

ISSN: 2616-5252

# АВЧИ ЗУХАЛ

№ 1 - 2019



МАҶАЛЛАИ ИЛМИЙ-АМАЛИЙ



## САРДАБИР ЮСУФӢ С.Ч.

Чонишини сардабир ва  
муҳаррири масъул  
Юсуфов А.И.

### ҲАЙАТИ ТАҲРИРИЯ

Қурбонов К.М. - д.и.т., профессор  
академики АИТ ҶТ  
Ибодов С.Т. - д.и.т., профессор  
Ҳақназарова М.А. - д.и.т., профессор  
Исмоилов К.И. - д.и.т., профессор  
Наҷмиддинова М.Н. - д.и.т., профессор  
Саидов А.С. - д.и.ф., профессор  
Раҳмонов Э.Р. - д.и.т., дотсент  
Саидов Ё.У. - д.и.т., дотсент  
Миралиев С.Р. - д.и.т., дотсент  
Азизов Г.Ч. - д.и.т.  
Субҳонов С.С. - н.и.т., дотсент  
Бобоева Л.А. - н.и.т., дотсент  
Раҷабов Г.О. - н.и.б., дотсент  
Назаров М.Н. - н.и.б., дотсент  
Холбеков М.Ё. - н.и.б., дотсент

### ШӮРОИ ТАҲРИРИЯ

Гадоев Б.Ш., Мазиёев М.М.,  
Қурбонбекова П.Қ., Раззоқов А.А.,  
Холов Ё.Қ., Раҷабов У.Р.,  
Ишонқуловна Б.А., Султонов Ш.Р.,  
Қурбонов С.С., Шарофова Н.М.,  
Қурбонов Ч.М., Шерматов Д.С.,  
Муҳамадиева З.А., Юлдошев У.Р.

# АВҶИ ЗУҲАЛ

Нашрияи Донишгоҳи давлатии  
тиббии Тоҷикистон ба номи  
Абӯалӣ ибни Сино

Маҷаллаи илмӣ –амалӣ  
ҳар се моҳ чоп мешавад.  
Соли 2010 таъсис ёфтааст.

1 (34)

\*\*\*

2019

Маҷалла дар Вазорати фарҳанги  
Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти  
№051\ МҔ-97 аз 19 марта  
соли 2018 ба қайд  
гирифта шудааст.

Сурогаи идора: 734003,  
Тоҷикистон, шаҳри Душанбе,  
хиёбони  
Рӯдакӣ 139, ДДТТ ба номи  
Абӯалӣ ибни Сино  
Тел. 224-45-83



## ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ЮСУФИ С.ДЖ.

Заместитель главного редактора  
ответственный редактор  
Юсуфов А.И.

## РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Курбонов К.М. - д.м.н., профессор  
академик АМН РТ  
Ибодов С.Т. - д.м.н., профессор  
Хакназарова М.А. - д.м.н., профессор  
Исмоилов К.И. - д.м.н., профессор  
Наджмиддина М.Н. - д.м.н., профессор  
Сайдов А.С. - д.ф.н., профессор  
Раҳмонов Э.Р. - д.м.н., доцент  
Сайдов Ё.У. - д.и.т., доцент  
Миралиев С.Р. - д.м.н., доцент  
Азизов Г.Дж. - д.м.н.  
Субхонов С.С. - к.м.н., доцент  
Бобоева Л.А. - к.м.н., доцент  
Раджабов Г.О. - к.б.н., доцент  
Назаров М.Н. - к.б.н., доцент  
Холбеков М.Ё. - к.б.н., доцент

## РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Гадоев Б.Ш., Мазиёев М.М.,  
Курбонбекова П.К., Раззоков А.А.,  
Холов Ё.К., Раджабов У.Р.,  
Ишонкулова Б.А., Султонов Ш.Р.,  
Курбонов С.С., Шарофова Н.М.,  
Курбонов Дж.М., Шерматов Д.С.,  
Мухамадиева З.А., Юлдошев У.Р.

# AVCI ZUHAL

Официальное издание Таджикского  
государственного медицинского  
университета им. Абуали ибни Сино

Научно-практический журнал  
издаётся ежеквартально.  
Основан в 2010 году

1 (34)

\*\*\*

2019

Журнал зарегистрирован  
Министерством культуры РТ  
(Свидетельство о регистрации  
№0124/ МЧ от 21.06.2010г.).

Вновь перерегистрирован  
19.03.2018г., №051МЧ

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 734003,  
Республика Таджикистан,  
г. Душанбе, пр.Рудаки, 139.  
ТГМУ им. Абуали ибни Сино  
Тел.: 224-4583



## МУНДАРИЧА

---

### ТИБИ АМАЛИЙ

<b>К.П. Артиков, М.Х. Маликов, З.Р. Абдуллоев, Д. Хусейнзода, Ф.М. Хамидов.</b> Анастомозҳои варидӣ ҳангоми муолиҷаи варикоселеи наврасон.....	6
<b>М.З. Кариева, С.М. Мирзоева, А.А. Раззоков.</b> Ташхис ва муолиҷаи ғайриҷарроҳии баромадагии модарзодии рон дар кӯдакони синни барвақтӣ.....	12
<b>У.А. Шарипов, А.Д. Гулаҳмадов, Олимчони А., Рафиев, Ф.Х. Норов.</b> Ворид соҳтани технологияи эмболизатсияи шарёнҳои простата - усули муолиҷаи рентгенэндоваскулярии аденоами простата.....	17
<b>У.А. Шарипов, А.Д. Гулаҳмадов, Ф.Х. Норов, Х.А. Рафиев, Д.М. Сафаров.</b> Рентген-ҷарроҳии эндоваскулярӣ дар муолиҷаи нуқсони девораи байни пешдилҳо ва мачрои кушодаи шарёй.....	23
<b>Ш.Қ. Назаров, О.Қ. Қандаков, Р.З. Юлдошев, Ҳ.Ш. Назаров, М.М. Мавҷудов, Б.Н. Чонов.</b> Баъзе аз ҷанбаҳои этиологии инкишофёбии саратони рӯдаи гафс.....	31
<b>Ш.Қ. Назаров, О.Қ. Қандаков, Р.З. Юлдошев, Ҳ.Ш. Назаров, М.М. Мавҷудов, Б.Н. Чонов.</b> Ташхис ва табобати ногузарогии омосии рӯдаи гафс бо усули ҷарроҳӣ.....	37
<b>А.С. Ашуроев, И.Х. Муродов.</b> Ташхис ва муолиҷаи холетсистити шадиди калкулёйӣ дар беморони дорои хатари зиёди ҷарроҳӣ.....	45
<b>А.Ю. Одилов, Ф.С. Сайдуллоев, Ҷ.А. Шамсиев, А.А. Нусратов, Ҳ.Ғ. Салимов.</b> Баҳодиҳии қобилияти шаҳвонии беморони гирифтори простатити музмини абактериалий.....	51
<b>Н.А. Абдуллаева, О.Ф. Ҳайдарова, М.Р. Кадирова, М.С. Талабов.</b> Зуҳуроти клиникӣ-эпидемиологӣ, ташхис ва муолиҷаи пиелонефритҳои шадид ва музмин дар кӯдакон.....	56
<b>Д.А. Қодирова.</b> Фишорбаландии шарёни мустақил дар занҳои синну соли миёна.....	59
<b>Н.Ф. Одинаева.</b> Ислоҳи ихтидолҳои гормоналии духтарони гирифтори бемории риҳинаки оддӣ (acne vulgaris).....	65
<b>Б.И. Саидзода, Б.Ҷ. Сангов.</b> Клиникаи уретропростатити хламидиявӣ.....	67
<b>Л.А. Бабаева, М.С. Талабов.</b> Вижагиҳои клиникӣ-эпидемиологии пиелонефрит дар кӯдакон.....	72
<b>Қ.М. Бухоризода, А.М. Қосимов, М.Ф. Ҳомидов.</b> Самаранокии муолиҷаи беморони барас (витилиго) бо назардошти норасогиҳои масунӣ.....	77
<b>М.Н. Ҷураев, М.М. Тавакалов.</b> Оксидшавии пероксидии липидҳо дар кӯдакони бо бемории саглес дар заминай вайроншавиҳои вегетативӣ.....	82
<b>Л.А. Бабаева, А.К. Мачидзода.</b> Меъёрҳои асосии авҷ гирифтани гломерулонефрит бо аломими нефротикӣ дар кӯдакон.....	86
<b>Э.Р. Раҳмонов, С.Х. Муовия, Н.С. Одинаев, Ш.Қ. Матинов, А.А. Боймуродов.</b> Тахлили муқоисавии баъзе нишондиҳандаҳои клиникӣ - эпидемиологии лейшманиози вистералий дар кӯдакони мамолики Судони шимолӣ ва Тоҷикистон.....	90
<b>П.Қ. Қурбонбекова, М.Т. Мирзоева, З.А. Абдуҳамирова.</b> Табобати табхоли фарогир.....	95
<b>Н.М. Қурбонов, Б.М. Ҳайдаров, М.Н. Ҷураев, З.А. Мухитдинова.</b> Паҳншавии аллергияи доруӣ дар кӯдакон дар асоси муроҷиаткунӣ ба маркази шаҳрии аллергологии шаҳри Душанбе дар давоми 19 соли охир.....	100
<b>М.Сорбон.</b> Таъсири намуди ҳӯрониш ба вазъи саломатии кӯдакони синну соли барвақт.....	105
<b>З.А. Гулбекова, Н.С. Одинаев, А.С. Мирзоев.</b> Ҳусусиятҳои эпидемиологии бемории санги пешоб дар аҳолии Вилояти Мухтори Қӯҳистони Бадаҳшон.....	109
<b>Н.Ш. Абдуллаева.</b> Физои кӯдакони соли аввали ҳаёт.....	116
<b>Н.Ш. Самиева, Г.С. Мамадҷонова, Ф.С. Бақоев.</b> Чорабиниҳои муолиҷавӣ, пешгирикунандай бемориҳо ва солимгардонии кӯдакони зуд-зуд беморшавандা.....	122



<b>М.Д. Шоев, М.И. Маҳмудназаров, С.М. Мусозода, С.Ч. Юсуфӣ, Ш.Д. Муродов.</b> Таҷрибаи истифодай дамобаи чойкаҳаки баргсӯроҳ (hypericum perforatum l) дар табобати баъдиҷарроҳии беморони гирифтори эътилолиятҳои ковокии бинӣ.....	127
<b>З.К. Хушқадамов, Х.М. Мирзоев, Б.Д. Имомов, Д.С. Истроилов.</b> Аҳамияти тиббию судии аломатҳои морфологии захмҳои куфташудаву буридашуда ҳангоми таъсироти вертикалии объекти халандаю бурандаи изҳосилкунанда бо фишороварии иловагӣ ба мӯҳраи тег вобаста аз кундии қирраи мӯҳраи тег.....	133

### ТИББИ НАЗАРИЯВӢ

<b>Х.А. Зафаров, М.Б. Устоев, М.Ё. Холбегов.</b> Омӯзиши баъзе хусусиятҳои реаксияи мутобиқшавии организми донишҷӯёни варзишгар.....	138
<b>Б.Маҳмуд.</b> Ташаккули малакаҳои командирӣ-методии донишҷӯён дар ҷараёни омӯзиши фанни "ташкил ва тактикаи ҳадамоти тиб".....	142
<b>Ҳ.М. Ёсин, Г.Б. Ҳочиева, К.З. Уроқов.</b> Вайроншавии иқлим ва бемориҳои дилу рагҳо.....	147
<b>С.Н. Арабзода, Ф.А. Шукурев, А.А. Нурматов.</b> Дараҷаи изтироб дар донишҷӯён бо намуд ва дараҷаҳои гуногуни агрессия.....	155
<b>Н.Х. Меликова, С.Н. Арабзода.</b> Изтироби реактивӣ, шахсиятӣ ва системаи автономии асад дар ташхиси ҳолатҳои сарҳадӣ.....	160
<b>Н.А. Нуриллоева, З.М. Тоштемирова, М.С. Табаров, А.А. Нурматов.</b> Реактивияти орто-статикий ва клиностатикии дил ва рӯдаҳо дар динамикаи сикли шабонарӯзӣ дар беморони гирифтори бавосир.....	165
<b>З.М. Тоштемирова, М.С. Табаров.</b> Нишондиҳандаҳои сатҳи солимӣ ҳангоми ритми му-наззам ва номуназзами фаъолияти таҳлиявии рӯдаҳо дар донишҷӯён.....	169
<b>А.М. Сабурова, Ш.Р. Султонов, Х.Р. Пулаторов, М.С. Маҳсудова, И.К. Атоев, Ш.Ч. Раҳмонов, Ҳ.Ҷ. Фуриев.</b> Системаи антиоксидантӣ ва муҳиммияти оксидшавии пероксидии липидҳо дар кӯдакони бо носури берунаи рӯда.....	172
<b>М.К. Гулов, Қ. Партоев.</b> Миқдори нисбии об ва норасоии об дар баргҳои навъҳои картошкa ( <i>Solanum tuberosum L.</i> ) дар Тоҷикистони Ҷанубӣ.....	177
<b>Б.А. Ишанқулова, М.В. Урунова, М.Х. Музарифова.</b> Омӯзиши ҷамъи зиддидиabetии "чорбарг" ҳангоми вайроншавии мубодилаи ҷарб ва карбогидратҳо дар таҷриба.....	181
<b>Ш. С. Рамазони.</b> Омӯзиши таъсири гипогликемияи экстракти хушки бехмеваи топинам-бур ҳангоми сарбории глюкоза.....	185

### ҒАЙРИТИБӢ

<b>Ф.Т. Шамсов, Ф.С. Комилов, Д.С. Шарапов.</b> Нақши калидии ҳарорати об ва оксиген дар парвариши гулмоҳии системаи бассейнӣ.....	191
<b>У.Р. Юлдошев, А.И. Юсупов, М.К. Шодиматова, Ҳ.И. Хайрова.</b> Ташаккули ахлоқию маънавии донишҷӯён дар ҳамbastagӣ бо фаъолияти адабии Садриддин Айнӣ.....	200
<b>Чашивора.....</b>	207

## ТАБРИКОТ

**Хонандай гиромӣ,**

Маҷаллаи илмӣ-амалии "Авҷи Зӯҳал" бо ҷидди ҷаҳд ва заҳматҳои шабонарӯзии мову Шумо муддати 10 сол дастовардҳои илми олимони донишгоҳ, ҷумҳурӣ ва берун аз онро бо забони тоҷикӣ муррифӣ намуда, имрӯз дар радифи турнуғузтарин маҷаллаҳои илми ҷумҳурӣ шинохта шуда, 31.01.с.2019, таҳти №29 ба рӯйхати маҷаллаҳои тақризшавандай Комиссияи олии аттестаціонии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон номнавис гардид.

Умединдорем, ки бо қӯшиши гайрат ва дастгирӣ бевоситаи Шумо-устодони арҷманӣ ва донишмандони гиромӣ дар саҳифаҳои маҷаллаи мо минбаъд низ маводҳои боз ҳам турарзии илмӣ ва дарҳӯри замон ба нашр мерасанд.

Бори дигар, Шуморо бо ин дастоварди наҷиб табрик гӯфта, дар фаъолияти ҳайати таҳририяти маҷалла комёбихои нав ба навро таманно дорам.

*Гулзода М.Қ. Ректори  
Донишгоҳи давлатии  
тиббии Тоҷикистон ба  
номи Абӯалӣ ибни  
Сино, д.и.т., профессор*

## ТИББИ АМАЛӢ

### АНАСТОМОЗҲОИ ВАРИДӢ ҲАНГОМИ МУОЛИЧАИ ВАРИКОСЕЛЕИ НАВРАСОН

**К.П. Артиков, М.Х. Маликов, З.Р. Абдуллоев, Д. Хусейнзода, Ф.М. Хамидов**

Кафедраи бемориҳои ҷарроҳии № 2 (мудири кафедра д.и.т., дотсент Маликов М.Х.)-и  
ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино ва Маркази ҷумҳурияи Ӯзбекистон ҷарроҳии дилу рагҳо

*Артиков Каримҷон Пулатовиҷ, д.и.т., профессори кафедраи бемориҳои ҷарроҳии №2-и  
ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино; E-mail: artikov53@mail.ru*

*Маликов Мирзобадал Ҳалифаевиҷ, д.и.т., дотсент мудири кафедраи бемориҳои ҷарроҳии  
№2-и ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино; E-mail: mmirzobadal@mail.ru*

*Абдуллоев Зикриё Раҳимбоевиҷ, н.и.т., духтури ҷарроҳи шӯӯбаи ҷарроҳии барқарорсозии  
Маркази ҷумҳурияи Ӯзбекистон ҷарроҳии дилу рагҳо. E-mail: zikriyoy@mail.ru*

*Ҷамшиед Хусейнзода, ассиstantи кафедраи бемориҳои ҷарроҳии №2-и ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино; E-mail: jamshedh94@mail.ru*

*Хамидов Фариҷун Маъруфовиҷ, ординатори клиникии кафедраи бемориҳои ҷарроҳии №2-  
и ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино; E-mail: Faridun\_74@mail.ru*

**Муҳиммият.** Мушкилоти муолиҷаи варикоселе, ки бо бенаслӣ алоқамандӣ дорад, ба барномаи Ташкилоти Ӯмуниҷаҳонии Тандурустӣ (ТҮТ) ворид карда шудааст. Аз нишондодҳои оморӣ ҳангоми варикоселе то 40%-и мардон гирифтори бенаслӣ буда, масъалаи муолиҷаи он то охир ҳалли худро пайдо накардааст. Варикоселе бемории паҳншуда ба ҳисоб меравад ва тибқи маълумотҳои Конгресси ассоциацияи андрологҳои қасбии Россия (2015) аз 11 то 30%-и мардони солим ба он гирифтор мебошанд. Аксари олимон дар 60%-и беморони гирифтори варикоселе пастшавии функсияи сперматогенези тухмҳоро мушоҳида намудаанд. Инчунин, дар адабиётҳои илмиӣ низ оид ба робитай варикоселе бо гипогонадизм ва халаљбии функсияи эректилӣ тадқиқотҳо мавҷуд аст.

То имрӯз нисбат ба муолиҷаи варикоселе усулҳои зиёду ғуногун пешниҳод гардидаанд: тарзҳои ҷарроҳӣ, рентгеноэндоваскулярий ва эндоскопии муолиҷаи варикоселе ҳамеша дар ҳоли афзоиш аст ва имрӯз ҳеч кадом аз усулҳо асосӣ ҳисобида нашудааст. Вақтҳои охир табобати микрочарроҳии варикоселектомия, аз дастрасии субингвиналиӣ, амалиёти нисбатан паҳншуда ба шумор рафта, муҳаққиқони хориҷӣ усули мазкурро дар қиёс ба амалиёти анаъавӣ бехтар шумурда, онро тарғиб менамоянд.

**Мақсади таҳқиқот:** баҳодиҳии натиҷаҳои муолиҷаи варикоселе бо усули ҷарроҳии, гузоштани анастомози тетикулӣ-эпигастрии бо истифодаи техникаи микрочарроҳӣ.

**Мавод ва усулҳои таҳқиқот:** таҳқиқот ва табобати 52 бемор дар шароити Маркази ҷумҳурияи Ӯзбекистон ҷарроҳии дилу рагҳои ВТ ва ҲИА ҶТ дар давраи солҳои 2013-2018 гузаронида шудааст. Наврасони синни 15-18 сола, ки гирифтори бемории варикоселе буданд, муоина гардида, ба онҳо амалиёти ҷарроҳӣ гузаронида шудааст. Ба ҳамаи беморон то ва пас аз ҷарроҳӣ электротермометрия, ташхиси ултрасадои (ТУС)-и тухмҳо, ангиосканеркунии дуплексӣ, спермограмма гузаронида шудааст. Вариди гурдаҳо дар даромадгоҳи гурдаҳо, вариди тиҳигоҳ, вариди танобаки тухму сафандар тавассути тести ултрасадои рефлюкс дар ҳолати орто ва клиностаз, инчунин вариди калони зери пӯст ва клапани остиалий дар тарафи варикоселе бо муайян кардани рефлюкс амудӣ таҳқиқ гардид.

**Натиҷаҳо:** зимни тадқиқот натиҷаҳои муолиҷаи ҷарроҳии 52 наврас беморон бо варикоселе бо роҳи тадбиқи анастомозҳои байни варидҳои тестукулӣ ва поёни эпигастриалий оварда шудааст. Пас аз амалиётҳое, ки дар он ваксуларизатия ба кор бурда шуд, нишондиҳандай гардиши хуни тухм хеле



бехтар ва дар беморони гирифтори гипотрофия бошад, ҳаҷми тухмҳо калон шуд. Дар баробари ин қиматҳои нуфта миқдоран ва сифатан бехтар гардид.

**Калимаҳои қалидӣ:** варикоселе, анастомозҳои тестикулӣ-поёни эпигастрӣ, патоспермия, гипотрофия, суръати хатии маҷрои хун, индекси резистентнокӣ, ҳаҷми тухмҳо.

## СОСУДИСТЫЕ АНАСТОМОЗЫ В ЛЕЧЕНИИ ВАРИКОЦЕЛЕ У ПОДРОСТКОВ

**К.П. Артыков, М.Х. Маликов, З.Р. Абдуллоев., Д. Хусейнзода, Ф.М. Хамидов**

Кафедра хирургических болезней №2 ТГМУ им. Абуали ибни Сино; Республиканский научный центр сердечно-сосудистой хирургии

**Артыков Каримжон Пулатович, д.м.н., профессор кафедры хирургических болезней №2 ТГМУ им. Абуали ибни Сино, E-mail: artikov53@mail.ru**

**Маликов Мирзобадал Халифаевич, д.м.н., доцент заведующий кафедрой хирургических болезней №2 ТГМУ им. Абуали ибни Сино, E-mail: mmirzobadal@mail.ru**

**Абдуллоев Зикриё Раҳимбоевич, к.м.н. врач отделения восстановительной хирургии Республиканского научного центра сердечно-сосудистой хирургии., E-mail: zikriyooa@mail.ru**

**Джамшид Хусейнзода, ассистент кафедры хирургических болезней №2 ТГМУ им. Абуали ибни Сино, E-mail: jamshedh94@mail.ru**

**Хамидов Фаридун Маъруфович, клинический ординатор кафедры хирургических болезней №2 ТГМУ им. Абуали ибни Сино, E-mail: Faridun\_74 @mail.ru**

**Актуальность.** Проблема лечения варикоцеле, касающаяся ее связи с бесплодием, была включена в программу ВОЗ. Считают, что при варикоцеле до 40% мужчин страдают бесплодием. Данная проблема сегодня остается не до конца решенной. Варикоцеле считается распространенным заболеванием и по данным Конгресса профессиональной ассоциации андрологов России (2015), им страдают от 11 до 30% здоровых взрослых мужчин. Многие исследователи отмечают, что у 60% больных варикоцеле наблюдается нарушение сперматогенной функции яичек. Арсенал предложенных различных методов, в том числе хирургических, рентгеноэндоваскулярных и эндоскопических методов лечения варикоцеле постоянно растет, и на сегодня ни один из существующих методов не считается идеальным. Микрохирургическая варикоцелэктомия из субингвинального доступа в последнее время считается наиболее распространенной операцией и ее широко пропагандируют в зарубежной печати, считая, что ее результаты лучшими по сравнению с традиционными операциями.

**Цель.** Оценка результатов оперативного лечения варикоцеле путем использования методики наложения проксимального тестику-

ло-эпигастрального анастомоза с использованием микрохирургической техники.

**Материалы и методы.** Работа выполнена на базе Республиканского научного центра сердечно-сосудистой хирургии МЗ и СЗН РТ за период 2013-2018 гг. Были обследованы и подверглись оперативному лечению подростки с варикоцеле в возрасте 15 - 18 лет. Всем пациентам до и после операции проводили электротермометрию, УЗИ яичек, дуплексное ангиосканирование, спермограмму. УЗДГ является одним из неинвазивных дополнительных методов определения линейной скорости кровотока и проходимости микроанастомозов в постоперационном периоде. При этом изменилась линейная скорость кровотока, и проводилась проба Вальсальвы. Микрососудистые дренирующие операции были выполнены 52 больным с варикоцеле. С варикоцеле I ст. было - 2 (3,8%), II ст. - 23 (44,2%) и III ст. - 27 (52,0%) больных.

**Результаты.** В работе приведены результаты лечения варикоцеле у подростков путем формирования тестикуло-нижеэпигастральных анастомозов. Выявлено, что после операций с использованием вакскуляризации значительно улучшились показатели



кровообращения яичек, а у больных с гипотрофиией увеличился объём яичек. Наряду с этим качественно и количественно улучшились параметры спермы.

**Ключевые слова.** Варикоцеле, тестикулонижнеэпигастральные, патоспермия, гипотрофия, линейная скорость кровотока, индекс резистентности, объём яичек.

## VASCULAR ANASTOMOSES IN THE TREATMENT OF VARICOCELE IN ADOLESCENTS

**K.P. Artykov, M.Kh. Malikov, Z.R. Abdulloev, D. Huseinzoda, F.M. Khamidov**

Department of Surgical Diseases №2 of Avicenna TSMU,  
Republican Scientific Center of Cardiovascular Surgery

*Artykov Karimjon Pulatovich, Professor of the Department of Surgical Diseases №2 of Avicenna TSMU, E-mail: artikov53@mail.ru*

*Malikov Mirzobadal Khalifaevich, MD, Associate Professor, Head of the Department of Surgical Diseases №2 of Avicenna TSMU, E-mail: mmirzobadal@mail.ru*

*Abdulloev Zikriyo Rahimboevich, c.m.s., doctor of the Department of Reconstructive Surgery of the Republican Scientific Center of Cardiovascular Surgery. E-mail: zikriyoa@mail.ru*

*Jamshed Huseynzoda, assistant of the Department of Surgical Diseases №2 of Avicenna TSMU, E-mail: Jamshedh94@mail.ru*

*Khamidov Faridun Marufovich, clinical intern of the Department of Surgical Diseases №2 of Avicenna TSMU, E-mail: Faridun\_74@mail.ru*

**Relevance:** The problem of treating varicocele due to its connection with infertility has been included in the WHO program and it is believed that with varicocele up to 40% of men suffering from infertility today are not completely resolved. Varicocele is considered a common disease and according to the Congress of the Professional Association of Andrologists of Russia (2015), it affects from 11 to 30% of healthy adult men. Many researchers note that in 60% of patients with varicocele is observed a violation of the spermatogenic function of the testes. The arsenal of various methods proposed: surgical, X-ray endovascular and endoscopic methods of treating varicocele is constantly growing and, for today none of the existing methods is considered ideal. Microsurgical varicocelectomy from subinguinal access has recently been considered the most common operation and is widely promoted in the foreign press, considering that its results are better than traditional operations.

**Objective:** To evaluate the results of surgical treatment of varicocele using the method of applying the proximal testicular-epigastric anastomosis using microsurgical techniques.

**Materials and methods:** The work was carried out on the basis of the Republican Scientific

Center of Cardiovascular Surgery of the Ministry of Health and SPP RT for the period 2013-2018. Teenagers with varicocele aged 15-18 years were examined and underwent surgical treatment. All patients before and after surgery were performed electrothermometry, testicular ultrasound, duplex angioscanning, spermogram. USDG is one of the non-invasive additional methods for determining the linear blood velocity and the permeability of microanastomoses in postoperative period. In this case, the linear velocity of blood flow was measured, and the Valsalva test was performed. Microvascular drainage operations were performed on 52 patients with varicocele. With varicocele of the I st were -2 (3.8%), II st. - 23 (44.2%) and III st. - 27 (52.0%) patients.

**Results:** The results of the treatment of varicocele in adolescents through the formation of testicular-lower epigastric anastomosis is presented in this work. It was revealed that after operations with the use of vascularization, the indices of blood circulation of the testicles significantly improved, and in patients with hypotrophy the volume of the testes increased. Along with this, sperm parameters have improved qualitatively and quantitatively.



**Key words:** varicocele, testicular-lower epigastric, patospermia, hypotrophy, linear

blood flow velocity, resistance index, testicular volume.

**Мухиммият.** Мушкилоти муолиҷаи варикоселе, ки бо бенаслӣ алоқамандӣ дошт, ба барномаи Ташкилоти Умумиҷаҳонии Тандурустӣ (ТУТ) ворид карда шуд. Аз нишондодҳои оморӣ ҳангоми варикоселе то 40%-и мардон гирифтори бенаслӣ буда, масъалаи муолиҷаи он то охир ҳалли худро пайдо накардааст. Варикоселе бемории паҳншуда ба ҳисоб меравад ва тибқи маълумотҳои Конгреси ассоциатсияи андрологҳои қасбии Россия (2015) аз 11 то 30%-и мардони солим ба он гирифтор мебошанд. Аксари олимони ин соҳа (PreferD., BergerJ., Trauber R.A., 2006, MohammedA., Chinegwundoh F., 2009) дар 60%-и беморони гирифтори варикоселе пастшавии функсияи сперматогенези тухмҳоро мушоҳида намудаанд (А.И. Боков бо ҳаммуал. 2015). Инчунин дар адабиётҳо тадқиқотҳо оид ба робитаи варикоселе бо гипогонадизм ва ҳалалёбии функсияи эректилӣ низ мавҷуд аст (С.И. Гамидов, бо ҳаммуал. 2015).

То имрӯз оид ба муолиҷаи беморӣ усуљҳои зиёду ғуногуни пешниҳод гардидаанд: усуљҳои ҷарроҳӣ, рентгенозндоваскулярӣ ва эндоскопии муолиҷаи варикоселе. Ин усуљҳо ҳамеша дар ҳоли афзоиш буда лекин то имрӯз ҳеч қадоми онҳо асоси ҳисобида нашудааст. Амалиёти Иваниссевич маъруфијат пайдо кардааст ва бо вучуди он, ки саддарсадии зиёди такрорёбӣ ва гидроселе аворизи он аст, бештари урологҳо аз ин усул истифода мебаранд. Амалиёте, ки Паломо ва Бернард пешниҳод кардаанд, аз камбузҳо ҳолӣ нест. Аз маводҳои Конгресси аурупоии урологҳо такроршавии варикоселе баъд аз ҷарроҳии Иваниссевич дар 25-43,5%, баъд аз ҷарроҳии Паломо - дар 40,4-48,0% ҳолатҳо ташхис к/м (GroberE.D. et al., 2004; Хайрли Г. З. ва диг., 2005; Дронов А. Ф. ва диг., 2005; TarasovN.I. et al., 2007). Имрӯзҳо ҳар чи бештар усуљҳои эндоскопӣ ва рентгенозндоваскулярии муолиҷаи варикоселе маъруфијат пайдо мекунад, ки приниспҳои он аз амалиёти навъи "height ligation" фарқе надорад.

Вақтҳои охир микрочарроҳии варикоселектомия, аз дастрасии субингвиналиӣ, амалиёти нисбатан паҳншуда ба шумор рафта, муҳаққиқони ҳориҷӣ усули мазкурро дар қиёс ба амалиёти анаъавӣ беҳтар шуморида, онро тарғиб менамоянд (Лоран О. Б., 2006; WatanabeM., 2005; CarmignaniL., et al., 2009).

Аз нуктаи назари патогенетикӣ тарзи микрочарроҳии муолиҷаи варикоселе аз нишондоди бештари олимон натиҷаҳои хуб медиҳанд. Ҳангоми усули мазкур, вобаста аз навъи гемодинамикӣ, дар системаи вариди доҳили тухмдон фишори варидӣ қоҳиш дода мешавад ва ин аз ҷиҳати патогенезӣ асоснок шумурда шудааст (Страхов С.Н., 2005; Camoglio F.S., 2004; Жиборев Б Н., 2015).

Оқибатҳои номусоиди муолиҷаи ҷарроҳии васеъшавии варикозии варидҳои танобаки тухмдон баъзе муҳаққиқонро водор намудааст, ки аз муолиҷаи ҷарроҳи даст қашанд ва қисми дигарро барои ҷӯстуҷӯйи муносибатҳои нави ҳалли ин мушкилот ташвиқ намудааст. Ба дастовардҳо нигоҳ накарда, ҳангоми арзёбии ҳар усул дар алоҳидагӣ (Ишметов В. ва ҳаммуал., 2009) ва таҳлили қиёсӣ бармеояд, ки доир ба оризҳои пас аз муолиҷаи варикосел маълумотҳо мухталифанд (Виноградов И. ва диг., 2008; Харченко Д.А. ва ҳаммуал., 2010? Расулов Ж.Д., Низамходжаев Ш.З., 2015).

Мавзӯи ғуногунандешӣ дар муолиҷаи мусоири варикоселе ва беҳтар намудани наслронӣ ҳамеша мавриди муҳокима қарор мегирад. Бо вучуди ихтилоғи назар дар Форуми 18-уми умумиаврупоии урологҳо (2009) қайд карда шуд, ки варикоселе ба бенаслии мардҳо таъсири ҷиддӣ мерасонад ва амалиёти варикоселектомия бошад, қимати нутфай мардоне, ки гирифтори бенаслӣ бо патологияи эякулят ҳастанд, хеле беҳтар месозад. Тибқи маълумоти Marmar ва ҳаммуалифон (2007c), дар мавриди мардони қобилияти наслронӣ надоштаи гирифтори варикоселе, пас аз 2,62-2,78% амалиёти варикоселектомия имконияти баланд шудани фоизи наслронӣ пайдо мешавад (Боков А. И. ва ҳаммуал., 2015).



Бо вучуди он, ки аз чониби олимони ин соха усулҳои зиёди муолиҷаи варикоселе пешниҳод гардидааст, имрӯз барои интиҳоби ин ё он усули муолиҷа тавсияи мушаххасе вучуд надорад, натиҷаи таҳлили муқоисавии усулҳои мухталифи муолиҷаи варикоселе ба таври лозима шарҳ дода нашудааст.

**Мақсади тадқиқот:** баҳодиҳии натиҷаҳои муолиҷаи ҷарроҳии варикоселе бо истифода аз усулҳои гузоштани анастомози проксималии тестикулӣ-эпигастрӣ ва техникаи микрочарроҳӣ.

**Мавод ва усулҳои тадқиқот.** Тадқиқот дар шароити Маркази ҷумҳуриявии илмии ҷарроҳии дилу рагҳои ВТ ва ҲИА ҶТ дар давраи солҳои 2013-2018 гузаронида шуд. Наврасони синни 15-18 сола, ки гирифтори бемории варикоселе буданд, муоина гардида, ба онҳо ҷарроҳӣ гузаронида шудааст.

Ба ҳамаи беморон то ва пас аз ҷарроҳӣ электротермометрия, ТУС-и тухмдонҳо, ангиосканеркунии дуплексӣ, спермограмма гузаронида шудааст. Ҳангоми муоинаи беморон бо усули допплерографияи ултрасадоӣ (ДТУС) дастгоҳи СД-100 "Вингмед" аз ширкати "Medata" (Швейцария, с.1987) бо лаппишҳои тағйирдиҳандай ултрасадоӣ бо басомади 5-10 Мгс ба кор бурда шуд. ДТУС яке аз усулҳои гайриолоиши иловагии муайян кардани суръати хатии маҷрои хун ва гузарогии анастомозҳо дар марҳилаи пасазҷарроҳӣ ба шумор меравад. Зимнан суръати хатии маҷрои хун ҷен ва санчиши Валсалва гузаронида шуд.

Сканеркунии дуплексӣ бо дастгоҳи ултрасадоии рангаи картакунии дуплексии "Philips SD 800, с.1998" гузаронида шудааст. Вариди ҷурдаҳо дар даромадгоҳи ҷурдаҳо, вариди тиҳигоҳ, вариди танобаки тухму сафандавассути тести ултрасадоии рефлюкс дар ҳолати орто ва клиностаз, инчунин вариди калони зери пӯст ва клапани остиаӣ дар тарафи варикоселе бо муайян кардани рефлюкс амудӣ гузаронида шуд.

Дар 52 беморон бо бемории варикоселе амалиёти микрочарроҳии - гузоштани аннастомозҳои тестикулоилиакалӣ гузаронида шуданд. Дарачаи I беморӣ дар 2 (3,8%), дарачаи II дар 23(44,2%) ва дарачаи III дар

27 (52%) нафар мушоҳида карда шуд ва ба онҳо анастомозҳои гуногуни тестикулоилиакалии варидӣ ба амал оварда шуд. Анастомози дисталии тестикулоэпигастралӣ ҳангоми намуди илеоспермавии гемодинамики дар 29 бемор ва тестикулосафенӣ бошад дар 9 бемор гузошта шуданд. Ҳангоми намуди реноспермавии гемодинамикии варикоселе бо максади паст намудани фишори баланди ҷурдаҳо дар 4 бемор анастомози проксималии тестикулоэпигастрӣ гузошта шуд. Ҳангоми намуди омехтаи гемодинамикии варикоселе пас аз ҷудо кардани вариди даруни тухм дар 10 бемор ду анастомоз аз маҷрои вариди тиҳигоҳ гузошта шуданд.

**Натиҷаҳои тадқиқот ва баррасии онҳо.** Ҳангоми назорати алломатҳои клиникии варикоселе то ва пас аз ҷарроҳӣ дард ва нороҳатии мавзеи сафандар 37 бемор нест гардид. Танҳо дар як бемор калон шудани андозаи сафандар бокӣ монд. Таашшаккули гипотрофия ва истисқои тухм дар ягон бемор мушоҳида нагардид.

Градиенти ҳарорати пӯсти сафандар новобаста аз дараҷаи варикоселе, дар рӯзҳои 3-4-уми пас аз амалиёт баробар гардид, ки далели беҳтар гардидаи маҷрои бозгашти хун аз бофтаи ҳӯшамонанд мебошад. Назорати динамикии 21 бемори гирифтори гипотрофияи тухмҳо, то амалиёт, нишон дод, ки дар муҳлати аз 6 то 12 моҳ тамоюли баробар гардидаи ҳаҷми тухмҳо мушоҳида мешавад. Вале аз ҷиҳати оморӣ дақиқан мавҷуд набудани фарқияти ҳаҷми тестикулаҳо, зимни дараҷаи мухталифи зоҳиршавии варикоселе, ба кор бурдани ин нишондиҳандаро ҳамчун скрининг-маркер имконназарӣ мегардонад. Ҳамзамон нишондиҳандай ҳаҷми тухмҳо, дар марҳилаи пас аз ҷарроҳӣ, бо мувафаққият ба сифати яке аз ташхисҳои назорати динамики истифода кардан мумкин аст.

Дар беморони гирифтори варикоселен дараҷаи I пас аз 6 моҳи ҷарроҳӣ индекси муқовиматпазирии шараёни тухмҳо ба 7,8% ( $0,72\pm0,03$  vs.  $0,66\pm0,03$ ) қиёсан ба ибтидой кам гардид. Дар мавриди варикоселен дараҷаи II индекси муқовиматпазирий, дар муқоиса ба ҳолати аввала, ба 12,8% ( $0,78\pm0,04$



vs.  $0,68 \pm 0,02$ ) ва зимни варикоселеи дараачаи III бошад, нисбат ба ҳолати ибтидой ба  $16,1\%$  ( $0,81 \pm 0,04$  vs.  $0,68 \pm 0,03$ ) кам гардиданд.

Ҳангоми муқоисай ҳолати эякулят, то ҷарроҳӣ ва пас аз он дар муҳлати аз 6 то 12 моҳ аз ҷиҳати миқдор ва сифат ба таври назаррас хеле беҳтар гардид. Ҳамин тавр, концентратсияи сперматозоидҳо хеле зиёд гашт: аз  $9,2 \pm 2,14$  млн/мл то  $16,8 \pm 1,88$  млн/мл (пас аз ҷарроҳӣ). Беҳбудии мутаҳаррикии сперматозоидҳо аз  $26,4 \pm 3,32$  то  $48,2 \pm 5,62\%$  расида, миқдори сперматозоидҳои зинда аз  $31,4 \pm 3,7$  то  $57 \pm 6,62\%$  зиёд гашт. Вале чунин беҳбудии миқдорӣ ва сифатии нутфа на дар ҳамаи беморон ба таври якхела зохир гардид.

Натиҷаҳо далели тағийирёбии навъҳо аз ҷониби патоспермия мебошанд. Ҳамин тавр, шумораи беморони гирифтори олигоспермия аз 12 то 2, гирифторони астено-зооспермия аз 29 то 6, тератоспермия аз 9 то 6, некроспермия аз 7 то 1, азооспермия аз 11 то 3 ва гипоспермия бошад аз 6 то 1 нафар кам гардиданд.

Маълумотҳои ҳосилшудаи муолиҷаи варикоселеро бо ташаккулёбии анастомозҳои микrorагӣ таҳлил намуда, мо ба чунин ҳулоса омадем, ки декомпрессияи системаи варидӣ ин усули мувофиқ ва аз ҷиҳати патогенезӣ асоснок ба ҳисоб меравад. Нишондод ба интиҳоби ин ё он анастомоз ҳангоми ҷарроҳӣ ва пас аз амалий намудани санчиши дупинсетӣ гузошта мешавад, барои интиҳоби анастомоз, ҳангоми амалиёт, талаботи асосӣ ҷараёни кофии бозгашт қад-қади вариди дарунии тухмдон дар ҳолати ҳобида

буд, зоро ин гузарогии анастомозро дар маҷхилаи наздиктарини пас аз ҷарроҳӣ кафолат медод. Беҳтар гардидани симптомҳои клиникӣ, қалон шудани андозаи тухмҳо ҳангоми атрофияи онҳо ва пас аз амалиёт барқарор гардидани гардиши хун далели аз ҷиҳати патогенетикӣ асоснок будани усули муолиҷа ба ҳисоб меравад. Пас аз амалиёт мавҷуд набудани истисқои тухм, лимфостаз ва то ҳадди ақал кам шудани такрорёбии варикоселе нишондиҳанда ба асоснок будани амалиёти микрочарроҳӣ аст. Пешгирии пастшавии нишондиҳандаҳои нутфа ва ҳангоми патоспермия беҳтар намудани он муҳим аст. Натиҷаҳои ҳосилгардидаи беҳшавии нишондиҳандаҳои нутфа ва ҳомиладор шудани ҳамсарони беморон далели аз манфиат ҳолӣ набудани ҷарроҳӣ ба шумор меравад.

## ХУЛОСА

- Бо мақсади беҳтар намудани натиҷаҳои муолиҷаи ҷарроҳии варикоселе ва интиҳоби усули натиҷабаҳши муолиҷа, гузаронидани муоинаи ҳаматарафа (комплексӣ) бо истифода аз допплерография ва ангиосканеркунии дуплексӣ муҳим аст;

- Аз ҷиҳати патогенетикӣ гузоштани анастомозҳои тестикулӣ-поёни эпигастрӣ усули асоснокшудаи муолиҷаи ҷарроҳии варикоселе ба шумор меравад.

- Техникаи микрочарроҳии амалиёт барои осеб надидани унсурҳои танобаки тухм ва ба амал овардани анастомозҳои варидӣ, ба рагҳои андозаашон хурд, бо ҳатари камтарини пайдо шудани тромбози мавзеъи вариди анастомоз гузаронидашуда шароит фароҳам меорад.

## АДАБИЁТ

- Боков А.И. Влияние варикоцеле на развития мужского бесплодия / А.И. Боков П.С. Кызласов, А.Н. Абдулхамидов // Конгресс профессиональной ассоциации андроголов России. - 2015. - С.17
- Умаров Б.А. Сравнительная оценка результатов хирургического лечения варикоцеле / Б.А. Умаров // Вестник Кыргызско-Российского славянского университета. - 2012. - Т. 12, №. 9. - С. 129-131
- Ремоделирование сосудов как проявление компенсаторных процессов при варикоцеле разной степени выраженности / Э.С. Севергина [и др.] // Андрология и генитальная хирургия. - 2013. - №2. - С. 35-39.
- Глумаков А.А. Варикоцеле. Медицинский вестник. - 2013. - № 39. - С. 4-8.



5. Long-term effects of microsurgical varicocelectomy on pain and sperm parameters in clinical varicocele patients with scrotal pain complaints / A.Armalan [et al.] // Andrologia. - 2012; 44 (Suppl. 1): 611-4.
6. Varicocele and male factor infertility treatment: a new meta-analysis and review of the role of varicocele repair / A. Baazeem [et al.] // European urology. - 2011. - V. 60, №4. - P. 796-808.
7. Современные методы оперативного лечения варикоцеле / К.П. Артыков [и др.] // Вестник Авиценны. - 2014. - № 3. - С.113-120.
8. Маликов М.Х., Мухиддинов Н.Д., Одинаев Х.М., Абдуллоев З.Р. Осложнения после хирургических методов лечения варикоцеле. Вестник последипломного образования в сфере здравоохранения. 2017, № 4, с. 58-62;
9. Мухиддинов Н.Д., Маликов М.Х., Рашидов Ф.Ш., Одинаев Х.С., Абдуллоев З.Р. Причины рецидивов варикоцеле. Вестник Авиценны. 2017, Том 19, №3, с. 379-381;
10. Мухиддинов Н.Д., Маликов М.Х., Одинаев Х.С., Абдуллоев З.Р. Современное состояние проблемы хирургического лечения больных с варикоцеле. Вестник Авиценны. 2017, Том 19, №4, с. 544-549.

## ТАШХИС ВА МУОЛИЧАИ ФАЙРИЧАРРОХИИ БАРОМАДАГИИ МОДАРЗОДИИ РОН ДАР КҮДАКОНИ СИННИ БАРВАҚТӢ

**М.З. Кариева, С.М. Мирзоева, А.А. Раззоков**

Кафедраи травматология ва ортопедия (мудири кафедра д.и.т., профессор А.А. Раззоков)-и ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино

*Кариева Мадина Зарифовна, аспиранти кафедраи травматология ва ортопедияи Донишгохи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино, E.mail: madinakarieva15@gmail.com, тел.: 985-66-62-77.*

*Мирзоева Соҳибдавлат, дотсенти кафедраи травматология ва ортопедияи Донишгохи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино, E.mail: Sohiba.mirzoewna@gmail.com, тел.:93-600-06-58.*

*Раззоков Абдувалӣ Абдуҳамитовиҷ, мудири кафедраи травматология ва ортопедияи Донишгохи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино, E.mail:rifiruz@mail.ru, тел.:91-504-60-01.*

Маълумот оид ба 306 кӯдаки синни барвақт бо дисплазияи банди косу рон ва баромадагии модарзодии косу рон таҳлил карда шуд.

Зимни тадқиқот таҷрибаи муолиҷаи 306 кӯдаки синни барвақтии гирифтори дисплазияи банди косу рон (65 кӯдак), зербаромадагии рон (73) ва баромадагии модарзодии рон (168 кӯдак) таҳлил шудааст, ки дар мавриди онҳо муолиҷаи гайричарроҳӣ бо истифода аз шинаҳои дуркунандаи орто-

педӣ зимни комплекси илочияҳои физиодармонӣ, ваннаи гарм, масҳи мушакҳои иҳотакунандай банди косу рон татбиқ гардид.

Пас аз муолиҷа аз ҷиҳати анатомӣ пурра барқарор шудани банди косу рон: 100 % ҳангоми дисплазия, 96,9% зимни зербаромадагиҳо ва 92% дар мавриди баромадагиҳо.

Калимаҳои қалидӣ: дисплазия, баромадагии модарзодии рон, шинаҳои дуркунанда, ултрасонография.



## ДИАГНОСТИКА И КОНСЕРВАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВРОЖДЕННОГО ВЫВИХА БЕДРА У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

**Кариеva Мадина Зарифовна**, аспирантка кафедры травматологии и ортопедии Таджикского государственного медицинского университета имени Абуали ибни Сино, E.mail: madinakarieva15@gmail.com, тел.: 985-66-62-77.

**Мирзоева Сохибдавлат**, доцент кафедры травматологии и ортопедии Таджикского государственного медицинского университета имени Абуали ибни Сино, E.mail: Sohiba.mirzoevna@gmail.com, тел.: 93-600-06-58.

**Раззоков Абдували Абдухамитович**, зав. кафедрой травматологии и ортопедии Таджикского государственного медицинского университета имени Абуали ибни Сино, E.mail: rfiruz@mail.ru, тел.: 91-504-60-01.

Проанализированы данные 306 детей раннего возраста с дисплазией тазобедренного сустава и врожденным вывихом бедра.

В работе анализируется опыт лечения 306 детей раннего возраста с дисплазией тазобедренного сустава (65 детей), подвывихом бедер (73) и врожденным вывихом бедер (168 детей), которым проведено консервативное лечение с применением отводящих ортопедических шин в сочетании с физио-

терапевтическими процедурами, теплыми ваннами, массажем мышц, окружающих тазобедренные суставы.

Полное анатомическое восстановление тазобедренных суставов после лечения наступило: при дисплазии - у 100%, при подвывихах - у 96% при вывихах - у 92% детей.

**Ключевые слова:** дисплазия, врожденный вывих бедра, отводящие шины, ультрасонография.

### DIAGNOSIS AND CONSERVATIVE TREATMENT OF CONGENITAL HIP DISLOCATION IN CHILDREN OF EARLY AGE

**Karieva Madina Zarifovna**, postgraduate student of traumatology and orthopedics department of Avicenna Tajik state medical universities, E.mail: madinakarieva15@gmail.com, ph.: 985-66-62-77.

**Mirzoeva Sohibdavlat**, docent of traumatology and orthopedics department of Avicenna Tajik state medical universities, E.mail: Sohiba.mirzoevna@gmail.com, ph.: 93-600-06-58.

**Razzokov Abduvali Abduhamitovich**, head of traumatology and orthopedics department of Avicenna Tajik state medical universities, E.mail: rfiruz@mail.ru, ph.: 91-504-60-01.

The treatment of 306 children of early age with hip joint dysplasia (65 children), hip subluxation (73) and congenital dislocation of the hip (168 children), which performed conservative treatment with applying of abduction orthopedic splints in physiotherapeutic procedure complex are analyzed in the work.

**Мухиммият.** Баромадагии модарзодии рон яке аз бемориҳои нисбатан вазнинии ортопедӣ дар кӯдакон буда, дар 1000 зоиши мӯътадил 3-4 чунин ҳодиса рӯҳ медиҳад. Барвақт ошкор намудану муолиҷаи сари-вақтии он барои пешгирий аз маъюбшавии кӯдакон мусоидат менамояд [3, 5].

Complete restoration of anatomic position of hip joints after the treatment begin: in dysplasia - at 100%, in subluxations - at 96,9%, in dislocations - at 92% of children.

**Key words:** dysplasia, congenital hip dislocation, abduction splints, ultrasonography.

Ташхис ва муолиҷаи дисплазияи банди косу рон ва баромадагии модарзодии рон дар кӯдакони синни барвақтӣ, то имрӯз, аз ҷумлаи мушкилоти мубрами ортопедияи синни кӯдакона бокӣ мемонад [2]. Дар Таснифоти байналмилалии беморӣ ва мушкилот, ки бо саломатӣ иртибот дорад (ТББ-10), се вари-



анти асосии дисплазияи банди косу ронро чудо мекунанд: дисплазияи модарзодии устухони ҳукқа, зербаромадагии модарзодии рон ва баромадагии модарзодии рон. Дар адабиёти хориҷӣ истилоҳи *developmental dysplasia of the hip* ("дисплазияи инкишофё-банди косу рон") ба кор бурда мешавад ва аз он дарак медиҳад, ки марказгурезии дисплазӣ, зербаромадагӣ ва баромадагии рон воҳидҳои ягонаи нозологӣ ба шумор намераванд. Онҳо ҳалқаҳои як занчири инҳирофии патологии инкишофи дисплазияи банди косу рон дар ҳолати мавҷуд набудани муолиҷаи мувоғиқ ба ҳисоб мераванд.

Принципи муолиҷаи дисплазия ва баромадагии банди косу рон, бо вуҷуди тадқиқотҳои бешумор дар ин соҳа, то ҳол мавзӯи баҳси муҳаққиқон қарор дорад. Пешгири ва ташхиси дисплазияи банди косу рон ва баромадагии модарзодии косу рон, дар қӯдакони синни барвақтӣ, зимни сари вақт мувоғиқан оғоз намудани муолиҷа барои ба даст овардани натиҷаҳои хуби анатомиву функсионалий шароит муҳаё меманояд [1, 4, 6, 7]. Вале муолиҷаи баромадагии модарзодии рон, ки шакли нисбатан вазнини дисплазияи банди косу рони қӯдакон ба шумор меравад, имрӯз ба дастовардҳои зиёди тибби муосир нигоҳ накарда, яке аз мушкилоти мубрами ортопедияи синни қӯдакон бοқӣ мемонад [3, 5]. Ба таваҷҷуҳи хасаи олимон дар адабиёти тиб ба

ин масъала нигоҳ накарда, бисёр паҳлӯҳҳои он ба монанди табобати барвақтӣ бо истифодаи шинаҳо то охир ҳалли худро наёфтанд. Дар адабиёти тибби кишвар набудани тадқиқотҳои комплексӣ доир ба ин масъала аз зарурияти кори дар ин мақола баррасишаванда шаҳодат медиҳад.

**Мақсади тадқиқот.** Омӯхтани натиҷаҳои ташхиси барвақтӣ ва муолиҷаи гайричароҳии дисплазияи банди косу рон ва баромадагии модарзодии рон.

**Мавод ва усуљҳои тадқиқот.** Аз ҷониби мо, дар шуъбаи қӯдаконаи ортопедии ММТ ҶТ, варақаҳои амбулаторӣ, маълумотҷои ТУС (тадқиқоти ултрасадоӣ) ва аксҳои рентгении банди косу рони 306 қӯдаки синни барвақтӣ омӯхта шуд. Таҳлили мавод нишон дод, ки дар ин миён 134 нафарро писарон ва 172 нафарро дуҳтарҳо ташкил медодаанд. Мувоғиқи меъёрҳои синнусолӣ: то семоҳа 27 қӯдак, аз 4 то 6 моҳа 88 тифл ва дар синни аз 6-моҳа то 1 сола бошад, 191 қӯдак буд. Ҳангоми муолиҷаи баромадагии модарзодии рон, то як сол, дар се гурӯҳи синнусолии қӯдакон (аз 1 то семоҳа, аз 4 то шашмоҳа ва аз 7 то яксола) муносибати тафриқавӣ тибқи Волошин ба кор бурда шуд. Натиҷаи муоина нишон дод, ки дар 65 қӯдак дисплазияи банди косу рон, дар мавриди 73 тифл зербаромадагии рон ва зимни 168 қӯдак баромадагии рон мавҷуд будааст (ҷадвали 1).

### Ҷадвали 1. Тақсимоти қӯдакони муоинашуда аз рӯйи синну сол

Навъҳо	Писарон		Духтарон		Хамагӣ	
	Мутл.	%	Мутл.	%	Мутл.	%
Дисплазия	27	8,8	38	12,5	65	21,3
Зербаромадагӣ	31	10,1	42	13,7	73	23,8
Баромадагии пурра	72	23,6	96	31,3	168	54,9
Хамагӣ	130	42,5	176	57,5	306	100,0

### Натиҷаҳои таҳқиқот ва баррасии онҳо.

Ташхис ва муолиҷаи барвақтии баромадагии модарзодии рон басомади баланди патологияи мазкур, мураккабии ошкоркуни саривақтӣ, инчунин самаранокии баланди муолиҷаро, ки дар рӯзу ҳафтаҳои аввали ҳаёти қӯдак дар ҳоле ки ҳанӯз тағйиротҳои сонавии үнсурҳои банди косу рон мавҷуд нест, асоснок менамояд.

Солҳои охир имкониятҳои ташхиси барвақтии банди косу рон аз ҳисоби татбиқи усуљҳои нави гайрилоиши мунтазам васеъ мегардад. Вале усуљҳои асосии ташхиси дисплазияи банди косу рон ҳамоно ТУС ва муоина рентгенологӣ бοқӣ мемонад. Тадқиқоти ултрасадоӣ усули сода ва аз ҷиҳати иқтисодӣ самаранок ба ҳисоб меравад. Ташхиси муосири ултрасадоӣ дар робита бо гай-



риолоишій ва дастрас будан, инчунин имканияти батакрор гузаронидан тадқықот усули асосии муоинаи банди косу рон шумурда мешавад. Ташхиси бемории модарзодий банди косу рони күдакони соли аввали ҳаёт вобаста аз хусусиятҳои синнусолӣ ва дараҷаи вазнинии ихтиолот (дисплазия, зербаромадагӣ, баромадагӣ) бояд ба тариқи тафриқавӣ гузаронида шавад. Алгоритм, дар күдакони аз семоҳа боло, фарогири муоинаи клиникӣ-функционалӣ ва абзорӣ, рентгенографияи банди косу рон, ТУС-и қисми гардана ва камарӣ-чорбандии муҳраҳо мебошад. Ба кор бурдани муоинаи клиникӣ-ултрасонографӣ дар күдакони соли аввали ҳаёт барои сари вақт ташхис кардану оғоз намудани муолиҷаи ғайриҷарроҳии баромадагии модарзодии рон мусоидат менамояд. Ин ҳолат инкишофи некрози тааффуни сараки устухони ронро пешгирий намуда, монеаи барои ба таври пӯшида рост шуданро муайян менамояд.

Мо усули ташхиси дисплазияи банди косу ронро дар күдакони то семоҳа ба кор бурдем, ки асоси онро, мувоффиқи маълумотҳои ултрасонография, муайян намудани бузургии кунчи атсетабулярий ва дараҷаи фурӯравии сараки устухони рон ба ҳуққа ташкил медиҳад. Усули мазкур тахмили шуоиро ба организми күдаки то семоҳа хеле коҳиш медиҳад. Маълумотҳое, ки ҳангоми муоинаи сараки устухони рон зимни вақти муайян, дар бораи имконияти ба кор бурдани ултрасонография дар даст дорем, дар күдакони синни барвақтӣ барои ташхиси тафриқавии дисплазияи модарзодӣ, аз бемориҳои илтиҳобии буғумҳо, ба афзалияти истифодаи ултрасонография далолат менамояд. Ба кор бурдани муоинаи барвақтии клиникӣ-ултрасонографӣ аз рӯзҳои аввали ҳаёт барои саривақт ташхис ва оғоз намудани муолиҷаи консервативии баромадагии модарзодии рон, дар күдакон, шароит фароҳам меоварад ва ба ҳамин восита инкишофи некрози аваскулярии сараки устухони ронро пешгирий намуда, монеаи барои ба таври пӯшида рост шуданро муайян менамояд.

Зимни муолиҷаи күдакони гирифтори дисплазияи банди косу рон ва баромадагии рон марказонидани сараки устухони рон дар ҳуққа асос ҳисобида мешавад. Ба таври ва сеъ парпеч намудан ва шинаҳои гуногуни дуркунанда барои ба ҳадаф расидан имконият фароҳам меоранд. Ҳангоми муоинаи күдакон ба симптомҳои асосии клиникӣ таваҷҷӯҳ зохир карда шуд: дараҷаи дуршавии рон дар банди косу рон, симптоми "лағжиш" дар буғум, номутаносибии чинҳои пӯст дар рону суринҳо, мавҷуд будани фарқият байн-и дарозӣ ва ротатсияи берунии пойҳо.

Нақшаҳои муосири муолиҷаи баромадагии модарзодии рон дар күдакони то яксона низ мавқеъ дорад, ки бо назардошти хусусиятҳои клиникӣ-рентгенологӣ татбиқ на мудани муносибати дурусти муроҷабати беморон тибқи маводи мо имконпазир мегардад.

Мо муолиҷаи күдаконро новобаста аз синни онҳо ва дараҷаи патологияи банди косу рон оғоз намудем. Пештар муолиҷаи күдакони соли аввали ҳаёт ба таври амбулаторӣ сурат мегирифт ва күдак дар беморхона бистарӣ намегардид. Дар мавриди на взодон ва күдакони синамак ба туфайли дуркунии пойҳо (парпекунии васеъ) тадриҷан рост кардани сараки рон дар банди ҳуққа имконпазир мегардид. Мо барои нигоҳ доштани пойҳои күдак шинаҳои гуногуни дуркунандай ортопедии динамикиро ба кор бурдем. Муолиҷаи күдакон ба воситаи шинаҳои дуркунанда аз синни 1,5 моҳагӣ тавсия мешавад. Ҳолати буғумҳо дар динамика то оғози муолиҷа дар раванд ва пас аз анҷоми муолиҷа омӯхта шуд.

Вобаста аз дараҷаи таъғирёбии анатомии буғумҳо ва синни күдак, замони оғози муолиҷа, муҳлати табобати күдакон низ гуногун мешавад. Муолиҷа замоне қатъ мегардад, ки аз ҷиҳати клиникӣ ва рентгенологӣ ба таври мұтадил рост шудани инкишофи буғум муайян мешавад.

Зимни муолиҷаи беморон ба тариқи ҳатмӣ бояд илова шавад: ҳамли шинаҳои функционалӣ, масҳи тафриқавӣ, гимнастикай муолиҷавӣ, муолиҷаи физиодармонӣ, шинокунии муолиҷавӣ, усулҳои тасҳехи



дастай. Ин ҳолат хуручи бемориҳо, инкишофи оризаҳои барвактӣ ва таъхирафтодаро пешгирий намуда, ба функцияи статикӣ-динамикии кӯдак ҳалал намерасонад ва намуди дигароиро боз намедорад.

Беморон тавъам илочияҳои физиодармонӣ, КМВ (комплекси маводҳои варзиши) ва масҳи мушакҳои атрофи банди косу рон гирифтанд. Ҳангоми муолиҷаи кӯдакони синни барвактӣ ва зимни муоинаи онҳо дар зарфи ду сол релюксатсия ба назар нарасид. Пас аз муолиҷа барқароршавии пурраи анатомӣ-физиологии банди косу рон ҳангоми дисплазия дар 100%, при ҳангоми нимбаромад - дар 96 % ва ҳангоми баромади сараки рон - дар 92% кӯдакон чой дошт. Қайд кардан ба маврид аст, ки дар мавриди ин гурӯҳ bemoron зимни ҳеч қадом некрози таафғуни сараки рон зоҳир нагардидааст.

**Натиҷаҳои тадқиқот нишон доданд,** ки яке аз оризаҳои табобат бо истифодаи шинаҳо - рӯй додани некрози асептикий сараки рон мебошад. Сабаби он - чой доштани фишори баланд байни сараки рон ва қаръи ҳуққа дар натиҷаи ба канор бурдани ронҳо дар шина ва қашишхурии мушакҳои оварандай рон мебошад. Нишондоди ин ориза ҳангоми дисплазия ( $n=65$ ) - 5 (7,7%) , ҳангоми нимбаромад ( $n=73$ ) - 7 (9,6%) ва ҳангоми

баромади пурра ( $n=168$ ) - 21 (12,5%)-ро ташкил дод. Алҳол дар ҳолати гайрифизиологӣ дар кӯдакони синамак дар як вақт рост кардану иммобилизатсияи саҳт амалий намешавад. Дар ҳолати мавҷуд набудани монеаи анатомӣ ба осонӣ бо усули содаи консервативии гайриосебӣ репозитсияи сарак имконпазир мегардад. Рост нашудани сарак далели мавҷудияти монеаҳои анатомӣ мебошад. Дар ин ҳолат ҳатто ба муолиҷаи барвактии функционалий нигоҳ накарда, рост шудани сараки устухони рон ба ҳуққа ва ба таври устувор нигоҳ доштани он ба амал намеояд, дар ин маврид зарурати амалиёти ҷарроҳӣ тақозо мегардад.

**Хулоса.** 1) Дар соҳтори табобати гайриҷарроҳии барвактии баромади модарзодии сараки рон миқдори духтарон (57,5%) ва баромади пурра (54,9%) бартарӣ доранд.

2) Тасшис ва муолиҷаи барвактӣ дисплазияи банди косу рон ва баромадагии модарзодии рон барои ба даст овардани натиҷаҳои хуби анатомӣ-функционалий имконияти фароҳам меовараад.

3) Муолиҷаи барвактии комплексии функционалии баромадагии модарзодии рон, тавассути шинаҳои дуркунанда, дар мавриди 97,3% bemoron натиҷаи мусбат медиҳад.

## АДАБИЁТ

1. Дюшенбаев Ш.Ш. Ранее выявление врожденного вывиха бедра, консервативное и оперативное лечение при позднем выявлении. / С.А. Джумабеков, К.К.Бегалиев // Центральный азиатский медицинский журнал. -2008. -№ 5. -С. 374 - 375.
2. Еськин Н.А. Ультрасонографическая оценка состояния тазобедренных суставов у новорожденных / Н.А. Еськин, Л.К. Михайлова // Вестник травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова. - 2003. - №4. - С.23 - 28.
3. Малахов О.А. Врожденный вывих бедра. / О.А.Малахов. Москва: Медицина. - 2006. - 127 с.
4. Мирзоева С.М. Ранняя диагностика и лечение врожденной патологии тазобедренных суставов у детей. / С.М.Мирзоева, С.Х. Курбанов, Р.Т. Курбанова // Вестник Академии медицинских наук. - 2017. -№- 4. -С.-42-46.
5. Сафаров Дж.М. с соавт. Совершенствование и организация медицинской помощи и тактики лечения врожденного вывиха бедра. / Сафаров Дж.М., А.А. Раззоков, Н.Ф. Салимзода, М.М. Ниёзов // -Душанбе: Маориф. - 2016. - 183 с.
6. Урунбаев Д.У. Травматология ва ортопедия / Д.У. Урунбаев, С.М. Мирзоева // Душанбе. -2013. -С.211-236.
7. Шумада И.В. Раннее выявление и лечение врожденного вывиха бедра у детей / И.В. Шумада // Ортопедия, травматология и протезирование. - 1988. - №18. - С. 3 - 8.



## ВОРИД СОХТАНИ ТЕХНОЛОГИЯИ ЭМБОЛИЗАЦИИ ШАРЁНХОИ ПРОСТАТА - УСУЛИ МУОЛИЧАИ РЕНТГЕНЭНДОВАСКУЛЯРИИ АДЕНОМАИ ПРОСТАТА

**У.А. Шарипов, А.Д. Гулахмадов, О. Олимчони, Х.А. Рафиев, Ф.Х. Норов**  
МД "Мачмааи тандурустии Истиқлол"

**Шарипов Уктам Аличонович** - мудири шуъбаи ҷарроҳи рентген-эндоваскулярии МД "Мачмааи тандурустии Истиқлол"; Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе; E-mail: Uktamalijonovic@mail.ru; тел: (+992) 938011848.

**Гулаҳмадов Алишер Дағлаҳмадовиҷ**- н.и.т., корманди шуъбаи рентген-ҷарроҳии эндоваскулярии МД "Мачмааи тиббии Истиқлол"; Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе; E-mail: Allyanz1987@mail.ru; тел: (+992) 901007585.

**Олимчони Одина маҳмад-табиб уролог, корманди шуъбаи машварати-клиникӣ МД "Мачмааи тиббии Истиқлол"; Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе; E-mail: Olimjon1992@mail.ru; тел: (+992) 937750300.**

**Рафиев Ҳуршид Абдулваҳобовиҷ**- корманди шуъбаи рентген-ҷарроҳии эндоваскулярии МД "Мачмааи тиббии Истиқлол"; Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе; E-mail: Khurshed1986@mail.ru; тел: (+992) 900191620.

**Норов Фариҷун Ҳамидовиҷ** - н.и.т., корманди шуъбаи рентген-ҷарроҳии эндоваскулярии МД "Мачмааи тиббии Истиқлол"; Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе; E-mail: nfj1980@mail.ru; тел: (+992) 988885580.

**Муҳиммият.** Сарфи назар аз суръати рушд ва татбиқи амалии дастовардҳои баланди технологӣ дар тиб, ҳанӯз ҳам чустучӯ ва такмили усулҳои амалии табобати ҷарроҳии гиперплазияи хушсифати простата (ГХП) мавҷуд аст. Гиперплазияи хушсифати ғадуди простата яке аз бемориҳои маъмултарини мардони аз 40-сола боло мебошад. Яке аз усулҳои нави муолиҷаи ин беморӣ ин амалест, ки маҳкамкунии шараёнҳои простатаро ба вучуд меорад.

**Мақсади таҳқиқот.** Арзёбии натиҷаҳои авали усули табобати эмболизатсияи простата аз шоҳрагҳои дар беморонигирифтори ГХП ва барои татбиқи ин усули табобат дар дармонгоҳҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон.

**Мавод ва усулҳои таҳқиқот.** Натиҷаҳои ташхис ва муолиҷаи 5 мард бо ГХП таҳқиқ шуд. Ҳангоми омӯзиш ба таҳқиқоти ултрасадоии (ТУС) простата, муайян кардани пешоби боқимонда бо усули ТУС, инчунин маълумоти клиникӣ ва клиникаву маълумотҳои объективии беморон анҷом дода шуд. Дар вақти гузаронидани ТУС ҳаҷми пешоби боқимонда муайян карда шуд, бо ёрии ҳисобкунаки трансректалӣ - простата муо-

ина карда шуда, андоза ва ҳаҷми он чен карда шуд, соҳтори он ва вучуд доштани соҳторҳои иловагӣ арзёбӣ гардид. Маълумотҳои зерин низ арзёбӣ шуданд: ҳаҷм, суръати пешоб, вақт ва вақти фаъоли пешобкунӣ.

**Натиҷаҳои таҳқиқот ва баррасии онҳо.** Таҳқиқоти динамика нишон дод, ки ҳаҷми простата нисбат ба ҳаҷми аввалиаш то 51,3% хурд шудааст, суръати миёнаи пешобкунӣ то 38,5% беҳтар гаштааст, вақти миёнаи пешобкунӣ ни зто 59,5%, зиёд шудааст, ҳаҷми пешоб дар давоми пешобкунӣ 26% зиёд шуд. Дар аксари ҳолатҳо табобат бо шифоёбӣ поён ба расид, пешобкунии мустақилона нигоҳ дошта шуд, ҳаҷми простата ва гиреҳҳои аденоматозӣ хурд шуд, инчунин нишондиҳандаҳои пешобкунӣ беҳтар гардид.

**Хулоса.** Аввалин маротиба дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар беморони гирифтори ГХП эмболизатсияи эндоваскулярӣ аз шараёнҳои простата анҷом дода мешавад. Эмболизатсияро дар беморони гирифтори патологияи ҳамроҳшудаи шадид низ иҷро намудан мумкин аст. Бо ёрии ин амалиёт нисбат ба ҳолати аввалий ба ҳисоби миёна то 51,3% хурд кардани ҳаҷми простата имконпазирг ашт.



**Калимахой калидай:** аденомаи простата, гиперплазияи хушсифати про-

стата, эмболзитсияи шараёнҳои простата.

## ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ЭМБОЛИЗАЦИИ АРТЕРИЙ ПРОСТАТЫ - МЕТОД РЕНТГЕН-ЭНДОВАСКУЛЯРНОГО ЛЕЧЕНИЯ АДЕНОМЫ ПРОСТАТЫ

**Шарипов Уктам Алиджонович** - заведующий отделением рентген-эндоваскулярной хирургии ГУ "Медицинский комплекс Истиклол"; Республика Таджикистан, г. Душанбе; E-mail: Uktamalijonovic@mail.ru; тел: (+992) 938011848.

**Гулахмадов Алишер Давлахмадович** - к.м.н., сотрудник отделения рентген-эндоваскулярной хирургии ГУ "Медицинский комплекс Истиклол"; Республика Таджикистан, г. Душанбе; E-mail: Allyanz1987@mail.ru; тел: (+992) 901007585.

**Олимджони Однамахмад** - врач-уролог, сотрудник отделения клинической консультации ГУ "Медицинский комплекс Истиклол"; Республика Таджикистан, г. Душанбе; E-mail: Olimjon1992@mail.ru; тел: (+992) 937750300.

**Рафиев Хуршид Абдулвахобович** - сотрудник отделения рентген-эндоваскулярной хирургии ГУ "Медицинский комплекс Истиклол"; Республика Таджикистан, г. Душанбе; E-mail: Khurshed1986@mail.ru; тел: (+992) 900191620.

**Норов Фаридун Хамидович** - к.м.н., сотрудник отделения рентген-эндоваскулярной хирургии ГУ "Медицинский комплекс Истиклол"; Республика Таджикистан, г. Душанбе; E-mail: nfh1980@mail.ru; тел: (+992) 988885580.

**Актуальность.** Несмотря на высокие темпы развития и внедрения достижений высоких технологий в медицине, до сих пор ведётся поиск и совершенствование малоинвазивных методик оперативного лечения при доброкачественной гиперплазии предстательной железы (ДГПЖ). Доброкачественная гиперплазия предстательной железы - одно из наиболее распространенных заболеваний мужчин старше 40 лет. Один из новых методов лечения этого заболевания - эмболизация артерий простаты.

**Цель исследования.** Оценить первые результаты лечения методом эмболизации артерий простаты у больных с ДГПЖ и внедрить данный метод лечения в клиниках Республики Таджикистан.

**Материалы и методы.** Исследованы результаты обследования и лечения 5 мужчин с ДГПЖ при высоком хирургическом и анестезиологическом риске. Больным проведено обследование, при этом акцент делался на ультразвуковом исследовании простаты (УЗИ), определении остаточной мочи УЗИ-методом, а также клинике и объективных данных пациента. При проведении УЗИ определялся

объём остаточной мочи, трансректальным датчиком осматривалась простата, измерялись её размеры, объём, оценивалась её структура, наличие дополнительных образований. Также проводилась оценка следующих данных: объём, скорость мочеиспускания, время и активное время мочеиспускания.

**Результаты исследования и их обсуждение.** При обследовании в динамике объём простаты уменьшился до 51,3% от исходного, средняя скорость мочеиспускания улучшилась на 38,5%. Время мочеиспускания также улучшилось на 59,5%, объём мочи при мочеиспусканнии увеличился на 26%. В большинстве случаев лечение закончилось выздоровлением с сохранением самостоятельного мочеиспускания, уменьшением объёмов простаты и adenоматозного узла, а также улучшением показателей мочеиспускания.

**Выводы.** Впервые в Республике Таджикистан больным с ДГПЖ выполнена рентген-эндоваскулярная эмболизация артерий простаты. Эмболизация может быть выполнена пациентам с тяжелой сопутствующей патологией. С помощью данного вмешательства удалось добиться уменьшения



объёма простаты в среднем до 51,3% от исходного. Значительно улучшаются показатели мочеиспускания.

**Ключевые слова:** аденома простаты, доброкачественная гиперплазия простаты, эмболизация артерий простаты.

## INTRODUCTION OF THE TECHNOLOGY OF EMBOLIZATION OF ARTERIES OF THE PROSTATE - X-RAY-ENDOVASCULAR TREATMENT METHOD PROSTATA ADENOMA

### EXPERIENCE OF USE EMBOLIZATION OF ARTERIES OF PROSTATE - THE METHOD OF X-RAY ENDOVASCULAR TREATMENT OF ADENOMA OF PROSTATE

*Sharipov U.A. - head of the department of X-ray - endovascular surgery of PI "Medical complex Istiqlol"; Republic of Tajikistan, Dushanbe; E-mail: Uktamalijonovic@mail.ru; ph: (+992) 938011848.*

*Gulakhmadov A.D. - c.m.s., employee of the department of X-ray - endovascular surgery of PI "Medical Complex Istiqlol"; Republic of Tajikistan, Dushanbe; E-mail: Allyanz1987@mail.ru; ph: (+992) 901007585.*

*Olimjoni O. urologist, employee of the department of X-ray - endovascular surgery of PI "Medical Complex Istiqlol"; Republic of Tajikistan, Dushanbe; E-mail: Olimjoni1992@mail.ru; ph: (+992) 937750300.*

*Rafiev H.A. - employee of the department of X-ray - endovascular surgery of PI "Medical Complex Istiqlol"; Republic of Tajikistan, Dushanbe; E-mail: Khurshed1986@mail.ru; ph: (+992) 900191620.*

*Norov F.H. - c.m.s., employee of the department of X-ray - endovascular surgery of PI "Medical Complex Istiqlol"; Republic of Tajikistan, Dushanbe; E-mail: nfh1980@mail.ru; ph: (+992) 988885580.*

**Relevance.** Despite high rates of development and introduction of achievements of high technologies in medicine, search and perfection of minimally invasive techniques of operative treatment for benign prostatic hyperplasia (BPH) is still conducted. Benign prostatic hyperplasia is one of the most common diseases of men older than 40 years. One of the new methods of treating this disease is embolization of the arteries of the prostate.

**Purpose of the study.** To estimate the first results of treatment by method of an embolization of arteries of a prostate at patients with BPH and to introduce this method of treatment in clinics of the Republic of Tajikistan.

**Materials and methods.** The results of examination and treatment of 5 men with BPH are studied at a high surgical and anesthetic risk. Patients were examined, with an emphasis on ultrasound examination of the prostate, the determination of residual urine by the ultrasound method, as well as the clinic and objective data of the patient. At ultrasound the

volume of residual urine was determined, the transrectal sensor examined the prostate, measured its size, volume, structure, the presence of additional formations was estimated. The following data were also evaluated: volume, rate of urination, time and active urination time.

**Results of the study and their discussion.** On examination in dynamics, prostate volume decreased to 51.3% from the initial, the average speed of urination improved to 38.5%, the time of urination also improved to 59.5%, the volume of urine at urination increased to 26%. In most cases, treatment ended with recovery with the preservation of independent urination, reduction of prostate and adenomatous node volume, and also improvement of indicators of an urination.

**Conclusions.** For the first time in the Republic of Tajikistan, patients with BPH underwent X-ray endovascular embolization of the prostate arteries. Embolization can be performed to patients with severe concomitant pathology. By this intervention, it was possible to reduce the



volume of the prostate on average to 51.3% from initial. Significantly urination indicators improve.

**Мухиммият.** Гиперплазияи хушсифти гадуди простата (ГХФП) яке аз бемориҳои паҳншудатарини мардони аз 40-сола боло мебошад. Усули муолиҷаи хеле паҳншудаи ГХФП муолиҷаи доруӣ мебошад, аммо са-маранокии табобати консервативна ҳаме-ша кофӣ аст. Такрибан 10% беморони ги-рифтори ГХФП ба муолиҷаи ҷарроҳӣ ниёз доранд [3]. Муолиҷаи ҷарроҳии сари вакт доирнашуда, самараи интизоршавандаро патсиент намедиҳад. Усулҳои муолиҷаи ҷарроҳӣ-аденомэктомия, резексияи трансуретралии простата ва модификатсияи онҳо самарабахш мебошанд, лекин дар бисёр ҳолатҳо ба беморони гирифтори патоло-гияни дилу рагҳо, диабети қандва дигар бе-мориҳои ҳамроҳикунанда зиддинишондод доранд.

Ҷутуҷӯй ва мукаммалгардонии усулҳои каминвазивии муолиҷаи ҷарроҳӣ ҳангоми ГХФП давом дорад [3]. Муҳаққиқони порту-галий бо роҳбарии J. M. Pisco с. 2010-ум доир ба натиҷаҳои усули нави муолиҷаи гиперплазияи хушсифати простата - эмболизатсияи шарёнҳои простатаро пешниҳод карданд. У-сул аз ҷиҳати техникӣ аз 15 нафар дар 14 на-фар бомуваффақият буд (93,3%) [4]. Муҳақ-қиқони Федератсияи Россия(Яковетс Е. А., Неймарк А. И., Карпенко А. А., Яковетс Я. В.) с. 2010-ум доир ба эмболизатсияи шарё-нҳои простатадар 40 бемори гирифтори ҳав-фи зиёди даҳолати ҷарроҳӣ маълумот пешни-ҳод карданд. Амалиёти ҷарроҳӣ имкон дод, ки пас аз ҷарроҳӣ дар заминаи камшавии во-зехияти зуҳуроти клиникӣ, ҳачми гадуди про-стата то ба 50%, ҳачми гиреҳи адено матозӣ то ба 43% хурд карда шавад [1]. Инчунин дар таҳқиқотҳои зери роҳбарии Курбатов Д.Г. доиршуда, таҳлили муолиҷаи зиёда аз 100 патсиенти гирифтори ГХФП-иандозаҳои қалон, бонатиҷаҳои бевоситай мусбат пас аз истифодаи даҳолатҳои рентген-эндоваску-лярӣ, амалӣ гардонида шуд. Доир ба са-маранокии зиёди эмболизатсия таҳқиқотҳои дигар муаллифон низ шаҳодат медиҳанд [5].

**Key words:** prostate adenoma, benign prostatic hyperplasia, embolization of prostate arteries.

**Мақсади таҳқиқот.** Баҳо додани на-тиҷаҳои аввалини усули муолиҷаи эмболи-затсияи шарёнҳои простата дар беморони гирифтори ГХФП вататбиқ кардани усули мазкур муолиҷа дар клиникаҳои ҶТ.

**Мавод ва усулҳои таҳқиқот.** Таҳқиқот дар гурӯҳи беморони ГХФП гузаронда шуд. Беморон ба таҳқиқотҳои ултрасадоии про-стата, муайянкунии пешоби боқимондат-вассути ТУС фаро гирифта шуда, ҳангоми муоина клиника ва маълумотҳои объекти-вии патсиент ба назар гирифта шуданд. Ҳангоми гузарондани ТУС, ҳачми пешоби бо-қимонда муайян, бо датчики трансректалӣ простата муоина, андоzaҳо ва ҳачми он чен, соҳтори он, мавҷудияти соҳторҳои иловагӣ баҳодиҳӣ карда шуд. Инчунин баҳодиҳии маълумотҳои зерин: ҳачм, суръати пешоб-ронӣ, замон ва вақти фаъоли пешброниро баҳодиҳӣкардем.



Дар асоси усулҳои доиркардаи клиникую инструменталии таҳқиқот 5 патсиенте, ки вобаста ба ҳавфи зиёди ҷарроҳӣ ва анесте-зиологӣ, ба онҳо гузарондани ҷарроҳии анъ-анавӣ зиддинишондод ва ё номатлуб буд, интихоб намудем. Окклузияи эндоловаскуля-рии маҷрои шарёни простата гузаронда шуд. Синну соли патсиентоназ 53 то 72-сола, синни миёна 63солро ташкил кард. Такри-бан ҳамаи патсиентон патологияҳои ҷиддии ҳамроҳикунанда (БИД, ПИКС, вайронша-виҳои ритми дил, гипертензияи шарёнӣ, диабети қанд) доштанд, 30% патсиентоназ вазни барзиёди бадан азият мекашиданд. Ба патсиентон эмболизатсияи рентгенэндовас-кулярии шарёнҳои простата иҷро карда шуд, ки дар ин ҳол, ба 3 патсиент шоҳаҳои простатии шарёнҳои поёни масона аз ҳар ду тарафэмболизатсия карда шуд. Ба ду пат-сиент эмболизатсияи яктрафаи шарёнҳои простата: аз тарафи чап дар як патсиент ва аз тарафи рост низ дар як патсиент гузарон-да шуд

Эмболизатсия ба таври зерин гузаронда мешуд: шарёни рости рон дар проексияи 3





см поёңтар аз чини қадкашак тибқи усули Селдингер бо дастгохи интродюсер пункттир карда шуд. Аз рӯи интрадюсер ба шарёни дарунии тиҳигоҳаз тарафи рост, катетери Робертс (бачадонӣ, TerumoOptiTorque, UFE Type 1, Fr 5)-ро ворид кардем, ки сипас аз рӯи он микрокатетер (Boston Scientific Renegade, STC 18, Angled) гузаронда шуд.

Микрокатетерба шоҳаи простатии шарёни поёни масона ворид карда шуда, ба он микроэмболаҳо дар ҳаҷми то 0,25 мл бо назоратиэмболизатсиябо ёрии маводи контрастӣ ворид карда шуд (расми 1-2). Ҳангоми гузарондани эмболизатсия, шпритстюбикҳои микроэмболӣ 2 мл-а, Embozene Microspheres 300-400 мкм истифода шуданд.



Расми 1. Артериографияи простата аз рост, то эмболизатсия ва пас аз эмболизатсия



Расми 2. Артериографияи простата аз чап, то эмболизатсия ва пас аз эмболизатсия

#### **Натиҷаҳои таҳқиқот ва баррасии онҳо.**

Ҳаҷми ғадуди простата, мутобики маълумотҳои ТУС, то ҷарроҳӣ аз 68 то 126 см<sup>3</sup>. қайд шуд. Ба ҳисоби миёна ғадуди простата 89 см<sup>3</sup>-ро ташкил кард. Аз рӯи маълумотҳои ТУС-и назоратии одатан пас аз 2-3 моҳи ҷарроҳӣ доиршаванда, ҳаҷми простатаба ҳисоби миёна то ба 43,3 см<sup>3</sup>расид (аз 51,3%-

и ҳаҷми ибтидойӣ). Тағйирот дар нишондиҳандаҳои пешбронӣниз мушоҳида шуданд, пеш аз ҷарроҳӣ суръати миёнаи пешбронӣ 1,7-9,9 мл/с-ро ташкил мекард, ба ҳисоби миёна 5,0 мл/с, муддати пешбронӣ аз 25 то 113 сония, ба ҳисоби миёна 50,7 сония, ҳаҷми пешоб ҳангоми пешбронӣ аз 48 то 306мл, ба ҳисоби миёна 187,9мл-ро ташкил



кард. Пас аз чаррохӣ суръати миёнаи пешбронӣ- аз 5,9 то 19,2 мл/с, ба ҳисоби миёна 13,0 мл/с (бехтаршавӣ ба 38,5%), муддати пешбронӣ - аз 20 то 62 с, ба ҳисоби миёна 30,2 с (бехтаршавӣ ба 59,5%), ҳаҷми пешоб ҳангоми пешбронӣ аз 98 то 480 мл-ро ташкил кард, ба ҳисоби миёна 254 мл (зиёдшавӣ ба 26%)-ро ташкил кард. Муддати бошиши патсиентондар клиника 1 шабонарӯзро ташкил кард.

Ба як патсиент чаррохӣ бо сабаби боздори шадиди пешоб дар заминаи ГХФП, бо мавҷудияти эпитсистостома ичро карда шуд. Чаррохӣ дар заминаи катетеризатсияи доимӣ амалӣ карда шуд. Дар патсиенти мазкур дар давраи барвақти баъди чаррохӣ шабонарӯзи шашум пешбронии мустақилона барқарор шуд. Дар ду бемор ичро карданни окклузияи эндovаскулярии маҷрои шарёни простата танҳо як тарафа мүяссар гардид, бо сабаби имконнопазирии техникии катетермонии селективии шарёнҳои поёни масонавӣ аз як тараф, гипоплазияи шарён ошкор карда шуд. Дар як беморе, ки эмболизатсияи яктарафаи шарёни простата ичро карда шуд, камшавии назарраси ҳаҷмҳои простата ва гирехи аденоатозӣ, тибқи маълумотҳои ТУС мушоҳида нашуд, аз ин сабаб, ба ў даҳолати анъанавии чаррохӣ тавсия карда шуд. Дар 4 патсиентҳои боқимонда муолиҷа бо шифоёбӣ бо нигоҳдории пешбронии мустақилона, камшавии ҳаҷмҳои простата ва гирехи аденоатозӣ, инчуни бехтаршавии нишондиҳандаҳои пешбронӣ анҷом ёфт.

Усули эмболизатсияи шарёнҳои простата усулинни сбатан нав аст. Истифодаи он ба туфайли инкишофи технологияҳои нави дартиб, аз ҷумла чарроҳии эндovаскулярии имконпазир гашт. Малумоти адабиёт доир ба усули мазкур маҳдуданд, ки сабабаш давраи қӯтоҳи истифодаи он, шумораи ками клиникаҳои онро истифодабаранд мебошад.

Инчуни таҷрибаи назорати бардавом аз рӯи бемороне, ки бо ёрии эмболизатсияи шарёнҳои простата муолиҷа кардаанд, вучуд надорад. Нишондод ва гайринишондодҳо ба ичрои даҳолати чаррохӣ бо мурури замон, васеъ ва ё баръакс кам шуда метавонанд. Интихоби беморон барои эмболизатсия, омодагии пешазчаррохӣ, муроқибати баъдичарроҳии беморон -масъалаҳое мебошанд, ки омӯқзиши иловагиро талаб мекунанд. Аммо, то ба имрӯз, эмболизатсияи шарёнҳои простатаяке аз усулҳои нодирест, ки онро дар беморони гирифтори бемориҳои вазнини ҳамроҳиқунанда истифода кардан мумкин аст. Сабаб дар инвазивно-кии минималии он, яъне таъсиррасонии минималӣ ба организм ҳангоми самарано-кии зиёди он мебошад.

**Хулоса,** эмболизатсияи шарёнҳои простатаи аввалин маротиба дар ҶТ ичрошуда новобаста аз таҷрибаи кам доштани чарроҳон, ҳамчун усули бомуваффақияти муолиҷаи ГХФП худро муаррифӣ кард, усули пешазчарроҳии пеш аз ичрои резексияи транс уретралии резексияи простата ҳангоми адено-маҳои калони простата, усули муолиҷаи алтернативии чаррохӣ, ба пешгирий кардани чунин оризаҳо, ба монанди эяқаулятсияи ретроградӣ, барои шахсони ҳоҳишманди нигоҳдории функции репродуктивии физиологӣ ва адекватӣ мусоидат намуд.

1. Эмболизатсияро дар патсиентони мубталои патологияи вазнини ҳамроҳиқунанда, дар беморони дорои хатари зиёди чаррохӣ ва анестезиологӣ ичро кардан мумкин аст.

2. Ба ёрии даҳолати чарроҳии мазкур, ба ҳисоби миёна нисбат ба ҳолати ибтидой то 51,3 % кам кардани ҳаҷми простата мувваф фақ шудем.

3. Ба таври назаррас нишондиҳандаҳои пешбронӣ, ба монанди суръати миёнаи пешбронӣ, муддати пешбронӣ ва ҳаҷми пешоб ҳангоми пешбронӣ бехтар шуд.

## АДАБИЁТ

1. Эмболизация артерий предстательной железы в лечении больных аденоомой предстательной железы с высоким хирургическим риском / Е. А. Яковец, А. И. Неймарк, А. А. Карпенко, Я. В. Яковец // Андрология и генитальная хирургия. - 2010. - № 1. - С. 38-43.



2. Рентгеноэндоваскулярная окклюзия артерий простаты - альтернативный инновационный метод лечения больныхadenомой предстательной железы больших размеров / Д.Г. Курбатов, С.А. Дубский, И.И. Ситкин, А.Е. Лепетухин // Урология. - 2013 - № 2. - С. 35-40.
3. Benign Prostatic Enlargement team. Minimally invasive treatments for benign prostatic enlargement: systematic review of randomised controlled trials / T. Lourenco, R. Pickard, L. Vale [et al.] // Br. Med. J. - 2012. - Vol. 337. - P. 1662.
4. Prostatic arterial embolization to treat benign prostatic hyperplasia / J. M. Pisco, L. C. Pinheiro, T. Bilhim [et al.] // J. Vasc. Interv. Radiol. - 2010. - Jan. - Vol. 22 (1). - P. 11-19.
5. Prostatic artery embolization as a primary treatment for benign prostatic hyperplasia: preliminary results in two patients / F. C. Carnevale, A. A. Antunes, J. M. da Motta Leal Filho [et al.] // Cardiovasc. Intervent. Radiol. - 2014. - Vol. 33. P. 355-361.

## РЕНТГЕН-ЧАРРОХИИ ЭНДОВАСКУЛЯРӢ ДАР МУОЛИ҆ЧАИ НУҚСОНИ ДЕВОРАИ БАЙНИ ПЕШДИЛҲО ВА МАЧРОИ КУШОДАИ ШАРЁНӢ

**Шарипов Уқтам Алиҷонович** - мудири шуъбаи ҷарроҳии рентген-эндоваскулярии МД "Маҷмааи тандурустии Истиқлол"; Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш.Душанбе;

E-mail: Uktamalijonovic@mail.ru; тел: (+992) 938011848.

**Гулаҳмадов Алишер Даҷлаҳмадовиҷ** н.и.т., корманди шуъбаи рентген-ҷарроҳии эндоваскулярии МД "Маҷмааи тиббии Истиқлол"; Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш.Душанбе;

E-mail: Allyanz1987@mail.ru; тел: (+992) 901007585.

**Норов Фаридун Ҳамидович** н.и.т., корманди шуъбаи рентген-ҷарроҳии эндоваскулярии МД "Маҷмааи тиббии Истиқлол"; Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш.Душанбе;

E-mail: nfh1980@mail.ru; тел: (+992) 988885580.

**Рафиев Ҳуршед Абдулваҳобовиҷ** корманди шуъбаи рентген-ҷарроҳии эндоваскулярии МД "Маҷмааи тиббии Истиқлол"; Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш.Душанбе;

E-mail: Khurshed1986@mail.ru; тел: (+992) 900191620.

**Сафаров Диљмурод Махмадмуродовиҷ** корманди шуъбаи рентген-ҷарроҳии эндоваскулярии МД "Маҷмааи тиббии Истиқлол"; Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш.Душанбе;

E-mail: Safarovdil@mail.ru; тел: (+992) 934750303.

**Муҳиммият.** Муддати солҳои зиёд муолиҷаи патологияи модарзодии системаи дилу рагҳотанҳо тариқи усулҳои анъанавии ҷарроҳба роҳ монда мешуд, усулҳои эндоваскулярий бошанд, нақши усулҳои ёридиҳанд-усулҳои ташхисиро ичро мекарданд, ки аввалан, яке аз усулҳои асосии ташхис буданд ва дуюм, таъсири муолиҷавӣ надоштанд.

**Мақсади таҳқиқот.** Баҳо додани самара-нокии технологияи рентген-эндоваскулярий ҳангоми маҳкам кардани нуқсони девораи байни пешдилҳо (НДБП) ва маҷрои кушодаи шарён (МКШ).

**Мавод ва усулҳои таҳқиқот.** Дар Маҷмааи тиббии "Истиқлол"аз моҳи июляи с. 2016-ум то сентябрис.2018 ба патсиентони мубталоинуқсонҳои модарзодии дил, ба

монанди маҷрои кушодаи шарёнӣ ва нуқсони девораи байни пешдил, 108 даҳолатҳои эндоваскулярии ҷарроҳӣ ичро карда шуд. Окклюзияи маҷрои кушодаи шарёнӣ дар 43 патсиент, дар 65 патсиент - транскатетерӣ маҳкам кардани НДБП доир карда шуд. Тамоми патсиентоназ муоянаи умумиклиниӣ, аз ҷумла аз рентгенографияи узвҳои қафаси сина, ЭКГ, эхокардиография (ЭхоКГ) гузаштанд.

**Натиҷаҳои таҳқиқот ва баррасии онҳо.** Окклюзияи МКШ-и тамоми патсиентон (43 нафар) бомуваффакият анҷом ёфт. МКШ-и 3 нафар бо як спирал маҳкам карда шуд. Дар 40 патсиент барои окклюзияи маҷро дастгоҳи окклюзакунандай Amplatzer истиғода кардем. Дар 56 нафар аз 65 патсиенти



мубталои днуқсони МПП пас аз имплантатсияи дастгоҳи Amplatzer® septaloccluder (ИМА) ва оклюдери YATAI SCIENTIFIC (Чин) мавҷуд набудани рониши чапу рост дар сатҳи пешдилҳо дар мизи ҷарроҳӣ қайд шуд. Таҳқиқоти Эхо-КГ-и назоратӣ низ пас аз 3 ва пас аз 24 соат гузаронда мешуд. Пас аз 24 соати ҷарроҳӣ боз дар 8 патсиент рониши хунқайд нашуд. Ба ду патсиенти гирифтори НДБП-ҳои калон (зиёда аз 38 мм), ба таври мувоғиқ муқаррар кардани оклюдер дар нуқсон мӯяскар нагардид.

**Хулосаҳо.** Окклузияи транскатетерӣ усули хеле самарноки муолиҷаи радиқалии МКШвАНДБП мебошад. Дар муқоиса бо ислоҳи анъанавии ҷарроҳӣ нуқсонҳои мазкур, осеби ками ҷарроҳӣ, таъсирикосметикий ва кам кардани муҳлатҳои бистаришавӣ (то 1-2 рӯз), бартариҳои бебаҳси усулҳои транскатетерии маҳкам кардани НДБПваМКШ-мебошанд.

**Калимаҳои қалидӣ:** нуқсони девораи байнипешдилҳо, мачрои кушодаи шарёнӣ, усусли эндоваскулярий.

## РЕНТГЕН-ЭНДОВАСКУЛЯРНАЯ ХИРУРГИЯ В ЛЕЧЕНИИ ДЕФЕКТА МЕЖПРЕДСЕРДНОЙ ПЕРЕГОРОДКИ И ОТКРЫТОГО АРТЕРИАЛЬНОГО ПРОТОКА

**У.А. Шарипов, А.Д. Гулахмадов, Ф.Х. Норов, Х.А. Рафиев, Д.М.Сафаров**  
Государственное учреждение Медицинский комплекс "Истиклол"

**Шарипов Уктам Алиджонович** - заведующий отделением рентген-эндоваскулярной хирургии ГУ "Медицинский комплекс Истиклол"; Республика Таджикистан, г. Душанбе; E-mail: Uktamalijonovic@mail.ru; тел: (+992) 938011848.

**Гулахмадов Алишер Давлахмадович** - к.м.н., сотрудник отделения рентген-эндоваскулярной хирургии ГУ "Медицинский комплекс Истиклол"; Республика Таджикистан, г. Душанбе; E-mail: Allyanz1987@mail.ru; тел: (+992) 901007585.

**Норов Фаридун Хамидович** - к.м.н., сотрудник отделения рентген-эндоваскулярной хирургии ГУ "Медицинский комплекс Истиклол"; Республика Таджикистан, г. Душанбе; E-mail: nfh1980@mail.ru; тел: (+992) 988885580.

**Рафиев Хуршед Абдулваҳобовиҷ** - сотрудник отделения рентген-эндоваскулярной хирургии ГУ "Медицинский комплекс Истиклол"; Республика Таджикистан, г. Душанбе; E-mail: Khurshed1986@mail.ru; тел: (+992) 900191620.

**Сафаров Дилмурад Махмадмуродович** - сотрудник отделения рентген-эндоваскулярной хирургии ГУ "Медицинский комплекс Истиклол"; Республика Таджикистан, г. Душанбе; E-mail: Safarovdil@mail.ru; тел: (+992) 934750303.

**Актуальность.** Долгое время лечения врожденной патологии сердечно-сосудистой системы было подвластно только традиционным хирургическим методам, а эндоваскулярным методам отводилась роль вспомогательных, диагностических методов, которые, во-первых, были одним из главных методов диагностики, а, во-вторых, не обладали лечебным воздействием.

**Цель исследования.** Дать оценку эффективности рентген-эндоваскулярной технологии при закрытии НДБП и МКШ.

**Материалы и методы.** В медицинском комплексе Истиклол с июля 2016 по сентябрь 2018 гг. было проведено 108 эндоваскулярных хирургических вмешательств у пациентов с врождёнными пороками сердца, такими как открытый артериальный проток и дефект межпредсердной перегородки. Окклузия открытого артериального протока была произведена 43 пациентам, у 65 пациентов - транскатетерное закрытие НДБП. Всем пациентам выполнено общеклиническое обследование, включая рентгенографию



органов грудной клетки, ЭКГ, эхокардиография (ЭхоКГ).

#### **Результаты исследования и их обсуждение.**

У всех 43 пациентов окклюзия МКШ была успешной. У 3 из них МКШ был закрыт одной спиралью. 40 пациентам для окклюзии протока применяли окклюзирующую устройство Amplatzer. У 56 из 65 пациентов с дефектом МПП после имплантации устройства Amplatzer® septaloccluder (США) и оклюдера YATAI SCIENTIFIC (Китай) отсутствие лево-правого сброса на уровне предсердий было констатировано на операционном столе. Контрольное Эхо-КГ-исследование также проводилось через 3 и 24 часа. Через 24 часа после операции сброс отсутствовал еще

у 8 пациентов. Двум пациентам с большим НДБП (более 38 мм) не удалось адекватно установить окклюдер в дефекте.

**Выводы.** Транскатетерная окклюзия является высокоэффективным методом радикального лечения МКШ и НДБП.

Малая операционная травма, косметический эффект и существенное сокращение сроков госпитализации (до 1-2 дня) являются неоспоримыми преимуществами транскатетерных методов закрытия НДБП и МКШ перед традиционной хирургической коррекцией данных пороков.

**Ключевые слова:** дефект межпредсердной перегородки, открытый артериальный проток, эндоваскулярный метод.

## **X-RAY-ENDOVASCULAR SURGERY IN THE TREATMENT OF THE ATRIAL SEPTAL DEFECT AND THE PATENT DUCTUS ARTERIOSUS**

**U.A. Sharipov, A.D. Gulakhmadov, F.H. Norov, H.A. Rafiev, D.M. Safarov**

Public institution "Medical complex Istiqlol"

**Sharipov U.A.** head of the department of X-ray - endovascular surgery of PI "Medical complex Istiqlol"; Republic of Tajikistan, Dushanbe; E-mail: Uktamalijonovic@mail.ru; ph: (+992) 938011848.

**Gulakhmadov A.D.** c.m.s., employee of the department of X-ray - endovascular surgery of PI "Medical Complex Istiqlol"; Republic of Tajikistan, Dushanbe; E-mail: Allyanz1987@mail.ru; ph: (+992) 901007585.

**Norov F.H.** - c.m.s., employee of the department of X-ray - endovascular surgery of PI "Medical Complex Istiqlol"; Republic of Tajikistan, Dushanbe; E-mail: nfh1980@mail.ru; ph: (+992) 988885580.

**Rafiev H.A.** - employee of the department of X-ray - endovascular surgery of PI "Medical Complex Istiqlol"; Republic of Tajikistan, Dushanbe; E-mail: Khurshed1986@mail.ru; ph: (+992) 900191620.

**Safarov D.M.** - employee of the department of X-ray - endovascular surgery of PI "Medical Complex Istiqlol"; Republic of Tajikistan, Dushanbe; E-mail: Safarovdil@mail.ru; ph: (+992) 934750303.

**Relevance.** For a long time, the treatment of congenital cardiovascular pathology was subject only to traditional surgical methods, and endovascular methods were reassigned the role of auxiliary, diagnostic methods, which, firstly, were one of the main diagnostic methods, and, secondly, did not have a therapeutic effect.

**Purpose of the study.** To estimate the effectiveness of X-ray-endovascular technology at the closure of ASD and PDA.

**Materials and methods.** 108 endovascular surgical interventions were performed in patients with congenital heart defects from July 2016 to September 2018 in the medical complex Istiqlol, such as the open arterial duct and the defect of the interatrial septum. Occlusion of the open arterial duct was performed in 43 patients, in 65 patients - transcatheter closure of ASD. All patients underwent general clinical examination,



including chest X-ray, ECG, echocardiography (EchoCG).

**Results of the study and their discussion.** In all 43 patients, the occlusion of the CAP was successful. In 3 of them, the PDA was closed with one spiral. 40 patients for the occlusion of the duct used the occlusive device Amplatzer. In 56 of 65 patients with a BMP defect after implantation of the Amplatzer® septal occlude and occlude YATAI SCIENTIFIC (China), the absence of left-right atrial relief was found on the operating table. The control echocardiogram was also carried out in 3 and 24 hours. In 24 hours after operation, there were no

more discharges in 8 patients. Two patients with large ASD (more than 38 mm) failed to adequately establish the occluder in the defect.

**Conclusions.** Transcatheter occlusion is a highly effective method of radical treatment of PDA and ASD. A minor surgical trauma, cosmetic effect and a significant reduction in hospitalization periods (up to 1-2 days) are undeniable advantages of transcatheter methods of closure of ASD and PDA before traditional surgical correction of these defects.

**Key words:** atrial septal defect, patent ductus arteriosus, endovascular method.

**Мухиммият.** Солҳои зиёд муолиҷаиасосии патологияи модарзодии системаи дилурагҳо усулҳои анъанавии ҷарроҳӣ буд, усулҳои эндоваскулярӣ бошад, нақши усулҳои ёридиҳанда ва ташхисиро иҷро мекарданд, ки яке аз усулҳои асосии ташхисӣ буда, таъсири муолиҷавӣ надоштанд. Аммо инкишофи тафаккуритехникӣ ва клиникӣ, технологияҳо ва хулосаҳои техникии нав боиси баҷувчудоии усулҳои эндоваскулярии дорои ҷузъҳои муолиҷавӣ шуданд [4-8]. Истифодаи ин усулҳо, маҳсусан дар қӯдакон ва навзодон муҳим арзёбӣ мегардад, ки самрабахшии зиёди табобатӣ ва осеби ками ҷарроҳӣ доранд ва баъзан барои натиҷаи ниҳоии муолиҷа, баҳусус ҳангоми ҳолатҳои критикӣ, муайянкунанда буданд [9]. Чунин трансформатсия ва истифодаи усулҳои нави табобати эндоваскулярӣ, масъалаҳои нави муайянкунии нишондодҳо, самаранокии онҳо, бехатарӣ ва ғайраро пеш мегузорад.

Мачрои кушодаи шарёнӣ (МКШ) яке аз нуқсонҳои паҳншудатарини модарзодии дил мебошад. Басомади нуқсони мазкур, тибқи маълумотҳои муаллифони гуногун, аз 11 то 20%-и аз тамоми нуқсонҳои дилро ташкил мекунад [4]. Ҳангоми ҷараёни табиии беморӣ, фавтият дар соли аввали ҳаёт 30%-ро ташкил мекунад. Минбаъд сатҳи кумулятивии фавтият дар як сол 0,5%-ро ташкил карда, то 20-солагӣ дар як сол то 2-4% мерасад [17]. Дар ин ҳол, давомнокии миёнаи ҳаёти беморон тақрибан 40-солро ташкил мекунад. Беморони муолиҷаи ҷарроҳӣ

роҳиро аз саргузаронда давомнокии зиёдтари ҳаёт ва нишондиҳандаҳои беҳтари гемодинамикӣ доранд [2]. Фавтият ҳангоми ислохи ҷарроҳии нуқсони мазкур камтар аз 0,5%-ро ташкил мекунад [1]. Звенои асосии патогенезиин нуқсон бузургии партоби хун аз аортабашарёни шуш (ШШ) мебошад, ки аз диаметри (қутри) маҷро ва фарқияти фишори байни аортава ШШ вобаста аст. МКШ-и фаъолияткунанда ба зиёдшавии кровотока дар ШШ мусоидат мекунад, ки мунтазам ба гипертензияи шуш ваба бемории обструктивии шушу рагҳо оварда мегасонад.

Нуқсони девораи байни пешдилҳо (НДБП) низ ба монанди нуқсони МКШ паҳншуда мебошад, ки басомадаш 5-15% [3] аз тамоми ВПС-ро ташкил мекунад. Давомнокии миёнаи ҳаёти патсиентони мубталои НДБП-и андозаҳои миёна, бе муолиҷаи ҷарроҳӣ 30-40 солро ташкил мекунад, аммо аз декадаи сеноми ҳаёт нуқсон дар 30% ҳолатҳо бо фибрillятыи пешдилҳо оризанок мешавад. Фавтият ҳангоми ислохи ҷарроҳии нуқсони мазкур камтар аз 1% -ро ташкил мекунад [1]. Ҳангоми НДБП рониши ками хун боиси сарбории ҳаҷмии мұйтадили ноҳияҳои тарафи рости дил мешавад ва фишор дар ШШ мұйтадил бокӣ монда метавонад. Аммо инкишофи гипертензияи вазнини шуш, ки ба норасоии мөъдачай рост боис мешавад, имкон дорад.

**Мақсади таҳқиқот.** Баҳо додани самаранокии рентген-технолгияи эндоваскулярӣ-ҳангоми маҳкам кардани НДБПва МКШ.



**Мавод ва усулҳои таҳқиқот.** Дар Маҷмааи тиббии "Истиқлол"аз моҳи июли с. 2016 то моҳи сентябри с. 2018 дарпатсиентони мубталоинуқсонҳои модарзодии дил, ба монанди маҷрои кушодаи шарёни ва нуқсони девораи байни пешдилҳо 108 даҳолатҳои ҷарроҳии эндоваскулярӣ иҷро карда шуд. Окклузияи маҷрои кушодаи шарёни дар 43 патсиент, дар 65 патсиент -маҳкамуни транскатетерии НДБП амалӣ карда шуд.

Синни беморони гирифтори МКШ аз 6 моҳа то 18-сола, 28 зан ва 15 мардро ташкил кард. Синни миёнаи патсиентон 4,7 солро ташкил кард. Синну соли беморони гирифтори НДБП - аз 2 то 54-сола, ки аз инҳо 39 зан ва 26 мард буданд. Синну соли миёнаи беморон 12 солро ташкил кард.

Дар тамоми 43 патсиент МКШ-и ҷудогона қайд шуд. Гурӯҳи гирифторони НДБП-ро патсиентони мубталои нуқсони марказии дуюмин ташкил карданд. Ба ҳамаи патсиентон муюнаи умумиклиниқӣ, аз ҷумла рентгенографияи узвҳои қафаси сина, ЭКГ, эхокардиография (ЭхоКГ) гузаронда шуд. Ҳангоми аусқултатсмия дар 19 патсиенти мубталои МКШ садои систолӣ ва дар 24 патсиент садои систолию диастолӣ дар байни ҷаҳонҳои 2-3-юм, аз тарафи чапи тӯш шунидан шуд. Дар ЭКГ дар ҳамаи патсиентони мубталоимаҷрои кушодаи шарёни алomatҳои сарбории ноҳияҳои рост ва гипертрофияи меъдаҳаи чап ба қайд гирифта шуд. Аз рӯи рентгенограмма шиддат гирифтани манзараи шуш ва варамидани камони шарёни шуш муайян карда шуд. Эхокардиография ченкуни диаметри маҷро аз тарафи нӯғи шуш, дарозӣ, андозаи ампулаи аорталиро дар бар гирифт. Инчунин градиенти систолию диастолӣ дар маҷро, ки фишорро дар системаи шарёни шуш инъикос мекунад, чен карда шуд. Градиентҳар чи қадаре, ки хурдтар бошад, мутобиқан, фишори системаи шарёни шуш баландтар мешавад. Дар 37 патсиент фишор дар шарёни шуш дар меъёр буд. Дар 3 патсиенти гирифтори МКШ-и қалон, дар ЭхоКГ алomatҳои гипертензияи баланди шуш ошкор карда шуд, ки ҳангоми катетергузории ноҳияҳои рости дил тасдиқ шуд.

Дар ҳамаи патсиентони мубталои НДБП дар байни қабурғаи 2-юм, аз тарафи чапи тӯш садои систолӣ шунида шуд. Дар ЭКГ дар 51 бемор алomatҳои гипертрофияи ноҳияҳои рости дил ва дар 14 бемор фаъолнокии беш аз ҳадди ноҳияҳои рост ошкор карда шуд. Дар рентгенограмма дар патсиентони мубталои НДБП қалоншавии пешдили рост ва меъдаҳаи рост, васеъшавии шарёни шуш ва шиддатгирии манзараи рагӣ-аз ҳисоби гиперволемия, муайян карда шуд. Мутобиқи маълумоти таҳқиқоти эхокардиографӣ, дар 5 патсиент фишори миёна дар ШШ 20-25 мм сут. сим., дар як нафар дар ҳудуди 45-50 мм сут. сим., градиенти диастолӣ дар ШШ дар ҳудуди аз 5 то 14 мм сут. сим. қайд шуд. Инчунин андозаҳои нуқсонҳо дар ЭхоКГ аз мавқеи субкосталӣ ва апикалии ҷорӯрӣ ҷонӣ шуд.


Таҳқиқоти ташхисӣ ва муолиҷаи ҷарроҳӣ ҳамзамон дар шароити рентгенӣ-ҷарроҳӣ дар адастгоҳи ангиографии Infinix фирмы Toshiba (Япония) иҷро карда мешуданд. Вобаста ба синну сол, ҷарроҳӣ зери наркози дохиливаридӣ-анестезияи ҷузъӣ гузаронда мешуд. Ба патсиентони гирифтори МКШ пунксияи шарёни рон тибқи усули Селдингер ва аортография дар проексияи чапи паҳлӯй бо истифодаи катетери Pigtail амалӣ карда мешуд. Пас аз наасби интродюсер (4 ё 5 F) бо мақсадҳои профилактикаи тромбозишарёни рон, гепариро аз ҳисоби 100 воҳ. ба 1 кг вазн ворид мекардем. Диаметримаҷро ҷаҳонҳори анатомии он, мутобиқи таснифоти ангиографии A. Krichenkos бо ҳамм. муайян карда мешуд. [11]. Дар 12 патсиент маҷрои навъи A, дар 31 нафар маҷрои навъи C ошкор карда шуд. Ҳисоббарории диаметри қисми шуш, ампулаи аорталӣ ва дарозии маҷро амалӣ карда шуд.

Диаметри спиралро тавре интиҳоб кардем, ки он на камтар аз ду маротиба аз диаметри маҷро дар қисми борик зиёд бошад. Спиралҳои вобаста ба дарозии маҷро ва андозаҳои ампулаи маҷро 4 ё 5 симпечҳоро ташаккулдиҳандастифода шуданд. Катетери селективии навъи Multipurpose или Cobra аз аортатавассути МКШ-танай ШШ катетеризртсия шуд ва аз рӯи катетер спи-



рали эмболизатсиякунандаро гузаронидем. Окклюзияро тавре гузарондем, ки 1,5-2 банди спирал аз тарафи ШШ наасб шуда бошанд, боқимонда бандҳо, ба ампулаи аорталӣ гузошта шуда бошанд. Пас аз боъз-

тимодии тасбит боварӣ хосил кардан, охиринро аз дастгоҳи таҳвилкунанда чудо кардем. Самарабахшии окклюзия пас аз 5-15 дақиқа дар аортог-рафияи назоратӣ баҳо дода шуд.



Расми 1. Окклюзияи МКШ бо дастгоҳи Амплатс

Усули окклюзияи МКШ бо дастгоҳи Амплатс, ба гайр аз дастрасии шарёни боз дастрасии варидиро низ (интродюсер 6 ё 7 F) талаб мекунад. Катетеризатсияи аортаи поёнрав тавассути МКШ аз тарафи танаи ШШ, бо истифодаи катетери навъи Multipurpose ичро карда шуд. Андозаи дастгоҳи окклюзионӣ 1-2 мм қалонтар аз диаметрии МКШ аз рӯи ангіография ҳисобшударо интихоб кардем (расми 1). Дар ҳамон ноқил системаи Amplatzer, ки дар аортаи поёнрав наасб карда шуда буд, иваз карда шуд. Окклюдер дар фиксатор тоб дода шуда ва дар маҳлули физиологӣ ба дастгоҳои боркунанда қашида дароварда шуд. Аз рӯи дастгоҳи таҳвилкунанда окклюдерро ба аорта ба пеш тела дода, диски аорталиро кушодем. Бо траксияи ретроградӣ дискро аз ақиби ампула қашидем ва минбаъд қисми асосии окклюдерро дар маҷро кушода, дастгоҳи таҳвилкунандаро "пайваст кардем-қашидем". Фиксаторро аз окклюдер чудо накарда, аортографияи назоратӣ ичро кардем, ки аз рӯи натиҷаҳои он доир ба наасби мувофиқи окклюдер баҳодиҳӣ карда шуд. Таҳлияи боқимонда аз аорт ба танаи ШШ барои кушодани тасбиткунанда зиддинишон-

дод набуд, зоро мутобиқи протоколи байнамиллӣ, самаранокии окклюзия бо ёрии дастгоҳи Amplatzer муддати аз 6 моҳ то 1 сол арзёбӣ шуда метавонад. Шабонарӯзҳои дигари пас аз окклюзия, эхокардиографияи назоратӣ ичро карда шуд, ки пурра вучуд надоштани таҳвил ба ШШ-ро тасдиқ кард.

Тамоми 65 патсиенти мубталои НДБП, окклюзияро бо ёрии дастгоҳи Amplatzer® SeptalOccluder (ASO) ширкати AGA Medical Corporation (ИМА)-ва оклюдери YATAI SCIENTIFIC (Чин) амалӣ кардем. Пунксияи вариди рости умумии рон ва катетеркунии ноҳияҳои рости дил бо бақайдигирии фишор дар қовокиҳои дил бо катетери Multipurpose ичро карда шуд. Тавассути НДБП пешдили чап (ПЧ)-ро катетер гузошта, ноқили 0,0035", 260 см-ро дар ҳиссаи болои чапи вариди шуш наасб мекардем. Андозаҳои дақиқи НДБПбо ёрии баллони маҳсуси андозагирандаи Amplatzer ҷен карда, бо андозаҳои тибқи маълумотҳои эхокардиографияи трансторакалӣ ҳисоб шуда, муқоиса кардем. Ҳатоиҳои усули гайриинвазивӣ аз 28 то 41 %-ро ташкил кард.




Рис. 2. Окклузияҳои НДБП бо дастгоҳи худхаммарказкунандай Amplatzer® Septal Occluder.

Пас аз рафъи балон, ба ПЧ системаи таҳ-  
вилкунандаро ворид карда, аз рӯи он ба чойи  
имплантатсия, пешакӣ дастгоҳи ҷамъкарда-  
шудаи Amplatzer® SeptalOccluder ё оклюде-  
ри YATAI SCIENTIFIC (Чин)-ро ҷой мекардем. Зери назорати рентгеноскопӣ ва  
эхокардиографӣ, дар пешдили чап диски  
чапи дастгоҳи ҷаббандарро кушодем. Бо  
траксияи ретроградӣ дар канорҳои нуқсон  
частидани диски чапро санҷида, ба таври  
эхокардиографӣ ҳолати дискро нисбати кла-  
пани митралӣ баҳо додем вадар пешдили  
рост диски ростро кушодем. Боз як маро-  
тибаи дигар зери назорати Эхо-КГ муво-  
фиқии мавқеи окклюдерро нисбати даро-  
мадгоҳҳои варидҳои ковок ваваридҳои  
шуш, синуси коронарӣ ваклапанҳои атрио-  
вентрикулярӣ месанҷидем. Пас аз тасбити  
боэъти моди окклюдер боварӣ ҳосил кардан,  
охиринро аз дастгоҳи таҳвилкунанда чудо  
мекардем. Асбобҳоро аз варид гирифта, пас  
аз гемостаз беморро ба ҳучраи беморон гу-  
зарондем.

Натиҷаҳои таҳқиқот ва баррасии онҳо.  
Дар ҳамаи 43 патсиент окклузияи МКШ-бо-  
муваффақият анҷом ёфт. Дар 3 нафари  
онҳо, МКШбо як спирал маҳкам карда шуд.  
Ба 40 патсиенбарои окклузияи мачро дас-  
гоҳи ҷаббандаи Amplatzer истифода шуд.  
Окклузия пурраи МКШдар мизи ҷарроҳӣ,  
аортографияи назоратӣ тасдиқкарда, пас аз  
5-15 дақика дар 34 патсиент мушоҳида шуд.  
Рониши резидуалии хун боқӣ намемонд. Ба  
тамоми патсиентони боқимондаи гирифто-

ри рониши хун, 3, 12 ва 24 соат пас аз  
ҷарроҳӣ таҳқиқоти эхокардиографии назо-  
ратӣ гузаронда мешуд. Шабонарӯзҳои оян-  
даи баъди ҷарроҳӣ, дар 6 патсиенти дигар  
окклузияи пурраи МКШ қайд шуд. Як пат-  
сиент пас аз окклузияи спиралӣ, тибқи Эхо-  
КГ бо рониши ками резидуалии хун аз бе-  
морхона руҳсат шудшуд. Ҳангоми аус-кул-  
татсия, дар 38 патсиент пас аз окклузия дар  
мизи ҷарроҳӣ, садои систолию диастолӣқ-  
айд нашуд. Дар панҷ нафар, пас аз якчанд  
шабонарӯзи ҷарроҳӣ садо нест шуд. Ҳамаи  
беморон шабонарӯзҳои 1 ва 2-юми пас аз  
ҷарроҳӣаз беморхона руҳсат шуданд. Ори-  
заҳо мушоҳида нашуданд. Муоинаи назо-  
ратӣ ва Эхо-КГ баъди 6 моҳ гузаронда шуд.  
Дар тамоми беморон тасбтити мувофиқи  
спирал ва дастгоҳи ҷаббанда тасдиқ шуд,  
аломатҳои рониши хун тавассути МКШдар  
ягон нафар ошкор нашуд.

Аз 65 патсиенти мубталоинуқсони МПП  
дар 56 нафар пас аз имплантатсияи дастгоҳи  
Amplatzer® septaloccluder ва оклюдери  
YATAI SCIENTIFIC (Чин) мавҷуд набуда-  
ни партоби чапу рост дар сатҳи пешдилҳо  
дар мизи ҷарроҳӣба қайд гирифта шуд. Та-  
ҳқиқоти назоратии Эхо-КГ низ пас аз 3 соат  
ва пас аз 24 соат гузаронда шуд. Баъди 24  
соати ҷарроҳӣбоз дар 8 патсиенти дигар  
партоби хун мушоҳида нашуд. Ба ду патси-  
енти гирифтори НДБП-и калон (зиёда аз 38  
мм) ба таври мувофиқба нуқсон наасб кар-  
дани окклюдер муюссар нагашт. Дастгоҳҳо  
ба системаи таҳвилкунанда багардонда ва



аз ковоки дил гирифта шуданд. Оризаҳо ҳангоми имплантатсияи дастгоҳ ба қайд гирифта нашуд. Тамоми беморон пас аз 6 моҳ ба муоина фаро гирифта шуданд. Эхокардиография мавқеи мувофиқи дастгоҳвапурра мавҷуд набудани партоби хун дар ҳамаи беморон бо дастгоҳҳои имплантатсионӣ Амплатсерро тасдиқ кард. Вобаста ба намуни дастгоҳи ҷаббанда, ба таври эндоваскулярӣ маҳкамкуни МКШтаърихи зиёда аз 30-сола дорад, доир ба таври транскатетерӣ маҳкамкуни НДБПбошад, T. Kingi N. Millsҳанӯз с.1976 маълумот дода буданд [3, 6, 9]. Новобаста аз дастовардҳои истифодай системаҳои гуногуни эндоваскулярии ҷаббанда, ҷиҳати мукаммалгардонии онҳо корҳои назаррас анҷом дода мешаванд. Бартариҳои асосии спиралҳои ҷудокунандай Flippergi, дастгоҳҳои ҳудҳаммарказкунандай Amplatzer Duct Occluder ё Amplatzer Septal Occluder, ба фикри мо, содагӣ ва бехавфии имплантатсия, диаметри хурди системаи расонанда, назорат аз рӯи раванди имплантатсия ва имконпазирии рафъи дастгоҳи номувоғиқ наасбшуда мебошад.

Маълумотҳои доир ба истифодай системаҳои "Amplatzer Septal Occluder" ASO [3, 9, 12] ҷопшууда хеле умедбахшанд. Натиҷаҳои ҷарроҳиҳои аввалини дар Маҷмааи тибии "Истиқлол" иҷрошуда низ самаранокии зиёди усули мазкури ислоҳи нуқсонро тасдиқ карданд. Дар раванди иҷрои ҷарроҳиҳои аввалини ба таври транскатетерӣ маҳкам кардани НДБПбо истифодай ASO дар маркази мо, хушбахтона ягон хел душвориҳои объективӣ ҳангоми имплантатсияи дастгоҳ мушоҳида нашуд. Ҳодисаҳои ягонаи имплантатсияи бебарори дастгоҳҳо,

ба фикри мо, ба гафсии барзиёди канори болои девора дар якҷоягӣ бо диаметри қалони нуқсон алоқаманд буд, ки дар патсийони мазкур дар ҷарроҳии кушодай ду рӯз дертар доиршуда, тасдиқ шуд. Дар кори худ мо бо зуҳури баъзе номутобиқатии андо-заҳои НДБП, тибқи маълумотҳои эхокардиографияи трансторакалий ҳаҷонгуни андо-загирии бевоситаи нуқсон бо баллони маҳсуси ҷенкунанда дучор шудем. Чунин номутобиқатӣ ба он марбут аст, ки ҳангоми дамондани баллон, дар нуқсон дар натиҷаи ҷандирии анатомии онҳо, каме "дарозшавӣ"-и он ба вуқӯъ меояд. Маҳз ин андозаро мотабии мешуморем, зоро ҳангоми имплантатсияи дастгоҳ, Ҷаҳонӣ "пломбиршавӣ" мушоҳида мешавад ва имконпазирии рониши резидуалии хун ба ҳадди ақал мерасад.

### Хулоса

1. Окклузияи транскатетерӣ усули хеле самараноки муолиҷаи радиқалии МКШ ва НДБП мебошад.

2. Ҳангоми интиҳоби дурусти беморон ва ҳангоми риояи ҷиддии технологияи ҷарроҳӣ, қариб, ки оризаҳо мушоҳида на-мешаванд.

3. Осеби қами ҷарроҳӣ, таъсири косметикӣ ва кам шудани муҳлатҳои бистарашавӣ (то 1-2 рӯз), бартариҳои бебаҳси услуҳои транскатетерии маҳкам кардани НДБП ва МКШ дар назди ислоҳи ањанавии ҷарроҳии нуқсонҳои мазкур мебошанд.

4. Мутобики маълумоти мо, эхокардиографияи трансторакалий андоzaҳои нуқсони деворай байнипешдилҳоро ба ҳисоби миённа 34,6 % бюа зътибор намегиранд, ки инро ҳангоми интиҳоби беморон ба назар гирифттан лозим аст.

### Адабиёт:

1. Фрид М., Грайнс С. Кардиология в таблицах и схемах. -М., "Практика", 1996.
2. Белоконь Н.А., Подзолков В.П. Врожденные пороки сердца. - М., 1991.
3. Бокерия Л.А., Подзолков В.П., Алексян Б.Г. Эндоваскулярная и минимально инвазивная хирургия сердца и сосудов у детей. - М. Изд.НЦ ССХ им. А. Н. Бакулева РАМН, 1999.
4. Бураковский В. И., Бокерия Л. А. Сердечно-сосудистая хирургия. - М., 1996
5. Алексян Б.Г., Подзолков В.П., Гарийян В.А. и др. Катетерная терапия врожденных пороков сердца и сосудов.//Вестник рентгенологии, 1996, №5, с. 10-21.
6. Алексян Б.Г., Петросян Ю.С., Гарийян В.А. и др. Эндоваскулярная хирургия при лечении врожденных пороков сердца. Анналы хирургии, 1996, № 3, с. 54-63.



7. Алекян Б.Г., Карденас К.Э., Митина И.Н., Плотникова Л.Р. Транскатетерное закрытие МКШ спиралью Gianturco. Грудная и сердечно-сосудистая хирургия, 1997, № 1, с. 20-24
8. Алекян Б.Г., Машура И., Пурсанов М.Г. и др. Первый в России опыт закрытия дефектов межпредсердной перегородки и использования Amplatzerseptalooccluder.Z/ Материалы международного симпозиума "Минимально инвазивная хирургия сердца и сосудов". - М., 1998, с. 23.
9. Банкл Г. Врожденные пороки сердца и крупных сосудов. - М., "Медицина", 1980, с. 113-120.
10. Krichenko A., Benson L., Burrows Pet al. Angiographic classification of the isolated persistently patent ductusarteriosus and implications for percutaneous catheter occlusion. Am.J.Cardiol., 1989
11. Masura J., Gavora P., Formanek A., Hijazi Z. M. Thranscatheter closure of secundum atrial septal defects using the new self-centering Amplatzer septal occluder: initial human experience. Cathet. Cardiovasc. Diagn., 1997
12. Benson L. Catheter Closure of the ductusarteriosus. In: Rao P.S. (ed).:Transcatheter Therapy in Pediatric Cardiology. New York, Wiley-Liss, 1995, 321-333.
13. Cook Cardiology Europe Brochure. Detachable coils for PDA closure, 1994.
14. Hijazi Z. V., Geggel R. L. Results of antegrade transcatheter closure of patent ductusarteriosus using single or multiple Gianturco coils. Am. J. Cardiol., 1994, 74, 925-929.
15. Kirklin J. W., Barrat-Boys B. G. Cardiac Surgery. New York, John Wiley, 1987, 945-955.
16. Rao P.S., Sideris E. Transcatheter occlusion of patent ductusarteriosus: Which method to use and which ductus to close? Am. Heart J. (In Press).
17. Rashkind W. J., Cuaso C. C. Transcatheter closure of a patent ductusarteriosus: Successful use in a 3,5 kg infant. Pediatr. Cardiol., 1979, 1, 3-7.
18. Sideris E. B., Leung M., Yoon J. H., Chen C. R., Lochan R. et. al. Occlusion of large atrial septal defects with a centering buttoned device. Am. Heart J., 1996, 131, 356-359.

## **БАЪЗЕ АЗ ҶАНБАҲОИ ЭТИОЛОГИИ ИНКИШОФЁБИИ САРАТОНИ РЎДАИ ҒАФС**

**Ш.Қ. Назаров, О.Қ. Қандаков, Р.З. Юлдошев, Ҳ.Ш. Назаров, М.М. Мавҷудов, Б.Н. Ҷонов**  
Кафедраи бемориҳои ҷарроҳии №1 (мудири кафедра д.и.т., профессор Ш.Қ. Назаров)-и  
ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино

**Назаров Шоҳин Қувватовиҷ**, мудири кафедраи бемориҳои ҷарроҳии №1-и Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино, E.mail: shohin67@mail.ru, тел.: 93-588-26-36.

**Юлдошев Равшан Зоҳидовиҷ**, мудири кафедраи саратоншиносӣ ва таҳхиси шуоии Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино, E.mail: Uravshan@mail.ru, тел.: 918-67-93-99.

**Назаров Ҳилолиддин Шарофовиҷ**, асистенти кафедраи бемориҳои ҷарроҳии №1-и Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино, E.mail: hiloliddin.nazarov@mail.ru, тел.: 900-50-03-03.

**Қандаков Олимшио Қаноатшоевиҷ**, асистенти кафедраи ҷарроҳии Донишкадаи таҳсилоти баъдидипломии кормандони соҳаи тибби Ҷумҳурии Тоҷикистон, E.mail: Olimsho1@mail.ru, тел.: 93-505-67-77.

**Мавҷудов Маъруф Мақсадовиҷ**, дотсенти кафедраи ҷарроҳии Донишкадаи таҳсилоти баъдидипломии кормандони соҳаи тибби Ҷумҳурии Тоҷикистон, тел.: 918-12-12-12.

**Ҷонов Беҳзод Нарзуллоевиҷ**, асистенти кафедраи бемориҳои ҷарроҳии №1-и Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино, E.mail: hiloliddin.nazarov@mail.ru, тел.: 93-533-14-74.



Тайи солҳои охир дар тамоми олам зиёдшавии миқдори беморони гирифтори саратони рӯдаи гафс ба мушоҳид мерасад, ки сабабҳои гуногуни пайдоширо дар бар меғираад. Ба ин гурӯҳи омилҳо мавҷудияти дурӯдарози колити гайримахсуси решӣ, полипи рӯда, ирсият, тарзи зиндагонии беморон ва таъсири намуди гизогирии онҳо, хусусияти мутагении начосат ва мутатсияи генҳо шомил мебошанд.

Тадқиқотҳои солҳои охир таъсири мутатсияи генҳое, ки инкишофёбии ҳуҷайравиро идора менамоянд, дар инкишофи ин беморӣ муайян намудаанд. Дар беморони гирифто-

ри саратони рӯдаи гафс мутатсия дар генҳои оилаи ras, асосан дар гени K-ras ба қайд гирифта мешавад. Миёни онҳо бештар (21,6%) ивазшавии соддай GT- СТ ба к 12 ошкор мегардад. Ин мутатсия ба аз байн рафтани сомонаи рестрикция барои эндонуклеазҳои BstNT дар яке аз аллелейҳои ген меоварад. Инчунин муайян гардида аст, ки дар ҷараёни инкишофёбии саратони рӯдаи гафс мутатсияи гени коннексин -43, ки танҳо дар ДНК-и ҳуҷайраҳои омосӣ ошкор мегардад, аҳамияти басо мухимро доро мебошад.

**Калимаҳои қалидӣ:** саратони рӯдаи гафс, мутатсияи генҳо, инкишофёбии саратон.

## НЕКОТОРЫЕ ЭТИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ РАКА ТОЛСТОЙ КИШКИ

**Ш.Қ. Назаров, О.Қ. Қандаков, Р.З. Юлдошев, Ҳ.Ш. Назаров, М.М. Мавҷудов, Б.Н. Ҷонов**  
Кафедра хирургических болезней №1 (зав. кафедрой д.м.н., профессор Ш.Қ. Назаров)  
ТГМУ имени Абуали ибни Сино

**Назаров Шоҳин Қувватовиҷ**, зав. кафедрой хирургических болезней №1 Таджикского государственного медицинского университета имени Абуали ибни Сино, E.mail: shohim67@mail.ru, тел.: 93-588-26-36.

**Юлдошев Равшан Зоҳировиҷ**, заведующий кафедрой онкологии и лучевой диагностики Таджикского медицинского университета имени Абуали ибни Сино, E.mail: Uravshan@mail.ru, тел.: 918-67-93-99.

**Назаров Хилолиддин Шароғовиҷ**, ассистент кафедры хирургических болезней №1 Таджикского государственного медицинского университета имени Абуали ибни Сино, E.mail: hiloliddin.nazarov@mail.ru, тел.: 900-50-03-03.

**Қандаков Олимшо Қаноатшоевиҷ**, ассистент кафедры хирургии, Институт последипломного образования медицинских кадров Республики Таджикистан, E.mail: Olimsho1@mail.ru, тел.: 93-505-67-77.

**Мавҷудов Маруф Максудовиҷ**, доцент кафедры хирургии, Институт последипломного образования медицинских кадров Республики Таджикистан, тел.: 918-12-12-12.

**Джонов Бехзод Нарзуллевиҷ**, ассистент кафедры хирургических болезней №1 Таджикского государственного медицинского университета имени Абуали ибни Сино, E.mail: Тел.: 93-533-14-74.

За последние несколько лет в мире наблюдалось увеличение числа пациентов, страдающих раком толстой кишки по различным причинам. Эти группы включают в себя длительные заболевания неспецифическим язвенным колитом, полипами толстой кишки, и связанны с наследственностью, питанием и образом жизни, а также мутацией генов.

Недавние исследования выявили роль генной мутации, способствующей росту клеток в развитии рака толстой кишки. У пациентов с раком толстой кишки мутации регистрируются в семье ras, прежде всего, в гене K-ras. Среди них чаще (21,6%) встречаются замены GT-СТ в к12. Эта мутация приводит к исчезновению сайта рестрикции для эндонуклеазы Bst NT в одной из аллелей



гена. Также установлено, что в развитии рака толстой кишки ведущее место отводится мутации гена коннексина-43, обнаружен-

ные только в ДНК опухолевых клеток.

**Ключевые слова:** рак толстой кишки, мутация генов, развитие рака.

## SOME ETIOLOGIC ASPECTS OF DEVELOPMENT OF THE COLON CANCER

**H.Sh. Nazarov, Sh.K. Nazarov,**

Department of surgical diseases №1 (the head of the department, MD, professor Sh.K. Nazarov) of Avicenna TSMU

**Nazarov Shohin Kuvvatovich**, the head of the department of surgical diseases №1 of Avicenna TSMU, E.mail: shohin67@mail.ru, ph.: 93-588-26-36.

**Yuldashev Ravshan Zohirovich**, the head of the department of oncology and radiology of Avicenna TSMU, E.mail: Uravshan@mail.ru, ph.: 918-67-93-99.

**Nazarov Hiloliddin Sharofovich**, assistant of the department of surgical diseases №1 of Avicenna TSMU, E.mail: hiloliddin.nazarov@mail.ru, ph.: 900-50-03-03.

**Kandakov Olimsho Kanoatshoevich**, assistant of surgery department of postgraduate medical education institute of the Republic of Tajikistan, E.mail: Olimsho1@mail.ru, tel.: 93-505-67-77.

**Mavdzhudov Maruf Maksudovich**, docent of surgery department of postgraduate medical education institute of the Republic of Tajikistan, tel.: 918-12-12-12.

**Jonov Behzod Narzullevich**, assistant of the department of surgical diseases №1 of Avicenna TSMU, E.mail: jonsonmed@mail.ru, tel.: 93-533-14-74.

The number of patients suffering from colon cancer have been increased over the past few years for various reasons in the world. These groups include prolonged suffering with nonspecific ulcerative colitis, colon polyps, heredity, nutrition and lifestyle, as well as gene mutation.

Recent researches revealed a role of gene mutation, that promote cell growth in the development of colon cancer.

At patients with a cancer of a large intestine

of a mutation are registered in ras family, first of all in K-ras gene. Among them more often (21,6 %) meet replacements GT-CT in κ12. This mutation leads to disappearance of the restriction site for the Bst NT endonuclease in one alleles of the gene. Also it is established that in development of a cancer of a large intestine the leading place is connexin-43 gene mutations, found out only in DNA of tumoral cells.

**Keywords:** a colon cancer, gene mutation, cancer development.

фавтҳои шахсони гирифтори бемориҳои онкологӣ ташкил менамояд [6].

Дар Россия ва Осиёи Миёна бошад тайи 5 соли охир микдор саратони колоректалӣ зиёд гардида, аз мавқеи шашум ба чаҳорум гузаштааст, ки дар умум ин беморӣ аз лиҳози мавқеъгирӣ баъд аз саратони шушҳо, меъда ва ғадути шир меистад [23].

Дар ИМА, Бритония Кабир ва мамлакатҳои Скандинавия, ки нишондоди басомади саратони рӯдай гафс зиёд мебошад, дар бештари маврид алоқамандии инкишофёбии он бо колити гайримахсуси решӣ муайян гардида аст [3,8,11,28].



Яке аз омилҳои зиёднамоии хатари инкишофёбии саратони рӯдаи гафс дараҷаи паҳншавии колит ва инкишофёбии он дар айёми ҷавонӣ мебошад. Дар ҷунин мавриди баангезишории музмини луобпардаи рӯда боиси инкишофёбии тағйиротҳои неопластикӣ ва ё вайроншавии ҷараёнҳои репаративӣ мегардад. Инҷунин таъсири омили умумии гипопептикӣ низ инкор карда намешавад, зоро он метавонад боиси инкишофёбии колити решии гайримахсус ва саратони рӯдаи гафс гардад [2,10,16,20].

Аз рӯи маълумотҳои муаллифон колити гайримахсуси реший яке аз бемориҳои пеш аз саратонӣ ба ҳисоб рафта, дар 1,0-4,5% ҳолатҳо боиси инкишофёбии саратони рӯдаи гафс мегардад [4,13,24,35]. Басомади инкишофёбии сратон дар беморони гирифтори колити гайримахсуси реший аз дараҷаи фарогирии ҷараёнҳои илтиҳобӣ дар рӯда ва давомнокии он вобаста мебошад. Дар ҳолати зиёда аз 8-10 сол давом ёфтани колити гайримахсуси реший хатари инкишофёбии саратон низ меафзояд. Аз рӯи маълумотҳои беморхонаи Мейо ба даст оварда дар 296 кӯдаки гирифтори колити гайримахсуси реший, ки синну солашон то 14 мерасид, баъд аз 10 соли гирифтор будан (аз оғози беморӣ) ба ин беморӣ дар 2% инкишофёбии саратон ба мушоҳида расида, ҳангоми то ба 35 сол расидани ин мӯҳлат миқдори саратон 43%-ро ташкил намуд [5,27,30].

Ақидаи аз полипҳои дар рӯда мавҷудбуда мимбаъд инкишоф ёфтани саратон ба тарики васеъ паҳн мебошад. Тадқиқотҳои эпидемиологӣ нишон доданд, ки дар миёни шахсони ба полипҳои аденоатозӣ гирифтор буда шумораи саратони рӯдаи гафс зиёд мебошад. Аммо оиди пайвастагии патогенетикии байни саратону полипҳо то ҷунун суолҳои баҳсталаб ҷой доранд [15,33,38].

Чи тавре ки GatsoulisN.[27] нишон додаанд, бадсифатшавии полип аз андозаи он ва намуди гистологиаш вобастагӣ дорад. Дар 46% ҳолатҳо инкишофёбии саратон аз ҳисоби полипи ҷойдошта вақте ба амал меояд, ки андозаи полип 2 см ва зиёдтар аз онро ташкил намояд. Гурӯҳе аз муаллифон бошад, бадсифатшавии полипро на танҳо ба

андозаи онҳо, балки ба якҷоягии андоза ва шумораи онҳо вобаста медонанд [17,25,38].

Бадсифатшавӣ асосан ба полипҳои аденоатозӣ ва камтар ба гиперпластикӣ хос мебошад. То ҷунун масъалаи имкон доштани аз полипҳои ғадудии хушсиват ба саратони инвазивӣ гузаштани беморӣ ва миқдори во ҳҳрдани ин ҳолат мавриди баҳси олимон қарор дорад. Аз рӯи маълумотҳои Balique G. [7] инкишофёбии саратони инвазивӣ аз полип танҳо дар 0,7% ҳолат во мехӯрад. Тибқи натиҷаҳои зимни тадқиқотҳо ба даст омада сатҳи гузариши полипҳои аденоатозӣ ба саратон дар мардон 0, 24% ҳолат ва дар занон бошад 0, 26% ҳолатро ташкил менамояд. Тибқи назарияи думарҳилагии кантсерогенез - малигнизатсияи полипҳои ғадудӣ ба тарикӣ бевосита ба саратон мубаддал ғардиданӣ онҳо ба амал намомада, балки дар аввал аз марҳалайи полиپ ғадудию мӯяқдор мегузарад [18,34].

Зимни полипози диффузии рӯдаи гафс басомади инкишофёбии саратон зиёд мегардад. Аз рӯи маълумотҳои Ciroms J.W. [12] пешниҳоднамуда саратони куррӯда дар 5,4% бемори гирифтори полипоз, дар 7,1% - и рӯдаи болораванда, дар 13,5% - и рӯдаи қундаланг ва дар 24,3% - и рӯдаи сигмашакл во мекӯрад.

Навобаста аз оне, ки дивертикулӯз ва саратони рӯдаи гафс як омили умумии этиологӣ доранд- норасогии ғози растанигӣ дар ғизо-, якҷоягии онҳо дар як бемор бениҳоят кам во мекӯрад [5,34,38].

Мавқei ирсият дар инкишофёбии саратони рӯдаи гафс нопурра омӯхта шуда аст. Ҳолатҳои алоҳидаи мушоҳида ғардиданӣ алоими саратонии оиласавии полипозӣ дар адабиётҳо дарҷ ғардида аст, ки он 3,8-5,5%-и беморонро дар бар мегирад [4,17,36]. Омилҳои генетикии авалиндарача танҳо дар 5-10%-и беморони гирифтори саратони рӯдаи гафс аҳамияти хос доранд. Дар ҷунин маврид 5 маротиба бештар алоими гайривилипозии модарзод (алоими Линга I ва II ) во мекӯрад [8,12,37].

Айни замон муайян ғардида аст, ки дар беморони гирифтори саратони рӯдаи гафс мутатсия дар ғенҳои оилаи ras, асосан дар



гени K-ras ба қайд гирифта мешавад. Миёни онҳо бештар (21,6%) ивазшавии соддай GT-СТ бак 12 ошкор мегардад [3,14,21]. Ин мутатсия ба аз байн рафтани сомонаи рестриксия барои эндонуклеазҳои BstNT дар яке аз аллелейҳои ген меоварад.

Дар вақтҳои охир маълумотҳои дақиқ оиди аҳамияти муҳим доштани тарзи зиндагонӣ ва ғизогирӣ дар афзоиши саратони рӯдаи гафс пайдо гардидаанд. Маълумотҳои ба даст омадаи тасдиқунанда, ки дар тадқиқотҳои илмии миёни муҳочирон ва шахсони дар ҳамон ватан (ватани муҳочирон) зиндагонидошта гузаронида шуда аст, аз таъсири сифати ғизои қабулнамуда ба инкишофи саратони рӯдаи гафс шаҳодат медиҳанд [33,38]. Масалан дар чопонихое, ки ба ШМА кӯҷ бастаанд, хатари инкишофёбии саратони рӯдаи гафс дар фарқият ба чопонихои дар Чопон зиндагидошта 2,5% маротиба зиёдтар мебошад [12,29,35].

Хатари инкишофёбии саратони рӯдаи гафс бо сабаби кӯчбандии аҳолӣ дигар гашта, ба он минтақае монанд мегардад, ки муҳочирон дар он ҷой зиёда аз ду даҳсола ба сар мебаранд [13,18,23]. Ин ҳолат пеш аз ҳама ба гузариши муҳочирон ба тарзи зиндагонӣ, асосан тарзи ғизогирии аҳолии он минтақае мебошад, ки дар онҷо мимбаъд онҳо маскун мешаванд. Ҳамзамон мебояд қайд намуд, ки ба басомади инкишофёбии саратони рӯдаи гафс тарики ғизогирии одамон таъсири худро мерасонад. Гурӯҳи шахсоне, ки тибқи талаботи динии онҳо истеъмоли ҳӯрокҳои гуштдор манъ мебошад ба ин беморӣ камтар гирифтор мешаванд. Дар айни замон дикқати маҳсус ба маводҳои равона карда мешавад, ки хусусияти зидди кансерогенезиро дар рӯдаи гафс доро мебошанд. Ба ин гурӯҳи маводҳо ҷавҳари аскарбинӣ, витамини А, В-каротин, витамини Е шомил мебошанд.

Мавқеи маҳсусро дар инкишофёбии саратони рӯдаи гафс ба хусусияти мутагенини начосат медиҳанд. Қаблан ба ин ҳолат ҷавобгӯй будани пайвастагиҳои нитрозӣ, фенол, триптофан маълум гардида буд. Айни замон бошад 96%-и мутагеннокии фазларо ба фекапентан вобаста медонанд [24,37,38]. Инҳо гурӯҳи липидҳо мебошанд, ки дар рӯдаи гафс аз ҳисоби флораи анаэробӣ ҳосил мешаванд.

Тадқиқотҳои молекулярию-генетикӣ дар тайи 10-20 соли охир алоқамандии зичи ба вуҷуд омадани саратони рӯдаи гафсро бо пайдошавии вайроншавиҳои соматикии (мутатсияи) генҳои, ки инкишофёбии ҳуҷайравиро идора менамоянд, муайян намудаанд. Дар ҷараёни фаолшавии онкогенҳо ва гайрифаол шудани генҳои супрессорӣ дар ҳуҷайраҳои омосӣ мавқеи муҳимро вайроншавии генетикӣ ишғол менамояд. Муайян гардида аст, ки дар ҷараёни инкишофёбии саратони рӯдаи гафс мутатсияи гени коннексин -43, ки танҳо дар ДНК-и ҳуҷайраҳои омосӣ ошкор мегардад, аҳамияти басо муҳимро доро мебошад [14,21,33].

Дигаргуниҳои тасдиқунандаи мутатсияни коннексинҳо дар аденоқартсинонаи рӯдаи гафс ошкор гардида аст, ки он метавонад ақидаи дар натиҷаи тағириотҳои генетикии алоқаҳои тарқишии байниҳуҷайравӣ инкишоф ёфтани омосҳои дигар узвҳои организмро тасдиқ намояд.

Ҳамин тарик метавон гуфт, ки гузаронидани тадқиқотҳои мимбаъда оиди вайроншавии генетикии коннексини -43 дар ҳуҷайраҳои омосии гирифтторони рӯдаи гафс дар ҷараёни омӯзиши тарзи инкишофёбии омосҳо ҳамчун усули баландмаълумот ба ҳисоб рафта, барои муқаммалгардонии усулҳои ташхисгузории барвақтии сатаратони рӯдаи гафс ва коркарди усулҳои табобати он қӯмак мерасонад.

## АДАБИЁТ

1. AD abdominal sonography for the diagnosis of large bowel obstruction / M. Ogata, S. Imai, R. Hosotani et al. // Surg. Today. 2014. - Vol. 24, № 9. -P. 791-794.
2. AD sonographic diagnosis of ischemic'; colitis / E. Rauschaert, R. Verhille, G. Marchal et al. / / J. Belg. Radiol. 2014. - Aug. - Vol. 77, № 4. -P. 166-168.



3. AD Ultrasonography in gallstone ileus: a diagnostic challenge / A. Lasson, I. Loren, A. Nilsson et al. // Eur. J. Surg. 2015. - Apr. - Vol. 161, №4.-P. 259-263.
4. Adolf M. Les cancers du colon. Etude retrospective portantsur 1122 maladesoperes / M. Adolf, J.P. Arnaut // Chirurgie (Paris). 1990. - Vol. 127, № 12.-P. 567-571.
5. Anselmetti G. La chirurgiad' urgenzanelleneoplasiedel colon / G. Anselmetti // Chir. Gastroenterol. 2012. - Vol. 26, № 3. - P. 409-418.
6. Application of rectal stents for palliation of obstructing rectosigmoid cancer / M. Dohmoto et al. // Surg.Endosc. 2017. - Vol. 11.-P. 758.
7. Balique G. Cancers du colon gauche en occlusion Place etresultats des exeresescher le sujet de plus de 75 ans / G. Balique, M. Chabert, J. Parchexon // Lyon chir. 2012. - Vol. 88, № 4. - P. 331-334.
8. Becker H. Chirurgie der kolorectal Karcinome / H. Becker // Schweiz Rundsch. Prax. 2015. -Bd. 84.-№ 11.-P. 1371-1372.
9. Cancers du colon gauche en occlusion. Traitement par colectomie sub-totale avec anastomose ileosigmoidiene immediate / G. Samama, J.L. Vrefort, A. Faure et al. // Presse med. 2016. - Vol. 15, №41.-P. 2070-2071.
- 10.Carty N.J. Surgery of colorectal cancer / N.J.Carty, A.P. Corder, C.D. Johnson// Chir. ital. 2013. - Vol. 75, № 1. - P. 46-51.
- 11.Chi H.K. Leakage after resection and intraperitoneal anastomosis for colorectal malignancy: analysis of risk factors / H.K. Choi, W.L. Law, J.W. Ho // Dis. Colon Rectum.-2016.-Vol. 49, № 11.-P. 1719-1725.
- 12.Ciroms J.W. Obstructing left-sided colon carcinoma. Appraisal of surgical options / J.W. Ciroms, P. Kovalcik // Am. J. Surg. 2015. - Vol. 50, № 1. -P. 15-19.
13. Colon obstruction of tumoral genesis / E.G. Topuzov, Y.V. Plotnikov, G.A. Shishkina, D.A. Vlasov, Z.A. Medjidov // Proctologia. XII central European congress of coloproctology. 2014. - N 9 (1). - P. 136.
14. Corbucci V.G. Occlusioneneoplasmaticadel colon destro / V.G. Corbucci, B. Nardo, G. Manara // Minervochir. 2014. - Vol. 45, № 7. -P. 461-462.
15. Cunsolo A. Survival and complications after radical surgery for carcinoma of the rectum / A. Cunsolo, R.B. Bragaglia // J. Surg. Oncol. 2013. -Vol. 41, № 1.-P. 27-32.
16. Davis D.L. Trends in cancer mortality: US white males and females /D.L. Davis, J. Schwartzs/ /Lancet. 2011. - Vol. 8586.-P. 633-636.
17. Defining the Role of Subtotal Colectomy in the treatment of Carcinoma of the Colon / D.K. Brief, B ,J. Brener, J. Alpert, V. Parsonnet // Ann. Surg. 2011. -Vol. 213, №3.-P. 248-252.
18. Dimitrov G. Investigation, behavior and tactics in complicated form of colorectal carcinoma / G. Dimitrov, A. Ivanov, G. Tsiraski // 3rd Nat. Conf. Colo-Practol. Abstr. / Bulg. Soc. Varna, 2011. - 20 p.
19. Diverticoli e neoplasiedel colon / G. Violo, L. Di Cosmo, C. Brand, C. Maglio // Annali Italiani di Chirurgia. 2015. - P. 63-67.
20. Dukanovic L. Middle molecular weight substances and uremic polyneuropathy / L. Dukanovic, J. Petrovic, J.Potic // Acta. Med. Jugosl. 2010. -Vol. 44, №2.-P. 117-128.
21. Ecknauer R. An experimebal model for measuring intestinal permeability / R. Ecknauer, B. Buck, D. Breitig // Digestion. 2013. - Vol. 26, № 1. -P. 24-32.
22. Effi-caciadelleplasmaferesi in un casodintossicazione do diggossina / L. Torelli, A. Cerciello, G. Zocalia.o// Actaanaesth. 2012. - № 3. - P. 549552.
23. Endoscopic decompression procedure in acute obstructing colorectal cancer / Y. Araki, H. Jsmoto, A. Matsumoto et al. // Endoscopy. 2010; Aug. -Vol. 32, №8.-P. 641-643.
24. Expandable metal stents for the treatment of colonic obstruction / T. Baron et al. // Gastrointest. Endosc. 2013. - Vol. 47. - 277 p.



25. Experience of 1446 rectal cancer in Korea and analysis of prognostic factors / Y.G. Parks, E.G. Youk, H.S. Choi et al. // Int. J. Colorectal Dis. 2011. -Vol. 14, №2.-P. 101-106.
26. Fuligni R. Rossegnadei principal fattoricausa di deiscenzeanostomo-tichenellochirurgia per cancrocolo-rettale / R. Fuligni, G.Bulzomi // Actachir. Ital. 2012. -Vol. 48, №5.-P. 839-841.
27. Gatsoulis N. Surgical management of large bowel obstruction due to colonic cancer / N. Gatsoulis // Tech. Coloproctol. 2014. - Vol. 8, suppl. 1. -P. 82-84.
28. Global tissue oxygenation during normo volaemic haemodilution in young children / A. Aly Hassan, H. Lochbuchter, L. Frey, K. Messmer // Paediatr. -Anaesth. 2013. - Vol. 7, №3. - P. 197-204.
29. Goligher J.C. What can be done to improve the results in colorectal cancer? / J.C. Goligher / / Scand. J. Gastroent. 2011. - Vol. 23, № 2. - P. 113128.
30. Gotch F.A. Prescription criteria in peritoneal dialysis / F.A. Gotch // Perit. Dial. Int. 2014. - Vol. 14, № 3. - P. 83-87.
31. Guillen J.G. Current issues in colorectal cancer surgery / J.G. Guillen, A.M. Cohen//Semin. Oncol. 2011. - Vol. 26, № 5.-P. 505-513.
32. Hand-assisted Laparoscopic colorectal surgery using GelPort / 1C. Nakajima, S.W. Lee, C. Cocolovo et al. // Surg. Endosc. 2004. - № 18 (1). -P. 102-105.
33. Hojo K. Treatment strategy for cancer of the colorectum difference with western approach / K. Hojo // GanTo Kagaku Ryoho. - 2009. - Vol. 25, № 8. -P. 1123-1130.
34. Kim J.-H. Compleat single-stage management of left colon cancer obstruction with a new device / J.-H. Kim, D.-H. Shon, S.-H. Kang // Surg. Endosc. -2005.-Vol. 19.-P. 1381-1387.
35. McLeod R.S. Screening strategies for colorectal cancer: A systematic review of the evidence / R.S. McLeod // Can. J. Gastroenterol. 2011. - Vol. 15, №6.-P. 647-660.
36. Molnar Z. The role of elective hemofiltration in the management of sepsis and multiple, organ failure / Z. Molnar, S. Euan // Orv. Hetil. 2014. -Vol. 139, №20.-P. 1229-1233.
37. Ogonowsky V. Treatment of carcinoma of the colon, complicated by acute obstruction / V. Ogonowsky, V. Prybrupenco // Acutachir. austr. 2011. -Vol. 23, № 1.-P. 32.
38. Zykas V. Management of complicated large bowel cancer / V. Zykas, A. Tamelis, K. Siugzda // 3 Nat. Conf. Coloproctol. Abstr. / Bulg. Surg. Soc. -Varna, 2011.-P. 32-39.

## ТАШХИС ВА ТАБОБАТИ НОГУЗАРОГИИ ОМОСИИ РЎДАИ ФАФС БО УСУЛИ ЧАРРОҲӢ

**Ш.К. Назаров, О.Қ. Қандаков, Р.З. Юлдошев, Ҳ.Ш. Назаров, М.М.Мавҷудов, Б.Н. Ҷонов**  
Кафедраи бемориҳои ҷарроҳии №1 (мудири кафедра д.и.т., профессор Ш.К. Назаров)-и  
ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино

**Назаров Шоҳин Қувватовиҷ**, мудири кафедраи бемориҳои ҷарроҳии №1-и Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино, E.mail: shohin67@mail.ru, тел.: 93-588-26-36.

**Юлдошев Равшан Зоҳидовиҷ**, мудири кафедраи сараторнишиносӣ ва ташхиси шуоди Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино, E.mail: Uravshan@mail.ru, тел.: 918-67-93-99.

**Назаров Ҳилолиддин Шарофовиҷ**, асистенти кафедраи бемориҳои ҷарроҳии №1-и Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино, E.mail: hiloliddin.nazarov@mail.ru, тел.: 900-50-03-03.

**Қандаков Олимшо Қаноатшоевиҷ**, асистенти кафедраи ҷарроҳии Донишкадаи таҳсилоти баъдидипломии кормандони соҳаи тибби Ҷумҳурии Тоҷикистон, E.mail: Olimsho1@mail.ru, тел.: 93-505-67-77.



**Мавчудов Маъруф Мақсұдович**, доценти кафедраи ҷарроҳии Донишкадаи таҳсилоти баъдидипломии кормандони соҳаи тибби Ҷумҳурии Тоҷикистон, тел.: 918-12-12-12.

**Чонов Беҳзод Нарзуллоевиҷ**, ассистенти кафедраи бемориҳои ҷарроҳии №1-и Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯали ибни Сино, E-mail: hiloliddin.nazarov@mail.ru, тел.: 93-533-14-74.

Ногузарогии рӯдаи гафс яке аз оризаҳои бисёр воҳӯрандаи саратони рӯда гафс ба ҳисоб меравад, ки басомади он то ба 40% расида, асосан дар шахсони солхӯрда ва пиронсолон во меҳӯрад. Бо мақсади саривақт гузоштани ташхис ва табобати беморон усулҳои гуногуни ташхисгузории саратони рӯдаи гафс васеъ истифода мегарданд, ки миёни онҳо ташхиси ренгенологӣ ва патогистологӣ мавқеъи хосро ишғол менамоянд.

То ба ҳол тактикаи ягонаи гузаронидани амалиёти ҷарроҳӣ зимни саратони рӯдаи гафс чой надошта, интихоби усули ҷарроҳӣ аз мавзеи ҷойгиршавии омос, имкони гирифта патофтанро доштан ва ё надоштани

он, мавҷудияти оризаҳои беморӣ (перитонит, суроҳшавӣ, хунравӣ), ҳолати умумии бемор, вазнинии бемориҳои ҳамрадиф ва синну соли бемор вобаста мебошад. Дар ҳолати чой надоштани гайринишондод истифодаи амалиётҳои радикалӣ бо гузоштани анастомозҳои аввалиндарача қобили қабул дониста шуда, дар ҳолатҳои чой доштани шӯбҳа аз устувории анастомоз бояд колостомаи сабуккунанада ва ё илеостома гузошта шавад. Зимни чой доштани саратон дар қисмати пойнии рӯдаи гафс истифодаи дастгоҳҳои дӯзанда беҳтар мебошад.

**Калимаҳои қалидӣ:** ногузарогии рӯдаи гафс, саратони рӯдаи гафс, табобати ҷарроҳӣ

## ДИАГНОСТИКА И ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ТОЛСТОКИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ ОПУХОЛЕВОГО ГЕНЕЗА

**Назаров Ш.Қ., Қандаков О.Қ., Юлдошев Р.З., Назаров Ҳ.Ш., Мавчудов М.М., Чонов Б.Н.**

Кафедра хирургических болезней №1 (зав. кафедрой д.м.н., профессор Ш.Қ. Назаров)  
ТГМУ имени Абуали ибни Сино

**Назаров Шоҳин Кувватовиҷ**, зав. кафедрой хирургических болезней №1 Таджикского государственного медицинского университета имени Абуали ибни Сино, E-mail: shohin67@mail.ru, тел.: 93-588-26-36.

**Юлдошев Равшан Зоҳировиҷ**, заведующий кафедрой онкологии и лучевой диагностики Таджикского медицинского университета имени Абуали ибни Сино, E-mail: Uravshan@mail.ru, тел.: 918-67-93-99.

**Назаров Хилолиддин Шароғовиҷ**, ассистент кафедры хирургических болезней №1 Таджикского государственного медицинского университета имени Абуали ибни Сино, E-mail: hiloliddin.nazarov@mail.ru, тел.: 900-50-03-03.

**Қандаков Олимшио Каноатшоевиҷ**, ассистент кафедры хирургии Институт последипломного образования медицинских кадров Республики Таджикистан, E-mail: Olimsho1@mail.ru, тел.: 93-505-67-77.

**Мавджудов Маруф Максудовиҷ**, доцент кафедры хирургии Институт последипломного образования медицинских кадров Республики Таджикистан, Тел.: 918-12-12-12.

**Джонов Беҳзод Нарзуллевиҷ**, ассистент кафедры хирургических болезней №1 Таджикского государственного медицинского университета имени Абуали ибни Сино, E-mail: Тел.: 93-533-14-74.



Непроходимость кишечника является одним из наиболее часто встречающихся осложнений рака ободочной кишки, что составляет около 40% случаев, и чаще встречается у лиц пожилого и старческого возраста. С целью ранней диагностики и лечения данного контингента больных широко используются различные методы диагностики, среди которых особое место занимает рентгенологическое и патогистологическое исследование.

До настоящего времени отсутствует единая тактика хирургического лечения рака толстой кишки. Выбор хирургического метода лечения при этом зависит от места расположения опухоли, возможности проведения её радикального удаления, наличия ос-

ложнения заболевания (перитонит, перфорация, кровотечение), тяжести сопутствующих заболеваний, возраста и общего состояния больных. При отсутствии противопоказаний считается целесообразным применять радикальные операции с первичным восстановлением непрерывности кишечника, а в случаях сомнения о прочности анастомоза необходимо наложение превентивных колостом или ileostom. При наличии низкого рака толстой кишки лучше прибегать к применению сшивающих аппаратов в ходе наложения анастомоза.

**Ключевые слова:** толстокишечная непроходимость, рак толстой кишки, хирургическое лечение.

## DIAGNOSTICS AND SURGICAL TREATMENT OF LARGE INTESTINE OBSTRUCTION OF TUMOR GENESIS

Department of surgical diseases №1 (head of the department MD, professor Sh.K. Nazarov) of Avicenna TSMU

**Nazarov Shohin Kuvvatovich**, the head of surgical diseases department №1 of Avicenna Tajik state medical university, E.mail: shohin67@mail.ru, ph.: 93-588-26-36.

**Yuldashev Ravshan Zohirovich**, the head of oncology and radiology department of Avicenna Tajik state medical university, E.mail: Uravshan@mail.ru, tel.: 918-67-93-99.

**Nazarov Hiloliddin Sharofovich**, assistant of surgical diseases department №1 of Avicenna Tajik state medical university, E.mail: hiloliddin.nazarov@mail.ru, ph.: 900-50-03-03.

**Kandakov Olimsho Kanoatshoevich**, assistant of surgery department of postgraduate medical education institute of the Republic of Tajikistan, E.mail: Olimsho1@mail.ru, tel.: 93-505-67-77.

**Mavdzhudov Maruf Maksudovich**, docent of surgery department of postgraduate medical education institute of the Republic of Tajikistan, tel.: 918-12-12-12.

**Jonov Behzod Narzullevich**, assistant of the department of surgical diseases №1 of Avicenna TSMU, E.mail: jonsonmed@mail.ru, tel.: 93-533-14-74.

Intestinal obstruction is one of the most common complications of cancer of the colon, which makes about 40% of cases, and more often occurs at persons of advanced and senile age. For the purpose of early diagnostics and treatment of this contingent of patients various diagnostic methods are widely used, among which take a specific place of X-ray and histopathological examination.

Up to date there is no single tactic of a surgical treatment of colon cancer. The choice of surgical method of treatment in this case depends on the location of the tumor, a possibility of its radical removal, presence of a complication of the disease

(peritonitis, perforation, bleeding), severity of concomitant disease, age and the general condition of patients.

In the absence of manifestation it is considered expedient to use radical operations with primary restoration of intestinal continuity, and in case of doubt about the strength of the anastomosis it is necessary to apply preventive colostomy or ileostomy. In the presence of low colon cancer it is better to resort to the use of stapling devices during the application of the anastomosis.

**Key words:** colonic obstruction, colon cancer, surgical treatment.



**Мухиммият.** Ногузарогии рӯдаи гафс яке аз оризаҳои бисёр воҳӯранда саратони рӯда гафс ба ҳисоб меравад. Басомади чунин намуди ногузарогии рӯдаи гафс аз рӯи маълумотҳои адабиётҳои худӣ ва хориҷӣ зиёд буда, то ба 29-40% мерасад [2;17;22;28] ва миқдори зиёди он ба шахсони солхӯрда ва пиронсолон рост меояд [4;15;30]. Дар бештари ҳолат ин гурӯҳи беморон инчунин бо бемориҳои ҳамрадифи системаи дилурагҳои хунгард, нафаскашӣ ва мубодилаи моддаҳо азият мекашанд, ки дар 30% -и ҳолатҳо онҳо дар марҳалаи авҷгирӣ ва ё гайриҷубронӣ қарор доранд [1;30;].

Ташхисгузории саратони рӯдаи гафс дар марҳалаи барвақтии беморӣ ниҳоят мушкил буда, он дар асоси якҷоянамоии маълумотҳои зимни ташхисҳои клиникӣ, рентенологӣ ва эндоскопӣ ба даст омада ба роҳ монда мешавад [5;7;14;31].

Тибқи маълумотҳои адабиёти оиди саратони рӯдаи гафс бахшидашуда мавқеъи аломатҳои клиникии беморӣ дар интиҳоби усули ҷарроҳӣ ин гурӯҳи беморон (мутобиқ будани аломатҳои беморӣ то ҷарроҳӣ ва ҳангоми ҷарроҳӣ дарёфт намудани тағириоти патологӣ дар рӯда) басо назаррас мебошад [9;13;16;19]. Дар ҳолати тангшавии ҷубронӣ беморонро метеоризм ва баъзан пайдошавии қабзият озор медиҳад. Дар навори рентгенӣ дар ин беморон тангшавии мавзеии рӯда ошкор мегардад, вале худи рӯда пурра аз маводи контрастӣ ҳолӣ мегардад. Ҳангоми амалиёти ҷарроҳӣ дар ҳалқаи оваранда муҳтавои рӯдавӣ ҷой надорад, андозаи ҳалқаи оваранда ва баранда аз ҳам тафовуте надоранд. Дар ҳолати тангшавии зериҷубронӣ бошад, беморонро метеоризм ва қабзияти ҳамешагӣ, инчунин баъзан пайдошавии дардҳои хурӯҷкунанда дар шикам озор медиҳад. Ин гурӯҳи беморон бештари маврид бо мақсади беҳтар намудани ҳолаташон доруҳои дарунрон қабул менамоянд ва ё ҳуқнагузорӣ мекунанд, ки танҳо натиҷаи мусбии муваққатиро ба бор меоварад. Дар навори рентгенӣ тангшавии мавзеии рӯда ошкор гардида, худи рӯда пурра аз маводи контрастӣ ҳолӣ намегардад. Ҳангоми амалиёти ҷарроҳӣ дар гипертро-

фиии девораи ҳалқаи оваранда ба назар расида, дар дохили ин ҳалқа мӯҳтавои рӯдавӣ бо ҳаво ҷой надорад. Ҳалқаи оваранда нисбат ба ҳалқаи баранда васеъ мебошад. Дар беморони гирифтори намуди гайриҷубронии тангшавии равзанаи рӯда - зиёд пайдошудани дамиши шикам, зиёдшавии лаппии рӯда, пайдошавии дардҳои хурӯҷкунанда, набаромадани боду начосат дар муддати якчанд шабонарӯз, бе натиҷа будани табобати консервативӣ ба мушоҳида мерасад. Зимни гузаронидани ташхиси рентгенологии умумии ковокии батн зиёд ҷамъшавии муҳтаво ва ҳаво дар дохили рӯда, ҷомҳои Клойберӣ ва ҳангоми гузаронидани ташхиси иригографӣ бошад - мавҷуд набудани маводи контрастӣ болотар аз мавзеи монеъа мушоҳида мегардад. Ҳангоми амалиёти ҷарроҳӣ дар дохили ҳалқаи оваранда ба миқдори зиёд ҷамъ гардидан мӯҳтавои рӯдавӣ бо ҳаво ҷой дошта, ҳалқаи оваранда нисбат ба ҳалқаи баранда якчанд маротиба васеъ, девораи ҳалқаи оваранда илтиҳобно-киаш хело зиёд мебошад. Чи тавре дар боло зикр гардид, инкишофёбии ногузарогии омосии рӯдаи гафс марҳалаҳои муайяни клинико доро мебошад, ки интиҳоби намуд ва ҳачми амалиёти ҷарроҳӣ аз он вобаста мебошад. Вобаста ба ин 3 марҳалаи вайроншавии гузаронандагии рӯдаро фарқ менамоянд: I- вайроншавии ҷубронии гузаронандагии рӯда, ки зимни он қутри равзанаи рӯда аз 1 то 1,5 см-ро ташкил менамоянд; II- вайроншавии зериҷубронии гузаронандагии рӯда, ки зимни он қутри равзанаи рӯда аз 1 то 1,5 см-ро ташкил менамоянд; III -вайроншавии гайриҷубронии гузаронандагии рӯда, ки дар ин маврид қутри равзанаи рӯда аз 1 см камтар мебошад [9;12;18;24].

Миёни дигар намуди ташхисҳо аҳамияти муҳимро дар ташхисгузории ин беморӣ, алалхусус барои муайян намудани мавзеи монеъа то кунун ташхиси рентгенологӣ доро мебошад. Гарчанде аломатҳои хоси намудҳои гуногуни ногузарогии рӯдавӣ зимни гузаронидани ташхиси рентгенологии умумии узвҳои ковокии батн танҳо дар 10-15% ҳолатҳо ба мушоҳида мерасад, дар бештари маврид дар чунин беморон танҳо



ин намуди ташхиси рентгенологӣ истифода мегардаду халос [13;19;23]. Аз ин лиҳоз, дар чунин беморон истифодаи ташхиси рентгенологии контрастии рӯдаи гафс - "ирригоскопия" усули зарурӣ ба ҳисоб меравад. Махӯз ҳамин усул имконият медиҳад, ки маҷқеи ҷойгиршавии омос дар рӯда ва дараҷаи тангшавии равазанаи рӯда дар зиёда аз 90%-и ҳолатҳо муайян карда шавад [3; 6;24].

Тайи солҳои охир бо мақсади муайян намудани мавзеи ҷой доштани монеъа дар рӯда ва муайян намудани вучуд доштан ва ё надоштани метастазҳо усули ташхисии ултратрасадӣ ба таври васеъ мавриди истифода қарор гирифта аст [10;25].

Ногузарогии омосии рӯдаи гафс бо мақсади саривакӯт бартараф намудани монеъа ташхисгузориро дар мӯҳлати кутоҳ талаб менамояд. Дар чунин маврид бештари муаллифон ба тариқи кӯтоҳмуддат тайёр намудани беморон ба амалиёти ҷарроҳӣ ва ҳарҷӣ барвақттар гузаронидани ҷарроҳиро лозим мешуморанд [11;18;32].

Бе шубҳа дар ҷараваи ташхисгузории сарatonи рӯдаи гафс омӯзиши соҳти гистологии рӯдаи осебдида усули пурмаълумот ва ҳатмӣ ба шумор меравад [4;20;25]. Гузаронидани ин усули ташхиси на танҳо соҳти гистологии омос, балки ҳолати рӯдаро дар ин қисмат нишон медиҳад, ки барои интиҳоби дурусти ҳаҷми ҷарроҳӣ вак табобати мимбаъдаи лозима муҳим мебошад. Вобаста ба тағииротҳои гистологие, ки дар маводи аз девораи рӯдаи беморони гирифтори сарatonи рӯдаи гафс бо ногузарогии рӯда гирифта шудаанд, дарёфт мегардад, таснифи гистоморфологии норасогии девораи рӯдаро ба муаллифон пешҳод менамоянд: 1) компенсатсия (чубронӣ) - ба ин марҳила вараемӣ ва серхуншавии луобпарда, дистрофия ва қишртозакунии энтероситҳо, инфильтратсияи полиморфию-хӯҷайравӣ луобпарда ва гипертрофияи нахҷои мушакӣ хос мебошад; 2) субкомпенсатсия (зериҷубронӣ) - ба ин марҳала некрози мавзеии эпителияи мӯякӯтоҳо бо ҳосилшавии луоб дар болои онҳо, ҳосилшави фибрин, бозистии варидӣ (венозный стаз), микротромбҳодар варидҳои қабати зерилуобӣ, хунравии хурдмавзей

(мелкоочаговые кровоизлияния), инфильтратсияи илтиҳобии полиморфохӯҷайравӣ, ки ба қабати мушакӣ мегузарад хос мебошад. Ҳамзамон варами нахҷои асабӣ, ганглияҳо ва ретсепторҳои қабати мушакӣ, пурхуншавии рагҳои масорика, варами қабати серозӣ низ дар ин марҳала ба мушоҳида мерасад; 3) декомпенсатсия (гайриҷубронӣ) - дар ин марҳила бошад, на танҳо некрози эпителияи мӯякӯтоҳо, инчуни некрози ҳӯҷа-чаҳо бо қанда шудани онҳо ва ҳосилшавии заҳм ба амал меояд. Тромбози варидии болоравандай масорика, вайроншавии қабати мушакӣ бо дистрофия ва атрофияи ганглияҳои асабии интрамуралӣ мушоҳида мегардад. Дар маҷрои микросиркуляторӣ тагшинҳо, тромбҳо, хунрезиши инкишоф мебанд. Қабати серозии рӯда инфильтратсияи зиёди илтиҳобӣ дошта, бо фибрин пӯшида мешавад - аломатҳои перитонит [7;9;16;24].

Гарчанде яке аз омилҳои асосии таъсиррасон ба натиҷаи табобати ҷарроҳии ин ғурӯҳи беморон ин интиҳоби дурусти намуди ҷарроҳӣ ба ҳисоб меравад, то кунун ин масъала пурра ҳалли ҳудро наёфта аст [3;12;20].

Навобаста аз пайдошавии дастгоҳҳои нави амалиётгузарон то кунун бархе аз муаллифон ба таври якчанд марҳила иҷро намудани ҷарроҳиро дар беморони гирифтори сарatonи рӯдаи гафс дастгирӣ менамоянд [11;13]. Тибқи пешниҳоди онҳо дар марҳалаи яқуми табобат ба таври муваққатӣ гузоштани колостома ва ё илеостомаро (аз ҷумла бо усули видеолапороскопӣ) бо мақсади бартараф намудани ногузарогии рӯдаҳо пешниҳод менамоянд [21;27;32], аммо марҳалаи асосии табобат бошад, ин ба таври радикалӣ бартараф намудани сабаби монеъа ба ҳисоб меравад.

Ба ақидаи шумораи зиёди муаллифон интиҳоби намуди амалиёти ҷарроҳӣ дар ин ғурӯҳи беморон аз мавзеи ҷойгиршавии монеъа ва ҳолати умумии беморон вобаста мебошад [13;29;30].

Тактикаи ҷарроҳӣ зимни ҷой доштани монеъа дар қисмати рости рӯдаи гафс айни замон қариб дар ҳама ҷо як мебошад. Усули бештар мукаммалгардонидай ҷарроҳӣ



зимни саратони ин қисмати рұдаи ғафс айни замон - гузаронидан гемиколэктомия аз рост ба ҳисоб меравад. Бештари муаллифон дар чунин маврид якбора гузаронидан амалиёти гемиколэктомияро аз рост бо барқарорнамои бефосилагии рұда усули мақбул мешуморанд [3;13]. Ба ҳолатхои гайринишондод барои гузаронидан ин амалиёти номбурда бемориҳои ҳамрадифи вазнин, перитонит, кансероматоз ва омоси боқимонда (неудалимая опухоль) шомил мебошанд [21;27].

Ба ақидаи бархе аз муаллифон зимни чой доштани саратони қисмати рости рұдаи ғафс гузаронидан ҷарроҳиҳои якмарҳилаги амалиёти беҳтарин ба ҳисоб меравад [1;3;13]. Тибқи маълумотҳои дар адабиёт пешнищодгардида омоси қисмати рости рұдаи ғафс дар бештари маврид ба намуди эндофитӣ инкишоф ёфта, дар ками ҳолат ба тангшавии равзанаи рұда оварда мерасонанд. Дар чунин маврид муаллифон гузаронидан амалиёти ҷарроҳии гемиколэктомия аз рост бо гузоштани илеотрансверзоанастомоз бо усули нӯг ва нӯг ба пахлуро қобили қабул медонанд. Ба ақидаи ин муаллифон ҳатто дар ҷарроҳияи таъчили низ, зимни вучуд надоштани гайринишондодҳои мутлақ ҳама вақт амалиёти пурра гирифта партофтани омос гузаронида мешавад [21;22;25]. Дар ҳолати чойгир будани омос дар қистаи рости рұдаи ғафс ва имкон доштани пурра гирифтаи он гузаронидан амалиёти якмарҳилагии гемиколэктомия бо барқарорнамои бефосилавии рұда бояд гузаронида шавад. Ин гурӯхи муаллифон дар аввал зимни чой доштани саратони рұдаи кундаланг танҳо қисматбурии ҳамин рұдаро мавриди истифода қарор медоданд, vale мимбаъд истифодаи чунин амалиётро нопурра ҳисобида, ба гузаронидан амалиёти гемиколэктомия аз рост, бо пурра партофтани рұдаи кундаланг ва васеъ буриданы mesocolon гузаштанд [5;13;20;23].

Гурӯхи дигари муаллифон бошанд, дар шахсони солхұрда ва пиронсол, ки гирифтори бемориҳои ҳамрадифи вазин мебошанд ва ё ҳолати умумиашон зимни бистаринамой вазнин аст, зимни чой доштани

перитонит, илтиҳоби зиёд-варам ва гиперемияи рұдаи тиҳигоҳ - гузаронидан амалиётҳои ҷарроҳии думарҳилагиро зимни чой доштани саратон дар ин қисмати рұдаи ғафс авлотар медонанд [4;27;28]. Ин гурӯхи муаллифон дар марҳалаи аввал амалиёти гузоштани гузоштани секо (илео) - стома, илеотрансверзоанастомоз, илеостома ва ё колостомаи дусутанаро пешниҳод намуда, сипас (марҳалаи дуюм) - гузаронидан гемиколэктомия аз рост усули беҳтарину қобили қабул ба ҳисоб меравад [9;24].

Бо мақсади пешигрӣ намудани инкишофёбии нобасомонии қўқҳои анастомози илеотрансверзалӣ муаллифон намудҳои гуногуни гузоштани анастомози номбурдаро пешниҳод намудаанд [3;13;28]. Миёни ин гуна ҷарроҳиҳо мавқеъи хосро гузоштани анастомози Y-шакли нӯг ба паҳлӯ бо баровардани илеостомаи сабуккунанда ишғол менамояд. Истифодаи ин гуна анастомоз то ба 16,6% кам гардиданни нишондоди фавти баъдазҷарроҳии беморони гирифтори саратони қисмати рости рұдаи ғафс меоварад [9;13;22].

Дар беморони гирифтори саратони қисмати чапи рұдаи ғафс (кунчи испурчӣ, рұдаи поёнраванда, рұдаи сигмашакл), ки ба ногузарогии шадиди рұда овардаанда, гузоштани трансверзостома ва ё қисматбурии рұдаи омосдошта бе барқарорнамои бефосилагии рұда амалиёти зарурии ҷарроҳӣ ба ҳисоб меравад [5;8;29].

Навобаста аз он ки то ба ҳол интиҳоби усули ягонаи амалиёти ҷарроҳӣ дар беморони гирифтори саратони қисмати чапи рұдаи ғафс, ки ба ногузарогии рұда оварда аст масъалаи ҳалнашуда ба ҳисоб меравад, тайи солҳои охир бештари муалифон дар чунин беморон истифода намудани ҷарроҳиҳои радикалиро қобили қабул дониста, аз амалиётҳои полиативӣ ҳуддорӣ менамоянд [17;33].

Амалиётҳои ҷарроҳии радикалиро дар беморони гирифтори ногузарогии омосии қисмати чапи рұдаи ғафс ба ду гурӯҳ тақсимбандӣ менамоянд: якмарҳилавӣ ва думарҳилавӣ. Ба гурӯхи ҷарроҳиҳои радикалӣ ҳама гуна амалиётҳоеро шомил медонанд,



ки зимни истифодаи онҳо на вобаста аз он, ки бефосилавии рӯда барқарор карда мешавад ва ё не (колостомаҳои гуногун гузошта мешавад), худи омос ба пуррагӣ гирифта партофта мешавад. Зимни истифодаи ҷарроҳҳои бисёрмарҳилаи аввал танҳо таёрнамоии бемор барои марҳилаи дигари ҷарроҳӣ гузаронида шуда, сипас (дар марҳилаи дуюм) омос гирифта партофта мешавад [6;18].

Гарчанде беҳтари муаллифон зимни ногузарогии омосии қисмати чапи рӯдаи гафс истифодаи усулҳои бисёрмарҳилаи ҷарроҳиро ҷонибдорӣ менамоянд [15;29], кам нестанд корҳои илмие, ки истифодаи ҷарроҳҳои якмарҳилагиро дар ин ғуруҳи беморон авлотар мешуморанд [16;26].

Ба ақидаи бархе аз муаллифон дар ҳолати ҷой доштани омос дар рӯдаи қундаланг ва ё қисмати чапи рӯдаи гафс истифодана-моии амалиётҳои бисёрмарҳилагии ҷарроҳӣ беҳтар мебошад [14;24]. Дар ҷунин маврид барои интихоби дурусти ҳаҷм ва намуди ҷарроҳӣ мавзеи ҷойгиршавии омос, имко-ни гирифта патофтандро доштан ва ё надоштани он, мавҷудияти оризаҳои беморӣ (п-ритонит, перфоратсия, хунравӣ), ҳолати умумии бемор, вазнинии бемориҳои ҳамра-диф ва синну соли бемор ба назар гирифта мешавад [25;28].

Дар беморони гирифтори саратони қис-мати чапи рӯдаи гафс (кунци испурҷӣ, рӯдаи поёнраванда, рӯдаи сигмашакл), ки оризаи ногузарогии шадиди рӯдаро ба миён овардаанд, гузоштани трансверзостома, ва ё қис-матбурии рӯдаи осебидиде бе гузоштани ана-стомози аввалиндаҷаро бархе аз муалли-фон пешниҳод менамоянд [11;14;19]. Бо мақ-сади шароити мусоидро барои ҷаспиши қўкҳои мавзеи анастомоз фароҳам овардан (кам намудани фишори дохилирӯдавӣ) дар қисмати болои ҳалқаҳои рӯда (болотар аз мавзеи анастомоз) гузоштани намудҳои гу-ногуни носурҳои сунъиро (секостома, ап-пендиқостома, трансверзостома) қобили қабул медонанд [12;15;17].

Гузоштани анастомозҳои Y-шаки рӯдаи гафс бо рӯдаи гафс дар беморони гирифтори саратони қисмати чапи рӯдаи зикргар-

дида бо оризаи ногузарогии шадиди рӯдавӣ яке аз усулҳои таъсирнок ба ҳисоб рафта, боиси кам гардидани басомади нобасомо-ни кўкҳои мавзеи анастомози гузошташу-да мегардад, ки аз рӯи маълумотҳои адаби-ёти ҷойдошта нишондоди он ҷунин ҳолатҳо то ба 1,85% мерасад [21;25;29].

Бо мақсади беҳтар намудани шароит ба-рои ҷаспиши қўкҳои анастомози дар рӯда гузошташаванда усулҳои зиёд, аз қабили ба ҳалқаи буридашаванда овардани мӯҳтавои дохили рӯда зимни амалиёти ҷарроҳӣ, шустани додохилиҷарроҳии мӯҳтавои рӯда та-вассути найча, найчагузории дохилирӯда-вии мавзеи анастомоз, гузоштани лавҳачаи ТахоКомб бар болои қўкҳои анастомози гузошташу-да, истифодаи вакуум-аспиратори дохилиҷарроҳии пӯшидаро ва гайра истифода мегарданд [6;9;14;22;29].

Бояд қайд намуд, ки интихоби инфири-дии усули ҷарроҳӣ ва истифодаи маводҳои беҳтарсозандай хунгардиш дар масориқаи рӯда барои беҳтар гардонидани натиҷаҳои ҷарроҳӣ хело таъсири мусбии ҳудро мера-сонанд [22;31].

Ба ақидаи бархе аз муаллифон чи гуна гузоштани анастомоз дар рӯдаи гафс аз ўҳдадориҳои ҷарроҳ вобаста набуда (танҳо истифодаи қўкҳои якқабата ва ё танҳо истифодаи қўкҳои механикӣ ва ғ.), балки аз ҳусусияти он қисмати рӯда вобаста мебо-шад, ки дар он анастомоз гузошта мешавад [14;20;26]. Анастомозҳои поёниро асосан бо истифодаи дастгоҳҳои дўзанда гузоштани беҳтар мебошад [11;14;18;33]. Дар ҳалқаи рӯдаи тангшуда ва ё дар ҳалқаи тибқи меъ-ёр қалон набудаи равазанаи он истифода намудани қўкҳои якқабата зимни гузошта-ни анастомоз қобили қабул ҳисобида мешавад. Дар ҳалқаи васеъи деворааш дистрофи-яшуда бошад гузоштани қўкҳои дуқабата тавсия дода мешавад. Бо назардошти ҳола-тҳои дар боло зикргардида муаллиф ба на-зар гирифтани се шартро дар ҳама ҳолати гузоштани анастомоз дар рӯда ҳатмӣ медонад: якум- барои гузоштани анастомози мустаҳкам бояд сўзанҳои беосеб (атравма-тические) истифода карда шавад; дуюм- ҳама намуди анастомоз бояд ба таври гер-



метикй гузошта шавад; сеюм- дар ҳолатҳои чой доштани шӯбҳа аз устувирии анастомоз бояд колостомаи сабуккунанада ва ё илеостома гузошта шавад [16;23;32].

**Ҳамин тариқ**, зимни табобати беморони гирифтори саратони рӯдаи гафс, ки бо оризай ногузарогии рӯда бистарӣ гардида-

анд, вазифаи асосӣ ҳисобида мешаванд: 1) бартараф намудан ногузарогии рӯда; 2) ба-рқарорномаи гомеостази вайронгардида; 3) мувофиқи имконият ба тариқи радиқалий бартараф намудани саратон; 4) пешгирий намудани оризаҳои худи ногузарогии шадиди рӯдаҳо ва баъдиҷарроҳӣ.

### АДАБИЁТ

1. Alley, P.G. Surgery for colorectal cancer in elderly patients / P.G. Alley // Lancet. -2010. Vol.356. - P.9234/956.
2. Ammaturo, C. L' occlusione retto-colica da cancro / C. Ammaturo, F. Cirillo, F. Imperator // Minerva chir. 2016. - Vol.51,N.6. - P.433-438.
3. Anselmetti, G. La chirurgia d'urgenza nelle neoplasie del colon / G. Anselmetti // Chir. Gastroenterol. 2012. - Vol.26,N3. - P.409-418.
4. Arnaud, J.P. Colorectal cancer in patients over 80 years of age / J.P. Arnaud, M. Schloegel, J.C Olier // Dis. Colon Rectum. 2011. - №34. - S.896-898.
5. Arnaud, J.P. The role of subtotal/total colectomiy in the urgent treatment of obstructive cancer of the left colon / J.P. Arnaud, M. Schloegel // J. Chir (Paris). 2013 Dec; 134(7-8), S.267-270.
6. Arnell, T. Colonic stents in colorectal obstruction / T. Arnell, M. Stanos, P. Takahashi // Amer. J. Surg. 2015. - Vol.64. - P.986-989.
7. Audisio, R.A. Colorectal cancer / R.A. Audisio, F. de Braud, J. Wils // Crit Rev. Oncol. Hematol. 2012. - 27(2). -S. 139-141.
8. Borner, M. Phase II study of capecitabin+oxaliplatin in first line and second line treatment of advanced or metastatic cancer. / M. Borner // Proc. ASCO. 2011. -Vol.20.- Abstr.67.
9. Bresler, L. Emergency surgery in colonic obstructions: Retrospective study of 70 cases / L. Bresler, E. Braun, A. Debs // J.Chir.(Paris). -2013, Dec, 123(12). S.713-718.
10. Brooke, J.R. Ultrasound Imaging Techniques in Cancer Management. / J.R. Brooke // In cancer principles and practice of oncology / De Vita V.T., Hellman ,S., Rosenberg S.A.(Eds.). 2017. - J.R. Lippincott Co. Philadelphia. - P.669-672.
11. Buess, G.F. Transanal endoscopic microsurgery. Laparoscopic and endoscopic surgery in oncology / G.F. Buess, H. Raestrup // Surgical oncology clinics of North America.- 2011.- Vol. 10, N 3. P.709-731.
12. Camilleri-Brennan, J. Quality of life after treatment for rectal cancer / J. Camilleri-Brennan, R. Steele // Br. J. Surg., 2013 85(8) - S. 1036-1043.
13. Campbell, K.L. Expendable metal stent application in obstructing carcinoma of the proximal colon: report of a case / K.L. Campbell, J.K. Hussey, O.K. Eremin // Dis-Colon-Rectum. 2010,- Nov; 40(11). - P. 1391-1393.
14. Cavina, E. Anorectal reconstruction after abdominoperineal resection / E. Cavina, M. Seccia, P. Banti, G. Zocco // Dis. Colon Rectum. 2015. - 41(8). - S. 10101016.
15. Chua, C.L. Surgical consideration in the Hartmann's procedure / C.L. Chua // Aust. N.Z.J. Surg. 2016. - Vol.66,№10. - P.676-679.
16. Colon and rectum cancer complicated with obstruction: immediate result and long-term follow-up / G. Bannura et al. // Rev.Med.Chir. 2010, Oct. - 120(10), S. 1110-1117.
17. Deen, K.I. Surgical management of left colon obstruction: the University of Minnesota experience / K.I. Deen., R.D. Madoff, S.M. Goldberg// J. Am. Coll. Surg. -2014, Dec, 187(6), s. 573-600.
18. Emergency surgery for colo-rectal cancer / G. Benedetti-Valentini et al. // Acta chir. Austr. 2011. - N1. - P.36.



19. Hartmann's operation in complicated lesion of the sigmoid and rectum / G.Castrari et al. // Minevra Chir. 2014. - May 31. - Vol.44, №10. - P.1485-1488.
20. La chirurgie en deux temps dans les occlusions coliques gauches neoplasiques reste la securite /P.H. Cugnenc et al. // J. Chir. Paris. 2017. Dec; 134(7-8): 275-8.
21. Les occlusions alga's par cancer colique. Analise d'une serie de 163 observations / X. Barth et al. // Lyn. Chir. 2010. -Vol.88,NL- P. 12.
22. Les suppurations pariétales reve-latrices de cancers coliques / D. Degroote et al. // Sem. Hop. Paris. 2013. - Vol.63, №40. - P.3111-3114.
23. Lescancers colorectanre reveles par une occlusion: flequence et pronostic dans une population / M.G. Bourton et al. // Bull. Cancer. 2009. - Vol.75, №2. - P.347-354.
24. Malignant colorectal obstruction: treatment with a flexible covered stent / I.W. Choo et al. // Radiology. 2013. Feb; 206(2):415-21.
25. Obstructive colitis / C. Barbosa et al. // Abstr. 13 Eur. Congr. Pathol, Ljubljana // Pathol. Res and Pract. 2011. - Vol.187, N6. - P.653.
26. One-stage resection and primary anastomosis following acute obstruction of the left colon for cancer / A. Chiappa et al. // Am Surg, 2010 Jul., 66:7, S.619 622.
27. Outcome of emergency surgery in patients over 70 years of age / A. Iroatulam et al. // Dis. Colon Rectum. 2007. - Vol.42, №4. -P.63.
28. Outcome of large-bowel perforation in patient with colorectal cancer / P.G. Carraro et al. // Dis. Colon Rectum. 2011. -Vol.41, №11.-P.1421-1426.
29. Primary resection with antegrade colonic irrigation and peritoneal lavage versus subtotal colectomiy in the management of obstructed left colon cancer /M. Csiky et al. // Acta.-Chir-Hung. 2009; 36(1-4):59-60.
30. Surgery for colorectal cancer in eldery patients: a systematic review / P.D. Simmonds et al. // Lancet. 2009. - 356. - 9234. -P.968-975.
31. Tsai, J. With Clementine 12.0, SPSS Goes / J. Tsai // CRM magazine, 2008. URL://http ://www.destinationcrm. com/Articles/CRM-News/Daily-News/With-Clementine-12.0,-SPSS-Goes-Deep-47143.aspx.
32. Violi, C. Curative surgery for colorectal cancer: long-term results and life expectancy in the elderly / C. Violi, N. Pietra, M. Grattarola, // Dis. Colon Rectum. -2008 №41(3).-S.291-298.
33. Zaheer, S. Surgecal treatment of adenocarcinoma of the rectum / S. Zaheer, J.H. Pemberton, B.G. Wolff // Ann. Surg. 2003. №227(6). -S.800-811.

## ТАШХИС ВА МУОЛИҶАИ ХОЛЕСИСТИИ ШАДИДИ КАЛКУЛЁЗӢ ДАР БЕМОРОНЕ, ХАТАРИ ЗИЁДИ ҖАРРОҲИДОШТА

**А.С. Ашурев, И.Х. Муродов**

Кафедраи амалияи ҷарроҳӣ ва анатомияи топографӣ (муд. каф. дотс. Курбонов Ҕ.М.)-и  
ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино

*Ашурев Абдураҳмон Саторовиҷ - н.и.т., ассистенти кафедраи ҷарроҳии амалӣ ва анатомияи топографии ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино*

*Муродов Иқболиоҳ Ҳайруллоевиҷ- аспиранти кафедраи амалияи ҷарроҳӣ ва анатомияи топографии ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино.*

Дар байни беморони гирифтори холесис-  
тии шадид, бемороне, ки хатари зиёди  
ҷарроҳӣ доранд, ба пиндори олимонӣ гуно-

гун 26,4 - 66%-ро ташкил медиҳанд. Аз ҷони-  
би мо натиҷаи ташхису муолиҷаи 68 бемо-  
рони хатари зиёди ҷарроҳӣ-анестезиологӣ



дошта таҳлил карда шуд. Ба ҳамаи беморон тадқиқотҳои клиникӣ-лабораторӣ ва ТУС гузаронида шуд. Мувофиқи натиҷаҳои тадқиқот беморон ба ду гурӯҳ чудо карда шуданд: дар гурӯҳи аввал (32 бемор) таназзули тағйиротҳои илтиҳобӣ дар талхадон мушоҳида гардид, дар гурӯҳи дуюм (36 патсиент) бошад, беҳбудӣ ба назар нарасид, ки ба онҳо МХС истифода шуд. Натиҷаҳои бадастомада далели онанд, ки тактикаи муолиҷаи онҳо

аз натиҷаи муоинаи клиникӣ-абзорӣ на таҳноҳо ҳангоми воридшавӣ, балки дар ҷараёни беморӣ низ вобастагӣ дорад. Ҳатари зиёди фавтнокии пас аз амалиёт ва эҳтимолияти зиёди афзоиши оризаҳои пасазҷарроҳӣ, маҷбур месозанд, ки дар марҳилаи ибтидой зимни мавҷуд набудани симптомҳои перитонеалий аз амалиётҳои радикалий даст қашем.

**Калимаҳои калидӣ:** холетсистити шадид, миёнсол, беморони таҳти ҳатари зиёд.

## ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО КАЛЬКУЛЁЗНОГО ХОЛЕЦИСТИТА У БОЛЬНЫХ ПОВЫШЕННОГО ОПЕРАЦИОННОГО РИСКА

**А.С. Ашурев, И.Х. Муродов**

Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии (зав. кафедрой - к.м.н., доцент Дж.М. Курбонов) ТГМУ им. Абуали ибни Сино

*Ashurov Abdurakhmon Satorovich - к.м.н., ассистент оперативной хирургии и топографической анатомии, ТГМУ им. Абуали ибни Сино*

*Murodov Iqbolsho Khayrulloevich - аспирант кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии ТГМУ им. Абуали ибни Сино*

Среди всех больных с острым холециститом пациенты повышенного риска составляют, по данным разных авторов, от 26,4 до 66%. Нами проанализированы результаты диагностики и лечения 68 больных с повышенным операционно-анестезиологическим риском. Всем больным применяли клинико-лабораторные и УЗ исследования. По результатам исследования больные были разделены на две группы: в 1-й группе (32 пациента) отмечался регресс воспалительных изменений желчного пузыря, во 2-й группе (36 пациентов) не было улучшения,

им применяли МХС. Полученные нами результаты свидетельствуют о том, что тактика их лечения зависит от результатов клинико-инструментального обследования не только при поступлении, но и в динамике. Высокий риск послеоперационной летальности и большая вероятность развития послеоперационных осложнений заставляют на начальном этапе воздерживаться от радикальных оперативных вмешательств при отсутствии перитонеальных симптомов.

**Ключевые слова:** острый холецистит, пожилой возраст, больные повышенного риска.

## DIAGNOSTICS AND TREATMENT OF ACUTE CALCULAR CHOLECYSTITIS IN PATIENTS WITH HIGH OPERATIONAL RISK

**A.S. Ashurov, I.Kh. Murodov**

Department of Operative Surgery and Topographic Anatomy of ATSMU  
(Head of the department- candidate of medical science, Associate Professor J.M. Qurbonov)

*Ashurov Abdurakhmon Satorovich - candidate of medical science., assistant of the department of operative surgery and topographic anatomy of ATSMU.*

*Murodov Iqbolsho Khayrulloevich - postgraduate student of the department of operative surgery and topographic anatomy of ATSMU.*



According to different authors, among all patients with acute cholecystitis patients with high operational risk are from 26.4 to 66%. We were analyzed the result of diagnosis and treatment of 68 patients with a high operative-anesthesiological risk. Clinical laboratory and ultrasound were used in all patients. According to the results of the study, patients were divided into two groups: in the 1st group (32 patients) there was a regression of inflammatory changes in the gallbladder, in the 2nd group (36 patients) there was no improvement, they were used

**Муқаддима.** Тибқи маълумоти муаллифни мухталиф дар байни тамоми беморони гирифтори холетсистити шадид патсиентҳои таҳти хатари зиёди ҷарроҳӣ дошта аз 26,4 то 66% - ро ташкил медиҳанд [1,3]. Одатан ин ғурӯҳ бемороне ҳастанд солхӯрдаву кӯҳансол ва тибқи таснифоти ҳолати физиологӣ, ки Ҷамъияти амрикоии аnestезиологҳо (ASA) қабул намудааст, ба синфи IV ва V шомиланд. Беморони мазкур гирифтори намоёнӣ патологияи системавӣ буда, қобилияти меҳнатиро аз даст додаанд ва ба муолиҷаи ҳамешагӣ ниёз доранд. Бемороне, ки тибқи таснифоти ASA ба синфи V мутааллиқанд, дар давоми 24 соат ҷарроҳӣ нагарданд метавонанд вифот намоянд. Айни замон дар муолиҷаи холетсистити шадид ҳолетсиститэктомияи лапарскопӣ "стандартӣ тиллой" маҳсуб мейёбад. Вале фаромӯш набояд кард, ки ҳолати ғурӯҳи бемороне, ки таҳти хатари зиёди ҷарроҳӣ қарор доранд, вайроншавиҳои кори системаҳои аз ҳисоби бемории асосӣ сарчашмандағирандаро метезонанд ва дучанд ҳолати беморро вазнин мекуанд. [3, 10, 11]. Сониян, ҷарроҳӣ бо назардошти таъсири манфии пневмоперитонеум хатари амалиётро якбора меафзояд [2,4,5]. Холетсиститэктомия аз тариқи мини-дастрасӣ дар робита бо имкон-напазир будани муоинаи васеъи ковокии шикам ҳангоми холесистити шадид маъруфият пайдо накард. Ҳангоми иҷрои амалиётҳои таъчилий ва фаврӣ оиди холетсистити шадид, тибқи маълумоти бâзъе муҳаққиқон фавтнокӣ дар ғурӯҳи мазкури беморон ба 45,1% [2,7, 8] мерасад. Имрӯзҳои яке аз услҳои канора гирифтан аз ҷарроҳии хатарно-

MHS. Our results suggest that the tactics of their treatment depends on the results of clinical and instrumental examination, not only on admission, but also in dynamics. The high risk of postoperative mortality and a high probability of the development of postoperative complications, force us to refrain at the initial stage from radical surgical interventions in the absence of peritoneal symptoms.

**Key words:** acute cholecystitis, old age, high-risk patients.

ке, ки таҳти беҳисгардонии умумӣ иҷро мешавад ва зуд илтиҳобро бартараф мекунад, ин таҳти назорати ултрасадо пунксияи талҳадон тавассути пӯсту чигар ба ҳисоб меравад [6,11,13]. Дар мавриди беморони вазни ни гирифтори ихтилолоти кардиопулмонарии зуҳурӯфта ва бемориҳои системавӣ, ба пиндори як ғурӯҳ муҳаққиқон [9-12], ин усул ҳамчун усули мустақилонаи муолиҷа ба ҳисоб меравад. Дар назар доштан муҳим аст, ки манзараи клиникии холетсистити шадид дар беморони гирифтори ихтилолоти системавӣ судашуда аст. Аксарон номувофиқии маълумотҳои лабораторӣ ба марҳилаҳои илтиҳоб ва саривақт нагузаронидани ҷарроҳиҳои фаврӣ ба деструксияи девораҳои талҳадон, баландшавии заҳролудшавӣ ва норасогии полиорганӣ оварда мерасонад [4,10,13]. Пас барои ташхиси дуруст ва интиҳоби тактикаи асоснокшудаи муолиҷа на танҳо марҳилаи илтиҳоб ва деструксияи девораи талҳадон, инчунин сатҳи вазнини ҳолати бемор ва эҳтимолияти имконпазир будани оризаҳои дохилӣ ва пасазҷарроҳӣ зарур аст [12,13]. Шкалаи интегралie, ки вазнинии ҳолати бемор, хатари воқеии ҷарроҳиро муйян мекунад, дар ҳалли чунин мушкилот кумак карда метавонад.

**Максади тадқиқот.** Беҳтар гардиданӣ натиҷаи муолиҷаи ХМК дар беморони таҳти хатари зиёди ҷарроҳӣ қарордошта

**Мавод ва усулҳои тадқиқот.** Аз ҷониби мо 68 беморон муоина гардианд, ки солҳои 2008 - 2017 таъчилан бо ташхиси "холетсистити шадиди калкулӯёй" ба шӯбайи ҷарроҳии КМС КВД АТ ворид шуданд. Ба тадқиқот



беморони мувофики шкалаи ASA ба синфи III, IV ва V шомил буда ворид карда шуданд. Зимнан 36 bemor тибқи шкалаи ASA ба синфи III, 24 нафар ба синфи 24 ва 8 нафар ба синфи V тааллуқ доштанд. Аз чумла мардҳо 22 (32,35%) ва занҳо 46 (67,64%) нафар буда, синни миёнаи bemorон ( $76,3 \pm 6,3$ )-ро ташкил медод. Давомнокии давраи шадиди bemorӣ дар худуди аз 73 то 120 соатро дар бар мегирифт. Bemoriҳои ҳамрадиф, ки бештар ба назар мерасид ин БИШ, bemorии фишорбаландии марҳилаи III, кардиосклерози пасазсактай, беназмии тағиирёбанда, астмаи нойи нафас, ихтилототи шадиди гардиши мағзисарии хун, ки пештар аз сар гузаронидаанд ва диабети қанд буд. Зимнан ба хотир мерасонем, ки дар 86,5% bemorон якчанд bemoriҳои ҳамрадиф ба назар мерасид. Барои арзёбии вазнинии ҳолат, пешгӯйи ва хатари амалиёт мо шкалаи SAPS II ва POSSUM-ро истифода кардем. Нисбати тамоми bemorон алгоритми стандартии муоина, аз чумла тадқиқоти клиникӣ-лабораторӣ ва ТУС-и ковокии шикам ба кор бурда шуд, ки он дар тӯли 2-3 шабонарӯз иҷро гардид. Дар динамика гузаронидани УС чунин параметрҳо: андозаи талҳадон (ҳаҷм ва андозаи арзии талҳадон); мавҷудият, ҷойгиршавӣ, андозаи сангҳои талҳадон, мачрои талҳадон ва мачрои умумии талҳа; ҳолати девораи талҳадон (гафсӣ, ба қабатҳо ҷудошавӣ, варамӣ); ҳолати насчи наздиталҳадон (мавҷуд будани варамӣ, инфильтрат, думмал) ба инобат гириф-

та шуд. Ба тамоми 68 bemor пас аз гузоштани ташхис табобати доругӣ (консервативӣ) гузаронида шуд. Ҳаҷми муолиҷа стандартӣ буда, аз муолиҷаи инфузионӣ, спазмолитикиӣ ва зиддигактериявӣ, инчунин муолиҷаи bemoriҳои ҳамбаста иборат буд, ки якбора баъди дар bemorхона бистарӣ гардидани патсиент оғоз мёёфт. Аз ин миён дар мавриди 36 bemor муолиҷаи ҷарроҳӣ ба кор бурда шуд, ки аз пунксияи покгардонӣ-декампрессионии талҳадон таҳти назорати ТУС ибтидо гирифта буд.

**Натиҷаҳои муоина ва баррасии онҳо.** Зимни муоинаи объективӣ дар тамоми bemorон аломатҳои холетсистити шадид муайян гардид, зимнан симптомҳои перитонити интишорёфта мушоҳида нашуд, ки барои амалиёти таъчилий ва оғоз намудани муолиҷаи доругӣ далел гардид. Ҳарорати bemorони муоинашуда баланд набуда, ба ҳисоби миёна ( $37,3 \pm 1$ )°C - ро ташкил медод. Нишондодҳои лабораторӣ ташхиси клиникии аксари bemorонро тасдиқ менамуд. Ба ҳисоби миёна миқдори лейкотситҳои хуни ноҳиявӣ ба ( $13,5 \pm 1,4$ ) $\cdot 10^9$ /л рост меомад. Андаке баланд шудани билирубин, то ( $24,5 \pm 2,4$ ) мкмоль/л, аз ҳисоби фраксияи гайримустаким ба назар мерасид, ки далели ҳусусияти заҳролудии билирубинемияро дошт. Ҳангоми арзёбии нишондиҳандаҳои интегралии вазнинии ҳолат, пешгӯй ва хатари амалиёт маълумотҳои зерин ҳосил шуданд (ҷадвали 1).

## Ҷадвали 1

### Нишондиҳандаҳои интегралии вазнинии ҳолати bemorони гирифтори холетсистити шадид тибқи шкалаи SAPS-II ва POSSUM ( $M \pm m$ )

Шкалаи SAPS II		Шкалаи POSSUM	
Ҷамъи балҳо	Фавтнокӣ	Фавтнокии пасазҷарроҳӣ %	Оризai пасазҷарроҳӣ %
$27,3 \pm 5,3$	$9,8 \pm 4,9$	$8,2 \pm 2,9$	$49,2 \pm 5,9$

Аз маълумотҳои пешниҳодгардида аён аст, ки ҳолати bemorон вазнин аст ва дар нақшаи инкишофи оризаҳо пешгӯйӣ аз хатар ҳолӣ нест. Фавтнокии интизорӣ  $9,8 \pm 4,9\%$ -ро ташкил дода, оризai пасазҷарроҳӣ мумкин буд, дар худуди  $49,2 \pm 5,9\%$  инкишофт ёбад. Натиҷаи маълумотҳо далели даст кашиданӣ мо аз иҷрои холетсистэкомия нисбати bemorони мазкур буд, ки

дар мавриди онҳо симптомҳои перитоналӣ ба назар намерасид.

Дар баробари арзёбии манзараи клиникӣ ва нишондиҳандаҳои лабораторӣ, дар ташхис ва ҷобаҷугузории нишондиҳандаҳо ба муолиҷаи ҷарроҳии холетсистити шадид ба тадқиқоти динамикии ултрасадоӣ таваҷҷӯҳӣ хоса зоҳир карда шуд, ки дар натиҷа маълумотҳои зерин ҳосил шуданд (ҷадвали 2).



## Натичаи ТУС-и динамикии талхадон

Нишондод	Зимни воридшавӣ (68 бемор)	Шабонарӯзҳои аввали пас аз воридшавӣ	
		Гурӯҳ I, n=32	Гурӯҳ II, n=36
Ҳачм, мл	94,6±7,4	68,7±8,1	116,6±8,1
Андозаи арзӣ, см	5,2±0,4	4,4±0,6	5,9±0,6
Ғафсии девора, мм	6,8±0,8	4,5±0,5	8,0±0,5
Ба қабатҳо чудошавии девора, %	84,7	31	85
Тағйироти атрофи талхадон, %	5,2	Нет	8
Сангҳои зиёди мутахаррик, %	52,5	71,8	28,2
Санги бехаракат дар гарданаи талхадон, %	47,5	25,8	74,2

Тавре аз ҷадвал аён мешавад, зимни ТУС-и санчишӣ, ки тӯли ду шабонарӯзи пас аз бистаришавӣ гузаронида шуда буд, беморон ба ду гурӯҳ чудо карда шуданд. Дар мавриди гурӯҳи аввал (32 бемор) та-наззули тағйиротҳои илтиҳобии талхадон ба назар мерасад ва ҳангоми арзёбии нишондиҳандаҳои клиникӣ-лабораторӣ низ беҳбудӣ мушоҳида мешавад. Зимни гурӯҳи дуюм (36 патсиент) на танҳо беҳбудӣ ба назар намерасид, ҳатто гоҳо манзараи ултрасонографӣ хуб набуд ва ин дар қалон шудани ҳаҷми талхадон ба ҳисоби миёна то ( $112,6\pm8,1$ )мл ва андозаи арзии он то ( $5,9\pm0,6$ )см ифода меёфт. Тағйирот дар на-счи атрофи талхадон дар мавриди 10%-и беморон муайян гардид. Зимнан дар гурӯҳи мазкур тағйирёбии маълумотҳои ТУС ҳамеша ба динамикаи нишондиҳандаҳои клиникӣ-лабораторӣ мувофиқат намекарданд. Ҳангоми муолиҷаи 32 бемор, ки нисбати онҳо муолиҷаи ғайриҷарроҳӣ ба кор бурда шуда буд, беҳбудии ҳолати беморон, мӯътадилшавии нишондиҳандаҳои кли-никӣ-биохимиювӣ ва динамикаи мусбат зимни муоиниаи ултрасадоии талхадон мушоҳида гардид, ки дар мавриди онҳо бо муолиҷаи ғайриҷарроҳӣ иктиро намудем. Дар динамика ичрои ТУС-ро хеле муҳим меҳисобем. Ҳатто дар ҳолати беҳбудии ҳолати субъективӣ, кам шудани аломати дард ва беҳтар гардидани нишондиҳандаҳои лабораторӣ, динамикаи манфии УС -ро нишондод ба ҷарроҳии фаври меҳисобем.

Зимни 36 бемор, бад шудани манзараи ултрасонографӣ, дар девораи талхадон аф-зудани тағйиротҳои деструктивӣ мушоҳида гардид. Нисбати онҳо ғайр аз муолиҷаи ғайриҷарроҳӣ таҳти назорати ТУС микро-холетсистемия (МХС) иҷро гардид. Дар беморони МХС тағйирёбии қиматҳои ИЗЛ ва ТП ба баландшавии эндотоксемияи зуҳу-рёфта ишорат менамояд. МХС дар мавриди 28 патсиент самаранок буд. Зимни беморони мазкур ( $n=28$ ) дар шабонарӯзи саву-ми пас аз МХС 2-3 баробар пастшавии нишонаҳои эндотоксемиякоҳиша ба назар мерасид (то МХС:ИЗЛ-  $6,2\pm0,8$ ; ТП-  $15,2\pm1,8$ ; паз аз он ИЗЛ- $2,8\pm1,4$ ; ТП-  $24,3\pm2,3$ ). Зуҳуроти илтиҳобӣ пурра барта-раф гардид ва беморон дар ҳолати қаноат-бахш ба муолиҷаи амбулаторӣ гусел карда шуданд.

Дар мавриди 8 бемор амалиёт ба кор бурда шуд. Нишондод ба ҷарроҳӣ мавҷуд на-будани динамикаи мусбат ҳангоми ТУС-и санчишӣ, инчунин афзудани нишонаҳои эндотаксемия пас аз МХС ба шумор мерафт. Аз 36 беморе, ки дар онҳо муолиҷаи ғайри-ҷарроҳӣ бетаъсир анҷом пазируфт, оқиба-ти 2(5%) бемор бо марг анҷомид. Сабаби марги ду бемор ба ҳолати вазнин муроҷиат кардани онҳо ва норасогии фаъолияти кори дилу рагҳо ва нафас ба ҳисоб мерафт.

Ҳамин тавр, шкалаи интегралии SAPS- II ва POSSUM барои ба таври асоснок чудо кардани гурӯҳи беморони таҳти ҳатари зиёди ҷарроҳӣ қарордошта ва муайян карда-ни тактикаву интиҳоби усули муолиҷаи хо-

летситсити шадид имконият фароҳам меовараҳ.

Натиҷаҳои бадастомада аз муоина ва муолиҷаи холетсистити шадид дар беморони таҳти хатари зиёди ҷарроҳӣ қарордошта аз он шаҳодат медиҳанд, ки тактикаи муолиҷаи онҳо аз натиҷаи муоинаи клиникӣ-абзорӣ на танҳо ҳангоми воридшавӣ, балки дар ҷараёни беморӣ низ вобастагӣ дорад. Ҳатто беҳбудии клиникии ҳолати бемор, зимни ТУС-и санчишии талҳадон бад будани манзараи ултратрасонографӣ барои муолиҷаи ҷарроҳӣ нишондод ба шумор ме-

равад ва бояд он аз пунксияи покгардонӣ-декомпрессионӣ таҳти назорати ТУС оғоз ёбад.

Ҳатари зиёди фавтнокии пасазҷарроҳӣ ва эҳтимолияти баланд инкишофи оризаҳои пас аз амалиёт, дар ҳолати мавҷуд набудани симптомҳои перитонеалий, дар марҳилаи аввал аз амалиёти қатъии ҷарроҳӣ даст қашиданро талаб мекунад ва муолиҷа бояд аз ҷорабиниҳои гайриҷарроҳӣ ибтидо гирад. Ҳангоми таъсирбахш набудани муолиҷаи гайриҷарроҳӣ муолиҷаи ҷарроҳӣ бояд аз МХС оғоз ёбад.

## АДАБИЁТ

1. Гостищев В.К. Особенности хирургической тактики при остром холецистите у больных старческого возраста/ Гостищев В.К., Евсеев М.А. // Хирургия. - 2001. - № 9. - С. 30-31.
2. Иванов. В.А. Роль и место лапароскопической холецистэктомии в лечении острого деструктивного холецистита у больных с высокой степенью операционно-анестезиологического риска. / Материалы 3 Международного конгресса по эндохирургии. - Москва - 1999. - С. 119-120.
3. Кригер А.Г.Джебаев К.Э. Воскресенский П.К. и др. Опасности, ошибки и осложнения при лапароскопических операциях на желчных путях / Анналы хирургической гепатологии. - 2000. - Т. 5.- №1. - С. 90-97.
4. Мирошников Б.И., Балабушкин И.А., Светловидов В.В. Чрескожная пункция желчного пузыря и микрохолецистостомия под контролем эхографии при остром холецистите // Вестн. хир.-1993.-№ 3-4.-С. 18-21.
5. Назаров Ф.Н. Особенности лапароскопической холецистэктомии при остром холецистите./Назаров Ф.Н. Ходиев Ш.И. // Эндоскопическая хирургия.-2012.-№2.-23с.
6. Поташов Л.В. Некоторые особенности течения острых хирургических заболеваний у пожилых и стариков // Новые Санкт-Петербургские врачебные ведомости.-1998.-№ 1.-С. 68-71.
7. Чагаева З.И. Лапароскопическая холецистэктомия в комплексном лечении больных острым обтурационным холециститом: Дис. афтореферат канд. мед. наук. - Казань. - 2004. - 121с.
8. Adedeji O.A., McAdam W.A. Murphy's sign, acute cholecystitis and elderly people // J. Royal College of Surgeons of Edinburgh.-1996.-Vol. 41, № 2.-P. 88-89.
9. Borzellino G. Sauerland S., Minicozzi AM Laparoscopic cholecystectomy for severe acute cholecystitis 1 A metaanalysis of results Surg.1. Endosc. 2008; 22(1): 8-15.
10. Braun U., Gerber D. Percutaneous ultrasound-guided chole cystocentesis in cows // Am. J. Vet. Res.-1992.-Vol. 53, № 7.- P. 1079-1084.
11. Copeland G.P. et al. POSSUM: a scoring system for surgical audit // Br. J. Surg.-1991.-Vol. 78.-P. 356.
12. Hobbs M.S. Mai Q.; Knuiman M.W. et al. Surgeoni experience and trends in intraoperative complications in laparoscopic cholecystectomy 2006; 93: 844-853.
13. Urgent cholecystectomy for acute cholecystitis in a district general hospital-is it feasible. M.N.Khan et al. // Ann K Coll Surg Engl.-2009.-Vol.91. -P.30-34



## БАХОДИХИЙ ҚОБИЛИЯТИ ШАҲВОНИИ БЕМОРОНИ ГИРИФТОРИ ПРОСТАТИТИ МУЗМИНИ АБАКТЕРИАЛӢ

**А.Ю. Одилов<sup>1</sup>, Ф.С. Саъдуллоев<sup>1</sup>, Ч.А. Шамсиев, А.А. Нусратов<sup>2</sup>, Х.Г. Салимов<sup>2</sup>**

Муассисай давлатии "Маркази чумхуриявии илмию клиникии урологӣ"-и Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон, кафедраи урологияи (мудири кафедра д.и.т., профессор Шамсиев Ч. А.)-и ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино

**Одилов Аминҷон Юсупович**, муовини директории МД МЧИК "Урология"-и Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон, E.mail: dr.odilov-a@mail.ru, тел.: 918-68-89-05.

**Саъдуллоев Фарҳод Сангинмуродович**, котиби илмии МД МЧИК "Урология"-и Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон, E.mail: dc\_farkhod1982@mail.ru, тел.: 918-68-66-05.

**Нусратов Абдураҳим Абдуҳамидович**, докторанти PhD кафедраи урологияи Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино, E.mail: nusratov\_a.a@mail.ru, тел.: 901-07-00-07.

**Салимов Ҳайрулло Гаффорҷонович**, асистенти кафедраи урологияи Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино, E.mail: khayrik86@mail.ru, тел.: 918-73-39-59.

Яке аз шикоятҳои асосии беморони гирифтори простатити музмин ин дисфункцияи копулятивӣ буда, ба паст шудани сифтаи ҳаёти мард оварда мерасонад. Дар мақола ҳолати копулятивии 60 нафар беморони простатити музмини абактериалий зикр карда шудааст. Барои таҳлил ва мушаххас намудани ҳолати копулятивии беморони зери назоратбуда, ба пурсишномаи индекси байналмилалии функсияи эректий (ИБФЭ) таваҷӯҳи бештаре зоҳир намудем. Дар тадқиқоти мо 55 бемор, яъне 91, 6 % аз кули беморони зери назоратбуда (n=60),

гирифтори дисфункцияи копулятивӣ мебошанд. Ҳамин тариқ, дар аксари беморони гирифтори простатити музмини абактериалий вайроншавии давраи копулятивӣ мушоҳида шуда, боиси паст шудани сифати ҳаёти беморон мегардад. Ҳамзамон қобили қайд аст, ки шикояти асосии бештари беморони гирифтори простатити музмине, ки ба табиб муроҷиат менамоянд, ин паст шудани ҳолати шаҳвонӣ мебошад.

**Калимаҳои қалидӣ:** простатити музмини абактериалий, дисфункцияи копулятивӣ, индекси байналмилалии функсияи эректий.

## ОЦЕНКА ЭРЕКТИЛЬНОЙ ФУНКЦИИ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ АБАКТЕРИАЛЬНЫМ ПРОСТАТИТОМ

**А.Ю. Одилов<sup>1</sup>, Ф.С. Саъдуллоев<sup>1</sup>, Шамсиев Дж. А., А.А. Нусратов<sup>2</sup>, Х.Г. Салимов<sup>2</sup>**

ГУ "Республиканский научно-клинический центр урологии", кафедра урологии (зав. кафедры д.м.н., профессор Шамсиев Дж. А.) ТГМУ им. Абуали ибн Сино

**Одилов Аминҷон Юсупович**, зам. директора по науке ГУ "Республиканский научно-клинический центр урологии", E.mail: dr.odilov-a@mail.ru, тел.: 918688905.

**Саъдуллоев Фарҳод Сангинмуродович**, учёный секретарь ГУ "Республиканский научно-клинический центр урологии", E.mail: dc\_farkhod1982@mail.ru, тел.: 918-68-66-05.

**Нусратов Абдураҳим Абдуҳамидович**, докторант PhD кафедры урологии ТГМУ им. Абуали ибни Сино, E.mail: nusratov\_a.a@mail.ru, тел.: 901-07-00-07.

**Салимов Ҳайрулло Гаффорҷонович**, асистент кафедры урологии ТГМУ им. Абуали ибни Сино, E.mail: khayrik86@mail.ru, тел.: 918-73-39-59.



Одна из основных жалоб больных хроническим абактериальным простатитом это копульятивная дисфункция, которая приводит к снижению качества жизни. В статье приведено состояние копульятивной функции 60 больных хроническим абактериальным простатитом. Для определения и выявления копульятивной функции больных особое значение придавалось вопросникам международного индекса эректильной функции (МИЭФ). В нашем исследовании у 55 больных, т.е. 91,6% из общего числа (n=60), наблюдалась копульятивная

дисфункция. Таким образом, у основной массы больных хроническим абактериальным простатитом наблюдается копульятивная дисфункция, которая несомненно приводит к снижению качества жизни. При этом основной жалобой больных простатитом, в связи с которым больные обращаются к врачу - это снижение эректильной функции.

**Ключевые слова:** хронический абактериальный простатит, копульятивная дисфункция, международный индекс эректильной функции.

## EVALUATION OF ERECTILE FUNCTION IN PATIENTS WITH CHRONIC ABACTERIAL PROSTATITIS

A.U. Odilov<sup>1</sup>, F.S. Sadulloev<sup>1</sup>, A.A. Nusratov<sup>2</sup>, Kh.G. Salimov<sup>2</sup>

Public institution "Republican Scientific and Clinical Center of Urology" department of urology (head of the department, MD, Professor J.A. Shamsiev) of Avicenna Tajik state medical university

*Odilov Aminjon Yusupovich, deputy director on science of Public institution "Republican Scientific and Clinical Center of Urology", E.mail: dr.odilov-a@mail.ru, ph.: 918-68-89-05.*

*Sadulloev Farhod Sanginmurodovich, scientific secretary of Public institution "Republican Scientific and Clinical Center of Urology", E.mail: dc\_farkhod1982@mail.ru, ph.: 918-68-66-05.*

*Nusratov Abdurakhim Abdulkhamidovich, doctoral PhD of urology department of Avicenna Tajik state medical university, E.mail: nusratov\_a.a@mail.ru, ph.: 901-07-00-07.*

*Salimov Khayrullo Gafforjonovich, assistant of urology department of Avicenna Tajik state medical university, E.mail: khayrik86@mail.ru, ph.: 918-73-39-59.*

One of the main complaints of patients with chronic abacterial prostatitis is copulatory dysfunction, which leads to decrease quality of life in patients. The article presents the state of copulatory function of 60 patients with chronic abacterial prostatitis. For the definition and identification of copulatory function of patients, special importance was attached to questionnaires of international index erectile function (IIEF). In our study, 55 patients (91.6%), from the total number (n60), had copulatory dysfunction.

**Мухиммият.** Простатит яке аз бемориҳои паҳншудаи урологӣ ба ҳисоб рафта, моҳияти тиббиву ҷамъияти дорад. Аз рӯйи таснифоти Институти миллии тандурустии Амрико (1995), ки имрӯз яке аз таснифоти асосӣ ба ҳисоб меравад, простатитро ба гурӯҳҳои зерин тақсимбандӣ мекунанд: проста-

In the results our experience shows that in the majority of patients with chronic abacterial prostatitis we observed copulatory dysfunction which undoubtedly leads to decreased quality of life of patients. In this investigation the main complaint of patients with prostatitis was erectile function which made the patients go to the doctor.

**Key words:** chronic abacterial prostatitis, copulatory dysfunction, international index of erectile function.

тии шадид, простатити музмини бактериалиӣ, простатити музмини абактериалиӣ ва простатити бе аломат. Простатити музмини абактериалиро ҳамчун синдроми музмини дарди кос низ тафсир дода, ба ду зергӯрӯҳ ҷудо менамоянд: простатити музмини абактериалии илтиҳобӣ, яъне категорияи IIIа ва



простатити музмини абактериалии гайри-илтихобй - ІІб. Дар ҳамин асос тадқиқотхой олимон нишон медиҳад, ки простатити музмини абактериалӣ нисбатан зиёдтар вомехӯрад. Аз рӯи оморҳо 80 - 90% беморони простатити музминро, простатити абактериалӣ ташкил медиҳанд [1-3, 5-10]. Аксари беморони гирифтори простатити музмини абактериалӣ, мардони синни фаъоли меҳнатӣ мебошанд, ки ин гувоҳӣ аз актуалий будани мушкилоти ташхис ва табобати простатити музмини абактериалӣ медиҳад. Аз ин хотир, олимони зиёди ин соҳа бар он ақидаанд, ки простатит хатари мустақим ба ҷони беморро надорад, аммо қобилияти меҳнатии беморро паст намуда, ба миқдори кофӣ боиси паст шудани сифати ҳаёти мард мегардад. Ҳатто баъзе аз олимон таъсири простатити музмин ба сифтаи ҳаётро баробар медонанд ба таъсири сактаи миокард ба сифати ҳаёти бемор [1-3, 5, 10]. Суоли таъсири простатити музмин ба ҳолати копулятивии инсон хусусан мардони синнашон ҷавон хеле актуалий буда, дар ҳоли ҳозир низ қобили таваҷҷуҳи олимони ин соҳа қарор дорад. Алалхусус, простатити музмини дарозмуддат, ки боиси паст шудани қобилияти шаҳвонӣ ва вайроншавии ҳолати психосоматикии мард мегардад [4, 6, 7, 10]. Новобаста аз он, ки дар шароити мусоир усулҳои нави ташхису муоличаи беморони гирифтори простатити музмин мавҷуданд, то ҳол барои муайян кардани усули беҳтарӣ ташхису табобат, баҳсу мунозираҳо байни олимони соҳа идома дорад. Гуфтаҳои боло худ гувоҳи онанд, ки баҳодиҳии қобилияти шаҳвонӣ ва ҳолати психосоматикии беморони гирифтори простатити музмин бояд аз мадди назар берун набошад [1, 5].

**Максади тадқиқот.** Баҳодиҳии қобилияти шаҳвонӣ дар беморони гирифтори простатити музмини абактериалӣ.

**Мавод ва усулҳои тадқиқот.** Тадқиқот дар асоси табобати 60 нафар беморони гирифтори простатити музмини абактериалӣ гузаронида шуд. Ба беморон дар МЦИК "Урология" ташхису муоинот гузаронида шуд. Синну соли беморон аз 18 то 50 солро ташкил дода, ба ҳисоби миёна  $28 \pm 2$  сол буд.

Ба беморони зери назоратбуда муоина ва ташхисҳои клиникию лабораторӣ гузаронида шуд. Пас аз мушахҳас кардани ташхиси простатити музмини абактериалӣ ба беморон аз рӯи пурсишномаи индекси байналмилалии функсияи эректилӣ - ИБФЭ (МИЭФ 15) пурсиши шикоятҳо гузаронида шуд. Ҳамзамон вакти қабули беморон аз рӯи шикоятҳои бемор, ҳолати психосоматикии беморон низ арзёби карда шуд. Бисёре аз беморон ба сустии умумӣ, тез асабоният шудан ва камхобӣ шикоят намуданд. Инчунин дар вакти тадқиқот миқдори гормонҳои хун баҳусус тестостерон аз аҳамият дур набуд. Ҳолати репродуктивии беморон низ аз рӯи озмоиши нутфа - спермограмма муоина карда шуд.

Пурсишномаи ИБФЭ, ки аз тарафи олим Rosen R. S. (1997) пешниҳод шудааст, ҳамаи ҷабҳаҳои функсияи копулятивиро дарбар гирифта, имрӯзҳо барои баҳодиҳии қобилияти шаҳвонӣ мард зиёд истифода мебаранд. Ин пурсишнома аз 15 суол иборат буда, ҳар як савол кисматҳои ҳолати копулятивиро ба шакли зайл инъикос менамояд:

А). Функсияи эректилӣ - саволҳои 1,2,3,4,5,15 ро дар бар гирифта ҷамъи ҳолҳо аз 1 то 30 ро ташкил медиҳад.

Б). Қонеъгардӣ аз алоқаи ҷинсӣ-саволҳои 6,7,8 ро дар бар гирифта ҳудуди ҳолҳо аз 0 то 15 мебошад.

В). Функсияи оргазми бошад саволҳои 9 ва 10 ро дар бар гирифта, ҷамъи ҳолҳояш аз 0 то 10 мебошад.

Г). Ҳоҳиш яъне Либидо - саволҳои 11,12 инъикос карда бемор метавонад аз 2 то 10 ҳолро соҳиб шавад.

Д). Қонеъгардии умумиро саволҳои 13 ва 14 дар бар гирифта, ҷамъи ҳолҳояш аз 2 то 10 мебошад.

Ҳамин тарик, функсияи эректилӣ ки ба саволҳои 1 то 5 ва 15 ро дар бар мегирад дар меъёр на камтар аз 26 бошад. Дар ҳолати камтар аз 26 будан ҳамчун дисфункции эректилӣ арзёби карда мешавад.

**Натиҷаи тадқиқот.** Дар вакти қабул 55 бемор аз 60 бемори зери назоратбуда, ба камбудиҳои ҳолати шаҳвонӣ шикоят намуданд, ки 91,65%-ро ташкил медиҳанд. Қоби-



ли кайд аст, ки дар ҳамаи беморони гирифтори дисфункцияи копулятивӣ, дар ин ё он ҳадд вайроншавии ҳолати психосоматикӣ мушоҳид мешавад.

Ҳамзамон, ба хотири ташхиси тафриқавии дисфункцияи эректилии сабабаш рагӣ яъне органикӣ ба беморони зериназоратбуда допплерографияи рагҳои олоти мардӣ гузаронида шуд. Дар натиҷаи допплерография маълум гашт, ки дар беморони зери

назорати мо қарордошта, ки гирифтори простатити музмини абактериалий мебошанд, дисфункцияи эретилии сабабаш органикӣ вучуд надоранд.

Аз рӯи пурсишномаи ИБФЭ маълум гашт, ки қариб дар ҳамаи беморони дисфункцияи эректилий дошта, вайроншавии ҳамаи қисматҳои давраи копулятивӣ мушоҳид мешавад. Натиҷаи пурсишнома ИБФЭ дар ҷадвали 1 дарҷ шудааст.

## Ҷадвали №1

### Таҳқики вазоифи чинсӣ аз рӯи ИБФЭ дар беморони зери назоратбуда.

Нишондиханди ИБФЭ	Холҳо бадастовардаи беморони зери назорат буда, ҳисоби миёна (n=60)	Ҳудуди холҳои ба даст овардаи беморони зери назоратбуда (n=60)
Функцияи эректилий	21,4±2,2 хол	18-23
Конеъгардӣ аз алоқаи чинсӣ	9	8-11
Функцияи оргазмӣ	8	7-8
Либидо	7	6-7
Конеъшавии умумӣ	6	6-7

Ҷӣ хеле ки дар ҷадвали зикршуда мебинем, аз рӯи қисмати функцияи эректилий, ки ҷамъи саволҳои 1 то 5 ва 15-ро ифода меу-кунад, меъёраш на камтар аз 26 хол мебошад, беморони зери назоратбудаи мо ба ҳисоби миёна соҳиби 21 хол гаштанд. Яъне дар беморони зери тадқиқот буда, дисфункцияи копулятивӣ мушоҳид мешавад.

Аз натиҷаҳои аввалия маълум гашт, ки давомнокии бемории простатити музмини абактериалий дар аксари беморони мо зиёда аз 2 сол буд. Ба хотири мушаххас намудани вобастагии дисфункцияи копулятивӣ аз давомнокии беморӣ мо беморонро ба 3 гурӯҳ тақсим намудем. Гурӯҳи аввал бемороне, ки то як сол давомнокии беморӣ доштанд. Гурӯҳи дуввум беморони собиқаи простатити то 2 сол дошта шомил шуданд. Ба гурӯҳи саввум бошад беморони зиёда аз 3 сол собықаи бемории простатити музмин дошта, шомил шуданд. Ҳамин тарик дар ин се гурӯҳи холҳои ба даст омадаи беморонро аз рӯи пурсишномаи ИБФЭ таҳлил намудем. Дар натиҷа беморони гурӯҳи аввал дар кулл, ки ҷамъи холҳои ҳамаи қисматҳои давраи копулятивиро дар бар мегирад ба ҳисоби миёна 66 холро соҳиб шуданд. Беморони гурӯҳи дуввум, ки давомнокии бемориашон то

2 сол буд ба ҳисоби миёна 57 холро ба даст оварданд. Беморони гурӯҳи сеюм, ки зиёда аз 2 сол гирифтори простатити музмин буданд ба ҳисоби миёна 50 холро ба даст оварданд. Ҳамин тарик, аз гуфтаҳои боло бармеояд, ки давомнокии равиши илтиҳоб дар простат мутаносибан рост ба дисфункцияи копулятивӣ таъсир мерасонад. Яъне чӣ қадаре, ки бемор дер ба табобат шурӯъ кунад, беморӣ ҳамон қадар зиёдтар ба ҳолати копулятивии бемор таъсири манғӣ мегузорад. Ҳамзамон байни ин гурӯҳҳо ҳолати психосоматикии беморонро арзёбӣ намудем, ки натиҷааш ба натиҷаҳои пурсишномаи аз рӯи шкалаи ИБФЭ ба дастомада монад буд. Яъне чӣ қадаре, ки давомнокии беморӣ дароз бошад, ҳамон қадар ҳолати психосоматикии бемор низ вайрон мегардад.

Таҳлилҳои спермограмма аз рӯи стандарти Ташкилоти Умумиҷаҳонии Тиҷдурустӣ, ки дар соли 2010 тасдиқ шудааст, гузаронида шуд (ТУТ, 2010). Дар натиҷа дар 11 бемор олигоспермияи дараҷаи сабук мушоҳид шуд. Ҳамзамон дар 8 бемори зери назоратбудаи гирифтори простатити музмини абактериалий, астенозооспермия ва дар 21 нафарашон миқдори лейкоситҳо аз меъёр зиёд муайян гашт. Дар бемороне, ки



дар спермограммаашон тағириотҳо доштанд, ба хотири ташхиси тафриқавӣ ва мушиҳас намудани бемории ҳамрав муоинаи ултрасдои моядон гузаронида шуд. Ташхиси ултрасадо нишон дод, ки дар ин беморон аломатҳои варикоселе дида намешавад ва андозаи тухмакхову изофаи тухмакҳо дар худуди меъёр қарор доранд.

Аз рӯи озмоишоти хун ба хусус озмоиши тестостерон нисбат ба одамони солим натиҷаҳои назаррас фарқунанда ба даст наовардем. Аз ин лиҳоз ба пуррагӣ дар ин ҷо тавзех надодем.

**Хулоса.** Ҳамин тариқ, тадқиқоти гузаронидай мо нишон дод, ки дар беморони гирифтори простатити музмини абактериалий вай-

роншавии қобилияти шаҳвонии беморон ахамияти хос дошта, қобили арзёбӣ ва баҳодиҳии пурра мебошад. Зоро дар аксари беморони гирифтори простатити музмин вайроншавии функцияи копулятивӣ аломати асосӣ ва яке аз шикоятҳои муҳиме мебошад, ки беморро маҷбур месозад то ба пизишк муроҷиат намояд. Дисфункцияи копулятивӣ ба вайроншавии ҳолати психосоматикӣ оварда, боиси паст шуданси сифати ҳаёти беморон мегрداد. Қобили қайд аст, ки баҳодиҳӣ аз рӯи пурсишномаи байналмилалии функцияи эректилий (МИЭФ 15) яке аз усулҳои содда ва дастрас барои ташхиси ҳолати шаҳвонии беморон буда, тамоми кисматҳои функцияи копулятивро дар бар мегирад.

## АДАБИЁТ

1. Абдувоҳидов А.А. Эффективность применения тамсулозина у больных хроническим абактериальным простатитом /А.А. Абдувоҳидов, Д.Н. Солихов// Ж."Известия Академии наук Республики Таджикистан". - Душанбе. - 2014. - №3(187). - С. 92-96.
2. Абдувоҳидов А.А. Опыт применения тамсулозина у больных с хроническим абактериальным простатитом /Д.Н. Солихов, А.А. Абдувоҳидов, Ш. Ш. Шокиров //Ж. "Вестник педагогического университета". - Душанбе. - 2014. - №5 (60). - С. 79-82.
3. Алчинбаев М.К. и др. Простатит. Современный взгляд на проблему: учебно-практическое пособие - Алматы, 2011, 70 с.
4. Аль-Шукри, С. Х. К патогенезу и профилактике хронического простатита (клинико-экспериментальное исследование) / С.Х. Аль-Шукри, А.Г. Горбачев, С.Ю. Боровец [и др.] // Урологические ведомости. - 2012. - Т. 2, № 2. - С. 15-19.
5. Аль-Шукри С.Х., Ткачук В.Н., Солихов Д.Н., Торосян О.Р. Эффективность применения алфа-1-адреноблокаторов у больных хроническим простатитом // Вестник Авиценны-2009. №2.- С.70.
6. Нусратуллоев И.Н., Солихов Д.Н., Косимов М.М., Абдувоҳидов А.А. Лечение больных хроническим абактериальным простатитом // Здравоохранение Таджикистана - 2011. №3.- С.278-280.
7. Ткачук, В. Н. Результаты 10-летнего исследования эффективности протеолитических энзимов у больных хроническим простатитом / В.Н. Ткачук, А.С. Аль-Шукри, И.Н. Ткачук, Ю.И. Стернин // Урологические ведомости. - 2015. - Т. 5, № 2. - С. 5-9.
8. The international index of erectile function (IIEF): a multidimensional scalefor assessment of erectile dysfunction / Rosen R. S.[et al.] // Urology 49:822-830.1997.
9. The National Institutes of Health chronic prostatitis symptom index: development and validation of a new outcome measure / M.S. Litwin [et al.] // J. Urol. 1999. Vol. 162, № 2. P.369 375.
10. Nickel J.C. Textbook of Prostatitis / J.C. Nickel/ Oxford, 1999.



## ЗУХУРОТИ КЛИНИКӢ-ЭПИДЕМИОЛОГӢ, ТАШХИС ВА МУОЛИЧАИ ПИЕЛОНЕФРИТҲОИ ШАДИД ВА МУЗМИН ДАР КӮДАКОН

**Н.А. Абдуллаева<sup>1</sup>, О.Ф. Ҳайдарова<sup>1</sup>, М.Р. Кадирова<sup>1</sup>, Талабов М.С.**

Кафедраи таълими асосҳои бемориҳои кӯдакона (мудири кафедра н.и.т. дотсент

Л.А. Бабаева) -и ДДТТ ба номи Абӯалий ибни Сино.

Шуъбаи нефрологии МДМТ -и Истиқлол

*Абдуллаева Наргис Абдумавляновна - н.и.т., ассистенти кафедраи таълими асосҳои бемориҳои кӯдаконаи Донишгоҳи давлатии тибии Тоҷикистон ба номи Абӯалий ибни Сино, E.mail: nargis0027@mail.com, тел: 91861-00-27*

*Ҳайдарова Ойгул Фазлидиновна - н.и.т., муаллимаи калони кафедраи таълими асосҳои бемориҳои кӯдаконаи Донишгоҳи давлатии тибии Тоҷикистон ба номи Абӯалий ибни Сино, E.mail: oigulfazl@mail.com, тел: 988-58-96-91*

*Кадирова Мавлюда Раҳмонбердиевна - ассистенти кафедраи таълими асосҳои бемориҳои кӯдаконаи Донишгоҳи давлатии тибии Тоҷикистон ба номи Абӯалий ибни Сино, E.mail: kmavlud@mail.ru, тел: 235-00-91*

*Талабов Маҳмадали Сайфовиҷ, д.и.т, профессори кафедраи эпидемиология ва бемориҳои сироятии ДМТ, E.mail: m.tolobov@mail.ru, тел.: 918 67 23 15 .*

Дар мақола масъалаи зуҳуроти клиникӣ, ташхис ва муолиҷаи пиелонефритҳои шадид ва музмин дар кӯдакон таҳлил шудааст. Бемориҳои микробио илтиҳобии системаи пешоб дар соҳтори тамоми бемориҳо дар кӯдакон ва наврасон яке аз ҷойҳои намоёнро ишғол мекунанд. Паҳншавии сироятҳои роҳҳои пешоб хеле зиёд буда, ба ҳиссаи онҳо

то 80% аз тамоми бемориҳои узвҳои системаи пешоб рост меояд. Бемории пиелонефрит бемории гайрихоси сироятию илтиҳобии гурдаҳо бо ихтиололи бештари системаи ҷомчау ҳавзак ва бофтаи тубулоинтерститиалии паренхимаи гурдаҳо мебошад.

**Калимаҳои қалидӣ:** кӯдакон, пиелонефрит, фони номатлуби преморбидӣ.

## КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ, ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ОСТРЫХ И ХРОНИЧЕСКИХ ПИЕЛОНЕФРИТОВ У ДЕТЕЙ

Кафедра пропедевтики детских болезней (заведующий кафедрой к.м.н. доцент Л.А.Бабаева), ТГМУ им. Абуали ибни Сино. Отделение нефрологии ГУ КЗ Истиқлол.

*Абдуллаева Наргис Абдумавляновна - к.м.н., ассистент кафедры пропедевтики детских болезней Таджикского государственного медицинского университета имени Абуали ибни Сино, E.mail: nargis0027@mail.com, тел: 91861-00-27*

*Ҳайдарова Ойгул Фазлидиновна - к.м.н., старший преподаватель кафедры пропедевтики детских болезней Таджикского государственного медицинского университета имени Абуали ибни Сино, E.mail: oigulfazl@mail.com, тел: 988-58-96-91*

*Кадирова Мавлюда Раҳмонбердиевна - ассистент кафедры пропедевтики детских болезней Таджикского государственного медицинского университета имени Абуали ибни Сино, E.mail: kmavlud@mail.ru, тел: 235-00-91*

*Талабов Маҳмадали Сайфовиҷ, профессор кафедры эпидемиологии и инфекционных болезней ТНУ, E.mail: m.talabov@mail.ru . тел.: 918 67 23 15 .*

Клиническая картина пиелонефрита зависит от возраста ребенка, от активности про-

цесса и наиболее тяжелее протекает у детей раннего возраста с неблагоприятным премор-



бидным фоном (анемия, гипотрофия, рахит), чем у детей старшего возраста. Своевременная диагностика и правильная тактика лечения острого пиелонефрита дает благоприят-

ный исход, а при хроническом пиелонефrite отмечалась более длительная ремиссия.

**Ключевые слова:** пиелонефрит, преморбидный фон, дети.

## CLINICAL MANIFESTATIONS, DIAGNOSTICS AND TREATMENT OF ACUTE AND CHRONIC PYELONEPHRITIS IN CHILDREN

Department of propaedeutics of children's diseases (Head of the department, associate professor Babaeva L.A. ) of ATSMU. Department of nephrology of PI MC Istiqlol.

**Abdullaeva Nargis Abdumavlyanova-** c.m.s., assistant of the department of Propaedeutics of children's diseases of ATSMU, E.mail: nargis0027@mail.com, ph: 91861-00-27.

**Khaidarova Oygul Fazlidinovna** - c.m.s., senior teacher of the department of Propaedeutics of children's diseases of ATSMU, E.mail: oigulfazl@mail.com, ph: 988-58-96-91.

**Kadyrova Mavlyuda Rakhamonberdievna** - assistant of the department of Propaedeutics of children's diseases of ATSMU, E.mail: kmavlud@mail.ru, ph: 235-00-91

**Talabov Mahmadali Sayfovich** - Phd, professor of the department of epidemiology and infectious diseases of medical faculty of National Tajik University.

E-mail: m.talabov@mail.ru Telephone number: +992918672315

The clinical picture of pyelonephritis depends on the age of the child, on the activity of the process and most severely occurs in young children with an unfavorable premorbid background (anemia, hypotrophy and rickets) than in older children. Timely diagnosis and the

correct tactics for the treatment of acute pyelonephritis give a favorable outcome and in chronic pyelonephritis there was a longer remission.

**Key word:** children, pyelonephritis, premorbid background.

**Муҳиммият.** Бемориҳои микробиою илтиҳобии системаи пешоб дар соҳтори тамоми bemoriҳо дар кӯдакон ва наврасон яке аз ҷойҳои намоёнро ишғол меқунанд. Паҳншавии сироятҳои роҳҳои пешоб хеле зиёд буда, ба ҳисса онҳо то 80% аз тамоми bemoriҳои узвҳои системаи пешоб рост меояд. Бемории пиелонефрит bemории гайрихоси сироятию илтиҳобии гурдаҳо бо ихтили бештари системаи ҷомчаю ҳавзак ва бофтаи тубулоинтерститсиалии паренхимаи гурдаҳо мебошад.

**Мақсади таҳқиқот:** омӯхтани зуҳуроти клиникӣ, ташхис ва муолиҷаи пиелонефритҳои шадид ва музмин дар кӯдакон.

**Мавод ва усуслҳои таҳқиқот:** таҳлили ретроспективии 40 таърихи bemoriҳои кӯдакони мубталои пиелонефрит, ки давоми соли 2018 дар шуъбаи нефрологии МД МТ "Истиқлол" дар муолиҷаи статсионарӣ қарор доштанд, гузаронда шуд. Дар байни

онҳо аз 1-сола то 3 -сола 13кӯдак (32,5%), аз 3 то 7-солаи гирфтори пиелонефрити шадид - 33 (82,5%) кӯдак, гирифтори пиелонефрити музмин - 7 (17,5%)кӯдак; аз инҳо дуҳтарон -28 нафар (70%), писарон -12 нафар (30%)-ро ташкил карданд.

Ба тамоми кӯдакон таҳлили умумии хун, таҳлили биохимиявии хун, таҳлили умумии пешоб, кишти пешоб ба флора, ТУС-и гурдаҳо гузаронда шуданд.

**Натиҷаҳо ва баррасии онҳо:** аз анамнез ошкор гардид, ки омили ирсӣ дар 5 кӯдак (12%), фони номатлуби преморбидӣ дар кӯдакони синни барвақт: анемия -12 нафар (30%), гипотрофия -7 нафар (51%), рахит-11нафар (84,6%); bemoriҳои азсаргузаронда: сирояти шадиди респиратории вирусӣ (СШРВ), bemoriҳои илтиҳобӣ дар дуҳтарон (вулвитҳо, вулвовагинитҳо) ва кӯдакони кӯдакони сини калон - СШРВ, ангинаҳо қайд шуданд.



Хангоми муюна - рангпаридағии рүйпүшҳои пүст ва луобпардаҳо, сианозиperiорбиталӣ, варам кардани рўй (варамчай пилкҳои боло ва поён) мушоҳида шуданд.

Дар манзараи клиникии пиелонефрити шадид алломатҳои захрулоди (камқувватӣ, бемадорӣ, мондашавӣ, вайроншавии хоб, баландшавии ҳарорати бадан), маҳсусан дар кӯдакони синни калон барвақт мушоҳида шуд. Аксаран дар кӯдакони соли аввали ҳаёт гипотрофия ва рахит (аз ҳисоби вайроншавиҳои физо) қайд шуд. Дар кӯдакони синни калон синдроми дард қайд шуд, дард дар ноҳияи камар мавқеъ гирифта буд (симптоми Пастернатский аз як ё ду тараф мусбат буд), иллатҳои дизурикӣ дар натиҷаи зуд-зуд пешобкунӣ ва ё дер пешобкунӣ ба вучуд меомаданд, симптомҳои интоксикатсия бошад, возеҳияти кам доштанд.

Зуҳуроти клиникии пиелонефрити музмин нисбатан гуногуншаклтар буданд, ҳангоми авғирии пиелонефрити ретсидившаванда алломатҳои пиелонефрити шадид қайд мешуданд, vale одатан ҳамаи симптомҳо камаён буданд.

Аксаран ҳангоми пиелонефрити музмин дар кӯдакон ва наврасон алломатҳои астения қайд мешуданд: онҳо қаҳролуданд, зуд монда мешаванд, дарсхониашон суст аст. Дар кӯдакони синни барвақт сустинкишофёй қайд мешуд.

Аз тарафи маълумотҳои лабораторӣ дар таҳлили умумии хун лейкотситоз бо тағириёбии формула ба чап ва Суръати тези таҳшинии эритротситҳо, дар 22 кӯдак (55%) - анемия қайд шуд. Дар таҳлили умумии пешоб протеинурияи кам (камтар аз 1г/л), лейкотситурия ва гематурияи кам қайд шуд. Дар таҳлили биохимиявии хун диспротеинемия (12%), гипокалсиемия (84%), С-сафедаи реактивӣ -мусбат (+,++) ошкор карда шуд.

Дар ташхиси пиелонефрит киштҳои пешоб ба флор аҳамияти калон дошт, ки асосан *E. Coli* (50%) ва *Proteus mirabilis* (7%) кишт карда мешуд. Дар ТУС-и гурдаҳо манзараи пиелонефрит қайд шуд.

Ташхиси пиелонефрити шадид дар кӯдакони синни хурд душвор аст, дар ҳар як кӯдаки синни аввали ҳаёт истисно кардани

пиелонефрит ҳангоми табларзаҳои мотиватсиянашуда, интоксикатсияҳо ва зуҳуроти диспептикӣ зарур меомад, ташхиси ин беморӣ дар кӯдакони синни калон бошад, одатан душворӣ пеш намеовард, зоро ба манзараи хоси клиникӣ (табларза, дард дар паҳлӯ, дизурия) ва ба алломатҳои лабораторӣ асос мейфт.

Ташхиси пиелонефрити музмин ба ҷараёни бардавоми беморӣ (зиёда аз 6 моҳ), авғириҳои такрорӣ ва ошкоркунии иллатҳои системаи ҷомҷаву ҳавзак дар натиҷаи сирояти бактериалий асос мейфт.

Муолиҷаи пиелонефрит ба таври маҷмӯй гузаронда мешуд, ки маводи антибактериалий ва табобати патогенетио симптоматиро дар бар мегирад. Вобаста аз вазнини ҳолати бемор ва фаъолнокии раванд, речай муайян таъйин карда мешуд. Дар давраи шадиди беморӣ, ҳангоми симптомҳои возехи интоксикатсия, речай бистарӣ т айин карда мешуд; тамоми кӯдакон мизи №5 қабул мекарданд. Асоси муолиҷаи доруии пиелонефрит - табобати антибактериалий буд. Ҳангоми интиҳоби маводи доруворӣ, ҳассоснокӣ ва нефротоксикӣ ба назар гирифта шуда, войҳо вобаста ба синну сол таъйин карда мешуданд. Ҳангоми ҷараёни вазнин ва миёнавазнини пиелонефрит, доруҳоро ба таври парентералий (дохиливаридӣ ё дохилимушакӣ) ворид мекардем, дар давраи оромшавии фаъолнокии беморӣ бошад, беморон антибиотикҳоро пероралий қабул мекарданд. Антибиотикҳои бештар истифодашаванда пенитсилинҳои ингибитормуҳофизатшуда (аугментин, амоксилав) ва сефалоспоринҳои насли 3- юм ва 4-ум (сефотаксим, сефтазидим, сефазалин) буданд. Пас аз як даври табобати антибиотикӣ, муолиҷаро бо уроантисептикҳо давом медодем. Аз гурӯҳи нитрофуранҳо бештар фурагин, фурамаг рег os, препаратҳои кислотаи налидиксовӣ (неграм, невиграмон) истифода мекардем, ки давомнокии давр 7-10-рӯзро ташкил мекард. Ба кӯдакони синни барвақт, инчунин синни нисбатан калон, ҳангоми ҷараёни вазнини беморӣ, табобати дезинтоксикатсионӣ гузаронда мешуд. Рӯзҳои 5-7-уми пас аз оғози беморӣ ҳангоми



ми оромшавии раванди микробио илтихобӣ джар заминаи маводи антибактериалӣ, табобати патогенӣ (зиддиилтиҳобӣ, масунислоҳкунанда, антиоксидантӣ), инчунин табобати симптоматӣ таъйин карда мешуд.

**Хулоса.** Манзараи клиникии пиелонефрит аз синну соли кӯдак, аз фаъолнокии раванд вобаста буда, дар муқоиса бо кӯдако-

ни синни калон, дар қӯдакони синни барвақт бо фони номатлуби преморбидӣ (анемия, гипотрофия, рахит) нисбатан вазнинтар ҷараён мекунад. Ташхиси саривақтӣ ва тарзи дурусти муолиҷаи пиелонефрити шадид, натиҷаҳои хуб дода, ҳангоми пиелонефрити музмин ремиссияи давомноктар мушоҳида карда шуд.

### АДАБИЁТ

1. Малкоч А.В. Пиелонефрит у детей: классификация, течение, диагностика и лечение / А.В. Малкоч, В.А. Гаврилова // Лечащий врач.- 2006.- №7.-С 20-24.
2. Папаян А.В. Клиническая нефрология детского возраста / А.В. Папаян., Н.Д. Савенкова., СПб: Сотис, 2000.- 712с
3. Беляева Л.М. Воспалительные заболевания мочевой системы у детей. Диагностика и лечение /Л.М. Беляева, Е.А. Колупаева // Медицинские новости. - 2007. - №5. - С.35-40.
4. Клиника, диагностика и лечение инфекции мочевой системы у детей: учеб. - метод. пособие / З. А. Станкевич.

## ФИШОРБАЛАНДИИ ШАРЁНИИ МУСТАҚИЛ ДАР ЗАНҲОИ СИННУ СОЛИ МИЁНА

**Д.А. Қодирова**

Кафедраи тибии оиласавии №1 (мудири кафедра д.и.т., профессор Қодирова Д.А.)-и  
ДДТТ ба номи Абюӣалий ибни Сино

*Қодирова Д.А. д.и.т., профессор, мудири кафедраи тибби оиласавии № 1-и ДДТТ ба номи Абуали ибни Сино, e-mail Kadirova\_d@mail.ru тел.: +992 907 83 99 88*

**Мақсади таҳқиқот** омӯзиши зуҳуроти клиникии фишорбаландии систоликии мустақил дар занҳои миёнсол.

**Мавод ва усулҳои таҳқиқот.** Бо мақсади омӯзиши алломатҳои клиникӣ ва ҷараёни фишорбаландии систоликии мустақил 120 нафар зани синну соли аз 50-сола боло (аз 50 то 60-сола) дар Маркази саломатии №2-и ш. Душанбе мавриди омӯзиш қарор дода шуданд. Таҳқиқоти занҳои дорои фишорбаландии систоликии мустақил инҳоро дар баргирифт: муайян кардани устувории баланд шудани фишори шарёни ва дараҷаи вазнинии фишорбаландии шарёни, истисно кардани гипертонияи шарёни симптоматикӣ ё идентификатсияи шаклҳои он; баҳодиҳии хатари умумии дилу рагҳо бо муайян кардани омилҳи дигари хатари бемориҳои дилу рагҳо; ташхиси узвҳои осебди-

даи хадаф ва ҳолатҳои муштараки клиникӣ, ки ба оқибати беморӣ ва самаранокии табобат таъсир мерасонанд. Таҳлилҳои биохимиявии хун бо усулҳои стандартӣ дар баҳзи озмоишгоҳи Маркази миллии ташхисии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва МТС №№2,10 иҷро карда шуд.

**Натиҷаи таҳқиқот** нишон медиҳанд, ки мавҷуд будани тағйиротҳои нисбатан возехтари узвҳои хадаф ҳангоми ин бемории занон мавҷуданд. Дар аввал дар як қисми беморон бемории фишорбаландӣ пайдо шуда, фишори систоликӣ ва диастоликӣ баланд шудааст. Минбаъд трансформатсияи фишорбаландии систоликӣ-диастоликӣ ба фишорбаландии систоликӣ ё фишорбаландии систоликии шахсони калонсол (мустақил) ба амал меояд. Мо тағйироти возехи нишондиҳандаҳои биохимиявии хун, маҳз сам-



ти атерогени мубодилаи липидҳо ва баланд шудани нишондодҳои системаи лахтабандии хунро муайян кардем, ки омили нохуби инкишофи оризаҳои беморӣ ба ҳисоб мераవад.

**Хулоса.** Дар занҳои синни миёнаи гирифтори фишорбаландии мустақили систоликӣ пешравии басомад ва возехии симптомҳои узви осебдидаи ҳадаф ба мушоҳида мерасад. Такрибан дар нисфи занҳои дорои ин пато-

логия хатари зиёд ва ниҳоят зиёди пайдошавии оризаҳои дилу рагҳо дид мешавад.

Самти атерогени мубодилаи липидҳо ва зиёд шудани нишондигандай системаи лахтабандии хун омили нохуби пайдошавии оризаҳои фишорбаландии мустақили систоликӣ дар занҳои синну соли миёна ба ҳисоб мераванд.

**Калимаҳои қалидӣ:** фишорбаландии мустақили систоликӣ, сини миёна, занҳо, бемориҳоли дилу рагҳо.

## СИСТОЛИЧЕСКАЯ ИЗОЛИРОВАННАЯ ГИПОРТОНИЯ У ЖЕНЩИН СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА

*Кадырова Д.А. - д.м.н., профессор, зав. кафедрой семейной медицины №1 ТГМУ им. Абуали Сино, e-mail: kadirova\_d@mail.ru, тел.: +992907839988*

**Целью исследования** явилось изучение клинических проявлений ИСГ у женщин среднего возраста.

**Материалы и методы исследования.** Для изучения клинических проявлений и течения ИСГ были обследованы 120 женщин в возрасте старше 50 (от 50 до 60 лет) лет в городском центре здоровья № 2 города Душанбе. Обследование женщин с ИСГ включало следующее: определение стабильности повышения АД и степени тяжести АГ, исключение симптоматической артериальной гипертонии (САГ) или идентификация её формы; оценка общего сердечно-сосудистого риска (ССР) с выявлением других факторов риска (ФР) сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ); диагностика поражений органов мишней (ПОМ) и ассоциированных клинических состояний (АКС), влияющих на прогноз заболевания и эффективность лечения. Биохимические исследования крови проводились унифицированными методами на базе лаборатории Национального диагностического центра РТ и ГЦЗ №№ 2, 10.

**Результаты исследования** демонстрируют наличие более выраженных изменений со стороны органов мишней у женщин среднего возраста с ИСГ. Изначально у ча-

сти женщин развивалось заболевание - гипертоническая болезнь, при повышении систолического и диастолического давления. В дальнейшем наблюдалась трансформация систоло-диастолической гипертонии в систолическую или систолическую (изолированную) гипертонию старших возрастов. Нами выявлены нарушения биохимических показателей крови, а именно атерогенная направленность в липидном обмене и повышение показателей свертывающей системы крови, что является неблагоприятными факторами в развитии осложнений заболевания.

**Выводы.** У женщин с ИСГ среднего возраста наблюдается прогрессирование частоты и выраженности симптомов поражения органной мишней. Почти у половины женщин с данной патологией наблюдается высокий или очень высокий риск сердечно-сосудистых осложнений (ССО).

Атерогенная направленность в липидном обмене и повышение показателей свертывающей системы крови, являются неблагоприятными факторами в развитии осложнений ИСГ у женщин среднего возраста.

**Ключевые слова:** изолированная систолическая гипертония, средний возраст, женщины, сердечно-сосудистые заболевания.



## SYSTOLIC ISOLATED HYPERTENSION IN WOMEN OF MIDDLE AGE

**D.A. Kadirova-** MD, Professor, Head of the Department of Family Medicine №1 of Avicenna Tajik State Medical University, E-mail: kadirova\_d@mail.ru, phone: +992907839988

**The objective of the research** is to study the clinical implications of the SIH among middle-aged women.

**Materials and research methods.** 120 women over the age of 50 (from 50 to 60 years old) were examined to study clinical implications and development of SIH at the City Health Centre №2 in Dushanbe. The examination of the women with SIH included the following: identification of stability of blood pressure (BP) and severity of arterial hypertension (AH); exclusion of symptomatic arterial hypertension (SAH) or identification of its form; assessment of general cardiovascular risk (CVR) with detection of other risk factors (RF) of cardiovascular diseases (CD); diagnostics of target organs' lesion (TOL) and associated clinical conditions (ACC) that have an impact on prognosis of the disease and treatment efficacy. All women had biochemical blood testing by applying unified methods at the laboratory of the National Diagnostics Centre of the Republic of Tajikistan and City Health Centre №2 and №10.

**The results of the research** show the presence of more evident changes in target organs among

**Мухиммият.** Аксари бештари таҳқиқотҳои эпидемиологӣ нишон медиҳанд, ки баъди 50-солгӣ дар занҳо инкишифи баланди фишори шарёнӣ (ФШ) ба мушоҳида мерасад [1,4,6].

Пристром М.С қайд кардааст, ки барои афзоиш ёфтани фишори шарёнӣ (ФШ) дар занҳо тағйироти синнусолии морфофизиологӣ мусоидат меқунанд. Бо гузашти синну сол дар натиҷаи атрофияи унсурҳои мушакҳо чандирии девораи рагҳо ва кашишхӯрии девораи абҳар, шоҳаҳои асосии он, ҳамчунин шарёнҳои канорӣ паст мешавад; муқовимати рагҳои канорӣ баланд мешавад. Файр аз ин, функсияи бароретсепторҳо дар мавзеи камони абҳар (аорта) ва синусҳои каротидӣ, системаҳои ренин-ангиотензин-

middle-aged women with (SIH). Initially the hypertensive disease was developing among some women with increase in systolic and diastolic pressure. At a later stage transformation of systolic-diastolic hypertension into the systolic or systolic (isolated) hypertension among elderly people was observed. We have detected disruptions of biochemical blood indicators, namely atherogenic orientation in lipid metabolism and increase of blood coagulation system's indicators which are adverse factors in development of the disease's complications.

**Conclusions:** Progression of frequency and intensity of symptoms of target organs' lesion is observed among middle-aged women with SIH. Almost half of the women with this condition have a high or very high risk of cardiovascular complications (CVC).

Atherogenic orientation in lipid metabolism and increase of blood coagulation system's indicators are adverse factors in development of SIH complications among middle-aged women.

**Key words:** isolated systolic hypertension, middle-aged, cardiovascular diseases

алдо-стероновӣ ва дигар системаҳо, ҳосилшавии гормони пешдилу натрийуретикӣ ва омили эндотелиалии релаксиявӣ (оксид азота) вайрон мешавад [4].

Мувофиқи таърифи А.З. Сфасман, Н.Х. Ҳамидов [6] ва баъдан М.С Пристр [4] фишорбаландии систоликии калонсолон ё ба истилоҳ фишорбаландии систоликии мустақил (ФСМ) ин фишорбаландии шарёнӣ дар шахсони аз 60-сола боло, яъне калонсолон (60-74-сола) ва пиронсолон (75-89-сола) мебошад, ки дар намуди баланд шудани фишори систоликии шарёнӣ (ФСШ) хангоми мұтадил будани фишори диастоликӣ (ФД) ба қайд гирифта мешавад.

Экспертҳои ТУТ чунин таърифро пешниҳод кардаанд: "Фишорбаландии систоликии



мустакил (ФСМ) -ин истилохи умумӣ аст, ки барои тавсифи ҳамаи беморони дорои фишори шарёни баланди систоликӣ, баробари 140 мм сут. сим. ва ё аз он баландтар ё фишори шарёни диастоликии камтар аз 90 мм сут. сим. ба кор бурда мешавад [4]. Дар ҳамаи таҳқиқотҳо донишмандон таъкид ме-кунанд, ки дар беморони гирифтори фишор-баландии систоликии мустакил (ФСМ) беш-тар оризаҳои дилу рагҳо монанди инфаркт-ти миокард ва инсулт ба мушоҳид мерасад [1,2,6]. Аз ҷиҳати хусусияти ФШ, динамикаи вай, симптоматикаи клиникӣ типҳои 1 ва 2, шаклҳои гипертонияи тағийирёбанда ва устуворро ҷудо кардан мувофиқи мақсад аст [1,4,6].

Мувофиқи малумоти Қодирова Д.А. [2] буҳронҳои гипертоникӣ ҳангоми фишор-баландии систоликии мустакил зуд-зуд дида мешаванд ва хусусиятҳои маҳсуси зоҳиршавии худро доранд.

Паҳншавии фишорбаландии систоликии мустакил дар байнӣ калонсолон аз 10 то 20%-ро ташкил медиҳад [1]. Дар мардҳо ва занҳои аз 55-сола калонтар басомади фишор-баландии систоликии мустакил меафзояд, дар занҳо ин ҳолат босуръаттар аст [6]. Мувофиқи таҳқиқоти Фремингемӣ, фишор-баландии систоликии мустакил дар 14% - и мардҳо ва 23%-и занҳои аз 65-сола калон-тар дида мешавад [4]. Бештари таҳқиқотҳо ба омӯзиши фишорбаландии систоликии мустакил дар шахсони калонсол ва пирон-сол баҳшида шудаанд [1,6]. Ин далелро, ки басомади ФШ дар занҳо пас аз 50-солагӣ дида мешавад, ба ҳисоб гирем ва аксари муаоллифон инро ба қатъ шуджани давраи ҳайзбинӣ вобаста медонанд [2], омӯзиши фишорбаландии систоликии мустакил дар занҳои миёнсол масъалаи хеле мубрам боқӣ мемонад.

**Мақсади таҳқиқот омӯзиши** зуҳуроти клиникии фишорбаландии систоликии мус-тақил дар занҳои миёнсол.

**Мавод ва усулҳои таҳқиқот.** Бо мақсади омӯзиши аломатҳои клиникӣ ва ҷараёни фишорбаландии систоликии мустакил 120 нафар зани синну соли аз 50-сола боло (аз 50 то 60-сола) дар Маркази саломатии №2-

и ш. Душанбе мавриди омӯзиш қарор дода шуданд. Таҳқиқоти занҳои дорои фишорба-ландии систоликии мустакил инҳоро дар бар гирифт: муайян кардани устувории ба-ланд шудани фишори шарёни ва дараҷаи вазнинии фишорбаландии шарёни, истисно кардани гипертонияи шарёни симптоматикӣ ё идентификатсияи шаклҳои он; баҳо-дихии ҳатари умумии дилу рагҳо бо муай-ян кардани омилҳи дигари ҳатари бемо-риҳои дилу рагҳо; ташхиси узвҳои осебди-даи ҳадаф ва ҳолатҳои муштараки клиникӣ, ки ба оқибати беморӣ ва самаранокии та-бобат таъсир мерасадонанд. Аз таҳқиқот кар-таҳои амбулатории занҳои бемори дорои аломатҳои фишорбаландии симптоматики шарёни ҳориҷ карда шуданд. Бо мақсади ҳориҷ кардани фишорбаландии симптомати-ки шарёни анамнез, маълумотҳои кли-никӣ ва лабораторӣ ба таври муфассал ва ҷиддӣ омӯхта шуданд.

Дар патсиентҳо таҳқиқоти ултрасадоии гурдаҳо, фавқулгурдаҳо, ғадуди сипаршакл анҷом дода шуд. Ҳамчунин таҳаммулпази-рии глюкоза, муҳтавои электролитҳо дар хун, экскретсияи 17-кетостероидҳо бо пе-шоб, сатҳи гормонҳои тиреоидӣ, аз рӯйи нишондодҳои АКТГ ва кортизол дар зард-ҷоиби хун муайян карда шуд. Муайян кар-дани осебҳои узвҳои ҳадаф, ҳолатҳои муш-тараки клиникӣ, ҳамчунин оризаҳои дилу рагҳо дар беморони гирифтори фишорба-ландии мустакили систоликӣ мувофиқи тавсияҳои байналмиалалӣ гузаронида шуданд.

Таҳлилҳои биохимиявии хун бо усулҳои стандартӣ дар базаи озмоишгоҳи Маркази миллии ташхисии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва МТС №№2,10 иҷро карда шуд. Холестери-ни умумӣ (ХУ, ммол/л), холестерини липоп-ротеидҳои зичиашон олӣ (ХЛЗО, ммол/л), холестерини липопротеидҳои зичиашон кам (ХЛЗК, ммол/л), холестерини липопротеи-дҳои зичиашон хеле кам (ХЛЗХК, ммол/л) омӯхта шуданд. бо маҷмӯаҳои стандартӣ ко-эффибсенти атерогеннокӣ (КА) ҳисоб кар-да шуд. Аз рӯйи нишондихандаҳои системаи лаҳтабандии хун муҳтавои фибриногени плазма (бо усули Рутберг) дар мг/мл омӯх-



та шуд. Дар гурӯхи назоратӣ 20 нафар зани (дар муқоиса аз синну соли гурӯхи асосӣ занҳои дорои фишорбаландии мустақили систоликӣ -80 нафар) дорои нишондиҳандаи мұтадили фишори шарёнӣ дохил карда шуданд. Ба ин гурӯҳ тақрибан занҳои солим ворид гаштанд, ки аз вазъи саломатиашон шикоят надоштанд. Тағйиротхое, ки дар онҳо ҳангоми таҳқиқотҳои умумиклиникуй ошкор карда шуданд, аз чумла сатҳи фишори шарёнӣ дар худуди меъёрҳои физиологии ин синну сол қарор доштанд. Коркарди омории мавод бо усулҳои стандартии омори вариатсионӣ, аз чумла таҳлили корреляционӣ, бо ёрии пакетҳои омории барномаи Microsoft Excel 7 анҷом дода шуд. Маълумотҳо дар шакли  $M \pm m$  пешниҳод карда шуданд, дар ин ҷо  $M$  - ифодаи миёнаи бузургӣ,  $m$  - дуршавии стандартӣ аз меъёр буд. Барои баҳо додан ба эътиомнокии фарқиятҳои байни ифодаҳо аз *t*-критерияи Стюдент истифода шуд.

**Натиҷаҳои таҳқиқот ва баррасии онҳо.** Дар 68,1%-и занҳои дорои фишорбаландии мустақили систоликӣ ҳангоми ҷамъоварии анамнез тамоюли ирсӣ ба қайд гирифта шуд. Давомнокии ҷараёни фишорбаландии мустақили систоликӣ аз синну сол вобастагии бевосита дошт. Дар гурӯхи беморони 50-55-сола бештар давомнокии то 5 соли фишорбаландӣ дида шуд. Дар гурӯхи занҳои 56-60-сола бештар лет ҷаҳеҷа встречается длительность гипертонии до 5 лет, а в группе пациенток 56-60 давомнокии фишорбаландӣ то 6 сол буд.

Аз анамнез ва маълумотҳои картай амбулатории беморон муқаррар карда шуд, ки чунин оризаи фишорбаландии мустақили систоликӣ монанди бурҷони гипертоникӣ бо басомади аз 1 то 4 маротиба дар як сол дар 58,4% -и занҳо ва зиёда аз 4 маротиба дар як сол дар - 41,6%-и беморон ба назар расид. Оризаҳои дигари фишорбаландии мустақили систоликӣ, монанди инсулт, дар 9,3%-и занҳо, инфаркти миокард дар 7,8%-и занҳо ба қайд гирифта шуд. Бояд зикр намуд, ки бештари занҳои гирифтори фишорбаландии мустақили систоликӣ (61,2%) вуҷуд доштани ин бемори-

ро намедонистанд, 69,9%-и беморон қаблан дар қайди диспансерӣ саби нашуда буданд, 46,2% -и доруҳои гипотензивӣ истеъмол накардаанд.

Мавҷуд будани гипертрофияи меъда-чаи чап дар ҳар як зани дуюм, вайроншавии протссеси реполяризацияи меъда-чаи чап дар 80,1% -и ҳолатҳо, алломатҳои вайроншавии гардиши хуни коронарӣ - дар 38,9%, аритмия - дар 29,6%, ретинопатияи гипертоникӣ - дар 87,2%, тағйирёбии функцияи гурдаҳо - дар 82,2%, ҷарбсорӣ - дар 54,1% ва тақсимшавии абдоминалии ҷарб - дар 61,6% ҳолат ба қайд гирифта шуд. Муқаррар карда шуд, ки тақрибан дар 56,7% -и занҳои гирифтори фишорбаландии мустақили систоликӣ ҳатари зиёд ва хеле зиёди оризаҳои дилу рагҳо мушоҳида мешавад.

Омӯхтани нишондиҳандаҳои мубодилаи лиpidҳо нишон дод, ки сатҳи холестирини умумии хун, ХЛЗК, ХЛЗЛК, КА (коэффициенти атерогенотики) дар занҳои гирифтори фишорбаландии мустақили систоликӣ назар ба ҳамин гуна нишондодҳои гурӯҳи назоратӣ саҳҳан баланд буд, мухтавои ХС ЛПВП дар гурӯҳи асоии беморон рӯ ба камшавӣ дорад (ҷадвали 1).

Натиҷаи таҳқиқотҳои мо нишон медиҳанд, ки дар занҳои гирифтори фишорбаландии мустақили систоликӣ вайроншавии мубодилаи лиpidҳо ва системаи лаҳтабандии хун вуҷуд дорад. Баланд шудани нишондиҳандаҳои системаи лаҳтабандии хун назар ба ҳамин гуна нишондодҳои гурӯҳи назоратӣ омили ноҳуби оқибати беморӣ ва пайдошавии оризаҳои дилу рагҳо ба ҳисоб меравад.

**Ҳамин тавр,** натиҷаҳои таҳқиқот нишон медиҳанд, ки мавҷуд будани тағйиротҳои нисбатан возехтари узвҳои ҳадаф ҳангоми ин бемории занон мавҷуданд. Дар аввал дар як қисми беморон бемории фишорбаландӣ пайдо шуда, фишори систоликӣ ва диастоликӣ баланд шудааст. Минбаъд трансформатсияи фишорбаландии систоликӣ -диастоликӣ ба фишорбаландии систоликӣ ё фишорбаландии систоликии шахсони калон-сол (мустақил) ба амал меояд.



## Нишондиҳандаҳои биохимиявии хун дар занҳои гирифтори фишорбаландии мустақили систоликӣ

Нишондодҳо	Гурӯҳи назоратӣ n=20	Гурӯҳи асосӣ Беморони дорои ШФМ n=80
Холести. умумӣ, ммол/л	5,41±0,12	6,84±0,16*
ТГ, ммол/л	1,77±0,12	2,22±0,11*
ЛПЗО, ммол/л	1,38±0,03	1,26±0,06*
ЛПЗХК, ммол/л	3,75±0,05	4,53±0,08*
ЛПЗНК, ммол/л	0,34±0,02	0,46±0,03*
КА	3,19±0,05	4,24±0,04*
Сафедаи умумӣ, ммол/л	72,23±1,16	73,57±0,67
Глюкозаи хун, ммол/л	5,1±0,7	5,4±0,9
Вакти протромбинии (тромбопластини) плазма %	90,2±3,2	106±2,7*
Фибриноген	9,4±0,06	18,2±0,05*

\*- бузургии оморӣ ( $p<0,05$ ) аз ҳамин гунна нишондиҳандаҳои гурӯҳи назолратӣ фарқ мекунад.

Мо тағиироти возеҳи нишондиҳандаҳои биохимиявии хун, маҳз самти атерогении мубодилаи липидҳо ва баланд шудани нишондодҳои системаи лахтабандии хунро муайян кардем, ки омили ноҳуби инкишофи оризаҳои беморӣ ба ҳисоб меравад.

**Хулоса,** Дар занҳои синни миёнаи гирифтори фишорбаландии мустақили систоликӣ пешравии басомад ва возеҳии симптомҳои узви осебидиа ҳадаф ба мушоҳи-

да мерасад. Тақрибан дар нисфи занҳои дорои ин патология ҳатари зиёд ва ниҳоят зиёди пайдошавии оризаҳои дилу рагҳо дида мешавад.

Самти атерогении мубодилаи липидҳо ва зиёд шудани нишондиҳандаи системаи лахтабандии хун омили ноҳуби пайдошавии оризаҳои фишорбаландии мустақили систоликӣ дар занҳои синну соли миёна ба ҳисоб мераванд.

### АДАБИЁТ

1. Лазебник Л.Б., Комиссаренко И.А., Милюкова О.М. Систолическая артериальная гипертония у пожилых РМЖ, Том 5 №20, 1997.
2. Кадырова Д.А. Семейная медицина. - Душанбе, 2017 - 357 с.
3. Кадырова Д.А., Сафохонов Д.Т., Ганиева Ф.С., Эшанкулова Г.А. Качество жизни больных пожилого и старческого возраста с артериальной гипертонией. // Сибирский медицинский журнал (Иркутск). - 2014. №3. -С.58-61.
4. Пристром М.С. Изолированная систолическая гипертензия: клиника, медикаментозное лечение. // Журнал "Медицинские новости". - 2000. №8.- С. 67-68
5. Цфасман А. З. Артериальные гипертонии в старших возрастах. - Душанбе, 1985. - 158 с.
6. Hypertension in the Elderly: Prevalence and Health Seeking Behavior/ P. Chinnakali [et al.] // N Am J Med Sci.- 2012. - V.4, №11. -P. 558-562.



## ИСЛОХИ ИХТИЛОЛҲОИ ГОРМОНАЛИИ ДУХТАРОНИ ГИРИФТОРИ БЕМОРИИ РИХИНАКИ ОДДӢ (ACNE VULGAVIS)

**Н.Ф. Одинаева**

Мудири шуъбаи "Модару кӯдак"-и Муассисаи шаҳрии Маҷмааи тандурустии  
"Истиқлол"

*Одинаева Нигина Фарҳодовна, доктори илмҳои тибб, Муассисаи шаҳрии Маҷмааи тандурустии "Истиқлол", мудири шуъбаи "Модару кӯдак", Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, кӯчаи Н. Карабоев -60, тел. +992 901 07 07 01, e-mail: Odinaeva\_nigina@mail.ru*

**Мақсади таҳқиқоти** гузаронидашуда арзёбии самаранокии "Спиронолактон" дар духтарон-навҷавонони дорои рихинаки оддӣ (Acne vulgavis) мебошад, ки дорои таъсири антиандрогенӣ аст. Таҳти муоинӣ мо 30 бемори синну соли аз 16 то 18-солаи дорои рихинаки оддӣ (Acne vulgavis)-и дараҷаҳои миёна-вазнин қарор доштанд, ки дар онҳо ихтилолҳои ҳамроҳ-шудаи сикли менструаӣ муайян карда шуд. Истифодаи "Спиронолактон" дар табобати ҳолатҳои гиперандрогенӣ статузи пӯст дар 72%-и ҳолатҳо беҳтар шуда-

аст, аммо дар муқоиса аз доруҳои гестадендор вай мӯътадил шудани функсияи ҳайзбинӣ ва барқароршавии андозаи тухмдонҳоро камтар беҳтар месозад. Ба ин нигоҳ накарда таҳаммулпазирии хуби "Спиронолактон" ва майли зиёд доштани патсиентҳо ба имконпазирии истифодаи он ба сифати табобати алтернативии ҳолатҳои гиперандрогенӣ дар духтарони наврас далолат мекунад.

**Калимаҳои қалидӣ:** ислоҳ, ихтилолҳои гормоналий, бемории рихинак (Acne vulgavis), доруи "Спиронолактон"

## КОРРЕКЦИЯ ГОРМОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ У ДЕВУШЕК С УГРЕВОЙ БОЛЕЗНЬЮ

**Н.Ф. Одинаева**

*Одинаева Нигина Фарҳодовна, доктор медицинских наук, Городское Учреждение Медицинский комплекс "Истиқлол", заведующая отделением "Мать и дитя", Республика Таджикистан, г. Душанбе, улица Н. Карабаева 60, тел. +992 901 07 07 01, e-mail: Odinaeva\_nigina@mail.ru*

**Резюме:** Оценивалась эффективность препарата "Спиронолактон", который обладает антиандrogenным действием, у девушек-подростков с вульгарными угрями. Под наблюдением находились 30 пациенток в возрасте от 16 до 18 лет с вульгарными угрями лёгкой и умеренно-тяжёлой степенью, у которых были выявлены сопутствующие гормональные нарушения. Применение данного препарата в терапии гиперандrogenных состояний улучшило кожный статус в 72% случаев, хотя он в меньшей степени приво-

дил к нормализации менструальной функции и восстановлению размеров яичников. Несмотря на это, хорошая переносимость данного препарата и большая приверженность пациентов к нему, указывают на возможность применения "Спиронолактона" в качестве альтернативной терапии гиперандrogenных состояний у девушек-подростков.

**Ключевые слова:** коррекция, гормональные нарушения, угревая болезнь, препарат "Спиронолактон".



## CORRECTION OF HORMONAL DISORDERS AT GIRLS WITH ACNE

N.F. Odinaeva

**Odinaeva Nigina Farkhodovna**, doctor of medical sciences, Head of the Department "Mother and Child", Public Institution Medical Complex "Istiqlol", Republic of Tajikistan, Dushanbe, st. N.Karabaeva 60, tel. +992 901 07 07 01, e-mail: [Odinaeva\\_nigina@mail.ru](mailto:Odinaeva_nigina@mail.ru)

**Summary:** The effectiveness of the drug "Spironolactone" which has antiandrogen effects at teenage girls with "acne vulgaris", was estimated. The study included 30 patients aged from 16 to 18 years with mild acne and mild to moderate severity acne, who had concomitant hormonal disorders. The use of this drug in the treatment of hyper androgenic condition improved the skin status in 72% of cases,

although a lesser extent led to the normalization of the menstrual function in restoring the size of the ovaries. Despite this, the good tolerability of this drug and the greater commitment of patients to it, indicate the possibility of using "Spironolactone" as an alternative therapy for the hyper androgenic state in adolescent girls.

**Keywords:** correction, hormonal disorders, acne disease, drug "Spironolactone"

Тибқи маълумоти адабиётҳои илмӣ, тақрибан 30%-и популатсияи занҳо ин ё он зуҳороти гиперандрогенияро доранд [1,2,3]. Бо мақсади ислоҳ кардани ҳолатҳои гиперандрогенӣ контрасептивҳои оралии омехтаро [2] ба таври васеъ истифода мекунанд. Аммо, духтарон ва навҷавонон аксар вақт аз истифодаи контрасептивҳои оралии омехта (КОО) даст мекашанд, зоро аз таъсироти табобатии онҳо маълумоти коғӣ надоранд ва оид ба таъсироти манфии онҳо ҳангоми истифода карданашон мавҷуд будани "афсона"-ҳои даҳшатнок [3,4] шуниданд. Яке аз препаратҳои алтериативӣ барои табобати ҳолатҳои гиперандрогенӣ ин спиронолактон мебошад, ки дорои таъсири антиминералокортиноидӣ буда, аз хисоби блокадаи андроген-ретсепторҳои периферӣ таъсири антиандрогенӣ доранд [1,4].

Мақсади таҳқиқоти гузаронидашуда арзёбии самаранокии спиронолактон дар духтарон-навҷавонони дорои рихинаки оддӣ (Acne vulgavis) мебошад.

Таҳти муоинаи мо 30 бемори синну соли аз 16 то 18-солаи дорои рихинаки оддӣ (Acne vulgavis)-и дараҷаҳои миёна-вазнин қарор доштанд, ки дар онҳо ихтилолҳои ҳамроҳшудаи сикли менструалӣ дар 10 патсидент: алгодисменария-14; опсонорея-дар 6 бемор муайян карда шуд. Давомнокии вайроншавии сикли ҳайзбинӣ  $14,5 \pm 0,8$  солро ташкил

дод. Мувофиқи натиҷаҳои таҳқиқоти ултра-садоии узвҳои коси хурд дар 45 (75%)-и ҳаҷми тухмдонҳои таҳқиқшуда (ҳаҷми тухмدونи рост  $12,8 \pm 2,1$  см<sup>3</sup>, ҳаҷми тухмدونи чап  $12,2 \pm 2,1$  см<sup>3</sup>) хеле зиёд буд, назар ба духтарони солим (ҳаҷми тухмدونи рост  $7,1 \pm 2,1$  см<sup>3</sup>) ҳаҷми тухмدونи чап  $7,0 \pm 0,1$  см; 0,1 см<sup>3</sup>; Р<0,001). Дар 38 (63%) тағирити кистозии тухмдонҳо муайян карда шуд.

Дар гурӯҳи якуми духтарон (28 нафар) дар табобати комплексии онҳо доруҳои антиандрогени гестадендори "Линдиент -20" дохил карда шуд, ки дар режими сиклӣ дар тӯли 6 моҳ таъйин карда шуд. Дар гурӯҳи дуюми духтарон (32 нафар), ки аз истифодаи КОО даст кашида буданд, бо мақсади гузаронидани табобати антиандрогенӣ доруи "Вероширон" (спирополактон) тавсия карда шуд, ки дар рӯзи 16-уми сикли ҳайзбинӣ бо дозаи 100 мг дар як рӯз, дар давоми 10 рӯз дар давоми 6 моҳ тавсия гардид.

Ба сифати меъёрҳои баҳодиҳии таъсироти антиандрогени доруҳои омӯхташаванда мо натиҷаҳои муоинаҳои динамикии статуси локалии мавзеъҳои осебидана пӯстро интиҳоб кардем, ҳамчунин ҳолати функсияи ҳайзбинӣ ва динамикаи нишондиҳандаҳои ТУС-и тухмдонҳо арзёбӣ карда шуд.

Баъди 6 моҳ дар гурӯҳи якуми беморон беҳтар шудани статуси пӯст дар 22 (78,6%)-и духтарон ба назар расид, аммо дар 18



(82%)-и онҳо ифрозоти байнисикливу пайдошавии дард ва варам кадани ғадудҳои ширӣ пеш аз ҳайзбинӣ ба қайд гирифта шуд. Дар 6 духтари боқимонда истифодаи дору бинобар бад таҳаммул карданашон (дилбехузуршавӣ, бад шудани ҳолати умумӣ) манъ карда шуд. Дар гурӯҳи дуюм беҳтар шудани статуси пӯст баъди 6 моҳ дар 23 (72%)-и духтарон дида шуд, ифрозоти байнисиклий дар моҳи 6-уми баъди истифодаи вероширион дар 12 (37,5%)-и патсиентҳо ба назар расид. Таҳаммулназарии доруҳо ва пайдо шудани ягон хел симптомҳои пешменструалӣ дар ягон ҳолат ба назар нарасид.

Сикли ҳайзбинӣ дар 22 (78,6%)-и патсиентҳои гурӯҳи якум ва 18 (56,2%) патсиентҳои гурӯҳи дуюм муътадил шудааст. Аз 45 духтаре, ки дар онҳо ҳаҷми қалоншудаи тух-

мдонҳо ошкор карда шуданд, динамикаи мусbat дар шакли хурд шудани ҳаҷми тухмдонҳо то  $10,7 \pm 0,06$  ва 35 (77,8%) патсиентнҳо: 17 (60,1%)- дар гурӯҳи якум ва 18 (56,2%) дар гурӯҳи дуюм мушоҳида карда шуд.

**Ҳамин тавр**, истифодаи "Спиронолактон" дар табобати ҳолатҳои гиперандрогенӣ статуси пӯст дар 72%-и ҳолатҳо беҳтар шудааст, аммо дар муқоиса аз доруҳои гестадендор вай муътадил шудани функсиияи ҳайзбинӣ ва барқароршавии андозаи тухмдонҳоро камтар беҳтар месозад. Ба ин нигоҳ накарда таҳаммулназарии хуби "Спиронолактон" ва майли зиёд доштани патсиентҳо ба имконназарии истифодаи он ба сифати табобати алтериативии ҳолатҳои гиперандрогенӣ дар духтарони наврас далолат ме-кунад.

## АДАБИЁТ

1. Овсянникова Т.В., Сперанская Н.В., Глазкова О.И. Андрогены в физиологии и патофизиологии женского организма // Гормоны и гормонотерапия.- 2000.-№2.-с.2.
2. Богданова Е. А., Телунц А. В., Особенности клинического течения синдрома гиперандрогении и принципы его терапии у девочек-подростков // Гинекология. 2001. № 1. Т. 3. С. 10-13.
3. Прилепская В. Н. Контрацептивные гормоны в терапии и профилактике гинекологических заболеваний. В кн.: Практическая гинекология, под ред. В. И. Кулакова, В. Н. Прилепской. М.: МЕД.пресс.информ, 2006; 465-82.
4. Deplewski D., Rosenfield R.L. Role of hormones in pilosebaceous unit development // Endocr.Rev.-2000.-21.-№4.-363-392.
5. Шилин, Д.Е. Синдром гиперандрогенизации: современные подходы- к диагностике и новые технологии терапии // Лечащий врач. 2003. - № 10. - С. 36-39.

## КЛИНИКАИ УРЕТРОПРОСТАТИТИ ХЛАМИДИЯВӢ

### Б.И. Саидзода , Б.Ч. Сангов

Кафедраи дерматовенерология (мудири кафедра, д.и.т. Мухаммадиева К.М.)-и  
ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино

**Саидзода Бахромуддин Икром** - номзади илмҳои тиб, дотсенти кафедраи дерматовенерологиии ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино, ш. Душанбе, хиёбони И. Сомони 63/1 - 507, 985154545, saidov\_bahromuddin@mail.ru

**Сангов Бобохон Чилаевич** - унвончӯи кафедраи дерматовенерологиии ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино, ш. Душанбе, к. Н. Махсум хон 77, ҳуҷраи 55, 139, 918291515

**Хулоса.** 60 нафар мардони бемори уретропростатити хламидиявии синну соли аз 18 то 48-сола муоина карда шуданд. Алома-

тҳои нисбатан зуд-зуд мушоҳидашавандай субъективии беморӣ вайроншавии дизурикӣ (65% беморон), вайроншавии функсиояҳои



шахвонӣ (61,7%), эҳсоси дардмандӣ (60%), аломатҳои воқеӣ - тараашшуҳот аз пешоброҳа (60%), часпиши лабҳои пешоброҳа

(48,3%) буданд.

**Вожаҳои калидӣ:** уретропростатити хламидиявӣ, аломатҳо, субъективӣ, воқеӣ.

## КЛИНИКА ХЛАМИДИЙНОГО УРЕТРОПРОСТАТИТА

**Б.И. Сайдзода, Б.Ч. Сангов**

Кафедра дерматовенерологии ТГМУ им. Абуали ибни Сино

*Saidzoda Bahromuddin Ikrom - кандидат мед. наук, доцент кафедры дерматовенерологии ТГМУ им. Абуали ибни Сино, г. Душанбе. Пр. И. Сомони 63/1 - 507, 985154545, saidov\_bahromuddin@mail.ru*

*Sangov Bobokhon Chilaevich - соискатель кафедры дерматовенерологии ТГМУ им. Абуали ибни Сино, г. Душанбе. ул. Н. Махсум д. 77, кв. 55, 918291515*

**Резюме.** Обследовано 60 мужчин, больных хроническим хламидийным уретропростатитом в возрасте от 18 до 48 лет. Наиболее частыми субъективными признаками болезни были дизурические расстройства (65% больных), сексуальные дисфункции

(61,7%), болевые ощущения (60%), объективные признаки - выделения из уретры (60%), слипание губок уретры (48,3%).

**Ключевые слова:** хламидийный уретропростатит, признаки субъективные, объективные.

## CHLAMYDIA URETHRA PROSTATITIS CLINIC

**B.I. Saidzoda, B.C. Sangov**

Dermatovenereology department of Avicenna TSMU

*Saidzoda Bahromuddin Ikrom - associate professor of Dermatovenereology department of Avicenna TSMU, Dushanbe, Ismoili Somoni avenue, 63/1 - 507.*

*Sangov Bobokhon Chilaevich - research student of Dermatovenereology department of Avicenna TSMU, Dushanbe, st. N. Machsum 77-55, 918291515.*

**Summary.** 60 men with chronic chlamydial urethroprostatitis aged from 18 to 48 years were examined. The most frequent subjective symptoms of the disease were dysuric disorders (65% of patients), sexual dysfunction (61.7%),

painful sensation (60%), objective symptoms - discharge from the urethra (60%), sticking of urethral sponges (48.3%).

**Key words:** chlamydial urethroprostatitis, subjective, objective symptoms.

**Муҳимият.** Хламидиози урогениталий (УГХ) ба қатори яке аз паҳншудатарин сироятҳое доҳил мешавад, ки бо роҳи алоқаи ҷинсӣ мегузарад (ИППП) [1, 2]. Механизмҳои алоқавӣ ва вертикали интиқоли барангезандай ҷудо менамоянд. Механизми алоқавӣ бо роҳи алоқаи ҷинсӣ ҳангоми алоқаҳои гениталий-гениталий, гениталий-аналий ва оралӣ-гениталий ва бо роҳи ғайриалоқавии ҷинсӣ- сироя-

тёбии майшӣ дар духтарон амалӣ мешавад. Механизм вертикалиҳангоми сирояти антенаталии мардон - тавассути платсент ва интранаталий - ҳангоми таваллуд амалӣ мешавад [3,4]. Яке аз сабабҳои муҳими афзоиши зиёди бемориҳои сироятии бо роҳи алоқаи ҷинсӣ гузаранда мавқеи пасти иҷтимоии ахолӣ ва муҳочириатро меҳисобанд [5,6]. Дар мардон сирояти хламидиявиро дар 16-24% ҳолатҳо саба-



би уретритҳои гайригонококковӣ, дар занон дар 25-30% ҳолатҳо сабаби бемориҳои илтиҳобии узвҳои коси хурд меҳисобанд (БИУКХ) - [7,8]. Мавҷудияти сирояти хламидиявӣ дар одамони аз 25 сол хурдтар ошкор гардидааст[2,6].

Зуҳуроти клиники хламидиоз дар мардон гуногун ранг буда, дар замони ҳозира шубҳае нест, ки ҷараёни дурударози сирояти урогениталий оризаҳоро бо ҳуд мегирад. Ба шумори чунин оризаҳо уретрити музмин ва простатит дохил мешаванд, ки бе муолиҷа мумкин аст ба безурриётӣ бурда расонанд [5, 7].

**Мақсади таҳқиқот:** омӯзиши клиникаи уретропростатити музмини хламидиявӣ дар мардон.

**Мавод ва усулҳои таҳқиқот.** Таҳти муоина 60 нафар мардони бемори уретропростатити хламидиявии (УПХ) синну соли аз 18 то 48-сола, ба ҳисоби миёна -  $29,3 \pm 1,7$  сол қарор гирифтанд. Муҳочириони меҳнатӣ 32 бемор, муваққатан бекор - 16, соҳибкорони хусусӣ - 12, хизматчиён - 5, коргарон- 6, хизматчиёни ҳарбӣ - 4 нафар буданд. Давомнокии аз ним сол зиёди беморӣ дар 15 бемор, аз 1 то 2 сол -дар 24, зиёда аз 2 сол дар 36 нафар ба қайд гирифта шуд. Ташхиси уретропростатит дар асоси анамнез, маълумотҳои клиникӣ ва лабораторӣ, инчунин усулҳои таҷхизотии муоина гузашта шуд. Тавассути усули микроскопияи нурӣ шиддатнокии раванди илтиҳобӣ ошкор карда, дигар бемориҳои бо роҳи алоқаи ҷинсӣ гузаранда соқит карда шуд. Ҳамчун мавод моддаҳои аз пешброҳа ва тарашшуҳоти простата хориҷшаванда истифода гардид. Муоина дар препаратҳои нативӣ ва ҳангоми қалонкунонии препаратҳое, ки бо метилени қабуд ва бо усули Грам ранг карда шудааанд, гузаронида шуд. Агар дар малҳами таҳқиқшуда 5 ё зиёда аз он лейкоситҳои полиморфӣ-ядроӣ ба ҷашм расад, ташхиси уретрит аз ҷиҳати микроскопӣ тасдиқшуда ҳисоб карда шуд. Мавҷудияти 10 ва зиёда аз он лейкоситҳо ҳангоми биниш ҳамчуни аломати илти-

ҳоби ғадуди простата баҳогузорӣ карда шуд. Миқдори доначаҳои летситинӣ меъёри баҳогузории фаъолнокии функционалии ғадуд қабул гардид. Верификатсияи ташхиси сирояти урогениталии хламидиявӣ бо ёрии реаксияи занчирии полимеразӣ (РЗП) ё реаксияи иммунофлуоресценсияи мустақим (ИФМ) бо антителҳои моноклоналӣ гузаронида шуд.

Таҳқиқоти трансректалии ултррасадоии (ТТУС) ғадуди олоти таносул дар дастгоҳи Aloka SSD-500 бо истифодаи датчики трансректалӣ гузаронида шуд.

**Натиҷаҳо ва баррасии онҳо.** Муоинаи бактериоскопии молишаки пешброҳа дар беморон нишон дод, ки миқдори лейкоситҳо дар майдони биниши таҳқиқшуда аз нишондодҳои гурӯҳи назоратӣ 4, 9 маротиба ( $16,44 \pm 1,05$  - дар гурӯҳи асосӣ  $3,34 \pm 0,23$  - дар назоратӣ  $P < 0,001$ ) зиёд аст. Дар тарашшуҳоти ғадуди олоти таносул миқдори лейкоситҳо дар беморон нисбат ба нишондодҳои гурӯҳи назоратӣ 3,1 маротиба ( $23,26 \pm 1,25$  дар беморон,  $7,17 \pm 0,43$  - дар гурӯҳи назоратӣ,  $P < 0,001$ ) зиёд мебошад. Миқдори мӯътадили доначаҳои липоидӣ дар 33 бемор (55%) ва миқдори на он қадар зиёд дар 27нафар (45%) мавҷудияти тағириотҳои илтиҳобӣ дар ғадуди олоти таносули беморонро тасдиқ кард. Ташхиси простатит дар ҳамаи беморон тавассути муоинаи трансректалии ултррасадой тасдиқ ёфт.

Дар ҳамаи 60 нафар беморон бо усулҳои РЗП, ИФМ-ташхис сирояти хламидиявӣ ошкор гардид, ки дар 39 нафари онҳо (65%) миқст-сироят якҷояшавии ду ва ё зиёда САҶГ) пайдо шуд. Миқстсирояти ду САҶГ дар 20 нафар (33,3%) бемрон, се ва ё зиёда аз он САҶГ - дар 19 нафар (31,7%) муайян гардид.

Шикоятҳои характери гуногун аз тарави 41нафар (68,3%) баён гардид, боқимондаҳо 19 нафар (31,7%) бемор ягон эҳсосоти субъективиро қайд накарданд. Соҳтори беморони УПХ (уретропрочстити хламидиявӣ) дар ҷадвали 1 оварда шудааст:

**Чадвали 1****Сохтори аломатҳои субъективии беморони уретропростатити хламидиявӣ**

Шикоятҳо	Теъоди беморон (n = 60)	
	Мутл.	%
Вайроншавии дизурикӣ	39	65
Нороҳатӣ	31	51,7
Эҳсосоти дардмандӣ	36	60
Ҷудокунӣ аз пешброҳа	36	60
Дисфункцияҳои копулятивӣ	37	61,7
Часпиши лабҳои пешброҳа	29	48,3
Вайроншавии функцияҳои репродуктивӣ (бенаслӣ)	12	20

Чӣ хеле ки аз чадвали 1 маълум аст, беморони гирифтори уретропростатити хламидиявии музмин нисбатан бештар аз вайроншавииҳои дизурикӣ (65% больных), копулятивные дисфункции (61,7%), эҳсоси дардмандӣ (60%), ҷудокунӣ аз пешброҳа (60%) шикоят доранд.

Ааз дискомфорт дар қисмати узвҳои таносул, часпиши лабҳои пешброҳа, вайроншавии функцияҳои репродуктивӣ-безурриётӣ бошад хеле кам шикоят кардаанд.

Сохтори эҳсосоти дизурикӣ дар беморони УПХ дар чадвали 2 оварда мешавад.

**Чадвали 2****Сохтори вайроншавииҳои дизурикӣ дар беморони простатити хламидиявӣ**

Эҳсосоти дизурикӣ	Больные (n = 60)	
	абс	%
Рағбатҳои императивӣ	22	36,7
Пешбронии зуд-зуд (поллакиурия)	19	31,7
Эҳсоси хала ҳангоми пешобкунӣ	21	35
Пешобкуни шабона (никтурия)	13	21,7
Пешобкуни душвор (страндурия)	21	35
Чакраҳои сусти пешоб	17	28,3
Сӯзиш ё хориш дар пешброҳа	27	45
Эҳсоси пурра холӣ нашудани халтаи пешоб	31	51,7
Пешобкуни бо танаффус	20	33,3
Чакидани қатраҳои пешоб баъди пешобкунӣ	32	53,3

Ҳангоми тафсилоти шикоятҳои дизурикӣ (чадвали 2) маълум гашт, ки беморонро бештар қатра-қатра чакидани пешоб баъди пешобкунӣ (53,3% беморо), эҳсоси пурра холӣ нашудани халтаи пешоб (51,7%), сӯзиш ё хориш дар пешброҳа (45%) азият медиҳад. Мавқei баъдиро бошад, рағбатҳои императивӣ ҳангоми пешобкунӣ, эҳсоси хала ҳангоми пешобкунӣ, пешобкуни душвор, пешобкуни бо танаффус, чакраҳои сусти пешоб ишғол менамоянд.

Омӯзиши муфассали эҳсоси дардмандӣ дар беморони музмини УПХ имкон дод, ки

паҳншавииҳои гуногуни ин синдром муқаррар пар карда шавад. Варианти гениталии синдроми дарднокӣ, ки ба он дардҳои кунд дар чатан бо ирридатсия дар қисмати болоинофӣ, пешброҳа, тухмдонҳо характерно-канд, дар 23 нафар (38,3%) беморон ба қайд гирифта шуданд. Варианти экстрагениталий - бо паҳншавии дард дар қисмати миён, чорбанд, қисмати дохилии миён, қад- дар 6 нафар (10%), омехта дар 7 нафар (11,7%) мушиҳида гардид.

Паҳншавии эҳсосоти дардмандӣ дар беморони УПХ ба таври гуногун буд.



## Чадвали 3

**Пахншавии эхсосоти дардмандӣ дар беморони уретропростатити хламидияйӣ**

Пахншавии дард	Беморон (n = 60)	
	абс	%
Дард дар чатан	18	30
Дард дар қисмати мақъад	3	5
Дард дар рӯдаи рост	2	3,3
Дард дар пешброҳа	4	6,6
Дард дар хоядон	8	13,3
Дард дар болои ноф	8	13,3
Дард дар чорбанд	3	5
Дард дар қисмати дохилии миён	2	3,3
Дард дар миён, қад	13	21,7

Нишондодҳои ҷадвали 3 гувоҳӣ медиҳанд, ки беморон бештар аз дарднокӣ дар чатан (30%), миён, (21,7%), болои ноф (13,3%) ва хоядон (13,3%) шикоят карда, баъзан аз дард дар пешброҳа, рӯдаи рост, мақъад, қисмати дохилии миён ва қад изҳори нороҳатӣ мекунанд.

Вайроншавиҳои ҷинсӣ ва шаҳвонӣ дар байни зухуроти простатити хламидиявии музмин мавқеи муҳимро ишғол карда, ба

сифати ҳаётии мардон таъсири амиқ меғузоранд. Аз самтҳои гуногуни функсияҳои шаҳвонӣ 37 (61,7%)-и беморон шикоятҳои гуногун пешниҳод намуданд. Ин шикоятҳо аз аломатҳои оддитарини зуҳуроти ин беморӣ сар карда то қатъшавии пурраи ҳаёти ҷинсиро дар бар мегиранд.

Соҳтори вайроншавиҳои ҷинсӣ дар беморони муоинашуда ба тариқи зерин аст: (ҷадвали 4).

## Чадвали 4

**Соҳтори вайроншавиҳои ҷинсӣ дар беморони уретропростатити хламидияйӣ**

Аломатҳои дисфункцияи ҷинсӣ	Беморон (n = 60)	
	абс	%
Пастшавии либидо	37	61,7
Сустшавии эрексия	41	68,3
Болезненная эрексия	9	15
Эзакулятсияи дарднок	13	21,7
Эзакулятсияи зуд-зуд	39	65
Нороҳатии баъди эзакулятсия	18	30
Оргазми дилгир, дардманӣ	31	51,7

Аз маълумотҳои дар ҷадвали 4 овардашу-да айён аст, ки дар байни вайроншавиҳои шаҳвонӣ беморонро бештар эрексия (дар 68,3% беморон), пастшавии либидо (61,7%), эзакулятсияи пешавзакӣ (65%) нороҳат соҳта, баъзан ахёнан аз оргазми дилгиру дарднок, дискомфорти баъди эзакулятсия, эзакулятсияи дарднок ва эрексияи дарднок шикоят мекунанд.

Қайд кардан лозим аст, ки эҳсосоти субъективӣ ва зухуроти воқеии уретропро-статит дар аксари беморон суст намоён буданд. Онҳо дар аксари беморон баъди ис-теъмоли нӯшокиҳои спиртӣ, ҳӯрокҳои тун-

ду сернамак, хунукии аз ҳад зиёд шиддат меёбанд. Хала ва сӯзиши начандон саҳт дар пешброҳа одатан ҳангоми пешобкунӣ, дар аксар ҳолатҳо дар бемороне мушоҳида гардид, ки ҷудокунии фасод дар пешброҳаро доранд.

**Ҳамин тавр**, таҳлили таҳқиқотҳои гузаронидаи клиникӣ нишон медиҳанд, ки эҳсосоти субъективӣ, зухуроти воқеии клиникӣ дар беморони таҳқиқшудаи хламидиози урогениталии музмин бо гуногунрангии аломатҳо дар у 68,3% мизочон ва ҷараёни бе симптомӣ дар 31,7% беморон фарқ карда меистад.

**Адабиёт:**

1. Дерматология Фицпатрика в клинической практике / Л.А. Голдсмит [и др.]. - М.: ГЭОТАР, 2018. - Т 1. - 1072 с.
2. Дерматовенерология. Национальное руководство / Ю.К. Скрипкин [и др.]. - М.: ГЭОТАР, 2017. - 895 с.
3. Саидов Б.И. Современные аспекты терапии воспалительных заболеваний урогенитального тракта у мужчин / Б.И. Саидов, П.Т. Заиров, Д.Х. Абдиева// Здравоохранение Таджикистана. - 2018. - №3. - С. 55-59 .
4. Кондратьева Ю. С., Неймарк А. И., Еркович А. А. Клинико-морфологические особенности хронического уретропростатита, ассоциированного с хламидийной и микоплазменной инфекцией// Бюллетень сибирской медицины. 2012, № 2, 24-30.
5. Саидов Б.И. Современная диагностика урогенитальных инфекций у мужчин с репродуктивными нарушениями / Б.И. Саидов, П.Т. Заиров // Вестник Авиценны. - 2015. - №1. - С. 107-110 .
6. Persson K., Hammas B., Janson H., Bjartling C., Dillner J., Dillner L. Decline of the new Swedish variant of Chlamydia trachomatis after introduction of appropriate testing. Sex Transm Infect 2012;88(6):451-5.
7. Lushnikova E., Nepomnyashchikh, Abdullaev N. Role of sexuelle transmitted infections in the structural and functional reorganization of prostate Bull// Exp. Biol. Med., 2012, v. 153, № 2, p. 283-288.
8. Orellane M.A., Gomez M., Sanchez M.T., Fernandez-Chacon T. Diagnosis of urethritis in men. A 3-year review. Rev. Esp. Quimioter., 2009; 22: 2: 83-87

**ВИЖАГИҲОИ КЛИНИКӢ-ЭПИДЕМИОЛОГИИ ПИЕЛОНЕФРИТ ДАР КӮДАКОН****Л.А. Бабаева, М.С. Талабов**

Кафедраи таълими асосҳои бемориҳои кӯдаконаи (мудири кафедра - н.и.т., дотсент Бабаева Л.А.) ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино ва кафедраи эпидемиология ва бемориҳои сироятии ДМТ.

**Бабаева Лола Абдунаимовна**, мудири кафедраи таълими асосҳои бемориҳои кӯдаконаи ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино, E.mail:lola.a.babaeva@mail.ru, тел.:446003624.

**Талабов Маҳмадали Сайфовиҷ**, д.и.т, профессори кафедраи эпидемиология ва бемориҳои сироятии ДМТ, E.mail: m.tolobov@mail.ru, тел.:918 67 23 15 .

Дар мақола шарҳи вижагиҳои клиникӣ-эпидемиологии пиелонефрит дар кӯдакон таҳлил ва баррасӣ шудааст. Паҳншавии сирояти роҳҳои пешобгузар ва пиелонефрит

вобаста аз географияи тиббӣ, чинс ва синну соли беморон пешниод карда шудааст.

**Калимаҳои қалидӣ:** кӯдакон, пиелонефрит, эпидемиология, клиника.

**КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПИЕЛОНЕФРИТА У ДЕТЕЙ****Л.А. Бабаева, М.С. Талабов**

Кафедра пропедевтики детских болезней (заведующая кафедрой - к.м.н., доцент Л.А. Бабаева) ТГМУ имени Абуалиибни Сино

**Бабаева Лола Абдунаимовна**, заведующая кафедрой пропедевтики детских болезней Таджикского государственного медицинского университета имени Абуалиибни Сино, E.mail: lola.a.babaeva@mail.ru, тел.:446003624.



**Талабов Махмадали Сайфович**, профессор кафедры эпидемиологии и инфекционных болезней ТНУ, E.mail: m.talabov@mail.ru . тел.:918 67 23 15 .

В статье изложен обзор основных клинико-эпидемиологических особенностей пиелонефрита у детей. Указана распространенность инфекции мочевыводящих путей и пи-

елонефрита в зависимости от медицинской географии, пола и возраста больных.

**Ключевые слова:** дети, пиелонефрит, эпидемиология, клиника

## CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL FEATURES OF PYELONEPHRITIS IN CHILDREN

**L.A. Babaeva, M.S. Talabov**

Department of propaedeutics of children diseases (head of the department - candidate of medical science, associate professor, L.A. Babaeva) Avicenna Tajik State Medical University, department of epidemiology and infectious diseases of medical faculty of National Tajik University.

**Babaeva Lola Abdunaimovna** -Head of the department of propaedeutics of children diseases of Avicenna Tajik State Medical University.

E-mail: lola.a.babaeva@mail.ru . Telephone number: +992446003624

**Talabov Mahmudali Sayfovich** - Phd, professor of the department of epidemiology and infectious diseases of medical faculty of National Tajik University.

E-mail: m.talabov@mail.ru Telephone number: +992918672315

The article is set out an overview of the main clinical and epidemiological features of pyelonephritis in children. The prevalence of urinary tract infection and pyelonephritis is

indicated depending on medical geography, sex and age of patients.

**Key words:** children, pyelonephritis, epidemiology, clinic.

и писарходар давраи таҳсил дар мактаб минимум 1 лаҳзаи ХСРП -ро мегузаронанд. Микдори пайдошавии ХСРП дар кӯдакон то 3 моҳ фарқ мекунад, дар ин давра сироят дар писарҳо бештар паҳн шудааст. Микдори бактериурея бесимптом дар навзодон 0,7-3,4 %, дар кӯдакони то 3-моҳа 0,7-1,3 % ва писарону духтарони сини мактабӣ то 0,2-0,8 %-ро ташкил дод [1,9,12].

Паҳншавии бактериурея, ки дорои симптомҳои клиникӣ аст, дар навзодон 0,14 % аст ва баъдан то 0,7% дар писархову то 2,8% дар духтарҳо то сини 6-моҳагӣ зиёд мешавад. Басомади умумии ретсидивҳои ХСРП дар давраи неонаталӣ 25 %-ро ташкил мекунад [5, 11,13].

Пиелонефрит илтиҳоби номахsusи бактериалии паренхимаи (лаҳимаи) гурдаҳо ва системаи чамъоварандай гурдаҳо аст, ки ҳамчун аломати бемории сироятӣ, махсусан дар



күдакони синну соли барвақт зохир шуда, дорои лейкоситурия ва бактериурия, ҳамчунин вайроншавии ҳолати функционалии гурдахост. Пиелонефрит аз давраи навзодӣ сар карда, бемории паҳншудаи сини кӯдакӣ ба шумор меравад [3,6,7,13]. Таҳқиқотҳои эпидемиологӣ нишон медиҳанд, ки пиелонефрит дар навзодон дар 1-2,9%-и ҳолатҳо, дар сини ширхорагӣ- дар 2,5%-и писарҳо ва 0,9%-и духтарҳо ба назар мерасад [6,13]. Таҳқиқотҳои эпидемиологии дар Швейцария гузаронидашуда нишон доданд, ки 8%-и духтарҳо ва 2%-и писарҳо дар популатсия дар синни 7-солагӣ ақаллан як лаҳзаи ХСРП доранд. Омӯзиши басомади ХСРП дар Англия ва Финляндия нишон доданд, ки дар солҳои 1987- 2003 дар популатсия маҳсусан паҳншавии пиелонефрити кӯдакони синну соли барвақт меафзояд: дар духтарҳо - аз 12,4 то 24,4 ба 1000, дар писарҳо - аз 8,3 то 16,2 ба 1000. Таҳқиқотҳои эпидемиологӣ, ки дар солҳои гуногун гузаронида шудаанд, аз фарқиятҳои ҷинсии беморшавии пиелонефрит дар байн писарҳо ва духтарҳои синну соли гуногун гувоҳӣ медиҳанд. Тибқи маълумоти J. Winberg, басомади сирояти системаи пешоб дар кӯдакони соли 1-и ҳаёт, аз ҷумла пиелонефрит дар писарҳо бештар аст, ки ин аз нақши уропатияи обструктивӣ вобаста аст ва дар писарҳо барвақтар зоҳир мегардад, дар оянда СРП дар кӯдакон дар популатсия бо басомади 11 дар 1000 дар писарҳо ва 30 дар 1000 дар духтарҳо дода мешавад. Тибқи маълумоти Jodal U. (1994), ки аснои таҳқиқотҳои эпидемиологии 1177 кӯдаки дорои ХСРП дар синну соли аз 0 то 10 -сола ба даст оварда шудааст, муқаррар гардид, ки дар 1-6-моҳагӣ духтарҳо назар ба писарҳо 1,5 маротиба бештар, дар 6-12-моҳагӣ 4 маротиба ва дар 1-3-солагӣ то 10 маротиба бештар бемор мешаванд.

Пиелонефрит - яке аз бемориҳои паҳншудаи одамон мебошад. Вай пас аз сироятҳои вирӯсии респираторӣ ҷойи дуюмро ишғол мекунад [3, 7,10]. Пиелонефритҳои аввалия асосан дар духтарҳо ба назар мерасанд, ки ин аз вижагиҳои анатомӣ-физиологии узвҳо вобаста аст. Пиелонефритҳои дуюмӣ метавонанд, ки ҳама гунна бемориҳои урологӣ ё

аномалияи инкишофи гурдаро мураккаб со занд [7,8,9]. Ҳангоми бемории санги пешоб пиелонефрити қалкулезӣ дар 95-98% ҳолат дода мешавад[3]. Проблема пиелонефрит ва вобаста бесимптом будани ҷараёни вай маҳсусан дар кӯдакон актуалӣ боқӣ мемонад [6,13]. Дар ҳоли ҳозир на танҳо ташхиси пиелонефрит муҳим аст, балки гузаронидани ташхиси этиологӣ ва патогенетикӣ низ қобили таваҷҷӯҳ аст. Омили этиологии пиелонефрит бактерияҳои патогенӣ, вирусҳо, микоплазмаҳо, баъзан занбурӯғҳои микроскопӣ мебошанд. Дар солҳои охир тамоюли ба эътибор нагирифтани ин омил ва муқобил-гузории вай бо омили иммунологӣ ба назар мерасад, ки накши он дар пайдошавии пиелонефрит хеле муҳим аст. Ин, аммо барои онро этиологӣ ҳисобидан асос намешавад. Таҳти таъсири муҳити берунӣ, ҳамчунин препаратҳои зиддисироятий ва зиддиилтиҳоӣ омили этиологӣ ба тағиирот дучор мегардад. Дар зери таъсири антибиотикҳо ва химиопрепаратҳо L- бактерияҳо пайдо шудаанд, ки пардаи худро аз даст додаанд. Ҳосияти вирусҳо, микоплазмаҳо, занбурӯғҳои микроскопӣ тағиир ёфтааст. Таҳаммулпазирии бактерияҳо нисбат ба препаратҳои антибактериалий яке аз ҳосиятҳои асосии ба истилоҳ эраи антибактериалий гардид. Ба пайдошавӣ ва ҷараёни пиелонефрит омилҳои патогенез таъсир мерасонанд, ки асоситарини онҳо омилҳои иммунологӣ мебошанд, барои беморони дорои пиелонефрити дуюмӣ бошад, вайроншавии маҷрои пешоб аз гурдаҳо [5,10,11]. Дар солҳои охир соҳтани иммуномодуляторҳо имкониятҳои табобати пиелонефритро васеъ намуд, ба қобилияти иммунореактивии макроорганизм таъсир расонид, ки инро ба эътибор нагирифтанд мумкин нест. Ташхиси пиелонефрити шадид-вобаста аз зарурати муқаррар карданӣ сарҳади гузариши илтиҳои шадиди серозӣ ба фасодӣ хеле мушкин ласть. Дар пиелонефрити музмин ташхис дар асоси усуљҳои таҳқиқотҳои лабораторӣ, рентгенологӣ, ултрасадӣ ва радионуклидӣ гузашта мешавад. Дар гузаронидани табобати этиотропӣ вобаста аз соҳтани як қатор препаратҳои нав, маҳсусан сефалоспоринҳо ва аминогликозидҳо имко-



ниятҳои нав пайдо шуда истодаанд [4, 9]. Нисбат ба фитотерапия таваҷҷуҳи бештар зоҳир карда мешавад. Пиелонефрит флораи патогении бактериалий, вирусӣ, микоплазмавӣ ё дигар барангезандаҳои бемориҳои илтиҳобии паренхимаи гурдаҳо ва ҷағӯҳои он бо бартарӣ доштан ва нисбатан устувор будани осебҳои моддаи мобайни (substantia intermedia) қабати майнагии паренхима ва каналчаҳои гурда фарқ мекунанд. Аз нуқтаи назари морфологӣ пиелонефрит интерститсиалий, нефрити аз осебҳои лонавӣ ва гунон гун фарқкунанда аст. Lison ва H. Losse (1981) пиелонефритро нефрити интерститсиалии бактериалий меҳисобанд, ки метавонад ба протссеси патологӣ каналчаҳо, ҳавзакҳо ва рагҳоро ҷалб кунад. Термини пиелонефрит бори нахуст аз тарафи урологи рус С.П.Федоров (1928) ва Б.Н.Холтсов (1928) истифода шуд. Дар даҳсолаи охир қӯшиш карда истодаанд, ки термини "пиелит"-ро зинда кунанд, тзери аз ҷиҳати назариявӣ вучуд доштани он як муддати муайян дар ҷағӯҳои роҳрави воридшавии сироят ба гурда имконпазир аст. Аммо аз ҷиҳати клиникӣ фарқ кунонидани пиелит ва пиелонефрит тақрибан номумкин аст, илова бар ин, дар эраи ба таври васеъ истифода кардани антибиотикҳо микрофлораи грамманфии резистентӣ бо роҳи гематогенӣ босуръати баланд паҳн мешавад. А.Л. Шабад ва Ю.Ф. Шарапов (1982), ҳангоми ҷарроҳӣ таҳқиқоти бактериологӣ ва биопсияро иҷро намуда, имконияти пайдо шудани пиелити шадидро ҳангоми вучуд доштани инсидод муайян карданд. Дар айни замон муаллифон исбот карданд, ки ҳангоми пиелонефрити аввалия беморӣ аз осеби паренхима сар мешавад ва аз ҷиҳати патологоанатомӣ нефрити фасоднок аст. Омӯзиши этиология ва патогенези бемориҳои илтиҳобии гурдаҳо, ҳам дар эксперимент ва ҳам дар клиникаимконият доданд, ки пиелонефрит аз бемориҳо ва осебҳои узвҳо ва бофтаҳои ҳамшафат фарқ кунонида шавад. Дар клиника, маҳсусан дар педиатрия истилоҳи "сирояти пешобӣ" мавриди истифода қарор дорад [8,10,11,12]. Дар ҷунин ҳолатҳо сухан аз бемории умумии илтиҳобии гурдаҳо ва ҷағӯҳои пешобгузар меравад, ки дар ин ҷо ба

гайр аз гурдаи осебдида, систит, бемории канали пешобрез ва г. низ мавҷуд аст. Вақте ки ҷунин осеби маҳдудро тафриқа кардан мушки ласт, истифодаи термини "сирояти пешобӣ" қобили қабул мебошад. Барои ҳамин ҳам онро бештар дар педиатрия ва урологияи кӯдакон ба кор мебаранд, ҷунки дар кӯдакон фарқ кардани сатҳи осеби гурда ва ҷағӯҳои пешобгузар ҳангоми протссеси илтиҳобӣ ниҳоятмуракаб аст. Ба ҳар сурат, таъкид кардан зарур аст, ки ба таври васеъ ба кор бурдани ин истилоҳ сувофики мақсад нест ва қӯшиш бояд кард, ки пиелонефрит, паранефрит, периуретерит, систит, перисистит ва дигар осебҳои илтиҳобии узвҳои ҳамшафати ҷағӯҳои пешобгузар фарқ кунонида шаванд [12,13].

Пиелонефритро ба пиелонефрити якумӣ ва дуюмӣ ҷудо мекунанд. Пиелонефрити якумӣ дар гурдаи солим пайдо мешавад, пиелонефрити дуюмӣ бо бемориҳои зиёди урологӣ ва аномалии инкишофи гурдаҳо ва ҳолиб мураккаб мешавад, ки дар ин ҷо омили патогенетикӣ вайроншавии маҷрои пешоб дар сатҳи гурдаҳо, ҳолибҳо, масона ва уретра ба амал меояд. Тибқи маълумоти А.В. Люлко бо ҳаммуаллифон пиелонефрити якумӣ дар 16-20%-и беморон ва дуюмӣ дар 80-84% дидা мешавад. Дар баробари ин бо ин истилоҳ дар урологияи кӯдакон ва нефрология истилоҳи дигар - пиелонефрити обструктивӣ сифоди мешавад. А.В. Айвазян ва А.М. Войно-Ясенетский (1985) пиелонефрити дуюмиро обструктивӣ-ретенсионӣ меноманд. Дар қатори бемориҳои асосӣ, ки боиси пиелонефрит мегарданд, муаллифон бемории санги пешоб, аномалии системаи пешоб, шаклҳои гуногуни инсидоди инфравезикалӣ, омосҳои масона ва ҳомилагиро низ дохил мекунанд.

Дар мағҳуми эпидемиология пиелонефритҳо басомади паҳншавии онҳо, географияи тиббӣ, ҷинс ва синну соли беморон дохил мешаванд. Дар статсионари урологӣ бемороне кам дучор мегарданд, ки пиелонефрити дуюмиро аз сар нагузаронида бошанд. Дар миёни бемориҳои урологӣ бо бемориҳои гуногуни ҳамроҳшуда ё пиелонефрити дуюмӣ 89,3% ҳолат ба қайд гирифта шудаанд.



дааст. Аммо танҳо дар таҳқиқотҳои илмии алоҳида дар хусуси муоинаи пиелонефрит дар гурӯҳи калони қӯдакон маълумот дид мешавад. Ҳангоми муоинаи 9878 мактабхон С.Kunin ва ҳаммуаллифон (1962) сирояти роҳҳои пешобгузарро дар 1,1% муоинаи духтарон ва 0,04% - писарон ба қайд гирифтанд. А. А. Койсман (1970) муайян кард, ки бактериурияи бесимптом дар 1,9% ва пиелонефрит дар 0,4% навзодон мавҷуд аст. Омӯзиши беморшавии пиелонефрити аҳолӣ аз ҳисоби на танҳо муроҷиаткардагон, балки аз ошкор намудани шаклҳои бесимптоми беморӣ дар контингенти интихобкарданашуда ҳанӯз гузаронида нашудааст, ки ин аз мураккаб будани таҳқиқотҳои лабораторӣ , ки ба ошкор кардани лейкоситурия ва бактериурияи ниҳонӣ равона карда шудааст, вобастагӣ дорад.

Дар хусуси басомади пиелонефрит маълумотҳои сексионӣ гувоҳӣ медиҳанд. Тибқи маълумоти Е. Kass (1965), пиелонефрит дар 10-20% ташрехи часади аз бемориҳои гуногун фавтидагон дид мешавад, ки дар 20-30% ҳолат ҳангоми зинда будан пиелонефрит ташхис нашуда буд.. F.Gloor (1966) аз 33 000 ташрехи часад ин бемориро дар 4,6% ҳолат ба қайд гирифтааст. Н.Lypsyk (1968) чунин меҳисобад, ки ҳангоми таҳқиқоти ҷиддии гистологӣ пиелонефритро дар ҳар як ташрехи 10-ум ошкор намӯдан мумкин аст. Г.Стефанов ва ҳаммуаллифон (1981) 9015 ташрехи шахсони аз 14-сола болоро омӯхтанд ва муқаррар намуданд, ки сабаби марг дар 7,95% и- фавтидагон пиелонефрит будааст. Дар монографияи F.Reny-Vammos ва F.Balogh (1979), ки ба пиелонефрит бахшида шудааст, дар хусуси басомади ин беморӣ тибқи маълумотҳои сексионӣ иттилоъ доадаст, ки аз 4,6 то 20% мебошад, ин аз ташхис нашудани пиелонефрит дар бештари одамон гувоҳӣ медиҳад. Н.А.Лопаткин, А.Г.Пугачев ва В.Е.Родоман (1979) басомади баланди пиелонефритро дар қӯдакон қайд мекунанд, ки кам ба ҳисоб гирифта мешавад. сабаби инро муаллифон дар он мебинанд, ки пиелонефрити шадид дар синну соли қӯдакӣ ҳамчун зершадид мегузараҷ ва ба таври музмин ҷаравӣ ноаён дорад, ки барои барвақт ошкор карданаш мусоидат намекунад. Географ-

фияи тиббии ин беморӣ сарҳад надорад, аммо қисми бештари беморон -тақрибан 80% аз пиелонефрити дуюмӣ озор мебинанд, камеे бештар аз 20% - аз пиелонефрити якумӣ. Ҳангоми пиелонефрити дуюмӣ пайдоиши он аз бемории асосии урологӣ ва аномалии гурдаҳо вобаста аст. Омилҳои иқлими (ҳарорати паст, намнокии зиёд) ба омилҳои иммунологии патогенетикии пиелонефрит таъсир мерасонанд. Микдори беморони гирифтори ин беморӣ дар ноҳияҳои шимолӣ бештаранд, назар ба ҳатти миёна. Дар кишварҳои иқлимашон гарм дар ҳавои гарми тобистон талафи зиёди моеъ аз тариқи пӯст рӯҳ медиҳад, диурез паст мегардад, дар каналчаҳои пурпечу тоби гурдаҳо крситаллҳои на-макҳои кислотаи пешоби натрий ва аммония меафтаед, бқхрони (кризи) сангҳосилшавӣ ба амал меояд. Ин дар қӯдакони дорон диатези кислотаи пешоб ва сатҳи баланди кислотаи пешоб дар зардоби хун ва дар пешоби шабонарӯзӣ ҷой дорад. Пайдо шудани сангҳои фосфорӣ-калсий аз ҳисоби баланд шудани ҳосилшавии витамини эндогении D имкон-пазир аст, ки осебҳои заҳронки эпителии каналчаҳои гурдаҳоро ба вучуд меорад. Сангҳосилшавӣ ба пиелонефрити калкулезӣ оварда мерасонад. Дар байни беморони гирифтори пиелонефрит духтарон бартарӣ доранд. Онҳо мувоғики маълумоти М.Н.Жукова (1965), назар ба писарҳо 2 маротиба бештар гирифтори пиелонефрит мешаванд ва мувоғики маълумоти А.В.Люлко (1989). 2,5-3 маротиба. Аз ҷиҳати патогенетикӣ дар байни духтарон барои ин беморӣ бисёр омилҳо мусоидат мекунанд. Якум ин вучуд доштани лонаи сироят дар узвҳои таносули ҳангоми протссесҳои илтиҳобӣ. Дуюм, хусусиятҳои анатомӣ, ки аз кӯтоҳ будани уретра ва кам муҳофизат шудани даромадгоҳи маҳбал аз сироят ва аз E. coli мавзеи мақъад вобаста аст. Синну соли беморони гирифтори пиелонефрит гуногун аст - аз давраи навзодӣ саркарда, то давраи пириро дар бар мегирад.

**Хулоса.** Пиелонефрит - яке аз бемориҳои паҳншудаи синну соли қӯдакӣ мебошад, ки пас аз сироятҳои басомади назла (катар) ва роҳҳои нафаскашӣ ҷойи дуюмро ишғол мекунад. Дар даҳсолаҳои охир зиёд шудани ин



беморӣ аз беҳтар шудани ташхиси bemorӣ ва аз он зиёдтар аз афзудани вирулентно-кии микроорганизмҳо дар натиҷаи устувирии ба даст оивардаи онҳо ва истифода карданӣ доруҳо вобастагӣ доранд. дер ташхис

кардани bemorӣ ва ҷараёни ноаёни вай дар кӯдакон метавонад, ки вайроншавии функции гурдаҳоро то ҳадди пайдо шудани bemorии музмини гурдаҳо ба вучуд ора два боиси барвақт маъюбшавӣ гардад.

### АДАБИЁТ

1. А.В. Терещенко, Д.А. Сеймивский, С.А. Ильин и др. Урол. и нефрол. 1991, N2, с.24-28.
2. Г.В. Калугина, М.С. Клужанцева, Л.Ф. Шехаб. - Хронический пиелонефрит. М., Медицина, 1993, 240 с.
3. И.В. Маркова, М.В. Неженцев, А.В. Папаян. Лечение заболеваний почек у детей. Санкт-Петербург. 1994, с. 186-192.
4. И.Г. Мултыҳ, Е.А. Молодова. Возбудители клинически значимых бактериий. Клин.-лаб. диагн. 1994, N5, с. 44-45.
5. О.Л. Тиктинский, С.Н. Калинина. Пиелонефриты. СПбМАПО. Медиа пресс. 1996, с.240.
6. Малкоч А. В., Коваленко А. А. Пиелонефрит//В кн. "Нефрология детского возраста"/ под ред. В. А. Таболина и др.: практическое руководство по детским болезням (под ред. В. Ф. Коколиной, А. Г. Румянцева). М.: Медпр., 2005. Т. 6. С. 250-282.
7. М.В.Вострикова. А.А.Вялкова, В.А.Грищенко. Оптимизация диагностики инфекции мочевой системы у детей. М-лыVI Российского конгресса по дет. нефр. Москва. - 2007. С.50-51
8. А.В. Папаян, Н.Д. Савенкова. Клиническая нефрология детского возраста. Санкт-Петербург. - 2008. - 396-420.
9. Urinary tract infection in children: diagnosis, treatment and long-term management. NICE guideline. - London (UK): National Institute for Health and Clinical Excellence, 2007. - 30 p.
10. Thomas B. Newman. The New American Academy of Pediatrics Urinary Tract Infection Guideline // Pediatrics. - 2011. - Vol. 128. - P. 572
11. Возианов А. Ф., Майданник В. Г., Бидный В. Г., Багдасарова И. В. Основы нефрологии детского возраста. Киев: Книга плюс, 2002. С. 22-100.
12. Пиелонефрит у детей раннего возраста: современные подходы к диагностике и лечению. А.И. Сафина. Нефрология, ПМ Педиатрия. Лекции для практикующих врачей, Практическая медицина 07, 2012г

### САМАРАНОКИИ МУОЛИ҆ЧАИ БЕМОРОНИ БАРАС (ВИТИЛИГО) БО НАЗАРДОШТИ НОРАСОГИҲОИ МАСУНӢ

**Қ.М. Бухоризода<sup>1</sup>, А.М. Қосимов<sup>2</sup>, М.Ф. Ҳомидов<sup>3</sup>**

Маркази шаҳрии bemoriҳои пӯсту зуҳравӣ (ш.Душанбе) 1,Муассисаи давлатии  
Маркази чумхуриятии клиникии bemoriҳои касбии ВТ ва ҲИА ҶТ (ш.Душанбе)  
2, Ассотсиатсияи дерматовенерологҳо ва косметологҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон<sup>3</sup>

*Бухоризода Қобилҷон Маҳмудовиҷ- н.и.т., директори Маркази шаҳрии bemoriҳои пӯсту зуҳравӣ (ш.Душанбе)*

*Қосимов Азизулло Мирзоевиҷ - н.и.т. директори Муассисаи давлатии Маркази чумхуриятии клиникии bemoriҳои касбии ВТ ва ҲИА ҟТ(ш.Душанбе E.mail: a\_qosimov@mail.ru, тел.: +992-93-500-76-79*

*Ҳомидов Музаффар Файзалиевиҷ - н.и.т., раиси Ассотсиатсияи дерматовенерологҳо ва косметологҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон E.mail:homidovm@mail.ru, тел.: +992-918-62-42-82*



Исбот шудааст, ки тагийиротҳои назарраси ҳолати масунии беморон ба инкишифӣ бемории барас мусоидат менамоянд. Ин беморӣ бо пастшавии миқдори Т-лимфоситҳо дар хун ва вайроншавии таносуби байни субпопуляцияҳои асосии онҳо алоқаманд буда, бар асари он ҷисмҳои бегонаи ба меланоситҳо даврзананда ва сохторҳои гуногуни таркибашон мелани ошкор мегарданд ва тагийирёбии ҷавоби гуморалий ба вучуд меояд. Бо мақсади омӯзиши самаранокии муолиҷаи иммуномодулии полиоксидония 77 нафар мизочони бемории барас (35 нафар шакли маҳдуд ва 42 нафар шакли паҳнгашта) бо синнусоли 19-30-сола таҳти муоина қарор дода шуданд. Дар нишондодҳои масунии беморони барас тагийиротҳо

ошкор гардидаанд, ки дар беморони шакли паҳнгашта ин тагийиротҳо нисбатан намоёнтар ба назар мерасанд. Дар беморони шакли маҳдуди барас 27 нафар (77,2%) табобати клиники ёфта, дар 8 нафар (22,8%) беҳтаршавии хеле назаррас ба мушоҳида расид? (репигментатсия зиёда аз 75 %-и майдони заарарёфта).

Дар беморони шакли паҳнгаштаи барас беҳтаршавии клиники ва беҳтаршавии начандон назаррас (репигментатсияи то 10-25% майдонҳои заарарёфта) дар 8 нафар (19%) мушоҳида гардид. Дар беморони шакли паҳнгашта ягон ҳолати пурра сиҳҳатёбии клиники ба назар нарасид.

**Вожаҳои қалидӣ:** барас, полиоксидоний, вайроншавиҳои масунӣ.

## ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ ВИТИЛИГО С УЧЕТОМ ИММУННЫХ НАРУШЕНИЙ

**К.М. Бухоризода<sup>1</sup>, А.М. Косимов<sup>2</sup>, М.Ф. Хомидов<sup>3</sup>**

Городской центр кожных и венерических болезней (г.Душанбе) 1Государственное учреждение Республиканский клинический центр профессиональных болезней ЗСЗНРТ (г.Душанбе) 2Ассоциация дерматовенерологов и косметологов Республики Таджикистан3

**Бухоризода Кобилҷон Махмудович -** к.м.н., директор Городского центра кожных и венерических болезней (г.Душанбе)

**Косимов Азизулло Мирзоевич -** к.м.н., директор Государственного учреждения Республиканский клинический центр профессиональных болезней МЗСЗНРТ (г.Душанбе), E.mail: a\_kosimov@mail.ru, тел.: +992-93-500-76-79

**Хомидов Музаффар Файзалиевич -** к.м.н, председатель Ассоциации дерматовенерологов и косметологов Республики Таджикистан E.mail:homidovm@mail.ru, тел.: +992-918-62-42-82

В развитии витилиго доказаны существенные изменения иммунного статуса больных. Данная патология связана со снижением в крови общего количества Т-лимфоцитов и нарушением соотношения между их основными субпопуляциями, выявляются циркулирующие антитела к меланоцитам и различным меланинсодержащим структурам, происходят изменения гуморального ответа. С целью изучения эффективности иммуномодулирующей терапии полиоксидония, обследовали 77 пациентов с витилиго (35 - локализованные формы, 42 - генерализованные) в возрасте 19-30 лет. У больных витилиго выявлены изменения в иммунных показателях, которые наиболее выражены у больных с ге-

нерализованными формами витилиго. У больных с локализованными формами витилиго, клиническое выздоровление достигнуто у 27 (77,2%) больных с локализованными формами, а у 8 (22,8%) больных наблюдалось значительное улучшение ?? (репигментация более 75% площади поражения). У больных с генерализованными формами витилиго клиническое улучшение и незначительное улучшение (репигментация до 10-25% площади депигментированных пятен) ?? - ?? у 8 ?? (19,0%). У больных с генерализованными формами витилиго клинического выздоровления не наблюдалось ни в одном случае.

**Ключевые слова:** витилиго, полиоксидоний, иммунные нарушения.



## THE EFFECTIVENESS OF TREATMENT OF PATIENTS WITH VITILIGO CONSIDERING IMMUNE DISORDERS

**Bukhorizoda Kobiljon Makhmudovich** - c.m.s., director of the City Center of Skin and Venereal Diseases (Dushanbe)

**Kosimov Azizullo Mirzoevich** - c.m.s., director of the State Institution of Republican Clinical Center of Occupational Diseases of the MHSPP RT (Dushanbe), E.mail: [a\\_qosimov@mail.ru](mailto:a_qosimov@mail.ru), ph.: +992-93-500-76-79

**Khomidov Muzaffar Faizalievich** - c.m.s., chairman of the Association of Dermatovenerologists and Cosmetologists of the Republic of Tajikistan. E.mail: [homidovm@mail.ru](mailto:homidovm@mail.ru), ph.: +992-918-62-42-82

In the development of vitiligo proved significant changes in the immune status of patients. This pathology is associated with a decrease in the total number of T-lymphocytes in the blood and a violation of the ratio between their main subpopulations, circulating antibodies to melanocytes and various melanin-containing structures are detected, changes in the humoral response occur. In order to study the effectiveness of immunomodulatory therapy of polyoxidonium, we examined 77 patients with vitiligo (35-localized forms, 42 - generalized) at the age of 19-30 years. In patients with vitiligo, changes in immune parameters were detected, which are most

pronounced in patients with generalized forms of vitiligo. In patients with localized forms of vitiligo, clinical recovery was achieved in 27 (77.2%) patients with localized forms, and in 8 (22.8%) patients there was a significant improvement (repigmentation of more than 75% of the affected area). In patients with generalized forms of vitiligo, clinical improvement and slight improvement (repigmentation up to 10-25% of the area of depigmented spots) - in 8 (19.0%). In patients with generalized forms of vitiligo, clinical recovery was not observed in any case.

**Key words:** vitiligo, polyoxidonium, immune disorders.

**Муҳиммият.** Чӣ хеле ки маълум аст, дар патогенези бемории барас ба омӯзиши вайроншавиҳои масунӣ эътибори қалон дода мешавад. Аз рӯи далелҳои адабиётҳои мавҷуда ҳангоми ин беморӣ тағииротҳои наزارраси ҳолати масунии беморон ба вучуд меоянд. [1,2]. Аз рӯи ақидаи яке аз таҳқиқотчиён ин беморӣ бо камшавии миқдори умумии Т-лимфоситҳо дар хун ва вайроншавии таносуби байни субпопуляцияҳои асосии онҳо алоқаманд мебошад[3,4]. Вале муаллифони дигар иддао доранд, ки на дар ҳамаи беморони барас ҷисмҳои бегонаи ба меланоситҳо даврзананда ва сохторҳои гуногуни таркибашон меланий ошкор мегарданд. Бисёр таҳқиқотчиён ҷунин мешуморанд, ки ҷунин тағииротҳо натиҷаи ҷавоби гуморалий бар асари вайроншавии меланоситҳо ва сохторҳои гуногуни таркибашон меланий маҳсуб мейбанд ва ба сабабҳои беморӣ асос шуда наметавонанд[3,4,5].

**Мақсад.** Мақсади таҳқиқоти гузаронидашуда омӯзиши ҳолати масунии беморони

шаклҳои гуногуни барас ва самаранокии муолиҷаи иммуномодулӣ тавассути полиоксидоний мебошад.

Таҳти муоина 77 нафар мизочони бемории барас (35 нафар шакли маҳдуд ва 42 нафар шакли паҳнгашта) бо синнусоли 19-30-сола қарор доштанд. Таносуби байни мардон ва занон 1:2 -ро ташкил медод. Гурӯҳи санчишӣ аз 30 нафар шахсони миннусоли мувоғиқ иборат буд. Барои соқит намуданӣ бемориҳои ба ҳолати масунии бемор ҳамроҳ ба гурӯҳи таҳқиқотӣ мизочони бидуни бемориҳои ҳамроҳи соматикӣ интиҳоб карда шуданд. Ба сифати иммуномодулятор беморон курси иммунокорректор - полиоксидонийро гирифтанд, ки дар ҳаҷми қалони диапазони воя спектри васеи таъсиroti фармакологӣ ва фаъолнокии таҳрик-диҳандай масуниятро дорад ва ба ҷавоби гуморалии масунӣ таъсири назаррас расонда, кооператсияи Т- ва В-лимфоситҳоро тақвият медиҳад. Полиоксидоний функцияи макрофагҳо ва лимфоситҳоро фаъол меку-



над. Дору аз спектри патогенҳо, ки на ба маҳқунии мустақими микроорганизмҳо, балки ба таҳрикдихии масуният асос ёфтасст, таъсири гайрихоси муҳофизавӣ пайдо мекунад. Полиоксидоний имкониятҳои заҳиравии системаи хунҳосилкуниро ҳароб намекунад. Курси иммунотерапия 10 тазриқи полиоксидонияро думаротибагӣ, дар як ҳафта, ба андозаи 0,006 г дар давоми 5 ҳафта ташкил дод.

Самаранокии клиникии усулҳои истифодашидаи муолиҷа аз рӯи алломатҳои мӯътадилишавии раванд ва аз рӯи майдонҳо дар шакли репигментатсияи диффузиявӣ ва дақиқ, камшавии майдонҳои доғҳои депигментикунондидашуда, ё маҳкамкунии пурраи манбаъҳо баҳогузорӣ карда шуд.

**Натиҷаҳо ва баррасии онҳо.** Ҳолати пӯст дар беморони шаклҳои маҳдуди барас бо доғҳои рангпарида, ки дар қисмати рӯй (таги манаҳ, пешонӣ, чакка, пилки болой)- дар

42,5 %, инчунин, дар бадан-22,5% ва панҷаҳои дасту пой -дар 35% -и беморон паҳн гаштаанд, пешниҳод карда шуд. Дар ҳамин ҳол, дар ҳамаи беморон (100%) раванди мазкур тамоман ҳарактери асиметрий гирифта, аз хати миёна берун намебаромад. Дар беморони шаклҳои паҳншудаи барас, дар 90%-и ҳолатҳо ҷойгиршавии симметрии манбаъҳои патологӣ мушоҳида гардид. Доғҳои рангпарида бештар дар қисмати панҷаҳои дасту пой- дар 62,5%, рӯй-20%, бадан-17%-и мизочон ҷойгир шуда буданд. Манбаъҳои рангпарида дар беморони бо шаклҳои маҳдуди барас пӯсти минтақаи иннерватсияи як ё якчанд сегментҳои мағзи сутунмуҳравиро ишғол намуда ё бо хатҳои Блашко маҳдуд гашта буданд.

Натиҷаҳои таҳқиқоти иммунологӣ то ва баъди истифодаи муолиҷаи ислоҳкунандай масуният бо истифодаи полиоксидонийи ҷамъбаст карда шуданд (ҷадвали 1)

## Ҷадвали 1

### Нишондодҳои системаи масунӣ дар беморони барас то ва баъди муолиҷа бо истифодаи полиоксидония

Нишондодҳо	Санчиш (n=30)	Шаклҳои маҳдуд (n=35)		Шаклҳои паҳнгашта (n=42)	
		То муолиҷа	Баъди муолиҷа	То муолиҷа	Баъди муолиҷа
CD <sub>3</sub> (%)	66,9±2,4	64,0* ±2,4	66,2**±3,4	61,4*±2,4	66,21**±1,8
CD <sub>4</sub> (%)	38,9±1,5	38,4±1,5	38,3**±1,9	33,8*±2,2	38,8±1,9
CD <sub>8</sub> (%)	28,0±2,0	26,8±2,0	27,9**±3,3	21,3*±1,6	28,0**±1,2
ИРИ	1,4±0,12	1,4±0,12	1,4±0,18	1,6±0,1	1,4±0,2
CD <sub>20</sub> (%)	7,3±1,5	7,0±1,5	7,4±0,5	6,9 ±1,2	7,3±0,71
CD <sub>16</sub> (%)	14,0±2,0	14,0±2,0	14,2**±0,12	13,8±1,4	14,2±1,3
ЦИК (г/л)	2,14 ± 0,18	2,19 ± 1,11	2,12 ± 1,18	2,31* ± 0,19	2,14 ± ,19
ФАЛ (%)	73,7 ± 6,1	72,5 ± 5,9	73,2** ± 8,1	66,3* ± 4,9	73,7 ± 6,1
ФЧ	5,7 ± 0,4	5,6 ± 1,4	5,4 ± 1,4	4,8* ± 1,4	5,7 ± 0,4

Эзоҳ: дақиқии фарқияти ҳар нишондод дар гурӯҳҳои таҳқиқот  $P<0,05$

\* - нишондодҳои то муолиҷа, ки аз моҳияти санчишӣ дақиқ фарқ мекунанд, нишон дода шудааст;

\*\* - нишондодҳои баъди муолиҷа, ки аз нишондоди ибтидой дақиқ фарқ мекунанд

Таѓиротҳои нисбатан намоён дар беморони шакли паҳнгаштаи барас ошкор гардиданд, ки бо пастшавии микдории умумии CD3-лимфоситҳо дар 18 (66,7%) беморон CD3 (61,4\*±2,4) ( $P>0,01$ ) ифода мейёбад. Дар 19 нафар (70,4%) мизочон пастшавии таркиби CD4-субпопуляция (33,8\*±2,2) ( $P>0,01$ ) ва CD8 (21,3\*±1,6) ошкор гардид, ки

ба афзоиши зиёди ИРИ ( $1,6\pm0,1$ ) ( $P>0,01$ ) оварда расонд. Дар самати масунияти гуморалий дар беморони бо НСВ пастшавии CD20 ( $6,9 \pm 1,2$ ), дар муқоиса бо меъёри ( $7,3 \pm 1,5$ ) ва IgM ( $1,21 \pm 1,0$  муқобили  $1,26\pm0,2$ ) мушоҳида гардид. Аз 35 нафар мизочони бо СВ, микдори умумии CD3-лимфоситҳо дар 28 нафар(80%) мизочон ( $64,0 \pm 2,4$ ) паст гар-



дид, дар 22 нафар (63%) муюинашудагон фаъолнокии пасти субпопулятсияи супрессории (CD8) лимфоситҳо (26,8 2,0) ба қайд гирифта шуд, дар 19 нафар (54,3%) мизочон пастшавии таркиби CD4-субпопулятсия ( $38,4 \pm 1,5$ ) мушоҳида гардид ва ин нишондҳо аз нишондиҳандаҳои муқаррарӣ (  $P > 0,01$  ) фарқият пайдо намуданд.

Дар ҳамаи беморони барас муолиҷаи ислоҳи масуният бо истифодаи полиоксидония ба тағииротҳои муайяни нишондодҳои масунии то санчиш оварда расонд. Нишондодҳои CD3 то  $66,2 \pm 3,4$  дар беморони шакли маҳдуд, то  $66,21 \pm 1,8$  - дар беморони шакли паҳнгашта ( $P < 0,05$ ) афзоиш ёфт. Дар беморони бо СВ нишондоди CD4 аз нишондоди то муолиҷа фарқияти дақиқ пайдо кард ( $38,3 \pm 1,9$ ) муқобили ( $33,8 \pm 2,2$ ). Афзоиши нишондоди CD8 дар беморони бо ЛФ 27,9 3,3 ба барқароршавии нишондоди ИРИ ( $1,41 \pm 0,18$ ) оварда расонд.

Баҳодиҳии самаранокии клиникии муолиҷаи ислоҳи масунӣ (иммунокоррегируюшай терапии) дар ҳарду гурӯҳ баъди 6 моҳ аз рӯи чунин меъёрҳо гузаронида шуданд: 100% -депигментатсияи пурра, пигмент вуҷуд надорад; 90% -пигментатсияи нопурра; 75% - миқдори ҷойҳои рангпарида (депигментированных участков) аз пигментиқунонидашуда зиёд мешавад; 50% - миқдори ҷойҳои рангпарида ва пигментиқунонидашуда якхела аст; 25% - миқдори ҷойҳои пиг-

ментиқунонидашуда аз ҷойҳои рангпарида зиёд аст; 10% - манбаъҳои ягонаи рангпарида вуҷуд дорад.

Дар беморони шакли паҳнгаштаи барас сиҳҳатёбии клиникӣ дар 27 нафар (77,2%) ба даст омад, дар беморони шакли маҳдуд дар 8 нафар (22,8%) беморон беҳтаршавии наzzаррас ?(репигментатсияи зиёда аз 75% майдони зарапёфта) мушоҳида гардид. Дар беморони шакли паҳнгаштаи барас беҳтаршавии клиникӣ ва беҳтаршавии на он қадар намоён (репигментатсияи то 10-25% майдони доғҳои рангпарида)??-??дар 8??нафар (19,0%) ба назар расид. Дар беморони шакли паҳнгаштаи барас ягон ҳолати сиҳҳатёбии клиникӣ ба мушоҳида нарасид.

Ҳамин тавр, дар беморони барас тағииротҳои нишондодҳои масунӣ ба назар мераанд, ки дар беморони шакли паҳнгаштаи барас намоёнтар мушоҳида мегарданд. Муолиҷаи ислоҳқунии масунӣ бо доруи полиоксидоний ба беҳтаршавии нишондодҳои масунияти ҳучайрагӣ оварда мерасонад, vale табобати клиникӣ танҳо дар беморони шакли маҳдуди беморӣ ба даст меояд.

Дар беморони шакли паҳнгаштаи барас самаранокии полиоксидоний барои ба даст овардани репигментатсия ба таври нокифоя ба назар мерасад, ки зиёд намудани курсҳои табобатӣ ва муолиҷаи омехтаи иммуномодулиро дар чунин гурӯҳи беморон талаб менамояд.

## АДАБИЁТ

1. Батпенова А.А. Значение оксидативного стресса и иммунологических расстройств при витилиго /А.А. Батпенова, Т.В. Аймолдина, Т.В. Котлярова, Г.З. Таркина, А.С. Садыкова, Г.Р. Казиева / Иммунопатология, аллергология, инфектология, 2014, №4:10-14.
2. Ломоносов К.М Сравнительный анализ сывороточного содержания аутоантител у больных витилиго/ К.М. Ломоносов, Н.И. Симонова, М.К. Ломоносов /Российский журнал кожных и венерических болезней, 2013, № 2:35-39
3. Бабешко О. А. Роль цитокинов в патогенезе витилиго/О. А. Бабешко, К. М. Ломоносов, Н.И. Гилядова/ Российский журнал кожных и венерических болезней 2012, № 3: 37-41
4. Жульмина В.В. Функциональные особенности макрофагов в очаге витилиго В.В. Жульмина, Е.Н. Кологривова, П.Н. Пестерев, Н.П. Лабзовская Вестник дерматологии и венерологии венерологии, 2012, № 5:52-55.
5. Taieb A., Picardo M. Epidemiology, definitions and classification. In: Taieb A., Picardo M., eds. Vitiligo. Berlin, Heidelberg: Springer; 2010: 13-24.



## ОКСИДШАВИИ ПЕРОКСИДИИ ЛИПИДХО ДАР КЎДАКОНИ БО БЕМОРИИ САГЛЕС ДАР ЗАМИНАИ ВАЙРОНШАВИХОИ ВЕГЕТАТИВӢ

**М.Н. Чӯраев, М.М. Тавакалов**

Кафедраи аллергологияи Муассисаи давлатии Донишкадаи маълумоти баъдидипломӣ  
дар соҳаи тандурустии ҶТ(ш. Душанбе)

**Чӯраев Муҳаммад Наврӯзович** - д.и.т., профессор, мудири кафедраи аллергологияи Муассисаи давлатии Донишкадаи маълумоти баъдидипломӣ дар соҳаи тандурустии ҶТ(ш. Душанбе), .тел.: +992-935-45-45-22

**Тавакалов Мансур Мансурович**- асистенти кафедраи аллергологияи Муассисаи давлатии Донишкадаи маълумоти баъдидипломӣ дар соҳаи тандурустии ҶТ тел.: +992-902-55-15-80

Саглес бештар дар одамоне вомехӯрад, ки низоми вегетативии асабашон халалдор гаштааст. Маълум аст, ки барои беморони бо вайроншавии функсияҳои вегетативӣ фаъолнокии оксидшавии пероксидии липидҳо хос аст, ки дар ташаккулёбии вайроншавиҳои метаболикӣ, функционалиӣ ва соҳтории узвҳо ва низоми чисм нақши муҳим дорад. Бо мақсади омӯзиши ҳолати оксидшавии пероксидии липидҳо дар кӯдакони бо бемории саглес дар заминаи вайроншавиҳои вегетативӣ 147 кӯдаки ба бемории саглес гирифтори синнусоли аз 5 то 15сола муоина карда шуданд, ки дар байни онҳо 68 нафар (46,3%) ба ҷараёни шадид ва 79 нафар (53,7 %) ба ҷараёни музмини беморӣ рӯ ба рӯ буданд. Типи системаи вегетативии асаб аз рӯи ҷадвали Вейна (1981) муайян карда шуд. Таҳқиқоти ҳолати оксидшавии

пероксидии липидҳо (ОПЛ) ва ҳимояи антиоксидантӣ (ҲАО) аз рӯи таркиби конюгатҳои диеновӣ (КД), малоновогодиалдегид (МДА), глутадионпероксидазҳо (ГП) ва фольнокии каталазҳо (ФК) баҳогузорӣ карда шуд. Ошкор карда шуд, ки саглес дар кӯдакон дар муқоиса ба типи симпатикотоникиӣ (36,1%) бештар бо типи ваготоникии дистония (36,1%) вомехӯрад. Вайроншавии нисбатан намоёни оксидшавии пероксидии липидҳо (ОЛП) ва ҳимояи антиоксидантӣ (ҲАО) дар кӯдакони бо саглес дар заминаи типи ваготоникии дистония ба мушоҳида мерасад, ки ба зарурати муолиҷаи антиоксидантӣ ва муолиҷаи комплексии ин гурӯҳ кӯдакон ишора менамояд.

**Вожаҳои қалидӣ:** саглес, дистония, оксидшавии пероксидии липидҳо, ҳимояи антиоксидантӣ

## ПЕРЕКИСНОЕ ОКИСЛЕНИЕ ЛИПИДОВ У ДЕТЕЙ С КРАПИВНИЦЕЙ НА ФОНЕ ВЕГЕТАТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ

**М.Н. Джураев, М.М. Тавакалов**

Кафедра аллергологии, Государственное учреждение Институт последипломного образования в сфере здравоохранения РТ (г. Душанбе)

**Джураев Муҳаммад Наврузович** - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой аллергологии Государственного учреждения - Институт последипломного образования в сфере здравоохранения РТ.тел.: +992-935-45-45-22

**Тавакалов Мансур Мансурович** - ассистент кафедры аллергологии Государственное учреждение - Институт последипломного образования в сфере здравоохранения РТ.тел.: +992-902-55-15-80



Крапивница чаще встречается у людей с нарушениями вегетативной нервной системы. Известно, что для больных с вегетативными дисфункциями характерна компенсированная активация перекисного окисления липидов, играющая важную роль в формировании метаболических, функциональных и структурных нарушений органов и систем организма. С целью изучения состояния перекисного окисления липидов у детей с крапивницей на фоне вегетативных нарушений обследовали 147 детей с крапивницей в возрасте от 5 до 15 лет, среди которых у 68 (46,3%) - острое течение, у 79 (53,7%) - хроническое. Тип вегетативной нервной системы определяли по таблицы Вейна (1981г). Исследования состояния перекисного окис-

ления липидов (ПОЛ) и антиоксидантной защиты (АОЗ) оценивали по содержанию диеновых коньюгатов (ДК), малоновогодиальдегида (МДА), глутадионпероксидазы (ГП) и активности каталазы (АК). Выявлено, что крапивница чаще наблюдается у детей с ваготоническим типом дистонии (48,9%), по сравнению с симпатикотоническим типом (36,1%). Наиболее выраженные нарушения ПОЛ и АОЗ отмечаются у детей с крапивницей на фоне ваготонического типа дистонии, что указывает на необходимость антиоксидантной терапии в комплексной терапии данного контингента детей.

**Ключевые слова:** крапивница, дистония, перекисное окисление липидов, антиоксидантная защита.

## LIPID PEROXIDATION IN CHILDREN WITH URTICARIA ON THE BACKGROUND OF VEGETATIVE DISORDERS

*Juraev Muhammad Navruzovich - MD, Professor, Head of the Department of Allergology of State Institution, Institute of Postgraduate Education in Healthcare RT. tel.: + 992-935-45-45-22*

*Tavakalov Mansur Mansurovich - assistant of the department of Allergology of State Institution, Institute of Postgraduate Education in Healthcare RT. tel.: + 992-902-55-15-80*

Urticaria is more common in people with violation of the autonomic (vegetative) nervous system. It is known that the compensated activation of lipid peroxidation is characteristic of patients with vegetative dysfunctions, which plays an important role in the formation of metabolic, functional and structural disorders of organs and body systems. In order to study the state of lipid peroxidation in children with urticaria on the background of vegetative disorders, 147 children with urticaria aged 5 to 15 years were examined, among which 68 (46.3%) had an acute course, 79 (53.7%) - chronic. The type of the autonomic nervous system was determined according to the Wayne table (1981). Researches of the state of lipid

peroxidation and antioxidant protection were evaluated by the content of diene conjugates, malondialdehyde, glutadione peroxidase and catalase activity. It was revealed that urticaria is more often observed in children with vagotonic type of dystonia (48.9%), compared with the sympathetic tonic type (36.1%). The most expressed violations of lipid peroxidation and antioxidant protection are observed in children with urticaria on the background of vagotonic type of dystonia which indicates the need for antioxidant therapy in the complex therapy of this contingent of children.

**Key words:** urticaria, dystonia, lipid peroxidation, antioxidant protection.

**Мухиммият.** Дар байни бемориҳои пайдоишашон аллергияйӣ саглес мавқеи асосири ишғол мекунад, ки вобаста ба паҳншавии босуръат ва набудани бархурди ягонаи ташхису табобат, пастшавии сифати ҳаётӣ мизочон дар худ на танҳо мушкилоти тиббӣ, балки инчунин проблемаҳои чиддии иҷти-

моиро таҷассум менамояд. Дар 80-95% ҳолатҳо саглеси идиопатикӣ ташхис карда мешавад, ки дар муолиҷаи ин бемориҳо ва пешгирии такрорёбии онҳо мушкилотро ба вуҷуд меорад[1]. Аз рӯи маълумотҳои тадқиқотҳои эпидемиологӣ саглес яке аз паҳшудатарин бемориҳо ба ҳисоб рафта, 15-25%-



и одамон дар ҳаёти худ аққалан як маротиба ба он гирифтор мешаванд. Дар ҳамин ҳол дар 70-75% -и мавридҳо беморӣ ба таври шадид ҷараён гирифта, дар 25-30%-и ҳолатҳо ҳарактери музмин пайдо мекунад [1,2,3].

Маълум аст, ки саглес бештар дар одамони бо вайроншавиҳои системаи вегетативии асаб вомехӯрад, ки ба онҳо фаъолкунини ҷуброншудаи оксидшавии пероксидии липидҳо хос буда, он дар ташаккулёбии вайроншавиҳои метаболикӣ, функционалӣ ва соҳтории узвҳо ва низоми ҷисм нақши муҳим дорад [4,5]. Муқаррар гардидааст, ки дар мембраи ҳуҷайраи маҳсулотҳо ҷамъшавии оксиди пероксидии липидҳо соҳтори онҳоро тағиیر дода, ба тағиирёбии функционалии онҳо оварда мерасонад. Азбаски тамоми функцияҳои ҳуҷайра бо сарфи энегия амалӣ мегарданд, блокировка қуонидани маҳсулоти он ҳалокати зуди ҳуҷайра-ро ба вучуд меорад. Ин дар ниҳоят ба реаксияҳои ҳимоявӣ-мувофиқавии ҷисм дар сатҳи ҳуҷайравӣ таъсир мерасонад, ки ҳусусияти ҳарактерноки онҳо эҳтимолияти баромадан аз зери назорати системаҳои гоме-остатики мебошад. [4,5,6].

**Мақсад.** Мақсади таҳқиқоти гузаронидашуда омӯзиши ҳолати оксидшавии пероксидии липидҳо дар қӯдакони бо бемории саглес дар заминаи вайроншавиҳои вегетативӣ мебошад.

**Мавод ва усулҳои таҳқиқот.** Таҳти муоина 147 қӯдаки ба бемории саглес гирифтари синнусоли аз 5 то 15 сола қарор доштанд, ки дар байни онҳо 68 нафар (46,3%) ба ҷараёни шадид ва 79 нафар (53,7 %) ба ҷараёни музмини беморӣ рӯ ба рӯ буданд. Типи системаи вегетативии асаб аз рӯи ҷадвали Вейна (1981) муайян карда шуд. Таҳқиқоти ҳолати оксидшавии пероксидии липидҳо (ПОЛ) ва ҳимояи антиоксидантӣ (ҲАО) ба муайян намудани таркиби конюгатҳои диеновӣ (КД), малоново-годиалдегид (МДА), глутадионпероксида-зҳо (ГП) ва фаъолнокии каталазҳо (ФК) дар зардоби хуни қӯдакони муоинашаванда аз рӯи методи Сталной И.Д. (1975) асос меёфт.

**Натиҷаҳо ва баррасии онҳо.** Шикоятҳои асосии беморони муоинагашта ҳориши пӯст, варами рӯй, панчаҳои даст, реҳтанҳои уртикарӣ ба ҳисоб мераванд. Дар беморони саглеси шадид омилҳои этиологӣ ошкор гардидаанд, ки дар байни онҳо маҳсулотҳои хӯрокӣ 45(66,2%) ва тамос бо воситаҳои косметикӣ 23 (33,8%)-ро ташкил медиҳад. Дар беморони саглеси музмини идиопатикӣ сабаби асосии бемории пӯст маълум нагардида, вали бемориҳои ҳамроҳ, ки дар байни онҳо гастродуоденит 29 (36,7%), сирояти рӯда 27 (34,2%), сироятҳои вирусӣ 23(29,1%)-ро ташкил медиҳанд, ошкор шуд.

Ташхиси дараҷаи вазнинии саглес нишон дод, ки дараҷаҳои сабук ва вазнин дар ягон ҳолат мушоҳида намегардад. Дар ҳамаи беморони муоинагашта дараҷаи миёнаи вазнинии ҷараёни саглес ташхис гардид, ки аз рӯи баҳогузории баллӣ  $3,2 \pm 0,4$  баллро ташкил дод ва он бо ҳориши намоён ва мавҷудияти зиёда аз 50 варамчаҳои пукаки андо-захои гуногун ҳарактернок мебошад. Дар ҳамин ҳол аз 12 нафар беморони саглеси музмин дар 5 нафараш ҳориши мұтадил ва дар 7 нафараш ҳориши намоён мушоҳида гардид. Дар ҳамаи беморони саглеси шадид ҳориши намоён, мавҷудияти унсурҳои ягона ва омехтаи уртикарӣ, асосан дар пӯсти рӯй ба қайд гирифта шуд. Дар 4 нафар беморони шадиди саглес сүлфа ва ҳисси нофорам дар болои ҳалқ мушоҳида гардид. Ҳамаи беморони саглеси шадид зуҳуроти ин бемории пӯстро бори аввал дар ҳаёташон қайд намуданд.

Дар натиҷаи таҳқиқотҳои гузаронидашуда дар қӯдакони бо саглес типҳои гуногуни ситетаҳои вегетативии асаб ошкор карда шуданд: ваготоникӣ - дар 72 нафар (48,9%) беморон, симпатикотоникӣ - дар 53 нафар (36,1%), эйтоникӣ, ё тонуси мұтадили вегетативӣ - дар 22 нафар (15,0%). Ба таври дигар, дисбаланси вегетативӣ дар 125 нафар (85,3%) қӯдакони бо саглес мушоҳида гардид.

Таҳқиқоти ҳарактеристикаи оксидшавии озоду радикалӣ дар қӯдакони муоинашуда баландшавии дақиқи сатҳи конюгатҳои диеновӣ (ДК) дар қӯдакони бо поллинозҳо дар



заминай типи ваготоникий дистонияро ошкор сохт, ки  $0,51 \pm 0,02$  ммол/л дар муқо-

иса бо күдакони бо типи эйтеникӣ  $0,41 \pm 0,07$  ммол/л;  $p < 0,01$  мебошад (чадвали 1).

## Чадвали 1

### Нишондодҳои ОПЛ ва ҲАО дар күдакони бо саглес вобаста ба типи системаи вегетативии асаб

Нишондодҳо	Эйтения (n=22)	Вагото тип (n=72)	Симпатик тип (n=53)	p
МДА, ммол/л	$0,75 \pm 0,01$	$0,71 \pm 0,03$ $p < 0,01$	$0,61 \pm 0,08$ $p < 0,01$	$< 0,05$
КД, ммол/л	$0,41 \pm 0,07$	$0,51 \pm 0,02$ $p < 0,01$	$0,43 \pm 0,01$	$< 0,01$
ФК, ммол/л	$213,26 \pm 1,6$	$98,32 \pm 1,01$ $p < 0,001$	$114,09 \pm 2,02$ $p < 0,001$	$< 0,001$
ГП, ммол/л	$0,09 \pm 0,04$	$0,05 \pm 0,02$ $p < 0,001$	$0,08 \pm 0,01$	$< 0,05$

Эзоҳ: р - моҳияти омории фарқияти нишондодҳои байни типҳои ваготоникий ва симпатикотоникий дистония;  $p$  - моҳияти омории фарқияти нишондодҳо дар муқоиса бо типи эйтеникӣ дистония

Дар ин ҳол, сатҳи малоновогодиалдегид (МДА) дар күдакони бо типи ваготоникий низ аз нишондоди мазкур дар муқоиса бо гурӯҳи күдакони бо типи эйтеникӣ пасттар ( $0,71 \pm 0,03$  ммол/л муқобили  $0,75 \pm 0,01$ ;  $p < 0,01$ ), вале баландтар нисбати симпатикӣ ( $0,61 \pm 0,08$  ммол/л)  $p < 0,05$  мебошад.

Нишондодҳои ҳолати ҳимояи антиоксидантӣ нишон доданд, ки дар күдакони бо типи ваготоникий СВД сатҳи КА 2,2 маротиба дар муқоиса бо гурӯҳи күдакони бо эйтения пасттар мебошад ( $98,32 \pm 1,01$  ммол/л дар муқобили  $213,26 \pm 1,6$  моль/л;  $p < 0,001$ ). Дар күдакони бо типи симпатикотоникий дистония пастшавии нишондоди КА 1,9 маротиба дар муқоиса бо гурӯҳи күдакони бо типит эйтеникӣ системаи вегетативии асаб ( $114,09 \pm 2,02$  ммол/л дар муқобили  $213,26 \pm 1,6$  моль/л;  $p < 0,001$ ) пасттар мебошад.

Нишондодҳои нисбатан пасти фъолнокии глутатионпероксидазҳо дар күдакони бо

типи ваготоникий дистония ( $0,05 \pm 0,02$  ммол/л) дар муқоиса бо типи симпатикотоникий ( $0,08 \pm 0,01$  ммол/л;  $p < 0,05$ ) ва бо типи эйтеникӣ ( $0,09 \pm 0,04$ ;  $p < 0,001$ ) ба мушоҳида расид.

Ҳамин тавр, саглес дар муқоиса бо типи симпатикотоникий (36,1%) бештар дар күдакони бо дистонияи типи ваготоникий (48,9%), ба мушоҳида мерасад. Дар күдакони бо саглес афзоиши дараҷаи оксидшавии липидҳои зардоби хун, сатҳи МАД ва ДК ба қайд гирифта мешавад, ки пастшавии нишондодҳои ҲАО-ро ҳамчун натиҷаи фъолнокии каталазҳо ва глутатионпероксидазҳо бо худ дорад. Вайроншавии нисбатан намоёни оксидшавии пероксидии липидҳо (ОПЛ) ва ҳимояи антиоксидантӣ (ҲАО) дар күдакони бо саглеси дар заминай дистонияи типи ваготоникий ба қайд гирифта мешавад, ки ин ба зарурияти муолиҷаи антиоксидантӣ дар табобати комплексии ин гурӯҳ күдакон ишора менамояд.

## АДАБИЁТ

- Шапошникова К.В., Башкина О.А. Возрастные особенности этиологии острой и рецидивирующей крапивницы у детей // Астраханский медицинский журнал. - №2. - 2013. - С. 31 - 35.
- Борзова Е.Ю. Биомаркеры локального и системного воспаления при хронической крапивнице: Автореф. дисс. ... докт. мед. наук. - М., 2012. - 44 с.
- Козлова Л. В. Вегетативная дисфункция у детей и подростков./ Л. В. Козлова - М.: Гэотар-Медиа, 2008.- 96 с.;



4. Кожин А.А., Владимирский Б.М. Микроэлементозы в патологии человека экологической этиологии // Медицинская экология. - №9. - 2013. - С. 56 - 64.
5. Лукьянова Л.Д. Молекулярные механизмы тканевой гипоксии и адаптация организма / Л.Д. Лукьянова // Физиолог Журнал. 2003. - Т. 49, №3.-С. 17-35.
6. Chaiban J.T. Effect of chronic hypoxia on leptin, insulin, adiponectin and ghrelin. / J.T. Chaiban, F.F Bitar, S.T. Azar/ In: Metabolism. - 2008. - Aug, nr. 57(8). - p. 1019-1022

## МЕЙЁРХОИ АСОСИИ АВЧ ГИРИФТАНИ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ БО АЛОИМИ НЕФРОТИКЙ ДАР КҮДАКОН

**Л.А. Бабаева, А.К. Мачидзода**

Кафедраи таълими асосҳои бемориҳои кӯдаконаи (мудири кафедра - н.и.т., дотсент Бабаева Л.А.) ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино

*Бабаева Лола Абдунаимовна, мудири кафедраи таълими асосҳои бемориҳои кӯдаконаи ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино, E.mail:lola.a.babaeva@mail.ru, тел.:446003624.*

*Мачидзода Алишер Киммат, ассистенти кафедраи таълими асосҳои бемориҳои кӯдаконаи ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино, E.mail:alisher\_m@mail.ru, тел.: 909173535.*

Таҳлили хусусиятҳои зуҳуроти клиникую лаборатории алоими нефротикӣ ҳангоми гломерулонефрит дар кӯдакон (n = 54) гузаронида шуд. Дар натиҷа маълум шуд, ки ҳавфи нисбатан аз ҳама баланд авч гирифтани ҷараёни патологӣ дар раванди беморӣ ҳангоми фишорбаландии шараёнӣ, дар тар-

киби хун зиёд гаштани фибриноген, протеинурия зиёда аз 3,0 г/л ва зичшавии соҳтори паренхимаи гурдаҳо тибқи маълумоти тадқиқоти ултросадой мушоҳида мешавад.

**Калимаҳои қалидӣ:** кӯдакон, гломерулонефрит, алоими нефротикӣ, меъёрҳои авч гирифтани

## ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ПРОГРЕССИРОВАНИЯ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТА С НЕФРОТИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ У ДЕТЕЙ

**Л.А. Бабаева, А.К. Маджидзода**

Кафедра пропедевтики детских болезней (заведующая кафедрой - к.м.н., доцент Л.А. Бабаева) ТГМУ имени Абуали ибни Сино

*Бабаева Лола Абдунаимовна, заведующая кафедрой пропедевтики детских болезней Таджикского государственного медицинского университета имени Абуали ибни Сино, E.mail: lola.a.babaeva@mail.ru, тел.:446003624.*

*Маджидзода Алишер Киммат, ассистент кафедры пропедевтики детских болезней Таджикского государственного медицинского университета имени Абуали ибни Сино, E.mail: alisher\_m@mail.ru, тел.: 909173535.*

Проведен анализ особенностей клинико-лабораторных проявлений нефротического синдрома в дебюте гломерулонефрита у детей (n = 54). Показано, что высокий относительный риск прогрессирования патологического процесса отмечается при наличии в дебюте забо-

левания артериальной гипертензии, повышение в крови содержания фибриногена, протеинурии более 3,0 г/л, уплотнения структуры почечной паренхимы по данным УЗИ.

**Ключевые слова:** дети, гломерулонефрит, нефротический синдром, критерии прогрессирования.



## BASIC CRITERIA OF PROGRESSION OF GLOMERULONEPHRITIS WITH NEPHROTIC SYNDROME IN CHILDREN

**L.A. Babaeva, A.Q. Majidzoda**

Department of propaedeutics of children's diseases (head of the department - candidate of medical sciences, associate professor L.A. Babaeva) of ATSMU

**Babaeva Lola Abdunaimovna**, head of the department of propaedeutics of children's diseases of ATSMU, E.mail: lola.a.babaeva@mail.ru, tel.: 446003624.

**Majidzoda Alisher Qimmat**, assistant of the department of propaedeutics of children's diseases of ATSMU, E.mail: alisher\_m@mail.ru, tel.: 909173535.

Article is devoted to the analysis of features of the clinical and laboratory manifestations of glomerulonephritis with nephrotic syndrome in children (n=54). It is shown that the high relative risk of progressing of pathological process is noted in the presence in a debut of a disease of

arterial hypertension, increases in blood of the contents of a fibrinogen, proteinuria over 3,0 g/l, consolidation of structure of a renal parenchyma according to ultrasonography.

**Keywords:** children, glomerulonephritis, nephrotic syndrome, criteria of progressing.

**Мухиммият.** Дар педиатрия гломеруло-нефрит (ГН) яке аз ҳама патологияҳои маъмули пайдогардидаи гурда дар кӯдакон ба ҳисоб рафта, баъди сирояти роҳҳои пешоббарор чойи дуюмро ишғол менамояд [5]. Дар бештари ҳолатҳо ГН дар кӯдакони синни мактабӣ ва то мактабӣ (3-9 сола), баъзан (камтар 5%) дар кӯдакони 2 соли аввали ҳаёт ба қайд гирифта шудааст. Дар писарчаҳо ГН нисбат ба духтарчаҳо 2 маротиба зиёдтар мушоҳида шудааст [2, 4, 5]. Дар асоси инкишофи Гломерулонфрити кӯдакон сироят, аллергия (ба вучуд омадани комплексҳои иммунии дар рагҳои хун даврзананда ва часпишии онҳо ба гурдаҳо) ё атоаллергия (коркарди атоантител), инчунин осеби гайрииммунии узв дар натиҷаи ба амал омадани вайроншавии гемодинамикӣ ва метаболикӣ хобидааст. Ба ғайр аз қалобачаҳои гурда дар ҷараёни патологӣ метавонад найчаҳо ва бофтаи интерститсиалӣ ҷалб шавад. Дар кӯдакон ГН ҳавфи пайдоиши норасогии музмини гурдаҳоро дошта, ба маъюбии бармаҳал меорад [1, 3]. Дар даҳсолаи охир ҷараёни ГН дар синни кӯдакӣ, ба мисли дигар бемориҳо тағиیر ёфтааст, ки шояд бо ҷорӣ кардани усулҳои науву фаъоли табобати патогенӣ [3, 4] ва бо тағиироти реактивнокии иммунологии кӯдакон алоқаманд бошад [2]. Рағбати маҳсусро дар табибони

беморхона ГН бо алоими нефротикӣ вобаста ба ҷараёни тез-тез авҷгирий, ки ба норасогии музмини гурдаҳо меорад ба вучуд овардааст [1, 5]. Аз ин сабаб, оддитарин ҷустуҷӯҳо, дастраси барои ташхис ва ҳамзамон пешғӯии нишонаҳои маълумотдиҳандай ҷараёни патологии музмин ҳангоми ГН аҳамияти калон доранд.

**Мақсади таҳқиқот:** баҳо додан ба меъроҳи асосии клиникию лаборатории авҷ гирифтани гломерулонефрит бо алоими нефротикӣ дар кӯдакон мебошад.

**Мавод ва усулҳои таҳқиқот.** Таҳлили тарҷейии (ретроспективии) таърихи бемории ( $n = 54$ ) кӯдакони дар табобати статсионарӣ дар шӯъбаи нефрологии қисми бемориҳои соматикии кӯдаконаи МД МТ "Истиқлол" ш. Душанбе оид ба гломерулонефрит бо алоими нефротикӣ аз моҳи августи соли 2016 то сентябри соли 2018 гузаронида шуд. Синну соли кӯдакон аз 1 сола то 15 соларо дар бар мегирифт, писарчаҳо 41 нафар ва духтарчаҳо 13 нафар буданд. Аз тарафи мо таҳлили зуҳуроти клиникию лаборатории ГН бо алоими нефротикӣ ҳангоми беморӣ ва эҳтимолияти таъсири он ба музмин гардидани ҷараёни патологӣ гузаронида шуд.

**Натиҷаҳои таҳқиқот ва баррасии онҳо.** Муайян карда шуд, ки авҷ гирифтани ГН бо алоими нефротикӣ дар кӯдакони синни 1 - 3



сола (61,1%) нисбат ба кӯдакони бемори дигар синну сол (4-6 сола, 7-11 сола ва 12-14 сола) бештар мушоҳид мешавад. Дар баробари ин чараёни музмини ГН дар ҳама бемороне, ки то 1 солагӣ (п = 4) бемор шудаанд ба қайд гирифта шуд. Дар беморони бо варамҳои мавзеъӣ (варами рӯй ва пилки чашмон) чараёни музмини беморӣ дар 33,3% ҳолатҳо, бо варамҳои паҳншуда (варами рӯй, пойҳо, шикам) дар 53,7% ва бо варамҳо бо намуди анасарка бо ассит ва гидроторакс дар 50% ҳолатҳо ҷой дошт. Дар беморони аввалин маротиба гирифтори ГН, ки фишорбаландии шараёнӣ доштанд, музминшавии беморӣ дар 79,6% ҳолатҳо ба қайд гирифта шуд.

Зуҳуроти протеинурия дар кӯдакони бо чараёни музмини ГН хеле баланд (3,3г/л) нисбат бо беморони бе такрорёбандагии беморӣ (2,30 г/л) буд, лекин тафовути аниқ ёфт нашуд. Дар 70,3% ҳолатҳо дар беморони дар бемориашон лейкоситурия дошта чараёни музмини ГН бо алоими нефротикӣ ба қайд гирифта шуд. Гематурия дар кӯдакон ҳангоми авҷ гирифтани беморӣ дар 50% ҳолатҳо ташхисгузорӣ шуд. Ҳангоми нишондоди таҳлили назарияи синтетикии таҳаввулот (НСТ) вобаста бо дараҷаи баландшавӣ муқаррар карда шуд, ки дар ҳолати баландшавии НСТ то дараҷаи III-юм (35-60 мм/соат) чараёни музмини ГН дар 51,9% беморон, то дараҷаи IV (60-80 мм/с) дар 62,9% кӯдакони бемор ба қайд гирифта шуд. Ба замми ин бояд қайд кард, ки нишондоди НСТ дараҷаи II-юм (15-30 мм/с) дар 20,4% беморон бе такрорёбандагии ГН ташхисгузорӣ шуд ва дар ягон ҳолат дар беморони бо чараёни музмини ГН набуд. Лекин тафовути аниқ байни нишондоди миёнаи НСТ дар гурӯҳи кӯдакон бо чараёни музмини ГН ва гурӯҳи бе такрорёбандагии беморӣ ба қайд гирифта нашуд.

Ҳангоми протеинограмм муайян карда шуд, ки дар беморони бо гипопротеинемия ва гипоалбуминемия чараёни авҷгирий батаври мувоғиқ дар 53,7% ва 51,9% ҳолатҳо ҷой дошт. Дар беморони бо а2-глобулинҳои зиёд дошта чараёни музмин дар 50% ҳолатҳо ба қайд гирифта шуд. Дар кӯдакони са-

тҳи баланди фибриноген дошта авҷгирии ГН бо алоими нефротикӣ дар 55,5% ҳолатҳо ҷой дошт. Нишондоди миёнаи фибриноген дар беморони бе такрорёбандагии беморӣ нисбат ба кӯдаконе, ки гирифтори чараёни музмини ГН буданд, хеле паст буд. Дар байни беморони сатҳи холестеринашон баланд такрорёбандагии ГН дар 51,9% ҳолатҳо ба қайд гирифта шуд.

Таҳлили сатҳи мочевина ва креатинин дар хун нишон дод, ки дар беморони мочевинаашон баланд чараёни музмини ГН дар 61,1% ҳолатҳо ба қайд гирифта шуд. Ҳангоми таҳлили маълумоти тадқиқоти ултросадоӣ ҳангоми бемории ГН гузаронида, муайян карда шуд, ки ҳангоми калон шудани ҳаҷми гурда чараёни музмини беморӣ дар 53,7% ҳолатҳо ва ҳангоми зичшавии соҳтори паренхима дар 54,4% ҳолатҳо ба қайд гирифта шуд.

МО Кӯшиш намудем, ки динамикаи протеинурияро баъди қабули преднизолон бо дозаи 2мг/кг/ш.р. таҳлил намоем. Маълум шуд, ки набудани ташхисгузории протеинурия (50 мг/кг/ш.р.) баъди таъиноти преднизолон дар  $8,8 \pm 3,2$  рӯз (5-16 рӯз) дар беморони дар оянда бе такрорёбандагии чараён ва дар  $12,3 \pm 3,7$  рӯз (7-20 рӯз) дар беморони бо чараёни музмини беморӣ (бе тағиরотҳои аниқ) ба қайд гирифта шуд. Файр аз ин нестшавии протеинурияи ташхисшуда дар 10 рӯзи баъди таъиноти преднизолон дар 70,3% кӯдакон бе такрорёбандагии беморӣ ва дар 50% бо музминшавии ГН ҷой дошт. Набудани протеинурияи ташхисшуда дар 7 рӯз аз оғози қабули преднизолон дар беморон дар оянда бе такрорёбандагии ГН бо алоими нефротикӣ дар 40,7% ҳолатҳо ва дар беморони бо чараёни музмини ГН дар 11,1% ҳолатҳо ҷой дошт. Ҳавфи нисбатан авҷгирии ГН ҳангоми нигоҳдории протеинурия зиёда аз 7 рӯз аз лаҳзай таъиноти преднизолон бо дозаи 2 мг/кг/ш.р. 6,36 ва зиёда аз 10 рӯз - 6,0 ташкил медод.

**Хулоса,** меъёрҳои пешгӯии авҷгирии ГН бо алоими нефротикӣ чунин зуҳуротҳои клиникию лабораторӣ: фишорбаландии шараёнӣ, дар таркиби хун баландшавии фибриноген, баландшавии сатҳи мочевина



ва креатинини хун, баландшавии НСТ то дарачаи IV (60-80 мм/соят), протеинурияи зиёда аз 3,0 г/л ва зичшавии сохтори парен-

химай гурдаҳо тибқи маълумоти тадқиқоти ултросадой дар беморӣ ба ҳисоб мера-ванд.

## АДАБИЁТ

1. Жизневская И.И., Хмелевская И.Г. Прогностические критерии хронизации гломерулопатий в детском возрасте // Фундаментальные исследования. - 2012. - № 7 (2). - С. 319-323.
2. Лоскутова С.А., Краснова Е.И., Пекарева Н.А. Острый гломерулонефрит у детей - причины возникновения, течение и возможности профилактики // Лечащий врач. - 2012. - № 6.- С. 15-18.
3. Резников А.Ю., Юрасова Ю.Б., Гаврилова В.А., Сагалович М.Б., Петросян Э.К., Мухина Ю.Г. Лечение стероидрезистентного нефротического синдрома у детей // Детская больница.- 2011. - № 2. - С. 55-57.
4. Наушабаева А.Е., Абеуова Б.А., Чингаева Г.Н., Нурбекова А.А., Кабулбаев К.А. Нефротический синдром у детей: морфологические варианты и лечение // Клиническая нефрология.- 2012. - № 2. - С. 60-63.
5. Наастаушева Т.Л., Швырев А.П., Кулакова Е.Н., Стакурлова Л.И., Звягина Т.Г., Луканкина Л.Н. Результаты эпидемиологического исследования нефротического синдрома у детей по данным регионального регистра больных // Нефрология и диализ. - 2010. - Т. 12. - № 2. -С. 90-95.

## ТАҲЛИЛИ МУҶОИСАВИИ БАЪЗЕ НИШОНДИҲАНДАҲОИ КЛИНИКӢ - ЭПИДЕМИОЛОГИИ ЛЕЙШМАНИОЗИ ВИСТЕРАЛӢ ДАР КӮДАКОНИ МАМОЛИКИ СУДОНИ ШИМОЛӢ ВА ТОЧИКИСТОН

**Э.Р. Раҳмонов, Н.С.Х. Муовия, Н.С. Одинаев, Ш.Қ. Матинов, А.А. Боймуродов**  
Кафедраи бемориҳои сироятӣ (мудири кафедра д.и.т., профессор Э.Р. Раҳмонов) - и  
ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино

**Раҳмонов Эркин Раҳимовиҷ** - д.и.т., профессор, мудири кафедраи бемориҳои сироятии Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино, E-mail: erkin\_rahtmonov@mail.ru. тел.: (+992) 937-85-35-35.

**Муовия Наҷмулдин Саид Аҳмад Ҳайри** - унвончӯйи кафедраи бемориҳои сироятии Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино

**Одинаев Ниёз Сафаровиҷ** - д.и.т., профессори кафедраи бемориҳои сироятии Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино, E-mail: vaska5@mail.ru, тел.: (+992) 931 51 07 10.

**Матинов Шарофидин Қубайдиновиҷ** - дотсенти кафедраи бемориҳои сироятии Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино, тел.: (+992) 918 17 79 05

**Боймуродов Абдуғаффор Авлияқуловиҷ** - ассистенти кафедраи бемориҳои сироятии Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино, тел.: (+992) 919 13 17 10

Таҳлили муҷоисавии баъзе нишондиҳандаҳои хоси клиникӣ - эпидемиологији лейшманиози висералий дар кӯдакони мамолики Судони Шимолӣ ва Тоҷикистон. Барои гузаронидани татқиқоти муҷоисави 75 кӯдак, ки синну солашон аз 1 - моҳа то 10 - соларо

ташкил медод, дар маркази кала - азар, штати Таберкаллаҳ ва Сафавӣ, беморхонаи сироятии шаҳри Ал-Гедареф, инчунин маркази тропикии шаҳри Омдурман (Судони Шимолӣ) ва 42 кӯдакеро муоина намудем, ки дар БКШБС шаҳри Душанбе бистарӣ



гардидаанд. Синну соли кӯдакон аз 6 - моҳа гирифта, то 5-соларо ташкил медод. Беморони мазкур байни солҳои 2001- 2012 табобат гирифтаанд

Ташхиси ниҳоии bemorӣ дар натиҷаи мусбӣ баромадани равиши усули серологӣ бо истифодабарӣ аз усули тестӣ - экспрессӣ тавассути антигени лейшмани in BiOS, инчунин пайдо намудани L. Donovanӣ дар испурҷу анҷом додани тадқиқоти мағзи устуҳон дар ҳар ду мамлакат гузошта шуд.

Ҳамин тавр, гарчанде ки мавқеи географии ин ду мамолик фарқи калонеро доро бошад ҳам, аммо шароити иқлимии якхела, ки барои тухмгузорӣ ва ташакулёбии хомуша-

кҳо аз наслу насаби *Flebotomus* мусоид аст, эҷоб мекунад, то ин ки лейшманиози вистсералӣ дар Тоҷикистон ва лейшманиози анторопонозии вистсералӣ (кала - азар) дар Ҷумҳурии Судон аломатҳои клиникии якхеларо соҳиб шаванд. Аммо дар баъзе мавридҳо (6,6% кала-азар) баъди пурра гирифтани таббобат дар пӯсти бадан лейшманоидҳо пайдо мегарданд. Лейшманоидҳо намуди ҳурди уқда, папилома, пигментиро доро буда, дар онҳо лейшманҳо ба таври дуру дароз боқӣ мемонанд.

**Калимаҳои қалидӣ:** Лейшманиози вистсералӣ, Судон, Тоҷикистон, эпидемиология, аломатҳои сарирӣ.

## СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ КЛИНИКО - ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВИСЦЕРАЛЬНОГО ЛЕЙШМАНИОЗА В СЕВЕРНОМ СУДАНЕ И ТАДЖИКИСТАНЕ

**Э.Р. Рахманов, Н.С.Х., Муавия, Н.С. Одинаев, Ш.К. Матинов, А.А. Боймуродов**

Кафедра инфекционных болезней (зав. кафедрой - д.м.н., проф. Э.Р. Рахманов)

ТГМУ им. Абуали ибни Сино

**Рахманов Эркин Рахимович** - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней Таджикского государственного медицинского университета имени Абуали ибни Сино, E-mail: erkin Rahmonov@mail.ru. тел.: (+992) 93 785 35 35.

**Муавия Наджмилдин Саидахмед Хайри** - соискатель кафедры инфекционных болезней Таджикского государственного медицинского университета имени Абуали ибни Сино

**Одинаев Ниёз Сафарович** - д.м.н., профессор кафедры инфекционных болезней Таджикского государственного медицинского университета имени Абуали ибни Сино, Е - mail: vaska5@mail.ru, тел.: (+992) 93 151 07 10

**Матинов Шарофидин Кудбидинович** - доцент кафедры инфекционных болезней Таджикского государственного медицинского университета имени Абуали ибни Сино, тел.: (+992) 918 17 79 05

**Боймуродов Абдугаффор Авлиякулович** - ассистент кафедры инфекционных болезней Таджикского государственного медицинского университета имени Абуали ибни Сино, тел.: (+992) 93 151 07 10

Нами проведен краткий сравнительный анализ некоторых клинико-эпидемиологических особенностей распространения и течения висцерального лейшманиоза в Северном Судане и Таджикистане у детей. Для сравнительного анализа были изучены данные клинического обследования 42 детей в возрасте от 6 мес. до 5 лет, госпитализированных в ГКИБ г. Душанбе за пе-

риод с 2001 по 2012 гг. и 75 детей, в возрасте от 1 мес. до 10 лет, госпитализированных за период с 2007 по 2012 гг. с кала-азаром в центры штатов Таберкаллах и Сафава, инфекционную больницу г. Аль-Гедареф и тропической центр г. Омдурман (Северный Судан).

Окончательный диагноз основного заболевания в обоих регионах был выставлен на



оснований положительного результата серологического метода.

Оценены климато-географические данные местностей обеих стран, где поступали больные.

Выявлено, что при имеющихся различиях в географическом положении обеих стран, но идентичности климатических условий, благоприятно влияющих на жизнеспособность различных подвидов москитов рода *Flebotomus*, висцеральный лейшманиоз в Таджикистане и висцеральный антропономический лейшманиоз (кала-азар) в Республике Судан имеют классическую клиническую картину болезни без существенных отличий, однако при кала-азаре в 6,6% случаев после лечения на коже появлялись так называемые лейшманоиды в виде мелких узлов, папилом, пигментации, в которых находили лейшмании, которые длительно сохранялись.

**Ключевые слова:** Висцеральный лейшманиоз, Судан, Таджикистан, эпидемиология, клиника.

## COMPARATIVE ANALYSIS SOME OF CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL INDICATORS OF VISCERAL LEISHMANIASIS IN NORTH SUDAN AND TAJIKISTAN

**E.R. Rakhmanov, N.S.Kh. Muawiya, N.S. Odinaev, Sh.Q. Matinov, A.A. Boymurodov**

Department of Infection Diseases (Head of the department - MD, Professor E.R. Rakhmanov)  
of Avicenna TSMU

*Rakhmanov Erkin Rakhimovich - MD, Professor, head of the Department of Infectious Diseases of Avicenna Tajik State Medical University, tel.: 937-85-35-35.*

*Muawiya Najmulddin Saidahmed Khayri - applicant of the department of Infectious Diseases of Avicenna Tajik State Medical University.*

*Odinaev Niyoziy Safarovich - MD, Professor of infectious disease department of Avicenna TSMU. E-mail vaska5@mail.ru, tel.: (+992) 93 151 07 10.*

*Matinov Sharofidin Qudbidinovich - Docent of the department of Infectious Diseases of Avicenna Tajik State Medical University, tel.: (+992) 918 17 79 05.*

*Boymurodov Abdugaffor Avliyakulovich - Assistant of the department of Infectious Diseases of Avicenna Tajik State Medical University, tel.: 919 13 17 10.*

We carried out a brief comparative analysis of some clinical and epidemiological features of the distribution and course of visceral leishmaniosis in northern Sudan and Tajikistan in children. For a comparative analysis, data from a clinical examination of 42 children aged from 6 months up to 5 years were studied. They were hospitalized in Dushanbe City Clinical Hospital in the period from 2001 to 2012 and 75 children, aged 1 month up to 10 years hospitalized for the period from 2007 to 2012 at kala-azar centers in these states of Taberkallah, Safav, the infectious diseases hospital of Al-Gedaref and the tropical center of Omdurman (Northern Sudan).

The final diagnosis of the underlying disease in both regions was made on the

basis of a positive result of the serological method.

The climatic -geographic data of the localities of both countries where patients were admitted and estimated.

Given that there are differences in the geographical location of both countries, but the identity of climatic conditions that favorably affect the viability of various subspecies of mosquitoes of the genus Phlebotomies, visceral leishmaniosis in Tajikistan and visceral anthroponomical leishmaniosis (kala-azar) in the Republic of Sudan have a classic clinical picture of the disease without significant differences.

**Key words:** visceral leishmaniosis, Sudan, Tajikistan, epidemiology, clinic.



**Мухиммият.** Дар солҳои охир сатҳи бемории лейшманиоз дар баъзе мамолики ҷаҳон майл ба болоравӣ дорад. Ин ҳолат бештар дар мавзъеҳои тропикий ва субтропикий (намуди пустӣ то 150 млн., вистсералий то 500 000) ба қайд гирифта шудааст. Мухиммияти масъала дар он аст, ки ташхис бо усулои лабораторӣ - клиникӣ ва муолиҷаи беморон мушкилиҳои пеш зиёдеро меорад. Аз ин хотир беморон ба таври дуру дароз дар ҳолатӣ сироятангезӣ боқӣ мемонанд (Миронова В.Г., 1999; Ломтадзе М. Л., 2005; Гамал Ш.Х., 2006; Раҳманов Э.Р., 2012; Олисова О.Ю., 2017; Zandbergen G., 2006; Sharief A.H., 2008; Salan A.B., 2013;).

Ҳоло лейшманиоз дар 98 мамолики ҷаҳон ба қайд гирифта шудааст. Манбаи асосии лейшманиози висералий Месопотамия, ҳавзаи баҳри Миёназамин, Ҳиндустон ва Хитой ба шумор мераванд. Дар мамолики собиқ Шуравӣ то оғоз намудани мубориза бар зидди лейшманиоз солҳои 1950 - 1970 дар баъзе мавзъеҳо манбаъҳои табии он дида мешуд, ки асосан кӯдакон ба ин беморӣ дучор мешуданд. Ҳоло аз миёни мамлакатҳои Иттиҳодӣ Давлатҳои Мустақил бештар дар Озорбайҷон, Қазоқистон, Туркманистон, Ӯзбекистон вомехӯрад, ки дар як сол то 10-15 беморӣ ба қайд гирифта шудааст. Солҳои охир Гурҷистон яке аз мавзъеҳои номусоиди эндемиявии ин беморӣ ба ҳисоб меравад. Аз рӯи маълумотҳои оморӣ, дар ин кишвар соли 2006 зиёда аз 174 беморӣ, ба қайд гирифта шудааст, ки аз ин адад 103 нафарашон шаҳрвандони ш. Тбилиси ба ҳисоб мераванд (Ломтадзе М.Л., 2005).


**Мақсади таҳқиқот.** Таҳлили муқоисавии баъзе нишондиҳандаҳои хоси клиникӣ - эпидемиологии лейшманиози висералий дар кӯдакони мамолики Судони Шимолӣ ва Тоҷикистон.

Ташхиси ниҳонии беморӣ дар натиҷаи мусбӣ баромадани усули серологӣ бо истифодабарӣ аз равиши тестӣ - экспрессӣ тавассути антигени лейшман in BiOS, инчунин пайдо намудани L. Donovanі дар испурҷу анҷом додани тадқиқоти мағзи устуҳон дар ҳар ду мамлакат гузошта шуд.

**Мавод ва усулои таҳқиқот.** Барои амалӣ гардондани тадқиқоти муқоисавӣ 75 кӯдақ, ки синну солашон аз 1 - моҳа то 10 - соларо ташкил медод, дар маркази кала - азар штати Таберкаллаҳ ва Сафавӣ, беморхонаи сироятии шаҳри Ал-Гедареф, инчунин маркази тропикии шаҳри Омдурман (Судони Шимолӣ) ва 42 кӯдакеро муоина намудем, дар БКШБС шаҳри Душанбе бистарӣ шудаанд, синну соли ин кӯдакон аз 6 - моҳа то 5 - соларо ташкил медод. Беморони мазкур байни солҳои 2001 - 2012 табобат гирифтаанд. Ташхиси ниҳонии беморӣ дар натиҷаи мусбӣ баромадани усули серологӣ бо истифодабарӣ аз тестӣ - экспрессӣ тавассути антигени лейшмани in BiOS ва пайдо намудани L. Donovanі дар испурҷу анҷом додани тадқиқоти мағзи устуҳон дар ҳар ду мамлакат гузошта шуд.


**Натиҷаҳои таҳқиқот ва баррасии онҳо.** Дар ҷараёни тадқиқот маълум гардид, ки кӯдакони бо бемории лейшманиози висералий гирифторшуда асосан аз минтақаи шимолии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳавзаи марказии водии Зарабшон бистарӣ гардидаанд. Иқлими ин мавзъеҳо асосан суптропикии моил ба континентӣ мебошад. Шароити боду ҳаво ва иқлими водии кӯхсор, аз он ҷумла шаҳри Панҷакент ва маҳаллаҳои атрофи он хеле гарм (дар фасли тобистон то 36-40?) мебошад. Рутубатнокии гирду атрофро дарёи пуроби Зарабшон хело баланд (ба 50%) менамояд. Ҳусусияти хоси иқлими ин мавзъе сабаби асосии зиёдшавии барангезандагӣ ва паҳннамоии ин беморӣ тавассути хомӯшакҳои насли Plebotomus гардидааст. Дар навбати ҳудводии Зарабшон ва қаторкӯҳҳои он масканӣ ҳайвонҳои бешумори ваҳшӣ, ба монандӣ шағол, рӯбоҳ, сагҳои дайду гардидааст, ки ин маҳлуқон манбаи асосии ангезиши бемории сирояти мазкур ба ҳисоб мераванд.

Дар муқоиса бо кишвари Тоҷикистон, дар Ҷумҳурии Судон аз рӯи маводи тадқиқотии клиникӣ - эпидемиологие, ки мо дар даст дорем чунин фарқияти асосӣ вуҷуд дорад. Дар ин кишвар асосан лейшманиози вистсералии антропонозӣ (кала-азар) дида мешавад. Манбаъ ва сарчашмаи асосии ба-





Таҳлили раванди беморӣ нишон дод, ки дар Тоҷикистон - 59,2% ҳолатҳои вазнинии миёна дида мешавад, ҳамзамон дар минтақаи тропикии Судон маркази кала - азар бошад, 50,7% ҷараёни сабуки беморӣ ба қайд гирифта шудааст (расми 2).



**Расми 2. Ҷараёни дараҷаи вазнинии бемории лейшманиози вистсералӣ дар Судони Шимолӣ ва Тоҷикистон**

Ба ҳамагон маълум аст, ки аломатҳои асосии лейшманиози вистсералӣ аз вараҷаи думавҷа, бузугшавии зиёди ҷигару испурҷ, ҳаробу логаршавӣ, дигаргуншавии патоло-

гии таркиби хуни канорӣ, панситопнения, аизотситоз ва пойкилотситоз, баландшавии зиёд СТЭ (то  $42,5 \pm 4,1$  мм/с) иборатанд, ки дар ҳама беморон ин аломатҳо дида шуд.

**Хулоса:** Ҳамин тавр, гарчанде мавқеи географии ин ду мамолик фарқияти қалонро доро бошад ҳам, аммо шароити иқлими якхела, ки барои тухмгузорӣ ва ташаккулёбии хомӯшакҳо аз наслу насаби *Flebotomus* мусоидат аст, бинобар ин лейшманиози вистсералӣ дар Тоҷикистон ва лейшманиози анторопонозии вистсералии (кала - азар) дар Ҷумҳурии Судон аломатҳои клиникии якхеларо доро мебошанд. Нуқтаи мазкур моро водор месозад, ки барои татбиқи чорабинҳои эпидемиологӣ, муборизаи беамон ба муқобили хомӯшакҳо дар мавзеъҳои инкишофёбии онҳо даст ба иқдом занем. Корҳои санитари - беҳдоштӣ, ба тарзи фаҳмондаҳӣ баланд бардоштани сатҳи маърифати мардум, дар вақташ муолиҷа намудани беморон бо давоҳои имрӯза, аз ин гуна иқдомҳо буда, чорабинҳои мазкур албатта, сатҳи бемориро дар ҳар ду мамолик паст ҳоҳад кард.

### Адабиёт

1. Руководство по инфекционным болезням / Ф.В. Лобзина, К.В. Жданова // - 4-е изд., доп. Прераб. - СПб: ООО "Издательство Фолиант". - 2011. - С. 664
2. Зенаяшвили О.П., Чубабрия Г.А. /Современные особенности висцерального лейшманиоза в Грузии. //Медицинская паразитология и паразитарные болезни.-2002.- №2.- С.27-30
3. Келлина О.И., Морозов В.И. Эпидемиологическая оценка данных о заболеваемости людей лейшманиозоми в СССР. /О.И. Келлина., В.И. Морозов // Мед. Паразитол.-1982.- №6. - С. 49-52
4. Кузьменко Л.Г.. Хайтем Д.Ш. новый подход к лечению детей с осложненными висцеральным лейшманиозом / Л.Г. Кузьменко // Педиатрия.- 2006.-№2.-С 109-110.
5. Камардинов Х.К. / Инфекционные и паразитарные болезни // Душанбе.-2009.-С. 183-191.
6. Лесникова Е.В., Сабитов Е.А. Доказательства передачи возбудителя висцерального лейшманиоза москитом *Phlebotomus (Adlerius) turanicus artemiev* в Туркменистане / Е.В. Лесникова, Е.А. Сабитов // Медицинская паразитология и паразитарные болезни. -1995.- №3. - С. 24-28.
7. Лейшманиоз. ВОЗ. Женева. - 1986. - С.154
8. Малхазов С.М., Неронов В.М. Региональная география лейшманиозов /С.М. Малхазов, В.М. Неронов // В. кн.: Итоги науки и техники. Серия медиц. География. - М. - 1983. - Т. -12. - С.12-160.
9. Покровский Е.Н. Влияние гелиогеофизических факторов на эпизотических активность природного очага висцерального лейшманиоза / Е.Н. Покровский // - Медицинская паразитология и паразитарные болезни. - 2003. - №1.- С. 14-16.



10. Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Лейшманиозы / В.И. Покровский [и др] // - инфекционные болезни и эпидемиология. - М.: ГЭОТЛР - МЕД. -2003. - 625 - 632:49
11. Das M.L., Arki B.M. Use of al rK 39 for diagnosis of post kala - azar dermal leishmaniasis in Nepal /M.L. Das et al // Southeast Asian J. Top. Med. Publ. Health. - 2007/ - Vol. 38 (4). - P. 619-625

## ТАБОБАТИ ТАБХОЛИ ФАРОГИР

**П.К. Қурбонбекова, М.Т. Мирзоева, З.А. Абдухамирова**

Кафедраи физиологияи патологӣ (мудири кафедра н.и.т., дотсент З.М. Тоштемирова)  
ва кафедраи дерматовенерология (мудири кафедра д.и.т. К.М. Муҳаммадиева)  
ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино

*Қурбонбекова Парвина Қамчибековна, доценти кафедраи физиологии патологии донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино, н.и.т., тел.: 934210394.*

*Мирзоева Мунира Таҳировна, узви Ассоциации дерматовенерологов косметологҳои ҶТ, н.и.т, E-mail.: tunira\_mirzoeva@mail.com, тел.: 935 891 477.*

*Абдухамирова Зулфия - узви Ассоциации дерматовенерологов косметологҳои ҶТ, н.и.т, E-mail.: Zulpiniso@mail.ru ntk/, тел.: 907 802 299*

Дар мақола таҳлили натиҷаи муқоисавии самаранокии муолиҷаи маҷмӯии табхоли фарогир бо маводҳои зиддивирусии "Валтрекс" (40 бемор) ва "Ацикловир" (40 бемор) оварда шудааст.

Натиҷаи таҳлил нишон дод, ки ҳангоми муолиҷаи маҷмӯӣ бо Валтрекс дар 85%-и беморон сиҳатшавии пурраи клиникӣ ва дар 15% беҳтаршавии зиёди клиникӣ ба амал омад. Дар мавриди муолиҷаи маҷмӯӣ бо

Ацикловир бошад сиҳатёбии клиникӣ танҳо дар 45% беморон, беҳтаршавӣ - дар 40% ва дар 15% беморон сиҳатшавӣ мушоҳида нагардид.

Бинобар ин, усули муолиҷаи маҷмӯии табхоли фарогир бо Валтрекс самараноктар мебошад назар ба усули истифодабарии муолиҷа бо Ацикловир.

**Калимаҳои калидӣ:** табхоли фарогир, табобат

## ТЕРАПИЯ ОПОЯСЫВАЮЩЕГО ГЕРПЕСА

**П.К. Қурбонбекова, М.Т. Мирзоева, З.А. Абдухамирова**

*Қурбонбекова Парвина Қамчибековна, доцент кафедры патологической физиологии ТГМУ им. Абуали ибни Сино, кандидат медицинских наук, тел.: 934210394.*

*Мирзоева Мунира Таҳировна - к.м.н., член Ассоциации дермотовенерологов и косметологов РТ. E-mail.: tunira\_mirzoeva@mail.com, тел.: 935 891 477*

*Абдухамирова Зулфия Абдуллоевна - к.м.н., член Ассоциации дермотовенерологов и косметологов РТ. E-mail.: Zulpiniso@mail.ru ntk/, тел.: 907 802 299*

В статье представлены результаты сравнительного анализа эффективности комплексного лечения ОГ противовирусными препаратами "Вальтрекс" (40 пациентов) и "Ацикловир" (40 пациентов).

Результаты анализа показали, что при комплексной терапии ОГ "Вальтрекс" у 85% пациентов наступает клиническое выздоровление, у 15% - значительное клиническое улучшение. При комплексном лечении



"Ацикловиром" клиническое выздоровление было лишь у 45% пациентов, значительное улучшение - у 40% и у 15% эффекта не было.

Следовательно, метод комплексного лечения ОГ "Вальтрексом" значительно бо-

лее эффективно, чем метод лечения "Ацикловиром".

**Ключевые слова:** опоясывающий герпес, лечение

## TREATMENT OF HERPES

**P.K. Kurbonbekova, M.T. Mirzoeva, Z.A. Abdukhamidova**

**Kurbanbekova Parvina Kamchibekovna**, candidate of medical sciences, docent of the department of pathological physiology of Avicenna TSMU, tel.: 934210394.

**Mirzoeva Munira Toirovna** - candidate of medical sciences, a member of the Association of dermatovenerologists and cosmetologists of the Republic of Tajikistan, munira\_mirzoeva@mail.com, tel: 935 891 477.

**Abdukhamidova Zulfia Abdulloevna** - candidate of medical sciences, a member of the Association of dermatovenerologists and cosmetologists of the Republic of Tajikistan, Zulpiniso@mail.com, tel.: 907 802 299.

The article presents the results of a comparative analysis of effectiveness of the complex treatment of Herpes zoster with antiviral medicines; "Valtrex" (40 patients) and "Aciclovir" (40 patients).

The results of analyses showed that in complex treatment of Herpes zoster with "Valtrex" in 85% of patients clinical convalescence occurs, in 15% - a significant clinical improvement. During the

complex treatment with "Aciclovir" clinical convalescence was in 45% patients, 40% of patients had considerable improvement and 15% of patients had not effect.

Consequently, the method of complex treatment of Herpes zoster with "Valtrex" considerably more effective than the method of treatment with "Aciclovir".

**Key words:** Herpes zoster, treatment.

**Мухимият.** Аз ҳисоби гуногун будани зуҳуротҳои клиникӣ, баландшавии муқовимати вирус ба маводҳои доругӣ, мунофиқии молекулярии вируси табхоли фарогир муолиҷаи беморони ба табхоли фарогир шомилгардидаро ба мушкилоти возех дучор мегардонад.

Мухимияти муолиҷаи мувваффақи табхоли фарогир интихоби дурусти маводҳои таббатии зиддивирусӣ, воя ва давомнокии онҳоро дарбар мегирад. Барои баланд бардоштани самаранокии муолиҷа истифодаи индукторҳои интерферон (неовир, сиклоферон, амиксин) мувоғиқи мақсад буда, дар муолиҷаи маҷмӯии зиддивирусӣ нақши муайяни пешбарандаро ишғол менамоянд, чунки онҳо ба ғайр аз қобилияти зиддивирусӣ, хусусияти баланд намудани масуниятро низ доро мебошанд.

**Мақсади таҳқиқот.** Омӯзиши самаранокии муолиҷаи табхоли фарогир бо маводҳои зиддивирусии "Вальтрекс" ва "Ацикловир".

**Мавод ва усуљҳои таҳқиқот.** Барои таҳқиқ 80 нафар беморони ба табхоли фарогир гирифтторро зери омӯзиш қарор дода, вобаста ба усули муолиҷа беморонро ба 2 гурӯҳи назоратӣ чудо намудем.

Гурӯҳи якумро 40 нафар бемороне, дар бар гирифтанд, ки ба онҳо Валтрекс дар дар якҷояй бо Миллгамма ва Амиксин таъин гардид. Валтрексро бо вояи 500 мг 2 маротиба дар як рӯз дар муддати 7-10 рӯз вобаста аз шакли беморӣ, Амиксин - 250 мг/шабонарӯзӣ дар муддати 2 ҳафта, Милгамма бо 2 мг дохили мушак якруз пас, 5 сӯзандуро тоҷин намудем. Муолиҷаи чуъзиро беморон мунтазам бо - шуоъгирии ултрабунафшӣ дар муддати 7-10 рӯз ва тарбандӣ



бо малҳами "Асикловир" гирифтанд. Аз төйдоди 40 бемор мардҳо 22 (55%) нафар, занҳо 18 (45%) нафарро ташкил намуданд. Беморони то 20 сола 2 (5%) нафар, 21-30 сола - 2 (5%), 31-40 - 6 (15%), 41-50- 10 (25%) ва аз 50 сола боло - 20 (50%) нафарро дарбар гирифт. Аз 40 нафар беморон дар 10 (25%) нафари онҳо шакли эритематозо-везикулёзии табхоли фарогир, дар 12 (30%) шакли геморагӣ, дар 6 (5%) - қарасонӣ, дар 8 (20%) - буллёзӣ ва дар 4 (10%) - шакли мунташир ташхис гардид. Давомнокии беморӣ 6-10 рӯзро дар бар гирифт.

Дар беморони гирифтор ба шакли эритематозӣ-везикулёзии табхоли фарогир каме варамӣ, сурхӣ мушоҳида гардид. Дар заминаи сурхрангӣ ва варамнокӣ тудай обилаҳои обдор вучуд доштанд.

Ҳангоми шакли табхоли фарогири мунташир ҷараёни патологӣ дар манбаҳои мунташир таносуб ҷойгиранд, ки дар заминаи сурхӣ ва варамнокӣ тудай обилаҳои зиёд бо муҳтавои зардобӣ-римӣ ва хунӣ вучуд доштанд.

Дар беморони гирифтор ба табхоли фарогири шакли буллёзӣ варамнокии рангаш сурхӣ баланд мушоҳида гардида, дар ин замана гурӯҳи зиёди везикулҳо ва буллаҳои бо мутаҳвои луобии рӯпуши таранг фарогир мебошанд.

Аз беморони гирифтори табхоли фарогири шакли қарасонӣ варамнокии зиёди сурхранг, ки сатҳаш аз везикула ва буллаҳои зиёди муҳтавои серозӣ-фасодидошта иборат буда, мавзеъҳои мавтшуда мушоҳида гардид. Бисёри обилаҳо кафида ба караҳ ва яра ва ҷо-ҷо бо караҳши зардранг ва қисман бо караҳши ранги бур пушида шудааст.

Ҳангоми табхоли фарогири геморагӣ дар заминаи пӯстсурхӣ гурӯҳи зиёди обилаҳои андозаашон 0,5см, бо муҳтавои луобӣ-хунӣ вучуд доштанд.

Дар мавриди гузаронидани таҳлили иммуноферментӣ муайян гардид, ки IgG то муолиҷаи беморӣ ба 1:1710 ва титри IgM - 1:1230 таносуб дошт.

Ҳангоми ИК - спектроскопияи зардоби хуни беморони гирифтор ба табхоли фарогир мушоҳида гардид, ки тағийирёбии шакл ва шиддатнокии ба худ кашидани раҳҳои

рушной ба шаклҳои клиникии дерматоз мувофиқ мебошанд.

Гурӯҳи дуюм (гурӯҳи муқоисавӣ)-ро 40 нафар беморони шаклҳои гуногуни табхоли фарогир дарбар гирифта, ба онҳо муолиҷаи анъанавии Асикловир ва витамини гурӯҳи В ва маводҳои доругии дардпасткунанда таъин гардид.

Вобаста ба шакли клиникии бемории табхоли фарогир Асикловир бо вояи 200мг 5 маротиба/ шабонарӯзӣ бо муддати 3-4 ҳафта, витамини гурӯҳи В ва маводҳои друғии дардпасткунанда низ таъин гардид. Ҳамаи беморон дар ҷои иллат муолиҷаи шуоъи ултра��унафш ва тарбандӣ бо малҳами "Асикловир" гирифтанд.

Төйдоди мардҳо 22 (55%) ва занҳо 18 (45%) нафарро дарбар гирифт. Беморони аз 20 то 30 сола - 4 (10%) нафар, аз 31 то 40 сола - 6 (15%), аз 41 то 50 сола 2 (5%) ва аз 50 сола боло - 28 (70%) нафарро ташкил намуд. Аз 40 нафар беморони гирифтор ба табхоли фарогир дар 8 (20%) нафар шакли эритематозӣ-везикулёзии табхоли фарогир, дар 12 (25%) нафар бемории шакли буллёзӣ ва дар 6 (15%) шакли мунташир ташхис гардид. Дар ҳамагон беморӣ ҳусусияти якуминда-раҷагӣ дошт. Давомнокии беморӣ 6 то 10 рӯзро дарбар гирифт.

Дар беморони гирифтор ба табхоли фарогири шакли эритематозо-везикулёзӣ каме варамӣ, сурхрангӣ мушоҳида гардида, дар заминаи он гурӯҳи обилаҳои муҳтавояш обдор вучуд дошт.

Ҳангоми табхоли фарогири шакли мунташир ҷараёни патологӣ мавзехои зиёди пӯстро фаро гирифта буд. Варамнокӣ ва сурхрангии пӯст мушоҳида гардид, ки дар сатҳи он тудай обилаҳо ва буллаҳои зиёд бо муҳтавои хунӣ ва луобӣ вучуд доштанд. Дар баробари ин караҳ ва караҳшҳои зардрангту бурранг мушоҳида гардид.

Дар беморони гирифтор ба табхоли фарогири шакли буллёзӣ варамнокии рангаш сурхӣ баланд мушоҳида гардида, дар ин замана гурӯҳи зиёди везикулҳо ва буллаҳои тамоили якҷояшавӣ доштанд, ки андозаи буллҳо 1см, болопӯши он таранг ва мутаҳвои луобӣ дошт.



Хангоми табхоли фарогири шакли қарасонй варамнокии зиёди рангаш сурхи баланд, ки сатҳаш аз везикула ва буллаҳои зиёди муҳтавои серозӣ-фасодидошта иборат буда, мавзеъҳои мавтшуда мушоҳида гардид. Бисёри обилаҳо кафида ба караҳ ва яра ва ҷо-ҷо бо караҳши зардранг ва қисман бо караҳши ранги бур пушкида шудааст.

Дар беморони гирифткор ба табхоли фарогири геморагӣ бошад, дар заминаи эритема гурӯҳи зиёди обилаҳои андозаашон 0,5см бо муҳтавои луобӣ-хунӣ вучуд доштанд. Бисёри обилаҳо кафида караҳ бастанд. Карашҳо бо пӯстлоҳи хуни пушкида шуднӣ.

Натиҷаи омӯзиши ТИФ (таҳлили иммуноферментӣ) нишон доданд, ки титр антители IgG то муолиҷаи беморӣ то ҳади 1:3200, IgM - 1:1600 қарор дошт.

Дар мавриди таҳиқ бо усули ИК - спектроскопия ҳамаи нишондодҳои шаклҳои клиники беморони назоратӣ сабит гардид. Дар ИК - спектроскопия зардоби хуни бе-

морон тағиیرёбии шакл ва шиддатнокии ба худ қашидани раҳҳои рушной ва инчунин тамоили як қатор раҳҳо Ymax мушоҳида гардид.

Баҳои самаранокии муолиҷаи ҳарду усул аз рӯи нишондодҳои зерин гузаронида шуд: сиҳатшавии клиникӣ (таназзули обилазанӣ, барҳам хурдани варамӣ ва сурхрангӣ); набудани самараи муолиҷа (бе зоҳиршавии обилазанӣ).

Муолиҷаи самарабахш дар сурати сиҳатёбии клиникӣ ё беҳтаршавии зиёд қабул гардид.

**Натиҷаи таҳқиқот ва баррасии он.** Натиҷаи таҳқиқот нишон дод, ки дар гурӯҳи якум аз 34 (85%) нафари беморон сиҳатшавии клиникӣ - (таназзули обилазанӣ, барҳам хурдани варамӣ ва сурхрангӣ), дар 6 (15%) нафар беҳтаршавӣ - (таназзули обиласорӣ, сурхрангии кам) ва дар 0 (0%) набудани самаранокии муолиҷа (бе зоҳиршавии обилазанӣ) мушоҳида гардид (ҷадвали 1).

### Муолиҷаи табхоли фарогир бо Валтрекс дар якҷоягии Амиксин ва Милгамма (n=40)

Шаклҳои клиникии Herpes Zoster	Теъдоди беморон	Сиҳатшавии клиникӣ	Беҳтаршавии зиёд	Самарабахш набудани муолиҷа
Эритроматозӣ-везикулёзӣ	10(25%)	10(25%)	-	-
Геморагӣ	12 (30%)	12 (30%)	-	-
Қарасонӣ	6 (15%)	2 (5%)	4 (10%)	-
Буллёзӣ	8 (20%)	8 (20%)	-	-
Мунташириӣ	4 (10%)	2 (5%)	2 (5%)	-
Ҳамагӣ	40 (100%)	32 (85%)	6(15%)	0 (0%)

Чуноне ки дар ҷадвал оварда шудааст, баяди гузаронидани 1 даври муолиҷа бо Валтрекс дар якҷоягӣ бо Амиксин ва Милгамма натиҷаи муолиҷаи самарабахши клиникӣ мушоҳида гардид.

Натиҷаи муолиҷаи дурнамо дар муддати 3-6 моҳ омӯхта шуда, таҳқиқоти ИФ нишондод, ки титри IgG баяди 3 моҳ ба 1: 1130 ба-робар шуд, баяди 6 моҳ - 1: 680, IgM бошад, баяди 3 моҳ титри антител бо ҳисоби миёна ба 1:7,5 ва баяди 6 моҳ муайян нагардид.

ИК - спектроскопияи беморони гирифткор ба табхоли фарогири гурӯҳи якум ни-

шон дод, ки аз таъсири муолиҷавии Валтрекс дар якҷоягӣ бо Амиксин ва Милгамма дар спектрҳои беморон тамоили басомади максималӣ (Ymax), тағиیرёбии шиддатнокӣ ва ба худ қашидани раҳҳои рушной ба тарафи ИК - спектрҳои гурӯҳи назоратӣ ба амал омад.

Дар беморони гурӯҳи дуюм бошад, баяди даври муолиҷа сиҳатёбии клиникӣ танҳо дар 18 (45%) нафари беморон; беҳтаршавии зиёд - дар 16 (40%) нафар ва дар 6 (15%) нафари беморон муолиҷа таъсири самаранок набахшид (ҷадвали 2).



**Муолицаи табхоли фарогир бо Асикловир дар якчоягй бо витамини гурӯхи В ва маводҳои доругии дардпастқунанда (n=40)**

<b>Шаклҳои клиникии Herpes Zoter</b>	<b>Теъоди беморон</b>	<b>Сиҳатшавии клиникӣ</b>	<b>Беҳтаршавии зиёд</b>	<b>Самарабахш набудани муолиҷа</b>
Эритроматозӣ- везикулёзӣ	8(20%)	8(20%)	-	-
Геморагӣ	12 (30%)	6 (15%)	6 (15%)	-
Қарасонӣ	4 (10%)	-	-	4 (10%)
Буллёзӣ	10 (25%)	4 (10%)	6 (15%)	-
Мунташириӣ	6 (15%)	-	4 (10%)	2 (5%)
Ҳамагӣ	40 (100%)	18 (45%)	16(40%)	06 (15%)

Натиҷаи муолиҷаи дурнамо дар муддати 3 моҳ нишон дод, ки сатҳи максималии IgM ва IgG ба антигени капсидӣ дар 3-4 ҳафтаи беморӣ (маҳсулшавии онҳо қариб якҷоя ё дар фосилаи якҷанд рӯз) ба амал омад. Сонӣ, баъди 2-3 моҳ дараҷаи IgM дар зардоби хун нигоҳ дошта шуда, маҳз баъди 6 моҳ дараҷаи IgM манғӣ гардид.

Дараҷаи IgG инҷунин мунтазам паст шудан гирифта, дар сатҳи доимӣ қарор гирифт, ки дар бисёр мавридҳо дар муддати марҳилаи назоратӣ нигоҳ дошта мешуд.

Гузаронидани усули ташхисии ИК - спектроскопия баъди 2 моҳи муолиҷа нишон дод, ки ИК-спектрҳои беморон ва ИК - спектрҳои гурӯхи назоратӣ аз рӯи шиддатнокии барзиёди ИК-раҳҳои ба худ қашан-

дани рушной ва қуллаҳои он аз ҳамдигар фарқ надоштанд.

**Ҳамин тавр** ба 85%-и бемороне, ки Вальтрекс дар якчоягии Амиксин ва Мильгамма таъин гардид: сиҳатшавии пурраи клиникӣ ва дар 15% беморон беҳтаршавии зиёд ба миён омад. Дар бемороне, ки Ацикловир бо якчоягӣ бо витамини гурӯхи В ва маводҳои доругии дардпастқунанда таъин намуданд, сиҳатёбии клиникӣ танҳо дар 45% бемор, беҳтаршавии зиёд - дар 40% ва аз 15% беморон сиҳатшавӣ мушоҳида нагардид.

**Пас,** Вальтрекс таъсири самаранокии зиёд, имконияти 2-3 маротиба камтар истифодабарии вояи шабонарӯзӣ ва давравӣ дорад ва барои истифодаи муолиҷаи беморони гирифтор ба табхоли фарогир актуалий мебошад.

#### **Адабиёт**

1. Дегриф Г. Фамцикловир, новый пероральный препарат для лечения герпеса: результаты первого контролируемого клинического исследования, демонстрирующего его эффективность и безопасность при лечении неосложненного Herpes Zoster у иммунокомплементных пациентов/Г. Дегриф// Российский журнал кожных и венерических болезней. - 2008. - №2.- С. 34-38.
2. Зуев А.В. [и др.] Опыт применения Панавира у пациентки с глубокой пузырной формой Herpes Zoster/ Зуев А.В. [и др.]///Экспериментальная и клиническая форма дермато-косметологии. - 2011.- Т.2. - С.39-41.
3. Safety profile of laive varicella virus vaccine (Oka/Merck): five-year results of the European Varicella Zoster Virus Idenfitication Program (EU VZVIP)/ N/ Goullereta [et.al/] //Vaccine/ - 2010. - V.28. - №36. - P5878-5882.



## ПАҲНШАВИИ АЛЛЕРГИЯИ ДОРУЙ ДАР КЎДАКОН ДАР АСОСИ МУРОЧИАТКУНИЙ БА МАРКАЗИ ШАҲРИИ АЛЛЕРГОЛОГИИ ШАҲРИ ДУШАНБЕ ДАР ДАВОМИ 19 СОЛИ ОХИР

**Н.М. Қурбонов, Б.М. Ҳайдаров, М.Н. Ҷўраев, З.А. Мухитдинова**  
Кафедраи бемориҳои кўдаконаи № 2 (мудири кафедра д.и.т., профессор  
К.И. Исмоилов) - и ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино

*Қурбонов Наби Матинович, ассистенти кафедраи бемориҳои кўдаконаи № 2 - и Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино, тел.: 918-61-35-57.*

*Ҳайдаров Барот Маҳматкулович, дотсенти кафедраи бемориҳои кўдаконаи №1- и Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино, barotk@bk.ru, тел.: 918-73-45-26.*

*Ҷўраев Муҳаммад Наврӯзович, д.и.т., профессор, мудири кафедраи бодигаршиносӣ ва масуниятиносии ДТИБКТ, тел.: 935-45-45-22.*

*Мухитдинова Зумрат Абӯбакровна, дотсенти кафедраи бемориҳои кўдаконаи №2 - и Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино, тел.: 918-81-96-00.*

Муаллифон паҳншавии аллергияи доруиро вобаста аз чинс ва синну соли кўдакон омӯхта, соҳтори этиологии онро дар асоси муроҷиаткунии аввала ба маркази шаҳрии аллергологии шаҳри Душанбе муайян кардаанд. Барои ҳалли ин масъала онҳо таҳлили ретроспективии 2011 таърихи бемориро дар даври солҳои 2000 - 2019 гузаронидаанд. Дар 214 нафар аз 2011 кўдакони бемориҳои аллергиқидоштаи синни аз 1 моҳа то 14сола намудҳои гуногуни аллергияи доруӣ ёфт карда шуданд. Омӯхтани паҳншавии аллергияи доруӣ дар кўдакон оиди афзудани шумораи он шаҳодат дод, ки зуҳуротҳои клиникии вай бештар тағииротҳои пӯстӣ буданд (28,9%), аз чумла экзантемаи фиксатсиyaшуда (устувор), газак, варами ангионевротӣ, авҷгирии дерматити атопикӣ, хурӯчи астмаи бронхиалиӣ, бемории зардобӣ, стоматити доруӣ, васкулити геморрагӣ, шоки анафилактиկӣ, синдроми Лайелл-Ланг, камтар - пурпурαι тромбоситопенӣ ва артериолити аллергикӣ.

Мувофиқи нишондодҳои муаллифон аллергияи доруӣ вобаста аз синну сол дар аксарияти беморон (51,1%) то синни 5 солагӣ инкишоф ёфтааст. Дар соҳтори этиологии он ҷойи асосиро доруҳои қатори пенитсилин ва сефалоспорин (58,4%), камтар дигар антибиотикҳо (олитетрин - 2,8%, левомицетин - 0,9%, гентамицин - 0,9%) ишғол менамоянд. Дар ҷои дуюм сулфаниламидҳо (бисептол) ва баъд аз он аспирин, финлепсин и уротраст меистанд.

Аз ақидаи муаллифон сабабҳои афзудани шумораи аллергияи доруӣ чунинанд: 1) ноболигии системаи иммунӣ ва тез - тез дучоршавии сироятҳои респиратории вирусии шадид (СРВШ), ки аз ин сабаб ба кўдакон антибиотикҳо ва дигар маводҳои доруӣ бисёр тавсия карда мешаванд; 2) худтабобаткунӣ; 3) бисёршавии шумораи истифодабарии доруҳо дар давоми ҳомиладорӣ ва дар вақти тавлидкунӣ.

**Калимаҳои қалидӣ:** аллергияи доруӣ, зуҳуротҳои пӯстии аллергия, ноболигии системаи иммунӣ, худтабобаткунӣ.



## РАСПРОСТРАНЁННОСТЬ ЛЕКАРСТВЕННОЙ АЛЛЕРГИИ У ДЕТЕЙ ПО ОБРАЩАЕМОСТИ В ГОРОДСКОЙ АЛЛЕРГОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ГОРОДА ДУШАНБЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 19 ЛЕТ

**Н.М. Курбанов, Б.М. Хайдаров, М.Н. Джураев, З.А. Мухитдинова**

Кафедра детских болезней № 2 ТГМУ имени Абуали ибни Сино

**Курбанов Наби Матинович**, ассистент кафедры детских болезней №2 имени Абуали ибни Сино, тел.: 918-61-35-57.

**Хайдаров Барот Махматкулович**, доцент кафедры детских болезней №2 Таджикского государственного медицинского университета имени Абуали ибни Сино, тел.: 935-24-24-66.

**Джураев Мухамед Наврузович**, д.м.н., профессор, зав. кафедрой клинической аллергологии и иммунологии ИПО в СЗ РТ, тел.: 935-45-45-22.

**Мухитдинова Зумрат Абубакровна**, доцент кафедры детских болезней №2 Таджикского государственного медицинского университета имени Абӯалӣ ибни Сино, тел.: 918-81-96-00.

Авторами изучена распространенность лекарственной аллергии в зависимости от пола и возраста детей и определены её этиологическая структура по данным первичной обращаемости в Городской аллергологический центр города Душанбе. Для решения этой задачи они проводили ретроспективный анализ 2011 истории болезни за период с 2000 по 2019 гг. У 214 из 2011 детей с аллергическими заболеваниями в возрасте от 1 месяца до 14 лет выявлены различные формы лекарственной аллергии. Изучение распространенности лекарственной алергии у детей свидетельствует о её росте, клиническими проявлениями которой в основном явились кожные проявления (28,9%), в том числе фиксированная экзантема, крапивница, ангиоотёк, обострение атопического дерматита, приступы бронхиальной астмы, сывороточная болезнь, лекарственный стоматит, геморрагический васкулит, анафилактический шок, синдром Лайелла-Ланга, реже - тромбоситопеническая пурпуря и аллергический артериолит.

По данным авторов, лекарственная аллергия по возрастному признаку в подавляющем большинстве случаев (51,1%) развивалась у детей до 5 летнего возраста. В её этиологической структуре ведущее место занимали препараты пенициллинового и цефалоспоринового ряда (58,4%), реже другие антибиотики (олитетрин - 2,8%, левомицетин - 0,9%, гентамицин - 0,9%). Второе место после антибиотиков занимают сульфаниламиды (бисептол), далее аспирин, финлепсин и уротраст.

По мнению авторов, причинами роста лекарственной аллергии являются: 1) несовершенство иммунной системы и частые ОРВИ, по поводу которых детям назначают антибиотики и другие лекарственные препараты; 2) самолечение; 3) повышение частоты применения лекарственных препаратов при беременности и в период родов.

**Ключевые слова:** лекарственная аллергия, кожные проявления аллергии, несовершенство иммунной системы и самолечение.



## DRUG ALLERGY PREVALENCE IN CHILDREN ON APPEAL IN URBAN ALLERGOLOGICAL CENTRE IN DUSHANBE FOR THE LAST 19 YEARS

**N.M. Kurbanov, B.M. Haydarov, M.N. Juraev, Z.A. Muhitdinova**

Department of children's diseases № 2 of Avicenna TSMU  
(head of the department MD, Professor K.I. Ismailov)

*Kurbanov Nabi Matinovich, assistant of the department of children's diseases № 2 of Avicenna TSMU, tel.: 918 - 61 - 35 - 57.*

*Hajdarov Barot Mahmatkulovich, dosent of the department of children's diseases №2 of Avicenna TSMU, tel.: 918 - 73 - 45 - 26.*

*Juraev Muhammed Navruzovich, MD, Professor, head of the department of Clinical Allergology and Immunology of IPE in the field of health RT, tel.: 935-45-45-22.*

*Muhitdinova Zumrat Abubakrovna, dosent of the department of children's diseases № 2 of Avicenna TSMU, tel.: 918 - 81 - 96 - 00.*

**Introduction.** The actuality of problem drug allergy increases years by years because of development and production the many new effective medicines with high sensitization indexes [1-4]. It should be noted, that the complication during pharmacotherapy in economic developed countries in accord with indications of different authors from 17 to 28%. This situation happens because of several reasons, that some of them can be enumerated: a)there are many kinds of medicines, that in case of choosing them it contributes to mistake and misunderstood; b) insufficient preparation of doctors in higher medical institutions in the sphere of rational use of arsenal of drugs and the use of other (individual) kinds drugs; c) emergence of new groups of drugs strongly acting to the organism of child; d)prevalence of self - treatment; e) increase the number of drugs used during pregnancy and in period of childbirth, including antibiotics with high allergenic activity, that contribute to fetal intrauterine sensitization; f) unreasonable, uncontrolled and template prescription of drugs, especially antibiotics which contribute to the sensitization of many people and lead to the emergence of various allergic reactions and diseases (beginning from dermal itch to anaphylactic shock and death).

**Aim.** Learning the drug allergy prevalence in depend of sex and age of children, we defined the etiological structure in base of first appeal to allergy center of Dushanbe city in period from 2000 to 2019 years.

**Methods of investigation.** The authors analyzed the retrospective 2011 disease histories of ill children at 1 month to 14 yearsfrom2000 to 2019 years for study the drug allergy prevalence in base of first appeal to city allergy center in Dushanbe city.

**Results.** The drug allergy prevalence in depend of sex and age of children, define the etiological structure in base of first appeal to city allergy center in Dushanbe city in period from 2000 to 2019 years were learned by the authors. To solve this problem they analyzed 2011 disease histories from 2000 to 2019 years. In 214 from 2011 children with allergy illnesses at 1 month to 14 years were defined different forms of drug allergy. Learning the drug allergy prevalence in children testifies about its increase the clinical manifestations of skin (28,9%), such as fixed exanthema, urticarial, angioneurotic edema, exacerbation of atopic dermatitis, bronchial asthma attack, serum sickness, drug stomatitis, hemorrhagic vasculitis, anaphylactic shock, Lyell syndrome lung, less often - thrombocytopenia purpura and allergy arterioles.

By mind of authors the drug allergy prevalence on age characteristic indicated, that in many cases (51,1%) it developed till 5 years children. In etiological struicture of drug allergy the medicine of penicillin and cephalosporine rangestook the lead - 125 patients (58,4% cases), less - often another antibiotics (oletetrin - 2,8%, levomicetin - 0,9%, gentamicin - 0,9%. After



antibiotics sulfonamides takes second place (biceptol), thenseldom aspirin, finlepcin and urotrast. The authors think, that the reasons of increase the drug allergy are: imperfection of immune system, often URTI which over them appoint antibiotics and other medicines to children; self-treatment; groowing the frequency of use drugs during pregnancy and in period of childbirth.

**Conclusions.** Study of drug allergy prevalence in children on appeal to the city allergy center in Dushanbe city testify about drug allergy increase, that the clinical manifestations of skin (28,9%). Study of drug allergy prevalence on age characteristic

**Муҳиммият.** Масъалаи аллергияи доруӣ сол аз сол аз сабаби тарақиёти саноати фарматсевтӣ ва бинобар ин истеҳсоли миқдори бисёри доруҳои нави самараноки индекси баланди сенсибилизатсиядошта муҳимтар шуда истодааст [1-4].

Бояд қайд намуд, ки оризаҳо ҳангоми фармакотерапия дар давлатҳои аз ҷиҳати иқтисодӣ инкишофёфта мувофиқи нишондодҳои муаллифони гуногун аз 17 то 28% мушоҳида шудаанд. Чунин вазият дар натиҷаи таъсирӣ маҷмӯӣ якчанд сабабҳо ба вучуд омадааст, ки баъзе онҳоро номбар кардан мумким аст: а) бисёр будани номгӯи маводҳои доруӣ, ки ҳангоми интихоби онҳо ба хатоӣ ва нофаҳмӣ мусоидат менамояд; б) нокифоя омода намудани духтурон дар муассисаҳои олии тиббӣ дар доираи истифодаи ратсионалии арсенали доруҳо ва истифодаи алоҳидай баъзе маводҳои доруӣ; в) пайдошавии гурӯҳҳои нави маводҳои доруии ба организми қӯдак саҳт таъсиррасонанда; г) паҳншавии худтабобаткуни; д) афзудани шумораи истифодаи маводҳои доруӣ дар давоми ҳомиладорӣ ва дар вақти тавлидкуни, аз ҷумла антибиотикҳои фаъолнокии зиёди аллергенӣ дошта, ки ба сенсибилизатсияи дохилибатни чанин мусоидат менамоянд; е) таъйиноти гайриасоснок, беназорат ва шаблонии маводҳои доруӣ, хусусан антибиотикҳо, ки ба сенсибилизатсияи бисёр одамон мусоидит менамояд ва ба инкишофи аксуламалҳои гуногуни аллергикӣ ва бемориҳо меорад (бо

indicated that in many cases (51,1%) it developed in 5 years children. In etiological struicture of drug allergy the medicine of penicillin and cephalosporine range take the lead - 125 patients (58,4%).

The authors think, that the reasons of increase the drug allergy are: 1) imperfection of immune system, often acute respiratory diseases, which over them appoint antibiotics and other medicines to children; 2) self-treatment; 3) groowing the frequency of use drugs during pregnancy and in period of childbirth.

**Key words:** drug allergy, skin manifestation of allergy, imperfection of immune system, self-treatment.

оғозшавӣ аз хориши пӯст то тамомшавӣ бо шоҳи анафилактиկӣ ва фавтия).

**Мақсади тадқиқот.** Омӯхтани паҳншавии аллергияи доруӣ вобаста аз ҷинс ва синни қӯдакон, муайян намудани соҳтори этиологӣ мувофиқи муроҷиаткунии аввала ба маркази шаҳрии аллергологии шаҳри Душанбе дар даври солҳои 2000 - 2019.

**Мавод ва усулҳои тадқиқот.** Таҳлили ретроспективии 2011 таърихи беморӣ аз соли 2000 то 2019 барои омӯхтани паҳншавии аллергияи доруӣ дар асоси муроҷиаткунии аввала гузаронида шуд.

**Натиҷаҳои тадқиқот ва баррасии онҳо.** Аз 2011 қӯдакони гирифтори бемориҳои аллергологӣ дар синни аз 1- моҳа то 14- сола дар 214 нафар намудҳои гуногуни аллергияи доруӣ ёфт карда шуданд.

Шумораи дучоршавии намудҳои алоҳидай клиникии аллергияи доруӣ гуногун буд (Нақшаи 1). Дар соҳтори аллергияи доруии қӯдакон экзантемаи фиксатсияшуда (устувор) бартарӣ намуда, аз шумораи умумии бемориҳо ба 20,6% барорар буд. Сипас, ғазак дар 17,3% қӯдакон, варами ангиневротӣ - дар 14,5, авҷирии дерматити атопикӣ - дар 8,9, хурӯчи астмаи бронхиалиӣ - дар 7,9, бемории зардобӣ - дар 6,5, стоматити доруӣ - дар 6,5%, васкулити геморрагӣ - дар 5,2, шоҳи анафилактиկӣ - дар 4,7, синдроми Лайелл-Ланг - дар 3,7% мушоҳида карда шуд. Пупураи тромбоситопенӣ (2,8%) ва артериолити аллергикӣ (1,4%) дар байнӣ аллергияи доруӣ нисбатан камтар дучор шуданд.



**Нақшаи 1. Сохтори аллергияи доруй дар күдакон дар асоси муроциаткунни аввала ба  
Маркази шаҳрии аллергологии шаҳри Душанбе дар даврҳои солҳои 2000 - 2014.**

	Номгүй беморӣ	Микдори беморӣ	Дар %
1	Экзантемаи фиксатсияшуда	44	20,6
2	Илтиҳоб	37	17,3
	Варами ангионевротикӣ	31	14,5
	Авҷгирии дерматити атопикий	19	8,9
	Ҳурӯҷҳои астмаи бронхиалий	17	7,9
	Бемории зардобӣ	14	6,5
	Васкулити геморрагӣ	11	5,2
	Шоки анафилактикий	10	4,7
	Синдроми Лайелл-Ланг	8	3,7
	Пурпурраи Тромбоситопенӣ	6	2,8
	Артериолити иллериҷӣ	3	1,4
	Ҳамагӣ	214	100%

Таҳлили шумораи аллергияи доруиро мӯвофиқи аспекти синну солӣ гузаронидем. Шумораи дучоршавии аллергияи доруӣ дар гурӯҳҳои гуногуни кӯдакон фарқи бисёр дошт. Нишондоди паҳншавии аллергияи доруӣ мӯвофиқи синну сол чунин тақсим карда шуд: аз 2- моҳа то 2 -сола - 31,1%, 3 - 5 сола - 20%, 6 - 7 - 20%, 8 - 11- сола - 17,8% ва 12 - 14 сола - 11,1 %. Дар аксарияти ҳодисаҳо (51,1%) аллергияи доруии кӯдакона то синни 5-солагӣ инкишоф ёфтаанд. Бисёр инкишофёбии аллергияи доруӣ дар кӯдакони синни 1 - 5 сола ба фикри мо аз як қатор сабабҳо вобаста аст. Аз сабаби ноболигии системаи иммунӣ кӯдакон аксар гирифттори сирояти вирусӣ мешаванд, аз ин сабаб ба онҳо антибиотикҳо ва дигар маводҳои доруиро таъйин менамоянд. Файр аз ин худи агентҳои сирояти организми кӯдакро сенсибилизатсия менамоянд ва ҳиссияти ӯро ба маводҳои доруӣ баланд менамоянд. Бемориҳои ҳамрав низ накши на ками муҳимро мебозанд. Махӯз дар ҳамин синну сол аксар вақт диатези аллергикӣ, рахит, камхунӣ, гипотрофия ва файраҳо ёфт мешаванд.

Ҳангоми омӯхтани сохтори этиологии аллергияи доруӣ дар 214 кӯдакони бемор мӯайян гардид (Нақшаи 2), ки аз ҳам бисёр аксуламалҳои аллергикӣ ба антибиотикҳои қатори пенитсилин ва сефалоспорин (78,9%), аз ҷумла ба пенитсилин (41,6%), ампітсилин (5,6), оксатсилин (4,7%,) ампиокс (3,7%), сефазолин (16,8%) ва сефтриаксон (6,5%) мушоҳида мешаванд. Ин на танҳо аз ҳислатҳои баланди аллергикӣ доштани қаторҳои пенитсилинӣ ва сефалоспо-

ринҳо, балки аз васеъ, беасос ва беназорат истифодабарии онҳо барои курсҳои такрорӣ ва давомноки табобат вобаста аст.

Вазни холиси дигар антибиотикҳо дар сохтори аллергияи доруӣ хеле камтар буд: олитетрин (2,8%), левомитситин (0,9%), гентамитсин (0,9%). Дар сохтори этиологии аллергияи доруӣ баъди антибиотикҳо чойи дуюмро сүлфаниламидҳо ишғол менамоянд, аз ҷумла аксуламали аллергикӣ ба бисептол дар 9,8% беморон мушоҳида шуд. Аксуламали аллергикӣ ба аспирин дар 3,4, ба финлепсин - дар 1,9%, ба витамини В12 - дар 0,9% ва уротраст- дар 0,5% беморон во ҳӯрд.

**Хулоса.** Омӯхтани паҳншавии аллергияи доруӣ дар кӯдакон дар асоси муроциаткунӣ ба Маркази шаҳрии аллергологии шаҳри Душанбе оиди афзудани аллергияи доруӣ шаҳодат медиҳад, ки зуҳуротҳои клиникии вай бештар тағиироти пӯстӣ мебошанд (28,9%). Таҳлили паҳншавии аллергияи доруӣ мӯвофиқи синну сол шаҳодат медиҳад, ки вай дар аксарияти ҳолатҳо (51,1%) то синни 5 солагӣ инкишоф меёбад. Дар сохтори этиологии аллергияи доруӣ накши асосири маводҳои қатори пенитсилин ва сефалоспорин ишғол менамоянд (58,4%). Афзудани аллергияи доруӣ, мӯвофиқи ақидаи мо аз ноболигии системаи иммунӣ ва сершумории сироятҳои респиратории вирусии шадид вобаста аст, ки аз ин сабаб ба кӯдакон антибиотикҳо ва дигар маводҳои доруиро тавсия менамоянд, ҳудтабобаткунӣ, бисёршавии шумораи истифодаи маводҳои доруӣ дар давоми ҳомиладорӣ ва дар вақти тавлидкунӣ.



**Нақшай 2. Сохтори этиологии аллергияи доруӣ дар қӯдакон дар асоси муроҷиаткунии аввала ба Маркази шаҳрии аллергологии шаҳри Душанбе дар солҳои 2000 - 2019.**

	Номгӯи доруҳо	Микдори беморӣ	Дар %
1	Пенитсилин	89	41,6
2	Сефазолин	36	16,8
3	Сефтриаксон	14	6,5
4	Ампітсилин	12	5,6
5	Оксатсилин	10	4,7
6	Ампиокс	8	3,7
7	Бисептол	21	9,8
8	Аспирин	7	3,4
9	Финлепсин	4	1,9
10	Олітетрин	6	2,8
11	Левомітситин	2	0,94
12	Гентамітсин	2	0,9
13	Вит. В 12	2	0,9
14	Уротраст	1	0,5%
	Ҳамагӣ	214	100%

### АДАБИЁТ

- 1.Джураев М.Н. "Лекарственная аллергия у детей", 1993. Монография, Душанбе, изд. "Ирфон", 179 ст.
- 2.Дранник Г.Н. "Клиническая аллергология и иммунология", 2003. Москва, 602 ст.
- 3.Кулага А.В. и др. "Аллергия и грибковые болезни", 2005. Москва, 518ст.
- 4.Колхил П.В. "Доказательная аллергология и иммунология", 2010. Москва, 526 с.
- 5.Хайтов Р.М. Аллергология. М.2013 Фармакотерапия без ошибок, руководство для врачей. ст.445.

## ТАҶСИРИ НАМУДИ ХӮРОНИШ БА ВАЗӢИ САЛОМАТИИ ҚӰДАКОНИ СИННУ СОЛИ БАРВАҚТ

**Мижгони Сорбон**

*Мижгони Сорбон, ассистенти кафедраи ҳамиширагӣ ва фанҳои клиникии Коллеҷи тиббӣ-иҷтимоии ш. Душанбе", E.mail: mijgon70@list.ru , тел.: +992 918 67 74 48*

Дар мақола таъсири намуди хӯрониш ба вазъи саломатии қӯдакони синну соли барвақт мавриди омӯзиш қарор дода шудааст. Таҳти муоина 50 қӯдаки синну соли барвақти аз 1 то 3-сола қарор доштанд. Қӯдакон ба 2 гурӯҳ тақсим карда шуданд. Дар гурӯҳи яқум 35 қӯдак буд, ки то 4-6 моҳагӣ фақат шири модар истеъмол кардаанд, дар гурӯҳи II-и муқойисавӣ 15 қӯдак буд, ки дар хӯрониши сунъӣ буданд. Арзёбии комплексии вазъи саломатии қӯдакони синну соли барвақт гузаронида, беморшавии қӯдакони ҳарду гурӯҳ мавриди омӯзиш қарор дода

шудааст. Муқойсаи параметрои асосии инкишофи ҷисмонӣ ва асабиву психикии қӯдакони ҳарду гурӯҳи таҳқиқшаванда дар динамика фарқиятҳои саҳехро ошкор накард. Деморшавии қӯдакони гурӯҳи I назар ба маълумотҳои нишондиҳандаҳои гурӯҳи II паст буд. Маълумотҳои ба даст овардашуда нишон медиҳанд, ки танҳо истеъмоли шири модар дар ташаккули солимии қӯдакони синну соли барвақт нақши муҳим дорад.

**Калимаҳои қалидӣ:** хӯрониш, қӯдакон, беморшавӣ.



## ВЛИЯНИЕ ВИДА ВСКАРМЛИВАНИЯ НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

**Мижгони Сорбон**

Кафедра сестринского дела и клинических предметов (директор - к.м.н. Ибодзода З.Х.)  
ООО "Медико-социальный колледж г. Душанбе"

**Мижгони Сорбон**, заместитель директора по учебной работе, ассистент кафедры сестринского дела и клинических предметов ООО "Медико-социальный колледж г. Душанбе", E.mail: mijgon70@list.ru , тел.: +992 9186774 48

В статье изучено влияние вида вскармливания на состояние здоровья детей раннего возраста. Под наблюдением находились 50 детей раннего возраста от 1 года до 3 лет. Были сформированы 2 группы. I группу составили 35 детей, находившихся только на грудном вскармливании до 4-6 мес., во II группу сравнения вошли 15 детей, находившихся на искусственном вскармливании. Проведена комплексная оценка состояния здоровья детей раннего возраста, изучена заболеваемость детей обеих групп. Сравне-

ние основных параметров физического и нервно-психического развития детей обеих исследуемых групп в динамике не выявило достоверных различий. Заболеваемость детей I группы ниже по сравнению с данными показателями во II группе. Полученные данные указывают на существенную роль исключительно грудного вскармливания в формировании здоровья детей раннего возраста.

**Ключевые слова:** вскармливание, дети, заболеваемость.

## INFLUENCE OF THE TYPE OF FEEDING ON THE STATE OF HEALTH OF CHILDREN OF EARLY AGE

**Mijgoni Sorbon**

Department of nurse business and clinical objects (director - PhDs in Medicine. Ibodzoda Z.H.) LLC company "Medico-social college of Dushanbe"

**Mijgoni Sorbon**, deputy director for studies, assistant of nurse business and clinical objects department of "Medico-social college of Dushanbe" LLC, E.mail: mijgon70@list.ru, ph.: 992 9186774 48

Influence of the type of feeding on the state of health of children of early age is studied in this article. Under observation there were 50 children of early age from 1 to 3 years. 2 groups were formed. The I group was made by 35 children who were only on breastfeeding up to 4-6 months, 15 children who were on artificial feeding entered into the II group of comparison. The complex assessment of the state of health of children of early age was carried out, the

incidence of children of both groups was studied. Comparison of key parameters of physical and psychological development of children of both studied groups in dynamics did not reveal reliable distinctions. Morbidity of children of the I group is lower in comparison with these indicators in the II group. The obtained data indicate an essential role only of breastfeeding in forming of children health of early age.

**Keywords:** feeding, children, morbidity.

**Мухиммият.** Физои дурустӣ қӯдакон аз рӯзҳои авали ҳаёт барои инкишофи мавзуни вай, инкишофи чисмонӣ, асабӣ-рӯҳии

кӯдак, устувории олии вай дар муқобили смроятҳо ва дигар омилҳои манғӣ шарти муҳим ба ҳисоб меравад [1,2,4,5]. Истеммо-



ли шири модар омили асосии ташаккули солимии күдак дар давоми солҳои зиёд мебошад. Файр аз ин, вай вобастагӣ ва ҳамбастагии модару күдакро таъмин месозад, минбаъд хислат ва намуди рафтори ояндаи күдакро муайян месозад [1,2,6,7]. Шири модар ҳамаи 5 синфи иммуноглобулинҳоро дорад, дар вай макрофагҳо, нейтрофилҳо, Т-ва В-лимфоситҳо, лизосим, комплимент, моддаҳои гуногуни бактерисидӣ ва зидди-сироятӣ дида мешавад [4,7]. Дар ҳоли ҳозир миқдори занҳое, ки ҳӯрониши сунъии күдаконро меписанданд, зиёд шуда истодааст, ки ба сабабҳои зерин алоқаманданд: омилҳои нохуби иҷтимоиву иқтиодӣ ва экологӣ, бад будани саломатт волидайн [3,4]. Файр аз ин, барвақт ба кор баромадани модаронрон низ боиси ба ғизои сунъӣ гузарнидани күдакон мегардад. Тадбири муҳимми профилактикаи аввалияи бемории синну соли күдакӣ ғизои ратсионалӣ мебошад [1,4,5,7]. Шири модар "стандарти тиллой"-и ғизои оптимальии синну соли барвақти күдакӣ ба ҳисоб меравад. Тибқи тавсияи ТУТ (Ташкилоти Умумиҷаҳонии Тандурустӣ) дар давоми 6 моҳи аввал күдак бояд танҳо шири модарро истеъмол намояд [1,2,3,5,6,7]. Дар ҳоли ҳозир дар муассисаҳои ёрии тибии вулодат, статсионарҳои күдакон, муассисаҳои амбулаторӣ-поликлиникӣ чорабиниҳо ҷиҳати таблиғ ва ҳавасмандгардонии то 6 моҳ додани шири модар ба таври васеъ гузаронида мешаванд. Дар робита аз ин, таҳқиқоти таъсири ҳӯрониши танҳо шири модар то 4-6-моҳагӣ ба вазъи саломатии күдак, инкишофи психикиву ҷисмонӣ ва беморшавии күдакони синну соли барвақт актуалий бокӣ мемонад.

**Мақсади татаҳқиқоти мазкур** аз омӯхтани таъсири намуди ҳӯрониши бюа вазъи саломатии күдакони синну соли барвақт, сатҳи инкишофи ҷисмонӣ ва психикий ва беморшавии онҳо иборат аст.

**Мавод ва усуљҳои татаҳқиқот.** Татаҳқиқот дар базаи Маркази саломатии шаҳри №14-и ш. Душанбе иҷро карда шудааст. Таҳти муоина 50 күдаки аз 1 то 3-сола қарор дошт. Сини миёнаи күдакон 17, 5 моҳро ташкил дод. Контингенти омӯхташавандада-

ро ба 2 гурӯҳ чудо кардаем. Гурӯҳи якумро 35 күдак ташкил кард, ки то 6-моҳагӣ танҳо шири модар истеъмол кардаанд (19 духтар ва 16 писар). Дар гурӯҳи 2-юм 15 күдак буд, ки дар ҳӯрониши сунъӣ қарор доштанд (псанрон 8 ва духтарон 7).

Барои баҳо додан ба ҳӯрониши таърихи инкишофи күдакон (ф.112/у), варақаи ғизодиҳӣ таҳлил, ҳусусият, давомнокии синамаконӣ, муҳлати ворид кардни ҳӯроки иловагӣ баҳо дода шуд. Динамикаи инкишофи ҷисмонӣ, асабиву психикии күдакон бо роҳи арзёбии параметрҳои асосии инкишофи күдакон дар муҳлатҳои муайянни эпикризӣ (моҳҳои 1, 3, 6, 9, 12, 1 солу 3 моҳ, 1 солу 6 моҳ, 1 солу 9 моҳ, 2 сол), бо истифода аз ҷадвалҳои баҳогузорӣ ва ҷадвалҳои нормативҳои синнусолии инкишофи асабиву психикии күдакони сини барвақт омӯхта шуд. Баҳогузории комплексии ҳолати солимии ҳар як күдак гузаронида, гурӯҳи саломатии онҳо дар лаҳзаҳои таҳқиқот муайян карда шуд. Тибқи ммаълумоти анамнез беморшавии умумии контингени күдакони таҳқиқшу-да омӯхта ва соҳтори он муайян карда шуд.

Коркарди омории маълумотҳо бо ёрии барномаҳои оморӣ, ки дар MicrosoftExcel интегратсия кунонида шудаанд, гузаронида шуд, дар фарқият ҳангоми  $p < 0,05$  будани нишондод эътиимоднок буд.

**Натиҷаҳо ва баррасии онҳо.** Таҳлили маҳлумотҳои марбути ҳӯрониши гурӯҳи I асосӣ муайян карда шуд, ки дар ИГВ то 6 моҳ 30 күдак (60%), то 5 моҳ 5 моҳ. - 12 күдак (24%), то 4 моҳ. - 8 күдак (16%) қарор доштанд. Дар рӯзи якум болои синаи модар гузоштани күдакон дар муассисаҳои ёрирасони ҷаваллудкунӣ 27 күдак (54%), дар шабонарӯзи 2-юм - 13 күдак (26%), дар шабонарӯзи 3-юм - 9 детӣ (18%), дар шабонарӯзи 4-ум - 1 күдак (2%) дида шуд. Дер болои сина гузоштани (дар рӯзҳои 3-4-ум күдакон дар ҷаваллудҳона аз он вобаста буд, ки валодат бо усули ҷарроҳии бурриши Қайсаӣ сурат гирифта буд.

Дар гурӯҳи II бори якум болои синаи модар гузоштани күдакон дар муассисаҳои ёрирасони ҷаваллудкунӣ дар бештари күдакон (8 күдак, 53,3%) дар шабонарӯзи дуюм-



дар рӯзи якум - 4 кӯдак (26,7%), дар рӯзи 3 - 3 кӯдак (20%) ба мушоҳида расид. Ба ғизодиҳии сунъӣ кӯдакони гурӯҳи дуюм асосан дар 2-моҳагӣ (80%) гузаронида шуданд. Барвақт ба ғизои сунъӣ гузаронидани кӯдакон дар аксари мавриҷҳо аз гипогалактияи дубими модар (дар 73,3% ҳолат) вобаста буд. Давомнокии танҳои истеъмоли шири мадар дар бештари кӯдакони ин гурӯҳ 1,5 - 2 моҳ (60%) -ро ташкил намуд.

Кӯдакони гурӯҳи I дар ИГВ мувоғиқи талабот дар давоми 2 моҳи аввалбуд, минбаъд ба болои синагузории регламентии 7 ё 6 маротиба гузаштанд.

Ба сифати ғизои асосӣ дар кӯдакони ҳарду гурӯҳ инҳо истифода шуданд: пюреи мевагӣ, шавлаи ширӣ, маҳсулоти дӯғӣ (кефир).

Муҳлати ворид намудани ғизои иловагӣ ва тартиби воридсозии он аз намуди ҳӯро-ниш, давомнокии давраи ИВГ ва вазъи саломатии кӯдак вобаста аст. Ҳамин тавр, кӯдакони гурӯҳи асосӣ ба сифати ҳӯриши иловагии якум пбреи мевагиро - дар 59 кӯдак (64%) қабул карданд. Асосан пюреи картошка дар сини 6-моҳагӣ (56%) ворид гардид. Шавлаи ширӣ бештар дар ратсиони кӯдакон ҳамчун ҳӯроки дуюми ғизои иловагӣ дар 29 кӯдак (58%) ворид карда шуд. Дар ин маврид шавла асосан дар синни 7-моҳагӣ (44%) дохил карда шуд. Ба сифати ғизои иловагии сеюм дар ҳамаи ҳолатҳо кефир қабул гардиди. Ин ғизои иловагӣ дар 25 кӯдак (50%) дар синни 7,5 - моҳагдохил карда шуд, дар 15 кӯдак (30%) дар 8-моҳагӣ ва дар 10 кӯдак (20%) дар 8,5-моҳагӣ дохил карда шудааст.

Дар кӯдакони гурӯҳи II ба сифати ғизои якум дар бештари мавриҷҳо (60%) инчунин пюреи картошка дохил карда шуд, аммо дар муҳлатҳои барвақттар (4-4,5 -моҳагӣ) аз гурӯҳи якум. Ҳӯрониши дуюм - шавлаи ширӣ - дар синни 5 - 5,5 моҳагӣ (73,3% ҳолат), сеюм - кефир - дар синни 7-8 моҳагӣ (53,3% ҳолат буд).

Таҳлили динамикаи инкишофи ҷисмонии кӯдакони ҳарду гурӯҳ нишон доданд, ки бештари кӯдакони гурӯҳҳои 1 ва 2 (мутаносиб 90%-80% ) инкишофи муътадили ҷисмонӣ доштанд. Муқоисаи параметроҳои асосии инкишофи ҷисмонӣ дар динамикаи протссесҳои сабзиш дар муҳлатҳои дар

болови нишондодашидаи эпикризӣ набудани фарқиятҳои саҳеҳи байни бузургиҳои параметроҳои асосӣ, вазни кӯдакони асосан гурӯҳи назоратиро муайян намуданд.

Арзёбии инкишофи асабӣ-психикии кӯдакон низ фарқиятҳои саҳеҳи байни кӯдакони ду гурӯҳи таҳқиқшударо муайян накард. Ҳамаи кӯдакон дар соли аввали ҳаёт инкишофи муътадил доштанд. Танҳо дар соли дуюми ҳаёт дар 2 кӯдак (4%) дар гурӯҳи 1 ва 3 кӯдак дар гурӯҳи 2 (13,3%) ақибмонии инкишофи асабӣ-психикии кӯдакон дар шакли ақибмонии инкишофи нутқ ба назар расид.

Гузаронидани таҳқиқот муайян кард, ки дарт гурӯҳи кӯдакони 6 моҳ ИВГ истеъмолкунанда, 16 % -и кӯдакони якосла ба гурӯҳи кӯдакони солим мансуб буданд, дар гурӯҳи назоратӣ фақат 6,7 % -и кӯдакон.

Нишондиҳандай беморшавии умумии кӯдакони истеъмолкунандаи ғизои сунъӣ баландтар буд. Дар қудакони гурӯҳи I ин нишондиҳанда назар ба кӯдакони гурӯҳи II хеле паст буд. Таҳлили беморшавии умумии кӯдакони ҳарду гурӯҳ нишҷон дод, ки соҳтори патологии онҳо бо бартарӣ доштани бемориҳои узвҳои нафаскашӣ, патологияи СМА ва бемориҳои аллергӣ (дерматити атопӣ) яхела аст. Бемориҳои хун, аз ҷумла камхунии камбуди оҳан хеле кам ба назар расид. Ҳангоми муқоиса кардани нишондиҳандаҳои беморшавӣ аз рӯйи гурӯҳҳои алоҳидаи нозологӣ фарқиятҳои саҳех (р<0,05) муайян карда шуд. Аз ҷумла, беморшавии дерматити атопикий дар кӯдакони гурӯҳи якум 10%, гурӯҳи дуюм-60%; рахит-12% ва 40%, камхунӣ -6% ва 20% мутаносибан ба қайд гирифта шуд.

**Хулоса.** Муқоисаи параметроҳои асосии инкишофи ҷисмонӣ ва асабиву психикии кӯдакони соли аввали ҳаёт дар динамика дар гурӯҳҳои I ва II фарқиятҳои саҳеҳро ошкор накард. Беморшавии умумии кӯдаконе, ки то 6-моҳагӣ дар ИГВ қарор доштанд, нисбат ба беморшавии кӯдаконе, ки ба ғизои сунъӣ гузаронида шуда буданд, саҳеҳан паст аст. Дар кӯдаконе, ки то 6 моҳ дар ИГВ буданд, ҳолатҳои беморшавии дерматити атопикий, рахит, анемияи қабуди оҳан кам ба қайд гирифта шуд.



## АДАБИЁТ

1. Национальная программа оптимизации вскармливания детей 1-го года жизни в Российской Федерации. Под редакцией А.А. Баранова, А.В. Тутельяна. - М., 2008.-125 с.
2. Абольян Л.В. Охрана, поддержка и поощрение грудного вскармливания в лечебно-профилактических учреждениях родовспоможения и детства. Руководство для врачей. -М.: ММА им. И.М. Сеченова, 2005.-110 с.
3. Сорвачева Т.Н., Пашкевич В.В., Конь И.Я. Влияние вида вскармливания на первом году жизни на некоторые показатели здоровья детей раннего возраста // Вопросы питания. 2001. № 4. С. 27-30.
4. Гаппаров М.М. Питание детей первого года жизни: взгляд нутрициолога / М.М. Гаппаров, М.М. Левачев // Вопросы питания. - 2001. -№ 4. - С. 23-27.
5. Закон о защите грудного вскармливания. Конуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи ҳимояи ғизодиҳии табиии қӯдакон" (с.2006, 2012).
6. Стратегия оид ба ғизо ва фаъолияти ҷисмонӣ дар ҶТ барои с.2014-2024", фармоиши Вазорати тандурустии ҶТ. - Душанбе.- 2014.
7. Руководство "Роҳнамои солимии модару қӯдак". - Душанбе. - 2016 г.

## ХУСУСИЯТҲОИ ЭПИДЕМИОЛОГИИ БЕМОРИИ САНГИ ПЕШОБ ДАР ВИЛОЯТИ КӮҲИСТОНИ БАДАХШОН

**З.А. Гулбекова<sup>1</sup>, Н.С. Одинаев<sup>1</sup>, А.С. Мирзоев<sup>2</sup>**

1 Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино, 2 МДТ  
Институти таҳсилоти баъдидипломӣ дар соҳаи тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон

**Гулбекова Замира Акимбековна** - унвонҷӯйи кафедраи эпидемиологии Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, Е-mail: gulbekovaz@mail.ru.

**Одинаев Ниёз Сафарович** - д.и.т., профессори кафедраи бемориҳои сироятии Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе. +992918623129, Е-mail: gulbekovaza@gmail.com.

**Мирзоев Аъзамҷон Сафолович**- н.и.т., мудири кафедраи эпидемиологи, беҳдошт ва ҳифзи муҳити атрофи МДТ "Донишкадаи таҳсилоти баъдидипломии кормандони соҳаи тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон", ш. Душанбе. +(99237)2212546, Е-mail: info@ipovszrt.tj

Дар мақола ҷанбаҳои эпидемиологии бемории сангиги пешоб оварда шудаанд. Қайд карда шуд, ки дар асри XXI ҷомеаи ҷаҳонӣ бо проблемаи ҷаҳонӣ - пандемияи бемориҳои музмини ғайрисироятии гурдаҳо (аз ҷумла бемории сангиги пешоб), пеш аз ҳама, бемориҳои марбути талафи қобилияти корӣ, ҳарочоти зиёд ба табобат, оризаҳои вазнин а фавтият, дучор шуд. Бемории нефролитиаз яке аз бемориҳои паҳншудатарини урологияи мансуби бемориҳои музми-

ни ғайрисироятӣ мебошад. Тибқи баҳдиҳои оҳирин, паҳншавии бемории сангиги пешоб дар байни аҳолии ИМА 8,8%-ро ташкил мекунад. Мутобиқи маълумотҳои дигари адабиёт, тақрибан 5% - 9 % тамоми аҳолии Аврупо, 13% - Амрикои Шимолӣ, 5%-9% - Осиё то 20% - ва Арабистони Саудӣ аз бемории уролитиаз азият мекашанд.

**Калимаҳои қалидӣ:** бемории сангиги пешоб, эпидемиология, экология беморшавӣ.



## ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ В ГОРНО-БАДАХШАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

**Гулбекова Замира Акимбековна** - соискатель кафедры эпидемиологии Таджикского государственного медицинского университета имени Абуали ибни Сино, Республика Таджикистан, г. Душанбе, +992938190022, E-mail: gulbekovaza@gmail.com.

**Одинаев Ниёз Сафарович** - д.м.н., профессор кафедры инфекционных болезней Таджикского государственного медицинского университета имени Абуали ибни Сино, Республика Таджикистан, г. Душанбе, +992918623129, E-mail: gulbekovaza@gmail.com.

**Мирзоев Аъзамджон Сафолович** - к.м.н., заведующий кафедрой эпидемиологии, гигиены и охраны окружающей среды ГОУ "Института последипломного образования в сфере здравоохранения Республики Таджикистан": + (992 37) 2212546, E-mail: info@ipovszrt.tj

В статье приведены эпидемиологические аспекты мочекаменной болезни. Подчеркнуто, что в XXI веке мировое сообщество столкнулось с глобальной проблемой - пандемией хронических неинфекционных заболеваний почек (в частности мочекаменной болезни), прежде всего, связанных с потерей трудоспособности, высокими затратами на лечение, тяжелыми осложнениями и смертностью. Нефролитиаз является одним из наиболее распространенных урологических

заболеваний, относящихся к неинфекционным хроническим заболеваниям. По последним оценкам, распространенность мочекаменной болезни среди населения Соединенных Штатов (США) составляет 8,8%. По другим литературным данным, около 5% - 9% всего населения Европы, 13% - Северной Америки, 5%-9% - Азии и до 20% - Саудовской Аравии страдают уролитиазом.

**Ключевые слова:** мочекаменная болезнь, эпидемиология, экология, заболеваемость.

## EPIDEMIOLOGICAL FEATURES OF URGENTIAL DISEASE IN THE MOUNTAIN-BADAKHSHAN AUTONOMOUS REGION

**Gulbekova Zamira Akimbekova** - Republic of Tajikistan, Dushanbe city, Avicenna Tajik State Medical University. E-mail: gulbekovaz@mail.ru

**Odinayev NiyozSafarovich** - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Department of Infectious Diseases of Avicenna Tajik State Medical University, Republic of Tajikistan, Dushanbe, . +992918623129, E-mail: gulbekovaza@gmail.com

**Mirzoyev Azamjon Safolovich** - candidate of medical sciences, head of the department of epidemiology, hygiene and environmental protection of the state educational institution of the "Institute of Postgraduate Education in Healthcare of the Republic of Tajikistan", Dushanbe, + (992 37) 2212546, E-mail: info@ipovszrt.tj

The article presents the epidemiological aspects of urolithiasis. It was emphasized that in the 21st century the world community faced a global problem - a pandemic of chronic non-infectious diseases of the kidneys (in particular, urolithiasis), primarily related to disability, high treatment costs, severe complications and mortality. Nephrolithiasis is one of the most common urological diseases related to non-

communicable chronic diseases. According to the latest estimates, the prevalence of urolithiasis among the population of the United States (USA) is 8.8%. According to other literary data, about 5% - 9% of the total population of Europe, 13% of North America, 5% - 9% of Asia and up to 20% of Saudi Arabia suffer from urolithiasis.

**Keywords:** urolithiasis, epidemiology, morbidity, ecology.



**Мұхиммият.** Нигоҳдорй ва ташаккули вазъи саломатии ҳар як одам ва дар умум миллат, раванди комплексй, мураккаб ва серомил мебошад, ки масъулияташ на танҳо ба зиммаи хадамоти тандурустӣ, балки инчунин ба дӯши дигар соҳаҳо, масалан иқтисодиёт, сиёсат ва экология низ ҳаст[1, 4].

Таваҷҷӯҳи зиёд ба бемориҳои музмини гайрисироятӣ - яке аз хусусиятҳои хоси тандурустии тамоми мамлакатҳои мутараққӣ мебошад, ки сабабгораш, рушди устувори тамоюлҳо ба бемориҳои ин қатор аст. БМГ (бемориҳои музмини гурда) аз рӯйи сабабҳои фавтияти аҳолӣ ва мұхиммияти иҷтимоӣ, зарари иқтисодии барои ҷамъият расонанда, чойи аввалро ишғол мекунанд.

Дар доираи татбиқи қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 ноябри с. 2012, № 676 "Перспективаҳои профилактика ва назорати бемориҳои гайрисироятӣ ва травматизм дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2013-2023" ворид намудани барномаҳои нави профилактика ва скрининги ошкорсозии барвақти бемориҳои музмини гайрисироятӣ (BMFC) мұхим аст. Новобаста ба тақвияти ҷорабиниҳои профилактика ва ошкорсозии саривақтии бемории мазкур, тамоюли рушди мунтазами нишондиҳандаҳои гуногуни беморӣ мушоҳида мешавад.

ВМКБ ба минтақаи фаъолнокии баланди экологӣ, бо хусусиятҳои хоси шароити иқлимию ҷуғрофӣ ва навъи пасти инкишофи вазъияти демографӣ дохил мешавад. Дар вилоят рушди шумораи бемориҳои музмини гайрисироятӣ, аз чумла гирифторни бемории санги пешоб мушоҳида мешавад.

Робитаи мутақобили омилҳои гуногуни иқлимию ҷуғрофӣ, экологӣ ва иҷтимоии мақони зист, фаслҳои гуногуни сол, хусусиятҳои ирсии фард, мұхлатҳои истиқомат дар шароитҳои маҳуси ҷуғрофӣ, чойи истиқомати пештара, инчунин хусусияти физо, таркиби оби нӯшиданӣ, ба пайдошавии ягон навъ BMFC боис мешавад [6].

Нефролитиаз яке аз бемориҳои паҳншудатарини урологӣ мебошад Мувофиқи баҳодиҳиҳои охирин, паҳншавии он дар бай-

ни аҳолии ИМА 8,8%-ро ташкил мекунад [15].

Мутобиқи маълумотҳои дигари адабиёт, тақрибан 5% - 9 % тамоми аҳолии Аврупо, 13% - Амрикои Шимолӣ, 5%-9% - Осиё ва то 20% - Арабистони Саудӣ аз бемории уролитиаз азиат мекашанд. Аз рӯйи ҳамин маълумотҳо, дар мамлакатҳои мутараққии индустрiali, ҳар сол 1500 - 2000 ҳодисаи сангҳосилшавии аввалия дар роҳҳои пешброн ба 1 млн. аҳолӣ ошкор мешавад [3, 7, 14, 18, 19]. Хароҷот ба табобати БСП хеле қалон аст. Сабаб ин, ҳам дар инкишофи беморӣ ва ҳам дар татбиқи технологияҳои нави самаранокиашон зиёд, лекин аксаран гаронарзиши табобати бемории санги пешоб мебошанд. Барои мисол, дар Италия барои табобати беморони гирифтари уролитиаз, дар як сол, гайр аз ҳароҷоти марбути талағи қобилияти корӣ, тақрибан 150 млн. евро сарф мешавад. Дар Англия низ барои табобати БСП, дар як сол то 150 млн. евро сарф мешавад. Дар Олмон афзоиш ёфтани беморшавӣ ба БСП аз 0,54% соли 1979 то 1,47% с. 2000: нахустбеморшавӣ - аз 0,12% то 0,72%; сангташаккулёбии такрорӣ - аз 0,42% то 0,75% қайд шудааст [16]. Мутобиқи маълумотҳои манбаҳои гуногун дар мамлакатҳо сатҳи беморшавӣ ба бемории санги пешоб бемайлон афзоиш мейёбад ва дар ҳудуди 100-200 ҳодиса ба 100 000 нафар дар Федератсияи Русия ва 214-285 ҳодиса ба 100 000 нафар дар Украина рост меояд [3, 14]. Аз рӯйи маълумотҳои адабиёт, омилҳои этиология ва патогенези уролитиазро др минтақаҳои алоҳидаи Ҷумҳурии Тоҷикистон фаҳмонанда ва аз рӯйи шароитҳои иқлимию ҷуғрофӣ аз якдигар фарқкунанда, ноомӯхта бοқӣ мемонад. Омӯзиши паҳншавӣ ва сабабҳои бавучудоии уролитиаз, танҳо дар қисми гарбии Нохияҳои тобеи Ҷумҳурӣ ва дар ш. Душанбеи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ба минтақаҳои ҳамвор дохил мешаванд, гузаронда шудааст, дар нохияҳои кӯҳистон бошад, он ноомӯхта бοқӣ мемонад [7, 8, 9, 10, 11, 12].

Мақсади таҳқиқот. Омӯхтани хусусиятҳои беморӣ ва омилҳои экологии инкишофи бемории санги пешоб дар нохияҳои алоҳидаи ВМКБ .



Мавод ва усулҳои таҳқиқот. Таҳқиқоти мазкур дар асоси ҳисоботҳои ҳарсолаи омории Маркази омори тиббӣ ва иттилооти назди Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон муддати солҳои 2014-2018 доир ба бемории санги пешоб дар аҳолии калонсол гузаронда шудааст. Паҳншавӣ ва беморшавии аҳолии ВМҚБ ба бемории санги пешоб, инчунин барои муқоиса дар аҳолии ҔТ, омӯхта шуд. Нахустгирифткоршавӣ ба бемории санги пешоб ва ҳиссаи онҳо ба ҳисоби ба 100000 нафар аз рӯи солҳо вобаста ба чинс ва синну сол, др алоҳидагӣ ҳам дар ноҳияҳои ВМҚБ ва ҳам умуман дар ҷумҳурӣ муайян карда шуд.

Таҳлили омории маълумотҳои ҳосилшуда дар КП бо истифодаи пакети амалии

Statistica 10.0 (StatSoft Inc USA) гузаронда шуд. Маълумотҳо дар ҳисса барои ҳисоби динамикаи тағириот бо ёрии Q-меъёри Кокран доир карда шуд. Муқоисаҳои ҷуфтӣ бузургҳои нисбира бо ёрии меъёрҳои X<sup>2</sup> гузарондем. Гипотезаи сифрӣ ҳангоми  $p < 0,05$  инкор мешуд.

**Натиҷаҳои таҳқиқот ва баррасии онҳо.** Аз тарафи мо паҳншавии БСП дар аҳолии ноҳияҳои ВХМҚБ муддати 5 сол (2014-2018) таҳлил карда шуд. Дар натиҷаи таҳқиқот муқаррар карда шуд, ки нишондиҳандай беморшавии аҳолии ВМҚБ ба БСП соли 2014 110 ҳодиса ба 100000 нафар, соли 2018 бошад, зиёд шуда то 220,6 ҳодиса ба 100000 расид. Беморшавӣ ба БСП дар ноҳияҳои ВМҚБ дар ҷадвали 1 оварда шудааст.

#### Ҷадвали 1.

#### Беморшавӣ ба бемории санги пешоб дар ноҳияҳои ВМҚБ дар муқоиса бо ҔТ дар давраи солҳои 2014-2018 ба 100000 нафар аҳолии калонсол.

Шаҳр/ноҳия	2014	2015	2016	2017	2018	P
ш. Хоруғ	173	264,6	410,9	456,1	473,4	<0,001 (Q = 86,7)
Ванҷ	90,2	70,1	96,7	108,2	137,5	<0,01 (Q = 16,7)
Дарвоз	48,2	196,2	232,6	240,6	306,9	<0,001 (Q = 65,1)
Ишқошим	44,3	226,8	343,1	112,9	217,5	<0,001 (Q = 74,8)
Мурғоб	105,2	72,2	80,8	79,2	58,4	<0,05 (Q = 9,8)
Роштқалъа	59	87,1	40	28,3	233,5	<0,001 (Q = 59,1)
Рӯшон	348,2	91,3	42,3	131,8	53	<0,001 (Q = 92,1)
Шугнон	46,6	138,1	144,9	187,9	212,8	<0,001 (Q = 41,3)
Дар ВМҚБ	110	147,8	182,3	173,5	220,6	<0,001 (Q = 26,1)
Дар ҔТ	143	131,6	152,5	162	130,7	>0,05 (Q = 8,5)
p*	>0,05	>0,05	>0,05	>0,05	>0,05	

Дар натиҷаи таҳлил, муқаррар карда шуд, ки динамикаи гирифткоршавии аҳолӣ ба БСП дар давраи солҳои 2014-2018 дар тамоми ноҳияҳои ВМҚБ мушоҳида мешавад. Соли 2018 дараҷаи бештарини паҳншавии БСП - 473,4 ҳодиса ба 100000 нафар дар шаҳри Хоруғ қайд шуд, ки аз самаранокии ташхис ва ёрии босифати таҳассусӣ шаҳодат медиҳад. Пас аз нишондиҳандаҳои Хоруғ, афзоиши омории нисбатан назаррас дар ноҳияҳои Дарвоз, Ишқошим, Роштқалъа ва Шугнон қайд карда мешавад. Дар ноҳияҳои Ванҷ, Рӯшон ва Мурғоб бошад, нишондиҳандай камтарин мушоҳида мешавад.

Натиҷаҳои ҳосилшуда, инчунин бо нишондиҳандаҳои гирифткоршавӣ ба БСП дар

Ҷумҳурии Тоҷикистон муқоиса карда шуданд. Дар ҷумҳурӣ афзоиши назарраси бемории мазкур дар давраи солҳои 2014-2018 мушоҳида намешавад.

Дар таҳқиқот динамикаи тағириёбии басомади гирифткоршавӣ ба БСП вобаста ба чинс низ омӯхта шуд (ҷадвали 2).

Тавре ки аз ҷадвали 2 дида мешавад, дар байнӣ мардҳои ноҳияҳои ВМҚБ ба гайр аз ноҳияи Мурғоб ва Рӯшон, ҳамасола тамоюли баланди афзоиши гирифткоршавӣ ба бемории уролитиаз мушоҳида мешавад. Аммо, қайд намудан ба маврид аст, ки ошкорсозии патологияи мазкур, аз дараҷаи ташкил ва инкишофи ёрии урологӣ дар ин ноҳияҳо вобастгайи бевосита дорад.



Чадвали 2.

**Беморшавӣ ба bemории санги пешоб дар байни мардони ноҳияҳои ВХМКБ дар муқоиса бо ҶТ дар давраи солҳои 2014-2018 ба 100000 нафар аҳолии қалонсол.**

Сол Ноҳияҳо	2014	2015	2016	2017	2018	p
г. Хоруг	154,2	223,8	382,7	417,3	400,6	<0,001 (Q =81,5)
Ванҷ	74,5	64,2	90,3	88,4	130,4	<0,01 (Q =18,0)
Дарваз	40,5	172,4	221,5	204	225,7	<0,001 (Q =55,5)
Ишқошим	19,3	141,9	299	73,8	136,1	<0,001 (Q =71,0)
Мурғоб	82,5	60,6	39,6	38,8	38,2	<0,05 (Q =12,8)
Роштқалъа	46,2	56,9	22,4	22,2	218	<0,001 (Q =63,4)
Рӯшон	275,5	83,5	23,7	117,4	46,2	<0,001 (Q =70,5)
Шугнон	33,2	106,7	105,5	168,2	196,9	<0,001 (Q =42,8)
Дар ВХМКБ	87,3	116,2	156,5	147,5	183	<0,001 (Q =22,7)
Дар ҶТ	139,3	117,6	136,8	144,4	111,6	<0,05 (Q =10,0)
p *	>0,05	>0,05	>0,05	>0,05	>0,05	

Тавре дар ҷадвали 3 омодааст, дар байни занҳои ноҳияҳои гуногуни ВХМКБ ва дар

умум, дар муддати 5 соли охир, инчунин ташхиси муқоисавӣ гузаронида шудааст.

Чадвали 3.

**Гирифткоршавӣ ба БСП дар байни занҳо дар ноҳияҳои ВХМКБ дар муқоиса бо ҶТ дар муддати солҳои 2014-2018 ба 100000 нафар аҳолии қалонсол.**

Солҳо Ноҳияҳо	2014	2015	2016	2017	2018	p
ш. Хоруг	192,6	307,1	440,3	496,4	549,1	<0,001 (Q =94,8)
Ванҷ	106,6	76,4	103,4	128,8	144,8	<0,01 (Q =16,5)
Дарваз	56,2	220,9	244,1	278,7	391,5	<0,001 (Q =79,0)
Ишқошим	70,3	315,1	389	153,7	302,1	<0,001 (Q =85,6)
Мурғоб	128,8	84,1	123,7	121,3	79,5	<0,01 (Q =16,6)
Роштқалъа	72,2	118,5	58,3	34,6	249,6	<0,001 (Q =60,2)
Рӯшон	423,9	99,3	61,6	146,7	60,1	<0,001 (Q =112,7)
Шугнон	60,5	170,8	185,9	208,4	229,5	<0,001 (Q =46,5)
Дар ВХМКБ	134,2	180,7	209,2	200,6	259,8	<0,001 (Q =30,8)
Дар ҶТ	146,8	146	168,6	179,9	150,3	<0,05 (Q =10,0)
p*	>0,05	>0,05	>0,05	>0,05	0,05	

Эзоҳ: p- ифодаи омории нишондиҳандаҳои гуногун дар динамика солҳои 2014 - 2018 (аз рӯи Q-меъёри Коҳран; p\* -ифодаи омории нишондиҳандаҳои гуногун байни маълумотҳои ВХМКБ ва Ҷумҳурии Тоҷикистон (аз рӯи критерияҳои  $\chi^2$ ).

Тавре дар ҷадвали 3 нишон дода шудааст, байни занҳои ноҳияҳои муҳталифи ВХМКБ ва дар маҷмӯъ барои 5 соли охир, ҳамчунон ташхиси муқоисавӣ гузаронида шудааст. Ҳамин тавр, ташхиси омории маълумотҳо нишон медиҳанд, ки басомади дучоршавӣ ба БСП дар байни занҳои ноҳияҳои ВХМКБ ба нишондиҳандаҳои дучоршавии мардҳо ба БСП мувофиқат мекунад. Файр аз ин, муайян карда шуд, ки дараҷаи ташкил ва рушди ёрии урологӣ дар ин ноҳияҳо аз омилҳои экзогению эндоге-

нии аз рӯи таркиби дохилии гизо ва обидурушт нобаробар, микдори ками йод дар замин ва дар оби нӯшокӣ, синну соли бемор ва қадимияти беморӣ ва мавҷудияти патологияи ҳамроҳиқунанда дар инкишофи БСП дар байни гурӯҳи муоинашуда, робитаи мустаким доранд.

Барои муфассал ва ҳамаҷониба фаҳмида-ни гирифткоршавӣ ба БСП дар байни аҳолии ВХМКБ, мо динамикаи нишондодро байни гурӯҳҳои мардон ва занон муқоиса кардем (ҷадвали 4).



## Чадвали 4.

**Гирифторшавӣ ба БСП дар байни мардони ВМКБ ва ҶТ вобаста аз чинс дар муддати солҳои 2014-2018 ба 100000 нафар аҳолии калонсол.**

	2014	2015	2016	2017	2018
Дар ВМКБ – занҳо	134,2	180,7	209,2	200,6	259,8
Дар ВМКБ – мардҳо	87,3	116,2	156,5	147,5	183
Р	>0,05	>0,05	>0,05	>0,05	>0,05
Дар ҶТ – занҳо	146,8	146	168,6	179,9	150,3
Дар ҶТ – мардҳо	139,3	117,6	136,8	144,4	111,6
Р	>0,05	>0,05	>0,05	>0,05	>0,05

р- муҳиммияти омории фарқиятҳои нишондодҳандаҳои маълумотҳои марду занҳо (аз рӯи меъёрҳо  $\times 2$ )

Мувофиқи маълумоти адабиёт, аҳолии мардон ба БСП дар муқоиса ба занҳо бештар гирифтор мешаванд. Аммо чӣ тавре дар ҷадвали 4 нишон дода шудааст, таксимоти беморон аз рӯи чинс нишон медиҳад, ки бештари нафарони гирифтори БСП дар байни занҳо ба назар мерасад, ки ин шаҳодати нишондоди беморони ҳарду чинс (мардҳо - 87,3 ба 100000 нафар аҳолии калонсол, занҳо - 134,2 ба 100000 нафар аҳолии калонсол дар 2014 сол, дар он сурат дар 2018 сол мардҳо 183 дар 100000 нафар аҳолии калонсол ва занҳо - 259,8 ба 100000 нафар аҳолии калонсол) мебошад.

Дар 5 соли охир (2014 - 2018) умуман баландшавии бемории БСП дар ВМКБ аз 110 то 220,6 ба 100000 нафар аҳолиро ташкил дод. Дар ҳамин муддат дар Ҷумҳурии Беларус ба гирифтори ин бемории БСП дар маҷмӯъ ҳамагӣ 15,7%-ро ташкил дод. Дар маҷмӯъ дар 5 соли охир (2014 - 2018) ба гирифтории ин бемории БСП аҳолии ВМКБ ду маротиба афзудааст. Мавриди қайд аст, ки афзудани беморӣ мунтазам бетавақӯф муддати солҳои охир ба вуқӯй меояд. Дар муддати давраи таҳлилшаванди (2014-2018) сатҳи нисбан баланди беморшавӣ ба БСП, дар шаҳри Хоруғ соли 2014 қайд шуд ва ин соли 2018 ин нишондиҳанда нисбатан ба ҷумҳури дар умум ( $p<0,001$ ), боэъти мод баландтар буд, суръатҳои нисбатан назарраси баланди афзоиш бошад, дар ноҳияҳои Дарвоз, Ишкошим ва Рошқалъя қайд шудаанд.

Ба омилҳои хавфи муҳити атроф - таъсири иқлими ва тағиیرёбииҳои мавсимиӣ он, речай оби нӯшокию парҳез ав хусусиятҳои

касб доҳил мешаванд. Дар ин категория сатҳҳои хеле зиёди интерференсияи омилҳо мушоҳида мешавад [9,13,17]. Речай нӯшокии об ба ташаккули сангҳо ба таъсири калон мерасонад. Сатҳи пасти диурез (камтар аз 1 л/дар як шабонарӯз) ба ташаккули сангҳо ҳавф эҷод мекунад. Сабаби бештари ин зухурот - истеъмоли ҳаҷмҳои нокифояи моеъ талафи моеъ бо аракшорӣ ва диарея мебошад. Ҳамзамон, диурези зиёда аз 2-2,5 як литр дар як шабонарӯз ташаккули сангҳоро пешгирӣ мекунад. Дар наҷбати худ, сатҳи гидрататсияи организм бавосита метавонад аз рӯи зичии пешоб баҳодиҳӣ карда шуда метавонад. Ба омилҳои патофизиологии ҳавфи уролитиаз, миқдори зиёди синдромҳои патологӣ ва бемориҳо: нахустги перпаратиреоз, бемории Күшинг, вайроншавии метаболизми витамини D, иммобилизатсияи давомдор ва ғ доҳил мешаванд [5,11,21]. Дар қатори омилҳои патофизиологии ҳавфи инкишофи БСП, қобилияти уролититазро ба тақроршавӣ ба назар гирифтан лозим аст. Бештар тақроршавиҳои БСП ҳангоми уролитиази оксалантӣ, систинӣ ва пешоби турш [10,19,22] мушоҳида мешаванд. Гипотситратурия ҳамчун омили имконпазири сабабии нефролитиаз дар 19% - 63% ҳолатҳои БСП мушоҳида мешавад [20].

### Хулоса.

- Натиҷаҳои ҳосилшуда аз он шаҳодат медиҳанд, ки проблемаи БСП дар ВМКБ ва дар ҶТ дар умум, актуалий боқи мемонад ва нисбат ба занҳо дар мардон бештар вомехӯрад.



2. Муқаррар карда шуд, ки дар байни омилҳои ба инкишофи БСП дар ахолии ноҳияҳои гуногуни ВБСП таъсиррасонанд, нисбатан муҳим: хусусияти иқлимию ҷуғрофии макон, ғизои аз рӯи таркиб ному-тавозун; Дуруштии об, муҳтавои ками мак-роэлементҳо ва микроэлементҳо дар замин ва дар оби ошомиданӣ мебошанд.

3. Бо назардошти дараҷаи баланди паҳ-

ншавии БСП дар гурӯҳи муоинашавандаго-ни ноҳияҳои гуногуни ВМКБ, воридкуй ва истифодаи минбаъда дар фаъолияти хада-моти урологияи технологияҳои мусоир бо гузарондани скрининги ҳатмӣ дар байни ахолии ин территорияҳо бо роҳи таҳқиқо-ти озмоишгоҳио асбобӣ, барои ошкорсо-зии сарвақтӣ ва мувофиқии муолиҷаи БСП, мувофиқи мақсад аст.

#### **Адабиёт:**

1. Агбалян Е.В., Лобанова Л.П., Леханова Е.Н. Алиментарные факторы в формировании здоровья населения Крайнего Севера // Сб. науч. тр. ГУ НИИ МП КС РАМН за 2006 год. Выпуск 4 / Под ред. чл.-корр. РАМН, проф. А.А. Буганова. Тюмень: Сити-пресс, 2006. С. 4 -16.
2. Аполихин О.И., Сивков А.В., Солнцева Т.В., Комарова В.А. Анализ урологической за-болеваемости Российской Федерации в 2005-2010 гг. // Экспериментальная и клиническая урология. 2012. №2. С. 4-12.
3. Голованов С.А., Сивков А.В., Дзеранов Н.К., Яненко Э.К., Дрожжева В.В. Распростра-ненность метаболических типов мочекаменной болезни в московском регионе: сравнитель-ный анализ за период с 1990 по 2000 годы. // Экспериментальная и клиническая урология. 2010. №3. С. 27-32.
4. Гребнева Н.Н. Адаптация детей к условиям школьного обучения на Севере /Материа-лы ??? Всероссийской конф. "Научно-методологические основы формирования физичес-кого и психического здоровья детей и молодежи". Екатеринбург, 2006. С. 57 -58.
5. Здравоохранение в Республике Беларусь: офиц. стат. сб. за 2010 г. Минск: РУРНМБ, 2011. 304 с.
6. Карпин В.А. Медико-экологический мониторинг внутренних болезней на урбанизиро-ванном Севере: автореф. дис. ... д-ра мед.наук. Архангельск, 2002. 43 с.
7. Нусратуллоев И. Мочекаменная болезнь в Таджикистане (экологические и медицинс-кие аспекты): Автореф. Дис. .док.мед.наук. М., 2010. 45с.
8. Нусратуллоев И. Н., Алчинбаев В. Г., Истратов З. А., Кадыров З.А., Сулейманов С. И. Современные методы диагностики форм мочекаменной болезни // Здравоохранение Тад-жикистана. 2009. №3. С. 23-29.
9. Нусратуллоев И. Н., Алчинбаев М. К., Азимов Г. Д., Дабуров К. Н., Гафуров М. У. Экологические аспекты мочекаменной болезни в Таджикистане // Здравоохранение Тад-жикистана. 2009 . №4. С. 33 -36.
10. Нусратуллоев И. Н., Кадыров З.А. и др. Биогеохимические и экологические факторы и уровень заболеваемости мочекаменной болезни // Здравоохранение Таджикистана. 2008. №3. С. 14-20.
11. Пирназаров М. Клинико лабораторная оценка факторов риска камнеобразования в регионах Таджикистана: Дисс. канд. мед. наук. М., 2009.
12. Полиенко А. К., Севостьянова О. А., Моисеев В. А. Влияние некоторых причин на рас-пространение мочекаменной болезни в мире // Урология. 2006. №1. С. 75-77.
13. Полиенко А.К., Севостьянова О. А., Моисеев В.А. Эпидемиология мочекаменной болез-ни. // Урология. 2005. №5. С. 68-71.
14. Полиенко А.К., Севостьянова О.А., Моисеев В.А. Влияние некоторых причин на рас-пространение мочекаменной болезни в мире. // Урология. 2005. №1. С. 74-78.



15. Scales CD Jr, Smith AC, Hanley JM, Saigal CS; Urologic diseasesin America. Project. Prevalence of kidney stones in theUnited States. EurUrol2012;62:160-5.
16. Hesse A, Brandle E, Wilbert D, Kohrmann KU, Alken P. Study on the prevalence and incidence ofurolithiasis in Germany comparing the years 1979 vs. 2000. // Eur Urol. 2003. Vol.44, N6. P.709-713.
17. Kaelin A, Casez JP, Jaeger P. Vitamin B6 metabolites in idiopathic calcium stone formers:neovidens for a link to hyperoxaluria. // Urol Res. 2004. Vol.32, N1. P. 61-68.
18. Ramello A, Vitale C, Marangella M. Epidemiology of nephrolithiasis. //J Nephrol. 2000.Vol.13, Suppl.3. P.45-50.
19. Schneider HJ. Epidemiology of urolithiasis. // Urolithiasis: etiology, diagnosis [Ed.Schneider HJ]. Berlin: Springer; 1985. P. 137-84.
20. Tiselius HG. Metabolic Evaluation of patients with urolithiasis. // Urol Int. 1997. Vol.59,N3. P. 131-141.
21. Turk C, Knoll T, Petrik A, Sarica K., Seitz C., Straub M. Guidelines on urolithiasis.Eur. Association of Urol. 2012. 101c.
22. Vahlensieck W, Hesse A, Bach D. ZurPravalenz des Harnsteinleidens in der BundesrepublikDeutschland. // Urologe B. 1980. Vol.20, N2 . P.273-276.

## ФИЗОИ КҮДАКОНИ СОЛИ АВВАЛИ ҲАЁТ

**Н.Ш. Абдуллаева**

Шуъбаи күдакони синни барвақт (директор, н.и.т., дотсент Б.Ч. Азизов) Муассисаи давлатии Маркази ҷумҳуриявии илмӣ-клиникии педиатрия ва ҷарроҳии күдакони ВТ ва ҲИА ҶТ

**Абдуллаева Нодира Шомуратовна**, ходими қалони илмии Шуъбаи күдакони синни барвақт Муассисаи давлатии Маркази ҷумҳуриявии илмӣ-клиникии педиатрия ва ҷарроҳии күдакони ВТ ва ҲИА ҟТ, E.mail:nodiraabdullaeva@mail.ru, тел. +992 918 62 59 09.

Дар мақола қоидаҳои асосии ғизодиҳии күдакони синну соли барвақти куӯдакӣ, таҷрибаи ҳӯрониши озоди күдакони нағзод оварда шудааст. Бартарии синамаконӣ ва шири модар, режими ҳӯрониш, ҳамчунин муҳлати

ворид соҳтани ислоҳ ва ҳӯришҳои иловагӣ дар ғизои күдакон, ки дар ҳӯрониши табиӣ қарор доранд, нишон дода шудааст.

**Калимаҳои қалидӣ:** ғизо, синни барвақт, ислоҳ, ҳӯрониш.

## ПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ

**Абдуллаева Нодира Шомуратовна**, старший научный сотрудник отдела детей раннего возраста ГУ Республиканского научно-клинического центра педиатрии и детской хирургии МЗ и СЗН РТ, E.mail:nodiraabdullaeva@mail.ru, тел. +992 918625909

В статье изложены основные правила проведения питания детей раннего возраста, практика свободного вскармливания новорожденных детей. Указаны преимущества исключительно грудного вскармливания и женского моло-

ка, режим кормления, а также сроки введения коррекции и прикормов у детей, находящихся на естественном вскармливании.

**Ключевые слова:** питание, ранний возраст, коррекция, прикорм.



## **CHILDREN FEEDING OF THE FIRST YEAR OF LIFE**

**Abdullaeva Nodira Shomuratovna**, senior research assistant of children of early age department of SI of Republican scientific clinical center of pediatrics and children's surgery of MH and SPP RT, E.mail: nodiraabdullaeva@mail.ru, ph.: 992 918625909

The basic rules of carrying out children feeding of early age, the practice of free feeding of newborn children are stated in the article. Advantages only of breastfeeding and female milk, the feeding schedule and also terms of

**Мухиммият.** Бе гизои мутаносиб инкишофи муътадил, сабзиши морфологӣ ва функсионлии узвҳо системаҳои гуногун, инкишофи чисмонӣ, асабӣ- ва рӯҳии қӯдак, инкишофи системаи иммунӣ, аксуламалҳои муносиби рафторӣ, яъне ҳамаи он чӣ, ки ба миафҳуми саломатӣ тааллук доранд, ба амал намеоянӣ. Дар солҳои охир муносибатҳо нисбати хӯрониши қӯдакони сини барвақт тағиیر ёфт. Ин маҳсусан ба қӯдакони синну соли авали ҳаёт тааллук дорад, ки дар ин вақт сабзиши ва инкишофи интенсивӣ дида мешавад, ки давраи нисбатан ниҳоии ҳаёт ба шумор меравад. Азбаки имкониятҳои системаҳои ферментативии роҳи ҳозима нисбатан маҳдуданд, талабот на танҳо ба миқдор, балки ба таркиби химиявии моддаҳои пластики гизоӣ низ зиёд аст. Вай бояд ба хосиятҳои физиологии роҳи ҳозима ва сатҳи протесҳои мубодила мувофиқат кунаяд.

Ҳамаи ин барои таҷдиди назар кардани муносибатҳои қаблан мавҷудбуда дар хусуси ба ӯдак додани шири модар, муҳлатҳои ислоҳ кардани гитзо ва ворид кардани гизои иловагӣ асос шуданд (1-6). Проблемаи муҳимтарини педиатрияи мусосир ин таъмин кардани саломатии оптималии ӯдак аст. Ӯдаки соли авали ҳаёт ба ратсиони гизоии боарзиш ё мукаммал талаботи маҳсус зоҳир мекунад, чунки дар ин давра сабзиши интенсивӣ, инкишофи пуршиддати психомоторӣ, ташаккул ёфтани ҳамаи узвҳо ва системаҳо ба амал меоянд. Маҳсулоти оптималии гизо барои ӯдаки моҳҳои авали ҳаёт шири модар аст, ки ба системаи ҳозимаи вай ва муబодилаи моддаҳо мувоғиқат намуда, инкишофи

introduction of correction and feedings up at the children who are on natural feeding are specified.

**Keywords:** feeding, early age, correction, feeding up.

шофи муносиби организми күдакро ҳангоми гизои ратсионалии зани ҳомила ва модаори ширдех таъмин карда шавад. Яке аз шартҳои асосии ташаккули вазъи солимии күдак, гизои дуруст ва муносиби талаботи орагнизм ба ҳисоб меравад яксола оид ба (7,8,12,14).

Мувофиқи Конвенсияи хуқуқи кӯдак, ҳар як кӯдаки синни ширхорагӣ ва дигар гурӯҳҳои синнусолӣ ба истеъмоли физои муносаб хуқуқ доранд.

Тибқи баҳо додан, дар тамоми дунё 30% (ё 186 миллион) кӯдакони то 5-сола дар ин-кишоффёй ақиб мемонанд ва 18% (ё 115 миллион) нисбат ба сабзиш таносуби паст доранд, асосан, ки сабаби он асосан гизои но-муносиб ё сироят аст, ҳол он ки 43 миллион вазни барзиёд доранд.

Ба ҳисоби миёна, такрибан 35% -и кӯдакони то б-моҳа танҳо шири модар истеъмол мекунанд (8,9,12).

Шумораи ками кӯдакон хӯрои иловагии муносиб ва бехатар истеъмол; дар бисёр кишварҳосеяки кӯдакони сини 6-23-моҳа, ки шири модар истеъмол мекунанд, ба гизои аз ҷиҳати парҳезӣ гуногун ва микдори физодиҳии муносаби синнашон дастрасӣ доранд. Ба шарофати таҷрибаи оптималии шири сина маконидан ва гизои иловагӣ ҳамасола метавонем ҳаёти 1,5 миллион кӯдакони то 5-соларо наҷот диҳем (10,11).

**ХУЛОСА.** Физодиҳии кӯдакони ширхона ва синни барвақт яке аз самтҳои асосии муҳим дар соҳаи беҳтарсозии зиндамонӣ ва мусоидат кардан ба сабзишу инкишофи солими онҳо ба ҳисоб мераванд. Ду соли аввали ҳаёти кӯдак хеле муҳим аст, чунки



ғизои оптималӣ дар ин давра боиси кам шудани беморшавӣ ва фавт, хатари гирифторшавӣ ба бемориҳои музмин ва инкишофи умумии беҳтар мегардад. Дар воқеъ, таҷрибаи оптималии шири сина маконидан ва ғизои иловагӣ ба дараҷае муҳим аст, ки метавонад ҳамасола ҳаёти 1,5 миллион қӯдакони то 5-соларо начот дихад. Тавсияи ТУТ ва ЮНИСЕФ оид ба ғизодиҳии оптималии қӯдакони синамак ва синни барвақт аз ин иборат аст:

-Барвақт оғоз кардани синамаконӣ ба муддати як соат пас аз таваллуд шудани қӯдак;

-Танҳо шири модар дар давоми 6 моҳи авали ҳаёт;

-Ворид кардани ҳӯроки серғизои муносиб ва ҳӯрониши бехатар вдар сини 6-моҳагӣ дар баробари шири модар то дусолагии қӯдак ва аз ин калонтар.

Аммо бисёр қӯдакони сини ширхорагӣ ва дигар гурӯҳҳои сиинусолӣ ғизои оптималӣ намегиранд: масалан, ба ҳисоби миёна таҳро 35%-и қӯдакон дар синни 6-моҳагӣ таҳро шири модар истеъмол мекунанд (7,8,14).

Ғизои ратсионалии қӯдакони синни барвақт яке аз шартҳои асосӣ барои инкишофи дуруст ва мавзун ба ҳисоб мероавад. Таҳкили ғизои қӯдакони соли авали ҳаёт бештар таваҷҷӯҳ меҳоҳад, чунки дар ин синни қӯдакӣ назар ба дигар давраҳои қӯдакӣ аҳамияти калон дорад. Ҷумҳурии мо аз ҷиҳати паҳншавӣ ва давомнокии баланди синамаконӣ фарқ надорад (13).

Тамоми моддаҳои ғизоӣ мувофиқи нақши онҳо дар организм ба 2 гурӯҳ чудо карда мешаванд: ивазнашаванда ва ивазшаванда. Моддаҳои ғизоии ивазнашавандаонҳо мебошанд, ки умуман дар организм синтез намешаванд, ё ба микдори каме синтез мешаванд, ки талаоботро қонеъ намегардонанд. Ба ин гуна моддаҳои сафеда, витамин, кислотаҳои носери ҷарбӣ, моддаҳои минерава обро дохил мекунанд. Манбаи асосӣ ва ягонаи моддаҳои ҳаётан муҳим ғизо аст. ғизодиҳии қӯдак хеле пеш аз таваллудаш сар мешавад ва ин аз воридшавии дохилибатни моддагизоӣ ва ғизои модари оянда вобаста аст (6,9).

Ҷӣ қадаре ки қӯдак хурд бошад, барои пӯшонидани сарфай энергетикӣ, ки вобаста аз сабзишу инкишоф интенсивии вай ва мубодилаимоддаҳо вобаста аст ва барои нигоҳ доштани функцияҳои асосии ҳаётан муҳим воридшавии энергияи зиёд зарур аст. Дар ҳолати номукаммали функционалии сабзиш кардани САМ (системаи асаби марказӣ) ва як қатор узвҳо ва системаҳои дигар, организми инкишофкунандай қӯдак камбуд ё барзиёдии серғизогии маводи ғизоиро зуд дарк мекунад - вайрон шудани инкишофи ҷисмоё рӯҳӣ, вайрон шудани фаъолияти узвҳое, ки сарбории асосии функциалиро аз лиҳози таъмин кардани гомеостаз, заъиф шудани иммунитети табиӣ ва ҳосилшударо ба уҳда доранд (3,4,5).

Қӯдаки солим фавран баъди таваллуд дорои рефлекси хуби синамакӣ ҳаст ва ҳарҷӣ барвақттар қӯдак болои синаи модар гузошта шавад, рефлекс нигоҳ дошта мешавад. мувофиқи тавсияҳои Декларастияи ТУТ/ЮНИСЕФ, барои ҳар як қӯдаки навзод, агар зиддинишондод набошад, фавран пас аз таваллуд ба синаи модар гузошта шавад ва ин тамос то 30 дақиқа ва бештар давом кунад. Ин амал барои зуд барқарор карданни механизмҳои секретсияи шири сина ва лактатсияи минбаъдаи устувор мусоидат мекунад. Ғайр аз ин, ҳаракатҳои макидани қӯдак дар организми модар ҳосилшавии бандерӯи окситосинро стимулятсия мекунад, ки вай қашишҳӯрии бачадонро қуват мебахшад, ҷудошавии платсентаро метезонад ва ба ин васила имконоти хунравиҳои пасазвалодатро пешгирий менамояд (1,2,6,13,14).

Ҳоло дар таваллудҳонаҳо дастгирӣ кардани таҷрибаи синамаконии озоди навзодон тавсия карда мешавад, ки дар ин маврид аз рӯзҳои авали ҳаёти қӯдак иҷозат медиҳанд, ки мувофиқи талабот, озодона, бе ҷадвал, аз ҷумла шабона сина бимакад. Ин таҷриба ба навзод имконият медиҳад, ки ҳамаи афзалиятҳои фалларо, ки ғализати олии иммуноглобулин -А дорад, истифода барад, ин имкониятҳои сироятнокшавии беморро пешгирий кунад. Ба роҳи ҳозимаи навзод фалла дохил шуда, мувофиқи имконият дар муҳлатҳои барвақттар зуд болиғ шудани



пардаи луобии рӯдаҳоро, талаботи гизоии кӯдакро таъмин мекунад, талафи ибтидоии вазнро то ҳадди минимум мерасонад. Зудзуд сина макидан инчунин барои зуд барқарор шудани лактатсия мусоидат мекунад, зоро дар организми модар ҳосилшавии чунин гормонҳо, монанди пролактин ва окситотсинро метезонад, пролактин барои чудашавии шир ёрӣ мерасонад ва окситотсин рефлексии додани онро стимулятсия месозад (1,5,6,7,8).

Аммо синамаконии озоди навзод дар таваллудхон дар он ҳолате имконпазир аст, ки агар модар ба кӯдаки худ дастрасии номаҳдуд дошта бошад. Барои ин ташкили якҷоя будани модару кӯдак дар ҳуҷраи пасазвулат думкин аст, ки татбики инро ҳоло дар муассисаҳои ёридиҳандай валодат қотеъона талаб мекунанд. (1,9,14).

Яке аз қоидаҳои Декларатсия оид ба дастгирӣ намудани синамаконӣ ин талабот ягон чиз надодан ба навзод ба сифати нӯшиданӣ ё ҳӯрониш, агар барои ин нишондоди ҷиддии тиббӣ вучуд надошта бошад. Ба навзод додани нӯшиданӣ дар шакли маҳлули глюкоза, оби ҷӯшонидашуда 1 омехтаи ширӣ, қобилияти сина макидани кӯдакро суст мекунад. Хеле муҳим аст, агар ҳангоми суст шудани лактатсия ба кӯдак гизои сунъӣ ё миқдори зиёди моёй додан нағиранд, ин қобилияти сина макидани кӯдакро суст мекунад ва бештар аз ин ширҳосилкуниро паст мекунад. Зудзуд макидани сина стимули асосии ҳосилшавии шир мебошад (8,12,13,14).

Дар ҳамаи ҳолатҳо пас аз руҳсат шудан аз таваллудхона кӯдакро бо усули синамаконии озод, 10-12 маротиба дар як шабонарӯз (мувофиқи талаботаш) бе танаффузи шабона маконидан лозим аст. дар баробари ин, кӯдакони зиёд (агар шири модар кофӣ бошад) режими синамакии худро, синамаконии камтарро -аз 6 то 8 маротиба дар як шабонарӯз ва маъмулан бе танаффузи шабона муқаррора мекунанд. 3- 4 моҳи авали ҳаёти кӯдак бояд давраи сирф шири модар бошад. Дар тамоми давраи навзодӣ ва дар давоми 2-3 моҳои аввали ҳаёти кӯдак, шири модарро истеъмол мекунад, ба ягон гизо ё моёи иловагӣ зарурат пайдо намекунад.

над. Ҳангоми кофӣ будани шири модар тамоми талаботи навзод ба моддаҳои гизоӣ ва об қонеъ мегарад, маҳсусан, агар ҳӯрониши вай мувофиқӣ талаботи навзод бошад (8,14).

Барои гизои ратсионалии кӯдакони соли аввали ҳаёт ба шири модар ҳамроҳ карданӣ (ё, ҳангоми набудани он -ивазкунандай шири модар) ҳӯрониши иловагӣ ба миён меояд, ки вайро аз 6-моҳагӣ бо мақсади кӯдакро бо миқдори кофии энергия, сафеда, як қатор витаминҳо ва намакҳои маъданӣ таъмин намудан зарур аст (10,11,14).

Дар солҳои охир масъалаи ворид намудани иловҳои гуногуни ислоҳкунандай шарбат, ҳӯрониш абъекти мубоҳиса қарор гирифтааст. Ҳангоми мӯтадил будани лактатсия, гизои хуб додани модарон таркиби шири онҳо ба талаботи кӯдак паро ҷавобӣ аст. Дар чунин ҳолатҳо иловай гизоиро дар шакли шарбати мева ба кӯдак дар 6-моҳагӣ додан лозим аст. гизоҳои гуногуни ҳӯрониш низ дар ин маврид дар 6 ё 7 моҳагӣ ворид карда мешаванд. Бо тартиб ворид намудани гизоҳои иловагӣ ё ҳӯрониши мисли қабл боқӣ мемонад. Аммо бо мақсади роҳ надодан ба зуд нест шудани лактатсия ба модар тавсия дода мешавад, ки пас аз анҷоми ҳар як синамаконӣ кӯдакро болои сина гузорад. Дар чунин ҳолат лактатсия то яксолагӣ ва бештар аз он боқӣ мемонад, ки ин бартарии калон аст, маҳсусанаэмин нигоҳ доштани кӯдак аз бемориҳои гуногун.

Истисно кардани ҳӯрониш то синни 6-моҳагӣ ҳангоми гизодиҳии табиӣ ҳатари пайдо шудани бемориҳои аллергиро кам мекунад. Имрӯзҳо чунин схемаи ҳӯрониши кӯдакони соли авали ҳаёт қабул шудааст (8,14).

Шарбати мева (себ) аз моҳи 6-уми ҳаёт сар мекунанд. Ворид кардани шарбатҳо бояд бо тадриҷан ва тартиб, як намуди мева сар карда, танҳо баъди ба он одат кардан, дар синии 7-8-моҳагӣ шарбати аз меваҳои гуногун тайёркардашударо ба ратсион ворид намудан мумкин аст. то яксолагӣ ҳаҷми шарбат то 60-80 мл мерасад.

Дар синни 6,5 - моҳагӣ ба ратсиони гизо ворид кардани пюреи маҳсуси гомогенизационӣ аз себ, зардолу, банан ва дигар меваҳо



ворид кардан мумкин аст, аз 2-5 - солагай сар карда, онро то 100 г дар як сол мерасонанд. Дар ин синну сол ворид кардани себи тарошидашударо ба сифати сарчашмай витамин тавсия мекунанд.

Дар синни то 6-моҳагай кӯдак аз ҷиҳати физиологӣ барои қабул кардани ғизои саҳт тайёр нест ва ворид кардани он метавонад, ки аксуламалҳои аллергӣ ва ё зуҳуроти диспептико ба вучӯд оварад.

Аз 6,5-7-моҳагай творог ҳамчун сарчашмай сафедаи мукаммал, аминокислотаҳои ивазнашаванда, калсий ва фосфор, ҳамчунин  $\frac{1}{4}$  ҳисса зарда тавсия карда мешавад.

Ғизои саҳт бояд, ки тадриҷан ва кам-кам ворид гардад. Микдори ҳӯрониши бояд, ки мувофиқи талаботи афзоянда ба ғизо зиёд карда шавад. Тадриҷан вазина ба зина ворид кардани ҳӯрониши мувофиқи мақсад аст, аз ғизои бисёркомпонента сар мекунанд, ин монеаи ташакулёбии таҳаммулнапазирӣ ғизо мегардад. Маҳз барои ҳамин ду ҳӯрониширо ҳамзамон ворид месозанд. Дар байни воридсозии ғизои нав бояд якчанд рӯз фосила бошад. Ҳангоми гумонбар шудан аз пайдошавии аллергияи ғизоӣ дар ҷавоби воридсозии ягон маҳсулот, онро аз ғизои кӯдак гирифтан зарур аст.

Аз 6-моҳагай сар карда, ба ғизои шири модар ҳӯрониши иловагиро ҳамроҳ кардан зарур аст. Аз ҷиҳати консистенсияи худ ғизои иловагӣ гузариш аз ғизои моеъ ба ғизои нисбатан саҳт аст. ғизои иловагӣ бояд функсияи дурусти дастгоҳи ҳойиши кӯдакро таъмин намояд, барои ҳамин ҳам онро бо қошуқча додан лозим аст. ғизои иловагии аввалинро аз 6-моҳагай, аз пюреи сабзавотӣ сар мекунанд, вайро аз 2-3 намуд сабзавоти омода месозанд, картошка набояд, ки  $>1/2$  ҳаҷми умумии ғизоро ташкил дихад, зеро вай крахмали зиёд дораду калсии кам. Барои кӯдакон таррак (як навъ қаду), сабзӣ, қарам, қаду, лаблабу хеле фоида доранд.

Дар ин маврид қоидаҳои дар боло зикршударо риоя кардан зарур аст- ворид соҳтани пюреи сабзавотиро аз як намуди сабзавот шурӯъ бояд намуд, оҳиста-оҳиста ба ду намуд гузаштан ва баъдан ба омехтаи онҳо гузаштан мумкин аст. Бар иловай маҷмӯи сабзавоте, ки ба пюре дохил мешаванд, ба

дарачаи майдашавии онҳо (аз майдашавии максималӣ то сабзвоти то порчаҳои хурд майдакрдашуда) дикқат додан лозим аст.

Ҳӯрониши дуюм (дар 7-моҳагай) шавла аз ярма ё орди ярма аст. дар ҳолатҳое, ки кӯдак бо мишкий вазн ё масса мегирад, мавҷуд будани қазои ҳочати ноустувор ҷой дорад, ворид соҳтани ғизои иловагиро аз шавлаи ширӣ сар кардан мувофиқи мақсад аст. Таъкид бояд кард, ки ба сифати ғизои иловагии ғалладонагӣ аз ғалладонагиҳои беглютенӣ- биринҷ, инчунин аз орди марҷумак (гречка) ва ҷуворимакка истифода менамоянд, зеро дар айни замон исбот карда шудааст, ки ғалладонагиҳои глютендор метавонанд, ки дар кӯдакони моҳи авали ҳаёт пайдошавии глютеновой энтеропатияро қувват диханд. Барои тайёр кардани ғизо истифода кардани омехтаҳои гуногуни ярма мувофиқи мақсад мебошад, ин арзиши ғизои ҳӯрокро баланд мебардорад. Ба ғизои кӯдакони иштиҳояшон бад, ба душворӣ массаи бадан гирифтан ба як ҳиссаи шавла 2-3 гр равғани маска илова кардан ва зиёд намудани арзиши энергетики маҳсулот мухим аст.

Бо мақсади баланд кардани фаъолнокии секретории ғадудҳои ҳозима аз 7-моҳагай таъйин кардани 20-30 г булони гӯштӣ бо нонхушки noni гандум тавсия карда мешавад. Аммо мо ҷунин ҳисоб мекунем, ки бар ивази булон, ки ба ғайр аз моддаҳои экстрактивӣ ҷизи дигар надоранд, ба кӯдак супи сабзвотии дар он тайёркардашударо додан беҳтар аст. дар охири соли яқум ба кӯдак 50 мл суп медиҳанд.

Аз 7-моҳагай сар карда, ворид кардани пюреи гӯштӣ (ҳафтае як маротиба) лозим аст, аз 5 г сар карда, оҳиста-оҳиста то 30г ва дар 12-моҳагай то 50 г расонидан мумкин аст. дар 10-моҳагай пюреи гӯштиро ба фрикаделка иваз мекунанд, баъдан котлетҳои бӯғӣ (аз гӯшти ғов, гӯсола ва мурғ) медиҳанд. Гӯшт ва маҳсулоти гӯштӣ илова баршири модар (ё ивазкунандаҳои он) ва дигар намудҳои ҳӯрониши манбаи сафеда, ҷарб, витаминҳо мебошад ва маҳсусан мухим он аст, ки ба осонӣ ҳазм мешавад.

Доруворӣ ва иловаҳои бомазза дар ғизои кӯдакон мувофиқи мақсад нест. Кӯдакон аз маззаи аслии ғизо лаззат мебаранд, ки ба



калонсолон вай бенамак ё бемазза менамояд. Барои ҳамин ҳам, барои ба ҳар як кӯдак имконият додан, ки аз мазаи гизо лаззат барад, дар вай рафтори дурусту солими гизофаҳмӣ ташаккул ёбад, ҳамчунин барои кам кардани хатари пайдошавии бемориҳои роҳи ҳозима, гизое, ки ба кӯдакони синни барвақт пешниҳод карда мешавад, на бояд, ки ба таври сунъӣ хушбӯй кунонида бошад.

Ба сифати гизои иловагии сеюм дар синни 8- моҳагӣ маҳсулоти дӯғиро истифода мекунанд (кефир ва чурғот), зоро онҳо ба микрофлораи рӯдаҳо таъсири мусбат дорад. Шири говро ба гизои кӯдакони то 12 -моҳа ворид кардан мумкин нест.

Ратсиони кӯдакони яксола бояд дар ҳудҳамарӯза ҳӯрок ва маҳсулоти 5 гурӯҳи асосири дошта бошанд: 1) шир ва маҳсулоти ширӣ; 2) галладонагиҳо ва маҳсулоти галладонагӣ; 3) гӯшт, моҳӣ, парранда ва тухм; 4) сабзавот; 5) меваҷот. Ин воридшавии мутаносиби нутриентҳои ҳаётан муҳим ва кам шудани хатари пайдошавии ҳолатҳои дефитситиро таъмин мекунад.

**Хулоса**, бо ёрии гизои растионалӣ дар айни замон нигоҳ доштани солими кӯдак ва кам кардани хатари амалишавии омилҳои ноҳуб, ки боиси пайдошавии патологияҳои гногун дар кӯдакони сини барвақт мешаванд, имконпазир аст.

## АДАБИЁТ

1. World Health Organization / The WHO's infants feeding recommendations. WHO WklyEpidemiol. Rec. 1995. V. 17. P. 117-220.
2. Kim Fleischer Michaelsen, Lawrence Weaver, Francesco Branca, Aileen Robertson. Кормление и питание грудных детей и детей раннего возраста. Методические рекомендации для Европейского региона ВОЗ с особым акцентом на республики бывшего Советского Союза. Региональные публикации ВОЗ, Европейская серия, № 87; 2003 г.
3. Киселева, Е. С. Грудное молоко и его компоненты: влияние на иммунитет ребенка / Е. С. Киселева, Ю. А. Мохова // Педиатрия. Журнал им. Г. Н. Сперанского. - 2010. - № 6. - С. 62-70.
4. Абольян, Л. В. Современные аспекты грудного вскармливания / Л. В. Абольян, С. В. Новикова // Педиатрия. Журнал им. Г. Н. Сперанского. - 2011. - № 1. - С. 80-83.
5. Влияние пролонгированной лактации на защитные факторы грудного молока и состояние здоровья детей / Е. И. Кондратьева [и др.] // Вопросы детской диетологии. - 2011. - № 1. - С. 27-31.
6. Давыдова, А. Н. Рациональное вскармливание детей первого года жизни как основа развития здорового ребенка / А. Н. Давыдова // Вопросы детской диетологии. - 2011. - № 2. - С. 25-30.
7. Игнатьева С. В. Грудное вскармливание как фактор снижения заболеваемости детей первого года жизни и младенческой смертности / С. В. Игнатьева // Медсестра. - 2011. - № 1. - С. 40-48.
8. Закон о защите грудного вскармливания (2006). Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи ҳимояи физодиҳии табиии кӯдакон" (с.2006, 2012);
9. Конь, И.Я. Педиатрическая диетология: основные направления и достижения / И.Я. Конь// РМЖ. Педиатрия, 2013, № 25, С.1209-1216.
10. Файзуллина Р.А. Современные вопросы введения прикорма / Р.А. Файзуллина // Лечение и профилактика. - 2013. - № 1(5). - С. 52 - 59.
11. Даствури методӣ барои кормандони тиб оиди "Гизои иловагии кӯдакон". - Фармоиши Вазорати тандурустии ҶТ №163 аз 2.04.2013.
12. "Стратегия оид ба гизо ва фаъолияти ҷисмонӣ дар ҶТ барои с.2014-2024", фармоиши Вазорати тандурустии ҶТ. - Душанбе.- 2014.
13. Руководство "Роҳнамои солими модару кудак". - Душанбе. - 2016 г.
14. Кормление детей грудного и раннего возраста (КДГРВ) - (руководство для тренеров). - Бишкек 2016 г.



## ЧОРАБИНИҲОИ МУОЛИЧАВӢ, ПЕШГИРИКУНАНДАИ БЕМОРИҲО ВА СОЛИМГАРДОНИИ КӮДАКОНИ ЗУД-ЗУД БЕМОРШАВАНДА

**Н.Ш. Самиева, Г.С. Мамадчонова, Ф.С. Бақоев**

Кафедраи бемориҳои кӯдаконаи №1 (мудири кафедра н.и.т., доцент Г.С. Мамадчанова)-и  
ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино

**Самиева Нигина Шарифовна**, муллумаи калони кафедраи бемориҳои кӯдаконаи №1-и  
Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино,

E-mail: niginasamieva11@gmail.com, тел.: 985-40-11-66.

**Мамадчонова Гулнора Сидикҷоновна**, н.и.т. доцент, мудири кафедраи бемориҳои кӯда-  
конаи №1-и Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино,

E-mail: gulggora.mamatjanova@gmail.com, тел.: 915-99-09-03.

**Бақоев Фарруҳ Саиджонович**, асистенти кафедраи бемориҳои кӯдаконаи №1-и Дониш-  
гоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино,

E-mail: xardas965@gmail.com, тел.: 935-06-80-55.

Кӯдакони зуд-зуд беморшаванд кӯдако-  
неро мешуморанд, ки дар давоми як сол зи-  
ёда аз чор бемориро аз сар гузаронидаанд.  
Дар байни ин кӯдакон бештар бемориҳои  
музмини узвҳои гӯшу гулӯ ва бинӣ (ЛОР)  
ва системаи бронху шушҳо, маҳсусан аст-  
маи бронхиалий зиёд вомехӯрад ва вазнин-  
тар мегузарад.

Зери мушохидаҳои мо216 кӯдаки аз  
6-моҳа то 7-солаи зуд-зуд беморшаван-  
даванд (дар як сол 4 ва зиёда аз ин) -  
гурӯҳи асосӣ ва 120 кӯдаки солим - гур-

ӯҳи санчиший (назоратӣ) қарор дош-  
танд.

Мо омилҳои асосии хавфи беморшавии  
зиёдвоҳӯрандаи такрориро ошкор кардем.  
Дар натиҷаимуолиҷа, ҷорабиниҳои профи-  
лактиқӣва солимгардонии КЗБ, фосилаи  
байни беморшавиҳои онҳо зиёдтар шуда,-  
нишондиҳандаҳои ҳолати саломатии кӯда-  
кон: инкишофи ҷисмонӣва асбу равонӣ,  
ҳолати масунӣ ду маротиба беҳтар шуд.

**Калимаҳои қалидӣ:** кӯдакони зуд-зуд бе-  
моршаванд, пешгирий, табобат.

## ЛЕЧЕБНЫЕ, ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ЧАСТО БОЛЕЮЩИХ ДЕТЕЙ

**Н.Ш. Самиева, Г.С. Мамаджанова, Ф.С. Бақоев**

Кафедра детских болезней №1 (зав. кафедрой, к.м.н., доцент Г.С. Мамаджанова)  
ТГМУ имени Абуали ибни Сино

**Самиева Нигина Шарифовна**, старший преподаватель кафедры детских болезней №1 Тад-  
жикского государственного медицинского университета имени Абуали ибни Сино,

E-mail: niginasamieva11@gmail.com, тел.: 985-40-11-66.

**Мамаджанова Гулнора Сидикҷоновна**, к.м.н., доцент, зав. кафедрой детских болезней №1 Таджикского государственного медицинского университета имени Абуали ибни Сино,

E-mail: gulggora.mamatjanova@gmail.com, тел.: 915-99-09-03.

**Бақоев Фарруҳ Саиджонович**, ассистент кафедры детских болезней №1 Таджикского  
государственного медицинского университета имени Абуали ибни Сино,

E-mail: xardas965@gmail.com, тел.: 935-06-80-55.

Часто болеющими принято считать де-  
тей, которые в течение года перенесли 4 и

более заболеваний. Среди этих детей значи-  
тельно чаще выявляется хронические забо-



левания ЛОР-органов и бронхолегочной системы, чаще встречается и тяжелее протекает бронхиальная астма, выше частота других заболеваний.

Под нашим наблюдением находилось 216 детей в возрасте от 6 месяцев до 7 лет ЧБД (основная группа) и 120 здоровых детей (контрольная группа). Нами выявлены ведущие факторы риска частой повторной заболеваемости.

В результате лечения, профилактических и оздоровительных мероприятий снизилась кратность заболевания у ЧБД, в два раза и более улучшились показатели состояния здоровья детей: физическое и нервно-психическое развитие, нормализовался иммунный статус.

**Ключевые слова:** часто болеющих дети, лечение, профилактика

## MEDICAL, PREVENTIVE AND RECREATIONAL ACTIONS OF COMMONLY SICK CHILDREN

N.Sh. Samieva, G.S. Mamadjanova, F.S. Bakoev

Department of children's diseases № 1 of Avicenna TSMU (head of the department, c.m.s., associate professor G.S. Mamadjanova)

*Samieva Nigina Sharifovna, senior teacher of children's diseases department № 1 of Avicenna TSMU, E.mail: niginasamieva11@gmail.com, ph.: 985-40-11-66.*

*Mamadjanova Gulnora Sidikjanovna, c.m.s., associate professor of children's diseases department № 1 of Avicenna TSMU, E.mail: gulnora.mamadjanova@gmail.com, ph.: 915-99-09-03.*

*Bakoev Farrukh Saidjonovich, assistant of children's diseases department № 1 of Avicenna TSMU, E.mail: xardas965@gmail.com, ph.: 935-06-80-55.*

Commonly sick should be considered those children who underwent 4 and more diseases within a year. Among these children, chronic diseases of ENT organs and bronchopulmonary system are much more often revealed, bronchial asthma meets more often and takes severe course, the frequency of other diseases is higher.

There were 216 children aged from 6 months till 7 years of CSC (the main group) and 120 healthy children (control group) under our

observation. We revealed major risk factors of frequent recurrence.

As a result of treatment, preventive and recreational actions the frequency rate of a disease at CSC decreased, twice and more indicators of the state of health of children were improved: physical and psychological development, the immune status was normalized.

**Keywords:** commonly sick children, treatment, prevention

**Мухиммият.** Яке аз намояндагони гурӯҳҳои аҳолии кӯдаконе, ки таваҷҷӯҳи ҷиддии табиб-педиаттро талаб мекунанд, кӯдаконеанд, ки зуд-зуд гирифтори бемориҳо мешаванд. Ҳар як кӯдаки 4-6-ум ҳамчун зудзуд беморшаванда муайян карда мешавад. Инмушкилот дар шароити муосир яке аз мушкилоти мухимтарин мебошад. Ба ҳисса онҳо 50-60%-и тамоми бемориҳо бақайдигирифташуда рост меояд, ки дар ин ҳол зарурияти ворид кардани шаклҳои самараноки ташкили усулҳои муолиҷавӣ-профи-

лактикий солимгардонии ин гурӯҳи кӯдакон ба миён меояд. Кӯдакони зуд-зуд беморшаванда кӯдаконеро мешуморанд, ки дар давоми як сол зиёда аз чор бемориро аз сар гузаронидаанд. Дар байни ин кӯдакон бештар бемориҳои музмини узвҳои ЛОР ва системаи бронху шушҳо, маҳсусан астмаи бронхиалий зиёд вомехӯрад ва вазнинтар мегузарад(5). Ин кӯдакон аксар вақтба дистонияҳои рагӣ ва бемориҳои узвҳои роҳи ҳозима гирифтор мешаванд (1,2). Ба ҳамаи кӯдакони зуд-зуд беморшавандай аз 4 то 15-



сола, вобаста ба ҳолати масунйтабобати ма-сунтағиридиҳанда таъйин карда шуд. Ба сифати маводи ба ҳуҷайраҳои фаготситар-ӣтаъсири фаъол расонанда ва стимулятси-якунанда - маводихоси сиклоферон истифо-да карда шуд (3,4).

Таҷрибаҳо нишон доданд, ки КЗБ аз ҳола-ти беморӣ намебароянд ва маҳз ҳамин гур-ӯхвазъияти бади эпидемиологииколлективи-ро нигоҳ медоранд. Барои солимгардонии ин гурӯҳи қӯдакон, ки зимнан ҳоло пурра омӯхта нашудаанд, истифодаи тарзҳои нави муолиҷа лозиманд (6).

**Мақсади таҳқиқот-** омӯзиши ҳолати са-ломатииқӯдакони зуд-зуд беморшаванда.

**Мавод ва усуљҳои таҳқиқот.** Зери мушо-ҳидаҳои мо 216 қӯдаки аз 6-моҳа то 7-солаи зуд-зуд гирифтори сирояти шадиди респи-ратории вирусишаванда (СШРВ)- (дар як сол 4 ва зиёда аз ин)- гурӯҳи асосӣ ва 120 қӯдаки солим - гурӯҳи санчишӣ (назоратӣ) қарор доштанд. Тамоми қӯдакони гурӯҳи асосӣ дар қайди диспансерӣ буданд. Ба онҳо ҷамъоварии анамнез, ҳуҷҷатгузории авва-лияни тиббӣ, таҳқиқоти клиникӣ-озмоиш-гоҳӣ, иммунологӣ (Т, В лимфотситҳо, анам-нези IgA, IgM, IgJ, IgE), асбобӣ (ЭКГ, ТУС-ии гурдаҳо, роҳҳои ҳозима, рентгеногра-фияи қафаси сина), тестҳои аллергологӣ муайян карда мешуданд, дар дармонгоҳ ба муюнаи мутахассисон (аллерголог, карди-оревматолог, нефролог, иммунолог, отола-риннолог, гастроэнтеролог, гематолог) фаро гирифта шуданд.

**Натиҷаҳо ва баррасии онҳо.** Ҳангоми омӯзиши анамнез қайд карда шуд, ки дав-раҳои антенаталӣ, интранаталӣ ва барвақ-ти постнаталӣ дар 155 қӯдак номатлуб буданд, ки ин бешубҳа ба тағиیرёбҳои та-шаккули статуси масунӣ дар синни барвақт мусоидат мекард. Анамнези барвақти 51 қӯдакро муайян кардан мӯяскар нағардид.

Мо омилҳои асосии хавфи беморшавии зиёдвоҳӯрандаи такрориро ошкор кардем. Инҳо анамнези вазнини акушерӣ дар модар -97 (45%), ҷараённи оризаноки ҳомилагии аслӣ ва валодатҳо - 112 (52%), 4 ва зиёда аз ин валодат - 112 (52%), фосилаи кӯтоҳи байни валодатҳо - 41 (19%), бемориҳои экстраге-

ниталӣ ва гениталии модар -146 (68%), си-роятҳои аз сар гузарондаи вирусӣ ва бак-териалий ҳангоми ҳомилагӣ- 101 (47%), ба-ҳодиҳии тибқи ҷадвали Апгар камтар аз 8 балл -91 (42%), вазни қӯдак ҳангоми тавал-луд камтар аз 2,5 кг ва зиёда аз 4 кг-56(25,93%), синамаконӣ ва ё ҳӯрондани сунъӣ - 116(54%), муроқибати бади қӯдак - 84(39%), шароити бади моддӣ-маишӣ-133(62%) вамавҷудияти диатезҳо даркӯдак - 162(75%) мебошанд. Дар 135 (62,7%) қӯдак бемориҳои заминавӣ (аслӣ) (гипотрофия, рахит, анемия) қайд шуд. Анамнези оиласии аллергологии 147 (70,5%) қӯдак вазнин буда, 114 (53,2%) қӯдак 2 ва зиёда аз 2 хешованди гирифтори бемориҳои аллергологӣ дош-танд. Тариқи мусохиба бо беморон муайн карда шуд, ки 154 (72,2%) модар ҳангоми ҳомилагӣ маҳсулоти зиёди аллергенӣ истеъ-мол кардаанд. Дар 145 (69%) қӯдак реакти-вияти ба таври аллергӣ тағиیرёфтai орга-низм ошкор шуд. Зуҳуроти клиникии аллер-гияҳо -шаклҳои гуногуни аллергодермато-зҳо-89 (48%), аллергенҳои респираторӣ- 93 (34%) ва аллергозҳои дермато-респираторӣ -15 (12%) буданд. Зуҳуроти аллергияҳои пӯст дар 160 (74,4%) қӯдаки синни барвақт қайд шуд. Бештар аллергияи ғизой-192 (89%) ё якҷояшавии он бо аллергияи доруӣ-49 (23%) ва бактериалий (144 (67%)-и шакли сенсиби-лизатсия вомехӯрданд, ки бо озмоишҳои пӯсту аллергологӣ ва озмоишҳои Шеле тас-дик мешуданд.

Ҳангоми омӯзиши анамнез ва муюнаҳо маълум шуд, ки тақрибан тамоми қӯдакон ва хешовандони наздики қӯдакон ман-баъҳои музмини сироят доранд. Масалан, дар 134 (63,3%) -тонзиллити музмин, дар 43 (20%)- отити музмин, дар 63 (32%) -фарингити музмин қайд шуд. Қайд кардан зарур аст, ки дар 147 (68%) қӯдак қалоншавии ги-рэҳҳои лимфавӣ мушоҳида шуд. Набудани онҳо дар 69 (32%) қӯдак дар ҷавоб ба раван-ди илтиҳобӣ ҳангоми мавҷудияти аломатҳои заҳролудшавиро мо ҳамчун нишондиҳандаи бавоситаи норасоии системаи масунӣ шарҳ (арзёбӣ) намудем.

Дар соҳтори беморшавӣ дар КЗБ бемо-риҳои узвҳои нафас - 192 (80-85%): сироя-



тҳои шадиди респиратории вирусӣ, бронхитҳо вапневмонияҳо дар чойи аввал мебошанд. Патологияи омехтаи узвҳои ЛОР ва узвҳои нафас дар КЗБ-ро мо ҳамчун синдроми умумимаълуми adenосинобронхопулмоналий шарҳ додем. Заҳрнокшавии давомноки музмини организм ба инкишофи ҳолатҳои астено-невротӣ-120 (56%), полигиповитаминосоз (дар 131 (61,2%) кӯдак), ки одатан, боиси камиштиҳои мешаванд, мусоидат мекунад. Дар ин кӯдакон бештар камбуди вазни бадан ошкор мешуд, ки ба сустшавии қувваҳои муҳофизавии организм ва зуд-зуд беморшавӣ боис мешуд. Сатҳи инкишофи ҷисмонии 66 (30,6%) кӯдак аз сатҳи миёна пасттар, дар 6 (2,7%) кӯдак аз сатҳи миёна баландтар вадар 144 (67%) кӯдак дар сатҳи миёна буд. Дар КЗБ хеле зиёд бемориҳои системаи устухону мушакҳо дар намуди ҳамворшавии кафи пойҳо ва вайроншавии қомат мушоҳида мешуд.

Дар 192 (89%) кӯдак тамоюлҳои функционалии системаҳои дилу рагҳо муайян карда шуд, ки ба таври клиникӣ дар намуди дардҳо дар дил, нафастангӣ ҳангоми фаъолно-кии ҷисмонӣ, зуд мондашавӣ, камқувватӣ, дардҳо дар пойҳо зухур меёфтанд. Дар ЭКГ тағиیرёбихои дистрофикии дараҷаҳои гуногуни зухурот дар миокард ошкор шуданд. Дар 29,3% ҳолат кардиомиопатияи тонзилогенӣ ташхис гузошта шуд.

Робитаи зичи бозсозии масунии кӯдакони гирифтори дисбиози рӯда ва патологияи респираторӣ муқаррар карда шуд. Вобаста ба ин ки дар анамнези 144 (67%) КЗБ шикоятиҳои камиштиҳоӣ, дардҳои даврии шикам, қайкунӣ қайд шуда буд, ташхиси гастрит, колит гузошта шуд. Ба 75(35%) бемор таҳқиқоти ултрасадоии узвҳои ҳозима гузаронда шуд. Ин имкон дод, ки дар 45 (60,3%) бемор зухуроти дискенизияи роҳҳои талхарон муайян карда шавад. Аломатҳои илтиҳоби девораҳои талха дар 15 (17%) кӯдак ва дар 15 (17%) кӯдакпанкреатити реактивӣ мушоҳида шуд. Дар 35 (52,2%) бемор тавассути гастроскопия, аз ҷумла дар 1/3 муоинашаванда дар давраи хурӯҷ, гастродуоденит гузошта шуд. Дар аксариат КЗБ тағиирёбихои патологӣ дар микрофлораи рӯда (протей,

ҷӯбчваи рӯда, клебсиелла, стафилокок) қайд шуд. Истифодаи якчандкарата ва давомники маводи дорӯй, маҳсусан антибиотикҳои саҳттаъсир, ба инкишофи дисбактериоз боис шуд. Вайроншавии биотсенози рӯда ҳатман ба вайроншавии такрории ҷаббиши сафеда ва талафи зиёди он ба воситаи рӯда мусоидат кард. Имконпазирии инкишофи норасони масунии такрорӣ, "даври нодуруст"-и маҳкамкунандаи зуд-зуд беморшавӣ пайдо мешуд.

Ҳангоми таҳқиқи системаи таносулий дар 11 (22%) кӯдак муайян кардани пиелонефрити музмин муюссар гардид, ки ҷараёни такроршаванда дошт, дар 54 (25%) кӯдак сирояти роҳҳои пешброн, дар 35 (16%) бемор вулловагинит қайд шуд.

Дар 140 (65%) КЗБ-е, ки аз машварати невропатолог гузаштанд ва усулҳои иловагии таҳқиқот (ЭЭГ, реэнцефалография) иҷро карда шуд, вайроншавиҳои функционалии системаи асад қайд шуд. Дар ин ҳол, дар нисфи онҳо аввалин маротиба реаксияҳои равонӣ ва неврозмонанд ошкор шуд.

Дар аксариат -165 (76,4%) бемор яке аз ҳолатҳои бади преморбитӣ реактивияти аллергии тағиирёфтаи организм ба шумор мерафт, ки дар пастшавии муқовиматнокии организми кӯдакон ва дар инкишоф ё дучанд шудани зуд-зуд беморшавӣ нақши қалон мебозид.

Мутобики таҳлилҳои хун дар 102 (47,2%) кӯдак камшавии эритротситҳо то 3x 1012, Hg-90-102 г/л, СП-0,83 қайд шуд. Сатҳи миёнаи оҳани зардоби хун 7,1-8,4 ммол/л-ро ташкил кард. Шумораи умумии лейкотситҳо дар гурӯҳи КЗБ дар муқоиса бо гурӯҳи санчиший камтар буд. Камшавии назарраси шумораи лейкотситҳо дар кӯдакони модарҳояшон манбаъҳои музмини сироятдошта ва дар кӯдакони реактивияти ба таври аллергӣ тағиирёфта қайд шуд.

Ҳолати масунии 85(39,4%) КЗБбо пастшавии нишондиҳандаҳои IgG ва А ҳамроҳиқунанда буд, дар ин ҳол сатҳи IgM хеле баланд буд, ки эҳтимол аз мавҷудияти манбаъҳои музмини сироят дар ҳалқу бинии аксариати кӯдакони ин гурӯҳ вобаста буд.

Дар 72(33,3%) кӯдаки мубталои дисбак-



териози рӯда камшавии IgM қайд шуд, сатҳи IgG амалан тағиیر наёфта буд, IgA тамоюл ба пастшавӣ дошт. Чунин хусусити дисимму ноглобулинемия ба стимулятсияи нокифояи зиддимасунии системаи масуният дар гурӯҳи мазкури қӯдакони якчанд маротиба бо антибиотикҳо муолиҷашуда марбут буд, ки ба инкишофи микрофлораи шартан патогенӣ мусоидат мекард.

Натиҷаҳои мушоҳидаҳои доиркардаи моаз заруриати коркарди меъёрҳои тарзи дурусти муолиҷа, усулҳои назорати диспансерӣ ва тавонбахшии гурӯҳи КЗБ бо назардошти майли преморбидӣ шаҳодат медиҳанд.

Мачмӯи тавонбахшии КЗБ дар ҳама маҳрилаҳои муолиҷаи он (дармонгоҳ, колективи ташкилшуда, оила, осоишгоҳҳо) чорабинҳои муолиҷавӣ ва профилактиро дар бар мегирад, ки ба бартараф (ислоҳ) карданни тамоюлҳои ошкоршудаи патологии системаи ва узвҳои асосӣ, пешгирии бемориҳо вамустаҳкамгардонии салрматии қӯдакон равона карда шудаанд. Шарти ҳатмии тавонбахшии самараноки КЗБ солимгардонии ба мақсад мувоғиқ ва давоми сол давомкунандай онҳо мебошад.

Ҳангоми зуд-зуд ба бемориҳои шадид гирифтор шудан, дар қӯдакон тағиیرёбихои функционалии системаи марказӣ ва вегетативии асаб мушоҳида мешавад. Ба ин қӯдакон давомнокии хоб ба 1 - 1,5 соат зиёд карда мешавад. Хоби рӯзона, муддати кофӣ зери ҳавои тоза будани қӯдакон ҳатмист. Ҳангоми мавҷудияти аломатҳои вайроншавиҳои астено-вегетативӣ, муддати аз 14 то як моҳ маводи седативӣ таъйин карда мешуд.

Ба КЗБ ғизои гуногуни серкалорияе, ки микдори бештарини сафеда, равғанҳо, карбогидратҳо, намакҳои минералийва витаминҳо доранд ва истеъмоли мунтазами меваю сабзавоти тару тоза тавсия карда мешуд. Ба қӯдакони гирифтори аллергияи ғизои аз вояи ғизо аллергенҳои иҷборӣ истисно карда шуда, парҳези гипоаллергени таъйин карда мешуд. Барои муайян карданни аллерген ва дарҳол истисно карданни он аз вояи ғизои қӯдак - пур кардан рӯзнома

тавсия мешуд. Ҳамзамон 2-3 даври 7-рӯзии поливитаминҳо таъйин карда мешуд. Ба сифати гипосенсибилизатсияи гайрихос маводи қалсий, кислотаи аскорбин, дар баъзе ҳолатҳо даври муолиҷа бо маводи интал ва гистоглобулин (аз рӯи нақшаи умумӣ) истифода шуд.

Вазифаи аввалиндарача аз рафъи манбаъҳои сирояти музмин (дандонҳои каризӣ, муолиҷаи гелминтҳо ҳангоми ошкоршавии онҳо) иборат буд.

Ҳангоми инкишофи дисбактериози рӯда ба вояи ғизо омехтаҳои туршу ширӣ, эубиотикҳо ва пробиотикҳо илова кардем.

Бо мақсади муътадил кардани иштиҳо ва зиёд кардани вазни бадан аз рӯи нишондоҳҳо муддати як сол биопрепаратҳо ва маводи анаболӣ: апилак, оратати калий, перитол, ЛИВ 52 бо даврҳои 2-3 ҳафтагӣ на камтар аз 2-3 маротиба истифода мешуд. Баъзан ин доруҳо бобиостимуляторҳо: аloe, фибс, ҷавҳари элеутерококк, шираи решай одамгиёҳ (даврҳои муолиҷа 3-4 ҳафта) иваз карда мешуданд.

Ҳангоми мавҷудияти анемия қӯдаконро гематолог муоина мекард; ферротерапия гузаронда мешуд. Ҳангоми тағиирёбихои функционалии системаи дилу рагҳо ба муолиҷа маводи рибоксин, панангин ва милдронат доҳил карда мешуд. Зимни дискенизияҳои роҳҳои ҳозима ва талхарон но-шпа, папаверин, маводи ферментӣ, алмагел, панкреатин, фестал, мезим форте таъйин карда мешуд.

Ҳангоми мавҷудияти лейкопения маводи стимулятсиякунандай лейкопозз (пентоксил, натрийи нукленовотурш, мутилуратсил) истифода кардем. Аксарият КЗБ вобаста ба нишондиҳандаҳои ҳолати масунӣ ба таври тағриқавӣ гемограммаҳои биостимуляторҳо ва иммуномодуляторҳо (иммуноглобулини муътадили инсонӣ, иммунал, виферон) низ қабул мекарданд. Ба КЗБ инчунин сӯзандармонӣ, масҳи қафаси сина ва машқҳои гимнастикаи нафаскашӣ иҷро карда мешуд, ки ба ҳолати бронхҳо, шушҳо ва дил таъсирҳои хуб мерасонданд. Давомнокии муолиҷаҳо 1-1,5-2 моҳро ташкил кард.

Шарти ҳатмии тавонбахшии самарано-



ки КЗБ солимгардонии ба мақсад мувофиқи давоми сол амалишавандай онҳо буд. Ба маҷмӯи солимгардонии КЗБ дар як сол ду маротиба (баҳор ва тирамоҳ) даврҳои 2-3-ҳафтаинай профилактикаи бемориҳои узвҳои ЛОР ва роҳи респираторӣ: УФО, УВЧ-8-10 сеанс дар як давр фитотерапия дохил карда шуд.

Яке аз воситаҳои асосии баланд бардоштани ҳифзи гайрихоси КЗБ обутобидӣ (ҳавоӣ, офтобӣ), протседураҳои маҳсуси обӣ вағӣ буданд.

Ҳангоми муолиҷаи зуком барои профилактикаи фаврӣ ба таври интроназалӣ ин-

терферони лейкотситарӣ, сиклоферонро истифода кардем.

Дар байни волидайни кӯдакони бемор мунтазам корҳои санитарӣ-равшаннамоӣ гузаронда мешуд.

**Хулосаҳо.** Дар натиҷаи муолиҷа, чорабинуҳои профилактиկӣ ва солимгардонии КЗБ, фосилаи байни беморшавиҳои онҳо зиёдтар шуда, нишондиҳандаҳои ҳолати саломатии кӯдакон- инкишофи ҷисмонӣ ва асбу равонӣ, ҳолати масунӣ ду маротиба беҳтар шуд. Дар натиҷаи таҳқиқоти доиркарда, дар дармонгоҳҳо усулҳои мушоҳидаи диспансерии КЗБ-ро ҷорӣ намудем.

## АДАБИЁТ

1. Ботвиньева В. В. Частая повторная респираторная заболеваемость у детей// Ботвиньева В. В./. М., 2010.с.276
2. Зрячкин Н. И., Поляков К. А. Часто болеющие дети (причины частой заболеваемости и оздоровление).// Зрячкин Н. И., Поляков К. А//. Саратов, 2005.с.360
3. Иванова В. В. Состояние иммунитета и резистентности детей, больных ОРВИ, и методы корригирующей терапии:// Иванова В. В. // автореф. дисс.д.м.н. М., 2016.с.270
4. Иванова В. В. Острые респираторно-вирусные заболевания:// Иванова В. В // Руководство по инфекционным болезням у детей. М., 2012.с.320
5. Макарова З. С., Голубева Л. С. Оздоровление и реабилитация часто болеющих детей.// Макарова З. С., Голубева Л. С // М., 2014.с.216
6. Намазова Л. С, Торшхоева Р. М. Часто болеющие дети:/ /Намазова Л. С, Торшхоева Р. М // Материалы для интерактивного семинара. М., 2005. С.410

## ТАҶРИБАИ ИСТИФОДАИ ДАМОБАИ ЧОЙКАҲАКИ БАРГСӮРОХ (Hypericum perforatum L.) ДАР ТАБОБАТИ БАЪДИҶАРРРОҲИИ БЕМОРОНИ ГИРИФТОРИ ЭЪТИЛОЛИЯТҲОИ КОВОКИИ БИНӢ

**М.Д. Шоев<sup>1</sup>, М.И. Маҳмудназаров<sup>1</sup>, С.М. Мусозода<sup>2</sup>, С.Ч. Юсуфӣ<sup>1</sup>, Ш.Д. Муродов<sup>1</sup>**

Кафедраи оториноларингология ба номи Ю.Б. Исҳоқӣ (мудири кафедра н.и.т., дотсент

**М.И. Маҳмудназаров)-и ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино, ш. Душанбе, Ҷумҳурии**

**Тоҷикистон<sup>1</sup> Кафедраи технология ва биотехнология фарматсевтии ДМТ,**

**ш. Душанбе, Ҷумҳурии Тоҷикистон<sup>2</sup>**

**Шоев Манучехр Давронишоевич** - докторант PhD-и кафедраи оториноларингологиии Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино, e-mail: shoevmd@mail.ru, тел.: 93-400-47-57.

**Маҳмудназаров Маҳмадамин Имомович** - н.и.т., дотсент, муд. кафедраи оториноларингологиии Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино, e-mail: mahmadamin@inbox.ru, тел.: 93-506-75-43.

**Мусозода Сафол Мираҳмад** - д.и.ф., профессори кафедраи технология ва биотехнологияи фарматсевтии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. e-mail: musoev\_safol@mail.ru Тел.: (+992) 90-107-99-90,



**Юсуф Саломуддин Ҷаббор-** д.и.ф., профессор, академики АИТ ВТ ва ҲИА ҶТ. Муовини ректор оид ба илм ва нашрияи Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино. e-mail salomudin@mail.ru Тел.: (+992) 90-100-20-59,

**Муродов Шамсiddин Доnабоевич,** докторант PhD-и кафедраи оториноларингологияи Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино, e-mail: murodovsh@inbox.ru, тел.: 900-11-85-05.

Дар мақола маълумотҳо оид ба истифодаи дамобаи ҷойкаҳаки баргсуроҳ (Hypericum perforatum L.) барои муолиҷаи баъдичарроҳии беморони гирифтари қаҷшавии миёндевори бинӣ ва ринити музмини гипертрофиқӣ оварда шудааст. Натиҷаи табобати 63 бемори аз 16 то 57 сола бо ташхиси қаҷшавии миёндевори бинӣ ва ринити музмини гипертрофиқӣ таҳлил мешавад. Таъсири дамобаи ҷойкаҳаки баргсуроҳ ба ҳолати функционалии ковокии бинӣ дар давраи баъди ҷарроҳӣ бо роҳи

шустани ковокии бинӣ дар муддати 10 рӯзи баъди гирифтани фатилаҳо аз бинӣ омӯхта шудааст. Дар натиҷаи тадқиқот маълум گашт, ки дамобаи ҷойкаҳаки баргсуроҳ варамиҳои реактивиро дар бинӣ кам карда, барои барқароршавии зудтари луобпардаи ковокии бинӣ ва фаъолнокии эпителияи мичгонакдор мусоидат менамояд.

**Калимаҳои қалидӣ:** қаҷшавии миёндевори бинӣ, ринити музмини гипертрофиқӣ, ҷойкаҳаки баргсуроҳ.

## ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАСТОЯ ЗВЕРОБОЯ ПРОДЫРЯВЛЕННОГО (Hypericum perforatum L.) В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ С ПАТОЛОГИЕЙ ПОЛОСТИ НОСА

**Шоев Манучехр Давроншоевич** - докторант PhD кафедры оториноларингологии Таджикского государственного медицинского университета имени Абуали ибни Сино, e-mail: shoevmd@mail.ru, тел.: 93-400-47-57.

**Махмудназаров Махмадамин Имомович** - к.м.н., доцент, зав. кафедрой оториноларингологии Таджикского государственного медицинского университета имени Абуали ибни Сино, e-mail: mahmadamin@inbox.ru, тел.: 93-506-75-43.

**Мусозода Сафол Мираҳмад** - д.ф.н., проф. кафедры фармацевтической технологии и биотехнологии ТНУ, e-mail: musoев\_safol@mail.ru тел.: (+992) 90-107-99-90,

**Юсуфи Саломуддин Джаббор** - д.ф.н., профессор, академик АМН МЗ И СЗН РТ. Проректор по науке и издательской работе ТГМУ им. Абуали ибни Сино. e-mail salomudin@mail.ru тел.: (+992) 90-100-20-59,

**Муродов Шамсiddин Доnабоевич,** докторант PhD кафедры оториноларингологии Таджикского государственного медицинского университета имени Абуали ибни Сино, e-mail: murodovsh@inbox.ru, тел.: 900-11-85-05.

В статье представлены данные послеоперационной терапии больных с искривлением носовой перегородки и гипертрофией носовых раковин с использованием настоя зверобоя продырявленного (Hypericum perforatum L.). Проанализированы результаты лечения 63 больных в возрасте от 16 до 57 лет с искривлением носовой перегородки, сочетанным с гипертрофией носо-

вых раковин. Изучено влияние настоя зверобоя продырявленного на функциональное состояние полости носа в послеоперационном периоде путём промывания полости носа в течение 10 дней после снятия носовых тампонов. В результате исследований выявлено, что настоя зверобоя продырявленного уменьшает выраженность реактивных явлений в полости носа и способствует



более быстрому восстановлению целостности слизистой оболочки и цилиарной активности мерцательного эпителия.

**Ключевые слова.** Искривление носовой перегородки, гипертрофия носовых раковин, зверобой продырявленный.

## APPLYING EXPERIENCE OF HYPERICUM PERFORATUM L. IN POSTOPERATIVE TREATMENT OF PATIENTS WITH NASAL CAVITY PATHOLOGY

**Shoev Manuchehr Davronshoevich** - PhD student of Otorhinolaryngology department of Avicenna Tajik State Medical University, e.mail: shoevmd@mail.ru, ph.: 93-400-47-57;

**Mahmudnazarov Mahmadamin Imomovich** - c.m.s., associate professor, head of Otorhinolaryngology department of Avicenna Tajik State Medical University, e.mail: mahmadamin@inbox.ru, ph.: 93-506-75-43;

**Musozoda Safol Mirahmad** - d.ph.s., Professor, Pharmaceutical Technology and Biotechnology Department of TNU, e-mail: musoev\_safol@mail.ru: +992) 90-107-99-90,

**Yusufi Salomuddin Jabbor** - d.ph.s., Professor, Academician of AMS of MH SPP RT. Vice Rector for Science and Publishing of Avicenna Tajik State Medical University. e-mail salomudin@mail.ru ph.: (+992) 90-100-20-59,

**Murodov Shamsiddin Donaboevich** - PhD student of Otorhinolaryngology department of Avicenna Tajik State Medical University, e.mail: murodovsh@inbox.ru, ph.: 900-11-85-05;

Data of postoperative therapy of patients with a curvature of a nasal septum and hypertrophy of nasal turbinates with the use of Hypericum perforatum L. are provided in the article. Results of treatment of 63 patients aged from 16 up to 57 years with the curvature of a nasal septum combined with a hypertrophy of nasal turbinates were analysed. Influence of Hypericum perforatum L. on a functional condition of a nasal cavity in the postoperative period by washing of

a nasal cavity within 10 days after removal of nasal tampons was studied. As a result of researches it was revealed that Hypericum perforatum L. reduces intensity of the reactive phenomena in the nasal cavity and promotes faster restoration of integrity of a mucous membrane and ciliary activity of a ciliated epithelium.

**Keywords.** curvature of a nasal septum, hypertrophy of nasal turbinates, Hypericum perforatum L.

**Мухиммият.** Амали чарроҳии беморони гирифтори эътилиолятҳои ковокии бинӣ яке аз чарроҳҳои паҳншуда дар амалияи оториноларингологӣ ба шумор мераవад. Дар Муассисаи давлатии Маркази миллии тибии Ҷумҳурии Тоҷикистон (МД ММТ ҶТ) "Шифобоҳаш" 45-50% чарроҳҳои узвҳои гӯшу гулӯ ва бинӣ ба риночарроҳӣ (чарроҳҳои бинӣ) рост меояд. Натиҷаи амали чарроҳӣ аз усул ва ҳаҷми чарроҳӣ, малакаи чарроҳ ва тарзи нигоҳубини бемор дар давраи баяни чарроҳӣ вобастагӣ дорад [1;2;4].

Ҳангоми гузаронидани амали чарроҳии эндоназалӣ бутунияти пардаи луобии ково-

кии бинӣ ҳалалдор мешавад. Бинобар ин, дар давраи баяни чарроҳӣ тоза кардани ковокии бинӣ бо истифодаи маводҳои доруворие, ки ба фаъолияти эпителияи мортсалӣ ҳалал намерасонанд, мухим мебошад. Вобаста ба ин, мақсади асосӣ ҳангоми муолиҷаи баяни чарроҳӣ дар ковокии бинӣ-эпилелизатсияи босуръат, пайдо нашудани оризаҳо ва барқароркунии саривактии функцияҳои физиологии бинӣ ба шумор мераవад [1;2].

Мусаллам аст, ки маводи дорувории аслалаш растанигӣ, назар ба маводи дорувории синтетикӣ бартариҳои зиёд дорад, зеро



онҳо бинобар табиӣ будани пайдоишашон барои организми одам бегона нестанд, таъсири номатлуби онҳо минималӣ буда, реаксияҳои аллергӣ намеангезанд. Айни замон, дар амалияи оториноларингология низ маводҳои растанигӣ ба таври васеъ истифода бурда мешаванд. Дар таҷрибаҳои клиникӣ сабит шудааст, ки микрофлораи организми инсон ба таъсири маводи дорувории растанигӣ бештар ҳассосанд, ки бартарии дигари ин гуруҳи доруҳоро нисбат ба доруҳои синтетикӣ нишон медиҳад [2;3;5].

Яке аз растаниҳои шифой, ки дар амалияи тибби аксари давлатҳои дунё ба таври васеъ истифода бурда мешавад, чойкаҳаки баргсуроҳ (Hypericum perforatum L.) мебошад. Шаклҳои муҳталифи дору, ки аз Hypericum perforatum L. тайёр мешаванд, ҳамчун воситаҳои спазмолитикӣ, безараркунанда ва зиддиилтиҳоӣ мавриди истифода қарор доранд. Дамобаи чойкаҳаки баргсуроҳ дар якҷоягӣ бо дигар растаниҳои доруворӣ дар ҷараёни шифоёбӣ истифода мешавад [2;3;5].

Моддаҳои фаъоли биологии таркиби чойкаҳаки баргсуроҳ таъсири зиддиилтҳоӣ ва антисептикӣ дошта, ҷараёни таҷдиди бофтаҳоро метезонад ва мавҷудияти витаминҳо бошад самаранокии муолиҷавии онро зиёд мекунад [1;3;5;6].

Дар ринологияи мусир оиди усуљҳои табобати баъдиҷарроҳии беморони гирифтори эътилиолиятҳои ковокии бинӣ ақидаи ягона вучуд надорад. Нақшай ягонаи муолиҷаи баъдиҷарроҳӣ, усуљҳои табобати сатҳи заҳм ва истифодай маводҳои доруворӣ мушахҳас нест. Бинобар ин, ҷустуҷӯи усули ратсионалии муолиҷаи баъдиҷарроҳии беморони гирифтори каҷшавии миёндевори бинӣ ва ринити музмини гипертрофий масъалаи мубрами ринология боқӣ мемонад.

**Мақсади тадқиқот.** Омӯзиши муқоисавии самаранокии табобати баъдиҷарроҳии беморони гирифтори каҷшавии миёндевори бинӣ ва ринити музмини гипертрофий бо истифодай дамобаи чойкаҳаки баргсуроҳ ва бо усуљҳои анъанавии табобат.

**Мавод ва усуљҳои тадқиқот.** Дар шӯбаҳои бемориҳои гӯшу гулӯ ва бинии МД ММТ ҶТ "Шифобахш" аз соли 2016 то 2018 зери назорати мо 63 бемор бо таҳхиси каҷшавии миёндевори бинӣ ва ринити музмини гипертрофий қарор доштанд. Синни беморон аз 16 то 57 солро ташкил медод, ки аз онҳо 38 нафар мардон ва 25 нафарашон занон буданд. Таҳхиси клиникӣ дар асоси маълумоти риноскопияи пеш ва қафо, фиброриноскопия, рентгенография ва томографияи компьютерии ҷавғҳои наздибинигӣ гузошта шуд.

Намунаи акси миёндевори бинӣ ҳангоми риноскопияи пеш ва акси томографияи компьютерии бинӣ ва ҷавғҳои наздибинигӣ дар расми 1 оварда шудааст.



а



б

**Расми 1. Миёндевори бинӣ ҳангоми риноскопияи пеш (а) ва дар акси томографияи компьютерӣ (б).**

Чуноне ки дар расми 1 дидা мешавад ҳангоми риноскопияи пеш ва дар акси томографияи компьютерии бинӣ ва ҷавғҳои наздибинигӣ каҷшавии миёндевори бинӣ ба та-



рафи рост ва гипертрофияи садафаҳои поёни бинӣ аз чап чой дорад, ки барои гузаронидани амалиёти ҷарроҳӣ нишондодӣ асосӣ мебошад.

Беморон ба ду гуруҳ - асосӣ, иборат аз 31 нафар ва назоратӣ, иборат аз 32 нафар тақсим карда шуданд. Ҳамаи bemoron дар баробари тадқиқотҳои клиникию лабораторӣ тадқики функционалии бинӣ (суръати клиренси мукосилиарӣ, ринопневмометрия, олфактометрия ва тадқики PH -и луоби бинӣ) низ гузаштанд.

### **Натиҷаҳои тадқиқот ва баррасии онҳо.**

Тамоми bemoron аз душвории нафаскашӣ бо бинӣ шикоят мекарданд. Ҳангоми тадқики ҳолати функционалий тағйироти назарраси вазифаҳои нафаскашӣ, муҳофизатӣ ва шомма мушоҳида гардид. Аз ҷумла, пастшавии вазифаи транспортии пардаи луобии бинӣ дар ҳамаи bemoron чой дошт. Клиренси мукосилиарии 28 bemor (44,5%) 1с.10 дақиқа, 19 bemor (30,2%) - 56 дақиқа ва 16 bemor (25, 3%) 35-43 дақиқаро ташкил дод. Ин нишондиҳанда барои шахси солим 15-25 дақиқа мебошад. Ҳангоми олфактометрия вайроншавии шоммаи 38 bemor (41, 2%) ба намуди гипосмия мушоҳида гардид.

Дар ҳамаи bemoron амали ҷарроҳии септопластика ва дезинтегратсияи ултратрасадои (УЗД)-и садафаҳои поёни бинӣ гузаронида шуд. Дар гуруҳи назоратӣ муолиҷаи баянчарроҳӣ бо усули анъанавӣ (тоза карданӣ бинӣ, шустани бинӣ бо маҳлули физиологӣ ва чаконидани маводҳои рагтангкунанда) сурат гирифт. Дар гуруҳи асосӣ бошад, аз рӯзи аз ковокии бинӣ гирифтани фатилаҳо сар карда, дар муддати 10 рӯз ковокии бинӣ ҳамарӯза се маротиба бо дамобаи чойкаҳаки баргсуроҳ ба воситаи сӯзани аз ҷониби мо мукаммалкардашуда (пеш. ратс. №3384/R599) шуста шуд. Дамобаи чойкаҳаки баргсуроҳро тибқи талаботи Фармакопеи давлатии Федератсияи Россия тайёр намудем [5].

Натиҷаи амали ҷарроҳӣ аз рӯи хиссииёти субъективии bemor, тасвири эндоскопии ковокии бинӣ ва тадқики ҳолати функционалии бинӣ дар давраи баянчарроҳӣ баҳо дода шуд. Ҳангоми баҳодиҳии субъективии

аломатҳои асосии клиникӣ дар се шабонарӯзи аввали баянчарроҳӣ байни bemoronи ҳарду гуруҳ тафовути назаррас мушоҳида карда нашуд. Дар шабонарӯзи 7-уми баянчарроҳӣ аломатҳои илтиҳобии ковокии бинӣ дар гуруҳи асосӣ нисбат ба гуруҳи назоратӣ камтар гардид. Тафовути назарраси объективӣ ва субъективӣ дар шабонарӯзи 10-12-ум мушоҳида шуд. Дар bemoronи гуруҳи асосӣ ҷараёни илтиҳобӣ кам шуда, барқароршавӣ нисбат ба гуруҳи мукосавӣ дар муҳлати камтар амалӣ шуд.

Тадқиқоти тақорори ҳолати функционалии бинӣ пас аз ду ҳафтаи баяни ҷарроҳӣ гузаронида шуд. Дар ин маврид, дар 49 (77,7%) bemori ҷарроҳишиуда натиҷаи хуб ва дар 14 bemor (22,3%) натиҷаи қаноатбахш мушоҳида гардид. Дар робита бо нишондодҳои функционалии бинӣ дар ин давра миёни гуруҳҳои bemoron як ҷанд фарқият ба миён омад. Масалан, нафаскашӣ бо бинӣ дар bemoronи гуруҳи асосӣ 90,5% ва дар гуруҳи bemoronи назоратӣ 81,2% барқарор гардид. Дар 23 bemori гуруҳи асосӣ (74,4%) вазифаи транспортии эпителияи мертсалелӣ ба 22- 28 дақиқа баробар шуд, ки тақрибан ба меъёри мувофиқат мекунад, вале нишондоди клиренси мукосилиарӣ дар гуруҳи назоратии bemoron танҳо дар 18 (56,2%) bemor мушоҳида шуд. Пастшавии ҳиссииёти шомма танҳо дар як bemori гуруҳи асосӣ бокӣ монда, дар гуруҳи назоратӣ бошад дар 3 bemor гипосмия чой дошт.

Пас аз як моҳи баяни ҷарроҳӣ тадқиқоти ҳолати функционалии бинӣ гузаронида шуд. Дар натиҷа маълум гашт, ки дар 85,7% bemori ҷарроҳишиуда натиҷаи хуб ва дар 14,3% натиҷаи қаноатбахш мушоҳида гардид. Аз ҳисоби нишондодҳои функционалии бинӣ низ дар ин муддат миёни гуруҳҳои bemoron тафовути назаррас мушоҳида гардид. Аз ҷумла, нафаскашӣ бо бинӣ дар bemoronи гуруҳи асосӣ 96,7% ва дар гуруҳи bemoronи назоратӣ 84,3% барқарор гардид. Дар 26 bemori гуруҳи асосӣ вазифаи транспортии эпителияи мертсалелӣ ба 21- 25 дақиқа баробар шуд, аммо нишондоди клиренси мукосилиарӣ дар гуруҳи назоратии bemoron



танҳо дар 19 бемор мушоҳида шуд. Пастшавии ҳиссияти шомма дар беморони гурӯҳи асосӣ боқӣ намонда, дар гуруҳи назоратӣ дар 2 бемор гипосмия чой дошт.

Намунаи акси эндоскопии ҳолати пардаи луобии ковокии бинӣ дар ҳар ду гурӯҳи беморон баъди муолиҷа дар расми 2 нишон дода шудааст.

### Гурӯҳи назоратӣ (а)



### Гурӯҳи асосӣ (б)



**Расми 2. Эндоскопияи ковокии бинӣ дар гурӯҳи назоратӣ (а) ва дар гурӯҳи асосӣ (б)-и беморон.**

Чӣ тавре ки дар расми 2 дида мешавад, сурхӣ ва варамии пардаи луобии ковокии бинӣ дар гурӯҳӣ назоратӣ (а) нисбат ба гурӯҳи асосӣ (б) зиёдтар мебошад.

Натиҷаҳои тадқиқоти объективӣ шаҳодат медиҳанд, ки истифодаи дамобаи чойкаҳаки баргсуроҳ (Hypericum perforatum L.) дар давраи баъди ҷарроҳӣ ба тозакунии механикӣ луоб ва қалаҳшҳо бе хатари хунравӣ ва камшавии ихроҷот аз бинӣ мусоидат карда, ҷараёни эпителизатсия ва барқароршавии вазифаи муҳофизатии луобпардаи ковокии биниро метезонад. Истифодаи дамобаи чойкаҳаки баргсуроҳ ба барқарор-

шавии зудтари нафаскашӣ тавассути бинӣ ва барқароршавии шомма, инчунин пастшавии ҳисси нороҳатӣ мусоидат мекунад.

**Хулоса.** Истифодаи баъдичарроҳии дамобаи чойкаҳаки баргсуроҳ барои шустани ковокии бинии беморони гирифттори қаҷшавии миёндевори бинӣ ва ринити музмини гипертрофики зуҳуроти варами ковокии биниро кам карда, ба барқароршавии зудтари фаъолияти эпителияи мортсателии пардаи луобии ковокии бинӣ мусоидат менамояд. Бинобар ин таъиноти дамобаи чойкаҳаки баргсуроҳро дар беморон баъди риночарроҳи мақсаднок ва зарурӣ шуморидан мумкин аст.



## АДАБИЁТ

1. Лавренова Г.В., Баранская С.В. Опыт применения фитотерапии у больных с затянувшимся течением острого синусита и обострением хронического синусита // РМЖ. 2014. №18. С. 1330-1334.
2. Махмудназаров М.И., Алиев А.А., Мехмондустов С.Г. Послеоперационная реабилитация больных с искривлением перегородки носа. Междунар. журнал. Проблемы биологии и медицины, № 4 (80). 2014.- С. 149-150.
3. Махмудназаров М.И. Хирургическая коррекция деформации носа и носовой перегородки. Научная монография. Душанбе-2016. 115 стр.
4. Мусоев С.М., Саидов Н.Д., Краснюк И.И., Саидов Н.Б. Технология фармасевти. Душанбе-2017. 712 сах.
5. Магомедов М.М., Ахмедов Ф.Т. Повышение эффективности ведения больных в раннем послеоперационном периоде при эндоназальных операциях // Вестн. оториноларингологии. Прил. - 2008. - №5. - С. 182-183.
6. Пискунова Г.З., Пискунова С.З. Руководство по ринологии. Под ред.. - М.: "Литтерра", 2011. - 959 с.
7. Рязанцев С.В. Сокращение сроков реабилитационного периода при операциях на ЛОР-органах с помощью местной противовоспалительной и антибактериальной терапии // Вестник оториноларингологии. - 2003. - №4. - С.51-53.
8. Bremke [et al.] Digital volume tomography in the diagnosis of nasal bone fractures / M. // Rhinology. - 2009. -Vol. 47. - P. 126-131.
9. Isac C. [et al.] Sever saddle nose deformity reconstruction with rib cartilage / // Chirurgia, 2012, Vol. 107 (6), pp. 809-815.
10. Kimbell J.S., Segal R.A., Asgharian B. et al Characterization of deposition from nasal spray devices using a computational uid dynamics model of the human nasal passages. J Aerosol Med 2007; 20: 59-74.

## **АҲАМИЯТИ ТИББИЮ СУДИИ АЛОМАТҲОИ МОРФОЛОГИИ ЗАХМҲОИ КУФТАШУДАИ БУРИДАШУДА ҲАНГОМИ ТАЪСИРОТИ ВЕРТИКАЛИИ ОБЪЕКТИ ХАЛАНДАЮ БУРАНДАИ ИЗҲОСИЛКУНАНДА БО ФИШОРОВАРИИ ИЛОВАГӢ БА МӮҲРАИ TEF ВОБАСТА АЗ КУНДИИ ҚИРРАИ МӮҲРАИ TEF**

**З.К. Хушқадамов, Х.М. Мирзоев, Б.Д. Имомов, Д.С. Исроилов**

Кафедраи тиббӣ судии (мудири кафедра д.и.т., проф. З.К.Хушқадамов)-и  
ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино

*Хушқадамов Зулмакон Қудратбекович - д.и.т., профессор мудири кафедраи тиббӣ судии  
ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино, E-mail: 45@tajmedun.tj, тел:+992-919-79-44-07*

*Мирзоев Халилилло Муҳамадиевич - н.и.т., дотсенти кафедраи анатомияи одам ба номи  
Я.А.Раҳимови ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино, E-mail: mirzoev19@mail.ru, тел: +992-915-  
78-04-05*

*Имомов Бекназар Додарҷонович - муалими калони кафедраи тиббӣ судии ДДТТ ба номи  
Абӯалӣ ибни Сино, E-mail: 45@tajmedun.tj, тел:+992-937-20-40-00*

*Исроилов Диловар Садриддинович - асистенти кафедраи тиббӣ судии ДДТТ ба номи  
Абӯалӣ ибни Сино, E-mail: 45@tajmedun.tj, тел:+992-939-13-74-76*

Дар мақола натиҷаи тадқиқот аз хусуси аҳамияти тиббию судии тағйиротҳои мор-

фологи захмҳои куфтаю буридашуда во-  
баста ба дараҷаи шадидии объекти халан-



даю бурандаи изҳосилкунанда оварда шудаанд. Ин маълумотҳо барои балан бардоштани сифати ташхисҳои тиббию судӣ ва тиббӣ-криминалий мусоидат намуда, далел-

нок ва иттиллотӣ ба ҳисоб мераванд.

**Калимаҳои калидӣ:** захмҳои куфташудаи буридашуда, фишороварӣ ба қисми муҳраи тег, кундии қирраи муҳраи тег.

## СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ КОЛОТО-РЕЗАНЫХ РАН ПРИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩЕГО СЛЕДООБРАЗУЮЩЕГО ОБЪЕКТА С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ НАЖИМОМ НА ОБУХ КЛИНКА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЗАТУПЛЕННОСТИ РЕБЕР ОБУХА КЛИНКА

*Хушкадамов Зулмакон Кудратбекович - д.м.н., профессор заведующий кафедрой судебной медицины ТГМУ имени Абуали ибни Сино, E-mail: 45@tajmedun.tj, тел: +992-919-79-44-07*

*Мирзоев Халилило Мухамадиевич - к.м.н., доцент кафедры анатомии человека имени Я.А. Рахимова ТГМУ имени Абуали ибни Сино, E-mail: mirzoev19@mail.ru, тел: +992-915-78-04-05*

*Имомов Бекназар Додаржонович - старший преподаватель кафедры судебной медицины ТГМУ имени Абуали ибни Сино, E-mail: 45@tajmedun.tj, тел: +992-937-20-40-00*

*Исройлов Диловар Садриддинович - ассистент кафедры судебной медицины ТГМУ имени Абуали ибни Сино, E-mail: 45@tajmedun.tj, тел: +992-939-13-74-76*

В статье приведены результаты исследования судебно-медицинское значение морфологических признаков колото-резанных ран в зависимости от степени остроты ребер колюще-режущего следообразующего объекта. Эти данные являются доказатель-

ными и информативными для повышения качества проводимых судебно-медицинских и медико-криминалистических экспертиз.

**Ключевые слова:** колото-резаные раны, нажим на обушковую часть клинка, затупленность ребер обуха клинка.

## FORENSIC SIGNIFICANCE OF MORPHOLOGICAL SIGNS OF STAB WOUNDS WITH VERTICAL EFFECTS OF PIERCING-CUTTING MARK FORMING OBJECT WITH ADDITIONAL PRESSURE ON THE BUTT OF THE BLADE DEPENDING ON THE BLUNTNES OF THE EDGES OF THE BLADE BUTT

*Khushkadamov Zulmakon Kudratbekovich - MD, Professor, Head of forensic medicine department of Avicenna TSMU, E-mail: 45@tajmedun.tj, tel: +992-919-79-44-07*

*Mirzoev Khililillo Muhamadievich - associate professor of Human Anatomy department named after Ya.A.Rahimov of Avicenna TSMU, E-mail: mirzoev19@mail.ru, tel.: +992-915-78-04-05*

*Imomov Beknazar Dodarjonovich -senior teacher of forensic medicine department of Avicenna TSMU, E-mail: 45@tajmedun.tj, tel.: +992-937-20-40-00*

*Isroilov Dilovar Sadriddinovich - assistant of forensic medicine department of Avicenna TSMU, E-mail: 45@tajmedun.tj, tel.: +992-937-20-40-00*

The research results of forensic significance of morphological signs of stab wounds depending on degree of edge sharpness of the piercing-cutting trail (mark) forming object are given in the article. These data are evidence and

informative to improve the quality of forensic medical and criminalistics examinations.

**Keywords:** stab wounds, pressing on the edge of the blade, bluntness of the edges of the blade butt

**Муҳиммият.** Таҳлили адабиётҳои илмии муаллифони ватанӣ ва хориҷӣ дар бораи

омӯзиши ҳаматарафаи масоили осебҳои куфташудаю буридашуда шаҳодат меди-



ханд (Абрамов С.С., 1989, 2000, Гедигушев И.А., 2000). Ташаккули захмҳои куфташу даю буридашуда аз иртиботи қисми охири тег ва ҳосил шудани изи халондан оғоз мейбад, ки намудҳои онро дар шакли ба таври макроскопӣ зоҳиршавандай кафидагиҳои хурд ва буришҳои хурд дар 70%-и осебҳои куфташу даю буридашуда мушиҳида кардан мумкин аст. Дар ашёҳои як тарафашон тезкардашуда дар ташаккули захм хусусияти канори кунд - қирра нақши маҳсусро соҳиб мегардад. Ҳамзамон, ҳоло баҳои аҳамияти тиббию судии тағйиротҳои морфологии захмҳои куфташу даю буридашуда вобаста аз дараҷаи тезии қирраҳои объекти халандаю бурандаи изҳосилкунанда дода шуда аст, ки муҳимиҳои назарӣ ва амалии гузаронидани тадқиқоти таҷрибавии масъалаи мазкурро муайян менамояд.

**Мақсади таҳқиқот, омӯхтани аҳамияти тиббию судии тағйиротҳои морфологии захмҳои куфташу даю буридашуда ҳангоми таъсири вертикалии объекти халандаю бурандаи изҳосилкунанда бо фишороварии иловагӣ ба мӯҳраи тег вобаста аз кундии қирраи мӯҳраи тег.**

**Мавод ва усулҳои таҳқиқот.** Маводи тадқиқ омӯхтани аҳамияти тиббию судии тағйиротҳои морфологии 100 осебҳои таҷрибавии куфташу даю буридашуда мебошад, ки дар натиҷаи зарба задан ба қисмати сина ва шиками биоманекенҳо дар шабонарӯзи авввали баъди фарорасии марг ва омӯзиши минбаъдаи хусусиятҳои морфологии онҳо пайдо шудаанд. Амсиласозии захмҳои куфташу даю буридашуда дар якчанд марҳила гузаронида шуд. Шарти таъсири кордҳои таҷрибавӣ ҳалидани вертикалий нисбати маллофай пӯст бо фишороварии иловагӣ ба мӯҳраи тег ба шумор мерафт. Препарати холиси пӯсти осебдор баъди таҷрибаи гузаронидашуда гирифта шуд ва дар лавҳачаи маҳсус маҳкам карда шуд (бо ёрии ресмони капронӣ канорҳои прерпарат то андозаи асл (аз рӯи шаблон) кашида шуданд) ва дар маҳлули Ратневский № 1 гузорта шуд. Дар маҳлул препарати таҷрибавии пӯстро дар давоми 3-4 ҳафта нигоҳ доштанд, сипас онро гирифта, издиёди маҳлулро

партофтанд ва дар ҳарорати хонагии 20-22° С дар давоми 2 - 3 соат хушк карданд. Осебҳои пӯстро бо маҳлули спиртии сабзи бриллиантӣ бо мақсади контрастикунонӣ коркард намуданд. Минбаъд усулҳои макроскопӣ ва стереомикроскопии тадқиқи препаратҳои асили таҷрибавӣ истифода бурда шуданд (бо ёрии стереомикроскопии МБС-10).

Дар таҷрибай мо 4 корди истеҳсоли завд, дарозии умумиашон 20,0 см истифода бурда шуданд. Тегҳои истифодашудаи кордҳо аз металли сафед тайёр карда шуда, тезкунни яктараф, дарозии 11,0 см, васеъгӣ дар сатҳи гуттондан 1,70 см доштанд. Ба сифати усулҳои тадқиқот мо истифода бурдем: таҳлили макроскопӣ, стереомикроскопӣ ва математикию омории маълумотҳои ҳосилшуда.

**Натиҷаҳои таҳқиқот ва баррасии онҳо.** Дар силсилаи таҷрибахо осебҳо бо корди № 1 расонида шуда, қирраи мӯҳраи он кунд буданд, манзараи макроскопӣ ошкор намудани аломатҳои захмҳои куфташу даю буридашударо нишон медиҳад, ки бо роҳи таҷрибавӣ ҳосил шуда, ба аксарияти осебҳои куфташу даю буридашуда хосанд. Шакли ҳамаи захмҳо ҳангоми боз шудани он ҳамчун фонашакл қайд шуда, ҳангоми муқоисаи канорҳо бошад - самтӣ, бо канорҳои ҳамвор (вер. 1,0), бо дарозии миёнаи захм  $15,9 \pm 0,2$  мм, васеъгии нӯги кунд; дар чойи таҳнишинӣ -  $1,26 \pm 0,03$  мм; дар қирраҳо -  $0,89 \pm 0,02$  мм. Нӯги қиррагии захм, ки ҳангоми осебрасонӣ ҳосил шудааст, ҳангоми фишороварӣ ба мӯҳра ба таври макроскопӣ ҳамчун П-шакл ба қайд гирифта шуд (вер. 1,0). Ҳангоми расонидани осебҳои таҷрибавӣ бо фишороварӣ ба қирраи теги корд даридағиҳои иловагии пӯст дар нӯгҳо ҳосил шуданд.

Дар нуктаи халондан ҳангоми тадқиқоти макроскопӣ аз хусусиятҳои морфологӣ фурӯнишинӣ (эҳт. 0,4), ноҳамвории девора аз тарафи рост ё чап (ба эҳт. 0,2 баробар), нуқсонҳои сатҳии эпителия (эҳт. 0,2 ҳам аз рост, ҳам аз чап) ошкор карда шуд. Дар қисмати байни қунҷҳои нӯги П-шакл фурӯнишинӣ ошкор карда нашуд.



Тадқиқи стереомикроскопӣ ҳангоми қалонкунии  $10\times 20\times$  гузаронида шуд. Қирраҳои канорҳои осеб ҳамчун равшан зохиршавандай баробар (эҳт. 1,0) ба қайд гирифта шуданд. Кунҷҳои нӯги кунди заҳм дар ин сислсилаи мушоҳидаҳо морфологияи гуногун доштанд. Кунчи рост ҳамчун (эҳт. 0,2), ҳамчун мудаввар  $0,8$  ба қайд гирифта шуд. Даридагиҳои кунчи рости нӯги кунд бо ҳиссай эҳтимолии 0,2 мушоҳида карда шуданд. Кунчи чапи нӯги кунди заҳм бошад дар ҳамаи ҳолатҳо тез буд (эҳт. 1,0), ва даридагиҳои зиёд дошт, ки эҳтимолияти пайдоиши онҳо ҳамчун 0,6 муайян карда шуд.

Дар як аз панҷ мушоҳидаҳои ин силсилаи таҷрибаҳо (эҳт. 0,2) фурӯнишний баробари нӯги кунд мушоҳида карда шуд, ҳамзамон дар ҳар яке аз ин ҳолатҳо фурӯнишний марзҳои дақиқ дошт. Дар қисмати буриши қиррагӣ ноҳамвориҳои девора аз тарафи рост ва чап ба қайд гирифта шуданд (бо эҳтимолияти баробари 0,2). Байни кунҷҳои нӯги кунд дар қисме аз мушоҳидаҳо (эҳт. 0,4) мо нуқсони сатҳии пӯсти шаклаш секунҷаро ошкор намудем.

Тадқиқоти макроскопии морфологияи заҳмҳои қуфташудаи буридашуда, ки ҳангоми амсиласозии таҷрибавии осебҳои бо ҳалонданни вертикали ҳосилшуда бо фишорварӣ ба қисмати қиррагии тег ва истифодай корди дорои қирраҳои кунди мӯҳра ҳосил шудаанд (теги № 2) дар бораи ҳосилшавии заҳмҳои қуфташудаю буридашуда бо аломатҳои умумӣ ва гурӯҳӣ шаҳодат доданд, ки барои намуди мазкури осеб ҳосанд. Даҳози миёнаи заҳми пӯст  $15,8\pm0,45$  мм буд, васеъгии нӯги кунди осеб: дар куллаҳо -  $1,30\pm0,02$  мм; дар фурӯнишний -  $1,42\pm0,03$  мм; дар қирраҳо -  $0,77\pm0,03$  мм. Нӯги кунди заҳм ба таъсири мӯҳраи корд мувофиқ буд ба таври назарӣ ҳамчун байзашакл муайян карда шуд (эҳт. 1,0). Канорҳои осеб ба таври макроскопӣ ҳамчун ҳамвор ба қайд гирифта шуданд (эҳт. 1,0). Девораи канали заҳм дар гафсии пӯст ҳамвор ва оvezон буданд (эҳт. 1,0). Нуқтаи ҳалондан ба таври макроскопӣ нуқсони сатҳии эпителия (эҳт. аз рост- 0,2, аз чап - 0,2) ва ноҳамвории де-

вора, бо эҳтимолият аз тарафи чап - 0,2, аз тарафи рост - 0,6 дошт.

Ҳангоми тадқиқоти стереомикроскопӣ ҳангоми қалонкунии  $10-20\times$  мо муқаррар намудем, ки канорҳои заҳмҳои қуфташудаю буридашуда дар ин гурӯҳ ҳамвор буданд (вер. 1,0). Нӯги қиррагӣ доимо шакли байзавӣ дошт (эҳт. 1,0). Ҳарду кунчи нӯги кунд мудаввар буданд (эҳт. 1,0). Дар қисмати нӯги қиррагӣ бо эҳт. 0,6 ба таври баробар фурӯнишинии зохиршаванд, бо марзҳои норавшан (эҳт. 0,6) мушоҳида карда шуд. Зохиршавандагии номутаносиби кунҷҳои нӯги кунҷ бо тағиироти начандон қалони ҳамворӣ ҳангоми воридкуни тег ҳангоми ҳалондан шарҳ дода мешавад (тамоюлҳои начандон қалон нисбати пӯст дар лаҳзаи ҳалондан) ки ҳангоми чуқурии қалони пӯст дар лаҳзаи гуттондани ашёи изҳосилкунанда ташаккул меёбад.

Дар нуқтаи ҳалондан мо ноҳамвории девораи рост ва чап (эҳт. 0,6 ва 0,2 мувофиқан), инчунин нуқсони сатҳии эпителияро бо эҳтимолияти баробари 0,2 аз рост ва чап мушоҳида намудем. Фурӯнишний дар нуқтаи ҳалондан вуҷуд надошт (эҳт. 1,0). Дар нуқтаи ҳалондан девораи заҳмҳои қуфташудаю буридашуда самти вертикали доштанд. Пайдо шудани маҷмӯи аломатҳои мазкур, маҳз нова дар қисми болоӣ ё миёнаи пӯст ва нимруҳи вертикалии девраҳо дар нуқтаи ҳалондан бо шаклдигаркуни нисбатан зохиршавандай пӯст дар лаҳзаи расонидани осеб шарҳ дода мешавад. Ба ҳамин тарик, дар нуқтаи ҳалондан минтақаи фишорварӣ, дар дуртар бошад - минтақаи шаклдигаркуни пластикӣ ҳисл мешавад ва вайроншавӣ дар ин ҳоалт аз рӯи навъи квазипластикӣ сурат мегирад. Тадқиқи нимруҳи девраҳои заҳмҳои қуфташудаю буридашуда нишон дод, ки девораҳои ҳамвор бо эҳтимолияти тарафи рост - 0,4 ва чап - 0,8 ошкор карда мешавад. Дар ҳолатҳои дигари мушоҳидаҳо бошад нимруҳи девраҳо аз ҳисоби ҳосилшавии нова дар пӯст ноҳамвор буд (эҳт. мувофиқан аз рост - 0,6 ва аз чап - 0,2).

Дар қисмати нӯгҳои қиррагии осебҳои қадидагиҳои эпителияи дарозиашон гуногун



(аз 0,2 то 0,5 мм) бо эҳтимоляти 0,4 аз рост ва 0,2 аз чап чой дошт. Мавҷуд будани нуқсонҳои сатҳии минтақаи таъсири қирраи шакли росткунча (эҳт. 0,6) ва секунча (эҳт. 0,4) ба қайд гирифта шуданд. Ҳангоми халондан бо теги дорои қирраҳои кунди мӯхра минтақаи иртиботи аввалияи тег бо пӯст зиёд мешавад, чуқурии нисбатан амиқтари қифшакл ташаккул меёбад, ки бо қашишҳӯй дар ҳамаи қабатҳои пӯст ҳамроҳӣ менамояд.

**Хулоса.** Силсилаи тачрибаҳои гузаронидашуда дар бораи он шаҳодат медиҳанд, ки дараҷаи тезии қирраҳои мӯхраи объекти халандау бурандай изҳосилкунанда алома-

тҳои қатъиян фардӣ доранд, ки дар морфологияи заҳмҳои қуфташудаи буридашуда ҳангоми халондани бо фишороварӣ ба қирраи теги корд расондашуда зоҳир мегардад, ки хусусияти морфологии заҳмҳои қуфташудаю буридашудаи ин силсилаи амсилаҳозии тачрибавиро иникос менамояд. Маълумотҳои ҳосилшуда барои баланд бардоштани сифати экспертизаҳои судию тиббӣ ва тиббию ҷиноятӣ ба мақсади ҳал намудани масъалаҳои яроқи истифодашуда ва тартиб додани хулосаи илман асосноки экспертизӣ дар бораи заҳмҳои қуфташудаю буридашуда аз рӯи маълумотҳои морфологӣ сабиткунанда ва иттилоотӣ ба шумор мераванд.

## АДАБИЁТ

1. Абрамов С.С. Письмо "Об идентификационных исследованиях колото-резанных повреждений одежды и ран кожи". М: 1989. - 36 с.
2. Абрамов С.С. Медико-криминалистическая идентификация. М: Инфа-М 2000. - 472 с.
3. Гедыгушев И.А. Судебно-медицинская экспертиза при реконструкции обстоятельств и условий причинения повреждений (методология и практика): Дис. ... доктора мед. наук. г.Воронеж 2000. -216 с.



## ТИББИ НАЗАРИЯВӢ

### ОМӮЗИШИ БАҶЗЕ ХУСУСИЯТҲОИ РЕАКСИЯИ МУТОБИҚШАВИИ ОРГАНИЗМИ ДОНИШЧӻЁН - ВАРЗИШГАР

Х.А. Зафаров, М.Б. Устоев, М.Ё. Холбегов

*Зафаров Хол Авзалович* мудири кафедраи анатомия ва физиологияи Донишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон ба номи С.Раҳимов - (тел.: (+992) 937-77-10-15).

*Устоев Мирзо Бобоҷоновиҷ* мудири кафедраи физиологияи одам ва ҳайвоноти Донишгоҳи миллии Тоҷикистон - (тел.: (+992) 935-17-22-32).

*Холбегов Мирзоҳамдам Ёрбеговиҷ* мудири кафедраи биологияи тиббӣ бо асосҳои генетикии ҶДТТ ба номи Абӯали ибни Сино - (тел.: (+992) 934-26-81-10).

Проблемаи ҳифзи сиҳати насли оянда, хусусан ҷавонон дар марҳалаҳои гуногуни инкишофи ҷомеа яке аз вазифаи асосӣ ва душвор ба ҳисоб меравад.

Барои таъмин намудани шароитҳои мувоғиқ чораҳои хеле мушаххасро дидан зарур меояд. Бинобар ин аз тарафи олимони варзидаи соҳа ин масъала тарзу усулҳои нав ба навро талаб мекунад[ 9, 10 ]. Новобаста ба ин таи солҳои зиёд теъдоди бемориҳои системаи дилу рагҳо, ҳозима, нафаскашӣ, такяву ҳаракат дар байни донишҷӯён зиёд шуда истодааст.[ 6,7,14,15,16 ].

Донишҷӯён дар раванди фаъолияти таълимиӣ бо сарбории зиёди ахборотӣ илмӣ ва шиддатнокии эҳсосӣ таъсири камҳаракат, тағйирёбии речай истеъмоли физо ва дар муҳити аз ҷиҳати экологӣ номусоиди зист дучор мешаванд.

Ин омилҳо ба инкишофи стресс камму-тобиқшавӣ, шиддат ёфтани равандҳои бемориҳои пинҳонӣ мусоидат менамояд, ки ин ба суст шудани қобилияти корӣ ва фаъолияти донишҷӯён меорад.

**Калимаҳои қалидӣ:** Насл, инкишоф, мутобиқшавӣ, сарборӣ, эҳсос, экологӣ, омилҳо, бемориҳо, раванд, тадқиқот.

### ИЗУЧЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ РЕАКЦИИ АДАПТАЦИИ ОРГАНИЗМА СТУДЕНТОВ - СПОРТСМЕНОВ

*Зафаров Хол Авзалович* - зав. кафедрой анатомии и физиологии, Таджикский институт физкультуры им. С. Раҳимова, тел.: (+992) 937-77-10-15).

*Устоев Мирзо Бабаджанович* - зав. кафедрой физиологии человека и животных Таджикского национального университета, тел.: (+992) 935-17-22-32).

*Холбегов Мирзоҳамдам Ёрбеговиҷ* - зав. кафедрой медицинской биологии с основами гинекологии ТГМУ им. Абуали ибни Сино, тел.: (+992) 934-26-81-10).

Проблема охраны здоровья будущих поколений, особенно молодёжи, в разные периоды развития общества одна из основных и трудных задач. Для обеспечения нормального условия требует много внимания.

Поэтому, согласно высказываниям многих учёных, это проблема требует новых средств оздоровительного воздействия и введение новых методов и условий оздоровления [ 9, 10 ].

В последние годы продолжается рост заболеваний дыхания, сердечно-сосудистой, пищеварительной систем, опорно-двигательный аппарат у студентов разных курсов и специальностей [ 6,7,14,15,16 ].

Студенты испытывают высокие информационные нагрузки и эмоциональное напряжение в процессе учебной деятельности, нарушение режима питания, экологически неблагоприятной среды обитания.



Эти факторы способствуют развитию стресса, дизадаптации, обострению скрытых патологических процессов, негативно отражающихся на работоспособность и успеваемость студентов.

**Ключевые слова:** поколение, развитие, адаптация, нагрузка, эмоция, экология, факторы, болезнь, процесс, исследование.

## STUDYING OF SOME FEATURES OF REACTION OF ADAPTATION OF THE ORGANISM OF STUDENTS - ATHLETES

H.A. Zafarov, M.B. Ustoev, M.Yo.Kholbegov

**Zafarov Khol Avzalovich** - head of anatomy and physiology department, Tajik institute of physical education named after S. Rahimov, ph.: (992) 937-77-10-15).

**Ustoev Mirzo Bobojonovich** - head of human physiology and animals department of Tajik national university, ph.: (992) 935-17-22-32).

**Kholbegov Mirzohamdam Yorbegovich** - head of the department of medical biology with the basis of genetics of Avicenna TSMU, ph.: (992) 934-26-81-10).

Problem of health protection of future generations, especially youth, during the different periods of development of society is one of the main and difficult objectives. For providing a normal condition demands many attention.

Therefore, according to the statements of many scientists, the problem demands new means of recreational influence and introduction of new methods and conditions of improvement [9, 10].

In recent years growth of respiratory, cardiovascular, digestive, musculoskeletal

systems diseases at students of different courses and specialties are continued [6,7,14,15,16].

Students experience high informational loads and emotional stress in the course of educational activity, disturbance of diet, ecologically unfavourable habitat.

These factors contribute to the development of stress, disadaptation, aggravation of the hidden pathological processes which are negatively reflected on working capacity and students progress.

**Keywords:** generation, development, adaptation, loading, emotion, ecology, factors, disease, process, research.

**Мухиммият.** Омӯзиши ҳолати функсионалии системаҳои асосии организм - дилурагҳо, система маркази асаб, ҳолати равониву эҳсосӣ барои муайян намудани хусусиятҳои мутобиқшавӣ ба сарбории таълими донишҷӯёни мунтазам ба варзиш машғулбуда нисбат ба донишҷӯёне, ки ба варзиш кам машғуланд ё умуман иштирок на-меварзанд дар онҳо хеле хуб ва мұттадил мегузарад ва ин равандро системаҳои мутташакил ва байни ҳам алоқамандбуда ба таври муайян таъмин мекунанд [1,23, 5, 12, 17] ва ҳамзамон онҳо ба якдигар ёрии дучониба мерасонанд, ки натиҷаи ба ҳам фоидаовар ҳосил мешавад.

**Мақсади таҳқиқот.** Барои муайян намудани тарзи мутобиқшавии фардӣ дар дони-

шҷӯёни варзишгар дар раванди варзишӣ мебошад.

**Мавод ва усуљҳои таҳқиқот.** Таҷрибаҳо дар донишҷӯ - варзишгарони бахшҳои гуногуни Донишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон ба номи С. Раҳимов дар 36 до-нишҷӯ иҳтиёран дар синни 18-22 гузаронида шуд.

Иштирокчиёни таҷриба ба 3 гурӯҳ тақсим карда шуданд, ки доимо ба танзими рӯхии ҷисмонӣ машғуланд. Инчунин дар онҳо нишондиҳандои антропометрӣ низ чен карда шуд. Барои баҳодиҳӣ инчунин суръати ҳаракати аъзои ҳис низ истифода карда шудааст.

Дар таҷриба аз тестҳои олимон [8, 10] бо коркарди иловагии худамон дар давраи



ташхис дигар усулҳо низ истифода шудаанд.

### **Натиҷаи таҳқиқот ва баррасии онҳо.**

Таҳқиқотҳо оиди тағиyrёбии ҳолати функционалии системаи гардиши хун дар давраҳои гуногуни ҷараёни таълим муайян карда шудаанд. Маълум карда шудааст, ки дар давраи байни сессия нишондиҳандаи тобоварии статикии дастҳо дар ҷавонон ва духтароне, ки ба варзиш машгуланд, нисбат ба донишҷӯёне, ки ба варзиш машгул нестанд. муайян карда шуд. Таҷрибаҳо нишон доанд, ки нишондиҳандаҳои пасттаринро дар духтарони ба варзиш машгулнабуда баръакс аз ҳама баландашро дар ҷавонони ба варзиш машгул буда мушоҳида мешавад (чадвали 1)

Давраи сессия дар духтарону ҷавонон эҳтимолияти камшавии нишондиҳандаҳо мушоҳида кардан мумкин аст, ки ин нишондиҳандаҳои пасттарин дар ҷавонону духтарони ба варзиш машгул набуда ва баландтарин бошад, ба духтарони ба варзиш машгулнабуда мушоҳида гардиданд.

Ҳангоми тадқиқотҳои лонгитудинаӣ (инфириодӣ), ки дар давраи байни сессияҳо гузаронида шуданд, ба таври эҳтимолияти поён рафтани нишондиҳандаҳои тобоварии статикии дастони донишҷӯёни курси дуюмро дидан мумкин аст. Ин гурӯҳе, ки ба варзиш машгул набуданд, нишондиҳандаҳои пастарин мушоҳида карда шуд.

Дар давраи сессия дар ҳама донишҷӯёни тадқиқотшуда пастшавии нишондиҳандаи ТСП ҳусусан дар ташхисшавандагоне, ки ба варзиш машгуланд қайд кардан мумкин аст. Аммо дар бузургии мутлақ нишондиҳандаҳо дар варзишгарон назар ба машқнаварзидаҳо нисбатан баланд буданд.

Аҳамияти максималии тобоварии статикий дар тадқиқшавандагоне ба назар мерасад, ки ба варзиш машгуланд. Ҳангоми муоинаи арзӣ аҳамияти баланди нишондиҳандаи тобовари статикии дар донишҷӯ-варзишгарони курси якро нисбат ба курсҳои ду мушоҳида кардан мумкин аст.

### **Чадвали 1.**

#### **Тобоварии статикии дастҳо (с) дар марҳилаҳои гуногуни раванди таълими донишҷӯён ( $M \pm m$ )**

Гурӯҳҳо	Курси I		Курси II	
	Давраи байни сессия	Давраи сессия	Давраи байни сессия	Давраи сессия
Ҷавонони варзишгар n=30	$84,50 \pm 8,31$	$32,35 \pm 2,40^*$	$50,54 \pm 5,01$	$21,40 \pm 2,09^*$
Ҷавондухтарони варзишгар n=25	$78,20 \pm 18,0$	$38,30 \pm 0,50$	$46,42 \pm 3,05$	$21,35 \pm 2,03$
Ҷавонони машқнаварзида n=35	$61,10 \pm 0,32^{**}$	$28,45 \pm 1,71^*$	$44,25 \pm 2,03$	$20,15 \pm 2,12$
Ҷавондухтарони машқнаварзида n=35	$45,35 \pm 6,30^{**}$	$31,30 \pm 0,50^*$	$41,50 \pm 3,04$	$20,54 \pm 2,09$
Гурӯҳҳо	Курси III		Курси V	
	Давраи байни сессия		Охири сол	
Ҷавонони варзишгар n=25	$55,50 \pm 3,07$		$33,41 \pm 0,32^*$	
Ҷавондухтарони варзишгар n=20	$50,40 \pm 0,72$		$31,35 \pm 0,31^*$	
Ҷавонони машқнаварзида n=35	$48,50 \pm 3,41^{**}$		$24,25 \pm 0,31^*$	
Ҷавондухтарони машқнаварзида n=35	$44,20 \pm 2,12^{**}$		$21,50 \pm 0,33^*$	

Эзоҳ: \* - эҳтимолияти фарқиятбо натиҷаҳои байни сессияҳо;

\*\* - байни варзишгарон ва тадқиқшавандагони тамриннадида; ҳангоми  $p < 0,05$  будан.



Маълумотҳои оварда шудаанд, далели онанд, ки мондашави дар давраи сессия ва дар охири курси панчум, пеш аз супоридани имтиҳонҳои давлатӣ мушоҳида мешавад. Қайд кардан мумкин аст, ки варзишгарони нишондиҳандаҳои ибтидоии тобоварӣ дастонашон баланд буда, дорои захираҳои зиёди қобилияти корӣ ва устуворият ба инкишофи хасташавӣ мебошанд.

Натиҷаи ченқунии тобоварии статикии дастҳо дар охири ҳар як соли таҳсил, ки бо сессия, хусусан дар курси панчум ва пеш аз имтиҳонҳои давлатӣ мувоғиқ меояд, дале-

ли дар донишҷӯён инкишоф ёфтани мондашавӣ мебошад. Аксуламали мутобиқшавии дил ва тавсифи он ба шиддатнокии нуқтави низ дар таҳқиқшавандаҳо фарқ мекард.

Дар давраи байнисессия дар ҷавонон ва духтарони курси якум, ки ба варзиш машғул нестанд, нишондиҳандаҳои ЗКД ва ФШ дар ҳолати оромӣ қарор доштан аз вазиши гар фарқ надоштанд (ҷадв.2) факат дар духтарони машқнаварзида нишондиҳандаҳо фишори диастолии ФД дар ҳолати оромӣ эҳтимолият нисбат ба тамрин надидаҳо балан мебошад.

## Ҷадвали 2

### Нишондиҳандаҳои ЗКД ва ФШ ҳангоми кори нуқтавии мушакҳо дар донишҷӯёникурси якум дар давраи байнисессия (М±м)

Гурӯҳҳо	Нишондиҳандаҳо								
	ЗКД зарба/ дакика то	ЗКД зарба/ дакика то ҳангоми	ЗКД зарба/ дакика пас аз	ФШ аз мм.сут. сим то	ФШ аз мм.сут. сим ҳангоми	ФШ аз мм.сут. сим пас аз	ФШ аз мм.сут. сим. то	ФШ аз мм.сут. сим. ҳангоми	ФШ аз мм.сут. сим. пас аз
Ҷавонони варзишгар n=30	68,06± 1,22	75,15± 1,90	69,10± 1,33	113,30± 3,31	124,20± 3,80*	1114,24± 3,07	63,55± 1,05	74,50± 3,02	69,42± 1,08
Ҷавондухтарони варзишгар n=25	66,05± 2,40	74,20± 1,74*	66,05± 1,92	97,44± 1,07	1111,30± 4,11*	1114,24± 3,07	63,55± 1,05	74,50± 3,02	69,42± 1,08
Ҷавонони машқнаварзида n=35	70,10± 2,40	81,30± 2,23*	72,20± 1,94	110,34± 4,00	125,42± 5,42*	112,32± 4,04	64,21± 2,06	77,14± 4,08*	66,50± 2,07
Ҷавондухтарони машқнаварзида n=35	72,15± 2,60	79,40± 2,81*	75,33± 2,10	103,10± 2,7	115,30± 4,13*	105,29± 3,07	73,34± 3,02**	86,40± 4,04*	76,31± 2,41

Эзоҳ: \* - эҳтимолияти саҳҳо бо нишондиҳандаҳои оварда нишон дода шудааст;

\*\* - байни варзишгарон ва тадқиқшавандагони тамриннадида; ҳангоми  $p < 0,05$  будан;

Ҳангоми фаъолияти мавзей, дар ҳамаи тадқиқшавандагон, эҳтимолияти саҳҳо болоравии нишондиҳандаҳои ЗКД ва ФШ мушоҳида карда шуд. Дараҷаи зиёдшавии нишондиҳандаҳои мазкур, дар мавриди тадқиқшавандагони тамриннадида, қиёсан ба варзишгарон бештар аст.

Дар давраи сессия, дар ҳамаи таҳқиқшавандагони қиёсан ба давраи байнисессияҳо, зимни курси якум дараҷаи зиёдшавии ин ё он афзуншавии нишондиҳандаҳои ЗКД ва ФШ-и систолӣ ба мӯқоиса ба давраи байнисессия муайян карда шуд.. Ба таври саҳҳо тағиیر ёфтани ЗКД дар духтарони тамриннадида ва ФШ-и систолӣ бошад, дар тамоми ҷавонон ба дидан мумкин аст. Нишондиҳандаҳои ФШ-и диастолии тамоми тадқиқшавандагон каме баландтар аз он ҷумла (эҳтимолияти ҷавонони варзишгар) дар дух-

тарони тамриннадида бошад, ин нишондиҳанда нисбатан ба давраи байнисессия пасттар аст.

**Хулоса.** Реаксия ба сарбории мавзей болоравии нишондиҳандаҳои ЗКД ва ФШ-и тамоми тадқиқшавандагонро ҳам дар давраи байнисессия қайд кардан мумкин аст. Ба таври аниқ тағиир ёфтани нишондиҳандаҳои ЗКД дар мавриди духтарони тамриннадида ва ФШ-и систолӣ бошад, дар гурӯҳи варзишгарон мушоҳида карда шуд. Тадқиқоти гуногуне, ки баъд аз як соли таълимӣ дар давраи байнисессияҳо гузаронида шуд. Аз он шаҳодат медиҳад, ки дар охири курси дуюм дар духтарони тамриннадида нисбат зиёд шуданд. ЗКД, бомуқоиса ба курси якум ва дар донишҷӯёни боқимонда бошад, вай бетағиир мемонад (расми 3, 4). Инчунин баландшавии нишондиҳандаҳои ФШ-и си-



столй дар тамоми тадқиқшавандагон хусусан (дар духтарони тамриннадида) мушохидарда карда мешавад. Нишондиҳандаҳои ФШ-и диастолӣ бошад нисбатан ба андоза кам тафийир ёфтанд, ба ғайра аз духтарони тамриннадида, ки дар онҳо нишондиҳандаи мазкур дар ҳақиқат коҳиш ёфта буд.

Дар реаксияи сарбории мавзеи донишҷӯёни курси ду болоравии нишондиҳандаҳои ЗКД нисбатан саҳех дар духтарон ва ҷавонони тамриннадида во меҳурад. Дар тамоми тадқиқшавандагон ҳангоми кор,

хусусан, дар тамриннадидагон, баланд шудани ФШ-и системӣ мушохидарда мешавад; дар тамоми санцидашавандагон фишори диастолӣ зиёд мешавад.

Ҳангоми муоинаи такрорӣ, дар давраи сессия, дар тамоми санцидашавандагон - ҷавонони ба варзиш машғулбуда, монанди курси якум, нисбатан кам зиёд шудани ЗКД мушохидарда мегардад. Нишондиҳандаи ФШ-и системӣ ва дистолӣ дар давраи сессия, хусусан дар донишҷӯёни тамриннадида, баландаст.

## АБАДИЁТ

1. Алиева М.Т. Омӯзиши муқоисавии таъсири шакли кредитии таҳсилот ба фаъолияти системаи асаби донишҷӯён / М.Т. Алиева, М.Б. Устоев // Нигаҳдории тандурустии Тоҷикистон ISSN 0514-2415 №3, Душанбе 2018, С. 9-14
2. Алиева М.Т. Влияние экзаменационного стресса на здоровье студентов / М.Т. Алиева, М.Б. Устоев // Материалы II Всероссийской научно-практической конференции Агаджанянские чтения Москва 2018
3. Анохин П.К. Очерки по физиологии функциональных систем. / П.К. Анохин // - М.; Медицина, 1975. - 448с.
4. Баевский Р.М. Прогнозирование состояний на грани нормы и патологии / Р.М. Баевский // - М.; 1979. - 295с.
5. Батоцырева Т.Е. Количественная оценка уровня стресса по показателям вариабельности сердечного ритма у студентов в условиях экзаменационной сессии и спортивных соревнований / Батоцыренова Т.Е., Сушкива П.Т., Иванов С.В. // Функциональное состояние и здоровье человека. Материалы I Всероссийской научно-практической конференции. 25-29 сентября, 2006. - Ростов-на/Д.. Изд-во "ЦВВР". - С.75-77.
6. Гладуш А.Д. Здоровье студентов / А.Д. Гладуш, Д.И. Кича, О.А. Гринина // Международной научно-практической конференции: сб. тез. - М., 1999. - С.24- 25.
7. Гора Е.П. Состояние здоровья студентов Дальнего Востока / Е.П. Гора, И.А. Попова // Альманах. Новые исследования. - 2004. - №1-2. - С.128-129.
8. Ильин Е.П. Дифференциальная психофизиология / Е.П. Ильин // - СПб.: Питер, 2001.- 464с.
9. Козловский В.А. Функциональное состояние сердечно-сосудистой системы и физическая работоспособность студентов университета / В.А. Козловский, О.Л. Упоров, О.В. Андреева // Российский физиологический журнал им. И.М. Сеченова. - 2004. - Т.90. - №8. - С.318.
10. Корденко А.Н. Изучение состояния здоровья учащейся молодёжи / А.Н. Корденко, С.И. Картышева, Н.М. Преснякова, В.И. Ковылова, С.М. Колесниченко, Л.В. Паҳунова, Н.В. Соколова, И.А. Кармаева // Альманах. Новые исследования. - 2004. - №1-2. - С.215.
11. Коновалов В.И. Изучение адаптационных реакций организма спортсменов, специализирующихся в легкоатлетических видах на выносливость. Человек в мире спорта: новые идеи, технологии, перспективы. / И. Коновалов// Тезисы докладов Международного конгресса. - 1998. - Москва, 24-28 мая. - Т.1. - С.84-85.
12. Кузьмина, А.И. Компьютерная реализация методики Теппинг-тест / К.И. Кузьмина, Т.Н. Семик, Е.М. Кочетенко // УС и М. - 2002. - №5. -С.63-68.



13. Савина Л.Н. Системный подход к гигиеническому образованию студентов педагогических вузов / Л.Н. Савина, Н.Г. Монахова // Альманах. Новые исследования. - 2004. - №1-2. - С.336-337.
14. Устоев Б.Р. Изменение частоты сердечно-сосудистой у студентов в процессе обучение в вузе / Б.Р. Устоев, М.Б. Устоев, М.Т. Алиева // Вестник нац. университета, естественные науки. Душанбе 2016, №1/2 (196). С. 273-278. ISSN 2413-452X.
15. Хадарцев А.А. Здоровье студентов / А.А. Хадарцев, В.Э. Фризен, В.А. Жеребцова, Е.Е. Сапогова // сб. тез. Международной научно-практической конференции. - М., 1999. - С.24-25.
16. Щербатых Ю.В. Использование методов саморегуляции и нейролингвистического программирования для снижения уровня стресса у студентов /Ю.В. Щербатых // Профилактика правонарушений в студенческой среде. - Воронеж: Изд-во ВГПУ, 2003. - С. 105-107.
17. Юматов Е.А. Экзаменационный стресс у студентов / Е.А. Юматов, В.А. Кузьменко, В.И. Бадиков // Физиология человека. - 2001. - Т.27. - №2. - С. 104 -111.

## **ТАШАККУЛИ МАЛАКАХОИ КОМАНДИРЙ-МЕТОДИИ ДОНИШЧУЁН ДАР ҖАРАЁНИ ОМҰЗИШИ ФАННИ ТАШКИЛ ВА ТАКТИКАИ ХАДАМОТИ ТИБ**

### **Б. Махмуд**

Кафедраи тибби ҳарбии(сардори кафедра полковники хизмати тиб Б.Махмуд)-и  
ДДТТ ба номи Абұалій ибни Сино.

*Бахром Махмуд, полковники хизмати тиб, срдори кафедраи тибби ҳарбии ДДТТ ба номи Абұалій ибни Сино. Тел.: 938809770.*

Барои ба даст овардани натиҷаи хуби таъминоти тиббӣ дар қӯшунҳо ин дуруст ва дақиқ ба роҳ мондани фаъолияти қисмҳо ва муассисаҳои хадамоти тиббӣ - ҳарбӣ мебошад. Асоси чорабинҳои муолиҷавию таҳлиявиро фанни "Ташкил ва тактикаи хадамоти тиббӣ"-й меомӯзонад. Ташкил ва тактикаи хадамоти тиббӣ - ин илм дар бораи ташкили таъминоти тиббии қӯшунҳо дар замони ҷанг мебошад.

Ташкил ва тактикаи хадамоти тиббӣ, ҳамчун соҳаи тиббӣ - ҳарбӣ қонуниятиҳои воқеии ташкили таъминоти тиббии қӯшунҳоро бо роҳи ҳаматарафа тадқиқ намуда,

шароитҳои фаъолияти хадамоти тиббӣ дар замони ҷанг, усулҳои истифода бурдани қувва ва воситаҳои хадамоти тиббиро меомӯзонад.

Дар асоси ин Ташкил ва тактикаи хадамоти тиббӣ шаклу усулҳои беҳтарини ташкил намудани таъминоти тиббии қӯшунҳоро дар шароитҳои гуногуни вазъияти ҷангӣ баррасӣ намуда, кор карда мебарояд.

**Калимаҳои калидӣ.** Ташкил ва тактикаи хадамоти тиббӣ, амалияҳои командирӣ-методӣ, кафедраи ҳарбӣ, ҷузъу томҳои хадамоти тиббӣ, таҳлия.

## **ФОРМИРОВАНИЕ КОМАНДИРСКО-МЕТОДИЧЕСКИХ УМЕНИЙ У СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТУ ОРГАНИЗАЦИИ И ТАКТИКИ МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ**

*Бахром Махмуд, полковник медицинской службы, начальник кафедры военной медицины ТГМУ им. Абуали ибни Сино. Тел.: 938809770.*

Для получения хорошего результата в медицинском обеспечении вооруженных сил

необходимо правильно и точно организовать деятельность военно-медицинских ча-



стей и учреждений. Основу лечебно-профилактических мероприятий изучает дисциплина "Организация и тактика медицинской службы".

Организация и тактика медицинской службы - это наука об организации медицинского обеспечения вооруженных сил в военное время.

Организация и тактика медицинской службы как составная часть военной медицины всесторонне рассматривает реальные закономерности организации медицинского обеспечения вооруженных сил, обучает

способам (методам) использования средств и сил медицинской службы.

На основе этого, при организации и тактике медицинской службы рассматривают и разрабатывают лучшие формы и методы организации медицинского обеспечения войск в различных условиях военной ситуации.

**Ключевые слова:** Организация и тактика медицинской службы, командирско-методические умения, военная кафедра, части и подразделения медицинской службы, эвакуация.

## FORMATION OF COMMANDER AND METHODICAL ABILITIES AT STUDENTS IN THE COURSE OF TRAINING OF ORGANIZATION AND TACTICS OF MEDICAL SERVICES

*Bahrom Mahmud, Colonel of medical service, head of military department of Avicenna TSMU. Tel.: 938809770.*

For obtaining a good result in medical support of armed forces it is necessary to organize correctly and precisely activity of military-medical parts and institutions. The basis of medical-preventive actions is studied by discipline "The organization and tactics of medical service".

The organization and tactics of medical service is a science about organization of medical support of armed forces in wartime.

The organization and tactics of medical service as a component of military medicine comprehensively considers real regularities of

the organization of medical support of armed forces, trains in ways (methods) of use of means and forces of medical service.

On the basis of it at the organization and tactics of medical service are considered and are developed the best forms and methods of the organization of medical support of troops in various conditions of a military situation.

**Keywords:** Organization and tactics of medical service, commander and methodical abilities, military department, parts and divisions of medical service, evacuation.

**Мухиммият.** Асосгузори чаррохии муосири ҳарбӣ - саҳроӣ Н.И.Пирогов чунин навишта буд: Таъминоти тибии қӯшунҳо дар шароитҳои гуногуни вазъияти ҷанг боиси пайдо шудани соҳаи маҳсуси донишҳои тибби ҳарбӣ - ташкил ва тактикаи хадамоти тиб гардид. Ташкил ва тактикаи хадамоти тиб шаклҳои нави мувофиқ ва мақсадноки таъминоти тиббиро коркард намуд. Дар пайдоиш ва ҷорӣ намудани системаи ташкил ва тактикаи хизмати тиб олими забардасти рус Н.И.Пирогов саҳми бузург бозидааст. Ӯро ҳамчун асосгузори системаи ташкил ва тактикаи хидмати тиб номидан ҳам комилан

дуруст аст. Ӯ дар ҳақиқат исбот намуд, ки дар майдони ҷанг муваффакиятҳои кормандони тиб дар қобилияти ташкилотчигии ҳар як табиб вобастагии қалон дорад. Ӯ мағҳуми ин системаро баръало возеҳ намуда ба кормандони тиб маслиҳатҳои беҳтарини илмиро додааст, оид ба сари вақт кофтукоб намудани заҳмдорон дар майдони ҷанг, ба онҳо расонидани ёрии авалини тибӣ, қашонидани онҳо аз минтақаҳо, лонаҳои заҳмдорон дар майдони ҷанг, дар масофаҳои муайян аз ҷабҳа дурттар густариш додани нуқтаҳои хизмати тибӣ, госпиталҳо ва дигар муассисаҳои табобатии ҷузъу томҳои



хадамоти тиббӣ, нуктаҳои таҳлия намудани заҳмдорону беморон, ба навъҳо чудо намудани заҳмдорону беморон, идора намудани хадамоти тиббӣ дар майдони ҷанг ва таъминоти тиббии ҷангро бо маводҳои тиббӣ, ки то ба ҳол ба кор меравад. Баъди ба пуррагӣ такмил додани ин система муайян шуд, ки ташкил ва тактикаи хадамоти тиббӣ бояд инҳоро омӯзонад:

Шарту шароит ва фаъолияти хадамоти тиббии қӯшунҳо дар замони ҷанг:

Аз рӯи санадҳои меъёриву ҳукукӣ муайян кардани соҳтори хадамоти тиббии қӯшунҳо.

Коркард ва мувофиқат намудани усулҳои беҳтари муосири таъминоти тиббии қӯшунҳо, бо дараҷаи таракқиётӣ иқтисодиёт ва шароитҳои аниқи амалиётҳои ҷангӣ.

Тағиیر ёфтани тавсифи ҷангҳо, мағҳуми нав ва усулҳои нави омӯзишро талаб менамояд, ё ин ки омӯзиш ба амалиёт ҳақиқат дошта бошад.

**Мақсади таҳқиқот:** Тарбияи ҷаҳонбинӣ ва ташаккули сифати олӣ дар мутахассисони ояндаи соҳаи тибби ҳарбӣ, барпо намудани донишҳои фундаменталӣ, аз ҳуд намудани системаи муосири ташкил ва тактикаи хизматрасонӣ дар ҷузъу томҳои тибби ҳарбӣ. Дар сатҳи зарурӣ омода намудани афсарони эҳтиёти хизмати тиб, барои Қувваҳои мусаллаҳ.

**Мавод ва усулҳои таҳқиқот:** барномаҳои таълимӣ, мавзӯъҳои дарсӣ, ҷараённи ҷамъомади таълимии саҳроӣ.

**Натиҷаҳои таҳқиқот ва баррасии онҳо.** Донишҷӯён дар равиши омӯзиши фанни мазкур инҳоро бояд донанд:

Тарз ва усулҳои гузаронидани ҷорабинҳои муолиҷавию таҳлиявӣ дар қисмҳои ҳарбӣ. Гузаронидани ҷорабинҳои номбаршуда бо донишҷӯён танҳо дар вақти гузаштани ҷамъомади таълимии саҳроӣ дар қисмҳои низомӣ ба роҳ монда шуданаш мумкин аст, агар донишҷӯён ба муддати 30 шабонарӯз ба ҷамъомади саҳроӣ сафарбар шаванд (бо пӯшидани сару либоси низомӣ, дар қисми низомӣ ҷойгир шудан, хӯрок ҳӯрдан, ба наряди шабонарӯзӣ сафарбар шудан) имконият медиҳад, ки ба пуррагӣ

марҳилаҳои ҷорабинҳои муолиҷавиро ба таврӣ амалӣ ичро намоянд. Дар навбати ҳуд ин аз нақлиёт, сӯзишворӣ ва таҷхизоту ла-возимотҳои тиббӣ, ки барои гузаронидани ин ҷорабинӣ лозим ҳастанд, вобастагии қалон дорад.

Донистани намуд ва ҳаҷми ёрии тиббӣ, тавонистан ва расонидани ёрии аввалини тиббӣ, ёрии пеш аз табиб (фелдшерӣ), ёрии аввали табибӣ, ёрии табиби ихтисоснок ва ёрии тиббии маҳсус. Барои расонидани ёрии тиббӣ ва дигар намудҳои он донишҷӯёнро водор месозад, ки онҳо тамоми малакаҳои амалиро аз ҳуд карда бошанд. Усулҳои гузаштани бандинагузорӣ ба узвҳои бадан, беҳаракатсозӣ ҳангоми шикастани устухонҳо ва дар дигар ҳолатҳои иллатгирӣ кӯмаки ҳудро дар майдони ҷанг расонида тавонанд. Ин малакаҳоро донишҷӯён баъди гузаштани машғулиятҳо дар кафедраҳои ҳамхудуд гирифта метавонанд. Барои бо сифат аз ҳуд намудани малакаҳои амалӣ лозим бармеояд, ки барномаҳои таълимии кафедраҳои ҳамхудуро низ таҷдиди назар намуда лозим аст.

Аз ҳуд намудани тавсифи воситаҳои санитарию нақлиётӣ, ки барои эвакуатсияи заҳмдорон ва беморон истифода мешаванд (автомобилӣ, ҳавоӣ, обӣ, роҳи оҳан) ва ба таври дуруст истифода намудани онҳо дар шароити ҷанг. Барои омӯзиши тавсифи нақлиётҳои санитарӣ донишҷӯён бояд дар асл бо ин нақлиётҳо сару кор дошта бошанд, дар амал ба ҳар як намуди нақлиётҳои номбаршуда заҳмдорон ва беморонро савор ва фароварда бошанд, инчунин меъёрҳои стандартиро ичро карда тавонанд. Ин боиси ба пуррагӣ гирифтани малакаҳои амалӣ нисбат ба ҷорабинҳои эвакуатсионӣ мебошад. Имрӯз ин шароитҳо ба таври бояду шояд ба роҳ монда нашудааст. Дар синфонаҳо ташкил намудани амсилаҳои нақлиёти ҷангӣ ва омӯҳтани усулҳои баровардани заҳмдорон (механик ронанда, наворгир ва ғ.) аз доҳили нақлиёти ҷангии азкор монда роли муҳимро мебозад. Бояд қайд намуд, ки истифода намудани воситаҳои нақлиёти санитарӣ дар шароити кӯҳсор вобаста ба фасли сол низ мавқеъ ва хусусияти ҳудро дорад.



Хусусиятхой ташкил ва гузарондани чорабинихои муолиҷавию таҳлияйӣ ҳангоми рафъи оқибатҳои истифодаи силоҳи қатли оммавӣ ба кор бурдани душман, хусусиятҳои худро дорост. Ҳарчанд истифодаи силоҳи қатли оммавиро манъ карда бошанд, ҳам ҷанғҳои имрӯзай ҷаҳон нишон медиҳад, ки ба таври диверсионӣ ва дигар роҳҳо истифодаи моддаҳои химиёвӣ ва радиоактивӣ ба назар мерасад. Ҳар як корманди тиббро зарур аст, ки баъд аз истифода шудани моддаҳои химиёвӣ ба заардидағон кӯмаки худро расонида тавонад. Ин амалия дар натиҷаи истифодаи моддаҳои химиёвӣ дар озмоишгоҳҳо (иммитатсия) бо роҳи таҷрибаҳо тамринҳои ҳақиқӣ ба даст оварда мешавад.

Аҳамият ва мавқеи чорабинихои санитарию беҳдоштӣ ва зиддиэпидемияйӣ дар қӯшунҳо дар байни ҳайати шаҳсӣ низ таъсири худро доранд. Ба таври дуруст ташкил намудани таҳқиқ ва карантин дар қисми ҳарбӣ аз фаъолияти ташкилотчигӣ доштани сардорони хадамоти тиббӣ вобатагӣ додар. Донистани ин чорабинихо дар натиҷаи омӯзиши амиқи фанни беҳдошти ҳарбӣ ба роҳ монда мешаванд аз ин лиҳоз барномаи фанни беҳтошти ҳарбиро як бори дигар таҳлил намуда барои омӯзиш дар барномаҳо таъғйиротҳоро ҷорӣ намудан зарур аст.

Вазифа ва соҳтори ташкилию штатии хизмати тиббии полки мототирандоз (танкӣ) дар фаъолияти полк дар замони ҷанг роли асосиро мебозад. Дар натиҷаи омӯзиши соҳтори штатии нуқтаи тиббии полк ва дигар ҷузъу томҳо ба даст оварда мешавад, ки ин дар фанни ташкил ва тактикаи хизмати тиб ба роҳ монда шудааст. Вобаста ба шароит, иқлим, мавзеъи ҷуғрофӣ коркарди воҳидҳои кории нуқтаи тиббии полки мототирандозро ба кор мебаранд.

Барои ба ҳисобигирии заҳмдорон ва беморон лозим аст, ки донистан ва пур намудани ҳуҷҷатҳои ба ҳисобигирии нуқтаи тиббии полк ва тартиби пур кардани онҳоро ба таври дуруст ба роҳ монда тавонанд. Донишҷӯён ин малакаҳоро дар ҷамъомади таълимии саҳроӣ ва тамринҳо аз худ менамоянд, афсарон тамоми ҳуҷҷатгузории нуқтаи тиббии полкро ба донишҷӯён меомӯзонанд.

Вазифа, соҳтор, ҷузъҳои амалкунанда, нақшай ҷойгиршавӣ ва густариши нуқтаи тиббии полк. Дар натиҷаи ҷандин маротиба гузаронидани тамринҳо малакаи густариши нуқтаи тиббии полк дар шароити зимиston ва тобистон ба даст оварда мешавад. Имрӯз ин имкониятҳо хело каманд. Вобаста ба фарсада будани ла возимотҳои тиббӣ, набудани бештари лавозимот, нақлиёти санитарӣ имконият намедиҳад, ки донишҷӯён дар машгулиятҳои саҳроӣ ба пуррагӣ нуқтаи тиббии полкро густариш диханд ва малакаҳои густариш додани нуқтаи тиббии полк (баталони алоҳидаи тиббӣ, дастаҳои алоҳидаи тиббӣ, госпиталҳо ва г) аз худ намоянд.

Шарту шароити фаъолияти хадамоти тиббӣ ҳангоми мудофиа, ҳуҷум, ҳаракат ва шароитҳои гуногун. Дар натиҷаи ба роҳ мондани кор бо ҳаритаҳои электронӣ (ҳаритаи командир) ба ҳадаф расидан мумкин аст. Ҳаритаҳои электрониро бо ташкил намудани синфҳонаҳои электронӣ ва ҷорӣ намудани барномаҳои коркард бо ҳаритаҳои электронӣ ба роҳ монда мешавад.

**Хулоса:** Дар натиҷа донишҷӯён дар равиши омӯзиши фанни мазкур бояд инҳоро аз худ намоянд:

-шарту шароити фаъолияти хадамоти тиббии қӯшунҳо дар замони осоишта ва ҷанг;

-таъмин намудани омодабошии баланди ҳарбии қувва ва воситаҳои хадамоти тиббӣ дар замони осоишта ва ҷанг;

-роҳҳои пуррагардонии қувваҳои мусаллаҳ бо хизматчиёни солими ҳарбӣ, ҳангоми сафарбарӣ;

-ташкил ва гузарондани чорабинихои муолиҷавию таҳлияйӣ дар қисмҳои низомӣ, дар амалиётҳои ҷангӣ;

-назорати санитарӣ ва гузарондани чорабинихои санитарию беҳдоштӣ ва зиддиэпидемияйӣ дар маҳали ҷойгиршуда ва амалиётни қисми низомӣ;

-гузарондани чорабинихои хадамоти тиббӣ оид ба муҳофизати ҳайати шаҳсии қӯшунҳо, қисму муассисаҳои хадамоти тиббӣ аз силоҳи мусосири қатли оммавӣ ва ба он баробаршаванда;



-гузарондани иктишофи тиббӣ дар қӯшуҳо ва мавқеъи ишғол намудаи онҳо;

-таъмин намудани қӯшунҳо бо таҷхизоти муосири тиббӣ баҳри расонидани ёрии тиббӣ;

-тайёр намудани кадрҳои тиббӣ барои қувваҳои мусаллаҳ ва тақмили ихтисоси ҳайати шахсии хадамоти тиб вобаста ба шароит;

-коркарди илмии масоили таъминоти тиббии қувваҳои мусаллаҳ дар замони ҷанг ва ҷорӣ намудани таҷрибаҳои ҷангии дигар артишҳо.

-ба ҳаҷми пурра дониш, маҳорат ва малакаҳои амалии духтури нуқтаи тиббии полкро аз ҳуд намоянд;

-захмдорон ва беморонро ба навъҳо чудо карда тавонанд;

-ба захмдорон ва беморон ёрии аввали тиббӣ, тотабибиро расонида тавонанд;

-хуҷҷатҳои коргузории нуқтаи тиббии полкро донанд;

-захмдорону беморонро таҳлия карда тавонанд;

-воситаҳои ҳифзи инфиродиро дуруст истифода бурда тавонанд.

Донишҷӯён дар равиши омӯзиши фанни мазкур омилҳои зеринро бояд ичро карда тавонанд:

-ташкил, идора, таъминоти тиббии полки мототирандоз дар шароити муҳорибаи ҳозираи умуниқӯшунӣ;

-густариш ва ташкил намудани кори нуқтаи тиббии полк, барои қабули беморон ва захмдорон ва расонидани ёрии тиббӣ ба онҳо.

Баъди ба пуррагӣ омӯхтани фанни мазкур донишҷӯён метавонанд ҳамчун духтури ҳарбӣ дар вазифаҳои духтури қисми низомӣ кор ва фаъолият намоянд.

### Адабиёт.

1. Военно-медицинская подготовка, под ред. Ф. И. Комарова, М., 1984;
2. Организация и тактика медицинской службы, под ред. Н. Г. Иванова и О. С. Лобачева, Л., 1984.
3. Тактико-специальная подготовка офицеров, штабов, соединений и частей химических войск. Учебник. - М.: Воениздат, 1990. - 210 с.
4. Ибрагимов, А.А. Сборник учебных программ военно-профессиональных учебных дисциплин факультета военного обучения при Казанском государственном технологическом университете/ А.А.Ибрагимов. - Казань: изд-во КГТУ, 2008. - 93 с.
5. Иванов, В.Г. Компетентностная модель формирования готовности будущих специалистов к инновационной профессиональной деятельности в системе "вуз-войска" /В.Г. Иванов, Р.А. Ахметгареев// Вестник Казан. технол. ун-та. - 2011. - Т.14, №4. - С. 242-245.

## ВАЙРОНШАВИИ ИҶЛИМ ВА БЕМОРИҲОИ ДИЛУ РАГҲО

**Ҳиммат Муҳаммад Ёсин, Г.Б. Ҳочиева, К.З. Уроқов**

Кафедраи бемориҳои дарунии №3 (мудири кафедра д.и.т., Н.И.Мустафоқулова)-и  
ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино

**Ҳиммат Муҳаммад Ёсин** - докторанти PhD кафедраи бемориҳои дарунии №3, ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино, + 93 79 921 16 16

**Ҳочиева Гулнора Бобоевна** - дотсенти кафедраи бемориҳои дарунии №3, ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино, н.и.т. - 918 62 69 41

**Уроқов Комрон Зокирович** - ассистенти кафедраи бемориҳои дарунии №3, ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино, н.и.т. - 918 99 46 66



Ташхиси аспектҳои иқлими дар бемориҳои дилу рагӣ, маҳсусан дикқатчалбӯнанда аст. Гармшавии глобалии иқлими Замин на фақат масъалаи имрӯза, балки масъалаи оянда низ мебошад. Аз рӯи нишондодҳои ТУТ дигаргунҳои метереологӣ омилҳои хатарноки беруна буда ба тамоми системаҳои организми одам, аз он ҷумла ба равиши як қатор бемориҳо маҳсусан ба бемориҳои системаи дилу рагӣ таъсири манфии худро мерасонад.

Фишорбаландии шараёнӣ ва бемориҳои ишемиявии дил сабабҳои якумдараҷаи муриш ва пайдоиши маъюбии барвақтина дар як қатор мамлакатҳои ҷаҳон мебошанд. Дида баромадани аспектҳои иқлими бемориҳои дилу рагӣ бо дигаргуншавии иқлими дар тамоми курраи замин масъалаи хеле муҳим аст. Вобастагии бемориҳои дилу рагӣ бо омилҳои обуҳавоӣ муҳимијати мавзӯй дар нақшаи гузаронидани корҳои илмӣ ва пешгирии оризаҳои дилу рагӣ аст.

## ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА И ЗАБОЛЕВАНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ

**Химмат Мухаммад Ёсин, Г.Б .Ходжиева, К.З. Ураков**

Кафедра внутренних болезней №3, ТГМУ им. Абуали ибни Сино

**Химмат Мухаммад Ёсин** - докторант PhD кафедры внутренних болезней №3, ТГМУ им. Абуали ибни Сино, + 93 79 921 16 16

**Ходжиева Гулнора Бобоевна** - доцент кафедры внутренних болезней №3, ТГМУ им. Абуали ибни Сино, к.м.н., 918 62 69 41

**Ураков Комрон Зокирович** - ассистент кафедры внутренних болезней №3, ТГМУ им. Абуали ибни Сино, к.м.н., 918 99 46 66

Исследование климатических аспектов при заболеваниях сердечно-сосудистой системы имеет большое практическое значение. Идет глобальное потепление Земли, что является проблемой не только сегодняшнего но и проблемой завтрашнего дня. По данным ВОЗ метереологические изменения являются опасными внешними факторами, которые отрицательно воздействуют на все системы организма человека, в том числе на течение различных заболеваний, особенно на заболевания сердечно-сосудистой системы.

Гипертоническая болезнь и ишемическая болезнь сердца являются первичными причинами смертности и ранней инвалидности во многих странах мира. Рассмотрение климатических аспектов с изменением климата на всей земле является актуальной задачей в плане проведения научных работ и проведения профилактики сердечно-сосудистых осложнений.

**Ключевые слова:** изменение климата, сердечно-сосудистая система, профилактика, осложнения.

## CLIMATE CHANGE AND DISEASES OF CARDIO-VASCULAR SYSTEM

**Himmat Muhammad Yosin, G.B. Hojieva, K.Z. Urovok**

Department of internal diseases №3 of Avicenna TSMU

**Himmat Muhammad Yesin** - PhD student of internal diseases №3 of Avicenna TSMU, +93 79 921 16 16

**Hojjeva Gulnora Boboevna** - c.m.s., associate professor of internal diseases department №3 of Avicenna TSMU, 918 62 69 41

**Urovok Komron Zokirovich** - c.m.s., assistant of internal diseases department №3 of Avicenna TSMU, 918 99 46 66



Study of climatic aspects on diseases of cardio-vascular system has great practical importance. There is a global warming of the Earth that is a problem not only today's but also problem of the future. According to WHO data meteorological changes are dangerous external factors, which negatively influence all systems of the human body, including the course of various diseases, especially diseases of the cardiovascular.

**Мухиммият.** Бемориҳои дилу рагҳо яке аз масъалаҳои мухимми тиб ва соҳаи иҷти-моии кардиолгияи мусоир мебошад. Фавти-яти зиёд, ҷавон гаштани беморӣ, зиёд пахн шудани bemoriҳои ишемиявии дил маҷбур месозанд, ки ба омӯзиши ин самт таваҷҷӯҳи бештар дода шавад [4].

Дар адабиётимӣ иаъсири омилҳои ҳаво - иқлим ба саломатии инсон қайд шуааст. Дар як қатор ташхисҳои байналмилаӣ сикли мавсими пайдоиш ва фавтият аз бемориҳои дилу рагҳо (БДР) зиёдтар дар мавсими хунуки сол пайдо шуда ва камтар дар мавсими гарми сол дида мешавад. Дараҷанокии ҳаво ва дигаргуншавии он барои системаи дилу рагҳо яке аз омилҳои асосии ҳавоӣ ба ҳисоб меравад. Тасвири графикии алоқаи муриши бемории дилу рагҳо ва дараҷанокии ҳаво, қаҷиҳои дараҷанокӣ номидা мешавад [3;11;13].

Дар бисёр ташхисҳо қаҷиҳои дараҷанокии муриш намуди V ё U-ро доранд, яъне ин диапазони оптимальии дараҷанокиест, ки ба муриши минималӣ аз бемориҳои дилу рагҳо дар минтақаи додашуда мувоғиқ аст. Барои Москва ин диапазон 18-20°C аст. Баландшавӣ ва пастшавии дараҷанокии ҳаво нисбат ба ин нишондод ба зиёдшавии муриш аз БДР дар ҳамон рӯз ё ин ки якчанд рӯз пас аз он, лаг номида мешавад. Ҳолатҳое, ки дараҷанокии ҳаво дар муддати якчанд рӯз дар ҳолати баланд ё паст барои ҳамин минтақа дар вақти додашуда меистад, мавҷҳои гармӣ ва хунуқӣ ном дорад. Таъсири кӯтоҳмуддати дараҷанокиҳои баланд ва паст дар муддати як шабонаруз назар ба таъсири мавҷҳои гармӣ ва хунукии дароз-муддат ба пайдоиш ва равиши оризаҳоиди-

The hypertension and coronary heart disease are primary causes of mortality and early disability in many countries of the world. Consideration of climatic aspects with climate change on all earth is a relevant task in respect of carrying out scientific works and performing prevention of cardiovascular complications.

**Keywords:** climate change, cardiovascular system, prevention, complication.

лу рагҳо зиёдтар оварда мерасонанд. Баъд аз марҳилаи зиёдшавии шумораи оризаҳои дилу рагҳо дар натиҷаи мавҷи хунуқӣ ва гармӣ марҳилаи пастшавии шумораи пайдоиши оризаҳои дилу- рагӣ ба нишон расиданаш мумкин аст: мавҷ метавонад ба муриш ё пайдоиши сактаи дил оварда расонад, ки он мумкин аст ҳеле дертар пайдо шуданаш мумкин буд. Ин ҳолат дар адабиёт "самири зиндагӣ" ё "ҷойивазкунии муриш" номида мешавад [3;5;6;8].

Вақтҳои охир мавҷҳои гармӣ ва инчунин зиёдшавии дараҷанокии миёна ба қайд мепрасад. Дар шароити дигаргуншавии иқлим ташкили гузаронидани ташхиси таъсири гармӣ ва усулҳои пешгирии таъсири манфии он ба беморӣ ва муриши аҳолӣ яке аз масъалаҳои асосии тандурустии мусоир аст, ки дар ҷорҷӯбаи лоиҳаҳои миллӣ ва байналмилаӣ аз он ҷумла ТУТ (ВОЗ) гузаронида мешавад [3;8;18].

Дар ташхисҳои қалони гузаронидашудаи эпидемиологӣ зиёдшавии муриши умумӣ, аз он ҷумла бемориҳои дилу рагҳо дар вақти гармӣ нишон дода шудааст. Ҳамин тариқ, мавҷи гармии моҳи июляи соли 1995 дар Чикаго, ки давомнокиаш як ҳафта буд, ба зиёдшавии шумораи муриши воқеиятҳои сабабҳои гуногун то 241 нафар дар як шабонарӯз оварда расонид. Аз ин миқдор 93,7%-ро бемориҳои дилу рагҳо ташкил додааст. Мавҷи гармии дуру дароз дар Аврупо, ки моҳи августи соли 2003 ба вуқӯъ омада буд (муддати 20 рӯз), аз рӯи нишондодҳои A.Folliet ва ҳаммуаллифон, ҳаёти 70 ҳазор одамро бурдааст; дар Фаронса зиёдшавии миқдори воқеаҳои муриш дар гармӣ 15 ҳазорро, ташкил дод, ки аз он 3306 нафараши-



ро бемориҳоидилу рагҳо ташкил додааст. Дар вақти гармиҳои моҳҳои июл-августи соли 2010, шумораи воқеаҳои муҳим дар Москва ба 11 ҳазор расид, ки аз ҷумла бемориҳоидилу рагҳо аст. Дар ташхисҳои гузаронидашудаи шаҳрҳои Аврупои бо иқлими гуногун бо дохилшавии гурӯҳҳои ҳаргунаи аҳолӣ аз руи ҷинс, синну сол, бемориҳои ҳамрав, дар ҷорҷӯбай лоиҳаҳои PHEWE (2008c, 15 шаҳр) ва Euro Heat (2010c, 3 шаҳр), ки марҳилаҳои солҳои 1990 то 2004-ро дар бар мегирад гузаронида шудааст, муҳимијати даргоҳии максималии дараҷанокии ҳаво (баъди баландшавӣ муршизи зиёд аз БДР, дар минтақаҳои иқлими гарм: 29,4°C дар шаҳрҳои баҳри Миёназамин ва 23,3°C дар шимоли Аврупо), хеле зиёд буд [1;12;16;17].

Нишондодҳои мутобиқшавии аҳолӣ ба гармӣ ҳаргунаанд. Дар ҳама минтақаҳои ташхисҳои гузаронидашуда, ба файр аз соли 2013, баландшавии дараҷаи ҳаво ба 1°C бо баландшавии муршиз ба 3,12% дар минтақаи ҷануб ва ба 1,84% дар минтақаи шимол, оварда расонидааст. Тобистони соли 2013 таъсири зиёди мавҷҳои гармӣ, ба попултсияҳое, ки гармӣ на он қадар таъсир мекард, зиёни худро расонид. Ҳамин ғуна натиҷа дар ташхиси америкоиҳо, ки дар 50 шаҳрҳои ИМА солҳои 1989 то 2000 гузаронида шудааст, ба даст омадааст. Дар корҳои W. Keatinge бо ҳаммуалифонаш гурӯҳи синну соли 65-74 дар 6 мамлакатҳои Аврупо гирифта шуда, таъсири гуногуни иқлими дида баромада шудааст. Дар диапазони дараҷаи миёна, шабонарӯзӣ 13,5-24,1°C таъсири мавҷҳои гарм ба организм бе дигаргунҳои зиёд, нишон дода шудааст [3;5;14].

Умуман, аз рӯи натиҷаҳои ташхисҳои зиёди гузаронидашуда, дар гурӯҳҳои бо омили зиёди муршиз, одамони куҳансол (аз рӯи нишондодҳои муаллифони гуногун, аз 65, 75, 80 сола боло), қӯдакони хурдсол (аз 1 сола хурд ва то 5 сола) инчунин одамони сатҳи зиндагиашон паст, гирифтори бемориҳои рӯҳӣ, кормандони ҷисмонӣ, одамони дар маркази шаҳр ва дар ошёнаҳои боло зиндагонӣ дошта, қайд шудааст, мерасад. Нисбати ҷинс ва наҷод фикри аниқ нест. Инчунин қайд намудан лозим аст, ки дар

гармӣ, агар беморон БДР дошта бошанд ва маводҳои пешбронро истифода баранд, омили муршизи зиёдтар мушоҳид мешавад [10;15].

Таъсири манғии зиёди мавҷҳои гармӣ ба муддатнокӣ ва шиддати он мутаносиб аст, ҳусусан муддатнокии он омили маҳсус аст: муддатнокии зиёди он ба зиёдшавии муршизи воқеяти шабонарӯзӣ аз БДР ба 1,5-3 маротиба оварда мерасонад. Аз рӯи нишондодҳои натиҷаҳои ба даст овардаи як қатор муаллифони Аврупо ва ИМА, таъсири манғии мавҷи аввал дар мавсими аз натиҷаи бадастомадаи маводҳо, ташхисҳои баҳодиҳии муршиз аз сабабҳои гуногун дар солҳои 1990-2002, таъсири муддатнокии речай экстремалии дараҷанокӣ дар охири тобистон ҳам, кам намешавад [3;6].

Дар давлатҳои тараққикарда ҳолатҳои марги ногаҳонӣ зиёд шуда истодааст. Ба ҳисоби миёна як нишондод ба 1000 нафар аҳолӣ рост омадааст. Аз руи натиҷаҳои аутопсия дар 85,0% беморони марги ногаҳонӣ БИД ҷой дошт, 10,0%-ро дигар намуди бемориҳои дил, дар 5,0%-и ин беморон ягон дигаргунӣ дар дил мушоҳид карда нашуд [7].

Баландшавии ҳарорати ҳаво ба якчанд дараҷа аз меъёр зиёд, пеш аз ҳама ба беморони системаи дилу-рагҳо таъсири худро мерасонад. Аз рӯи нишондодҳои адабиёт, ҳангоми баландшавии ҳарорати ҳаво аз 33°C зиёд таҳминан аз соати 1200 то 1700 қобилияти кории организм паст шуда, организм худро аз сарбориҳо муҳофизат менамояд [9].

Ин ҳулоса аз рӯи исботи олимони австралий (с.1996-2004), ки дар натиҷаи рӯҳ додани фалокат аз ҳисоби гармии зиёд ва таъсири он ба синну сол баҳо дода шуда буд, (фарқият байни дарозумии миёна ба синну соли вақти фавт) ба даст омада буд [6;8].

Дар як қатор тадқиқотҳо таъсири лапиши гармӣ нисбат ба лапиши хунуқӣ, ки зиёдтар ба дарозумии ҷавонон таъсири манғӣ мерасонад, исбот шудааст. Лапиши хунуқӣ бошад зиёдтар ба қалонсолон таъсири манғии худро мерасонад [13].



Гармшавии иқлим ба беморони гирифтори бемории дилу рагҳо таъсири манфии худро расонида, ба зиёдшавии оризаҳо оварда, сабаби фавти беморони вазнин мегардад. Аммо на ҳамаи олимон тарафдори ин фикр буда ва ин теория на он қадар исбот шудааст. Мисол: Марҳилаи "интихобӣ" ки баъди лапишҳои гармӣ аз моҳи августи соли 2010 то декабри соли 2010, ки дар Москва давом ёфта буд, ба дарозумрии беморони ҳолаташон ниҳоят вазнин таъсири худро расонида, умри онҳоро ба 0,5 сол кӯтоҳ на-муд. Лапиши гармии соли 2003 бошад ба кӯтоҳшавии умри беморон ягон таъсири манфӣ нарасонидааст [3;11;18].

Солҳои охир дар баъзе мамлакатҳои Ҷануб сабаби як қатор бемориҳои нозологӣ ва фавтро ба шароити ҷавобӣ вобаста мекунанд.

Дар замони муосир дар адабиётҳои дас-трас ва мақолаҳои интишоршуда алоқамандии сабаби бемориҳо ва фавт бо бемориҳоидилу рагҳо муҳокима гардидааст.

Ин муоинаҳои таъсири гармӣ дар Чехия (с.1994-2009), дар Англия ва Уэлс (с.1993-2006) ва дар Бовария (с.1990-2006) гузаронида шудааст. Фавт аз бемориҳои дилу-рагҳо аз ҳисоби гармӣ 33,9%, бемориҳои роҳҳои нафас 24,7% ва дигар бемориҳо 41,3%-ро ташкил додааст. Дар даҳсолаи охир дар баъзе давлатҳо ба мисоли Фаронса, Италия, Олмон, ИМА, Канада нақшай миллий барои ҳифзи саломатии аҳолӣ аз лапиши гармӣ коргузорӣ карда шуд [1;2;3;8;17;18].

Ин барнома нисбати лапиши гармӣ я-чанд паҳлӯҳоро дар бар мегирад, аз он ҷумла аҳолӣ чӣ тавр бояд дар вақти гармӣ рафтор намояд то, ки оризаҳои бемориҳо камтар шаванд. Тобистони соли 2014 ду лапиши гармӣ мушоҳида шуда буд ки аз 4 то 10 рӯз давом ёфта, баландии ҳарорат 32,7°C-ро ташкил дод. Дар зери "лапиши гармӣ" З рӯз ва зиёда аз он баландшавии ҳарорати ҳаво барои маҳалли алоҳида дар назар дошта мешавад [3].

Барои Москва ва вилояти Москва ин ҳадди гармӣ то 22,7°C ташкил медиҳад ва аз ин зиёд баландшавии ҳарорат ба зиёд

шудани фавт ва дар ҳолати ниҳоят вазнин бистарӣ шудани беморон оварда мерасонад [5].

Дар вақти гармӣ речай обнӯшӣ ҷиҳатҳои хоси худро дорад. Терморегулятсияи фаъоли ҷубронӣ дар бисёр мавридҳо аз моеъхое, ки бо арақкунӣ ба ҳавои нафаскашӣ ҳориҷ мешаванд, вобастагӣ доранд. Дар баъзе адабиётҳо баҳодихии нӯшиданӣ ҳаҷми об, миқдори минералҳо, карбогидратҳо дар нӯшо-киҳо, барои одамони ҳатари тарси гармӣ дошта, гузаронида мешавад [6;8].

Истифодаи об дар вақти гармӣ барои ҳар як организм индивидуалӣ мебошад, ва ин аз ҷанд омил вобастагӣ дорад: дараҷаи гуногуни гармшавии организм ҳангоми кори ҷисмонӣ, камшавии оби бадан, вобастагӣ ба синну сол буда вазн, тамокукашӣ ва ҳолати саломатӣ ба назар гирифта мешавад [12].

Маслиҳати вобаста аз ташнагӣ дар вақти гармӣ нӯшиданӣ об дар протоколи дарси ҳарбӣ ва варзишӣ дарҷ шудаанд, ки ин маслиҳат на барои ҳама муғид аст. Ба шахсоне, ки худро дар гармӣ ўҳда карда наметавонанд, (шахсони бемор, кӯдакон) диққати маҳсус додан лозим аст. Ҳангоми гармӣ шахсони гурӯҳҳои ҳатар мебояд вазни худро ҳамавақт бар қашанд [8;17].

Ба шахсони гирифтори бемориҳои фишорбаландӣ, норасонии дилу ғурдаҳо дошта, дар вақтӣ гармӣ истеъмоли об маҳдуд мегардад. Ба ин беморон нишондоди истифодабарии обро аз рӯи вазн ҳисоб мекунанд. Камшавии вазни бадан ба 1 кг камшавии оби баданро нишон медиҳад. Аз рӯи ин нишондод ҳаҷми обнӯширо дар ин гуна беморон метавон зиёд намуд [18].

Шахсоне, ки маводи доругии пешбронро мегиранд, бояд ҳар замон санчишҳои лабораториро барои баҳо додани ҳолати дегидрататсия, супоранд. Агар аломатҳои камшавии ҳаҷми гардиши ҳун ва гипопер-фузии узвҳои дохила, сарчарҳзанӣ, зиёдшавии мочевина дар ҳун (зиёда аз 5 ммол/л) пайдо шавад, вояи доругии пешбронӣ камкарда шавад. Дар ин ҳолатҳо бояд шахсони бемор на камтар аз 2 литр обро вобаста аз ташнагӣ нӯшад ва бояд вазни худро санҷида истад [3;8].



Ташхисҳо нишон доданд, ки будани кондитсионер дар хона, хатари фавтро ҳангоми лапиши гармӣ 77,0% - камтар меқунад. Ҳатто дар муддати якчанд соат дар ҷои кондитсионер дошта истодан хатари фавтро ҳангоми гармӣ 55,0% камтар меқунад. Хунукшавии ҳарорати хонаро ба воситаи кондитсионерҳо то 25,50°C департаменти тандурустии Ню-Йорк маслиҳат медиҳад ва ё ин ки ҳарорати хона ба 5°C камтар аз ҳарорати ҳаворо дастгоҳи асосии тандурустии Фаронса тавсия медиҳад, ва инчунин фикри окилонаи истифодабарии ками ресурсҳои энергетикий бо камшавии хатар, маслиҳат дода мешавад [8;11;13].

Яке аз сабабҳои каме баланд шудани фишор ё ин ки баракс пайдоиши пастшавии фишори хун, ки ягон нишонаҳои клиникии гипоперфузияро надорад, ин ҷавоби физиологии организм ба зиёдшавии гармии ҳаво мебошад ва ин ягон корексия (барқарорсозӣ)-ро талаб намекунад. Аксенти асосиро дар ин ҳолат ба маҳдуд намудани ҳудму-лича, яъне рӯ гардонидан аз доруҳои фишорпасткунанда, зиёд намудани доруҳои диуретикӣ ва кислотаи асетат бе тавсияи духтури муолиҷавӣ номумкин буда ва албатта қоидаҳои дурусти истифодаи доруҳоро дар ҳарорати на зиёда аз 25°C риоя бояд намуд [8;12;17].

Дар вақти гармӣ дар беморони дилу-рагҳо дошта истифодабарии доруҳое, ки хислати адаптогенӣ доранд, ҳамчун нуқтаи асосӣ метавон дуруст ҳисобид. Маводҳои доруғӣ ба мисоли милдронат, кудесан, панангиро ба ин гуна беморон тавсия кардан лозим аст. Истифодабарии милдронат адаптасияи организмро ба гармӣ зиёдтар менамояд. Бемороне, ки ин маводи доруғиро дар ҳолати гармӣ истифода мебаранд ва зери назорат ҳастанд, дар онҳо тарси оксидантӣ дида намешавад. Баъракс дар ин беморон хуб шудани ҳолати зиндагонӣ, пастшавии фишори хун ва камшавии шумораи дилзаниӣ ба назар мерасад. Истифодабарии маводҳои дорувориҳои адаптогенӣ метавонад тоқатфарсии беморонро ба гармӣ зиёд ва оризаҳои бемории дилу-рагҳоро камтар намояд [8;13].

Ҳамин тарик доруҳои адаптогениро бояд сари вақт барои бемориҳои дилу-рагҳо истифода бурд. Вақтҳои охир завқи илмӣ барои омӯҳтани механизмҳое, ки дар зери таъсири гармии зиёд дар организм пайдо мешаванд, баравъло намён аст.

Дар шароити байналмилалии гармшавии иқлими дар охири асри XXI ба зиёдшавии ҳарорати солона то 1,4-5,8°C ба назар мерасад. Ивазшавии иқлими ва зиёдшавии лапиҳои гармӣ ба дарозшавии онҳо вобастагӣ дорад. Дар ҳолати гармии зиёд фавти шахсони калонсол бисёр мешавад. Мисол, ҳангоми гармии тобистони соли 2003-ум дар Аврупо фавт дар Италия ба 15,0%, дар Португалия ба 40,0% ва дар Фаронса ба 60,0% расид [1;14;16].

Дар натиҷаҳои гузаронидани санчиши ҳавои Москва аз ҳама дарозтарин лапиши гармӣ, тобистони соли 2010 ба қайд гирифта шудааст. Дар он вақт зиёдшавии CO<sub>2</sub> дар ҳаво 2,2 маротиба зиёд гардид. Дар тобистони соли 2010-ум дар Москва фавт ба 11-ҳазор нафар расидааст, ки ин нисбат ба июл-августи соли 2009 зиёд қайд шудааст [3;13].

Дар маҷмӯъ ҳолатҳои фавт пас аз таъсири зиёди гармӣ дар мамлакати Русия дар соли 2010-ум нисбати соли 2007-ум ва соли 2011 зиёдтар шудааст.

**Ҳамин тарик**, дигаргуншавии омилҳои экологӣ ва аз ҳад гарм шудани ҳаво метавонад ба пиршавии организм оварда расонад.

Таъсири мавҷҳои гармо ва сармои дарозмуддат нисбати таъсири ҳарорати баланд ё пасти қӯтоҳмуддат дар давоми як шабонарӯз ба инкишофи зуди аворизҳоидилу рагҳо оварда мерасонад. Давраи баландшавии шумораи аворизҳоидилу рагҳо ҳангоми таъсири мавҷҳои гарм ва сард метавонад авҷ ёбад, мавҷ метавонад фавт ё инкишофи сактай дилро ба амал орад. Натиҷаи мазкур дар адабиёт бо номи "натиҷа ҳаёт" ё "фавти омехтаро" гирифтааст. Вақтҳои охир тамоюли гармшавии иқлими замин, зиёдшавӣ ва давомнокии маҷҳои гармӣ ба баландшавии ҳарорати миёна оварда расонидааст. Дар шароити тағйирёбии иқлими омуҳтани таъсири гармо ва коркарди андо-



за барои пешгирии таъсироти манфӣ ба бемориҳо ва фавти аҳолӣ яке аз масъалаҳои муҳими тандурустии муосир буда, дар ҷаҳорчубаи лоиҳаҳои миллӣ ва байнамиллӣ аз ҷумла Ташкилоти умумиҷаҳонии тандурустӣ гузаронида мешавад [3;13].

Дар таҳқиқоти калони эпидемиологӣ баландшавии фавти умумӣ ва фавти беморони дилу рагҳо дар вакти гармо нишон дода шудааст. Ҳамин тавр, мавҷҳои гармои июли соли 1995 дар Чикаго, давом ёфтани он дар ҷараёни як ҳафта ва зиёдшавии шумораи бемориҳои дилу-рагиро то 93,7%-ро ташкил намудааст. Таъсири дурударози мавҷҳои гармо дар Аврупо моҳи августи соли 2003 (то 20 рӯз) аз рӯи нишондодҳои A.Folliet ва ҳаммуаллифон (15), ҳаёти 70 ҳазор нафарро рабуд; дар Фаронса зиёдшавии микдори ҳолатҳои фавт дар гармо 15 ҳазорро ташкил дод, ки маҳз ин шумора 3306 нафарашон бемориҳои дилу рагӣ доштанд.

Липопротеидҳои зичиашон баланд фаъолияти зидди атерогенӣ дошта инчунин хусусияти зидди оксидантӣ, зидди илтиҳобӣ, ситопротекторӣ, рагвасеъкунандагӣ, зиддитромботикӣ ва фаъолияти зидди сироятий доранд.

Барвақт пайдо шудани (дар синни < 55 солагӣ ошкоршуда барои мардон ва < 65 сол аст барои занон) бемории ишемияи дил дар ҳешони дараҷаи якум ҳамчун яке аз омилҳои ҳатари асосӣ барои ишемияи атеросклерозӣ (коронарий) эътироф мешавад. Дар фарзандони шахсони бо бемории коронарии барвакта (ишемияи) дил пайдо шуда, талошҳо бояд дар муайян намудан ва дигаргун намудани омилҳои ҳатари ташаккули атеросклероз бояд равона карда шавад. Шикояти пайдоиши дард дар беморони сактаи дил хеле муҳим мебошад, ки ин ишора ба фаъол шудани системai асаби вегетативӣ

аст. Дар давоми пайдо шудани дард фаъолияти системai аденилсиклаза оғоз мешавад ва ташаккули вазъи тромботикӣ дар беморон зиёд мешавад. Ба бемороне, ки сатҳи баланди норадреналинро дар хун ҳам дар вакти дард ва ҳам дар ҳолати оромӣ доранд, дикқати махсус бояд дод. Ин нишонаҳои пайдо шудани норасоии музмини лаҳашавии дарунирагӣ мебошад [1;2].

Бармаҳал фарсада шудани рагҳо махсусан аз синну соли бемор, таърихи беморӣ, гипертрофияи девораи рагҳо ва вайроншавии вазифаи эндотелий вобастагӣ дорад. Инчунин фарбехшавии вистсералӣ яке аз омилҳои ҷараёндори фибрози девораи рагҳо буда, девораи шараёнӣ саҳт мешавад ва адипокинҳои дисфункцияи бофтаи ҷарбуи вистсералӣ дида мешавад, ки ин яке аз омилҳои асосии патогенетикӣ аз навтарҳсозии системai дилу рагҳост [7].

Организми зинда ҳамчун системai динамикӣ буда, доимо ба намудҳои гуногуни сарборӣ ба монанди сарбориҳои физикий, эҳсосотӣ, хурокворӣ аксуламалдиҳанда аст. Охирин намуди сарборӣ, таҷрибаи мунтазам дар давоми ҳаёт ва тағёирёбии шароити мавҷудот ба он меорад, ки бори алиментарӣ тадриҷан ба сарбории алиментарӣ табдил мейёбад. Сатҳи тарси оксидантӣ аз сершавии физо бо карбогидратҳо ва ҷамъшавии глюкоза ва инсулин вобаста аст. Гипергликемияи шадид тавассути стресси оксидантӣ микдори ситокинҳои пеш аз илтиҳобиро метавонад зиёд кунад. Баланд шудани фишори шараёнӣ вокуниши илтиҳобиро бо ҷамъкунии T-хучайраҳои фаъолшуда дар бофтаи ҷарбии назди рагӣ ва гурдаҳо ва ситокинҳоро хосил мекунанд, ки ба рагҳо ва найҷаҳои гурда таъсир расонда, оқибат ба ҷараёни гирифткоршавии фишорбаландии шараёнӣ мусоидат мекунанд [2;7].

## АДАБИЁТ

1. Агеев Ф.Т. Влияние волны холода на течение заболевания, гемодинамику, углеводный обмен и реологические свойства крови у кардиологических больных / Ф.Т. Агеев, М.Д. Смирнова, О.Н. Свирида, Т.В. Фофанова и др. // Терапевтический архив. - 2015. - №9. - 11-16
2. Зволинская Е.Ю. Эпидемиологическая ситуация по основным фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний в Российской Федерации среди лиц молодого воз-



- раста / Е.Ю. Зволинская, А.А. Александров, А.Д. Деев, Ю.А. Баланова и др. // Кардиология. - 2015. - №12. - стр. 63-69
3. Козловская И.Л. Жара и сердечно-сосудистые заболевания (обзор эпидемиологических исследований) / И.Л. Козловская, О.С. Булкина, В.В. Лопухова, Н.А. Чернова и др. // Терапевтический архив. - 2015. - №9. - стр. 84-90
4. Невзорова В.А. Содержание половых гормонов в сыворотке крови у здоровых с факторами риска развития ишемической болезни сердца и больных ишемической болезнью сердца молодого и среднего возраста / В.А. Невзорова, О.В. Настрадин, Л.В. Родионова // Терапевтический архив - М. : - 2005. - №9. - с. 28-31.
5. Природные пожары и аномальная жара в Российской Федерации. Медико-санитарные рекомендации, август 2010; 19с.
6. Ревич Б.А. Изменения климата и здоровье населения России: анализ ситуации и прогнозные оценки / Б.А. Ревич, В.В. Малеев // М.: Ленанл - 2011. - 208с.
7. Резван В.В. Клинико-электрокардиографические синдромы ассоциированные с риском внезапной смерти / В.В. Резван, О.В. Яков, Ю.С. Катаева//Клиническая медицина. - М., 2008. - №5. -С.55-61.
8. Смирнова М.Д. Эффективность российских медико-санитарных рекомендаций по саногенному поведению в условиях аномальной жары / М.Д. Смирнова, О.Н. Свирида, М.В. Виценя, Г.В. Михайлов и др. // Кардиология. - 2015. - №5. - стр. 66-71
9. Турсунов Х.Х. Особенности течения ИБС в условиях резкоконтинентального климата Ферганской долины Узбекистана / Х.Х. Турсунов, С.М. Бабич // Кардиология - М., 2011. - №1. - С.31-34.
10. Berry J.D., Lloyd-Jones D.M., Garside D.B., Greenland P. Framingham risk score and prediction of coronary heart disease death in young men. Am Heart J 2007; 154(1): 80-86
11. Bhaskaran K, Armstrong B, Hajat S, Haines A, Wilkinson P, Smeeth L. Heat and risk of myocardial infarction: hourly level case-crossover analysis of MINAP database. BMJ. 2012;345:e8050.
12. Davidkova H, Plavcova E, Kynel J, Kysely J. Impacts of hot and cold spells differ for acute and chronic ischaemic heart diseases. BMC Public Health. 2014;14:480
13. Fares A. Winter Cardiovascular Diseases Phenomenon. N Am J Med Sci. 2013; 5(4): 266-279
14. Huang C, Barnett AG, Wang X, Tong S. Effects of extreme temperatures on years of life lost for cardiovascular deaths: a time series study in brisbane, Australia. Circ Cardiovasc Qual Outcomes. 2012;1(5): 609-614
15. Lindman A.S., Selmer R., Tverdal A., Pedersen J.I. at al. The SCORE risk model applied to recent population surveys in Norway compared to observed mortality in the general population. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil 2006; 13(5):731-737
16. Liu L, Breitner S, Pan X, Franck U, Leitte AM, Wiedensohler A. Associations between air temperature and cardio-respiratory mortality in the urban area of Beijing. China a time-series analysis. Environ Health. 2011;10:51
17. Loughnan M, Tapper N, Loughnan T. The Impact of "Unseasonably" Warm Spring Temperatures on Acute Myocardial Infarction Hospital Admissions in Melbourne, Astralia: A City with a Temperate Climate. J Environmental Public Health. 2014(2014); ID483785
18. Rocklov J, Ebi K, Forsberg B. Mortality Related to Temperature and Persistent Extreme Temperatures. A Study of Cause-specific and Age-stratified Mortality. Occup Environ Med. 2011;68 (7):531-536.



## ДАРАЦАИ ИЗТИРОБ ДАР ДОНИШЧҮЁН БО НАМУД ВА ДАРАЦАХОИ ГУНОГУНИ АГРЕССИЯ

**С.Н. Арабзода, Ф.А. Шукров, А.А. Нурматов**

Кафедраи физиологии нормалии (мудири кафедра д.и.т., Ҳалимова Ф.Т.)-и  
ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино, Тоҷикистон

*Арабзода Сарвиноз Нозировна - муаллими калони кафедраи физиологии нормалии Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино,*

*E.mail:sarabzoda@mail.ru, тел.: 93-801-33- 66*

*Шукров Фирӯз Абдуғаттоевич - профессори кафедраи физиологии нормалии Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино,*

*E.mail:fshukurov@yandex.ru, тел.: 907-90-38-83*

*Нурматов Ақнор Абдусатторовиҷ - сардори шӯъбаи таълими донишкадаи баъди дипломи маорифи Ҳуҷанд дар соҳаи тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон, профессор,*

*E.mail:fshukurov@yandex.ru, тел.: 918-69-36-26*

Масъалаҳои пайдоиши агрессия айни замон қушода мемонад ва аз ҳар ҷиҳат нисбатан амиқ омӯхтани онро талаб мекунад. Дар айни замон масъалаҳои ҳалталаб оиди омӯзиши рафткорҳои ҳуҷумоваранда равона карда мешавад. Дар пешгирии низоъ нақши калонро дараҷаҳои агрессия мебозад. Ҷаҳиши якбораи ҷиноят, низоъҳои мусаллаҳи байни миллатҳо дар даҳсолаи охир барои омӯхтани табии агрессия дар инсон сабабгор мешавад. Мо таҳмин мекунем, ки ошкор шудани рафткори бадқасданаи инсон на танҳо аз намуд ва дараҷаи он, балки аз дараҷаҳои мувофиқи изтироби он низ вобастагӣ дорад.

200 донишҷӯ дар синну соли аз 18 то 23 сола тадқиқ карда шуд. Дараҷаҳои умумии изтироб, намуд ва дараҷаҳои агрессия муайян карда шуд.

Муқаррар карда шуд, ки миқдори зиёди тадқиқшавандагон худагресия (38%), баъдан агрессияи лафзӣ (28,5%) ва ҳар як панҷум до-

нишҷӯ (20%) агрессияи ҷисмонӣ доранд. Ҳусусияти паҳншавии намудҳои агрессия байни ҷавонписарон ва духтарон қайд карда шудааст. Баҳодиҳии изтироб нишон дод, ки изтироби муқаррарӣ танҳо дар 3,5%-и донишҷӯ мавҷуд аст. Муайян карда шуд, ки 68% донишҷӯи курси ду асосан баҳаётӣ мактаби олий мутобиқ нашудаанд ва бо онҳо ҷорабинҳои профилактикаи гузаронидан лозим аст.

Таҳлили муқоисавии намудҳои агрессия бо изтироб дар ҳамаи намудҳои агрессия бештар 50% бо изтироби баланд ва аз ҳад баланд шаҳодат медиҳад. Дараҷаи пасти агрессия танҳо дар 12% дараҷаи миёнаи агрессия - дар 20%; дараҷаи баланди агрессия - дар 46%; дараҷаи хеле баланд - дар 16% ва дараҷаи аз ҳад баланди агрессия - дар 6%-и донишҷӯёни тадқиқшаванд миёнаи агрессия - дар 20%.

**Калимаҳои қалидӣ:** агрессияи ҷисмонӣ, худагресия, агрессияи лафзӣ, агрессияи эҳсосотӣ, изтироб, дараҷаҳои агрессии

## СТЕПЕНЬ ТРЕВОЖНОСТИ У СТУДЕНТОВ С РАЗЛИЧНОЙ ФОРМОЙ И УРОВНЕМ АГРЕССИИ

**С.Н. Арабзода, Ф.А. Шукров, А.А. Нурматов**

Кафедра нормальной физиологии ТГМУ имени Абуали ибни Сино, Таджикистан

*Арабзода Сарвиноз Нозировна - старший преподаватель кафедры нормальной физиологии Таджикского государственного медицинского университета имени Абуали ибни Сино,*

*E.mail:sarabzoda@mail.ru, тел.: 93-801-33- 66*



*Шукуров Фируз Абдуфаттоевич - профессор кафедры нормальной физиологии Таджикского государственного медицинского университета имени Абуали ибни Сино,*

*E.mail:fshukurov@yandex.ru, тел.: 907-90-38-83*

*Нурматов Акпар Абдусатторович - начальник учебной части Худжандского филиала Государственного образовательного учреждения института последипломного образования в сфере здравоохранения Республики Таджикистан, профессор,*

*E.mail:fshukurov@yandex.ru, тел.:918-69-36-26*

Проблема возникновения агрессии до настоящего времени остается открытой и многие ее стороны требуют более глубокого изучения. В настоящее время особое место отводится проблеме изучения агрессивного поведения. В профилактике конфликтов большую роль играет уровень агрессивности. Резкий всплеск преступности, терроризма, межэтнических вооруженных конфликтов в последние десятилетие, дали новый толчок к изучению природы агрессивности у человека. Мы полагаем, что проявление агрессивного поведения человека зависит не только от его формы и уровня, но и от соответствующей им степени тревожности.

Обследовано 200 студентов в возрасте от 18 до 23 лет. Определяли степень общей тревожности, формы и уровни агрессии.

Установлено, что наибольшее количество обследованных с самоагressсией (38%), затем с вербальной (28,5%) и каждый пятый студент (20%) оказался с физической. Отме-

чена особенность распространенности форм агрессии среди юношей и девушек. Оценка тревожности показала, что нормальная тревожность присутствует лишь у 3,5% студентов. Установлено, что 68% студентов второго курса еще не адаптированы к вузовской жизни и с ними необходимо проводить профилактические мероприятия.

Сравнительный анализ форм агрессии с тревожностью показывает, что при всех формах агрессии более 50% с повышенной и высокой тревожностью. Установлено, что низкий уровень агрессии отмечается лишь у 12% обследованных студентов; умеренный уровень агрессии - у 20%; повышенный уровень агрессии - у 46%; высокий уровень агрессии - у 16% и очень высокий уровень агрессии - у 6%.

**Ключевые слова:** физическая агрессия, самоагressия, вербальная агрессия, эмоциональная агрессия, тревожность, уровни агрессии

## THE DEGREE OF ANXIETY IN STUDENTS WITH DIFFERENT FORMS AND LEVEL OF AGGRESSION

S.N. Arabzoda, F.A. Shukurov, A.A. Nurmatov

Department of normal physiology of Avicenna TSMU, Tajikistan

*Arabzoda Sarvinoz Nozirovna - senior teacher of normally physiology department, of Avicenna TSMU, E.mail: sarabzoda@mail.ru, tel.: 93-801-33- 66*

*Shukurov Firuz Abdusattoevich - Professor of normal physiology department of Avicenna TSMU, E.mail: fshukurov@yandex.ru, tel.: 907-90-38-83*

*Nurmatov Akpar Abdusattorovich - Professor, Head of the educational department of Khujand branch of State Educational Institution of the Institute of Postgraduate Education in the Republic of Tajikistan, E.mail: fshukurov@yandex.ru, tel.: 918-69-36-26*

The problem of the emergence of aggression to this day remains open and many of its sides require an in-depth study. Currently, a special place is given to the problem of studying

aggressive behavior. The level of aggressiveness plays an important role in conflict prevention. The sharp surge in crime, terrorism, ethnic armed conflicts in the last decade, gave a new



impetus to the study of the nature of aggressiveness in human. We believe that the manifestation of a person's aggressive behavior depends not only on his form and level, but also on the corresponding degree of anxiety.

200 students aged from 18 till 23 flyings are examined. Determined the degree of general anxiety, forms and levels of aggression.

It was established that the largest number of surveyed with self-aggression (38%), then with verbal (28.5%) and every fifth student (20%) was found with physical.

The feature of the prevalence of forms of aggression was noted among boys and girls. Anxiety assessment showed that only 3.5% of students had normal anxiety. It has been

**Мухиммият.** Масъалаҳои пайдоиши агрессия, ки айни замон кушода мемонад, ба омӯзишу пажӯхиши амику васеъ ниёз дорад. Дар айни замон масъалаҳои ҳалталаб омӯзиши рафторҳои хучумоваранд ба ҳисоб мераванд. Дар пешгирии низоъ нақши қалонро дараҷаҳои агрессия мебозанд [7]. Ҷӣ хеле ки маълум аст, ҳангоми дараҷаҳои баланди агрессия инсон ба объектҳои иҳота-кунанда зарап мерасонад. Шахсоне, ки рафтори бадқасдона доранд, шиддатнокии зӯровариро эҷод мекунанд, ки чун қоида ба як ё дигар сабабҳои равонӣ мувофиқат намекунанд. Дараҷаи баланди агрессия метавонад сабабҳои гуногуни намудҳои зурӣ бошад, ки басомади он дар ҳаёти мусир кам намешавад. [1]. Ҷаҳиши якбораи чиноят, низоъҳои мусаллаҳи байни миллатҳо дар даҳсолаи охир барои омӯхтани табииати агрессия дар инсон сабабгор мешавад. Аз тарафи дигар рафтори, ки ҳангоми агрессия қайд карда мешавад, танҳо воситае барои ба даст овардани қадом мақсад равона карда шудааст, яъне ба даст овардани натиҷа, на он ки зарап расонидан [5]. Фурманов И.А. агрессияи деструктиви ва конструктивиро ҷудо намуд, намуди якуми агрессия ҳамчун вайронкунанда, нобудкунанда, зӯроварӣ, бадҳоҳӣ тавсиф намуда, намуди дуюмро ҳамчун фаъолнокӣ, қӯшиши комъёб шудан, муҳофизат намудани худ аз дигарон, муҳофизати эътибори шаҳсӣ [6]. Мо таҳмин ме-

established that 68% of second-year students are not yet adapted to university life, and it is necessary to carry out preventive measures with them.

A comparative analysis of the forms of aggression with anxiety shows that, in all forms of aggression more than 50% with increased and high anxiety.

It has been established that a low level of aggression is observed only in 12% of the surveyed students; moderate level of aggression - in 20%; an increased level of aggression - in 46%; a high level of aggression - in 16% and a very high level of aggression - in 6%.

**Keywords:** physical aggression, self-aggression, verbal aggression, emotional aggression, anxiety, levels of aggression.

кунем, ки ошкор шудани рафтори бадқасдонаи инсон на танҳо аз намуд ва дараҷаи он, балки аз дараҷаҳои мувофиқи изтироби он низ вобастагӣ дорад.

Яке аз нишондиҳандаҳо, ки инсонро тавсиф мекунад ин изтироб мебошад. Изтироб дар ҳолатҳое, ки бо фаъолияти арзёбӣ алоқаманд аст, инчунин дар шароитҳои субъективӣ ва иҷтимоии муғид ба амал меояд. [8]. Дараҷаҳои муқаррарии (оптимальӣ) изтироб вуҷуд дорад, ки ба боиси ноил гаштани комъёбӣ дар фаъолият мебошад. [3]. Изтироб на танҳо бо дараҷаҳои шиддатнокии сабабият, балки бо норасоии ҳабар тавсиф мейёбад. Фарқияти андозаи ҳабари воқеӣ ва пешгӯишуда дараҷаи изтиробро муайян мекунанд [1,4].

**Мақсади таҳқиқот** омӯхтани тавсифи муқоисавии намудҳои гуногун ва дараҷаҳои агрессия ва изтироб.

**Мавод ва усуљҳои таҳқиқот.** Бо мӯ 200 донишҷӯдар синну соли 18 то 23 сола таҳқиқ карда шуд. Аз рӯи натиҷаҳои тести Тейлор моба изтироби умумӣ, ки аз се компонент: асабӣ, иҷтимоӣ ва соматикӣ иборат аст баҳо додем. Бо ҷамъи изтироб мӯ 4 гурӯҳ ҷудо кардем: гурӯҳ I бо изтироби муқаррарӣ (оптимальӣ) (то 13 ҳол); гурӯҳ II - бо изтироби миёна (14-20 ҳол); гурӯҳ III - бо изтироби баланд (21-29 ҳол) вагурӯҳи V-боизтироби хеле баланд (30 вазиёда ҳол). Барои муайянкунии намуд ва дараҷаҳои агрессияи деструктиви ва конструктивиро ҷудо намуд, намуди якуми агрессия ҳамчун вайронкунанда, нобудкунанда, зӯроварӣ, бадҳоҳӣ тавсиф намуда, намуди дуюмро ҳамчун фаъолнокӣ, қӯшиши комъёб шудан, муҳофизат намудани худ аз дигарон, муҳофизати эътибори шаҳсӣ [6].



рессия тести Л.Г. Почебут-ро истифода бурдем. Мо чунин намудхой агрессияро чудо намудем: лафзӣ (АЛ), чисмонӣ (АЧ), ашёй (АА), эҳсосотӣ (АЭ) ва худагressия (ХА). Бо чамъи холҳои ҳамаи агрессия мо панҷда-рача чудо намудем: паст(І), миёна (ІІ), зиёд

(ІІІ), баланд (ІV) ва аз ҳад баланд (V). Баъдан мо тавсифи қиёсии намуд ва дараҷаҳои агрессия бо зуҳуроти изтироб гузаронидем.

**Натиҷаҳои таҳқиқот ва баррасии онҳо.**  
Натиҷаҳои паҳншавии намудхой агрессия дар ҷадвали 1 инъикос ёфтааст.

## Ҷадвали 1

### Паҳншавии намудхой агрессия

Намуди агрессия	Микдори умумӣ	%	П	%	Д	%
АЛ	57	28,5%	34	29%	23	27%
АЧ	40	20,1%	33	28%	7	9%
АА	19	9,4%	10	8%	9	11%
АЭ	8	4%	5	4%	3	4%
ХА	76	38%	36	31%	40	48%
Ҳамагӣ	200	100%	118	100%	82	100%

Тавре аз ҷадвал бармеояд, микдори зиёди таҳқиқшавандо бо ХА (38%), баъдан АЛ (28,5%) ва ҳар як панҷум донишҷӯ (20%) бо АЧ мебошад. Таҳлили муқоисавии намудхой агрессия дар ҷавонписарон ва духтарҳо нишон медиҳад, ки дар байни ҷавонписарон нисбатан ХА (31%) зоҳир мешавад, дар ҷои дуввум АЛ ва АЧ (мувофиқан 29% ва 28%). Дар байни духтарҳо дар ҷои аввал ХА (48%) ва дар ҷои дуюм АЧ (27%) қайд карда мешавад. Бояд қайд кард, дар байни духтарҳо се маротиба АЧ кам аст (байнеписарҳо 28%, дар байни духтарҳо - 9%). Аз рӯи АА ва АЭ фарқияти ҳурд байни писароҳ ва духтарҳо мебошанд.

Ҳамин тавр, писарҳо агрессияи худро нисбати инсони дигар бо истифодай қувваи чисмонӣ (28%), таҳдид, лаънат ва дашном (29%), ифода менамоянд, ё ин ки дар онҳо механизмҳои муҳофизати психологӣ заиф шудаанд ва дар муҳити ҳашмгинӣ

онҳо бепаноҳ мемонанд (31%). Қайд кардан лозим аст, ки ҳар як нафари сеюм (27%) аз духтарони таҳқиқшаванд инчунин агрессияи худро ба воситаи таҳдид, лаънат ва дашном ифода менамоянд. Лекин, барои духтарҳо нисбатан ХА (48%), таалуқ дорад, яъне ҳар як духтари таҳқиқшаванд дар муҳити ҳучумкунанда худро бепаноҳ мешуморанд, дар онҳо механизмҳои муҳофизати психологӣ мавҷуд нест ё заиф аст.

Натиҷаҳои баҳодиҳии изтироб нишон медиҳад, ки изтироби муқаррарӣ танҳо дар 3,5%; изтироби миёна-дар 28,5%; зиёда - дар 58,5% ва баланд - дар 9,5% донишҷӯ мавҷуд аст. Таваҷҷӯҳ зоҳир меқунад, ки 68% донишҷӯи курси ду то ҳол баҳаётӣ донишгоҳи мутобиқ нашудаанд ва бо онҳо корҳои профилактикаи гузаронидан лозим аст. Натиҷаҳои таҳлили муқоисавии намуди бартаридоштаи намуди агрессия ва дараҷаҳои изтироб дар ҷадвали 2 инъикос ёфтааст.

## Ҷадвали 2

### Тавсифи муқоисавии намуди бартаридоштаи агрессия ва дараҷаҳои изтироб

Агрессияи бартаридошта	Дараҷаи изтироб			
	то 13 ҳол.	14-20 ҳол.	21-29 ҳол.	30 ва зиёда
АЛ	-	33%	50%	17%
АЧ	5%	37,5%	57,5%	-
АА	-	25%	70%	5%
АЭ	-	-	100%	-
ХА	5,3%	24,6%	61,4%	8,7%



Аз чадвал бармеояд, ки амалан дар ҳамаи намудҳои агрессия шахсони бо изтироби муқаррарӣ мавҷуд нест. Он факт ҳавотир аст, ки дар ҳамаи намудҳои агрессия зиёда 50% бо изтироби баланд ва аз ҳад баланд аст. Натиҷаҳои дараҷаи агрессия, бо тавсифи муқоисавии изтироб дар чадвали 3 инъикос ёфтааст.

Аз чадвал бармеояд, ки ба қадри имкон баландшавии дараҷаи агрессия миқдори таҳқиқшавандагон бо дараҷаи сеюм ва ҷорум зиёд мешавад. Қайд кардан лозим аст, ки дар бай-

ни таҳқиқшавандагон бо дараҷаҳои якум ва дуюм дараҷаи ҷоруми изтироб мавҷуд нест, дар байни шахсони бо дараҷаи III-V агрессия дар ҳар даҳум (дараҷаи сеюм агрессия) ва дар ҳар шашум (дараҷаи панҷуми агрессия) дараҷаи баланди изтироб дида мешавад. Дараҷаи пасти агрессия танҳо дар 12% донишҷӯёни таҳқиқшавандагон; дараҷаи миёнаи агрессия - дар 20%; дараҷаи зиёди агрессия - дар 46%; дараҷаи баланди агрессия - дар 16% ва аз ҳад баланди дараҷаи агрессия - дар 6% донишҷӯу қайд карда мешавад.

### Чадвали 3

#### Тавсифи муқоисавии дараҷаҳои агрессия бо изтироб

Дараҷаи агрессия	%	Дараҷаи изтироб			
		I	II	III	IV
I	12	4,3	50	55,5	0
II	20	5	50	45	0
III	46	1,2	29,3	58,6	10,9
IV	16	0	6,2	87,5	6,3
V	6	8,3	8,3	66,7	16,7

Далелҳо исбот мекунад, ки дар ҳар панҷум донишҷӯу дараҷаи баланд ва аз ҳад баланди агрессия қайд карда мешавад. Дар ҳар яки дуюми донишҷӯи таҳқиқшавандагон дараҷаи баланди агрессия (46%) ва дараҷаи баланди изтироб (58,5%) қайд карда мешавад. Мо фикр мекунем, ки дикқати маҳсус ба он донишҷӯён додан лозим аст, ки дараҷаи баланд ва аз ҳад баланд бо изтироби баланд ҳамроҳи карда мешавад.

Нигоҳдории дурударози дараҷаи баланди худагрессия бо дараҷаҳои баланд ва аз ҳад баланди изтироб метавонад ба депрессия оварда расонад, дараҷаи баланди агрессияи ҷисмонӣ бо изтироби баланд бошад ба рафттори ҳучумоваранд бо якбора пайдошавии зӯроварии пуркуват, ки сабаби намудҳои гуногуни зӯроварӣ мебошад.

Ин натиҷаҳо зарурати гузаронидани корҳои профилактикаи бо донишҷӯён, ки дар онҳо агрессия бо дараҷаи баланди изтироби муттаҳид мешавад нишон медиҳад. Диққати маҳсусро донишҷӯёне, ки дар онҳода дараҷаи баланд ва аз ҳад баланди агрессия бо дараҷаи баланди изтироб (30 ҳол ва зиёда) ҳамроҳи мешавад лоиқӣ таваҷҷӯҳ аст.

#### Хулосаҳо:

1. Тавсифи муқоисавии намудҳои агрессия дар ҷавонписарон ва духтарон нишон медиҳад, ки писарҳо рафттори ҳашмгинонаи ҳудро нисбати дигар инсон бо истифодай қувваи ҷисмонӣ, таҳдид, лаънат ва дашном ё дар онҳо механизмҳои муҳофизати психологӣ заиф гардидаанд ва дар муҳити ҳучумоварандагонда онҳо бепаноҳ мемонанд. Ҳар яки дуюм духтарҳои таҳқиқшавандагон дар муҳити ҳучумоварандагонда бепаноҳ мемонанд, дар онҳо механизмҳои муҳофизати психологӣ нест ё заиф шудаанд.

2. Натиҷаҳои баҳодиҳии изтироб нишон медиҳад, ки 68% донишҷӯи курси дуввум то ҳол ба ҳаёти мактабҳои олӣ мутобиқ нашудаанд, ҷунки дар онҳо дараҷаҳои баланд ва аз ҳад баланди изтироб қайд карда мешавад. Бо онҳо корҳои профилактикаи гузаронидан лозим аст.

3. Муқаррар карда шудааст, ҳангоми тавсифи муқоисавии дараҷаҳои агрессия бо изтироб дар байни таҳқиқшавандагони дараҷаҳои якум ва дуюми агрессия дараҷаи ҷоруми изтироб нест, дар байни шахсони бо дараҷаи III-V агрессия дар ҳар даҳум (да-



рачаи сеюми агрессия) ва дар ҳар шашум (дараачаи панҷуми агрессия) дараачаи баланди изтироб қайд карда мешавад. Мушоҳида карда шудааст, ки дараачаи пасти агрес-

сия танҳо дар 12% донишҷӯи таҳқиқшаванд ва дар ҳар панҷум (22%) дараачаи баландва аз ҳад баланди агрессия қайд карда мешавад.

## АДАБИЁТ

1. Агрессия / перевод с немецкого Г.Ф. Шверника. - Москва - Прогресс, 1966. - 137с.
2. Кудрин Р.А. Особенности методологического подхода изучения психофизиологической адаптации студентов к обучению в вузе / Р.А.Кудрин, Е.В.Лифанова // Материалы XI Международного симпозиума "Эколо-физиологические проблемы адаптации". 27-28 января 2003 года.- М.: Изд-во РУДН, 2003.- С.295-296.
3. Кулагин Б.В. Основы профессиональной психодиагностики. - Л.:Медицина, 1984. - 214С.
4. Сорокина Н.Д., Хачатурьянц М.Л. Методические подходы к исследованию тревоги / Методики диагностики психических состояний и анализ деятельности человека. - М., 1994.- С171-180.
5. Реан А.А. Психология изучения личности. Социализация, поведение, общение. - СПб.: Прайм-ЕвроЗнак, 2004. - 407 с
6. Фурманов И.А. Детская агрессивность: психодиагностика и коррекция. - Минск: Ильин В.П., 1996. - 192 с
7. Ярмоленко Г.П. Проявление агрессивности и враждебности в межличностном взаимодействии (на примере студенческой молодежи): дисс...канд.психол.наук / Г.П. Ярмоленко. - СПБ, 2004. - 161с.
8. Spielberger Ch.D. Theory and research of anxiety//. Anxiety and Behavior. Spielberger. Ed.Ch.D. - N.Y., Academic Press, 1966. Pp. 3-20.

## ИЗТИРОБИ РЕАКТИВӢ, ШАҲСИЯТӢ ВА СИСТЕМАИ АВТОНОМИИ АСАБ ДАР ТАШХИСИ ҲОЛАТҲОИ САРҲАДӢ

**Н.Х. Меликова, С.Н. Арабзода**

Кафедраҳои физиологияи патологӣ (мудири кафедра д.и.т., Табаров М.С.) ва физиологияи нормалии (муд .каф. д.и.т., Ҳалимова Ф.Т.)-и ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино

*Меликова Насиба Ҳурсандовна, дотсенти кафедраи физиологии патологӣ Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино,*

*E.mail: nasibamelikova@mail.ru, тел.: 919039179.*

*Арабзода Сарвиноз Нозировна, муаллими кафедраи физиологии нормалиӣ Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино,*

*E.mail: sarabzoda@mail.ru, тел.: 938013366.*

Мехнати фикрӣ бо шиддатнокии эҳсолотӣ алоқаманд буда, фаъолнокии системаи симпато-адреналиро, ки бо қисматҳои вегетативии эҳсосот сафарбар карда мешавад зиёд мекунад. Комёбӣ дар омӯзиш бо сабаби он, ки баъд аз хатми таҳсил ба шароитҳои иҷтимоии нав вафаъолият мегузаранд донишҷӯёни курсҳои аввал ба ҳолатҳои нисбатан душвор дучор мешаванд. Нисбатан

аҳамиятнок ва усулҳои омӯзиши баҳодиҳии дараҷаҳои шиддатнокӣ ва имконияти гузариш ба вайроншавии ҳолатҳои психосоматикӣ омӯзиши таҳлили математики назми дил мебошад. Дар айни замон омӯзиши алоқамандии нишондиҳандаҳои таҳлили математики назми дил, ки ҳолатҳои САА бо қобилияти интеллектуалии донишҷӯён дараҷаҳои изтироб ва типҳои муносибатҳои



байнишахсиятиро тавсиф мекунад корҳо мавҷуд нест.

Вожаҳои калидӣ: Изтироби шахси-

ятӣ, изтироби реактивӣ, ритмограммаи корреляционӣ, тамоюли миёна квадратӣ.

## РЕАКТИВНАЯ И ЛИЧНОСТНАЯ ТРЕВОЖНОСТЬ АВТОНОМНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ В ДИАГНОСТИКЕ ПОГРАНИЧНЫХ СОСТОЯНИЙ

**Н.Х. Меликова, С.Н. Арабзода**

Кафедры патологической физиологии и нормальной физиологии  
ТГМУ им. Абуали ибни Сино

*Меликова Насиба Хурсандовна, доцент кафедры патофизиологии Таджикского государственного медицинского университета имени Абуали ибни Сино,*

*E.mail: nasibamelikova@mail.ru, тел.: 919039179.*

*Арабзода Сарвиноз Нозировна, старший преподаватель кафедры нормальной физиологии Таджикского государственного медицинского университета имени Абуали ибни Сино,*

*E.mail: sarabzoda@mail.ru, тел.: 938013366.*

Умственный труд, связанный с эмоциональным напряжением, увеличивает активность симпатико-адреналовой системы, обеспечивающий мобилизацию вегетативных компонентов эмоций. В успешности обучения, в наиболее сложной ситуации оказываются студенты начальных курсов, попадающие после школьной скамьи в новые социальные отношения и условия деятельности. Наиболее значимым и чувствительным методом оценки степени эмоционального напряжения и возможности его перехода к психосоматическим расстройствам

является изучение показателей математического анализа сердечного ритма. В настоящее время отсутствуют работы по изучению взаимосвязи показателей математического анализа сердечного ритма, характеризующие состояние АНС с интеллектуальной способностью студентов, степенью их тревожности и типов межличностных отношений.

**Ключевые слова:** реактивная тревожность, личностная тревожность, корреляционная ритмограмма, среднеквадратичное отклонение.

## REACTIVE AND PERSONAL ANXIETY AND AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM (ANS) IN THE DIAGNOSIS OF BORDER CONDITIONS

**N.Kh.Melikova, S.N. Arabzoda**

Physiopathology and normal physiology department of Avicenna TSMU

*Melikova Nasiba Khursandovna, associate professor of physiopathology department of Avicenna TSMU, E.mail nasibamelikova@mail.ru, tel.: 919039179.*

*Arabzoda Sarvinoz Nozirovna, senior teacher of normal physiology department of Avicenna TSMU, E.mail: sarabzoda @ mail.ru, tel.: 938013366.*

Brain work connected with emotional stress increases the activity of the sympathetic-adrenal system providing mobilization of the vegetative components of emotions. In success of training, in the most difficult situation there are junior

students getting after a school to the new social relations and conditions of activity. The most significant and sensitive method of assessment of degree of emotional pressure and a possibilities of its transition to psychosomatic



disorders is studying of indicators of the mathematical analysis of heart rhythm. Now there are no works on studying of interrelation of indicators of the mathematical analysis of heart rhythm characterizing a condition of

**Мухиммият.** Коркарди критерияҳои ба мавқеъ муайянкардани вайроншавии гормоналӣ бо минбаъд ислоҳкардани он барои ташхиси минбаъдаи ҳолатҳои донозологӣ.

Дар комёбии омӯзиши донишҷӯён нақши асосиро тавсифи шахсиятӣ ва баҳодиҳии критерияҳои азхудкунӣ мебозад. Яке аз чунин тавсифот дараҷаҳои изтироб мебошад. Изтироб дар ҳолатҳои, ки бо фаъолияти баҳугузорӣ алоқаманд аст ба амал меояд, ма-салан ҳангомии мтиҳон. Дараҷаи мӯтадили изтироб мавҷудаст, ки дар натиҷаи он комёбии назаррас дар фаъолият дидар мешавад. Изтироб на танҳо бо дараҷаҳои шиддатнокии сабабият, вале бо норасоии хабар тавсиф карда мешавад.

Изтироб яке аз сифатҳои шахсиятии инсон буда хеле устувор мебошад. Дар айни замон 2 намуди изтиробро фарқ мекунанд: шахсиятӣ ва вазъиятӣ. Дар изтироби шахсиятӣ (ИШ) хислатҳои фардии инсон дарк карда мешавад, ки моил ба аксуламали манфии эҳсосотӣ дар шароитҳои гуногуни ҳаёт, ки ба худ хавф меорад( худбаҳодиҳи, дараҷаи талабот, муносибатбо худ ва г.) инъикос мейбад. ИШ ин майли устувории инсон фосилавӣ эътино кардан, намудҳои ба ҳамтаъсиркуни шӯъбаҳои САА ва дараҷаҳои шиддатноки механизмҳои танзимкунанда инъикос мекунад.

Барои шахсони бо намуди якуми РК ҳолатҳои организм бо захираҳои баланди функционалӣ, ки лапишҳои психофизиологӣ, биохимиявӣ, генетикӣ ва дигар параметрҳои организм, ки қобилияти нигоҳдории системai зинда дар худути оптимум морффункционалӣ бо набудан ё минималӣ инъикосшу-даи шиддати механизмҳои танзимкунанда ҳос аст. Барои шахсони бо намуди дуюм ва сеюми РК ҳолатҳои нигоҳдории гомеостаз аз ҳисоби дараҷаҳои шиддати механизмҳои танзимкунанда бо баландшавии фаъолияти системаи симпато-адреналиӣ ва дигар систе-


ANS with intellectual ability of students, degree of their anxiety and types of the interpersonal relations.

**Keywords:** reactive anxiety, personal anxiety, correlation rhythmogram, standard deviation

маи организм ҳос аст. Барои шахсони бо намуди чоруми РК пастшавии имкониятҳои функционалии организм бо зоҳиршавии камтари механизмҳои муҳофизатӣ-мувофиқ ва номувофиқи организм таъмин намудани шароитҳои тағиیر ёфтаи оптималии адекватии танзими системai функционалӣ таалуқдорад. Қайд кардан лозим аст, ки дуршавӣ аз намуди 1 РК дараҷаи шиддатнокии механизмҳои танзимкунандаи организм зиёд мешавад ва таъсири шӯъбаи симпатикии системаи асаби автономӣ баланд мешавад.

**Мавод ва усулҳои таҳқиқот.** Аз тарафи мо 480 донишҷӯү муоина карда шуд. Аз рӯи изтироби шахсиятӣ хислатҳои фардии инсон дарк карда мешавад, ки моил ба аксуламали манфии эҳсосотӣ дар шароитҳои гуногуни ҳаёт ба худ хавфорандаро (худбаҳодиҳӣ, дараҷаи талабот, муносибат бо худ ва г.) инъикос мекунад. Изтироби шахсиятӣ ин майли устувории инсон эътино кардан ба ҳолатҳои иҷтимоии баландшавии ҳаяҷон ва ташвиш мебошад.

Натиҷаҳои таҳқиқоти изтироби шахсиятӣ (ИШ) дар расми 1 инъикос ёфтааст.



**Расми 1. Изтироби шахсиятии донишҷӯён дар раванди омӯзиш ва эҳсосот**

Аз расм маълум аст, ки миқдори зиёди таҳқиқшаванда (46,8%) бо сатҳи миёнаи изтироб-ин шахсони мутобиқ ба худ ва устувор дар комёб шудани мақсадҳои худ. Да-




рацаи баланди ИШ дар 41,6% таҳқиқшаванда қайд карда мешавад, ки моил аз харобшавии асаб шаҳодат медиҳад. Дарацаи пасти ИШ дар 3,5% донишҷӯёни таҳқиқшаванда қайд карда мешавад. Микдори ками до-нишҷӯёни таҳқиқшавандаро шахсони бо изтироби аз ҳад паст ва изтироби аз ҳад баланд ташкил мекунад- мувофиқан 0,85 ва 7,1% ( $p<0,05$ ).

Ҳангоми ташаннӯчи эҳсосотӣ микдори зиёди донишҷӯёни таҳқиқшавандаро дарацаи баланди (46,9%) изтироб ташкил мекунад. Қайд кардан лозим аст, ки дар ҳар як дахуми таҳқиқшаванда дарацаи аз ҳад зиёди изтироб диде мешавад. Ҳамин тариқ, 58,2% таҳқиқшаванда аз рӯи нишондиҳанаҳои ИШ ҳангоми ташаннӯчи эҳсосотӣ майл аз харобшавии асабӣ зоҳир менамоянд. Дар 38,9% таҳқиқшаванда дарацаи миёнаи ИШ қайд карда мешавад, ки оиди ус-

Аз расм диде мешавад, ки дар микдори зиёди таҳқиқшавандагон (52,8%) дарацаи миёнаи ИР қайд карда мешавад, ин оиди устуворӣ ва боварӣ дар комёб шудани фаъолияти мақсадноки худ шаҳодат медиҳад. Ин до-нишҷӯён аксуламали адекватӣ ба ташаннӯчи эҳсосотӣ доранд. Қисми ками донишҷӯёни таҳқиқшаванда (6,3%), ки дарацаи аз ҳад пасти ИР доранд, оиди набудани аксуламал ба ташаннӯҷ шаҳодат медиҳад. Барои ин до-нишҷӯён сабабияти паст барои ноил шудан ба мақсадҳои худ хос аст ( $p<0,05$ ).

товории адекватӣ ва эътиимод ба амали худ шаҳодат медиҳад. Дар қисми ками таҳқиқшаванда (2,9%) дарацаи пасти ИШ қайд карда мешавад, ки оиди сабабияти пасти донишҷӯёни мазкур шаҳодат медиҳад ( $p<0,05$ ).

Натиҷаҳои таҳқиқоти ИШ ҳангоми раванди омӯзиш дар расми 2 инъикос ёфтааст.



**Расм 2. Изтироби реактивии донишҷӯён дар раванди омӯзиш ва ташаннуҷ**

Дар қисми зиёди таҳқиқшаванда дар қиёси ташаннӯчи эҳсосотӣ (43,1%) дарацаи миёнаи ИР қайд карда мешавад, ки оиди устувории донишҷӯён, аксуламали адекватӣ ба ташаннӯҷ ва мустахкамии ҷараёнҳои физиологӣ шаҳодат медиҳад.

Натиҷаҳои дарацаҳои изтироби шахсиятий (ИШ) реактивӣ (ИР) ва намудҳои баҳамтаъсирикунии ИШ ва ИР бо намудҳои ритмограммаи коррелятсионӣ дар ҷадвали 3 инъикос ёфтааст.

### Ҷадвали 3

#### Таъсири ритмограммаи коррелятсионӣ бо дарацаҳои ИШ ва ИР

ФОН MACP	РК			
	I	II	III	IV
ИШ I	12.5	12.5	37.5	37.5
ИШ II	2.4	21.4	28.6	47.6
ИШ III	2	7.8	49	41
ИШ I	7.1	14.2	32.1	46.4
ИР II	1.9	14.8	40.7	42.6
ИР III	-	10	47.4	42
ИШ $\uparrow$ ИР $\downarrow$	3.7	9.3	44.4	42.6
кам. ИШ ва ШР	-	27.3	31.8	40.9
$\uparrow$ ИШ ва ШР	-	6.3	37.5	56.3


Аз ҷадвал диде мешавад, ки шахсони бо дарацаи пасти ИШ ҳамагӣ 25% таҳқиқша-

вандагон бо намуди I ва II-юми РК, боқимонда бо намудҳои III ва IV ташкил меди-

ҳад. Такрибан чунин тақсимот дар шахсони бо дарацаи миёнаи ИШ мебошад. Ҳар як дахум аз тадқиқшавандагон бо дарацаи баланди ИШ намуди I ва II-юми РК, бокимонда (90%)- бо намуди III ва IV доранд. Таҳлили қиёсии намудҳои таъсири ИШ ва ИР бо намудҳои РК нишон медиҳад, ки дар 72,7% таҳқиқшавандаҳо бо дарацаи миёнаи ИШ ва ИР ва дар 93,8% бо дарацаи баланди ИШ ва ИР намудҳои III ва IV РК қайд карда мешавад.

Натиҷаҳои дарацаи изтироби шахсиятӣ (ИШ) изтироби реактивӣ (ИР) ва намудҳои таъсири ИШ ва ИР бо нишондиҳандаҳои тамоюли миёнаквадратӣ дар ҷадвали 4 инъикос ёфтааст.

Аз рӯи маълумоти тамоюли миёнаквадратӣ мо 4 гурӯҳ ҷудо намудем: 1гурӯҳ- 0,03 ва камтар; 2гурӯҳ-аз 0,04 то 0,05; 3гурӯҳ- аз 0,06 то 0,08 ва зиёда. Натиҷаҳо дар расм 4 инъикос ёфтааст.



**Расми 3. Тамоюли миёнаквадратӣ дар раванди омузиш ва ташаннуҷ.**

Аз расм диде мешавад, ки миқдори зиёди донишҷӯ бо аҳамияти тамоюли миёнаквадратӣ дар ҳудудҳои 0,04-0,05 (47,2%) дар раванди омузиш ва ҳангоми ташаннуҷ (44,2%) мебошанд. Дар ҳар шашум донишҷӯ (16,6%) дар раванди омузиш ва дар ҳар панҷум до-нишҷӯ дар вазъияти ташаннуҷ дарацаи баланди шиддатнокии механизмҳои танзимкунанда диде мешавад, ки оиди ?-0,03 ва камтар шаҳодат медиҳад. Дар минтақаҳои нисбатан номусоид аз рӯи дарацаи шиддатно-кии эҳсосоотӣ дар раванди омузиш 36,1% та-дқиқшаванда қарор доранд, ҳангоми ташаннуҷ-27,4% бо нишондоди ?-0,06 то 0,07

Натиҷаҳо ва баррасии он. Натиҷаҳои таҳлили мо нишон медиҳад, ки дар курси дуюм дар миқдори зиёди донишҷӯён (84,1%) дарацаи баланди кофии сатҳи изтироб (28,3% баланд ва 55,8% аз ҳад баланд) қайд карда мешавад.- Таҳлили таркибии изтироби баланд ва аз ҳад баланд нишон медиҳад, ки қисмати асосӣ изтироби асабӣ мебошад, ки мувофиқан дар ҳар як сеюм (35,9%) ва дар ҳар як дуввум донишҷӯ (63,9%) зохир мешавад.

Хулоса, аз ҳисоби дар боло баёншуда омухтани изтироби шахсиятӣ ва реактивӣ имконияти бехтар пур кардани гурӯҳҳои академӣ бо мақсади мӯътадилгардонии фольияти онро медиҳад. Аз тарафи дигар ба донишҷӯён имконият медиҳад, ки ба шароитҳои мактаби ой комилан мутобиқ шуда бо нигоҳдории коршоямии оптимальӣ, чунин хислатҳоро инкишоф диданд; часурӣ, усту-ворӣ, яклухтӣ, мутаносибӣ.

## АДАБИЁТ

- Филимонов В.И. Основы психофизиологии.// Изд-во Мед пресс-информ. Петербург, 2006. С. 320.
- Шукуров Ф.А. Оценка и прогнозирование уровней здоровья и функциональных резервов организма.//Научные труды 1 съезда физиологов СНГ Сочи, Дагомыс 2005г т. 1 стр.4
- Хомская Е.Д. Нейропсихология. Питер,2005. С. 145, 467
- Сорокина Н.Д., Хачатурьянц М.Л.. Методические подходы к исследованию тревоги/Методики диагностики психических состояний и анализа деятельности человека.- М.,2000.- С. 171-180.
- Горянин В.А. Психология общения./ В.А. Горянин//, ACADEMA. 2002,с.63-65
- Spielberger Ch.D/ Theoryandresearchofanxiety//. AnxietyandBehavior/ Spielberger Ed. C.D/-N.Y.,Academic Press,1966.Pp,3-20



## РЕАКТИВИЯТИ ОРТОСТАТИКЙ ВА КЛИНОСТАТИКИИ ДИЛ ВА РЎДАХО ДАР ДИНАМИКАИ СИКЛИ ШАБОНАРЎЗЙ ДАР БЕМОРОНИ ГИРИФТОРИ БАВОСИР

**Н.А. Нуриллоева, З.М. Тоштемирова, М.С. Табаров, А.А. Нурматов<sup>1</sup>**

Кафедраи физиологияи патологӣ (мудири кафедра н.и.т., доцент Тоштемирова З.М.)-и  
ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино

**Нуриллоева Ниссо Айнубековна** - муаллими калони кафедраи физиологияи патологии  
ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино

**Тоштемирова Зулфия Мухаммаджоновна** - н.и.т., доцент, мудири кафедраи физиологии  
патологии ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино

**Табаров Мухиддин Сафарович** - д.и.т., профессори кафедраи физиологии патологии ДДТТ  
ба номи Абӯалӣ ибни Сино

**Нурматов Акпар Абдусатторович<sup>1</sup>** - д.и.т., профессор, Институти баъдидипломии тай-  
ёр кардани кадрҳои тиббиии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Хуҷанд.

Дар мақола натиҷаи таҳқиқоти 155 бемори гирифтори бавосир (геморрой) оварда шудааст. Таҳқиқоти аксуламали ритми дил дар bemoroni гирифтори бавосир дар ортостаз ва клиностаз бо дар назардошти ритми сиркадиани функцияи эвакуатории (тахлияи) rӯdaҳо аз он гувоҳӣ медиҳад, ки дар bemoroni гирифтори бавосир бо рит-

ми сиркадиани мунтазами rӯdaҳо аксуламалҳои брадикардӣ (ваготропӣ), дар ритми номунтазами rӯdaҳо бошад, аксуламалҳои тахикардӣ (симпатотропӣ) бартарӣ доранд.

**Калимаҳои калидӣ:** бавосир (геморрой), функцияи тахлияии rӯdaҳо, дил, сикли шабонарӯзӣ.

## ОРТОСТАТИЧЕСКАЯ И КЛИНОСТАТИЧЕСКАЯ РЕАКТИВНОСТЬ СЕРДЦА И КИШЕЧНИКА В ДИНАМИКЕ СУТОЧНОГО ЦИКЛА У ПАЦИЕНТОВ С ГЕМОРРОЕМ

**Н.А. Нуриллоева, З.М. Тоштемирова, М.С. Табаров, А.А. Нурматов<sup>1</sup>**

Кафедра патологической физиологии (зав.кафедрой к.м.н., доцент Тоштемирова З.М.)  
ТГМУ им. Абуали ибни Сино

**Нуриллоева Ниссо Айнубековна** - старший преподаватель кафедры патологической физиологии ТГМУ им. Абуали ибни Сино

**Тоштемирова Зульфия Мухаммаджоновна** - к.м.н., доцент, зав. кафедрой патологической физиологии ТГМУ им. Абуали ибни Сино

**Табаров Мухиддин Сафарович** - д.м.н., профессор кафедры патологической физиологии ТГМУ им. Абуали ибни Сино

**Нурматов Акпар Абдусатторович<sup>1</sup>** - д.м.н., профессор, институт последипломной подготовки медицинских кадров Республики Таджикистан, город Худжанд.

В работе приведены результаты исследования 155 больных с геморроем. Исследования реакций ритма сердца у больных геморроем на ортостаз и клиностаз с учетом циркадианного ритма эвакуаторной функ-

ции кишечника свидетельствует о том, что у больных геморроем с регулярным циркадианным ритмом кишечника преобладают брадикардические (ваготропные) реакции, а у субъектов с нерегулярным ритмом кишеч-



ника преобладают тахикардические (симпаторные) реакции.

Ключевые слова: геморрой, эвакуаторная функция кишечника, сердце, суточный цикл.

## ORTHOSTATIC AND CLINOSTATIC REACTIVITY OF HEART AND INTESTINE IN DIURNAL CYCLY DYNAMIC AT PATIENTS WITH HEMORRHOIDS

N. A. Nurulloeva, Z. M. Toshtemirova, M. S. Tabarov, A.A. Nurmatov

Physiopathology department (head of the department, c.m.s, associate professor Toshtemirova Z. M.) of Avicenna TSMU

*Nurulloeva Niso Aynulobekovna - senior teacher of Physiopathology department of Avicenna TSMU.*

*Toshtemirova Zulfiya Muhammadjonovna - c.m.s, associate professor, head of Physiopathology department of Avicenna TSMU.*

*Tabarov Muhiddin Safarovich - MD, Professor of Physiopathology department of Avicenna TSMU.*

*Nurmatov Akpar Abdusattorovich - MD, Professor, Institute of postdegree preparation of medical personnel of the Republic of Tajikistan, Khujand.*

There are results of work of 155 patients with hemorrhoids. Investigation of cardiac rhythm in patients to orthostatic and clinostatic with considering circadian rhythm of intestine evacuatory junction testifies that in patients with regular circadian rhythm of intestine

predominate bradycardial (vagotrophic) reactions, but in subjects with irregular intestine rhythm predominate tachycardial (sympathotropic) reactions.

**Key words:** hemorrhoids, intestine evacuatory function, heart, daily cycle.

**Мухиммият.** Аксуламали системаи дилурагҳо, ки дар асари тағииротҳои сарбониҳои гравитатсионӣ ба амал меоянд, ҷузъи таркибии танзими гемодинамикаи системавии одамон ба ҳисоб меравад. Дар асоси ҳусусиятҳои системаи такяву ҳаракат аксуламалҳои ортостатикӣ (ҳангоми аз ҳолати горизонталии бадан ба ҳолати вертикалӣ гузаштан) ва аксуламалҳои клиностатикӣ (ҳангоми аз ҳолати вертикалии бадан ба ҳолати горизонталӣ гузаштан) аҳамияти бештар доранд [1].

Дар ҳолати горизонталии бадан дар одамон 50%-и ҳаҷми хуни гардишкунанда дар варидаҳои гардиши калони хун, такрибан 30% дар узвҳои ковокии сина, 15% дар системаи шарёнҳо меистанд. Ҳвангоми ба ҳолати вертикалӣ гузаштани одам, бинобар эластикият ва кашишҳӯрандагии рагҳо ҷойивазкунии барзиёди массаи хун дар андомҳои поёни ҳаҷми кам шудани ҳаҷми умумии хуни гардишкунанда ба назар мерасад.

Дар шароити ортостаз тағиирти фазагии сикли дил дида мешавад: фазаи кашишҳӯрии сикли дил (изоволемикӣ) дароз мешавад, кӯтоҳ шудани систолай механикӣ ва умумӣ, ҳамчунин партоби дил аз меъдаҳаи чап ба амал меояд [2].

Миқдори хуни ҷамъшууда дар андомҳои поёни ҳангоми ортостаз аз кори мускулатураи скелет вобаста аст, ки ба таври иловагӣ аз маҷрои варидӣ ба саҳти дил интиқол додани хунро таъмин мекунад. Зиёд шудани баргашти варидӣ бо механизми танзими гетерометрӣ ба афзудани қувваи кашишҳӯрии дил, ва партоби дил оварда мерасонад, ки барои компенсатсияи гипотонии ортостатикӣ мусоидат мекунад.

Дар айни замон масъалаи робитаи байнифаълонкии ортостатикӣ ва клиностатикии дил ва рӯдаҳо дардинамикаи сикли шабонарӯзии беморони дорои бавосир кам омӯхта шудааст.



Беморони гирифтори бавосир ва функцияни мунтазам ва номунтазами эвакуатории рӯдаҳо ческӣ

**Мақсади таҳқиқот.** Омӯхтани аксуламали ритми дил бар муқобили намунаи ортостатикӣ ва клиностатикӣ дар bemoroni дорои бавосир бо функцияни мунтазам ва номунтазами эвакуатории rӯdaҳо.

### Мавод ва усуљҳои таҳқиқот.

Таҳқиқот бо ҳамзамон истифода кардана усуљҳои ауторитметрӣ ва хроноэнтеграфӣ дар 155 bemori дорои бавосир, синну соли 20-80-сола анҷом дода шуд.

Меъёри доҳил кардани bemorон ба таҳқиқот bemoroni дорои бавосир бе bemorixoi ҳамроҳшуда буд.

Аксуламали ритми дил бар намунаи ортостатикӣ (рефлекси ортостатичкии Превел) -ро дар давраи бедоршавии субҳона таҳқиқ кардем. Басомади заминавии таппиши дил дар ҳолати горизонталӣ то барҳестан, аксуламал бар таъсироти ортостатикӣ бошад, дар дақиқаи якуми баъди ба ҳолати вертикалӣ баргаштани ҷисми шахси таҳқиҷаванда ба қайд гирифта шуд.

Аксуламали ритми дил бар намунаи клиностатикӣ (рефлексии клиностатикии Даниелопол) дар давраи хоб кардан омӯхта шуд. Басомади заминавии таппиши дил дар ҳолати вертикалӣ ба қайд гирифта шуд ва аксуламал бар клиностаз дар дақиқаи авали баъд аз гузаштан ба ҳолати горизонталӣ гузаштани ҷисми шахси таҳқиҷаванда баҳогузорӣ карда шуд.

Дар ҳар як шахси таҳқиҷаванда дар давоми 7 рӯз 14 аксуламали пай дар пайро баҳогузорӣ кардем (7 аксуламал бар муқобили ортостаз ва 7 аксуламал бар муқобили клиностаз). Ҳамзамон бо омӯхтани аксуламалҳои дил бар тағиیرёбии ҳолати бадан бо усули хроноэнтеграфия басомад ва акрофазаи ритми сиркадиани функцияни эвакуатории rӯdaҳо бо роҳи пур кардани ҷадвалҳои маҳсус соҳташуда барои мониторинги функцияҳои таҳқиҷаванда дар давоми як ҳафтаи муоина баҳогузорӣ карда шуд [3,4].

Натиҷаҳои таҳқиқот нишон доданд, ки мунтазамии ритми сиркадиани функцияни эвакуатории rӯdaҳо дар ҳолати меъёри дар ортостаз  $8,7 \pm 0,7$  ва дар клиностаз  $10,7 \pm 0,8$  буд.

Брадиэнтерияи дараҷаи I дар bemoroni гирифтори бавосир дар шароити ортостаз  $9,8 \pm 0,7$ , ҳангоми клиностаз  $8,0 \pm 0,6$  зарбюа дар як дақиқа то ташкил дод. Дар дараҷаи II брадиэнтерия бузургии нишондодҳои таҳқиҷаванда мутаносибан  $9,7 \pm 0,8$  ва  $8,5 \pm 0,7$  буд. Возехии брадиэнтерияи rӯdaҳо дар шахсони дорои реактивияти баланд ва пасти системаи дилу рагҳо ба ортостаз ва клиностаз дар bemoroni гирифтори бавосир ҳангоми дараҷаи III мушоҳида шуд, ки дар ин мавриди ин нишондодҳо ҳангоми аз ҳолати горизонталӣ ба вертикалӣ гузаштан -  $11,9 \pm 1,4$ , ва ҳангоми аз ҳолати вертикалӣ ба горизонталӣ гузаштан  $-9,9 \pm 1,6$  буд (ҷадвали 1)

### Ҷадвали 1

#### Аксуламал бар ортостаз ва клиностаз дар шахсони дорои ритми мунтазам ва номунтазами rӯdaҳо

M±m	Меъёр n=51	Дараҷаи I n=50	Дараҷаи II n=39	Дараҷаи III n=15	p
Аксуламал ба O	$8,7 \pm 0,7$	$9,8 \pm 0,7$	$9,7 \pm 0,8$	$11,9 \pm 1,4$	$>0,05$
Аксуламал ба K	$10,7 \pm 0,8$	$8,0 \pm 0,6$	$8,5 \pm 0,7$	$9,9 \pm 1,6$	$>0,05$

Эзоҳ: p - ифодаи статистики фарқияти нишондиҳандаҳои байни ҳамаи гурӯҳҳо (тибқи меъёри - Н-и Крускал-Уоллис).

Тавре ки аз ҷадвал дидо мешавад, барои шахсони дорои ритми мунтазам rӯdaҳо аксуламалҳои брадикардии клиностатикӣ ва барои шахсони дорои аксуламалҳои бради-

энтерияи ортостатикбошад, таҳикардияи ритми дил хос буд.

Ба ҳисоб гирифтани он, ки вариабелно-кии ритми дил дар гурӯҳҳои гуногуни син-



нусолай мумкин аст, ки фарқ кунад, мо 50 беморро таҳқиқ кардем, ки аз онҳо 12 зан

ва 38 марди синну соли аз 30 то 45-сола буданд.

## Чадвали 2

### Аксуламали ритми дил дар мардҳо ва занҳои дорои ритми мунтазам ва номунтазами рӯдаҳо

М±m	Меъёр n=16	Дараҷаи I-III n=34	p
Аксуламал ба О	9,3±1,6	9,7±1,0	>0,05
Аксуламал ба К	12,9±1,8	8,5±0,9	<0,05

Эзоҳ: p - ифодаи статистики фарқияти нишондиҳандаҳои байни ҳамаи гурӯҳҳо (тибқи меъёри У-Манн-Уитни).

Тавре ки таҳқиқотт нишон дод, дар ин синну соли гурӯҳ 16 бемори гирифтори бавосир (I гурӯҳ), дорои ритми мунтазами (харрӯзаи) функсияи эвакуатории рӯдаҳо буданд, дар ин маврид тахикардияи ортостатикӣ ба ҳисоби миёна 9,3 1,6 зарба дар як дақиқа, аксуламали клиностатикии брадикардӣ ба ҳисоби миёна 12,9 1,8 зарба дар як дақиқа буд. Боқимонда 34 бемор (гурӯҳи II) ба субъектҳои брадиэнтерияи рӯдаҳо ҳангоми басомади начосат 1-6 маротиба дар як ҳафта дохил карда шуданд, дар ин маврид тахикардияи ортостатикӣ ба ҳисоби миёна 9,7 1,0 зарба дар як дақиқа, брадикардияи клиностатикӣ ба ҳисоби миёна 8,5 0,9 зарба дар як дақиқа буд, аз онҳо: дар 16 нафар (47,1%) бо марҳалаи якуми брадиэнтерия (II а гр.) тахикардияи ортостатикӣ ба ҳисоби миёна 8,6±1,0 зарба дар як дақиқа, брадикардияи клиностатикӣ ба ҳисоби миёна 7,5±0,8 зарба дар як дақиқа; дар 10 (29,4%) бемор (II б гр.) бо марҳалаи дуюми брадиэнтерия - тахикардияи ортостатикӣ ба ҳисоби миёна 10,3±1,9 зарба дар як дақиқа, дар аксуламали клиностатикия брадикардӣ ба ҳисобии миёна 8,5±2,0 зарба дар як дақиқа; дар 8 (23,5%) беморон (II в гр.), тахикардияи ортостатикӣ ба ҳисрби миёна 11,0±2,7 зарба дар як дақиқа, дар аксуламали клиностатикия брадикардӣ ба ҳисобии миёна 10,5±2,4 зарба дар як дақиқа буд.

Натиҷаҳои таҳқиқот нишон доданд, ки дар беморони гирифтори бавосир, ки дорои ритми мунтазами (харрӯзаи) функсияи эвакуатории рӯдаҳо буданд, брадикардияи клиностатикӣ бар тахикардияи ортостатикӣ бартарӣ дошт, дар ин маврид дучоршавии

аксуламали брадикардӣ (59,3%) бардучоршавии тахикардӣ (40,7%) бартарӣ дошт (рас.1).

#### Расми 1.

Дучоршавии тахикардияи ортостатикӣ ва брадикардияи клиностатикӣ дар беморони гирифтори бавосир.



Дар беморони гирифтори бавосир дар гурӯхи Pa тахикардияи ортостатикӣ каме аз брадикардияи клиностатикӣ бартарӣ дошт. Дар ин маврид дучоршавии аксуламали тахикардӣ (52,2%) бар дучоршавии брадикардӣ (47,8%) бартарӣ дошт. Дар гурӯхи Pb тахикардияи ортостатикӣ аз ҷиҳати бузургӣ аз брадикардияи клиностатикӣ зиёд буд. Дар ин маврид дучоршавии аксуламали тахикардӣ (59,3%) бар дучоршавии брадикардӣ (40,7%) бартарӣ дошт. Дар ин маврид дучоршавии аксуламали тахикардӣ 2-3 маротиба (70%) бар дучоршавии брадикардӣ (30%) бартарӣ дошт. Бо дар назардошти ин таъқид кардан ба маврид аст, ки дар беморони гирифтори бавосир, ки ритми рӯдаҳояшон номунтазам аст, маҳсусан ҳангоми брадиэнтерияи дараҷаи дуюммайл доштан



ба тахикардия ҳам аз ҷиҳати бузургӣ ва ҳам аз ҷиҳати дучоршавӣ бартарӣ дошт.

**Хулоса,** Тахқиқоти ритми дили беморони гирифтори бемории бавосир дар хусуси ортостаз (холати вертикали бадан) ва клиностаз бо дар назардошти ритми эвакуатории рӯдаҳо аз он гувоҳӣ медиҳад, дар бемо-

рони гирифтори бемории бавосир, ки ритми сиркадианини рӯдаҳояшон мунтазам аст, аксуламалҳои брадикардӣ (ваготропӣ) бартарӣ доранд, аммо дар субъектҳое, ки ритми рӯдаҳояшон мунтазам нест, аксуламалҳои тахикардӣ (симпатотропӣ) бартарӣ доранд.

### АДАБИЁТ

1. Заславская Р.М. Хронодиагностика и хронотерапия заболеваний сердечно-сосудистой системы //Медицина. 2011. 320 с.
2. Соколович А.Г. Сосудистая хирургия и ангиология. Ростов на Дону, - 2009, - С.112-141.
3. Shemerovsky K.A. Chronobiologic principle of premature ageing prevention. //Advances in Gerontology. -2011. Vol. 5, № 226. P.79
4. Shemerovsky K.A. Enteral Arrhythmia Images //Falk Symposium124, Progress in Gastroenterology and hepatology. Sep.28-29. 2012. P. 67

## НИШОНДИҲАНДАҲОИ САТҲИ СОЛИМӢ ҲАНГОМИ РИТМИ МУНАЗЗАМ ВА НОМУНАЗАМИ ФАҶОЛИЯТИ ТАХЛИЯВИИ РӮДАҲО ДАР ДОНИШҖӮЁН

**З.М. Тоштемирова, М.С. Табаров**

Кафедраи физиологии патологӣ (мудири кафедра н.и.т., дотсент Тоштемирова З.М.)-и  
Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино

*Тоштемирова Зулфия Муҳаммадҷоновна - н.и.т., дотсент, мудири кафедраи физиологиии патологии Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино*

*Табаров Муҳиддин Сафаровиҷ - д.и.т. профессори кафедраи физиологии патологии Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино*

Бо усули хроноэнтерография ва бо ёрии тести "Адаптасияи асабӣ-психикӣ", ки 26 параметри солимии психолого-нишон медиҳад, дар шахсоне, ки ҳамарӯза қазои ҳочат мекарданд ва ҳамарӯза қазои ҳочат намекарданд. Сатҳи баланди солимӣ дар шахсони дори ритми мұтадили сиркадианини функцияи эвакуаторӣ (тах-

лиявӣ) (эуэнтерия) назар ба брадиэнтерия бештар муайян карда шуд. Сатҳи пасти сифати ҳаёт ҳангоми брадиэнтерия назар ба ҳангоми эуэнтери бештар ба назар расид.

**Калимаҳои калидӣ:** функцияи эвакуатории (тахлиявии) рӯдаҳо, ритми сиркадианий, солимии психикӣ.

## НИШОНДИҲАНДАҲОИ САТҲИ СОЛИМӢ ҲАНГОМИ РИТМИ МУНАЗЗАМ ВА НОМУНАЗАМИ ФАҶОЛИЯТИ ТАХЛИЯВИИ РӮДАҲО ДАР ДОНИШҖӮЁН

**З.М. Тоштемирова, М.С. Табаров**

*Тоштемирова Зульфия Муҳаммаджоновна - к.м.н., доцент, зав. кафедрой патологической физиологии ТГМУ им. Абуали ибни Сино*

*Табаров Муҳиддин Сафаровиҷ - д.м.н., профессор кафедры патологической физиологии ТГМУ им. Абуали ибни Сино*



Методом хроноэнтерографии и с помощью теста "Нервно-психическая адаптация", оценивающего 26 параметров психологического здоровья, были проведены исследования у лиц с ежедневным или не ежедневным стулом. Высокий уровень здоровья у лиц с нормальным цир-

кадианым ритмом эвакуаторной функции(эуэнтерия) установлен чаще, чем при брадиэнтерии. Низкий уровень качества здоровья при брадиэнтерии встречался чаще, чем при эуэнтерии.

**Ключевые слова:** эвакуаторная функция кишечника, циркадианный ритм, психическое здоровье

## INDICATORS OF THE HEALTH LEVEL DURING REGULAR AND IRREGULAR RHYTHM OF EVACUATION BOWEL FUNCTION IN STUDENTS

Z.M. Toshtemirova, M.S. Tabarov

Pathological physiology department (head of the department, c.m.s, associate professor Toshtemirova Z.M.) of Avicenna TSMU

*Toshtemirova Zulfiya Muhammadjonovna - c.m.s, associate professor, head of the pathological physiology department of Avicenna TSMU.*

*Tabarov Muhiddin Safarovich - d.m.s, Professor of the pathological physiology department of Avicenna TSMU.*

The method chronoenterography and the "Neuropsychic Adaptation" test which assesses 26 parameters of psychological health have been studied in people with normal or abnormal stools.

A high level of health in people with a normal circadian rhythm of evacuation

function is established more often than in bradyenteria. The low quality of health at bradyenteria met more frequently than in euentria.

**Key words:** evacuacion function of the bowel, circadian rhythm, mental health.

**Мұхиммият.** Мұносибати хронобиология нисбат ба проблемаҳои тиб дар солҳои охир дикқати мұхаққиқонро бештар өзіндеңді, зеро биоритмҳо асоси хусусиятҳои қалавишикүрандаи тағиироти вактре такрибан дар ҳама функцияҳои организм ташкил мөдіханд (Комаров Ф.И., 1989, Заславская Р.М., 1991, Halberg F, Watanabe H, 1992, Комаров Ф.И., Рапопорт С.И., 2000).

Рушди хронобиология ва хронотиб [Комаров Ф.И., Рапопорт С.И., 2000, Halberg Franz, Watanabe Haruo, 1992] нишон дод, ки роҳи ҳозима монанди майнаи сари одамон дар ҳолати мөъёрий аз тарафи ритмҳои сиркадианӣ танзим мешаванд. Фаъолияти физогирӣ, ҳазм ва тахлия (эвакуаторӣ) -и рӯдаҳо дар давраи 24-4 соат фаъолият мекунад.

Тибқи Таснифоти байналмилалии бемориҳо (ТББ) номунтазам будани функцияи эвакуаторӣ на фақат симптоми бемориҳои гашуногун аст, балки вай ҳамчун бемории му-

стақил, таҳти рақаи идентификатсионӣ (К 59.0) дар таснифи бемориҳои роҳи ҳозима ба қайд гирифта шудааст. Вайрон шудани функцияи эвакуатории рӯдаҳо метавонад, ки на танҳо ба гипертензияи варидӣ ва перитонит оварда расонад, балки асоси чунин протесесҳои патологиро, ки барои пайдо шудани бемориҳои саратории рӯдаи гафс мусоидат мекунанд, ташкил медиҳад.

Дар баробари ин, такрибан дар хусуси вобастагии сифати хаёт аз муназзами ритми мунтазами сиркадиани функцияи эвакуатории рӯдаҳо маълумот мавҷуд нест.

**Мақсади таҳқиқот.** Омӯзиши муқоисавии унсурҳои алоҳидаи сифати хаёт ҳангоми ритми мунтазам ва номунтазами функцияи эвакуатории рӯдаҳо дар донишҷӯён.

**Мавод ва усулҳои таҳқиқот.** Таҳқиқоти аз-кур дар кафедраи физиологии патологии ДДТГ ба номи Абӯалӣ ибни Сино дар соли 2106 гузаронида шудааст. Таҳти таҳқиқ 72 донишҷ-



үйи курси 3-и факултети тиббىй қарор дошт, ки аз онҳо 40 нафар зан ва 32 нафар мард буданд, синну сол аз 20 то 23 солро ташкил кард.

Ҳар як нафари таҳқиқшуда ҳангоми таҳқиқот худро солим меҳисобид.

Дар саволномаҳои маҳсус барои ауторитометрияни таҳқиқшавандаҳо сохташуда вақти ( субҳ -аз с.06:00 то с.12:00, рӯзона - аз с. 12:00 то с.18:00 ё бегоҳӣ - аз с. 18:00 то с. 24:00) ичрошавии функцияи эвакуатории рӯдаҳо қайд карда шудааст. Ба таври хроноэнтерографӣ микдори рӯзҳои ҳафтаро, ки дар онҳо қазои ҳочат карда шудааст ва рӯзҳое, ки қазои ҳочат карда нашудааст, қайд карда мешаванд. Дар хроноэнтерограммаҳо бо амали яккаратаи дефекатсия як дандона мувофиқат мекунад, ба набудани қазои ҳочат дар давоми шабонарӯз изолиния рост меояд. Мунтазамии функцияи эвакуатории рӯдаҳо ҳангоми ҳамарӯза ичро шуданаш (вақте ки дар 7 рӯзи ҳафта қазои ҳочат карда шудааст) аз ҷиҳати физиологӣ оптимлӣ ҳисобида мешавад. Агар дар як ҳафта қазои ҳочат аз 7 маротиба камтар бошад, брадиэнтерияи функцияи эвакуатории рӯдаҳо номунтазам ҳисобида мешавад. брадиэнтерияи дараҷаи 1 ба 5-6 маротиба дар як ҳафта, брадиэнтерияи дараҷаи 2 ба 3-4 маротиба дар як ҳафта, брадиэнтерияи дараҷаи 3 ба - 1-2 маротиба дар як ҳафта баробар аст.

Унсурҳои алоҳидаи сифати ҳаёт бо ёрии тести "Адаптатсияи асабӣ- психикӣ", ки аз тарафи Институти психоневрологии ба номи Бехтерев таҳия шудааст, муайян карда шуданд. дар донишҷӯён 26 зуҳуроти асосӣ таҳлил карда шуд, ки возеҳии шиддати асабӣ-психикиро ифода мекарданд. Барои ҳар як зуҳурот аз рӯйи панҷ эҳтимолияти муваққатӣ балл дода шуд: 0 - нест ва набуд; 1 - қаблан буд, ҳозир нест; 2 - вақтҳои охир пайдо шуд; 3 - хеле вақт

шуд, ки ҳаст; 4 - ҳаст ва ҳамеша буд. Тест имконият дод, ки шахсони таҳқиқшударо ба 4 (I-тақрибан солдим, II- ҳолати тонозологӣ, III-пешбеморӣ, IV - патология) гуруҳ чудо намоем. Ифодаи омории фарқияти нишондиҳандаҳо бо t-критерияи Стюдент ҳангоми 95% будани эътимоднокӣ баҳогузорӣ карда шуд.

**Натиҷаҳои таҳқиқот ва баррасии онҳо.** Натиҷаҳои таҳқиқот нишон доданд, ки аз 72 нафари таҳқиқшуда дар 48 донишҷӯ брадиэнтерия дидা шуд, ки 66% -ро ташкил дод, ритми эвакуатории мунтазам (эуэнтерия) дар 24 донишҷӯ (33,4%) ба қайд гири фта шуд. Ҳамин тавр, дар донишҷӯёне, ки худро солим меҳисобиданд, брадиэнтерия назар ба эуэнтерия (ҳолати аз ҷиҳати физиологӣ мӯътадил) 1,9 маротиба бештар буд.

Дар донишҷӯёне, ки дорои 2,5 маротиба зуҳуроте монанди зуд шудани таппиши дил, таҳрикпазирии барзиёд, душвор шудани муошират бо одамон, бетараф будан нисбат ба муҳити атроффункцияи номунтазам эвакуатории рӯдаҳо брадиэнтерияи ба назар расид. Зуҳуроте, монанди араққунӣ, ларзидани дастҳо, ваҳму таҳлукай беасос, дар шахсони дорои брадиэнтерия назар ба ритми мунтазами рӯдаҳо 4 маротиба бештар буд.

Дар 26 зуҳуроти психофизиологӣ танҳо 6 ҳолат дар 45%-и донишҷӯёни дорои эуэнтерия ба мушоҳида расид, аммо аз 26 ҳолат дар 14 ҳолат дар зиёда аз 50%-и донишҷӯёни дорои брадиэнтерия дидা шуд, яъне ҳатари ритми номунтазами функцияи эвакуатории рӯдаҳо аз ҳатари тағйироти психикӣ 2 маротиба бештар буд.

Дар байни шахсони дорои брадиэнтерия тақрибан солим 22,7%, ҳолати тонозологӣ- 22,7%, дар ҳолати пеш аз беморӣ (сатҳи адаптатси то 40 балл) 28,8 % буд (ҷадвали 1).

## Ҷадвали 1.

### Вобастагии сатҳи солими психикӣ аз мунтазамии ритми рӯдаҳо.

Гурӯҳи аз ҷиҳати психикӣ солим	Микдори балҳо аз рӯйи тести (Адаптатсияи асабӣ-психикӣ)	Микдори (%) шахсони дорои ритми мунтазами функцияи эвакуатории рӯдаҳо	Микдори (%) шахсони дорои ритми номунтазами функцияи эвакуатории рӯдаҳо
I-Тақрибан солим	То 20 балл	10 (42%)	15 (22,7%)
II-Ҳолати тонозологӣ	21-30 балл	14 (58%)	15 (22,7%)
III-Ҳолати пешбеморӣ	31-40 балл	0	17 (25,8%)
IV-Ҳолати патологии	Зиёда аз 40 балл	0	19 (28,8%)



Дар байни донишчӯёни дорои ритми мунтазами рӯдаҳо аз рӯйи нишондодҳои солимӣ 42%-и таҳқиқшудагон тақрибан солим (бо сатҳи солими 20 балл) буданд, дар 58% бошад, ҳолати тонозологӣ (то 30 балл) ба назар расид.

**Ҳамин тавр,** дар шахсони дорои эуэнтегия 2 ҳолати асосӣ дида мешавад: I-тақрибан солим ва II-то нозологӣ, дар шахсони дорои ритми номунтазами рӯдаҳо гайр аз ин ду ҳолат мавҷуд будани пешбеморӣ ё беморӣ хос аст, вобаста аз ин метавон гуфт, ки

брadiэнтерия омили муҳимми басозандай саломатӣ мебошад.

**Хулоса.** Ҳамин тавр, ҳам сатҳи саломатӣ умуман ва аз ҷумла сатҳи саломатии психикӣ дар донишчӯён аз ритми номунтазами сиркадиани рӯдаҳо вобаста аст. Ҷӣ қадаре ки фаъолияти рӯдаҳо мунтазам бошад, сатҳи солими психикӣ ҳамон қадар беҳтар аст ва баръакс, номунтазам будани фаъолияти рӯдаҳо оммили муҳимми хатари пайдошавии пешбеморӣ ва беморӣ маҳсуб мешавад.

## АДАБИЁТ

1. Шемеровский К.А. Хроноэнтерография - мониторинг околосуточного ритма эвакуаторной функции кишечника /К.А.Шемеровский// Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. - 2002. - Т.133. - №5. - С.582-584
2. Овсянников Б.В. Основы клинической психологии и медицинской психоdiagностики / Б.В. Овсянников, И.Ф.Дьяконов, А.И. Колчев//ЭЛБИ-С-Пб, -2005, -320с.
3. Ткаченко Е.И. Питание, микробиоценоз и интеллект человека/ Е.И.Ткаченко, Ю.П.-Успенский// С-Пб, 2013- 480с.
4. Shemerovsky K.A. Chronoenterography - New Diagnostic Procedure / K.A. Shemerovsky// Non Neoplastic Diseases of the Anorectum, Freiburg, Germany. Oct.1-2, - 2000. - P.7
5. Shemerovsky K.A. Enteral Arrhythmia Images //Falk Symposium124, Progress in Gastroenterology and hepatology. Sep.28-29. 2012. P. 67

## СИСТЕМАИ АНТИОКСИДАНӢ ВА МУҲИМИЯТИ ОКСИДШАВИИ ПЕРОКСИДИИ ЛИПИДҲО ДАР КӮДАКОНИ БО НОСУРИ БЕРУНАИ РӮДА

**А.М. Сабурова, Ш.Р. Султонов, Х.Р. Пулатов, М.С. Махсудова, И.К. Атоев,  
Ш.Ч. Раҳмонов, Ҳ.Ч. Фуриев**

Қафедраи биохимия (мудири кафедра н.и.х., дотсент М.С. Махсудова)ва кафедраи ҷарроҳии кӯдакона (мудири кафедра д.и.т. Султонов Ш.Р.)- и ҶДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино

**Сабурова Анна Муҳаммадиевна** д.и.б., профессори кафедраи биохимияи Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино тел:917-24-11-75

**Султонов Шералий Раҳмонович,** д.и.т. профессор, мудири кафедраи ҷарроҳии кӯдаконаи Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино тел: 918-62-98-17.

**Пулатов Ҳолбозор,** унвонҷӯи кафедраи ҷарроҳии кӯдаконаи Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино

**Махсадова Мусалам Солеҳовна,** н.т.х., дотсент мудири кафедраи биохимияи Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино E-mail: musalam\_1966@mail.ru тел: 93-488-48-75

**Атоев Илҳом Исломович,** н.и.т., ассистенти кафедраи ҷарроҳии кӯдаконаи Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино тел: 93-83-31-73

**Раҳмонов Шоҳинҷон Ҷалолович** н.и.т., ассистенти кафедраи ҷарроҳии кӯдаконаи Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино тел: 918-83-31-73

**Фуриев Ҳолид Ҷомаҳмадович,** лаборанти қалони кафедраи ҷарроҳии кӯдакона Тел: 985-61-61-88



Бо ду гурӯхи кӯдакони дорои носурҳои рӯда (носурхое, ки дар қисмати болӣ ва поённи рӯда) доранд, тадқиқот гузаронида шуд. Дар асоси таҳлилҳои биохимиявии зардоби хуни кӯдакони ба ин беморӣ дучоргашта муайян карда шуд, ки баланд шудани миқдори диалдегиди малонат, паст гардидана фаъолияти супероксиддисмутазаҳо ва миқдори кислотаи аскорбинат, шиддатнокии оксидшавии радикали озоди липидҳо ва ҳаробшавии маҷмӯи зиддиоксидантӣ ба зарарёбии мембранаҳои ҳуҷайра оварда ва аз баланд гардидани миқдори компонентҳои

кислотаи сиал дар таркиби зардоби хун буда шаҳодат медиҳад.

Нишондиҳандаҳои биохимиявӣ аз он шаҳодат медиҳанд, ки истифодаи реамбириин барои гузаронидани муолиҷаи қасалиҳои дарунӣ маводи асосии доруворӣ мебошад. Дар натиҷаи муолиҷаи беморон муайян гардид, ки ҷараенҳои ОПЛ паст шуда ва мӯтадилшавии системаи зиддиоксидантӣ мушоҳида гардид.

Калимаҳои калидӣ: носури берунаи рӯда, оксидшавии пероксидии липидҳо, системаи зиддиоксидантӣ, реамберин.

## АНТИОКСИДАНТНАЯ ЗАЩИТА И ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ У ДЕТЕЙ С НАРУЖЕННЫМИ КИШЕЧНИМИ СВИЩАМИ

**А.М. Сабурова, Ш.Р. Султонов, Х.К. Пулатов, М.С. Махсудова, И.К. Атоев,  
Ш.К. Рахмонов, Х.Дж. Гуриев**

Кафедра биохимии (зав. кафедрой к.х.н., доцент М.С. Махсудова) и кафедра детской хирургии (зав. кафедрой Султонов Ш.Р.) ТГМУ им. Абуали ибни Сино

*Сабурова Анна Мухаммадиевна д.б.н., профессор кафедры биохимии ТГМУ им. Абуали ибни Сино тел: 917-24-11-75*

*Султонов Шерали Рахмонович, д.м.н. профессор, зав. кафедрой детской хирургии ТГМУ им. Абуали ибни Сино тел: 918-62-98-17.*

*Пулатов Холбозор, соискатель кафедры детской хирургии ТГМУ им. Абуали ибни Сино  
Махсадова Мусалам Солеховна, к.х.н., доцент зав. кафедрой биохимии ТГМУ им. Абуали ибни Сино E-mail: musalam\_1966@mail.ru тел: 93-488-48-75*

*Атоев Илҳом Исломович, к.м.н., ассистент кафедры детской хирургии ТГМУ им. Абуали ибни Сино тел: 93-83-31-73*

*Рахмонов Шоҳинҷон Ҷалолович к.м.н., ассистент кафедры детской хирургии ТГМУ им. Абуали ибни Сино тел: 918-83-31-73*

*Гуриев Холид Ҷомаҳмадович, старший лаборант кафедры детской хирургии ТГМУ им. Абуали ибни Сино Тел: 985-61-61-88*

Исследовано две группы детей с наружными (высокими и низкими) кишечными свищами. На основании биохимических анализов сыворотки крови детей с наружными кишечными свищами установлена интенсификация свободно-радикального окисления липидов (повышение содержания малонового диальдегида, снижение активности супероксиддисмутазы и содержания аскорбиновой кислоты и истощение антиоксидантной системы снижает СОД), которые приводят к повреждению клеточных мембран, о чём

свидетельствует увеличение в сыворотке крови его компонента - сиаловой кислоты.

Биохимические изменения явились основанием для проведения комплексной патогенетически обоснованной медикаментозной терапии с использованием антиоксиданта реамбирина. В результате обоснованного комплексного лечения у больных отмечено снижение процессов ПОЛ и нормализация антиоксидантной системы защиты.

Ключевые слова: наружные кишечные свищи, перекисное окисление липидов, антиоксидантная система, реамбирин.



## ANTIOXYDANT PROTECTION AND SPECIFICITY OF LIPID PEROXODATION IN CHILDREN WITH INTESTINAL FISTULA DISORDERS

A.M. Saburova, Sh.R. Sultonov, Kh.R. Pulatov, M.S. Makhsudova

**Saburova Anna Mukhamadieva**, doctor of biological sciences, professor of the department of biochemistry of Avicenna Tajik State Medical University. Tel: 917-24-11-75.

**Sultonov Sherli Rakhmonovich**, doctor of medical sciences, professor, head of the department of children's surgery of Avicenna Tajik State Medical University. Tel: 918-62-98-17

**Pulatov Kholbozor**, applicant of the department of children's surgery of Avicenna Tajik State Medical University.

**Makhsudova Musallam Solehovna**, candidat of chemical sciences, associate professor, head of the department of biochemistry of Avicenna Tajik State Medical University. E-mail: musalam\_1966@mail.ru. Tel: 93-488-48-75

**Atoev Ilhom Islomovich**, c.m.s., assistant of the department of Pediatric surgery of Avicenna Tajik State Medical University, tel: 93-83-31-73

**Rahmonov Shohinjon Jalolovich**, c.m.s., assistant of the department of Pediatric surgery of Avicenna Tajik State Medical University, tel: 918-83-31-73

**Ghuriev Holid Jomamadovich**, Senior laboratory assistant of the department of Pediatric surgery of Avicenna Tajik State Medical University, tel: 985-61-61-88.

Two groups of children with intestinal fistula was studied. It was shown that increasing of malonyldialdehyde (MDA) decreasing of superoxide dismutase activity and ascorbic acid level lead to cell disorder that was found by increasing of sialic acid.

**Мухиммият.** Носурҳои рӯда асосан баъди ҷарроҳиҳои такрорӣ, таъчилий, ки рӯда дар ҳолати норасогии вазнин қарор дошта, нишонаҳои фалаци ҷузъии рӯда ва ҷараёнҳои фасодию некротикии узвҳои ковокии шикам дида мешаванд, ташаккул меёбанд. Дар ҷарроҳиҳои нақшавӣ бошад, ҳангоми нуқсонҳои гуногуни инкишофи системаи мъедаю рӯда ҳамчун яке аз зинаҳои ислогоҳти нуқсон пайдо мешавад.

Муолиҷа ва эҳёи кӯдакон бо носури сунъии берунаи рӯда яке аз масъалаҳои мушкили ҷарроҳии абдоминалий ба ҳисоб мераవад, маҳсусан агар носур дар қисмати болоии рӯдай борик ҷойгир бошад. [1,2,3]

Аз лаҳзай гузоштани найчаҳои муолиҷавӣ масъалаи пешгирии оризаҳо, пуррагардонии ғизодиҳии энтералий дар кӯдакони носури рӯда дошта ва омода кардани беморон барои аз байн бурдани носур ба миён меояд.

This biochemical changes complex pathogenic cure with antioxydative component - reamberin. As a result of treatment was observed decreases of lipid peroxidation.

**Key words:** external intestinal fistula, lipid peroxidation, antioxidant system, reamberin.

Оризаҳои бештари носури рӯдаҳо, камшавии оби бадан ва вайроншавии мувозинати электролитҳо, тағиyrёбии дараҷаҳои гуногуни ғизо ва сепсис, хусусан ҳангоми носурҳои болоӣ, ки марговариашон ба 51-62% мересад, мебошанд . [ 2,3,7,8].

Баъди ташаккулёбии носурҳои болоии рӯдай борик бо сабаби доимӣ ҳориҷ шудани маҳсулоти доҳили ҳақаи оваранде илтиҳоби пӯст пайдо шуда, баъдан дар гирди найҷа варам ҳосил мешавад. Ба гайр аз ин бо сабаби талаф ёфтани электролитҳо дар кӯдакон токсико- ва нейродистрофия, дар қалосолон бошад, қаҳексия инкишоф меёбад.

Аз ин лиҳоз дар ин ғурӯҳи беморон дар инкишофи оризаҳо ҷои асоси оксидшавии пероксидии липидҳо, ки маҳсулоти онҳо мембранаи ҳуҷайраро вайрон мекунанд, ишғол мекунад [4].

ОПЛ ҷараёни мӯътадили метаболитӣ ҳисоб меёбад, вале фаъолнокии барзиёди он



ба синдроми пероксидшавии липидӣ, осеби липидҳои мембронавӣ, сафедаҳо, липопротеидҳо, вайроншавии митохондрия, лизосомаҳо, вайроншавии масъуният, фагоситоз, ба ташаккули чараёнҳои илтиҳобӣ, вайроншавии соҳти бофтаҳо ва вазифаи узвҳо оварда мерасонад. [5,6]

Гарчанде, ки ОПЛ дар дигар бемориҳои ҷарроҳӣ фаъолона омӯҳта шуда истода бошад ҳам, лекин корҳо бахшида ба омӯзиши ОПЛ дар беморони носури рӯда дошта ва оқибатҳои он камшуморанд.

Тарзи илмӣ рафтор ба гузариши давраи эҳёвӣ баъди ҷарроҳии реконструктивӣ - барқароркунӣ аз ҷиҳати ба ҳолатӣ ОПЛ ва таъсири дорувориҳо ба ин ҷараён вучуд надорад.

**Мақсади таҳқиқот:** оӯзиши самаранокии муолиҷаи антиоксидантӣ дар ҳолати оксидшавии пероксидии липидҳо дар қӯдакони носури рӯда дошта.

#### Маводҳо ва усуљҳои таҳқиқот:

Бо 40 нафар қӯдакони синнашон аз 1 моҳа то 14 сола, ки носури берунаи рӯда доштанд, дар клиникаи ҷарроҳии қӯдаконаи ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино, ки дар Маркази миллии тиббии ҶТ ҷойгир шудааст, дар давоми солҳои 2012-2014 таҳқиқот гузаронида шуд. Писарон 26 нафар (65%) духтарон 14 нафар (35,0%).

Ҳамаи беморон ба ду гурӯҳ чудо карда шуданд: гурӯҳи асосиро 20 нафар (50%)-ро бемороне ташкил медоданд, ки аз рӯи нишондодҳои маҷбури носури сунъии рӯдаи борик дар қисмати болоӣ ба амал омадааст. Ба гурӯҳи таҳқиқотӣ 20 нафар (50%) бемороне дохил карда шудаанд, ки носури сунъӣ дар қисми терминалӣ ё поёни рӯдаи борик ё ин ки қисмҳои гуногуни рӯдаи ғавс ба амал омадааст.

Дар зардоби хун мавҷудияти маҳсули охирини ОПЛ диалдегиди малонӣ (ДАМ) фаъолияти зиддиоксидантӣ - супероксидисмутазаҳо (СОД), мавҷудияти кислотаи аскорбинат - антиоксидантни гайриферментӣ ва миқдори кислотаи сиал баъд аз 5-7 ҷарроҳие, ки носури сунъӣ ҳосил шудааст, муръян карда шудааст.

**Натиҷа ва таҳлил:** Таҳқиқотҳо нишон доданд, ки МДА дар зардоби хуни қӯдакони носури рӯда дошта, то  $119,0\%$  ( $2,1 \pm 0,05$ ;  $4,6 \pm 0,07$  мкмоль/л) баланд гашта, фаъолияти СОД ва миқдори кислотаи аскорбинат ба  $51,8\%$  ( $17,6 \pm 0,13$  воҳ.;  $8,5 \pm 0,28$  воҳ.), ( $79,4 \pm 0,5$ ;  $38,2 \pm 0,8$  ммоль/л) паст мешавад. Миқдори кислотаи сиал бошад (КС) дар муқоиса бо нишондиҳандаҳои меъёри се маротиба зиёд мешавад ( $1,8 \pm 0,03$ ;  $5,4 \pm 0,03$  ммоль/л).

#### Чадвал

#### Нишондиҳандаҳои ОПЛ ва САО дар зардоби хуни беморони носури берунаи рӯда пеш ва баъди ҷарроҳӣ

Нишондиҳандаҳо	Меъёр	Носури паст $n=20$ гурӯҳи санҷишӣ	Баланд $n=20$ (гурӯҳи асосӣ)	Баъди табобат
ДАМ(мкмоль/л)	$2,01 \pm 0,05$	$3,2 \pm 0,02^*$	$4,6 \pm 0,07^{**}$	$2,6 \pm 0,02^{**}$
СОД(воҳ.)	$17,6 \pm 0,13$	$11,7 \pm 0,21^*$	$8,5 \pm 0,28^{**}$	$14,0 \pm 0,1^{**}$
КА(ммоль/л)	$79,4 \pm 0,5$	$79,4 \pm 0,5^*$	$52,8 \pm 0,4^{**}$	$68,6 \pm 0,2^{**}$
КСммоль/л	$1,8 \pm 0,03$	$3,6 \pm 0,02^{**}$	$5,4 \pm 0,03^{**}$	$2,0 \pm 0,03^{**}$

Эзоҳ:  $p^{**} < 0,01$ ;  $p^* < 0,05$  нишондиҳандаҳои оморӣ дар муқоиса бо нишондиҳандаҳои меъёри (аз рӯи критерияи V -Манн-Уитни)

Дар қӯдакони дорои носури поёни миқдори МДА дар зардоби хун то  $52,3\%$  ( $2,1 \pm 0,05$ ;  $3,2 \pm 0,02$  мкмоль/л) баланд шуда, фаъолияти СОД ба  $33,5\%$  ( $17,6 \pm 0,13$ ;  $11,7 \pm 0,21$  воҳ.) кам шуд. Миқдори кислотаи аскорбинат бошад ба  $33,7\%$  ( $17,6 \pm 0,13$ ;

$52,8 \pm 0,4$  ммоль/л) паст шуда, миқдори кислотаи сиал дар муқоиса бо нишондиҳандаҳои меъёри се маротиба ( $1,8 \pm 0,03$ ;  $3,6 \pm 0,02$  ммоль/л) зиёд шуд.

Ҷамъшавии маҳсули охирини ОПЛ (диалдегиди малон) дар зардоби хуни беморо-



ни носури болой ва поёний рӯда дошта нишон медиҳад, ки чараёни ҳосилшавии радикали озод бо шиддат мебошад.

Харобшавии системаи антиоксидантӣ ба зиёдшавии миқдори идоранашавандай ОПЛ, ҷамъшавии маҳсулоти оксидшууда, вайроншавии мембранаҳои биологӣ оварда мерасонад ва дар натиҷа яке аз гликопротеидҳои мембранаи ҳучайра-кислотаи сиал озод шуда ба хун шуста мешавад.

Нишондодҳои дар ҷадвал овардашуда аз он шаҳодат медиҳанд, ки фаъолнокии СОД ва миқдори кислотаи аскорбинат дар зардоби хуни кӯдакони носури қисми болой ва поёний рӯда дошта кам шудааст, ки аз ҳаробшавии системаи антиоксидантӣ шаҳодат медиҳад.

Барои муайян намудани вайроншавии мувозинати ОПЛ-САО дар беморони носури рӯда алоқамандии коррелятивӣ байни фаъолнокии СОД ва кислотаи аскорбинат дарёфт гардидааст. Байни АДМ, фаъолнокии СОД ва миқдори кислотаи аскорбинат алоқамандии ҳаттии баръакс мавҷуд аст, ки он имкон медиҳад вобастагии афзудани АДМ ва пастшавии антиоксидантҳоро аз ҳамон як омил пешгӯй кард.

Нишондодҳои ба даст овардашуда барои ғузаронидани табобати комплексӣ бо истифодаи дорувориҳо, ки дорои фаъолијати антиоксидантӣ мебошанд, асос шуда метавонанд ва онҳоро дар давраҳои пеш ва байд аз ҷарроҳӣ истифода бурдан мумкин аст. Бо ин мақсад дар 20 нафар беморони носури қисми болои рӯда дошта ба ғайр аз муолиҷаи комплексии анъанавӣ ба муолиҷаи комплексии усули кӯхна инфузияи реамберин 1% ба миқдори 400 мл, витаминҳои С, Е, А дар давоми 10 рӯз иловагӣ истифода бурда шуд. Гурӯҳи санчишӣ бошад, табобати комплексии анъанавиро гирифт.

Натиҷаи таҳқиқотҳо нишон дод, ки ғузаронидани табобати комплексӣ бо истифодаи танзимкунандай метаболитикии реамберин шиддатнокии ОПЛ-ро (ДАМ бо  $4,6 \pm 0,07$  то  $2,61 \pm 0,02$  мкмоль/л) паст менамояд, фаъолнокии СОД аз  $8,5 \pm 0,28$  то

$14,0 \pm 0,1$  воҳ., миқдори кислотаи аскорбин аз  $38,2 \pm 0,8$  то  $68,6 \pm 0,2$  ммол/л баланд мекунад ва байди тайёри пеш аз ҷарроҳии патогенетикӣ асоснок кардашуда дар кӯдакон ҷарроҳӣ ғузаронида шуд.

Дар гурӯҳи санчишӣ ин тағирёбӣ камтар зоҳир мегардад. Ҳамин тарик, миқдори ДАМ аз  $4,6 \pm 0,7$  то  $3,2 \pm 0,04$  мкмоль/л кам гардида, фаъолнокии СОД аз  $8,5 \pm 0,28$  то  $11,7 \pm 0,2$  воҳ., миқдори кислотаи аскарбин аз  $38,2 \pm 0,8$  то  $53,0 \pm 0,3$  ммол/л баланд гардидаанд.

Бояд қайд намуд, ки чараёни илтиҳоб дар беморони гурӯҳи асосӣ паст мегардад, ки кам шудани миқдори кислотаи сиал дар хун (дар гурӯҳи санчишӣ  $3,6 \pm 0,02$ , асосӣ  $2,0 \pm 0,03$  ммол/л) аз ин шаҳодат медиҳад.

Ин нишондодҳо дар беморони гурӯҳи санчишӣ нисбатан бад буданд.

Оризаҳои пеш аз ҷарроҳӣ ва байди ҷарроҳӣ дар носурҳои рӯда ба зиёд гаштани ОПЛ, ки ба гипоксияи бофтавӣ, фаъолшавии гликолизи анаэробӣ, ки маҳсулоти онро пируват ва лактат ташкил медиҳад, оварда мерасонад. Ҷамъшавии ин маҳсулотҳо иқтидори ҳалқаи кислотаҳои секарбонаро суст мегардонад. Ҳангоми мутобиқшавии бофтаҳо ба гипоксия реаксияҳои оксидшавӣ, ки энергияро таъмин мекунанд, ба роҳи оксидшавии суксинат мегузарад.

Самараи мусбии реамберинро ба он шарҳ додан мумкин аст, ки дар таркиби он қисми фаъол суксинат мавҷуд аст, ки кори ҲКС метезонад, ҷараёни энергияҳосилкунӣ ва мубодилаи энергияро дар ҳучайра беҳтар намуда, вазифаи антиоксидантiro ичро мекунад.

### Хулоса

- Бо мақсади ғузаронидани табобати асосноки патогенетикӣ дар кӯдакони носури рӯда дошта пеш аз ҷарроҳӣ муайян кардани ҳолати маҳсулоти ОПЛ ва САО зарур аст.

- Маълумотҳои ба даст овардашуда истифодаи реамберинро чун танзимкунандай метаболитӣ, ки имконияти антиоксидантии организмро зиёд мекунад, мувофиқи мақсад меҳисобад.



## АДАБИЁТ

1. Машков А.Е., К вопросу об эффективности применения превентивных кишечных стом сформированных после реакции кишки в условиях перитонита у детей. / А.Е. Машков, Д.А. Пытхеев, В.И. Щербина // Материалы 62-ой годичной научно-практической конференции ТГМУ им. Абуали ибн Сино, посвященной 20-летию Конституции Республики Таджикистан, Симпозиум детских хирургов "Лечение кишечных свищей у детей"-Душанбе, 2014.-с. 221-224.
2. Петлах В.И., Кишечные стомы с магнитным анастомозом в неотложной хирургии у детей. // В.И. Петлах, А.К. Коновалев, А.В. Сергеев // Материалы 62-ой годичной научно-практической конференции ТГМУ им. Абуали ибни Сино, посвященной 20-летию Конституции Республики Таджикистан, Симпозиум детских хирургов "Лечение кишечных свищей у детей"-Душанбе, 2014.- с. 229-230.
3. Смирнов А.Н., Наружные кишечные свищи (этиология, патогенез, клиническая картина, диагностика, современные тенденции в предопирационный введение пациентов). // А.Н. Смирнов, Е.И. Пригаро, Т.А Гасан Детская хирургия, №4, 2002.-с. 36-40.
4. Цветков И.В. Нейраминовая кислота и ее значение в организме. / И.В. Цветкова/ Вопросы медицинской химии. -1991, том 7 - выпуск 7. - с. 43-57.
5. Владимиров Ю.А. Свободные радикалы и антиоксиданты / Ю.А. Владимиров / Вестник Российской академии медицинских наук, 1998, - №7. - с.
6. Казимирко В.К. Свободно-радикальное окисление и антиоксидантная терапия / В.К. Казимирко- /М., 2004. с. 160.
7. Dudrisk S.J., Maharaj A.R., McKelvey A.A. // Wld J. Surg.-1999 - Vol. 23, #6 - p. 570-576.
8. Foster C.E. III, Lefor A.T. // Surg. Clin. N.Am. - 1996 - Vol. 76, # 5. - p. 67-70
9. Султонов Ш.Р. Перекисное окисление липидов и состояние антиоксидантной системы у детей с наружными кишечными свищами / Ш.Р. Султонов., А.М. Сабурова, Х.К. Пулатов, //Детская хирургия. -2002.-№4. С.19-22.

## МИҚДОРИ НИСБИИ ОБ (МО) ВА НОРАСОИИ ОБ (НО) ДАР БАРГҲОИ НАВҲОИ КАРТОШКА (*SOLANUM TUBEROZUM L.*) ДАР ТОЧИКИСТОНИ ҶАНУБӢ

**М.К. Гулов<sup>1</sup>, К. Партоев<sup>2</sup>**

Кафедраи биохимия (мудири кафедра дотсент, н.и.х. М.С. Махсудова)-и  
ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино, Институти ботаника, физиология ва  
генетикаи растаниҳои АИ Ҷумҳурии Тоҷикистон

**Гулов Маҳмалий Қодирович-** н.и.б., дотсенти кафедраи биохимия Донишгоҳи давлатии тибии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино, ш.Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 135. Тел.: (992) 919-63-22-85; E-mail: [Gulov60@inbox.ru](mailto:Gulov60@inbox.ru)

**Партоев Қурбоналий-** д.и.кшиоварз, мудири Озмоишгоҳи генетика ва селексияи растаниҳои Институти ботаника, физиология ва генетикаи растаниҳои АИ ҶТ. 734017, ш. Душанбе, к. Карамов, 27. Тел.: (992) 918-64-95-05; E-mail: [pkurbanali@mail.ru](mailto:pkurbanali@mail.ru)

Дар мақола натиҷаҳои тадқиқотҳои илмии омӯзиши мубодилаи об дар барги навъҳои картошка дар шароити ноҳияи Ҳурсони Тоҷикистон баррасӣ шудааст. Нишон дода шудааст, ки миқдори нисбии

об (МО) ва норасогии об (НО) дар барги навъҳои картошка бо ҳамдигар алоқаманд мебошанд. Чӣ қадаре ки норасогии об дар барги картошка зиёд бошад, ҳамон қадар миқдори нисбии об кам гаш-



та, боиси баланд гаштани устувории навъҳои картошка ба ҳарорати баланди ҳаво мегардад. Ин нишондод аз устувории худидоракуни мубодилаи оби ҳуҷайра ва моддаҳои органикии растаний

дар зери ҳарорати баланди ҳаво гувоҳӣ медиҳад.

**Калимаҳои калидӣ:** картошка, навъҳо, микдори нисбии об, норасогии об, мӯғчабандӣ, гулкунӣ, лӯндаҳосилшавӣ.

## ОТНОСИТЕЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ВОДЫ (ОСВ) И ВОДНЫЙ ДЕФИЦИТ (ВД) В ЛИСТЬЯХ СОРТООБРАЗЦОВ КАРТОФЕЛЯ (SOLANUM TUBEROZUM L.) В ЮЖНОМ ТАДЖИКИСТАНЕ

**Гулов Махмали Кодирович** - к.б.н., доцент кафедры биохимии ТГМУ имени Абуали ибни Сино. г. Душанбе, проспект Рудаки, 135. Тел.: (992) 919-63-22-85; E-mail: Gulov60@inbox.ru

**Партоев Курбонали** - д.с.-х.н., заведующий лабораторией генетики и селекции растений Института ботаники, физиологии и генетики растений АН РТ. 734017, г. Душанбе, ул. Карамова, 27. Тел.: (992) 918-64-95-05; E-mail: pkurbanali@mail.ru

В статье приводятся результаты исследования по изучению относительного содержания воды (ОСВ) и водного дефицита (ВД) в листьях сортов картофеля в условиях Хурросонского района Таджикистана. Показано, что ОСВ и ВД в листьях сортов картофеля тесно взаимосвязаны. При высокой температуре по мере увеличения ВД в листьях

сортов картофеля наблюдается снижение ОСВ и наоборот. Данный показатель свидетельствует об устойчивой саморегуляции обмена воды и органических веществ в клетках листьев сортов картофеля.

**Ключевые слова:** картофель, сорта, относительное содержание воды, водный дефицит, бутонизация, цветение, клубнеобразования.

## RELATIVE WATER CONTENT (RWC) AND WATER DEFICIT (WD) IN THE LEAVES OF POTATO VARIETIES (SOLANUM TUBEROSUM L.) IN SOUTH TAJIKISTAN

**M.K. Gulov, K. Partoev**

Department of Biochemistry (Head of the department associate professor M.S. Makhsudova) of Avicenna TSMU

Institute of Botany Plants, Physiology and Genetics of the Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan

**Gulov Makhmali Kodirovich**, c.b.s., associate professor of the department of biochemistry of Avicenna TSMU. Dushanbe, Rudaki Avenue, 135. Tel.: (992) 919-63-22-85; E-mail: Gulov60@inbox.ru

**Partoev Kurbonali**, d.a.s., head of the Laboratory of Plant Genetics and Plant breeding of the Institute of Botany, Physiology and Genetics of Plant of the Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan. 734017, Dushanbe, 27 str. Karamova, Tel .: (992) 918-64-95-05; E-mail: pkurbanali@mail.ru

The article presents the results of a study on the relative water content (RWC) and water deficit (WD) in the leaves of potato varieties under the conditions of the Khuroson district

of Tajikistan. It is shown that RWC and WD in the leaves of potato varieties are closely interrelated. At high temperatures with the increase in WD in the leaves of potato varieties,



a decrease in RWC is observed and vice versa. This indicator indicates a steady self-regulation of the exchange of water and organic matter in the leaf cells of potato varieties.

**Мухиммият.** Дар шароити Тоҷикистони Ҷанубӣ чунин омилҳои номусоид ба рои нашъу намои картошқа, аз қабили норасогии намии хок, ҳарорати пасту баланди ҳаво, аз меъёр зиёд будани шӯрии хок ва гайраҳо ба назар мерасанд. Омӯзиши таъсири ин омилҳо дар шароити тағиyrёбии глобалии иқлими аҳамияти хоса доранд [1, 2,4]. Таъсири номусоиди хушкии хок, ки аз баланд будани ҳарорати ҳаво вобаста аст, дар растаниҳо боиси норасогии об дар вақти нашъу намои онҳо мегардад [3]. Ба мубодилаи об дар растаниҳо асосан ҳарорати баланд таъсири манғӣ мерасонад. Аз ҳисоби вусъат ёфтани ҷараёни транспиратсия нешshawии миқдори зиёди об мушоҳида мегардадшавад, ки воридшавии об ба воситаи системаи решашурӯз гардида, имконияти норасогии обро дар растаний ба миён меорад [3, 5]. Олимон муқаррар кардаанд, ки дар зери таъсири норасогии об фаъолиятнокии ферментҳои глутатионредуктаза (ГР) ва аскорбатпероксидаза (АскП) дар ғенотипҳои омӯхташуда фаъолиятнокиҳои гуногун доранд [4].

**Мақсади таҳқиқот** омӯзиши норасогии об (НО) ва миқдори нисбии об (МНО) дар баргҳои навъҳои картошқа дар давраҳои гуногуни тараққиёти растаниҳо, дар зери таъсири омилҳои баланди стрессӣ, аз қабили ҳарорати баланди ҳаво дар шароити иқлими гарми минтақаи ҷануби Тоҷикистон (дар баландии 550 метр аз сатҳи баҳр) ба шумор меравад.

**Мавод ва усулҳои таҳқиқот.** Таҳқиқотҳо натиҷаи истифодабарии лӯндаҳои 18 навъи картошқаи (*Solanum tuberosum L.*) аз коллексияи Институти ботаника, физиология ва ғенетикаи растаниҳои Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон гирифташуда мебошанд. Лӯндаҳои тухмии навъи Тоҷикистон, ки дар ноҳияҳои Лахш парвариш ёфта буданд, бо ифодаи Тоҷи-

**Key words:** potatoes, varieties, relative water content, water deficiency, budding, flowering, tuberization.

кистон (Л), дар мавзеи Канаск, бо ифодаи Тоҷикистон (К), ноҳияи Ҳисор, бо ифодаи Тоҷикистон (Х) ишора шудаанд. Нишондодҳои МНО ва НО дар барги картошқа аз рӯи усули Л.Г Емелянов ва С.А Анкуд [6] муайян карда шудааст. Коркарди омории маълумотҳо оиди нишонаҳои гуногуни навъҳои картошқа аз рӯи нишондоди Б.А. Доспехов [7] бо истифодаи барномаи компютерии Microsoft Excel 2007 гузаронида шудааст.

#### **Натиҷаҳои таҳқиқот ва баррасии онҳо**

Ҷӣ тавре ки аз ҷадвали 1 дидা мешвад, дар давраи муғчабандии ниҳолҳо миқдори зиёди МНО дар баргҳои навъҳои картошқаи Тоҷикистон (К), Аладин (Мастҷоҳ), Бунафша, Нилуфар, Рашт, Клон 13tj, Тоҷикистон (Х), Клон 2tj, Клон-15tj, Клон №73, F1(Пикассо ҳ Файзобод) мушоҳида карда мешавад, ки он аз 0,81 то 1,15%-ро ташкил медиҳад. Миқдори камтарини ин нишондод дар навъи картошқаи Файзобод - 0,53% мушоҳида карда шуд. Дар давраи гулкунӣ бошад миқдори зиёди МНО дар барги навъҳои картошқаи Аладин (Мастҷоҳ), Бунафша, Зарина, Файзобод, Тоҷикистон (Л), Клон 13tj, F1(Пикассо ҳ Файзобод), F1(Нилуфар ҳ Клон-2) Мухаббат ва Тоҷикистон мушоҳида карда шуд, ки он ба миқдори аз 0,81 то 0,86%-ро ташкил намуд. Аммо, миқдори камтарини (минимали)- и ин нишондод дар навҳои картошқаи Клон 2tj ва АИ-1 мушоҳида карда шуд, ки аз 0,60 то 0,72%-ро ташкил дод.

Дар давраи лундаҳосилшавӣ бошад миқдори ниҳои МНО дар барги навъҳои картошқаи АИ-1, Тоҷикистон (Л), Клон 13tj, F1(Пикассо ҳ Файзобод), Клон 2tj, Тоҷикистон (К) ва Аладин (Мастҷоҳ) мушоҳида карда шуд, ки он аз 0,75 то 0,85%-ро ташкил дод. Вале миқдори минималии ин нишондод дар баргҳои навъҳои картошқаи Нилуфар ва Клон №73 аз 0,57 то 0,68%-ро ташкил дод. Ба ҳисоби миёна



МНО дар баргҳои навъи картошка дар давраҳои муғчабандӣ ва гулкунӣ - 0,79% ва дар давраи лӯндаҳосилшавӣ- 0,74%-ро ташкил медиҳад. Миқдори зиёди МНО дар баргҳои навъи картошкай Тоҷикистон (К) (0,91%) ва миқдори минималии ин нишондод дар баргҳои навъи картошкай Файзобод (0,56%) мушоҳида карда мешавад. Аз ҷадвали 1 инҷуనин дида мешавад, ки миқдори НО дар давраи муғчабандӣ бештар дар баргҳои навъҳои картошкай АИ-1, Зарина, Клон-15tj мушоҳида мешавад, ки ин нишондод аз 20,9 то 37,03%-ро ташкил медиҳад. Миқдори НО дар навъҳои картошкай Аладин- (Мастҷоҳ), Рашт, Клон 13tj, F1(Пикассо x Файзобод) ниҳоят кам мушоҳида карда шуд, ки он ҳамагӣ 7,07 - 12,5%-ро ташкил дод. Дар давраи гулкунии навъҳои картошка бошад, миқдори зиёди НО (20- 54,84%) дар навъҳои картошкай АИ-1, Кардинал

(Ст.), Нилуфар, Тоҷикистон (К), Тоҷикистон (Л), Клон 2tj мушоҳида карда шуд, вале миқдори минималии НО (11,67- 15,79% ) дар намунаҳои картошкай F1(Пикассо x Файзобод), Клон 13tj, Аладин- (Мастҷоҳ), Зарина, Клон Файзобод, F1(Нилуфар x Клон 2) мушоҳида гардид. Дар давраи лӯндаҳосилшавӣ миқдори зиёди НО (31,37-53,85%) дар навъҳои картошкай Зарина, Бунафша, Тоҷикистон (К), Аладин (Мастҷоҳ), Тоҷикистон (Л), Клон Файзобод, Клон 2tj, Файзобод мушоҳида карда шудааст, лекин миқдори минималии НО (3,33-12,82%) дар навъҳои картошкай АИ-1, Тоҷикистон (Х), Клон 13tj, F1(Нилуфар x Клон 2) мушоҳида шуд. Ҳамин тавр, ба ҳисоби миёна миқдори НО дар давраи муғчабандӣ -16,17 %, дар давраи гулкунӣ - 20,31% ва дар давраи лӯндаҳосилшавӣ бошад - 29,80%-ро ташкил медиҳад.

#### Ҷадвали 1-Миқдори нисбии об (МНО) ва норасогии об (НО) дар баргҳои навъҳои картошка дар давраҳои гуногуни инкишифи растаний, %

№	Навъҳо ва клонҳо	Муғчабандӣ		Гулкунӣ		Лӯндаҳосилшавӣ		Миёна	
		НО	МНО	НО	МНО	НО	МНО	НО	МНО
1	Кардинал (ст.)	17,5	0,8	20,0	0,7	23,2	0,7	20,3	0,8
2	Аладин (Мастҷоҳ)	7,1	0,9	15,7	0,8	41,1	0,8	21,3	0,8
3	АИ-1	20,9	0,8	34,7	0,6	3,3	0,8	30,5	0,7
4	Бунафша	10,4	0,9	19,1	0,8	38,4	0,7	22,6	0,8
5	Зарина	36,0	0,6	15,3	0,8	37,9	0,7	29,7	0,7
6	Нилуфар	13,6	0,9	22,8	0,7	25,8	0,6	20,7	72,0
7	Файзобод	11,2	0,1	16,2	0,8	53,9	0,7	27,1	0,6
8	Рашт	8,3	0,9	19,6	0,8	28,6	0,7	18,8	0,8
9	Тоҷикистон (К)	11,5	1,2	20,7	0,8	31,4	0,8	21,2	0,9
10	Тоҷикистон (Л)	18,2	0,8	54,8	0,9	53,1	0,8	42,1	0,8
11	Тоҷикистон (Х)	14,7	0,8	14,3	0,8	7,4	0,7	12,1	0,8
12	Клон Файзобод	15,3	0,8	15,8	0,8	40,6	0,7	23,9	0,8
13	Клон-2tj	16,8	0,8	23,8	0,7	41,1	0,9	27,2	0,8
14	Клон - 13 tj	10,6	0,9	11,7	0,9	12,8	0,8	11,7	0,8
15	Клон -№ 73	15,2	0,8	19,0	0,8	19,7	0,7	18,0	0,8
16	Клон-15tj	37,0	0,8	16,1	0,8	41,3	0,7	31,4	0,8
17	F <sub>1</sub> (Пикассо x Файзобод)	12,5	0,8	11,3	0,9	24,1	0,8	15,9	0,8
18	F <sub>1</sub> (Нилуфар x Клон-2)	14,3	0,7	15,0	0,8	12,9	0,7	14,1	0,8
	Миёна	16,2	0,8	20,3	0,8	29,8	0,7	22,1	0,8
	ФНМ <sub>05</sub>	1,66	0,06	2,42	0,06	2,58	0,06	1,69	0,06

**Хулоса.** Мувоғиқи маълумотҳои дар натича таҳқиқот маълум гашта миқдори нисбии об (МНО) ва норасогии об (НО) дар барги навъҳои картошка бо ҳамдигар алоқаманд мебошанд. Ҷӣ қадаре, ки норасогии

об дар барги картошка зиёд бошад, ҳамон қадар миқдори нисбии об кам мегардад ва баъръкс, ки боиси баланд гаштани устувории навъҳои картошка ба ҳарорати баланди ҳаво мегардад.



### Адабиёт

1. Абдуллаев, А. Физиология хлопчатника в условиях стресса: монография / А. Абдуллаев, А. Эргашев, Б.Б. Джумаев, Х.А. Абдуллаев И.А. Каримова - Душанбе: Дониш. - 2013. 153 с.
2. Эргашев, А. Адаптационная изменчивость физиолого-биохимических процессов у хлопчатника при температурном и водном стрессе / А. Эргашев, И. Каримова, А. Абдуллаев / / Материалы научное конференции, посвященной 40-летию Института физиологии растений и генетики АН РТ и 80-летию города. - Душанбе: Дониш, - 2004. - С. 136-139.
3. Каримова И.С. Влияние продолжительной почвенной засухи на физиологические процессы у различных сортов и линий хлопчатника. Диссертация к.б.н. 03.00.12. / Каримова И.С. // Душанбе. - 2009. 129с.
4. Алиев К., Мирзорахимов А.К., Бобохонов Р.С., Ашурев С.Х., Сабуров Б.М. Ферменты антиоксидантной системы клетки в условиях засухи Доклады Академии наук Республики Таджикистан. 2016. Т. 59. № 7-8. С. 350-355.
5. Атоев М.Х. Влияние засоления и почвенной засухи на содержание фотосинтетических пигментов в листьях различных видов и сортов пшеницы / М.Х. Атоев, А.Э. Эргашев, А.А. Абдуллаев, Б.Б. Джумаев // Известия Академии наук Республики Таджикистан. Отд. биол. и мед. наук. - Душанбе, 2011. - № 3 (176). - С. 13-20.
6. Емельянов Л.Г ва Анкуд С.А. Водообмен и стрессоустойчивость растений - Минск: Наука и техника, 1992, 142с.
7. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта/ Б. А.Доспехов// - М.: Колос.- 1985. - 368с.

### **ОМӮЗИШИ ЧАМЬИ ЗИДДИИАБЕТИИ "ЧОРБАРГ" ҲАНГОМИ ВАЙРОНШАВИИ МУБОДИЛАИ ЧАРВА КАРБОГИДРАТҲО ДАР ТАЧРИБА**

**Б.А. Ишанқулова, М.В. Урунова, М.Х. Музарова,**

Кафедраи фармакология (мудири кафедра н.и.т., дотсент Урунова М.В.)-и  
ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино

*Ишонқулова Бустон Астановна, д.и.т., профессори кафедраи фармакологии Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино, E/mail: Ishankulova@mail.ru, тел.: 918460129*

*Урунова Муҳаббат Ваҳобовна, н.и.т., дотсенти кафедраи фармакологии Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино, E/mail: mihabat65@mail.ru, тел.: 918941671.*

*Музарова Матлуба Ҳакимовна, н.и.т., муалими қалони кафедраи фармакологии Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино, E/mail: @mail.ru, тел.: 918673403*

Дар мақола натиҷаҳои таҳқиқоти омӯзиши чамъи зиддиидиабетии "Чорбарг", ки аз растаниҳои шифобаҳши Тоҷикистон иборат аст, дар қалламушони сафед оварда шудааст. Нишон дода шудааст, ки таъсири гипогликемии ин чамъ дар модели фарбехӣ дар қалламушони сафед гузаронида шудааст. Чамъи мазкур ба гайр аз хосияти гипогликемӣ инчунин хосияти гипо-

липидемӣ ҳам дорад. Аз ин сабаб чамъи "Чордору"-ро метавонем барои муолиҷаи комплексӣ дар беморони диабети қанди навъи 2-юм ва беморони гирифтори вайроншавии мубодилаи ҷарбҳо тавсия намоем.

**Калимаҳои қалидӣ:** диабети қанд, гиперлипидемия, қиёми чамъи "Чорбарг", липопротеинҳо, гиполипидемия, гипогликемия.



## ИЗУЧЕНИЕ АНТИДИАБЕТИЧЕСКОГО СБОРА "ЧОРБАРГ" ПРИ НАРУШЕНИИ УГЛЕВОДНОГО И ЛИПИДНОГО ОБМЕНА ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТЕ

**Б.А. Ишанкулова, М.В. Урунова, М.Х. Музарова**

Кафедра фармакологии и ЦНИЛ ТГМУ им. Абуали ибни Сино

*Ишанкулова Бустон Астиновна, д.м.н., профессор кафедры фармакологии Таджикского государственного медицинского университета им. Абуали ибни Сино,*

*E-mail: Ishankulova@mail.ru, тел.: 918460129.*

*Урунова Мухаббат Вахобовна, к.м.н., доцент кафедры фармакологии Таджикского государственного медицинского университета им. Абуали ибни Сино, E-mail: muhabat65@mail.ru, тел.: 918941671.*

*Музарова Матлуба Хакимовна, к.м.н., старший преподаватель кафедры фармакологии Таджикского государственного медицинского университета им. Абуали ибни Сино,*

*E-mail: @mail.ru, тел.: 918673403*

В статье авторы указывают на эпидемиологию распространенности сахарного диабета в мировом масштабе и в Таджикистане в частности. Представлены результаты лечения в эксперименте сбором "Чорбарт", составленного из лекарственных растений. Гипогликемический эффект был изучен по модели ожирения у белых крыс. Сбор оказывает, наряду с гипогли-

кемическим, гиполипидемическое действие. Вследствие чего сбор "Чорбарт" можно применять в комплексном лечении больных сахарным диабетом 2 типа, а также больным с нарушением липидного обмена.

**Ключевые слова:** сахарный диабет, гиперлипидемия, настой, сбор "Чорбарт", липопротеины, гиполипидемия, гипогликемия.

## STUDYING OF ANTI DIABETIC COLLECTION OF "CHORBARG" ON DISTURBANCE of CARBON AND LIPID EXCHANGE DURING EXPERIMENT

**B.A. Ishankulova, M.V. Urunova, M.H. Muzaferova**

Pharmacology department and Central Research Laboratory of Avicenna TSMU

*Ishankulova Buston Astanovna - Professor of Pharmacology department of Avicenna Tajik State Medical University, E-mail: Ishfnkulova@mail.ru, tel.: 918460129.*

*Urunova Muhabbat Vahobovna - c.m.s., associate professor of Pharmacology department of Avicenna Tajik State Medical University, E-mail: muhabat65@mail.ru, tel.: 918941671.*

*Muzafarova Matluba Hakimovna, c.m.s., senior teacher of Pharmacology department of Avicenna Tajik State Medical University, tel.: 918673403.*

The authors indicate the epidemiology of diabetes mellitus on a global scale and in Tajikistan in particular. The results of treatment in the experiment by the collection "Chorbarg", made up of medicinal plants are presented. The hypoglycemic effect was investigated by the obesity model in white rats. Collection has, along with hypoglycemic,

hypolipidemic action. As a result, "Chorbarg" collection can be used in complex treatment in patients with the type 2 diabetes mellitus, as well as patients with lipid metabolism disorders.

**Key words:** diabetes mellitus, hyperlipidemia, infusion, collection "Chorbarg", lipoproteins, hypolipidemia, hypoglycaemia.



**Мұхиммият.** Диабети қанд - дар натишаи вайрон шудан мубодила ба амал омада, бо аломати гипергликемияи музмин чараён мегирад. Беморй дар натишаи вайрон шудан ҳамтаъсирин инсулин бо хұчайрахой бофтахо (ТУТ, 2009 с) ба амал меояд. Диабети навъи 2 аз байни ҳамаи намуди диабет 85-90 %-ро ташкил карда, бештар дар шахсони аз чилсола боло ба амал меояд, ки сабаби асосиаш фарбейі мебошад (7,8,9). Дар ин навъи диабет боиси кам шудан ҳассосияти бофтахо ба таъсири инсулин мегардад, ки дар мархалахой авали bemorj он мұйтадил ё бо миқдори зиёд хориц мешавад.

Тұли 2 соли охир миқдори bemoroni гирифтори диабет дар Тоҷикистон қариб то 2 ҳазор нафар зиёд шуда, зиёда аз 29 ҳазорро ташкил мекунад. Аз байни bemoroni гирифтори диабет 600 нафарашро күдакон ва наvrасон ташкил мекунанд. Сабабхой асосии bemorj - фарбейі, аз ҳад зиёд xұrok xұrdan ва камҳаракатй мебошанд. Ба гайр аз ин, бештар дар шахсони гирифтори bemorии фишорбаландй, ишемия дил, фарбейі ҳавфи ба амал омадани bemorии диабет діда мешавад. Аз рўи маълумоти Федератсияи байналмиллалии диабет (IDF) миқдори шахсони гирифтори bemoroii диабет дар тамоми дунё ба 382 миллион нафар расидаст, то соли 2035 аз рўи пешгўёни IDF ин миқдор то 592 миллион нафар мерасад. Пархез ва кам шудани вазни bemor бальзан ба мұйтадилшавий мубодилаи карбогидратхо ёрій расонида, синтези глюкоза дар чигар аз ашёи гайрикарбогидратй кам мешавад [6,8,10].

Ҳангоми диабети қанд дар баробари вайроншавии вазнини мубодилаи карбогидратхо тәгүйротхой назарраси мубодилаи чарбхо діда мешавад. Аз ин сабаб, омұхтани хосияти таъсири қандпастқунандаи растаниҳои шифобахш ба мубодилаи чарбхо ҳангоми bemorии диабети қанд мақсаднок ва ҳатмай аст [3].

Сатҳи баланди инсулинрезистентнокі ба гипертриглицеридемия мусоидат менамояд, инчунин сатҳи липопротеидхой зичиашон кам ва хеле кам зиёд ва липопротеидхой зичиашон зиёд кам мешаванд. Дислипидемия

яке аз аломатхой синдроми метаболй ва омили ҳавфи атеросклерози барвақтй мебошад [4].

Омили асосй дар муолишаи синдроми аломати метаболй дигаргун намудани тарзи ҳаёт, яъне дигаргун намудани реча ва ратсиони xұrokxұrý, даст қашидан аз сиғоркашй, парҳези кам истифода намудани намаки ошй аст. Ҷустучүи маводхо барои муолишаи диабети қанд яке аз вазифаҳои муҳим ба ҳисоб меравад. Бештари муҳаққиқон доруҳои навро пайдо карда, ба вучуд доштани як қатор ҷамъҳои растанигии антидиабетй дар тибби халқй диққати қиддй додаанд [5]. Ҷамъҳо аз як қатор ҷамъҳои тайёр мешаванд, ки ба оилаи гуногуни растаниҳо дохиланд. Шаклҳои ҷамъҳои антидиабетй гуногунанд - қиёмхо, шарбатхо, ҷұшбаҳо, ки ба шакли дигар доруҳо барои муолишаи дигар bemoriҳо монанданд. [6].

Омӯзиши моддаҳои растанигй, ки хосияти антидиабетй ва гипогликемй доранд, нав оғоз ёфта истодааст. Маводҳои тибби халқй ва маълумотҳои ба дастомада аз он роҳи дурусти ҷустучү далолат медиҳанд. Дар Тоҷикистон растаниҳои равғанҳои эфирдошта ва флавоноиддошта, ки хосияти қандпастқунандағй доранд, хеле зиёданд. [2,6].

**Мақсади таҳқиқот:** Омӯзиши таъсири гипогликемй ва гиполипидемй доштани қиёми ҷамъи "Чорбарг" дар асоси растаниҳои шифобахши Тоҷикистон.

**Мавод ва усулҳои таҳқиқот.** Ҷамъи "Чорбарг" дар шакли қиём дар таносуби 1:10 во-баста аз талаботи Фармакопеяи давлатии СССР тайёр карда шуд [1]. Барои мұқоисай натишаи растаниҳои дар боло зикршуда дар гурухи назоратй қиёмро аз ҷамъи зиддиидиабетии "Арфазетин" истифода намудем.

Дар таҷрибажои мо таъсири ҷамъи "Чорбарг" ба мубодилаи чарбхо ва карбогидратхо дар модели - усули диетай холестеринй дар 38 калламуши сафеди бо вазни миёна 320-380 гр. омұхта шудааст. Ба ҳайвонҳои таҷрибашаванда дар давоми 30 шабонарұз xұроки равғандор ворид намудем, ки таркибаш аз 2,5% холестерин, 0,12% метилурасил, равғани растани дар ҳарорати баланд гарм карда шуда, пас аз он хунук карда шу-



дааст, инчунин равгани ҳайвонот аз ҳисоби 1:4 иборат буд. Ба калламушои таҷрибашаванда қиёми ҷамъи "Чорбарг"-ро, ба гурӯҳи калламушони назоратӣ оби дистиллятсионӣ ва гурӯҳи муқоисавӣ қиёми ҷамъи "Арфазетин"-ро доҳили меъда аз ҳисоби 5 мл/кг вазн ворид намудем. Пас аз 30 шабонарӯзи муолиҷа баъди 14 соати гуруснагӣ барои муоина аз ҳайвонҳо хун гирифтем.

Барои баҳодиҳии ҳолати мубодилаи ҷарбҳо ҳангоми парҳези гиперхолестеринемӣ дар калламушон чунин нишондиҳандаҳо ба назар гирифта шуданд: сатҳи липопротеидҳои зичиашон кам (ЛПЗК), липопротеидҳои зичиашон хеле паст (ЛПЗХП), липопротеидҳои зичиашон баланд (ЛПЗБ), триглисеридҳо (ТГ) ва холестерини умумӣ. Дар баробари ин дар хуни калламушон сатҳи қанд ҳангоми ин парҳез муайян карда шуд.

**Натиҷаҳои таҳқиқот.** Дар калламушони гурӯҳи назоратӣ (муолиҷа нашуда) дар хун миқдори холестерини умумӣ то  $5,1 \pm 0,3$  ммол/л (209%), триглисеридҳо - то  $1,33 \pm 0,1$  ммол/л (211%), липопротеидҳои зичиашон кам (ЛПЗК) то  $14,7 \pm 1,0$  ммол/л (165%), ва липопротеидҳои зичиашон хеле кам (ЛПЗХК) то  $12,6 \pm 0,02$  ммол/л (190%) назар

ба гурӯҳи солим зиёд шуданд. Сатҳи липопротеидҳои зичиашон баланд (ЛПЗБ) каме паст ўзуда, миқдори миёнаи он ба  $20,8 \pm 0,07$  ммол/л баробар шуд, ки 140,9%-ро ташкил намуд.

Дар калламушоне, ки қиёми ҷамъи "Чорбарг"-ро ба доҳили меъда ворид намуда будем, миқдори холестерин  $164\%$  ( $3,3 \pm 0,2$  ммол/л) ва триглисеридҳо  $126\%$  ( $0,98 \pm 0,07$  ммол/л) назар ба гурӯҳи назоратӣ саҳехан кам шуд. Дар баробари ин миқдори ЛПЗК то  $168\%$  ( $10,1 \pm 1,2$  ммол/л) ва ЛПЗХК то  $170\%$  ( $8,9 \pm 0,8$  ммол/л) кам шуда, миқдори ЛПЗБ то  $223\%$  афзудааст. Дар калламушони бо қиёми ҷамъи "Чорбарг" муолиҷа намуда, концентратсия қанд дар хун ба  $6,9 \pm 0,01$  ммол/л расид, ҳол он ки дар гурӯҳи назоратии калламушон (муолиҷа наёфта) ин нишондиҳанда  $12,5 \pm 0,02$  ммол/л шуд ( $P < 0,001$ ) (ҷадв. 1).

Дар гурӯҳи калламушоне, ки доҳили меъда қиёми зиддициабетии "Арфазетин" ба миқдори 5 мл/кг массаи вазн ворид намудем, чунин нишондодҳоро ба даст овардем: миқдори холестерин  $174\%$ , триглисеридҳо  $117\%$ / ЛПЗК ва ЛПЗХК  $183\%-189\%$  кам ва миқдори ЛПЗБ бошад  $189\%$  зиёд шуд.

## Ҷадвали 1.

### Таъсири ҷамъи "Чорбарг" ба мубодилаи ҷарбҳо ва сатҳи қанд дар хунобаи калламушони сафед ҳангоми таҷрибаи парҳези гиперлипидемӣ дар давоми 30 шабонарӯз

Нишондиҳандаҳо	Силсилаи таҷрибаҳо ва доза бо мл/кг масса				P
	Гурӯҳи солим - оби дистил. 5 мл/кг n=9	Назоратӣ -муолиҷа + оби дистил. 5мл/кг n=10	Қиёми ҷамъи «Чорбарг» 5мл/кг n=10	Қиёми ҷамъи «Арфазетин» 5мл/кг n=9	
Холестерини умумӣ, ммол/л	$2,50 \pm 0,2$	$5,1 \pm 0,3$ 209%	$3,3 \pm 0,2$ 164%	$3,8 \pm 0,1$ 1174%	$<0,001$
Триглисеридҳо, ммол/л	$0,63 \pm 0,04$	$1,33 \pm 0,1$ 211%	$0,98 \pm 0,07$ 126%	$1,1 \pm 0,1$ 1117%	$<0,01$
ЛПЗК-β-липопротеидҳо мг%	$8,9 \pm 0,8$	$14,7 \pm 1,0$ 165%	$10,1 \pm 1,2$ 168%	$12,3 \pm 1,2$ 170%	$<0,001$
ЛПЗХК (пре. β) ммол/л	$6,6 \pm 0,8$	$12,6 \pm 1,2$ 190%	$8,9 \pm 0,7$ 223%	$9,2 \pm 0,9$ 189%	$<0,001$
ЛПЗБ-λ липопротеидҳо ммол/л	$50,8 \pm 4,9$	$20,8 \pm 2,0$ 140,9%	$46,5 \pm 4,5$ 155%	$39,4 \pm 4,0$ 157%	$<0,001$
Миқдори қанд дар хун, ммол/л	$4,5 \pm 0,5$	$12,5 \pm 1,0$ 2277%	$6,9 \pm 0,8$ 155%	$7,2 \pm 0,9$ 157%	$<0,001$

Эзоҳ: Р - саҳехҳият фарқияти нишондиҳандаҳо дар муқоиса бо гурӯҳи назоратӣ.

Аз ҷадвал бармеояд, ки ҷамъи "Арфазетин" таъсири хуби гиполипидемӣ ва ги-

погликемӣ дорад, аммо натиҷаҳои он аз ҷамъи "Чорбарг" каме ақиб мемонад. Чи



тавре ки дар боло қайд шуд, ҳангоми диабети қанд мубодилаи ҷарбҳо ҳам зарар мейбанд. Аз ин сабаб ҷамъи "Чордору"-ро ҳамчун маводи зиддиидиабетӣ ҳисобидан мумкин аст

**Хулоса.** Аз натиҷаҳои таҳқиқот бармеояд, ки ҷамъи "Чорбарг" ҳосияти назарраси зиддиидиабетӣ дошта онро дар беморони диабети қанди наవъи 2-юм дар муолиҷаи комплексӣ тавсия намудан мумкин аст.

### АДАБИЁТ

1. Балаболкин М. И. Сахарный диабет М.: Медицина, 1994
2. Бокарев И.Н. Сахарный диабет: Руководство для врачей /И.Н. Бокарев, В.К. Великов, О.И. Шубина //М.:ООО "Медицинское информационное агентство", 2006. - С. 100-102, 319-323.
4. Дедов И.И. Сахарный диабет и артериальная гипертензия /И.И. Дедов, М.В. Шестакова.-М.:Медицина, 2006. - 446 сах.
5. Носов А.М. Лекарственные растения /А.М. Носов.-М.:Медицина.-2005.-С.68.
6. Ишанкулова Б.А. Фармакология некоторых сахароснижающих лекарственных растений Таджикистана, Б.А. Ишанкулова Душанбе, 2015 типографияи ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино. - С. 193
7. Иванов Д.Д. Анемия при сахарном диабете: современная тактика/Д. Д. Иванов //Здоровье Украины.- 2007.-№ 22/1.- С. 15.
8. Ягудина Р. И., Куликов А. Ю., Аринина Е. Е. Фармакоэкономика сахарного диабета второго типа //М.: ООО "Медицинское информационное агентство", с 2011. - 352 Сах.
9. Diabetes Blue Circle Symbol (англ.). International Diabetes Federation (17 March 2006).
10. Definition and diagnosis of diabetes mellitus and intermediate hyperglycemia: report of a WHO/IDF consultation. Geneva: World Health Organization. 2006.

## ОМӮЗИШИ ТАҶСИРИ ГИПОГЛИКЕМИЯИ ЭКСТРАКТИ ХУШКИ БЕХМЕВАИ ТОПИНАМБУР ҲАНГОМИ САРБОРИИ ГЛЮКОЗА

### Ш.С. Рамазони

Кафедраи технологияи фармасевти (мудири кафедра н.и.ф., Сафарзода Р.. Ш.) - и ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино

*Сафарзода Рамазон Шарофиддин -н.и.ф., мудири кафедраи технологияи фармасевтии ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино +992 902 44 47 11; E-mail:safarzoda90@yandex.ru*

**Мақсади таҳқиқот.** Омӯзиши ҳосиятҳои қандпасткунии экстракти хушк, ки мо аз бехмеваи топинамбур ҳосил кардем, ҳангоми тестҳои оралӣ ва дохилибатни таҳаммулпазирий бар глюкоза.

**Мавод ва усуљҳои таҳқиқот.** Экстракти хушки бехмеваи топинамбур дар шакли маҳлули 1%-и маҳлули тозатайёр;

-ҳабби глибенкламид 5мг серияи 48008, муҳлати истеъмол 03.2017 истеҳсоли БЕР-ЛИН-ХЕМИ АГ (Меннарини Групп) - Олмон;

- 48 қалламуши сафеди интактии ҳарду ҷинс массашон 200-250г;

Усуљҳои таҳқиқот. Ҳайвонот ба 2 гурӯҳ ҷудо карда шуданд (24-адад барои тести оралӣ ва 24 адад барои тести таҳаммулпазирий), 3 силсилаӣ (8 қалламуши назоратӣ (8 барои маҳлули глибенкламида ва 8 барои маҳлули ЭХБТ).

**Натиҷаҳо ва барраии онҳо.** Омӯзиши таҳаммулпазирии дохилимеъдагӣ ни сбат ба глюкоза. Пас аз 30 дақиқаи сарбории дохилимеъдагии глюкоза сатҳи гликемия дар кал-



ламушхой назоратй то 82-91% баланд шуд, баъди 60 дақиқа қуллаи максималии гипергликемия 141-147% нисбат ба маълумотҳои ибтидой ба назар расид.

Воридсозии пешакии дохилемеъдагии экстракти хушки бехмеваи топинамбур бо дозаи 50мг/кг дар дақиқаи 30-юми тачриба нишон дод, ки муҳтавои хун дар глюкозаи хун то 63-73% паст шудааст, дар дақиқаи 60-уми тачриба қуллаи максималии гипергликемия то 102-113% баландтар азбузургии ибтидой ва то 39,13% камтар аз нишондоди калламушхой тачрибавӣ. Аз ҷиҳати таъсири қандпасткунандай худ

экстракти хушки бехмеваи топинамбур (ЭХБТ) дар дозаи 50мг/кг ҳамагӣ то 9,87% аз глибенкламид дар дозаи 5мг/кг камтар аст.

**Хулоса.** Муқаррар карда шуд, ки маҳлули тозатайёри экстракти хушки бехмеваи топинамбур дар дозаи 50мг/кг ҳангоми тести оралӣ дар сурати таҳаммулпазирӣ глюкоза то 9,87%, ҳангоми тести дохилибатӣ то 27,77% дар дозаҳои омӯҳташаванда аз глибенкламид камтар аст.

**Калимаҳои қалидӣ:** экстракти хушки бехмеваи топинамбур, глибенкламид, калламуш, диабети қанд.

## ИЗУЧЕНИЕ ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ СУХОГО ЭКСТРАКТА КЛУБНЕЙ ТОПИНАМБУРА ПРИ ГЛЮКОЗНОЙ НАГРУЗКЕ

Ш.С. Рамазони

Кафедра фармацевтической технологии ТГМУ им. Абуали ибни Сино

*Сафарзода Рамазон Шарофиддин - к.фарм.н., заведующий кафедрой фармацевтической технологии ТГМУ им. ибни Сино. +992 902 44 47 11; E-mail:safarzoda90@yandex.ru*

**Цель исследования.** Изучение сахароснижающего свойства сухого экстракта, выделенного нами из клубней топинамбура при оральном и внутрибрюшинном тестах толерантности к глюкозе.

**Материалы и методы.** Материалы: - сухой экстракт клубней топинамбура (СЭКТ) в виде 1% свежеприготовленного раствора; -таблетки глибенкламида 5мг серия 48008, срок годности 03.2017 производства БЕРЛИН-ХЕМИ АГ (Меннарини Групп) - Германия; - 48 интактных белых крыс обеих полов массой 200-250г;

**Методы исследования.** Животные были распределены на 2 группы (24 для проведения орального и 24 для внутрибрюшинного теста толерантности), по 3 серии (8 контрольных крыс, 8 для раствора глибенкламида и 8 для раствора СЭКТ).

**Результаты и их обсуждение.** Внутрижелудочное изучение толерантности к глюкозе. Через 30 мин после внутрижелудочной нагрузки глюкозы уровень гликемии у контрольных крыс повышался на 82-91%, а че-

рез 60 мин был отмечен максимальный пик гипергликемии 141-147% по сравнению с исходными данными.

Предварительное внутрижелудочное введение сухого экстракта клубней топинамбура (СЭКТ) в дозе 50мг/кг на 30-ой минуте опыта показало, что содержание глюкозы в крови снизилось на 63-73%, на 60-ой минуте опыта максимальный пик гипергликемии на 102-113% выше исходной величины и на 39,13% меньше показателей контрольных крыс. По своему сахароснижающему действию СЭКТ в дозе 50мг/кг всего на 9,87% уступает глибенкламиду в дозе 5мг/кг

**Заключение.** Было установлено, что свежеприготовленный раствор сухого экстракта топинамбура в дозе 50мг/кг при оральном teste на толерантность к глюкозе на 9,87%, а при внутрибрюшинном teste на 27,77% уступает глибенкламиду, в изучаемых дозах.

**Ключевые слова:** сухой экстракт клубней топинамбура, глибенкламид, крысы, сахарный диабет.



## STUDY OF THE HYPOGLYCEMIC ACTION OF DRY EXTRACT OF TOPINAMBUR TUBERS ON GLUCOSE CHALLENGE

Sh. S. Ramazoni

Department of Pharmaceutical Technology of Avicenna TSMU

**Safarzoda Ramazon Sharofiddin** - candidate of pharmaceutical sciences, Head of the department of Pharmaceutical Technology of Avicenna Tajik State Medical University. Ph.: +992 902 44 47 11; E-mail: safarzoda90@yandex.ru

**The purpose of the research.** Study of hypoglycemic features of dry extract that extracted by us from topinambur tubers on oral and intraperitoneal glucose tolerance tests.

**Materials and methods.** - Dry extract of topinamburs tubers (DETT) in the form of a 1% freshly prepared solution;- tablets of glibenclamide 5 mg series 48008, shelf life 03.2017 production of BERLIN-CHEMIE AG (Mennarini Group) - Germany;

- 48 intact white rats of both sexes weighing 200-250g;

**Research methods.** Animals were divided into 2 groups (24 for oral and 24 for intraperitoneal tolerance test), 3 series (8 control rats, 8 for glibenclamide solution and 8 for DETT solution).

**Results and discussion.** Intragastric study of glucose tolerance. Thirty minutes after the intragastric glucose loading , the glycemia level of the control rats increased by 82-91%, and

after 60 minutes the maximum peak of hyperglycemia was noted at 141-147% compared with the initial data.

Pre-intragastric administration of dry extract of topinambur's tubers (DETT) at a dose of 50 mg / kg on the 30th minute of the experiment showed that blood glucose decreased to 63-73%, in the 60th minute of the experiment the maximum peak of hyperglycemia was 102-113% higher than the original value and 39,13% less than the control rats. According to its hypoglycemic effect the DETT at a dose of 50 mg / kg is only on 9.87% to fall short of glibenclamide at a dose of 5 mg / kg.

**Conclusion.** It was found that a freshly prepared solution of dry extract of topinambur tubes at a dose of 50 mg / kg with the oral glucose tolerance test in 9.87%, and with the intraperitoneal test 27.77% fall short to glibenclamide in the studied doses.

**Key words:** dry extract of topinambur tubers, glibenclamide, rats, diabetes mellitus.

**Мухиммият.** Дар байни бемориҳои эндокринӣ бемории диабети қанд дар дунё, махсусан дар кишварҳои мутараққӣ паҳншудатарин беморӣ ба ҳисоб меравад. Ба он нигоҳ накарда, ки дар бисёр кишварҳои дунё барномаҳои миллӣ ҷиҳати мубориза бар зидди диабети қанд қабул карда шудааст, паҳншавӣ ва гирифткоршавӣ ба ин беморӣ рӯ ба афзоиш дорад ва на танҳо дар ашҳоси синну солашон аз 40-сола боло, балки дар ҷавонон ва наврасону кӯдакон низ афзоиш меёбад, паҳншавии ин беморӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар байни аҳолии қалонсол 0,1-0,69%-ро ташкил медиҳад, вайроншавии таҳаммулпазирии глюкоза- 0,23-2,35% аст [1, 2].

Муолиҷаи бемории диабети қанд масъалаи ниҳояти актуалӣ ба шумор меравад,

зера муқаррар карда шудааст, ки гипергли-кемия лаҳзаи асосии механизми патогенитикии зиёд буда, барои пайдо шудани оризаҳои рагҳо мусоидат мекунад.

Дар муолиҷаи бемории диабети қанд, бар иловай доруҳои гормоналӣ ва синтетикӣ, ҷойи муҳимро доруҳои рустанигӣ низ ишғол мекунанд, ки ба таври эмпирӣ аз қадим истифода мешаванд. Ба қатори рустаниҳои қандпасткунанда коснӣ, топинамбур (ноки заминӣ), мушхор, қоқу ва ғайра доҳил мешаванд. Аз онҳо топинамбур (ноки заминӣ) дорои таркиби химиявии нодир ва инулин асту дар тиб бештар ба кор бурда мешавад.

**Мақсади таҳқиқот.** Омӯзиши хосиятҳои қандпасткунандагии экстракти хушки бехмеваи топинамбур, ки мо аз бехмеваи топинамбур ҳангоми тестҳои оралӣ ва дохи-



либатни таҳаммулпазирии глюкоза ҳосил кардаем.

**Мавод ва усулҳои таҳқиқот.** Экстракти хушки бехмеваи топинамбур дар шакли маҳлули 1%-и маҳлули тозатайёр;

-ҳабби глибенкламид 5мг серияи 48008, муҳлати истеъмол 03.2017 истеҳсоли БЕРЛИН-ХЕМИ АГ (Меннарини Групп) - Олмон;

- 48 калламуши сафеди интактии ҳарду чинс массашон 200-250г;

Усулҳои таҳқиқот. Ҳайвонот ба 2 гурӯҳ чудо карда шуданд (24-адад барои тести оралӣ ва 24 адад барои тести таҳаммулпазирӣ), 3 силсилаӣ (8 калламуши назоратӣ (8 барои маҳлули глибенкламида ва 8 барои маҳлули экстракти хушки бехмеваи топинамбур).

Ҳангоми гузаронидани тести оралӣ таҳаммулпазирӣ ба глюкоза дар 24 калламуш, дар 8 калламуш бо дозаи 50мг/кг ба таври дохилибатӣ маҳлули экстракти хушки бехмеваи топинамбур (ЭХБТ) ва ба 8 калламуш бо дозаи 5 мг/кг масса маҳлули глибенкламид ворид карданд. Баъд аз 45 дақиқа, дар ҳамаи 24 калламуш ба таври дохилибатӣ маҳлули 40%-и глюкоза бо дозаи 4г/кг дохил карда шуд. Фализати глюкозаи хунро дар 24 калламуш то ва баъди 15 ва 45 дақиқаи ба организми ҳайвонот ворид соҳтани он муайян карданд. Муҳтавои глюкоза дар хуни калламушҳои сафед дар ҳамаи ҳолатҳо бо ёрии усули ферментативӣ муайян карда шуд (3).

ба организми ҳайвонот ворид соҳтани он муайян карданд.

Ҳангоми гузаронидани тести дохилибатӣ таҳаммулпазирӣ ба глюкоза дар 24 калламуш, дар 8 калламуш бо дозаи 50мг/кг ба таври дохилибатӣ маҳлули экстракти хушки бехмеваи топинамбур (ЭХБТ) ва ба 8 калламуш бо дозаи 5 мг/кг масса маҳлули глибенкламид ворид карданд. Баъд аз 45 дақиқа, дар ҳамаи 24 калламуш ба таври дохилибатӣ маҳлули 40%-и глюкоза бо дозаи 4г/кг дохил карда шуд. Фализати глюкозаи хунро дар 24 калламуш то ва баъди 15 ва 45 дақиқаи ба организми ҳайвонот ворид соҳтани он муайян карданд. Муҳтавои глюкоза дар хуни калламушҳои сафед дар ҳамаи ҳолатҳо бо ёрии усули ферментативӣ муайян карда шуд (3).

**Натиҷаҳо ва баррасии онҳо.** Омӯзиши таҳаммулпазирии дохилибатӣ бар глюкоза. Баъди 30 дақиқаи сарбории дохилибатни глюкоза сатҳи гликемия дар калламушҳои назоратӣ то 82-91% баланд шуд, баъди 60 мин дақиқа бошад, қуллаи максималии гипергликемия 141-147% пдар муқоиса аз маълумотҳои ибтидой ба мушоҳида расид. Дар дақиқаи 90-ум ҳамагӣ то 24-28% аз фализати ибтидой баланд буд (чадвали 1).

## Чадвали 1

### Таъсири экстракти хушки бехмеваи топинамбур ба тести оралии таҳаммулпазирии глюкоза, дар муқоиса аз глибенкламид

	Ибтидой	Баъди 30 дақиқа	Баъди 60 дақиқа	Баъди 90 дақиқа	
Назоратӣ	4,8	8,6	11,4	6,0	5,8ммоль/л 24-28%
	4,6	8,4	11,3	5,9	
	4,5	8,7	11,4	5,8	
	4,4	8,5	11,1	5,7	
	4,6	8,6	11,2	5,8	
	4,8	8,7	11,3	5,8	
	4,5	8,5	11,3	5,6	
	4,6	8,8	11,4	5,7	
	4,7	7,1	9,0	5,1	
Глибен- кламид	5,0	7,0	9,2	5,0	5,0ммоль/л 2-10%
	4,8	6,9	9,1	5,1	
	4,5	7,0	9,3	4,9	
	4,6	6,8	9,1	5,0	
	4,5	7,1	9,4	4,8	
	4,9	7,0	9,2	5,0	
	4,6	7,1	9,3	5,1	
	4,7	7,5	9,6	5,1	
	4,5	7,6	9,5	5,2	
ЭХБТ	4,6	7,5	9,3	5,1	5,1ммоль/л 4-15%
	4,7	7,7	9,5	5,0	
	4,5	7,5	9,6	5,2	
	4,7	7,6	9,4	5,1	
	4,5	7,8	9,5	5,1	
	4,8	7,6	9,6	5,0	
	4,5	7,5	9,6	5,1	
	4,6	7,6	9,5	5,2	
	4,7	7,7	9,4	5,1	



Таъсири возеҳтарини гипогликемииро дору глибенкламид дар дозаи 5мг/кг дида мешавад, дар ин маврид дар дақиқаи 60-уми таҷриба афзоиши гликемия то 50% назар ба обьектҳои назоратӣ пасттар буд. Воридсозии пешакии экстракти хушки бехмеваи топинамбур дар дозаи 50мг/кг дар дақиқаи 30-юми таҷриба нишон дод, ки муҳтавои глюкоза дар хун то 63-73% паст шуд, дар дақиқаи 60-уми таҷриба қуллаи максималии гипергликемия то 102-113% аз бузургии ибтидой баланд ва то 39,13% камтар аз нишондихандаи калламушҳои назоратӣ буд. Экстракти хушки бехмеваи топинамбур аз ҷиҳати таъсири қандпасткуниаш дар дозаи

Омӯзиши доҳилибатни таҳаммулпазирӣ нисбат ба глюкоза.

Таҷрибаи дар 24 калламуши сафеди ҳарду ҷинси массаашон то 200-250г гузаронида шуда, ҳайвонот ба 3 силсила, дар ҳар як силсила 8 калламуш, тақсим карда шуданд.

Афзоиши баландтарини гликемия дар калламушҳои сафед дар дақиқаи 15-уми таҷ-

риба дида шуд, гликемия то 102-118%, ва баъди 45 дақиқа то 70-95% аз ғализати ибтидой баландтар буд. Глибенкламид бо дозаи 5мг/кг дар дақиқаи 15-уми таҷриба то 41-71% дида шуд, дар дақиқаи 45-ум то 11-20% дар муқоиса аз нишондодҳои ибтидой буд, афзоиши гликемия назар ба гурӯҳи назоратӣ то 64,73% паст буд (ҷадвали 2).


## Ҷадвали 2

### Таъсири экстракти хушки бехмеваи топинамбур ба тести доҳилибатни таҳаммулпазирии глюкоза, дар муқоиса аз глибенкламид

	Ибтидой	Баъди 15 дақиқа	Баъди 15 дақиқа
Назоратӣ	4,5	9,6 9,3 9,5 9,6 9,5 9,4 9,6 9,5	8,8
	4,6		8,6
	4,5		8,7
	4,7		7,8
	4,6		7,6
	4,8		7,9
	4,4		7,5
	4,7		8,7
Глибенкламид	4,7	6,6 6,7 6,6 7,0 7,1 7,7 6,5 7,1	5,3
	4,6		5,4
	4,4		5,2
	4,5		5,4
	4,7		5,1
	4,5		5,0
	4,6		5,1
	4,7		5,1
ЭҲБТ	4,5	7,0 7,1 6,9 7,0 6,8 7,1 7,0 7,1	6,5
	4,6		6,6
	4,4		6,7
	4,7		6,5
	4,8		6,4
	4,6		6,5
	4,7		6,3
	4,5		6,4



Таҳти таъсири маҳлули ЭХБТ ҳангоми 50мг/кг дар дақиқаи 15 -уми таҷриба сатҳи глюкоза то 41-57% баланд шуда, пас аз 45 дақиқа то 34-52% дар муқоиса аз нишондиди ибтидой ба назар расид, афзоиши гликемия то 36,96% аз объектҳои назоратӣ паст буд. Аз рӯйи хоянияти қандпастқунандағиаш ЭХБТ дар дозаи 50мг/кг ҳамагӣ то 27,77% аз глибенкламид дар дозаи 5мг/кг кам буд (рас.1).



**Хулоса.** Муқаррар карда шуд, ки маҳлули тозатайёри экстракти хушки бехмеваи топинамбур дар дозаи 50мг/кг ҳангоми тести оралӣ дар сурати таҳаммулпазирӣ глюкоза то 9,87%, ҳангоми тести дохилибатнӣ то 27,77% дар дозаҳои омӯхташаванда аз глибенкламид камтар аст. Файр аз ин мо муайян кардем, ки дорӯи та-

ҳкиқшавандай ЭХБТ бо препарати муқоисаи гармонизирует глибенкламид ҳамоҳангӣ дорад. Бо ин мақсад маълумотҳои ба дастовардаи ҷадвалҳои 1 ва 2-ро истифода карда, коэффициент коррелятсияи г-ро муайян кардем, ки 0,9-ро ташкил до два ин барои гузаронидани таҳқиқот қобили қабул аст.

## АДАБИЁТ

- Самылина И.А., Блинова О.А., Кумышева Л.А. Перспективы создания сухих экстрактов. / И.А. Самылина, О.А. Блинова, Л.А. Кумышева. //Фармация. 2006. -№2. - С.43-46.
- Музафарова М.Х. Фармакология антидиабетического сбора "Чорбарг": автореф. Дис. ... канд. мед. Наук. - Душанбе. 2012. 24 с.
- Камышникова В.С. Методы клинических лабораторных исследований. Москва, 2013. 732 с.



## ФАЙРИТИБӢ

### НАҚШИ КАЛИДИИ ҲАРОРАТИ ОБ ВА ОКСИГЕН ДАР ПАРВАРИШИ ГУЛМОХИИ СИСТЕМАИ БАССЕЙНӢ

**Ф.Т. Шамсов<sup>1</sup>, Ф.С. Комилов<sup>2</sup>, Д.С. Шарапов<sup>3</sup>**

Кафедраи системаҳои иттилоотӣ дар иқтисодиёт (мудири кафедра н.и.п., дотсент Ш.С. Юнусов)-и Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон, кафедраи информатика

(мудири кафедра н.и.т. И.М. Саидов)-и Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, кафедраи низоми иттилоотӣ дар иқтисодиёт (мудири кафедра н.и.ф.-м., дотсент Д.С. Шарапов)-и Донишкадаи соҳибкорӣ ва хизмат

**Шамсов Фатҳиддин Тоҷрович** - саромӯзгори кафедраи системаҳои иттилоотӣ дар иқтисодиёти Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон, Сурога: Тоҷикистон, 734055, ш. Душанбе, кӯч. Дехотӣ, 1/2. Тел. (+992) 909882669, E-mail: shamssov\_f85@inbox.ru

**Комилов Файзали Саъдуллоевич** - д.и.ф.-м., профессори кафедраи информатикаи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Сурога: Тоҷикистон, 734025, ш. Душанбе, x. Рӯдакӣ, 17. Тел. (+992) 988685014, E-mail: komfaiz@mail.ru,

**Шарапов Дишод Саъдуллоевич** - н.и.ф.-м., мудири кафедраи низоми иттилоотӣ дар иқтисодиёти Донишкадаи соҳибкорӣ ва хизмат, Сурога: Тоҷикистон, 734055, ш.Душанбе, x. Борбад, 48/5. Тел. (+992) 985190970, E-mail: dilsharaf@mail.ru.

Дар мақола зикр гардидааст, ки афзоиш ва рушду намои гулмоҳӣ ба ҳарорати оптимальии он (160С-180С) алоқаманд буда, маҳз дар ҳамин гуна ҳарорати об он ба истеъмали максималии физои худ мепардозад. Пас, ҳочагии моҳипарварӣ бояд ин омилро ба ҳисоб гирифта, мутаносибан, дар доираи меъёрҳои муайяншуда, ҳамон қадар вояи ғизодиҳии моҳиҳои бассейнҳои худро зиёдтар намояд. Натиҷаи ниҳоии амали мазкур - зиёд гаштани массаи биологии моҳиҳои бассейн мебошад.

Ҳамчунин дар мақола қайд гардидааст, ки азбаски гулмоҳӣ - моҳии оксифилий аст, бинобар он, барои дуруст рушд ва фаъолият намудани он муҳити обие зарур аст, ки он аз гази оксигени дар об ҳалшуда сер буда, обаш соғу мусафро бошад. Ҳангоми концентратсияи оксиген ба 7-8 мг/л баробар

будан, ки ин микдор 90-100% серии обро бо ин газ ифода менамояд, ҳаёту фаъолияти гулмоҳӣ ба таври мӯътадил ҷараён мегирад. Концентратсияи 3,5-6,0 мг/л оксиген ҳолати гулмоҳиро бад намуда, ҳангоми концентратсияи гази мазкур ба 1,2-1,5 мг/л баробар будан, гулмоҳӣ ба ҳалокат мерасад.

Аз ин рӯ, ҳочагии моҳипарварӣ бояд ин нуктаи муҳимро ба ҳисоб гирад, ки микдори максималии оксигени оби бассейн низ аз ҳарорати оби он вобастагӣ дорад. Дар ҳароратҳои баланди об микдори концентратсияи оксигени дар об ҳалшуда кам гардида, баръакс, дар ҳароратҳои паст - микдори он зиёд мегардад.

**Калимаҳри қалидӣ:** гулмоҳӣ, об, бассейни моҳипарварӣ, ҳарорати об, ҳарорати оптимальӣ, оксигени дар об ҳалшуда, ратсион, парвариш, раванд, натиҷа.



## КЛЮЧЕВАЯ РОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ И КИСЛОРОДА В ВЫРАЩИВАНИИ ФОРЕЛИ В БАССЕЙНОВОЙ СИСТЕМЕ

**Ф.Т. Шамсов<sup>1</sup>, Ф.С. Комилов<sup>2</sup>, Д.С. Шарапов<sup>3</sup>**

Кафедра информационных систем в экономике (заведующий кафедрой к.п.н., доцент Юнусов Ш.И.) Таджикский государственный университет коммерции, кафедра информатики (заведующий кафедрой к.т.н., Saidov M.I.) Таджикский национальный университет, кафедра информационных систем в экономике (заведующий кафедрой к.ф.-м.н.

Шарапов Д.С.) Института предпринимательства и сервиса.

**Шамсов Фатхиддин Тоирович** - старший преподаватель кафедры ИСЭ Таджикского государственного университета коммерции. Адрес: Таджикистан, 734055, г. Душанбе, ул. Дехоти, 1/2. Тел. (+992) 909882669, E-mail: shamsov\_f85@inbox.ru,

**Комилов Файзали Сайдуллоевич** - д.ф.-м.н., профессор кафедры информатики Таджикского национального университета. Адрес: Таджикистан, 734025, г. Душанбе, пр. Рудаки, 17. Тел. (+992) 988685014, E-mail: komfaiz@mail.ru,

**Шарапов Дишиод Сайдуллоевич** - к.ф.-м.н., зав.кафедрой информационных систем в экономике Института предпринимательства и сервиса. Адрес: Таджикистан, 734055, г. Душанбе, пр. Борбада, 48/5. Тел. (+992) 985190970, E-mail: dilsharaf@mail.ru.

В статье отмечается, что рост и развитие форели тесно связаны с оптимальной температурой воды (160С-180С) и именно при такой температуре форель приступает к максимальному употреблению своей пищи. Рыбному хозяйству следует учесть этот фактор и соответственно в рамках определённых норм увеличить порцию вскармливания рыб в своих бассейнах. Конечным результатом данного действия - будет увеличение биологической массы рыб в бассейнах.

В статье также отмечается, что поскольку форель является оксифальной рыбой, то для нормального её функционирования и развития требуется пространство, богатое растворенным кислородом и чистой, прозрачной водой. Когда концентрация кислорода равна 7-8 мг/л, т.е. насыщение воды этим

газом равно на 90-100%, жизнедеятельность форели будет протекать равномерно. Концентрация кислорода равная 3,5-6,0 мг/л ухудшает состояние рыбы, а когда его концентрация приравнивается 1,2-1,5 мг/л форель погибает.

Рыбному хозяйству необходимо учесть ещё один важный фактор: максимальное количество кислорода в бассейне зависит от температуры воды в нём. При высокой температуре воды концентрация растворенного кислорода уменьшается, и наоборот, при низкой температуре - его количество увеличивается.

**Ключевые слова:** форель, вода, рыбоводный бассейн, температура воды, оптимальная температура, растворённый в воде кислород, рацион, выращивание, процесс, результат.

## KEY ROLE OF WATER TEMPERATURE AND OXYGEN IN TROUT CULTIVATION IN THE POOL SYSTEM

**F.T. Shamsov, F.S. Komilov, D.S. Sharapov**

Department of Information Systems in Economics (Head of the Department, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor Yunusov Sh.I.) Tajik State University of Commerce, Department of Information Technology (Head of the Department, Candidate of Technical Sciences, Saidov M.I.) Tajik National University, Department of information systems in economics (Head of the department c.ph.m.s Sharapov D.S.) Institute of Business and Service.



**Shamsov Fathiddin Toirovich** - Senior teacher of the ISE Department of Tajik State University of Commerce. Address: 1/2, Dehoti st., Dushanbe, 734055, Tajikistan. Tel. (+992) 909882669, E-mail: shamsov\_f85@inbox.ru,

**Komilov Fayzali Sadulloevich** - Doctor of Physics and Mathematics Sciences, Professor of the Informatic Department of Tajik National University. Address: 17, Rudaki av., Dushanbe, 734025, Tajikistan. Tel. (+992) 988685014, E-mail: komfaiz@mail.ru,

**Sharapov Dilshod Sadulloevich** - Candidate of Physics and Mathematics Sciences, Head of the Department of Information Systems in Economics of Business and Service Institute. Address: 48/5, Borbad av., Dushanbe, 734055, Tajikistan. Tel. (+992) 985190970, E-mail: dilsharaf@mail.ru.

In article it is noted that growth and development of a trout are closely connected with optimum water temperature (160°C-180°C) and at such temperature the trout starts the maximum consumption of the food. Fishery should take into consideration this factor and respectively within certain norms to increase a portion of feeding of fish in their pools. Increase in biological mass of fishes in pools will be a net result of this action.

In the article it is also noted that as the trout is oxyphilous fish, for its normal activity and development the space rich with dissolved oxygen and clean, clear water is required. When oxygen concentration is equal to 7-8 mg/l, i.e.

**Муҳиммият.** Ҳадафи дар шароити сунъӣ парвариш намудани ҳар гуна намуди моҳӣ, аз ҷумла гулмоҳӣ - пеш аз ҳама ба даст овардани фоида ва бо ғизои муфид таъмин намудани аҳолӣ ба ҳисоб меравад. Таҷрибаи ҷандинсолаи фаъолияти ҳочагиҳои моҳи-парварии кишвар сабит менамояд, ки дар муайян намудани арзиши аслии моҳӣ ҳарочти ҳочагӣ дар дастрас намудани озуқаи моҳӣ нақши асосӣ ва ҳалкунандаро мебозад. Вобаста ба намуди моҳии парваришёбанд ҳиссаи ин гуна ҳарочот метавонад то ба 50-80% арзиши аслии моҳӣ баробар бошад. Ҳиссаи ҳарочот барои ҳаридорӣ ё тайёр намудани ғизои омехтаи сунъӣ дар шакли моҳипарварии интенсивӣ бошад, то 70-80% арзиши умумии гулмоҳиро ташкил менамояд [1-5; 8-11].

Аз ин рӯ, масъалаи ташкили оқилонаи раванди моҳигизодиҳӣ дар ҳочагӣ бевосита бо масъалаҳои коҳишдиҳии арзиши аслии моҳӣ ва фоидабадасторӣ алоқаманд мебошад. Яъне, ҳочагӣ ҳар қадар истиро-

water saturation by this gas equally for 90-100%, activity of trout will evenly pass. Oxygen concentration equal to 3.5-6.0 mg/l worsens fish condition and when its concentration is equated by 1.2-1.5 mg/l trout perishes.

Fishery needs to consider one more important factor: the maximum quantity of oxygen in the pool depends on water temperature in it. At high temperature of water concentration of dissolved oxygen decreases and vice versa, at a low temperature - its quantity increases.

**Keywords:** trout, water, fish-breeding pool, water temperature, optimum temperature, dissolved in water oxygen, diet, cultivation, process, result.

даи оқилонатари ғизои моҳиро таъмин карда тавонад, парвариши моҳӣ барои он ҳамон қадар фоидай зиёдтарро фароҳам меорад. Аммо, ташкили раванди ғизодиҳии моҳиро вақте комилан дуруст ба роҳ мондан мумкин аст, ки агар он бар пояи илмӣ устувор гардонида шуда, ҳар як амали он илман асоснок шуда бошад. Имрӯз чунин воситаи тавонони ташкили илмии раванди моҳигизодиҳиро мутахассисони сатҳи ҷаҳонии соҳа дар татбиқи методҳои амси-ласозии математикӣ ва компютерӣ дарёфтаанд, ки ин воқеяят барои кишвари мо-Тоҷикистони серобу офтобруя низ бояд ҳеч гоҳ истисно набошад.

**Максади таҳқиқот.** Мояни марказии моҳигизодиҳии оқилона аз муайян намудани ратсиони оптималии (миқдори аз рӯйи мөъён муайяншудаи ғизо дар як шабонарӯз) моҳӣ иборат мебошад, ки ба ин масъала ҳочагидорони ҷумхурии мо ба таври бояду шояд муносибат карда, ратсиони моҳиро бо тарзи тақрибӣ, асосан ба воситаи ҷашмони



худ, муайян мекунанд. Дар натиҷа, бо сабаби надонистани потенсиали маҳсулдиҳии объектҳои моҳипарварии худ, онҳо ҳамеша бо ҳосили пасти моҳӣ рӯ ба рӯ мегарданд. Ин сабабҳои субъективӣ боиси гарон гаштани нархи моҳӣ дар бозори истеъмолии кишвар ва аз ғизои серсафеда маҳрум мондани қисми камдаромад ва камбизоати аҳолии чумхурӣ гаштааст.

Барои муайян намудани ратсиони оптималии моҳӣ омилҳои ҳам беруна ва ҳам доҳилии зиёдеро, ки ба ҳолати физиологии моҳӣ таъсир расонида метавонанд, ба ҳисоб гирифтан лозим аст. Дар байни ҳамаи омилҳои таъсиррасон "ҳарорати об" ва "гази оксигени дар об ҳалшуда" омилҳои асоситарин ба ҳисоб мераванд.

Баъзе паҳлӯҳои ин ва дигар масъалаҳоро мо дар таҳқиқҳои қаблии хеш - "Бунёди илмии соҳаи моҳипарварӣ - таъмини амнияти озукаворӣ, тандурустии аҳолӣ ва беҳдошти вазъи иқтисодии Тоҷикистон" [6] ва "Хусусиятҳои фарқунандаи ҳочагиҳои гулмоҳипарварӣ аз ҳочагиҳои загорамоҳипарварӣ" [7] баён карда будем.

Дар таҳқиқоти мазкур мо тасмим гирифтаем, ки андешаҳои худро танҳо дар ҳусуси нақши қалидӣ доштани ду омили таъсиррасони табиӣ - ҳарорати об ва гази оксиген - дар раванди парвариши популятсияи гулмоҳӣ дар системаи бассейнҳои моҳипарварӣ ба таври возех ва пурра иброз дошта бошем ва онҳоро минбаъд дар амсиласозии математикии гулмоҳипарварӣ истифода барем. Сабаби асосии рӯ овардан ба системаи бассейни гулмоҳипарварӣ дар он аст, ки дар Тоҷикистон гулмоҳиро маҳз дар ҳамин гуна системаҳои обӣ парвариш менамоянд.

**Нақши ҳарорати об.** Табиат барои афзоиш ва рушди намои ҳар як намуди моҳӣ ҳарорати оптималие муайян намудааст, ки маҳз дар гирду атрофи ҳамон ҳарорати об моҳӣ ба истеъмоли максималии ғизои худ мепардозад. Пас, аз ин нукта бармеояд, ки ҳар қадар ҳарорати об (дар рӯзи дилҳоҳ) ба ҳарорати оптималии рушди моҳӣ наздиқтар гардад, ҳочагии моҳипарварӣ бояд (он рӯз) мутансибан, дар доираи меъёрҳои муайяншуда, ҳамон қадар воя (шиддат, миқдор)-и ғизодиҳии моҳиҳои бассей-

нҳои худро зиёдтар намояд. Натиҷаи ниҳоии амали мазкур - ҳатман зиёд гаштани массаи биологии моҳиҳои бассейн мебошад.

Масалан, тибқи таҷрибаи моҳипарварӣ дар экосистемаи ҳавзҳо ба зағорамоҳиҳои вазнашон 200-граммӣ дар ҳарорати оби 150С аз рӯйи ҳисоби 1% аз массаи миёнаи биологии онҳо, vale dар 240С бошад, аз рӯйи ҳисоби 3% аз массаи миёнаи биологии онҳо ғизои аз нуқтаи назари таркиб тавозуннок илова карда мешавад. Тавре дида мешавад, дар ҳароратҳои 150С ва 240С ҳиссаҳои ғизои ба ҳавзи зағорамоҳипарварӣ иловашаванд аз ҳамдигар 3 маротиба фарқ мекунанд. Пас, маълум мегардад, ки рушди афзоиши зағорамоҳӣ низ дар ин ҳароратҳои об бояд аз ҳамдигар 3 маротиба фарқ дошта бошанд. Ин тамоюл таҳо ҳоси ҷинси худи зағорамоҳӣ (карп, сазан) набуда, балки ба тамоми оилаи зағорамоҳиҳо - пешонигафси намудҳои сафеду рангоранг, амури сафед ва дигар намудҳои зағорамоҳӣ низ ҳос мебошад [4].

Агар мисоли овардашударо аз нуқтаи назари мавқеи географии Тоҷикистон ва шароити иқлимику табиии он комилан дуруст таҳлил намоем, он гоҳ ба баъзе натиҷаое ноил мегардем, ки ҳеч интизора-шон набудем:

- оилаи зағорамоҳиҳо дар маҳзанҳои обии нисбатан орому күшода (наҳрҳо, ҳавзу бассейнҳо ва сатҳи болоии обанборҳо)-и дар минтақаҳои ҳамвори кишвар ҷойгирифта метавонад дар давоми сол ҳамагӣ 3 моҳ (июн, июл, август), вақте ки ҳарорати оби онҳо аз 220С болотар гарм мешавад, рушди устувор дошта бошад;

- дар 2 моҳи дигари сол (май, сентябр) низ, ки ҳарорати оби маҳзанҳо тақрибан ба 180С-220С баробар аст, рушди ин ҷинси моҳиҳоро қобили қабул ҳисобидан мумкин аст;

- дар 2 моҳи дигари сол (апрел, октябр) бошад, яъне вақте ки ҳарорати оби маҳзанҳои мазкур тақрибан 140С-180С-ро ташкил медиҳад, ҷинси зағорамоҳиҳо хеле суст афзоиш меёбад;

- дар 5 моҳи боқимондаи сол (ноябр, деқабр, январ, феврал, март), ҳангоми ҳарорати оби маҳзанҳои зикршуда аз 140С поёнтар фаромадан, ҷинси зағорамоҳиҳо та-



моман рушд накарда, дар ҳолати қаріб бе-фаъолиятті (карахтій, зимистонгузароній) қарор мегирад.



Ҳамин тариқ, далелжо мұттамадона гувохай медиҳанд, махзанҳои обии күшодай құмхурый барои парвариши оилаи зағорамоҳихо дар давоми сол ҳамағай 3 моҳ усту-ворона мувофиқ буда, такрибан ним сол (5-6 моҳ) барои ин шакли фаъолият чандон мувофиқ нестанд. Ҳолати мазкур - воқеяни-ти объективист, ки онро тағиyr додан им-коннопазир буда, нодида гирифтани он тамоман ба нағыи кор нест. Зиёда аз ин, ху-лосай мазкур натанхо хоси махзанҳои обии күшодай Тоҷикистон, балки фарогири ҳамин гуна махзанҳои обии тамоми ҳамсо-якишвархо, масалан құмхурихой Қирғизи-стон ва Ӯзбекистон низ мебошад.

Парадокс дар он аст, ки новобаста ба содагии ҳалли масъала ва маълум будани далелжои қатъй доир ба вобастагии рушди соҳаи моҳипарварй аз ҳарорати об, қаріб дар тамоми құмхурихои осиёимиёнаги пасошуравй дикқати асосай ба парвариши моҳий дар объектҳои гармоб (чинси зағорамоҳихо) равона гардида, ба масъалаи пар-вариши моҳий дар объектҳои сардоб (чинси гулмоҳихо) қаріб аҳамият дода нашудааст. Ин ҳолат боиси он гардидааст, ки дар ин кишвархо асосан мутахассисони баландихисоси соҳаи зағорамоҳипарварй тарбия ёфта, ягон муассисай таълимии таҳсилоти

олій ё миёнаи касбй ба тайёр намуданы му-такхассисони баландихисос ё миёнахисоси соҳаи гулмоҳипарварй машгүл нашуда-аст. Ҳол он ки, масалан, 93% территорияи Тоҷикистонро күххо ташкил дода, қаріб аксари махзанҳои обии он (дарёҳои азimu дарёчаҳо, нахру ҷўйборҳо, кўлу обанборҳо, ҳавзу бассейнҳо) дар ноҳияҳои кўҳӣ ё на-здиқӯйӣ ҷойгир шудаанд ва тибқи маълумо-ти бисёрсолаи Агентии обу ҳавосанции То-ҷикистон ҳарорати миёнаи оби онҳо дар тамоми давоми сол аз 18оС ҳеч гоҳ боло намебарояд [6-7]. Ин нишондиҳанда (18оС - ҳарорати миёнаи об) бошад, ҳарорати оп-тимальи рушду афзоиши гулмоҳӣ мебошад.

Азбаски қаріб ҳамаи дарёҳои ҳавзai баҳри Арал ибтидои худро аз кўхҳои сарбафалаки Бадаҳшон, Зарабшон, Ҳисор ва Гайра оғоз намуда, сарчашмаи оби онҳоро асосан пиря-хову барфҳои кўҳӣ ташкил медиҳанд, бинобар он, тамоми андешаҳои зикршударо ба шароити табииву иқлими құмхурихой Қирғизисто-ну Ӯзбекистон низ татбиқ намудан мумкин аст.


Суръати ҷараёни оби дарёҳои кўҳӣ маъ-мулан хеле баланд (такрибан 2-5 м/с) аст. Масалан, дар расми 1 динамикаи соли 1985-уми суръати оби дарёи Кофарниҳон (м/с) дар қишлоқҳои Сорбо (аз чап) ва Чинори (аз рост) минтақаи Ромити ш. Ваҳдат тас-вири ёфтааст. Тавре аз расм дида мешавад, суръати оби ин дарё дар давоми сол дар худудҳои 1,0-4,5 м/с тағиyr меёфтааст.




Расми 1. Динамикаи суръати оби дарёи Кофарниҳон (м/с) дар қишлоқҳои Сорбо (аз чап) ва Чинори (аз рост) минтақаи Ромити ш. Ваҳдат дар соли 1985



Омили мазкур (суръати об) боиси он мегардад, ки ҳатто дар мавсими гармтарини сол (фасли тобистон) низ, ки ҳарорати ҳаво дар водихо ба 40-420С расида, баъзан аз он ҳам зиёдтар мегардад, ҳарорати оби дарёву наҳрои кӯҳӣ фурсати гармшавӣ наёфта, дар нишондиҳандаҳои 120С-200С боқӣ мемонанд.




Ба сифати мисол кифоя аст, ки динамикаи солона ва бисёрсолаи ҳарорати миёнаи (30С-140С) оби дарёи Кофарниҳонро дар ҳудуди минтақаи туристии Ромит (нуқтаи ҳароратсанҷи қишлоқи Чинор) муоина намоем (расми 2).



Расми 2. Динамикаи ҳарорати миёнаи солона (барои солҳои 1985-1990, аз чап) ва бисёрсолаи оби дарёи Кофарниҳон (аз рост) дар нуқтаи ҳароратсанҷи қишлоқи Чинор (худудҳои макони ҷойгиршавии ҳочагии гулмоҳипарварии "Ромит")

Азбаски нуқтаи ҳароратсанҷи қишлоқи Чинори дарёи Кофарниҳон дар ҳудудҳои ҳочагии гулмоҳипарварии "Ромит" ҷойгир шудааст, мувофиқан пайдост, ки дар қисмати болоии он, масалан нуқтаи ҳароратсанҷи "Сорбо", ҳарорати об боз ҳам сардтар (1,50С-12,60С) ва баръакс, дар қисмати поённи он, масалан нуқтаи ҳароратсанҷи қишлоқи Латтабанд, ҳарорати об каме гармтар (4,70С-19,20С) мебошад.

Дар расми 3 динамикаи ҳарорати миёнаи бисёрсолаи оби дарёи Кофарниҳон тибқи маълумоти нуқтаҳои ҳароратсанҷи "Сорбо" ва "Латтабанд"-и дарёи мазкур инъикос гардидсааст.



Расми 3. Динамикаи ҳарорати миёнаи бисёрсолаи оби дарёи Кофарниҳон дар нуқтаҳои ҳароратсанҷи "Сорбо" (аз поён) ва "Латтабанд" (аз боло)

Маълумоти дарҳости мазкур аз Агентии обу ҳавосанҷии Тоҷикистон моҳи декабри соли 2018 дастрас карда шудааст. Кӯшишҳои мо дар бобати дарёфти ҳарорати оби дарёҳои кӯҳӣ ва шиддати радиатсияи офтоб барои солҳои охир, хосса барои минтақаи истироҳатии Ромит ва дарёи Кофарниҳон, бенатиҷа анҷом ёфтанд. Маълум гардид, ки бо ҳамин қадар сатҳи пешравии илму техника ва ихтирои технологияҳои навини ченкуниву коркарди иттилоот дар замони муосир, пас аз пошҳӯрии Иттиҳоди шӯравии абарқӯдрат (солҳои 90-уми асри XX) дар маҳзанҳои обии ҷумҳурӣ ҳеч гуна корҳои ченкуниӣ ё таҳқиқотӣ гузаронида нашудааст ва ин раванд то имрӯз низ идома дорад.

Вале, бояд тазаккур дод, ки хушбахтона ҳарорати кунунии оби дарёи Кофарниҳон дар мавсимҳои гуногуни сол аз ҳарорати солҳои қаблиаш хеле кам фарқ мекунад. Агар ҳарорати миёнаи солонаи ин дарёро ба назар ғирем, он гоҳ гуфтан мумкин аст, ки ҳарорати оби он тақрибан як хел боқӣ мондааст. Ин далелро сокинони маҳаллии минтақаи Ромит низ, ки бо ҷонде аз онҳо ҳамсӯҳбат гаштем, тасдиқ намуданд.

Муҳоҳидаҳои бисёрсолаи ҳаводорони моҳидорӣ ҳам гувоҳӣ медиҳанд, ки тамоюли мазкур танҳо хоси дарёи Кофарниҳон



(шахри Ваҳдат, Тоҷикистон) набуда, балки ба тамоми дарёҳои кӯҳии Тоҷикистон ва кулли минтақаи Осиёи Марказӣ, ки дар оби онҳо гулмоҳии амударёй (*Salmo trutta oxianus Kessler*) зиндагӣ ва фаъолият карда метавонад, масалан дигар шохобҳои болои Амударё - ба мисли Ваҳшу Қизилсӯ (Тоҷикистон), Сурхондарё (Ӯзбекистон), ҳавзаи дарёҳои дарраҳои Қаратоғ (шахри Турсунзода ва ноҳияи Шаҳринав), Ҳонақоҳ (ноҳияи Ҳисор), Варзоб (ноҳияи Варзоб), Сорбо ва Ёси дарраи Ромит (шахри Ваҳдат), дарраҳои Ҳакимӣ (ноҳияи Сарбанд), Камароб (ноҳияи Рашт), болооби Сирдарё (Қирғизистон) ва дарёҷаҳои зиёди болооби ҳавзаи дарёи Панҷ дар Вилояти Муҳтори Кӯҳистони Бадаҳшон, тааллук дорад.

Тамоми далелҳои ҳароратии маҳзанҳои сардоби кишвар ба он ишора мекунанд, ки гулмоҳипарварӣ бояд дар Тоҷикистон соҳаи аз ҳама афзалиятнок ва паҳнгаштатарини моҳипарварӣ бошад. Дар сурати аз ҳисоби маводҳои дохилии кишвар ташкил намудани сехҳои ҳӯроки гулмоҳӣ ва ба роҳ мондани коркарди гӯшти он, соҳаи мазкурро ба соҳаи сердаромадтарин табдил додан имконпазир мебошад. Дар ин маврид Тоҷикистон натанҳо аҳолии кишварро бо ғизои серсафедаи арzon таъмин, балки маҳсулоти аз гулмоҳӣ омодагаштаро ба хориҷи кишвар низ содир карда метавонад.

Дар радифи ҳалли масъалаи гулмоҳипарварӣ чандин масъалаҳои иҷтимоиву иқтисадӣ, масалан, масъалаи ташкили ҷойҳои нави корӣ ва бо кор таъмин намудани қисми зиёди аҳолии дехот низ метавонанд ҳалли ҳудро ба осонӣ пайдо қунанд. Масалан, тавре дар боло қайд кардем, ҳамагӣ 7% территорияи Тоҷикистонро ҳамворӣ ташкил мешҳаду ҳалос. Аз ин рӯ, гуфтан мумкин аст, ки қариб тамоми аҳолии ҷумҳурӣ ё дар минтақаҳои назди қӯҳӣ ва ё дар ноҳияҳои қӯҳӣ зиндагӣ ва кору фаъолият мекунанд. Дар мавриди рушд кардани соҳаи гулмоҳипарварӣ як қисми онҳо метавонанд ҳамин фаъолиятро ба ҳуд касб намоянд ва сатҳи зиндагии ҳудро боло баранд.

Илова ба андешаҳои зикршуда боз як нуктаи бисёр муҳимро дар ҳусуси маҳзанҳи

обии нисбатан оромоби дар ҳамвориҳо ҷойгирифта ва дар фасли тобистон ҳарорати обашон беҳтар гармшаванд қайд карданӣ ҳастем. Ба ин категорияи объектҳои обӣ, масалан, баъзе ҳавзҳои моҳипарварӣ ва обанборҳоро дохил кардан мумкин аст, ки онҳоро маҳзанҳои обии сунъӣ низ ном мебаранд. Гарчанде ҳарорати оби ин категорияи объектҳои обӣ дар фасли тобистон (июн, июл, август) то 270С-290С боло равад ҳам, вале аллакай аз моҳи октябр сар карда, ҳарорати онҳо майли аз 180С поён рафтандро ихтиёр менамояд. Ин раванд, маъмулан, то моҳи май идома ёфта, танҳо дар нимаҳои ин моҳ ҳарорати онҳо аз нав майли аз 180С боло рафтанд менамояд. Пас, аз диди назариявӣ ҳулоса баровардан мумкин аст, ки ин маҳзанҳои обиро бо мақсади гулмоҳипарварӣ дар муддати 6-7 моҳи сол (октябр-апрел) истифода бурдан имконпазир мебошад. Дар муддати 3 моҳи сол (декабр-феврал) бошад, гулмоҳӣ ҳатто метавонад дар ин объектҳои обӣ бошиддат афзоиш ёбад.

Нуктаи мазкур бори дигар собит месозад, ки шароити табиию иқлими ҷумҳурии мубори гулмоҳипарварӣ нисбат ба зағрамоҳипарварӣ бештар мувоғиқтар аст. Аммо, ин ҳеч гоҳ маъни онро надорад, ки мо бояд аз баҳри зағрамоҳипарварӣ бароем, баръакс, дар баробари пешбурди ин соҳаи бисёр ҳам муғид моро мебояд аз имкониятҳои ҳудододи табииати нотакори ҳудо беҳтар истифода бурданро ёд ғирем.

Барои илман дуруст ба роҳ мондани кулли андешаҳои зикршуда, бешубҳа, омода намудани мутахассисони баландиҳтисоси соҳаи моҳипарварӣ, ки онҳо аз технологияҳои мӯосири иттилооӣ, идоракунӣ ва амасиласозии математикиву компьютерӣ барҳӯрдор бошанд, ҳамеша бояд дар мадди аввал истад. Танҳо бо истифода аз методҳои амасиласозии компьютерӣ раванди ғизодиҳии моҳиро ба таври ҳудкор ва самаранок идора кардан, вобастагии ратсиони оптималии онро аз омилҳои табиии таъсиррасон мӯайян соҳтан ва ҳосилнокии баланди моҳиро дар ҳар як воҳиди ҳаҷми объекти обӣ таъмин намудан имконпазир мегардад.



Нақши гази оксигени дар об ҳалшуда. Гулмоҳӣ - моҳии окси菲尔ӣ мебошад, яъне барои рушд ва фаъолият намудани он муҳити обие зарур аст, ки он аз гази оксигени дар об ҳалшуда сер буда, обаш софу мусаффо бошад. Ҳангоми концентратсияи оксиген ба 7-8 мг/л баробар будан, ки ин миқдор 90-100% серии обро бо ин газ ифода менамояд, ҳаёту фаъолияти гулмоҳӣ ба таври мӯътадил ҷараён мегирад. Концентратсияи 3,5-6,0 мг/л оксиген ҳолати гулмоҳиро бад намуда, ҳангоми концентратсияи гази мазкур ба 1,2-1,5 мг/л баробар будан, гулмоҳӣ ба ҳалокат мерасад [2; 4-5; 9-10].

Гулмоҳӣ доимо кӯшиш менамояд, ки худро ба сатҳи объекти обӣ наздик нигоҳ дошта, пуфакчай шиноварии худро аз ҳисоби оксигени атмосфера бо ҳаво пур кунад. Аз ин рӯ, нигоҳ доштани он дар қафасҳои сарбастаи комилан зериоббуда ва маҳзанҳои обии сатҳашон дар зимистон саросар яхкунанда марговар мебошад.

Воқеан, гази оксиген ( $O_2$ ) - яке аз унсуруҳои муҳимтарини экосистемаи объектҳои моҳипарварӣ ба ҳисоб меравад. Концентратсияи оксигени оби объектҳои моҳипарварӣ, ба истиснои системаи бассейнҳо, метавонад дар ҳар фасли сол ва вақтҳои гуногуни шабонарӯз тағиیر ёбад.

Миқдори оксигени об аз тавозуни биологии байни равандҳои нафаскашии гидробионтҳо, оксидшавӣ, деструксионӣ ва инчунин барқароршавии он аз ҳисоби равандҳои фотосинтези обсабзҳову реаэретсия (дифузияи сатҳӣ) вобастагӣ дорад.

Ба организми моҳӣ  $O_2$  ба воситаи хуни он таҳвил ёфта, бо ҳамин тарз табодули моддаҳои доҳили ҷисм ва дар умум ҳаёти он таъмин карда мешавад. Ҳатто норасоии лаҳзвавии оксиген ба хуни моҳӣ, боиси марғи он мегардад. Коҳишёбии концентратсияи дар об ҳалшудаи оксиген ба суръати ҳазми ғизои истеъмолкардаи моҳӣ таъсири манғӣ расонида, дар натиҷа рушди онро суст мегардонад.

Шароити паст ва норасоии оксиген таъсири худро ба рушду инкишофи мӯътадили гулмоҳӣ барьalo маълум намуда, мавҷудијати худро дар шаклҳои дермонии аломатҳои

пухтарасии чинсӣ, инкишофи оҳистаи тухми моҳӣ, пайдоиши нишонаҳои аз меъёр дур дар инкишофи ҷанин ва маҳви баланди моҳичаҳо инъикос менамояд [4; 9].

Миқдор ва динамикаи оксигени системаи бассейнҳо бошад, ба ғайр аз омилҳои иқлими ҷаҳонӣ ва шароити химиявии муҳити обӣ, инчунин, пеш аз ҳама, ба ҳарорати оби бассейн, суръат ва мубодилаи оби он ва миқдору зичи моҳиҳои дар он парваришёбандад алоқаманд мебошад.

Миқдори максималии оксигени оби бассейн аз ҳарорати оби он вобастагии ногузастанӣ дорад. Яъне, об метавонад танҳо миқдори муайяни оксигенро ҳал намояд, ки қимати бузургии он бо фишори оксигени атмосфера алоқаманд аст.


Вобастагии раванди бо гази оксиген сершудани оби бассейнро аз ҳисоби реаэретсияи  $O_2$  бо ёрии формулаи

$$O_{rear} = k_{rear} \cdot (O_T - O_2)$$

тасвир кардан мумкин аст, ки дар ин ҷо  $k_{rear}$  - коэффициенти реаэретсияни ном дошта, дар ҳолати умумӣ аз қувваи шамол вобастагӣ дорад ва ОТ бошад, функцияест, ки вобастагии миқдори максималии оксигени оби бассейнро аз ҳарорати оби он ( $T$ ) ифода менамояд [12]:

$$O_T = O_T(T) = 14,61996 - 0,40420 \cdot T + 0,00842 \cdot T^2 - 0,00009 \cdot T^3.$$

Дар расми 4 таносуби баръакси байни ҳарорати об ва миқдори оксигени дар об ҳалшуда нишон дода шудааст.



Расми 4. Вобастагии ҳалшавандагии максималии имконпазири оксиген аз ҳарорати об



Тавре аз расми 4 дида мешавад, дар ҳароратҳои баланди об миқдори концентратсияи оксигени дар об ҳалшуда кам буда, баръакс, дар ҳароратҳои паст - миқдори он зиёд аст. Ҳангоми ба нуктаи максималӣ расидани қимати концентратсияи оксиген (мг/л), об 100% аз он сер шуда, оксигени барзиёдӣ ба атмосфера таҳвил (реаэраторсия) дода мешавад.

**Хулоса.** Арзиши аслии гулмоҳӣ ба ҳиссаи ҳарочоти молиявии ҳочагии моҳипарварӣ

дар дастрас намудани ғизои омехтаи сунъӣ ва ташкили оқилонаи раванди моҳигизодиҳӣ вобаста мебошад. Ҳочагӣ ҳар қадар истифодаи оқилонатари ғизои моҳиро таъмин карда тавонад, парвариши гулмоҳӣ барои он ҳамон қадар фоидай зиёдтар меорад. Ташкили раванди ғизодиҳии моҳиро вақте комилан дуруст ба роҳ мондан мумкин аст, ки агар он бар пояи илмӣ устувор гардонида шуда, ҳар як амали он илман асоснок шуда бошад.

## АДАБИЁТ

1. Александров, С. Н. Садковое рыбоводство / С.Н. Александров. - М.: АСТ, 2005. - 270 с.
2. Войнарович, А. Мелкомасштабное разведение радужной форели: технический документ ФАО по рыболовству и аквакультуре. №561 / А. Войнарович, Д. Хойчи, Т. Мот-Поульсен. - Рим: ФАО, 2014. - 99 с.
3. Гамыгин, Е. А. Корма и кормление рыб: обзорная информация. Вып. 1 / Е.А. Гамыгин. - М.: ЦНИИ Информации и технико-экономических исследований рыбного хозяйства, 2015. - 82 с.
4. Камилов, Б. Г. Разведение форели в условиях Узбекистана: практические рекомендации для фермеров / Б.Г. Камилов, И.И. Халилов. - Ташкент: Baktria press, 2014. - 96 с.
5. Канидьев, А. Н. Биологические основы искусственного разведения лососевых рыб / А.Н. Канидьев. - М.: Легкая и пищевая промышленность, 1984. - 214 с.
6. Комилов, Ф. С. Бунёди илмии соҳаи моҳипарварӣ - таъмини амнияти озукаворӣ, тандурустии аҳолӣ ва беҳдошти вазъи иқтисодии Тоҷикистон / Ф.С. Комилов, Ф.Т. Шамсов, М.Р. Ёров // Пайёми Доғишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои табии. - 2018. - №2. - С. 72-82.
7. Комилов, Ф. С. Ҳусусиятҳои фарқунандаи ҳочагиҳои гулмоҳипарварӣ аз ҳочагиҳои зағорамоҳипарварӣ / Ф.С. Комилов, Шамсов Ф.Т // Пайёми Доғишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои табии. - 2018. - №2. - С. 279-286.
8. Крюков, В. И. Рыбоводство. Садковое выращивание форели в Центральной России. Учебное пособие для сельскохозяйственных вузов. Издание 2-е. / В.И. Крюков, А.В. Зарубин. - Орёл: Автограф, 2011. - 32 с.
9. Привезенцев, Ю. А. Интенсивное прудовое рыбоводство. Учебник для вузов / Ю.А. Привезенцев. - М.: Агропромиздат, 1991. - 368 с.
10. Привезенцев, Ю. А. Рыбоводство. Учебник для вузов / Ю.А. Привезенцев, В.А. Власов. - М.: Мир, 2004. - 456 с.
11. Сборник нормативно-технологической документации по товарному рыбоводству. Том 2. - М: Агропромиздат, 1986. - 317 с.
12. Wang, L. K. Mathematical models of dissolved oxygen concentration in fresh water / L.K. Wang, D. Vielking, M.N. Wang // Ecological Modelling. - 1978. -# 5. - Pp. 115-123.



## ТАШАККУЛИ АХЛОҚИЮ МАҲНАВИИ ДОНИШЧҮЁН ДАР ҲАМБАСТАГӢ БО ФАҶОЛИЯТИ АДАБИИ САДРИДДИН АЙНИЙ

**У.Р. Юлдошев, А.И. Юсупов, М.К. Шодиматова, Х.И. Хайрова**

Кафедраи забони русӣ (мудири кафедра д.и.п., профессор У.Р.Юлдошев) ва кафедраи забони тоҷикӣ (мудири кафедра доктори илмҳои филологӣ О.Ҳ. Қосимов)-и ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино.

*Юлдошев Умарҷон Раҳимҷонович, доктори илмҳои педагогӣ, профессор, мудири кафедраи забони русӣ, 25 @ tajmedun. tj, тел. 985- 29- 64- 78.*

*Юсупов Абдулло И smoилович, номзади илмҳои филологӣ, доценти кафедраи забони тоҷикӣ, 600-36-17, tais@ tajmedun.tj*

*Шодиматова Малика Каримбердиевна, муаллимаи калони кафедраи забони тоҷикӣ, тел.: 985- 67-54-84*

*Хайрова Хабиба Искандаровна, муаллимаи калони кафедраи забони русӣ, тел.: 900-00-65-90*

Дар мақола масъалаҳои асосии тарбияи ахлоқию маҳнавии донишҷӯён дар мисоли ҳаёт ва фаҷолияти асосгузори адабиёти мусоири тоҷик устод С. Айни мавриди таҳлил қарор дода шудаанд. Қобили зикр аст, ки мероси адабию педагогии нависандай бузург, олим, педагог, устод С. Айни дар таҷрибай корҳои таълимию тарбиявӣ дар мактабҳои олӣ нақши муҳим дорад. Омӯзиши осори мутафаккирони тоҷик аз он гувоҳӣ медиҳад, ки дар давоми фаҷолияти худ онҳо бо мақсади ташаккули сифатҳои ахлоқии ҷавонон ва тарбияи инсони комил ба масъалаҳои ташаккули ҳисси ватанпа-

растӣ, тарбияи ҷисмонӣ ва хонаводагӣ, тарбияи мақсадноки қасбӣ, инсондӯстӣ рӯ овардаанд. Дар охир зикр мегардад, ки мероси адабии асосгузори адабиёти мусоири тоҷик устод С. Айни барои дар рӯҳи ҳисси ватандӯстӣ, хештаншиносӣ тарбия намудани ҷавонон мусоидат намуда, худи ҳаёт ва фаҷолияти ин фарзанди фарзонаи миллат барои ҷавонони имрӯзаи мо намунаи ибрат мебошад.

**Калимаҳои қалидӣ:** тарбия, ахлоқ, фидорӣ, маҳорат, олим, маъруф, илм, ақидаҳои педагогӣ, маорифпарвар, мутафаккирон, таълим, ватанпарастӣ, инсондӯстӣ.

## ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ НА ПРИМЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ САДРИДДИНА АЙНИ

**У.Р. Юлдошев, А.И. Юсупов, М.К. Шодиматова, Х.И. Хайрова**

Кафедра русского языка (заведующий кафедрой, д.и.п., профессор У.Р.Юлдошев) и кафедра таджикского языка (заведующий кафедрой, доктор филологических наук О.Ҳ. Қосимов) ТГМУ им Абуали ибни Сино.

*Юлдошев Умарҷон Раҳимҷонович, доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой русского языка, 25 @ tajmedun. Tj, тел. 985- 29- 64- 78.*

*Юсупов Абдулло И smoилович, кандидат филологических наук, доцент кафедры таджикского языка, тел.: 600-36-17, tais@ tajmedun.tj*

*Шодиматова Малика Каримбердиевна, старший преподаватель кафедры таджикского языка, тел.: 985- 67-54-84*

*Хайрова Хабиба Искандаровна, старший преподаватель кафедры русского языка, тел.: 900-00-65-90*



В статье рассматриваются основные проблемы духовно-нравственного воспитания студентов на примере жизни и деятельности основоположника таджикской современной литературы С. Айни. Следует подчеркнуть, что писательское и педагогическое наследие великого писателя, педагога, учёного, устода С. Айни имеет неоценимую роль в практике учебно-воспитательной работы в высших и средних учебных заведениях. Изучение творчества таджикских мыслителей свидетельствует о том, что в своей деятельности они затрагивали различные проблемы нравственности, воспитания патриотических чувств, физическое и семейное формирование, правовое воспитание,

профессионально-ориентированное, нацеленное на всестороннее развитие молодого поколения. В заключении подчеркивается, что творческое наследие основоположника таджикской современной литературы С. Айни способствует воспитанию подрастающего поколения в духе благородства, человечности, гуманности и любви к Родине, его жизнь и творчество являются ярким примером для нашей молодёжи в формировании нравственной личности.

**Ключевые слова:** воспитание, поведение, самоотверженность, мастерство, учёный, известный, знание, педагогические взгляды, просветитель, мыслители, обучение, патриотизм, человеколюбие.

## SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION OF STUDENT'S YOUTH ON THE EXAMPLE OF SADRIDDIN AYNI'S ACTIVITY

**U.R. Yuldashev, A.I. Yusupov M.K. Shodimatova, H.I. Khayrova**

Department of Russian language of Avicenna TSMU (head of the department d.p.s., professor U.R. Yuldashev) and Department of Tajik language of Avicenna TSMU (d.ph.s, professor O. H. Kosimov)

*Yuldashev Umarjon Rahimjonovich, d.p.s., professor head of Russian language department, 25 @ tajmedun. tj, ph. 985 - 29 - 64 - 78.*

*Yusupov Abdullo Ismoilovich, c.ph.s., associate professor of Tajik language department, ph.: 600-36-17, tais@tajmedun.tj*

*Shodimatova Malika Karimberdiyevna, senior teacher of Tajik language department, ph.: 985 - 67-54-84*

*Khayrova Habiba Iskandarovna, senior teacher of Russian language department, ph.: 900-00-65-90*

The main problems of spiritual and moral education of students on the life and activity example of the founder of Tajik modern literature S. Ayni are considered in the article. It is necessary to emphasize that the literary and pedagogical heritage of the great writer, the teacher, the scientist, the master S. Ayni has an invaluable role in a practice of teaching and educational work in the highest and secondary educational institutions. The studying the works of Tajik thinkers demonstrates that they touched on various issues of morality, education of patriotic sentiments, the physical and family

formation, legal education professional oriented, aimed at all-round development of the young generation in its activity. In conclusion it is emphasized that creative heritage of the founder of Tajik modern literature S. Ayni promotes the education of rising generation in the spirit of nobility, humanity and love for the country, his life and creativity is a striking example for our youth in formation of moral personality.

**Keywords:** education, behavior, selflessness, skill, scientific, known, knowledge, pedagogical views, educator, thinkers, training, patriotism, philanthropy



**Муҳиммият.** Имрӯзҳо ташаккулёбии сифатҳои ахлоқию маънавии шахсияти ҷавонони донишҷӯ яке аз муҳимтарин вазифаи соҳаи маориф ба ҳисоб меравад, ки дар ин раванд нақши омӯзгор хеле муҳим аст.

**Мақсади тадқиқот.** Тарбияи ахлоқию маънавии ҷавонон, бахусус донишҷӯён дар тамоми ҳаёти инсоният мақсади аввалинда-рача ба ҳисоб меравад, зоро асоси чомеаро одоб ва маънавият ташкил медиҳад. Омӯзиши эҷодиёти мутафаккирони тоҷику форс аз он гувоҳӣ медиҳад, ки онҳо бо мақсади тарбияи ҳаматарафаи насли наврас ба тарғиби масъалаҳои ахлоқӣ, ватандӯстӣ, тарбияи ҷисмонӣ ва одоби ҳонаводагӣ, тарбияи ҳукуқӣ, инсондӯстӣ ва ҷанбаҳои дигари маънавиёти ҷавонон рӯ овардаанд.

**Мавод ва усули тадқиқот.** Яке аз ҷунин шахсиятҳои бузурге, ки осори ў саршор аз масъалаҳои ахлоқи баланди инсонӣ, ватан-парастӣ, ҳештаниноси, инсондӯстӣ ва меҳнатдӯстӣ буда, маҳз ба тарбияи инсони комил бахшида шудааст, нависандай машҳур, асосгузори адабиёти мусири тоҷик Садриддин Айнӣ ба ҳисоб меравад. Устод Айнӣ - олимӣ намоён, аввалин Президенти Академияи илмҳои РСС Тоҷикистон мебошад. Бо қарори Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 8-сентябри соли 1997 Садриддин Айнӣ бо унвони баланд - "Қаҳрамони Тоҷикистон" қадрдонӣ карда шудааст.

Қобили зикр аст, ки ба ҳаёту фаъолияти адабӣ, педагогӣ ва осори гаронбаҳои устод Садриддин Айнӣ тадқиқотҳои як қатор олимӣ, аз ҷумла, И.С.Брагинский, Б. Ғафуров, К. Айнӣ, Ҳ.Айнӣ, А.Сайфуллоев, М. Шакурӣ, Ю.И. Бобоев, М.Лутфуллоев ва дигарон бахшида шудаанд.

**Натиҷаҳои тадқиқот ва баррасии онҳо.** Доир ба ҳаёт ва фаъолияти Садриддин Айнӣ (1878 - 1954) мақолаю тадқиқотҳои бешумор таълиф шудаанд. Номи ин шахси бузург ба ҳонандай тоҷик ва ҳам берун аз он шинос аст. Асарҳои ў ба ҷондии забони ҳалқҳои ҷаҳон тарҷума шуда, ҳаёти пешаварзинкилобии ҳалқи тоҷикро инъикос менамояд. Тамоми ҳаёти С. Айнӣ бо ҳалқи тоҷик, бо ҳодисаю воқеаҳои таърихии кишвар

пайванди ногусастани дорад. Асарҳои безаволи устод Айнӣ на танҳо мактаби зиндагӣ, балки инъикосгари таърихи мардуми тоҷик дар асрҳои XIX- XX низ мебошад.

Давраи ҷавонии С. Айнӣ ба ҳодисаҳои ҳаракати маорифпарварӣ дар Осиёи Миёна рост омад, ки бо номи нависанда, олим ва мутафаккири бузург Аҳмади Дониш во-баста аст. Ў дар он солҳо бо нахустин рӯзномаю маҷаллаҳои тоҷик ҳамкорӣ дошт, дар ташкили мактабҳои советӣ ва таҳияи китобҳо фаъолона саҳм мегузошт. Садриддин Айнӣ аввалин муаллими мактабҳои тоҷикӣ буд. Устод Айнӣ чун олим-адабиётшинос низ маъруф аст ва дар ташаккули забони адабии тоҷик саҳми беандоза дорад.

Бино ба ақидаи олимон "... Ҳанӯз аз аввали асри XX С. Айнӣ андешаҳои пешқадами худро доир ба таълиму тарбияи бачагон баён намудааст.

Ў аввалин шуда дар асарҳои худ проблемаҳои тарбияи насли наврасроба миён гузаштааст.

Баробари муаллим будан С. Айнӣ инчунин бо таҳияи китобҳои мактабӣ машғул мешуд. Дар асарҳои "Таҳзиб -ус-сибён" (Тарбияи кӯдакон) ва "Духтарча ё Ҳолид" ақидаҳои шахсии маорифпарварии ў доир ба тарбия, таълим ва мактаб баён шудаанд... С. Айнӣ ба адабиёти бачагона ҳамчун педагог ворид гардид ва фаъолияти ў дар ин ҷода бо таҳияи китобҳои дарсӣ барои мактабҳои усули нав сурат гирифт ва минбаъд образҳои оғаридаи қаҳрамони ҳалқӣ дар асарҳои ў андешаҳои маорифпарварию педагогии нависандаро ифода намуда, ба ташаккули симои ахлоқии насли ҷавон таъсирӣ зиёд расонид" [4, с.52-53].

Олимӣ намоён И. С. Брагинский, ки доир ба ҳаёт ва фаъолияти С. Айнӣ тадқиқотҳои зиёде анҷом додааст, ҷунин менависад: "Фаъолияти педагогии С. Айнӣ хеле муҳим ва аҳамиятнок буд ва дар натиҷа қӯшишҳои ў дар роҳи маорифпарварӣ ба кулӣ муҳтавои нав пайдо намуданд. Ў барои тарбияи меҳнаткашон, махсусан ҷавонон баромад мекард. С. Айнӣ дар мактаби нав аввалин муаллим ба ҳисоб мерафт. Ин ҷиҳати эҷодиёти ў ба тамоми сабки усули фаъолияти ада-



бии ў таъсир кард, ба асарҳояш содагии баён ва оммафаҳмӣ овард, чиҳати тарбиявии онҳоро дучанд гардонид".[3, 120-168].

Фаъолияти нависандагии Садриддин Айнӣ дар солҳои 90-уми асрии XIX оғоз ёфт. Ў фаъолияти адабии худро бо эҷоди шеър оғоз намуд ва ба назми муосири тоҷик асос гузошт. Шеъри "Марши озодӣ" дар пайравии "Марселизеза" навишта шудааст. Нахустин маҷмӯаи шеърҳои устод Айнӣ шеърҳои ватандӯстонаи давраи Ҷонги Бузурги Ватанӣ ( "Марши ҳуррият", "Қаҳрамони Ленинград", "Суруди ғалаба" ва ф.) мақоми шоистае доранд. Вале устод Айнӣ дар ҷодаи наср нақши муҳим дорад ва аса-рҳои барҷастаю таъсиргузори худро маҳз бо наср эҷод кардааст.

С. Айнӣ моҳи феврали соли 1922 бо номи "Духтарча ва ё Холида" китоби дарсие на-вишт, ки он соли 1924 нашр гардид. Дар ин китоб доир ба донишомӯзӣ, таълиму тар-бияни бачагон дар мактаб ва оила ҳикоятҳои алоҳидаи дидактикаи ахлоқӣ гирд оварда шудаанд. Китоби мазкур аз он ҷиҳат муҳим аст, ки дар он муаллиф дар адабиёти бача-гона яке аз аввалинҳо шуда, ба масъалаи занон рӯ овардааст. Ў масъалаи таълими духтарони тоҷик ва узбекро ба миён гузошт. Кариб ҳамаи ҳикоятҳо ба ташаккули обра-зи асосии асар бахшида шудаанд. Нависан-да дар мисоли Холида аз шаҳси худпараст ба шаҳси меҳрубон, меҳнатдӯст табдил ёфттани қаҳрамони асосии асар ва ба ғами атрофиён бетараф набудани ўро тасвир на-муда, бо ҳамин роҳ таъсири мусбати макта-бу муаллимро дар ташаккули шаҳсияти на-сли ҷавон нишон додааст".[4, 58].

С. Айнӣ аввалин асари барҷастаи худ - повести "Ҷаллодони Бухоро"-ро соли 1920 таълиф намудааст, ки симои ваҳшиёнаи амир, бераҳмӣ ва фиребу найрангҳои ман-сабдоронро фош карда, ҳаёти Бухорои ами-риро ҳақиқатнигорона ва хеле табии тасвир менамояд. Дар эҷодиёти нависанда романи уломон" (1934-1935) мавқеи хоса дорад. Дар он ҳаёти ҳалқи тоҷик дар давоми зиёда аз 100 сол - аз оғози асри XIX то ғалабаи соҳти нав дар Тоҷикистон бо образҳои ҷолиб ва ҳодисаҳои рангин тасвир ёфтааст. Рома-

ни "Доҳунда" (1930) низ дар осори С. Айнӣ ҷойгоҳи маҳсусе дорад. Роман аз ҳодисаҳои даҳсолаи аввали асри XX оғоз ёфта, бо ҳоди-саҳои соли 1929-соли ғалабаи соҳти колхозӣ ба анҷом мерасад. Он манзараҳои ғалабаи ҳаёти навро дар ҷумҳурии навтаъсиси Тоҷикистон тасвир менамояд. Асари мазкур чун аввалин романи тоҷик аҳамияти бузур-ги таърихию сиёсӣ дорад.

Асари дигаре, ки арзиши зиёди таъри-хию маънавӣ дорад, "Ёддоштҳо" мебошад ("Бухоро", 1949-1954). Дар асари "Ёддош-тҳо" ҳаёти ҳалқи тоҷик дар асрҳои 19 ва 20 тасвир ёфтааст. Муаллиф дар асар тарзи зиндагии мардум, таҳсил дар мадрасаҳои Бухоро, меҳнати пуразияти дехқони камба-ғал ва пахлӯҳои дигари Бухорои амириро ба таври таъсирбахш ва реалистона инъи-кос менамояд. Ҳодисаҳои асар бо завқи ба-ланди бадей, бо шоҳидии худи нависанда тасвир ёфта, инъикосгари ҳаёти феодалии Бухорои амири мебошад. Нависанда бо як маҳорати баланд ҷаҳони кӯхнаи зулму фи-реб, ҳаёти тоқатфарсои мардуми камбағал-афзоиши зоҳирпаратии феодалиро нишон медиҳад. Дар баробари тасвири ҳодисаҳои манғии ҳаёти солҳои 90-ум қувваи маъна-вии ҳалқ, намояндагони пешқадами илму адабиёт, сифатҳои меҳнатдӯстӣ ва озоди-ҳоҳии образҳои гуногун тасвир ёфтаанд.

Соли 1924 дар рӯзномаи "Овози тоҷик" повести "Одина" ба нашр расид ва соли 1927 бошад, он дар шакли асари ҷудогона аз чоп баромад. Ин асар ҳаёти тоҷикони кӯҳистон-ро дар замони тираи феодалий, зулму сита-ми бою заминдоронро нишон медиҳад. "Одина" аввалин асари реалистии тоҷик буда, дар он образи коргари тоҷик ва ҷан-дин нафар ҷавонони озодихоҳ тасвир ёфта-аст.

Пажуҳишгарони осори Садриддин Айнӣ қайд менамоянд, ки устод Айнӣ ба эҷодиёти нависандаи намоёни рус Максим Горкий баҳои баланд дода, ҷунин навиштааст: "Баъ-ди ташкили Нашриёти давлатии Тоҷикистон ман имкон пайдо намудам, ки асарҳои "Бачаӣ", "Дар байни одамон" ва бâъзе ма-қолаҳои М. Горкийро бо забони тоҷикӣ мутолия намоям. Ман ҳаминро меҳоҳам



қайд намоям, ки таҷрибаи бойи эҷодии ман аз омӯзиши асарҳои М. Горкий хеле вобаста аст. Ман аз ин нависандай бузург бисёр ҷизҳоро, аз ҷумла, оғариниши образҳо, тарзи муқоиса ва метафора, тарзи баёни ҳаракатери қаҳрамонҳо, услуби содаи ифодаи бадеятиро омӯхтам...".[6, 53].

Чӣ хеле муҳаққики Ҷӯёнӣ ҷизҳои эҷодии тоҷикӣ дар Ҳолидо Айнӣ қайд мекунад, "2- марта соли 1925 дар рузномаи "Овози тоҷик" ҳабари С. Айнӣ чоп мешавад, ки ӯ ният дорад ки бо супориши Ҷумҳурии наҷтаъиси Тоҷикистон "Намунаи адабиёти тоҷик", китоби бисёрасрии адабиёти тоҷик Осиёи Миёна дар асрҳои 1X- X -ро нависад ва ба ҷоп тайёр қунад. Ҳамин тавр, бо заҳматҳои бисёр тулонии душвори устод соли 1926 "Намунаи адабиёти тоҷик" бо пешгуфтори шоири бузурги инкилобӣ Абулқосим Лоҳутӣ дар Москвава нашр расид.....".[10, 68].

Нисбати ин китоб устод А.Лоҳути қайд мекунанд. "Моҳи августи соли 1925 дар шаҳри Самарқанд ба зиёрати фозили муҳтарам ноил шудам... Устод дар утоқи худ даруни садҳо китоб гарқ буд ва нусхае дар даст дошт, ки менавишт. Он ҳамин "Намунаи адабиёти тоҷик" буд... Ба фикри ман "Намунаи адабиёти тоҷик" беҳтарин намунаи адабии тоҷикон аст. Устод Айнӣ барои ёфтани баъзе аз нусхаҳои ҳаттии шоирони тоҷик басо рӯзҳо, ки дар ба дару кӯча ба кӯча рафта аст, то онро ёфтаву ба даст оварда ва дар натиҷа заминаи ҳозире барои танқиду таҳлилоти адабии тоҷикон омода намудааст. Асосан Осиёи Миёна ҳамеша яке аз марказҳои муҳими адабиёти форсӣ буд. Балки пас аз нобуд шудани адабиёти ин замон ба воситаи ҳуҷуми араб ва сӯзондани осору китобҳои форсӣ, Осиёи Миёна қадимтарин манбаъ ва сарчашмаи адабиёти форсист. Он рӯз дар зери зулму фишори араб рӯдакиҳо дар Осиёи Миёна паҳлавонӣ кардаву адабиёти мурдаро зинда намуданд.....".[5, 19]..

Қайд кардан бомаврид аст, ки "Намунаи адабиёти тоҷик" аз тарафи олимон ва ҳонандагон баҳои хеле баланд гирифта буд. Аз ҷумла, олимӣ намоёни эронӣ, профессор Саид Нафисӣ дар тақризи худ ҷунин навис-

тааст "Аз ҳама баҳои баланди китоби ҳонандагонро бо эҷодиёти бисёр шоирону туркестони ҳозира шинос намуд. Ҳар нафаре, ки ба адабиёти форс машғул аст, ҳатман бояд ин китобро дошта бошад".[10, 70]..

Бояд қайд кард, ки таҳия ва нашри "Намунаи адабиёти тоҷик" (1940) дар ҳаёти адабӣ ва фарҳангии ҳалқи тоҷик ҳодисаи хотирмон буд. Садриддин Айнӣ бо таълифи ин асар на фақат мавҷудияти миллати тоҷикро исбот намуд, балки нишон дод, ки ҳалқи тоҷик ва адабиёти он аз замонҳои қадим ибтидо гирифта, то замони мо омада расидааст. Ин асар бо муаррифӣ ва намунаҳои осори Рӯдакӣ оғоз ёфта, бо эҷодиёти шоирони замони ҳуди Айнӣ ба охир мерасад. Нашри китоби "Намунаи адабиёти тоҷик" ҷавоби сазоворе буд ба душманону бадҳоҳони миллат, ки мавҷудияти ҳалқи тоҷикро инкор мекарданд. Дар ин ҳусус забоншиноси маъруф М. Шукуров ҷунин навиштааст: "Алҳақ, Садриддин Айнӣ яке аз бузургтарин фарзандони миллат аст, ки дар як давраи буҳронии сарнавиштсӯз фидокорона талош карда, барои таъмини бақои умри миллат қаҳрамониҳо нишон дода ва барои ин ки ҳалқ аз зери ҳаробазори таъриҳи дубора сар бардорад ва қомат рост қунад, падарвор ғамхорӣ ва сарпаратӣ намудааст".[12,10].

Ҳамин ҷиз ҷолиби дикқат аст, ки дар ин давра оид ба масъалаҳои демократикунioniи забони тоҷикӣ ва алфавити нав мубоҳи-саҳои ҳалқӣ сурат мегирифтанд. С. Айнӣ доир ба масъалаҳои мушкилоти забонӣ ва таҳияи китобҳои нави дарсӣ як силсила мақолаҳо таълиф менамояд. Андешаи асосии устод Айнӣ аз ҳамин иборат буд, ки нисбат ба забони тоҷикӣ муносибат эҳтиёткорона зоҳир намуда, асолати он нигоҳ дошта шавад ва аз забони зиндаи ҳалқ қалимаю ибораҳои мувоғиқ интиҳоб гардида, бо ҳамин роҳ забони адабӣ ғанӣ гардонида шавад.

Ҳолидо Айнӣ ёдовар мешавад, ки соли 1938 дар ш. Душанбе доир ба масъалаҳои "соҳтор"-и забони тоҷикӣ машваратҳо доир мегардидаанд ва дар яке аз ҷунин ҷамъома-



дҳо оид ба истифодаи пасоянди "ро" дар забони тоҷикӣ мубоҳисаи тезутунде ба амал омад. С.Айнӣ қатъиян бар зидди калимаҳои дағал ва гӯшҳароши забони адабии тоҷик баромад намуда, бар зидди ихтисор намудани пасоянди "ро" аз забони тоҷикӣ эътиroz баён намуд. Лоиҳаи фармон аз хусуси забони адабии тоҷик аллакай омода гардида буд. С.Айнӣ доир ба ҳамон банди лоиҳа, ки дар он аз хусуси ихтисор кардани пасоянди "ро" аз забони тоҷикӣ сухан мерафт, норозигӣ изҳор намуда, инкор намудани онро талаб намуд. [10. 79-80].

И. С. Брагинский-яке аз иштирокчиёни фаъоли ин гуна машваратҳо чунин навиштааст: "С. Айнӣ аз хусуси он ки пас аз ҷанде лоиҳаи фармон ба фармон табдил меёбад, оғаҳӣ ёфта, маҳсус аз Самарқанд ба Сталинобод омад, то ки тозагии забон ҳалалдор Nagarداد ва "олудагии забон" пешгирӣ карда шавад ... Пас аз ду-се соати ташриф оварданаш ў ба воситай рафиқон маро фавран ба меҳмонхона ба наздаш даъват намуд. Баробари ба наздаш ҳозир шуданам ба ман нигоҳи норозиёнае намуда, ба сухан оғоз намуд: - Оё шумо медонед, ки пасоянди "ро" дар забон гӯё назарногир буда, ҳамагӣ аз ду ҳарф иборат аст, vale ин ҷо аз хусуси ифоданокӣ ва вазифаи забони адабӣ сухан меравад. Шумо бо ҳамин роҳ калимаю ибораҳои кӯчагиро ба забон ворид мекунед. Забони адабӣ ва забони зиндаи ҳалқро бо ин роҳ инкишоф додан мумкин нест. Ман ва ҳаммаслақони дигари ман то чӣ андоза муҳим будани эродҳои устод Айниро зуд сарфаҳм нарафтем. Ў нисбат ба забон ғамҳории беандоза дошт ва барои нигоҳ доштани асолати забони модарӣ муборизаҳо мебурд". [11.299-300].

Ҳанӯз дар замони зиндағиаш ба эҷодиёти Садриддин Айнӣ шахсиятҳои барҷаста - Л.Леонов, Ю.Фучик, Ч. Айтматов, К. Федин ва ҷандин шоирону нависандагони адабиёти ҷаҳонӣ баҳои баланд додаанд.

Саҳми Садриддин Айнӣ дар ҷодай адабиёт ва фарҳанги ҷаҳонӣ дар форуми умуниҷаҳонии нависандагони Осиё ва Африқо, ки соли 1962 дар Кохира (Каир) баргузор гардид, маҳсусан зикр гардида, дар қатори

ҷор нафар нависандагону мутафаккирони Шарқ, ки классикони адабиёти мусоир шинохта шудаанд, номи Садриддин Айнӣ низ сабт гардид. Мувофиқи декларатсияи ин конференсия номи устод Айнӣ бо адабони забардасти машриқзамин Робиндрнат Тажкур, Лу Син ва Тахо Ҳусейн дар як радиф гузошта шуд.

Шоири ҳалқии Тоҷикистон Мирзо Турсунзода дар мақолаи худ "Айни мо" чунин менависад: "На ҳама вақт чунин мұяссар мегардад, ки зиндағии як инсон бо ҳаёти ҳалқ тавъам бошад. Ҳаёти Садриддин Айнӣ маҳз чунин сурат гирифт. Тамоми зиндағии ў бо ҳаёти ҳалқ алоқаманд буд, аз рӯзҳои пуразияти гузашта то лаҳзаҳои фараҳбахши имрӯза" [9, 33-34]

Қобили зикр аст, ки Садриддин Айнӣ барои хизматҳои шоёнаш бо унвони Корманди шоистаи илми РСС Тоҷикистон (1940) қадр карда шудааст, соли 1948 ў ба унвони илмии доктори илмҳои филологӣ сарфароз гардид. С.Айнӣ аввалин президенти Академияи илмҳои РСС Тоҷикистон (1951) интихоб шудааст.

Ин фарзанди фарзонаи миллат барои хизматҳои шоёнаш бо пешниҳоди Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мухтрам Эмомалӣ Раҳмон бо унвони "Қаҳрамони Тоҷикистон" қадрдонӣ карда шуд.

**Хулоса.** Ақидаҳои педагогӣ ба ташаккули ҷаҳонбинии инсон таъсири зиёд месрасонад. Таҳлили мухтасари асарҳои устод Айниро ба анҷом расонида, ба ҳулосае омадан мумкин аст, ки тарғиби чунин хислатҳои олии инсонӣ ба монанди фидокорӣ, ватандӯстӣ, донишомӯзӣ, мардонагӣ дар тарбияи насли ҷавон нақши муҳим дорад. Барои насли имрӯза осори мутафаккирони мо, ки ба ҳазинаи адабиёти ҷаҳонӣ дохил шудаанд, сазовори омӯзиш ва мояи ифтиҳор аст. Асарҳои бешумори устод Айнӣ, ки ба тарбияи насли ҷавон равона гардида, саршор аз муҳаббат ба ватан, аҳлоқи олии инсонӣ мебошанд, барои тарбияи наслҳои имрӯзу фардо ва маънавиёти баланди онҳо мусоидат менамоянд.

**АДАБИЁТ**

1. Айни Садриддин. Повести. Публицистика, - М., Советский писатель, 1978.
- 2.Брагинский И. Жизнь и творчество Садриддина Айни.- М. Гослитиздат. 1959.-189 с.
- 3.Брагинский И.С. Реализми Садриддина Айни /Реализм Садриддина Айни/ В кн.: Адабиёт советии тоҷик (Советская таджикская литература)-Сталинабад.Нашр.Давл.Точ.,1950 с.120-168).
- 4.Джонон Бобокалонова/Таджикская детская литература, -Душанбе, Изд.-во "Маориф",1982.
- 5.Книга жизни Садриддина Айни. Изд-во "Ирфон", 1978./ стр. 26.
- 6.Михайловская Н.Г. Путь к русскому слову. - М.: "Наука". 1986 (Серия "Литературоведение и языкоzнание")
- 7.Ниёзов А.Н. Педагогическое наследие Садриддина Айни о воспитании подрастающего поколения. Автореф. дис. на соискание ученой степени канд. пед. наук Курган-Тюбе - 2012.
8. Пономарёва З.В.,Черных З.А. Таджикская литература - М.1961, С.76-80.
- 9.Турсун-заде М. Наш Айни. Мирзо Турсунзаде "Наш Айни", Таджикская советская литература (Сборник статей), Таджикгосиздат. 1954, стр.33-52.
- 10.Холида Айни. Жизнь Садриддина Айни (краткий хронологический очерк). - Душанбе: "Дониш", 1982.- 120 с.
- 11.Чашнномаи Айнӣ. ҷузъи 1У, Душанбе.- 1971. - С.299-300.
12. Шукуров М. Равшангари бузург. - Душанбе: "Адиб", 2006, 340 сах.



## ЧАШНВОРА



### **Анна Мұхаммадиевна мұхтарам,**

Раёсат ва Кумитай иттифоқи касабай кормандони Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино ҷашни фарҳунда ва табарруки 80-солагиатонро ба Шумо самимона муборакбод мегӯянд.

Шумо бъяди хатми Донишкадаи тиббӣ (1962) ҳаёти худро ба яке аз соҳаҳои муҳими илми тиб -биохимия бахшида, тӯли фаъолияти беш аз панҷоҳсола дар ин сamt ба дастовардҳои намоёни илмӣ муваффақ гаштед. Соли 1964 ба шуъбаи аспирантураи назди донишкада доҳил шуда онро бомуваффақият хатм намудед ва аз соли 1967 ҳамчун ассистенти кафедра, аз соли 1979 дотсент, аз соли 2000-ум ҳамчун профессор ва солҳои 1987-2015 ба ҳайси мудири кафедраи биохимия бомуваффақият фаъолият кардаед. Шумо ҳамчун яке аз мутахассисони шинохтаи соҳаи биохимияи тиббӣ солҳои тӯлонӣ дар Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳури Тоҷикистон ба сифати сармухассис-биохимик фаъолият намудаед.

Айни замон дар вазифаҳои раиси комиссияи методӣ оиди фанҳои тиббии назариявӣ, узви комиссияи эксперти-проблемавӣ, узви шӯрои занони донишгоҳ, узви Ассоциацияи "Олимаҳои Тоҷикистон" дар сamt илмҳои гуманитарӣ ва табиатшиносӣ фаъолияти ҷамъиятиатон хеле пурсамар ба назар мерасад.

Тавассути талошу қӯшишҳои пайгиранатон тавонистед, ки корҳои таълимиро бо корҳои илмӣ-тадқиқотӣ пайваста, соли 1969 дар мавзӯи "Механизми муҳофизатии витамини Е ҳангоми осебёбӣ аз таъсири пайвастагии ҷорхлордоштаи карбон" рисолаи номзадӣ ва соли 1999 дар мавзӯи "Механизми биохимиявии самараноки ?-токоферол ҳамчун маводи муқобили стрессӣ" рисолаи доктории худро дифӯ намоед.

Ҳамчун олим сермаҳсул А.М. Сабурова -Шумо муаллифи китоби дарсии "Биохимия" буда, бештар аз 300 таълифоти илмӣ, 52 дастури таълимиу методӣ ба ҷоп расонда, ҳамзамон муаллифи якчанд ихтирооту пешниҳоди навоварона мебошед. Таҳти роҳбарии Шумо ҷорӣ нафар рисолаи номзадиро ҳимоя намудааст.

Хизматҳои шоёни Шумо устоди азиз бо мукофотҳои давлатии "Аълоҷии вазорати тандурустӣ СССР", медали "Барои қрмёбихо", медали "Хизмати шоиста" ва ҷандин ифтихорномаву сипосномаҳо қадр карда шудааст.

### **Анна Мұхаммадиевна гиромӣ,**

Дар ин рӯзи фарҳунда, Шуморо бо ҷашни сайд самимона муборакбод намуда, бароятон осмони беғубор, тандурустиву ҳушбахтиро орзу дорем.

---

**Раёсат, Кумитай иттифоқи касабай  
кормандон, ҳайати таҳририяни  
мачаллаи "Авчи Зухал"**



## ҚОИДАҲОИ ҶАБУЛИ МАҶОЛАҲО

**Муаллиф бояд ҳангоми ба идораи мачаллаи "Авчи Зухал"  
фиристодани маҷола ҚОИДАҲОИ зеринро риоя қунад:**

1. Маҷола бояд дар компьютер бо истифода аз барномаи VS Word 6,0-7,0 ҳуруфи андозааш 12 Times New Roman Tj бо фосилаи 1,5 ҳуруфчинӣ ва дар ду нусха дар як тарафи варақ чоп карда, бо ҳамроҳии шакли ҳатмии электронии маҷола пешниҳод гардад.

2. Маҷолаҳои оригиналие, ки ба мушохидаҳои ҷудогонаи таҷрибаҳои амалий баҳшида шудаанд, бояд аз 5-8 саҳифа зиёд набошанд, мавҷуд будани тақриз ҳатмист.

3. Маҷолаҳои хулосавӣ бояд муфассал, фаҳмо ва мушаҳҳас бошанд. Маълумотномаи адабиёт бояд маълумотҳои танҳо ба ҳамин маҷолаи баррасишаванд мартубтуро дар бар гирад. Ҳаҷми маҷола бояд аз 12 саҳифа зиёд набошад. Иқтибосҳои библиографӣ на бештар аз 50 номгӯ бошанд, дар матн рақамҳо дар қавсайни квадратӣ оварда мешаванд.

4. Дар аввали маҷола унвони он, ному насаби муаллиф, номи ҳуқуқии муассиса оварда шавад. Агар шумораи муаллифон аз 5 нафар зиёд бошад, саҳми ҳар як муаллифро дар таълифи ин маҷола додан зарур аст.

5. Маҷола бояд бобҳои зеринро дошта бошад: реферат (резюме), калимаҳои калидӣ, муҳимиат (дар ҳаҷми на бештар аз 1саҳифа), мақсад, мавод ва усули таҳқиқ, натиҷаҳо ва баррасии онҳо, хулоса, номгӯйи адабиёт, суроға барои мукотибот. Реферат (резюме) бояд мазмуни маҷоларо дар шакли фишурда ифода кунад. Дар асоси реферат калимаҳои калидӣ бояд нишон дода шаванд.

6. Ҳамаи формулаҳо бояд ба таври ҷиддӣ санҷида шуда ва дуруст бошанд. Агар маълумотҳои бо рақам ифодакардашуда зиёд бошанд, онҳоро дар шакли ҷадвал ворид кардан зарур аст. Ҷадвалҳо бояд мӯъҷаз, ифодаҳо возеху равшан ва бе ихтисора бошанд.

7. Иллюстратсия (ороиш) -ҳо бояд дақиқу возех ва мушаҳҳас бошанд, овардани шарҳ ва ифодаҳои тартибиӣ (бо ҳарф ё рақам) ва навиштаҷоти зери расмҳо ҳатмист.

8. Номгӯйи адабиёт дар маҷолаҳои оригиналӣ бояд аз 20 адад бештар набошад, рақамгузории сарчашмаи адабиёт мувоғики тартиби дар матн иқтибосшудани онҳо оварда шавад. Масъулияти дуруст будани маълумот танҳо ба уҳдаи муаллиф voguzormeshavad.

9. Суроғай мукотибот маълумотҳои зеринро дар бар мегирад: ҷойи кор ва вазифаи муаллиф, суроға, телефонҳо барои тамос, почтаи электронӣ.

10. Маҷола бояд аз тарафи роҳбари муассиса ё мудири кафедра тасдиқ карда шуда бошад.

11. Талаботи имлои забони тоҷикӣ ба таври қатъӣ риоя карда шавад.

12. Маҷолаҳои қаблан дар нашрияҳои дигар чопшуда қабул карда намешаванд.

13. Идораи мачалла ҳуқуқи тақриз ва таҳрири маҷолародорад.

**Маҷоларо ба суроғай зерин фиристонед: 734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон,  
ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ-139, ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино,**

**Идораи мачаллаи "Авчи Зухал"**

---

**Дар матбааи ДДТТ номи Абӯалӣ ибни Сино ба табъ расид.**

**Суроғ: ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ -139**

*Ба матбаа 26.04.2019 супорида шуд. Ба чоташ 29.04.2019 имзо шуд.*

*Чопи оғсем. Қоғози оғсем. Андозаи 30x42 ¼, 52 ҷузъи чопӣ*

*Супории №105. Адади нашр 100 нусха.*